

М. Шунуров

Забони мо-
- ҳастии
мост

St. John
Mao

МУХАММАДЧОН ШУКУРОВ

ЗАБОНИ МО ҲАСТИИ МОСТ

«МАОРИФ»
ДУШАНБЕ,
1991

Анъондз
о сюжетах
тактических

Чубор
ББК 81.2 Точик

Шукуров Мухаммадчон.

Ш 95 Забони мо ҳастии мост.— Душанбе: Маори
232 саҳ.

ISBN 5—670—00400—0

Дар ин маҷмӯа мақолаҳои донишманди м
мо узви пайвастаи Фарҳангистони улуми То
Муҳаммадчон Шукуров гирд оварда шуданд,
ҳо мавзӯъҳои гуногуни тозагии забон ва мадаҳ
хан, фарҳанги мардумамонро дар бар мегираҳ
худшиносию худогоҳӣ, ки имрӯз бас муҳим ас
меомузад.

Китоб ба донишҷӯёни факултаҳои забон
биёт, инчунин доираи васеи хонандагон, ба ҳа
ҷое, ки забон ва фарҳангамонро гиромӣ медорад
бинӣ шудааст.

Ш 4309000000—520
504(12)—91 97—91

ББК 81

ISBN 5—670—00400—0

(С) Шукуров

Муҳаммаджон Шукуров

ЯЗЫК НАШ — БЫТИЕ НАШЕ

(на тадж. (форси) языке)

Мудири редакция *Ҳ. Имодӣ*
Муҳаррир *Үктами Холиқназар*
Муҳаррири ороиш *Г. Шукуров*
Муҳаррири техникӣ *Т. Любщкая*
Мусаҳҳех *Ҳасанова М.*

ВА № 1812

Ба чопаш 15, 10, 91 имзо шуд. Формати 60×90^{1/16}. Коғази № 2. Г
турааш адабӣ. Чоли барҷаста. Ҷузъи чопии шартӣ 14,5. Ҷузъи наи
ҳисобӣ 8,96. Адади нашр 12000. Супориши № 336. Нарҳаш 4 сӯм.
Нашриёти «Маориф»-и Комитети давлатии РСС Тоҷикистон оид ба
Ҷуот. 734063. Душанбе, кӯчаи Айнӣ, 126.

В. І. ЛІЧОВІА
ДУШАНБІЙСКОГО
РІССІДІНІСТИТУТА
ім. Т. Г. Шевченко
УЧФ

УНСУРИ АСОСИИ МАДАНИЯТУ МАЪРИФАТ

(Ба ҷои сарсухан)

Инсон бояд аз худ бехабар намонад. Чамъият бояд ҳамеша аз ҳоли худ огоҳ бошад. Худшиносӣ аз шартҳои асосии зиндагии одамвор аст: агар одам барин зиндагӣ кардан ҳоҳем, бояд лаҳзае аз худҷуиву худрасӣ намонем, бояд ҳамеша худоҳиро такмил дишем.

Ин гап чӣ маъний дорад? Ба таври оддӣ гӯем, маъни ин гап ҳамин аст, ки инсон агар аз гирду атрофи худ, аз дунъё огоҳ набошад, дар зиндагӣ коре аз дасташ наҳоҳад омад. Доноста поӣ мондан лозим аст, то ки дар роҳи зиндагӣ қадам задан натиҷа дошта бошад. Як ҷузъи ҳамин доностакорӣ шинохтани худ аст. Инсон бояд мизоҷи худро донад, ки гарм аст ё хунук, яъне аз ҳӯрданиҳо ҷиҳо ба ў мефорад ва ҷиҳо намефорад. Ҳар касе ҳатман бояд огоҳ бошад, ки чӣ коре аз дасташ меояд ва чӣ кореро анҷом дода наметавонад, ба он кор бояд ҳаргиз даст назанад. Агар ба коре часпад, ки иҷрои он аз дасташ намеояд, шак нест, ки он корро вайрон мекунад, аввало худаш зарар мебинад ё шарманда мешавад. Доностакорӣ лаёқату қобилияти худ, феълу ҳӯй ва сифатҳои мусбату ғанфии худ, дар ниҳояти кор доностани моҳияти инсонии худ арур аст. Ин ҳама шинохти худ ҳоҳад буд. Мақсад аз шинохти худ ҳамоно интиҳоби роҳи дурусте дар зиндагист: масалан, гар кас ҳислатҳои неку бади худро донад, имкон меёбад, ки ҳислатҳои некро пайваста такмил дишад, ҳислатҳои бади худ ё нест кунад ё дар лаҳзахои зарурӣ амали онҳоро маҳдуд ёмояд.

Бечиз нест, ки К. Маркс дониш ва доностакориро аз настин заруроти зиндагӣ медонист ва гуфта буд, ки «худшинон-якумин шарти хирадмандист».

Мутаассифона, ҷомеаи мо то ин вақт бисёр шартҳои хирадмандиро ба назар нагирифта, гӯё бо ҷашми пушкида амал мерд. Дар муҳимтарин лаҳзахо на ба ҳоли худ ҷашм кушон, на ба ҳоли олами атроф. Гаҳ ҳар кор кардем, ё бо ниябад ва ё надониста кардем. «Кӯр асояшро як бор гум меҷад», валие мо кӯре будем, ки ҳар лаҳза як асо гум мекунад. Нун вақти он аст, ки ҳоки бозсозиро тутиёй ҷашм кунем, ба ин худ ва дигарон ба ҷашми ибрат нигарем, илоҷи воеаъм.

Аввало бояд донем, ки мо чӣ аҳвол дорем, дар чӣ вазъе ҳас-

6
тем, ба чй дардҳо гирифторем ва илочи ин дардҳо аз кучо бояд чуст. Холо замони худчӯиву худшиносии шахс ва чомеа фаро расидааст. Ҳар дарача ки дар худчӯиву худрасӣ бештар комгор ҳоҳем омад, ҳар қадр ки мундариҷаи худшиносии мо ба ҳақиқати воқеӣ наздиқтар ҳоҳад буд, комъёбӣ бештар насиби мо ҳоҳад гардид.

Аз ҳамин чост, ки бозсозӣ аз танқиди саҳт сар шуд. Холо начоти мо аз қувваи биниши танқидии таҳлилӣ, аз қувваи ҷамъбости амиқи илмӣ ва қушодагӯй ҳоҳад омад. Лозим аст, ки таҳлили танқидиро то рафт вусъат дода ва амиқ бурда, ҳулосаҳои қалонтири илмӣ барорем, ин ҳулосаҳоро асоси ҳатти ҳаракати ҳуд қарор дихем. Таҳқиқу тадқиқи амиқрав бояд ҳама соҳаҳои ҳаётро фаро гирад ва баробар пеш барад. Аз ҷумла забони адабӣ ва маданияти сухан яке аз муҳимтарин соҳаҳои ҳаёти маънавист, ки таҳқиқи ҳамешагӣ ва ҷорабинӣҳои доимӣ ҳоҳон аст.

Лозим аст, ки шахс ва чомеа дар риштai забон ва маданияти сухан ҳамеша аз пай ҳудҷӯй ва ҳудтакмилӣ бошанд. Шахс ва тамоми ҷамъият доимо бояд донад, ки дар забони адабӣ ва маданияти сухани вай чй ҳодисаҳо рӯй дода истодаанд, аҳвол чист, тамоюли инкишоф ба қадом тараф аст. Ҳазар аз ғафлат, қӯшише барои оғоҳӣ оғози шоҳроҳи комъёбист.

Лекин мумкин аст, ки вазъиятро ҳар қас ба таври ҳуд фахмад ва моҳияти онро ба фаҳми ҳуд шарҳ дихад. Аз ин рӯ зарур аст, ки равшанфирон, онҳое, ки салоҳият доранд, фикри ҳудро баён қунанд, ҳар қас моро аз назари ҳуд оғоҳ созад. Дар асоси ин мубодилаи афкор муайян кардан моҳияти аслии вазъият мұяссар ҳоҳад гардид.

Ба ин мақсад камина ҳостам, ки баъзе андешаҳоеро, ки дар бораи вазъи забони адабии ҳозираи тоҷикий ва маданияти сухани мо аз дастовардҳои бозсозӣ ва ошкорогӯй ба ҳосил омадааст, ба дикқати алоқамандон арз намоям. Дар натиҷа мақолае ба номи «Забони мо ҳастии мост» қалами шуд. Ин мақола монанди дигар навиштаҳои пештараи камина шояд бинсёр фикрҳои баҳсталаб дошта бошад. Онро бо ҳама сараву сакате, ки дорад, ба ҳукми ҳонандагон пешкаш кардан раво дониста шуд. Шояд аз баъзе ҷиҳатҳо судманд ояд.

Гайр аз ин, андешае пайдо шуд, ки ба ин маҷмуа дохил гардидани мақолаҳо, ки камина оид ба мақоми давлатии забони тоҷикий навишта будам, шояд аз фоида ҳоли набошад. Ин мақолаҳо барои дарк шудани зарурати мақоми давлатии забони тоҷикий навишта шуда буданд ва он чй дар бораи вазъи ҳозираи забони адабӣ дар ин мақолаҳо гуфта омадааст, аз тарафи баъзе аз равшанфирони пешқадам ҳамраъӣ дидা буд (ва аз ин сабаб онҳо ба ҷанде аз ин мақолаҳо ба тарзи дастҷамъӣ имзо гузашта буданд), аз тарафи ҳавоҳоҳони забони модарӣ маъқул дониста шуда буд. Аз эҳтимол дур нест, ки ин мақолаҳо барои амалий шудани Қонуни забони РСС Тоҷи-

қистон ёрӣ расонанд. Ба ин андеша дар ин китоб, ки ҳоло дар даст доред, дубора чоп шудани онҳо лозим дониста шуд. Хусусан, ки яке аз онҳо — «Забони миллӣ ғамхории маҳсус ҳоҳон аст» ба унвони «Ҳар кас ба забони ҳештан дармонад» ба забони рӯйӣ дар Москав ду бор — аввал дар «Литературная газета» — 15. 12. 1989 ва баъд дар маҷмуаи «Говоря откровенно» соли 1989 нашр гардидааст. Пас ба тоҷикӣ ҳам тақроран ба дастраси мардум қарор гирифтани ҷунин мақолаҳо матлуб аст.

Як қисми ин маҷмуаро мақолаҳо ташкил кардаанд, ки солҳои гуногун ба ҳар муносибат таълиф ёфтаанд. Аксари онҳо ба мавзӯъҳои амалии маданияти сухан бахшида шудаанд. Онҳо ба равияе, ки дар китоби муаллиф «Ҳар сухан ҷоеву ҳар нукта мақоме дорад» пайравӣ шуда буд, ба вучуд омадаанд. Мақсад аз онҳо ёрмандие барои аз вайрониҳо тоза кардани забони адабӣ, кувват додани муборизаи роҳи тозагии забон аст.

Мубориза дар роҳи тозагии забон ҳоло пас аз қабул шудани Конуни забон аҳамияти маҳсус пайдо кардааст. Конуни забони РСС Тоҷикистон (бо вучуди бисёр нуқсонҳояш) бояд марҳилаи мухимме дар инкишофи маданияту маънавияти мардуми тоҷик оғоз намояд. Ба фикрам, ҳак ба ҷониби Рустам Ваҳҳобов аст, ки гуфта буд: «Дар маданияти тоҷикон оид ба забон давраи нав сар шуда истодааст. Ҳосияти ин давра ҳамин аст, ки унсури асосии маданияту маърифат худи забони модарӣ қарор мегирад». (Р. Ваҳҳобов. «Нагуяд парӣ ҷуз ба лафзи дарӣ». «Адабиёт ва санъат», 31 августи 1989, №35, саҳ. 4). Унсури асосии маданияту маърифат қарор ёфтани забони модарӣ ҳодисаи бузурге ҳоҳад буд, ки барои дар як маънавияти олий ифода ёфтани ҳама ҳастии иҷтимоиву таърихии ҳалқ замина мӯҳайё ҳоҳад кард. То ҳол инкишофи маданияти ҳалқ чандон ба забони модарӣ такъя намекард, забони модарӣ бунъёдгоҳи асосии инкишоф набуд, дар инкишоф кам иштирок дошт. Лозим аст, ки инкишоф асоси маънави дошта бошад, маънавият бунъёди тараққии иҷтимоии иқтисодӣ, сиёси, мадани, илмиву техникиро ташкил намояд. Он гоҳ тараққёти ҳақиқии табиий ва пурсамаре ҳоҳад буд, ба гуманизми олий асос ҳоҳад ёфт. Ба ҳол он ки бунъёди ҳастии маънавии инсон забони модарист. Забони модарӣ, он чӣ бо ширӣ модар омадааст, табиияти аслии инсонро таъмин мекунад. Илму фарҳанг ва маънавияти асли он аст, ки аз ҳамин ҷашмаи табиияту асолат парвариш ёфта бошад. Бегумон, нисбат ба оби ҳушгувори дигар ҷашмаҳо беъзтиноӣ набояд кард, аз ҳар тушае ғизоӣ рӯҳ бояд ёфт, вале ба ҳар ҳол аввало аз ҷашмаи асолати ҳуд шодоби бояд чуст.

Ин аст, ки ширӣ модарро пок доштан лозим аст ва забони модарӣ бояд аз ғилу ғаш тоза бошад. Ҳоло экологияи фарҳанг, экологияи рӯҳ ва ҳастии маънавии инсон дар рӯзномаи ҷомеа аз масъалаҳои дараҷаи якум аст. Конуни забон дар роҳи

ҳалли ин масъала як қисми асосии борро бар дүш дорад. Агар он қонун чиддан амалй шавад, забони миллиро ба чунин маснади чамъияти, ки сазовори он аст, хоҳад нишонид. Аз ҳастии маънавии худ умед дошта бошем, бояд коре кунем, ки забони модарӣ баробари шири модар рӯҳи мороғизо диҳад.

Забони модарӣ пояи асосии бинои фарҳанг ва маърифату ҷаҳонфаҳмист. Ин поя бояд ҳамеша устувор ва зебову назаррабо бошад.

ДУ СИЛСИЛАЦУНБОНИ МАДАНИЯТИ ТОЦИКОН

1

Ҳар гоҳ ки ба сари Осиёи Миёна ва Афғонистону Эрон фалокате омад, мардони равшандили ин сарзаминҳо ба Ҳиндустон паноҳ мебурданд. Ҳусусан дар замони истилои ваҳшатзои муғулон (асри XIII), ҳангоми ба сари Осиёи Миёна чун мӯру маалаҳ ректани анбӯҳи туркони ўзбак (асри XVI), ҷангҳои хонумонсӯзи аҳди Аштархониён (асри XVII) ва ғайра аҷодди мо ҳазорон ҳазор ба Ҳиндустон гурехтаанд. Асосан мардумони шаҳр — ҳунармандону қосибон, шоирону олимон, санъаткорон, табион ва монанди инҳо рӯ ба фирор меоварданд. Онҳо аз молу манол бо ҳуд бештар китоб мебурданд, аз ҳама пеш китобро — маҳсули ақлу ҳиради гузаштагону ҳамзамонони худро аз дастбурди замон, аз оташи ҷангу ҷуши ваҳшиёна начот додан меҳостанд.

Ҳиндустон — ин кишвари афсонамонанди сулҳҷӯёни ҳикматпарвару ғарифнавоз он ҳама гурезагони фалокатзадаву ваҳшатидаро ҳуш қабул намуда, бо меҳрубонӣ паноҳ медод ва ба қадри имкон бо қути лоямуте таъмин мекард. Агарчи Ҳиндустон оғӯши гарму нарме дошт, ин бечорагони паноҳҷӯй дар мулки ғарibӣ ба ҳазор азоб рӯз ба сар мебурданд. Аз ин чоست, ки гуфтаанд:

Рӯ ба Ҳинд овардани соҳибдилон аз баҳри чист,
Рӯзгор оинаро мӯҳточи қокистар кунад.

Оре, оинай покбини соҳибдилон ва фарзандони онҳо дар ҳоли дурафтодагӣ аз ватан гоҳ занги қудурат гирифта, ба аҷаб ҳокистарҳое мӯҳтоҷ мешуд. Онҳо машаққат мекашианд, ҳорӣ медианд, ба ҳолатҳои ногувори маънавию психологӣ дӯчор меомаданд.

Инсон дар ғарibӣ очизу нотавон аст ва дар ҳар қадам азияти рӯҳӣ мекашад. Аз ҷумла одатан ба назари ғарифони беватан чунон менамояд, ки забони онҳо дар пеши рангомезҳои ҳушчилои забони зиндаи маҳаллӣ заиф аст. Ҳусусан агар он забони маҳаллӣ монанди баъзе забонҳои Ҳинд ғаномандихо дошта бошад, эҳсоси камрангиву камтавонии забони ҳуд бештар қувват меёбад. Ин ҳолат кам-кам ба он ғарифони порсигӯи мо ҳам рух намудан гирифт. Муҳити бегоназабонҳо дар байнӣ муҳочирони мо пояҳои забони модариро андак-

андак сустй меовард. Файр аз ин, ба он муҳочирон боз як холати дигар рўй дод.

Дар ҳар шаҳри Ҳинд форсизабонҳои вилоятҳои гуногун зиндагӣ мекарданд, ки гурӯҳе аз Бухору Самарқанд ва Балх омада буданд, гурӯҳе аз Ҳироту Нишопур, гурӯҳе аз Шерозу Исфаҳон ё Табрез ва ҳоказо. Ҳар кадоми онҳо ба лаҳҷаи зодгоҳи худ гап мезаданд. Азбаски ба расми ҳатти арабиасоси форсӣ садонокҳои кӯтоҳ навишта намешаванд ва чигунагии талафузи садонокҳои дароз ҳам чандон маълум нест, аксари фарқҳои лаҳҷаву шеваҳои мухталиф номаълум мемонд. Ҳатту алифбо фарқи лаҳҷаи вилоятҳои гуногуно гӯё аз байн бурда, ҳамаро ба якдигар наздик меовард ва муттаҳид мекард. Аммо ҳангоме ки намояндағони лаҳҷаҳои мухталиф дар Ҳинд як ҷо ҷамъ шуданд, фарқи шеваҳо маълум шудан гирифт. Мардум диданд, ки як қалимаро намояндаи ҳар лаҳҷа ба тарзи дигаре талафуз мекунад: яке қадом мегӯяд, дигаре — қудом, яке — пушаймон, дигаре — пашаймон, яке — нукта, дигаре — нокте, яке — ҳона, дигаре — ҳуне ва ҳоказо. Онҳо ба ҳайрату тааҷҷуб бовар ҳосил менамуданд, ки дар гуфтори аҳли ҳар вилоят таъбирҳои урфият, маҷозу истиораву ташбехҳои ҳалқӣ, соҳтори ҳазлу мutoиба аз ҳам фарқ дорад. Шеваи гуфтори аҳли ҳар вилоят ба назари мардуми вилояти дигар гоҳ хеле ҳунук ё ҳандавар менамуд. Дар натиҷа баъзеҳо ба тарзи гуфтори ҳамдигар мекандидагӣ ва якдигарро масхара мекардагӣ шуданд. Ҳар кас шеваи ҳудро беҳтар мешумурд ва муайян кардан душвор буд, ки ҳақ ба ҷониби қадом аст.

Мусофирату ғарибӣ форсигӯёро ба ҳам наздик ва муттаҳид кунад ҳам, фарқи шева миёни онҳо чудоӣ меандоҳт.

Аз байни муҳочирон, аз наслҳои баъдинаи онҳо қасоне пайдо шуданд, ки барои устувор кардани иттиҳоду ягонагии форсигӯёни Ҳинд ҳиммат гумоштанд. Аз ҷумла баъзеҳо дар роҳи ниғаҳдошти асолати сухани форсӣ мубориза карданд.

Асолати сухан ва меъёрҳои асливи асили он ҳар ҷи бештар падидор ояд, ба назари мардумони гуногуналаҳҷа намудор бошад ва дар ҷомеа пойдорӣ пайдо кунад, иттиҳоди ҳалқ афзунтар ҳоҳад гардид, ягонагии вай мустаҳкамтар ҳоҳад шуд. Асалият, ҳусну зебоӣ ва ростиву дурустӣ бо кувваи кашиши ҳуд мардумонро ба ҳам наздик меорад, тавони дилу рӯҳи онҳоро афзоиш медиҳад. Баръакс, носуфтагиву соҳтакорӣ ва сиришту сирати бад ба дилҳо кароҳат меоварад, рӯҳро мекоҳонад, риштai пайванди мардумро суст мекунад. Лаҳҷаву шева на танҳо бо фарқҳо, балки бо нотарошидагиҳои худ ҳам гоҳ миёни одамон тухми бегонагӣ мекорад, аммо забони адабии сайқалдида бо шевоӣ, суфтагӣ, ягонагиву умумияти нормаҳо ҳамназдикиро зиёд мекунад.

Ин аст, ки донишмандони форсигӯи Ҳинд саргаху оғозгоҳҳои асолати сухан ва шаклу тарзҳои аслии онро ҷустанд. Чунонки, **Муҳаммад Ғиёсiddин**, ки аз ҷумлаи бузургворони илми

забон буд, дар «Фиёсул-лугот» гоҳ шаклҳои гуногуни як калимаро ҳамаҷониба тафтишу тадқик карда, хеле ҷаҳду ҷадал ба ҳарҷ додааст, ки шакли асливу талаффузи дуруст, маъноҳои гуногун ва ҷигунагии корбурди онро муайян қунад, барои рафъи шакку шубҳаҳо ва ҳалли масъалаҳое, ки дар байни аҳли вилоятҳои гуногун ё мардумони мухталифсавия боиси мунозирау муноқиша мегардиданд, ёрии амалий расонад. Барои бартараф кардани пиндори нодурусти баъзеҳо, барои ҳалли баҳсу мунозираҳо махсусан ба таҳқиқи чиддии илмӣ пардохтани муалкифро аз баъзе моддаҳои «Фиёс-ул-лугот» пай бурдан мумкин аст.

Дар омади гап бояд гуем, ки соҳиби «Фиёс-ул-лугот» монанди баъзе муҳаққиқони дигар гоҳ талаффузи гуногуни лаҳчавии як калима ё ки дар ҳар ноҳия ба қадом маъний ба кор рафтани калимаеро муфассалан аз назар гузаронида ва дурустиву нодурустии ин тафовутҳоро ҳақиқат карда, ахир ҳулоса баровардааст, ки шевай аҳли вилоят, яъне шевай мардуми Мовароуннаҳру Ҳурисон дуруст аст. Бо ифтихор бояд таъкид намоем, ки шевай Мовароуннаҳр — Бухору Самарқандро дар бисёр мавриҷҳо намуна ва сазовори ибрат донистаанд.

Бисёре аз олимони замони мо бар инанд, ки маҳз дар Ҳинд ба вучуд омадани аксарияти луғатномаҳои форсӣ бесабаб нест. Он ҷо барои ин гуна тадқиқот Ҷаҳтиёҷоти махсусе дар миён буд ва донишмандон ба ин Ҷаҳтиёҷ ҷавоб мегуфтанд. Дар Ҳинд суст шудани поъҳои забони форсиро пешгирий кардан лозим буд ва олимони забоншинос ба ин хидмат камар бастанд.

Шароити иҷтимиои таъриҳӣ ҳусусан дар ду-се қарни охир ҷунон омад, ки мавқеи забони форсӣ дар Ҳинд ҳар чи бештар ҳалал медиҳид ва онро бо тадқиқоти илмӣ, фарҳангсозӣ ва дигар тадбирҳо мустаҳкам кардан мумкин набуд. Ниҳоят, авлоди муҳоҷирони собиқ ба миллати хиндибу покистонӣ пайвастанд ва забони форсӣ аҳамияти ҷамъияти худро қариб тамоман аз даст дод.

Бо вучуди ин, бояд таъкид қунем, ки он ҳама фаъолияти пурдоманаи олимони забоншинос ва ривоҷу равнақи фарҳангсозӣ дар вақташ барои инкишофи забони форсӣ (ҳатто як андоза метавон гуфт, ки форсии тоҷикӣ) дар Ҳиндустан аҳамияти бузурге дошт.

Маҳсули он тадқиқоти илмӣ, ҳусусан фарҳангҳои форсии Ҳиндустан дар ватани аслии он — Осиёи Миёна ва Афғонистону Эрон низ хизмати басазо адо намудааст. Барои тараккии забони форсии тоҷикӣ то ҷӣ андоза аҳамият пайдо кардани он, аз ҷумла «Фиёс-ул-лугот»-ро аз ин ҳам фаҳмидан мумкин аст, ки дар Бухоро пеш аз инқилоб нодортарин шаҳс дар ҳона ҷизе надошта бошад ҳам, як танбӯру як «Фиёс-ул-лугот» дошт.

форсигүй рўй дода буд, дар замони мо дар Тоҷикистони Шуравӣ пайдо шуд ва ҳанӯз ба назар мерасад. Ҳоло, масалан, дар шаҳри Душанбе тоҷикони виилоятҳои гуногуни Осиёи Миёна гирд омадаанд. Онҳо намояндагони лаҳчаҳои гуногунанд. Ҳар гурӯҳе дар шевайи худ саҳт поғишорӣ дорад ва шевайи дигареро эътироф намекунад. На танҳо дар Душанбе, балки умуман дар Тоҷикистон ҳоло аҳвол чунон аст, ки ҳар кас фақат тарзи гуфтари мардуми ноҳияву вилояти худро дуруст меҳисобаду бас. Масхара доштани лаҳчайи дигарон низ бисёр ба мушоҳид моеяд. Баъзеҳо кӯшиш доранд, ки забони адабиро донанд ва дар навишту гуфтор талаботи онро риоя кунанд, лекин, афсус, ки кам мијассар мешавад. Завқи забон аз комҳо рафтааст. Маданияти сухан ҳеч ба дараҷаи кофӣ баланд на-мешавад, бесаводӣ меафзояд.

Намедонам, ки дар вакташ дар Ҳиндустон кор ба ин дараҷа расида буд ё не, ба ҳар ҳол ғоҳе гумон мекунам, ки мо, тоҷикон, ҳоло дар Ҳиндустонем. Гӯё аз решоҳои худ қанда, аз саргаху сарчашмаҳои забон дур, аз асосҳои маданияту маънавият маҳрумем.

Чаро чунин тасаввур пайдо мешавад? Аз чист, ки маданияти зоҳириву ботинӣ, маънавият ва аҳлоқу одоб, аз ҷумла за-бондониву маънирасӣ имрӯз ин қадр паст меравад? Ҷи шуд, ки тоҷикони мо, ки як вақтҳо суханашон, чунонки ишора кардем, намунаи ибрати дигар форсигӯён буд, имрӯз дар масъалаи забону савод ба ин дараҷа очизу нотавонанд ва дар пеши мардуми Эрону Аффонистон зардӯй мекашанд?

Чун аҳволи тоҷикони имрӯзаро аз назар мегузаронем, ин гуна суолҳо пай ҳам пеш моеянд. Албатта, ба ҳамаи онҳо якбора ҷавоб гуфтани аз доираи имкон берун аст. Ҷавоби онҳо таҳқиқоти илми гуногунчиҳат ва дастҷамъиро меҳоҳад. Ихти-сосмандони соҳаҳои гуногуни илм бояд ба чунин тадқиқот машғул гарданд ва ҳар кас аз рӯи имконоти ихтисоси худ ба ҳалли масъала наздик шавад. Он ғоҳ шояд илоҳи воқеа мијассар гардад.

Шак нест, ки пайдоиши чунин дардҳои саҳти ҳамагир сабабҳои ҷиддии иҷтимоиву сиёсӣ дорад. Мо ҳоло дар бораи баъзе ин сабабҳо изҳори ақида кардан меҳоҳем.

Аксари воқеаҳои бузурги таъриҳӣ, ба ҳусус инқилобҳои иҷтимоӣ одатан дар ҷамъият чун як қувваи азими ҳаробкору эҷодкор амал мекунанд, ҳам месузанду ҳам месозанд. Инқи-лоби Октябрь низ чунин кард. Октябрь олами кӯҳнаи феодализми бадмури Осиёи Миёнаро ба боди фано дод ва ҳалқҳои ин кишварро аз маҳдудияту дарbastagии феодалий начот баҳшида, заминае фароҳам намуд, ки бо рӯхбаландӣ дар майдони таъриҳ ба ҷавлон оянд. Лекин ҳайати инқилобкорон ҳарранг ва гуногунманфиат буд ва онҳое, ки ба сари кор гузаштанд, марому маслаки гуногун, ҳатто зидди якдигар доштанд. Аз ин рӯ, аз аввал чунин равише ҳам пайравӣ гардид, ки про-

цесҳои инқилобӣ ва дигарсозиҳои куллии иҷтимоиро ба роҳи номатлубе доҳил намуд, қувваҳоеро фаъолият бахшид ва шахсонеро болодастӣ дод, ки баъзе масъалаҳои бузургеро, ки таъриҳ дар пешӣ инқилоб гузошта буд, на аз рӯи принципҳои адолати иҷтимоӣ, балки бо худраъӣ, бо худбинии синғӣ ё миллӣ ҳал кардан.

Инқилоб ҳалқҳоро на танҳо бо суръат ба сӯи худогоҳии иҷтимоиву синғӣ бурдан гирифт, балки худшиносии миллии онҳоро низ такон дод ва ба ҷунбиш овард. Аммо дар раҳбарият бартарӣ ёфтани ҳисси синғӣ бар арзиҳои умумиинсонӣ ва миллӣ, ҳусусан сунистифода аз шиорҳои синғии сиёсӣ аксаран ба зарари манфиатҳои ҷонии ҳалқҳо амал мекард. Дар ин маврид тоҷикон аз ҷумлаи ҳалқҳое буданд, ки бештар аз ҳама заرار диданд ва талаф доданд.

Сиёсати расмӣ дар Республикаи Советии Социалистии Туркестон ва Республикаи Ҳалқии Советии Бухоро аз аввал ошкоро бар зидди тоҷикон равона шуд, мавҷудияти тоҷиконро ба сифати як ҳалқи мустақили сернуфуси Осиёи Миёна инкор карда, забони тоҷикиро аз мактабу маориф, матбуоту нашриёт ва идораҳонаҳои давлативу ҷамъияти, умуман аз доираи расмият берун ронд. Соли 1924, ҳангоми тақсими худуди миллии Осиёи Миёна таҳминан фақат сеяки тоҷикон, яъне аз 2. 100. 000 нафар танҳо 739. 503 нафари онҳо истиқлоли миллӣ гирифтанд. Аз се ду ҳиссаи ҳалқи мо аз ҳудуди давлати миллии худ бे-рун монд. Он давлати миллии тоҷикон — Республикаи худмуҳтори Тоҷикистон ҳам дар кӯҳистони Бухорои Шарқӣ, дар як гӯшаи дурдасту ақибмондаи Ватани таърихии онҳо барро гардид. РАСС Тоҷикистон ягона ҷумҳурияти шурӯй буд, ки шаҳре надошт. Маркази ҳаёти иҷтимоӣ ва иқтисодиву сиёсӣ, марказҳои маданияти тоҷикон — Бухоро, Самарқанд, Ҳучанд аз қаламрави республика ҳориҷ монда буданд.

Ин беадолатии иҷтимоиву миллӣ баъди таъсиси республикаи иттифоқии Тоҷикистон, ки соли 1929 сурат гирифт, фақат кисман бартараф гардид: танҳо Ҳучанд ба ҳайати Тоҷикистон гузаронида шуд, аммо Самарқанду Бухоро боз ҳам дар Ўзбекистон монданд.

Аз даст рафтани Бухорову Самарқанд чӣ маънӣ дошт? Маҳрумӣ аз Самарқанду Бухоро барои инкишофи иҷтимоиву иқтисодӣ ва маданияни тоҷикон дорои чӣ пайомадҳое буд? Оё мумкин буд, ки ин талаф барои тоҷикон беоқибат ё камнатиҷа бошад?

Не, ҳаргиз не! Шаҳр марказест, ки қувваҳои иҷтимоиву иқтисодӣ ва маданияни ҳалқе ва кишваре ё ки қувваҳои як бахши он кишвару он ҳалқро як ҷо гирд оварда, яке бар ҷанд афзуҷа, тавонову фаъол карда, ба иҷрои вазифаҳои муҳимме, ки тараққии таърихии он ҳалку он кишвар тақозо дорад, сафарбар менамояд. В. И. Ленин шаҳрро «ҳаракатдиҳандай асосии пешрафт» номида буд. Вай гуфтааст: «Шаҳрҳо маркази ҳаёти

иқтисодӣ, сиёси ва маънавии халқанд ва ҳаракатдиҳандай асосии пешрафт мебошанд». Ин аст, ки аз даст рафтани марказҳои таърихӣ чунин маъний дошт, ки халқ аз «ҳаракатдиҳандай асосии пешрафт» маҳрум гардидааст.

Дар ҳакиқат, зиёда аз ҳазор сол аст, ки Самарқанду Бухоро чун як қувваи марказиятбахш маданияти тоҷиконро ташаккул додаанд. Асрҳои тулонӣ ин ду шаҳр, ҳусусан Бухоро маркази сиёсӣ, маркази иқтисоду маданияти мо буданд. Намоёнтарин фарзандони халқ — нависандагон, олимон, табион, санъаткорон, косибони забардаст аз ҳар гӯшаву канори Осиёи Миёна ва атрофи он маҳз ин ҷо ҷамъ мешуданд, қувва як карда, маданияти моро равнақ медоданд. Ташаккули маданияти олий, меъёрҳои классикии бадеяти адабиёту санъат, нормаҳои забони адабӣ одатан на дар ноҳияҳои дурдаст ва шаҳракҳову дехот, балки маҳз дар маркази асосӣ сурат мебандад ва анъана афзуза, ривоҷ мейёбад, ба тамоми мамлакат пахи мешавад.

Ин аст, ки забони адабии форсии тоҷикӣ дар қарнҳои IX — X дар асоси лаҳҷаҳои форсии дарии ин ду вилоят шакл гирифт ва ҷунон тараққӣ кард, ки забони давлатӣ, забони илму адаб ва санъат гардид, яъне аз ҳамон вақт барои муттаҳид шудани тоҷикон, барои аз тарафи онҳо то рафт амиқтар эҳсос гардидани ягонагии этниکӣ бағоят роли қалон бозид. Адабиёти оламшумули форсиву тоҷикӣ низ ҳамон вақт асосан дар Бухоро — пайтаҳти давлати бузурги Сомониён, ки давлати феодалии мутамарказ буда, қувваи азими марказиятдиҳӣ дошт, ташаккул ёфт. Дар садаҳои баъдина роли шаҳрҳои гуногуни монанди Балҳу Ҳироту Марву Нишопуру Ҳучанду Истаравшан барои тараққии забони адабӣ, адабиёти бадеӣ, соҳаҳои гуногуни санъати мо бузург буд, вале аз ин байн Бухорову Самарқанд мақеи маҳсус доштанд.

Барои амиқан дарк намудани он ҳакиқат, ки Бухорову Самарқанд дар муддати ҳазор сол барои забону адабиёти тоҷикон роли маҳсусе дошт, масалан, ҳамиро бояд ба назар гирем, ки бунъёдгузори адабиёти классикии мо устод Рӯдакӣ аз Самарқанд (аз Панҷакент) буд, аммо дар Бухоро ба мартабаи олии шоири расида, шӯҳрати ҷаҳонӣ ёфт, асосгузори адабиёти советии мо устод Айнӣ аз Бухоро (аз Фичдувон) буд, лекин пурмаҳсултари қисми умрашро дар Самарқанд ба сар бурда, аз ин шаҳр номаш ба ҷаҳон рафт. Ин тарз бо сарнавишти ҳуд Самарқанду Бухороро саҳт ба ҳам бастани устод Рӯдакӣ ва устод Айнӣ тасодуф нест ва маънни амиқ дорад: дар муҳимтари давраҳои таърихи забону адабиёт ва маданияти тоҷикон, дар давраҳои асосии сарнавиштсозе, ки такдири халқи тоҷик ҳал мешуд, ин ду вилоят ба пешсафи таърих баромада ва ин ду шаҳр даст ба даст дода, қадами ҷиддии қатъӣ пеш мегузоштанд ва роли асосиро ба ўхда мегирифтанд.

Аз қаламрави давлати навбунёди тоҷикон, аз ҳудуди РСС Тоҷикистон берун мондани Бухорову Самарқанд чунин маъний

дошт, ки ин халқ аз фаъолтарин бахши қувваҳои созмондеҳи забону адабиёту маданияти худ маҳрум гардид, он ҳоку бурро, ки ҳастии маънавии ўро бештар аз ҳама устувор медошт, аз даст дод.

Оё мумкин буд, ки ин барои забони халқ беоқибат монад?

3

Инро ҳам бояд таъкид кард, ки агарчи аморати Бухоро дар ду-се қарни охир як қишвари ақибмондаи феодалий ва аксаран дар ҳукми иртиҷоиёни мутаассиб буда, ахиран истиқлоли он маъни нисби дошт, ба ҳар ҳол давлате буд, ки аксари тоҷикони Осиёи Миёнаро гирди худ ҷамъ оварда, шаҳри Бухоро ба сифати пойтаҳт ҳам қувваи қашиш ва таъсир дошта, Ҳисору Ҳатлон, Қаротегину Бадаҳшон, ҳатто Самарқанду Истаравшанро бо риштai илму адабиёту санъат ба худ пайваста, анъанаҳои бузургу пурзури бостонии он барои ҳамаи тоҷикони аморат ва ҳориҷи он дар соҳаи маданият бештар роли созмондӣ ҳамонон қонунгузорӣ иҷро менамуданд. Анъанаҳои маданияи Бухоро ҳамчунон қуввае доштанд, ки худро ба маркази равияҳои гуногуни инкишофи маданият гирифт, он ҳамаи равияҳои ва муҳимтарин тамоюлоти онҳоро ба ҳам созгор оварда, роҳҳои асосии инкишофи маданият, аз ҷумла нормаҳои асосии забони адабиро муайян мекарданд. Аз ин рӯ vakте ки Бухоро ба сифати як давлати мустақил барҳам дода шуд ва анъанаҳои қадими он шаҳр ҳам зеру забар гардид, марказ-гурезиҳои низомшиканӣ маданиятсӯз қувват ёфтани гирифтанд. Давлатдорӣ дар асрҳои охир ба ниҳояти таназзул расида бошад ҳам, бо барҳам ҳӯрдани он ҳусусан омили ташаккулдехи ҷамъият дар соҳаи маънавияту маданият суст шуд: маданияти сиёсӣ, маданияти омӯзишу парвариши, эҳтироми таърихи азиздошти гузаштагон, маданияти муюшират ва ахлоқу одобкоҳи ёфтани гирифт, вале фароҳам овардани шароити зарурӣ ташаккули маданияти тоза ва инсони нав ба мамониатҳои ҷиддӣ дучор омад.

Рафти замон ҷунон буд, ки маданияти анъанавӣ дар дигар шаҳрҳо ҳам ба суръат зеру забар шудан гирифт. Ин ҳолат қувваҳои эҷодкори ҳалқро пароканда карда, моҳияти анъанавию миллии онҳоро ба сустӣ овард.

Оре, мо дар андак муддат маркази наве бунъёд гузаштем, ки шаҳри зебо ва шукуҳманди Душанбест. Лекин Душанбе барои тоҷикон бештар маркази иқтисодиву сиёсӣ буда, дар соҳаи забон ҳанӯз ба мақоми марказҳои қадими маданият наздик наомадааст. Душанбе аз аввал он сифатҳоеро, ки марказҳои бостонии маданияти мо доштанд, соҳиб набуд ва ҳанӯз соҳиб нест, аз ҷумла дар соҳаи забон, ҳусусан забони адабӣ ҷунин анъанаҳои устувори маданий надорад, ки барои шикас-тани тамоюлоти марказгурезии лаҳҷаву шеваҳо, барои ба худ

тобеъ кардан ва ба як омили ягонаи умумӣ табдил додани онҳо имкон пайдо намояд. Душанбе дар соҳаи забон аз заминай маданий сайқалгарӣ, танзимкорӣ, меъёргузорӣ маҳрум буд ва имрӯз ҳам ичрои ин вазифаҳо ба ўқами дар кам мусассар шуда истодааст (ва ин, ба назари мо, чандин сабаби дигар ҳам дорад, ки баъдтар ишора хоҳад шуд).

Аз ҳамин чост, ки мардуми вилоятаи гуногуни тоҷикнишин, ки холо дар Душанбе ҷамъ омадаанд, ҳанӯз ҳар қадоме ба таври ҳуд гап мезананд, ба забони адабӣ ва маданияти забон даст ёфта наметавонанд, зеро ин ҷо ҷунин қуввае, ҷунин анъанаҳои зўрманди устуворпояе мавҷуд нест, ки ин мардумони гуногуналаҳчаро ба ҳукми ҳуд дарорад.

Аз ҳамин чост, ки мо имрӯз гӯё дар Ҳиндустонем, гӯё аз заминай табиию маданий забон, аз решоҳои ҳуд ҷудо шудаем, дар заминай нав ҳанӯз решо нарондаем.

Лекин имрӯза Тоҷикистони азизи мо магар бароямон сарзамини навест? Оё ин ҳоки пок аз қадим қароргоҳу сарпаноҳи мардуми тоҷик набуд ва ин обу ҳавои дилнишин тану ҷони онҳоро парвариш карда, ғизои рӯҳ намедод? Пас ҷаро акнун рӯҳпарварӣ намекунад ва аз таъмини заминай маънавии инкишофи мо гӯё саркашӣ пеш гирифтааст? Ё ки очиз омадааст?

Не, саркашӣ намекунад, vale гоҳ дар ҳақиқат очиз меояд.

Ҳар рузи нек, ҳар шахси некуқор файзे дорад, ки аз рузи дигар, аз шахси дигар фарқ мекунад. Гӯшаву канорҳои Ватани паҳновари мо низ ҷунинанд: ҳар қадоме дорои файзу бароқати дигаре мебошанд. Ҳар гӯшай Ватани тоҷикон, ҳар ноҳияи он дар таърихи тулониву пурфайзи вай нақшे аз саҳовати моддиву маънавӣ гузоштааст. Лекин дар таърихи маданият мавқеи марказҳои дорои анъанаҳои устувори чандинасра дигар аст: онҳо ҳама ғайрату ҳиммати маънавии ҳалқ, балки зиёда аз ин, маҳсули ақлу ҳиради чандин ҳалқи гирду атрофро дар як нуқта ғун оварда, ба як нурафқани зўрманде табдил медиҳанд, ки дуртари ғушаву канорро ҳам равшан мекунад ва ҳама нурҷӯёни покбинро сӯи ҳуд мекашад, то ки боз ҳам аз қувваи онҳо чандин нурафкан созад.

Фаронсавиҳо маколе доранд, ки мегӯянд: «Шоирон дар музофот ба дунъё меоянду дар Париж аз дунъё мераванд.». Оре, Парижҳои тоҷикон ҳам дар мағзи дил бисёр шоирону олимону санъатварони забардастери абадӣ маҳфуз доранд, ки аксари онҳо дар музофот таваллуд шудаанд. Ғақат нимаи дуввуми асри XIX ва ибтидои қарни XX-ро гирем, Исо ва Садри Сарир аз Балх, Афзал аз Пирмаст, Мирзо Азими Сомӣ ва Айнӣ аз Фичдувон, Сабҳо аз Вобканд, Шоҳин ва Ҳочӣ Ҳусайн аз Кӯлоб, Туграл аз Фарғар ва чандин шоир аз минтаҳаҳои дигар буда, ҳамагӣ доиман ё чандин муддат дар Бухоро зиндагӣ кардаанд. Дар Самарқанд ҳам ҷанд нафар аз суханварони дигар ноҳияву вилоятаи умр ба сар бурдаанд. Нависандагону олимону санъатгарон дар шаҳри асосӣ аз қувваҳои офа-

ридгории марказиятёftai халқ тавоноии рұхонии худро яке бар чанд афзуда, ба тамоми халқ (на ин ки фақат ба дәсаи зодгохи худ) хизмат мекарданд.

Калимаи «интеллигенция» аз «интеллект» гирифта шудааст, ки акл, фаҳм, дониш гуфтан аст. Бечиз нест, ки ба тоцикі интеллигентро зиёй ва равшанфікр меномем. Интеллигенцияи асил ақлу хиради миллатро дар худ тағассум додааст. Ба ин ваях А. П. Чехов гуфта буд: «Құвваи халқ аз зиёёни үст».

Оре, равшанфікрони ҳақиқіт ақлу хиради халқро дар худ өмір оварда, ба хидмати өмірдің сафарбар медоранд ва ба зиндагі нуру зиё мебахшанд. Нұмуғоҳи асосии зиёйен шаҳр-ҳои калон ва умдатарин марказҳои маданият мебошанд. Аз ин чост, ки чун соли 1924 Бухорову Самарқанд аз даст рафт, якбора риштай пайванди тоцикон аз муҳимтарин парваришиг-ҳои зудбадорони фикри худ, аз захирай өндиңасраи ақлу зақовати хеш канда шуд.

Оре, аз Самарқанду Бухоро чудо шудани тоцикон чунин маңыни дақшатомез дошт! Мо ин маңиро ҳаңұз амикан дарк накардаем. Шояд минбаъд кам-кам дарк шавад.

Посирағоҳи өндиңасраи өмірдің фикри тоцикон дар пайвандгоҳи рохҳои корвони маданияти халқои гүногүн, дар маркази воқиаҳои ҳамаи замонҳо өөкөн шуда буд ва аз ин сабаб посираи яккачини асил дошт. Ҳангоме ки ин ганчи шойгони асрхо аз даст рафт, лозим омад, ки захирай наве гузорем. Ин захирагоҳи тозай мо Душанбе дилрабо, пойтахти имрұзаи Тоҷикистон, маркази асосии иқтисодиву сиёсии ҳозираи мост, ки акнун барои тараккии забону маданияти худ аз он умедвор ҳастем. Лекин захирай зарурин анъанаҳои олии маданияту забон дар ин посирағоҳи нави мо дар мұддати тұлонй зарра-зарра өмірді шуд. Ин захирай ҳаңұз ночиз аст. Равшанфікрони покиди ҳалолкор лозиманд, ки авлод ба авлод меңнат карда, дурданаҳои забони халқро гирд оварда, анъанаҳои суфтану коркарди он дурданаҳоро ба дарақтаи баланди маданият расонанд. Он гоҳ инчо анъанаҳои пурсамари хоси Душанбе, анъанаҳои наве ҳоханд буд, ки маданияти забони халқро му-воғиқи талаби замон ба пояҳои тоза ҳоханд бардошт.

Ағсұс ки Душанбе барои ичрои ин вазифаи таърихий ҳаңұз заминаи зарурӣ надорад. Душанбе, на танҳо шаҳри нав аст, балки мохияттан шаҳри тоцикі нест. Ин چо ҳафтоду ду миллат ҳаст, аммо тоцикон дар күчашои он гоҳ хол-хол ба назар мерасанд ва сухани тоцикі ахён-ахён шунида мешавад. Дар чунин ҳол ин چо реша давондани муҳимтарин анъанаҳои миллӣ душвор аст, парвариши зиёйене, ки дар заминаи забону фарҳанги миллӣ пой устувор дошта бошанд, амри маҳол аст. Ин гап чунин маңын дорад, ки мо аз марказҳои бостонии маданияти миллӣ маҳрум шудем, vale мохияттан маркази нав сохта натавонистем, чунин як маркази асосии маданият надо-

рем, ки марказҳои дигари мо — Хучанд, Истаравшан ва Кӯлобро гирди худ чамъ оварда муттаҳид намояд.

Дар ин сурат бокимондаҳои анъанаҳои қадими Бухоро, Самарқанд, Хучанд, Истаравшан, Ҳатлон, Ҳисор ва ғайра бояд зарра-зарра ҷамъоварӣ ва нигаҳдорӣ шавад. Ҳусусан бояд аз анъанаҳои бостонии Бухору Самарқанд ҷудо нашавем, нағузорем, ки ин силсила қанда шавад. Он анъанаҳоро бояд дар мағзи устухони худ дорем, то ки устухони мадани мургағз бошад, оғатҳои фарҳангсӯзи замон онро хушк карда натавонанд.

Бояд нағузорем, ки сарчашмаҳои маорифу маданияти тоҷик дар Бухору Самарқанд хушкида, ба дараҷаи нестӣ расанд. Вазифаи ҳар як тоҷик аст, ки барои дар Самарқанду Бухоро ва ҳама атрофи онҳо ҳар ҷӣ афзудани манбаъҳои маорифу маданият, забон, адабиёт, санъати тоҷик мубориза барад, кушода шудани мактабҳои миёнаву олӣ ва ҳунаристонҳо, ба вуҷуд овардани созмонҳои маданият, дастаҳои ҳаваскорӣ ва ғайраро талаб намояд.

Бӯстони фарҳанги тоҷикон дар Бухору Самарқанд ҳамеша бояд сарсабз бошад.

Шоири ҷавон Паймон дуруст гуфтааст (агарчи гуфтааш на ҷандон сӯфта аст):

Туро, то ҳафт пушти худ надонӣ,
Надонад низ фарде, бенишонӣ.
Чунин гар аз Самарқанду Бухоро
Гузаштӣ, бод андар мушт монӣ!

Пайванди мо ва Самарқанду Бухоро бояд рӯзафзун бошад. Дарки амики ин, ки ҳастии маънавии мо тоҷикон бидуни Бухору Самарқанд лаҳзае тасаввур намешавад, аз муҳимтарин омилҳои амиқрафти худшиносни миллии мо ҳоҳад буд. Бухору Самарқанд барои тоҷикон фақат ду шаҳру вилояте за ҷумлаи ҷандин шаҳру вилоят нест, балки муҳимтарин ҷузъи ҳастии маънавии онҳо, умдатарин саргаху сарчашмаҳои ин ҳастист.

1989

4 ЗАБОНИ МО ҲАСТИИ МОСТ

1

Файласуфи машҳури замони мо М. Ҳайдеггер гуфта буд: «Фикр ба ҳастӣ сухан ато мекунад. Забон хонаи ҳастист. Дар манзилгоҳи забони инсон зиндагигузин аст. Мутафаккирону шоирон нигаҳбони ин манзиланд. Нигаҳбонии онҳо ба вуҷуд овардани кушодагии ҳастӣ мебошад ва ин ба ҳамон андоза ки онҳо ба ин кушодагӣ бо нутқи худ сухан ато мекунанду бо ин

кор он күшодагиро дар забон нигоҳ медоранд, мұяссар мешавад»¹.

Ин аст, ки забон ҳама ҳастии инсонро дар худ мағфуз медорад ва ин ҳастии инсон ба руи ахли олам, ба пешвози воқиаҳои дунъё ва дирўзу имрўзи ҷаҳон дарҳои манзили худро күшодааст, ҳамаи онҳоро дар бар гирифтааст. Чун мутафаккирону шоирон нутқ оғоз кардан, ин ҳастии ҳамагири инсон аз күшодадилй ба сухан меояд ва арзи ҳол мекунад. Чунонки сарчашмаҳои ҳастии инсон ба ғоят гуногун аст, сухане, ки фикр ба ў ато кардааст, низ оғозгоҳои гуногун дорад. Хиштҳои бинои забон аз ҳоку оби ноҳияҳои бисёре реҳта шудаанд ва ҳама рангу бўи зодбумҳои худро кам ё беш нигоҳ медоранд. Ин ҳам як сабаб аст, ки сухан ин қадар рангбандиҳо, лаҳномезиҳо, нозукадоҳо дорад.

Этимологияи забон, мумкин аст, гуногун бошад. Забони тоҷикӣ дар сарзамини паҳноваре, дар чанд ноҳияни таъриҳӣ ташаккулу тараққӣ ёфта, унсурҳои забонҳои паҳлавӣ, сӯғӣ, хоразмӣ, боҳтарӣ ва ғайраро дар бар гирифтааст. Пайдоиши забоне бо паҳнои ҷуғроғӣ, бо унсурҳои гуногуни ҳамназдик ё муҳталифмазмун вобастагӣ дошта бошад ҳам, семантикаи он аксаран дар як марказ ё дар чанд маркази наздишароит сурат мебандад. Забон одатан дар марказ сайқал ёфта, аз ғиљу ғаш тоза шуда, шакли адабӣ ба худ мегирад. Забон асоси маданияти миллист ва бо инкишофи рӯйдодҳои фавқи забон — шеър, наасри бадей, илми таъриҳ, фалсафа ва ғайра, инчунин санъатҳои гуногун маҳз дар марказ забони намуна ба миён меояд, ки нормаҳои он аз тарафи умум қабул гардида, мавриди ибрат қарор мегирад ва дар атроғу акноғ пайравӣ дид, паҳн мешавад.

Гурӯҳе аз муҳаққикон бар инанд, ки форсии дарӣ дар ноҳияи Бухорову Самарқанд ташаккул ёфт ва бо тараққии камназири илму адаб басо кор ҳурда, шакли намунавии он ба дигар ноҳияҳо паҳн шуд. Дар ҳақиқат, ҳатто солҳои бисти қарни XX забони Бухоро дар Самарқанд забони намуна ба шумор мерафт (чунонки Ҳасани Ирфон, Тӯракули Зеҳнӣ ва дигарон ба нигоранда гуфтаанд, зиёйёни Самарқанд ба сухани зиенёни буҳорой бо диққат гӯш мекарданд, ҳангоми ҳалли баҳсҳои оид ба забон ҳукми буҳоройёнро бартар медонистанд), зебони Бухорову Самарқанд дар Кобул ҳануз ҳам эътибори маҳсус дорад. Аз эътибори он дар пеши донишмандони Эрони ҳозира сухани Саиди Нафисӣ гувоҳ аст, ки орзу доштааст «дар умри худ як бор забони ширини форсиро аз даҳони самарқандӣ, буҳориён ва балхиён бишнавад». Эътибори забони Мовароуннаҳр дар Ҳинд ҳам хеле баланд аст.

Интишори забони адабии намуна дар қаламрави забоне

1 М. Хайдеггер. Письмо о гуманизме — маҷм.: Проблема человека в западной философии. М. «Прогресс», 1988, с. 314.

одатан ҳалқа-ҳалқа ба вүкӯй мепайвандад. Ҳалқаҳои интишор дар атрофи маркази асосӣ то рафт қалонтар шуда, ҳар чӣ аз марказ дурттар раванд, қувваи таъсири забони намуна камтар амал менамояд. Лекин дар роҳи васеъ шудани ҳалқаҳои таъсири ҷо-ҷо марказҳои хурдтаре ва ҳатто марказҳои қалони пурзуре метавонанд падид оянд, ки ба атрофи худ боз ҳалқаҳои нав мефиристанд. Балх, Ҳирот, Марв, Нишопур ва ғайра аз ҷунин марказҳои пурзуре инкишофи забони форсӣ дар Ҳурсон буданд. Ҳуҷанду Истаравшан ҳам барои интишори забони намуна дар Осиёи Миёнҳа хизмат кардаанд.

Ба ҳамин тарик, забони адабӣ дар қаламрави худ паҳн шуда, мардумонро ба ҳам наздик ва муттаҳид мекунад. Ҳудуди сиёсиву маъмурии вилоятҳову давлатҳо, ҳудуди асрҳову замонҳо гоҳ аз монеъ омадан ба интишори забон очизанд.

Ба интишору инкишофи забони намуна ҳалал расонида на-тавонистани сарҳадҳо ҷунин маъни надорад, ки забони адабӣ аз таъсири макону замон озод аст. Не, забон дар ҳар ҷузве аз қаламрави худ, дар ҳар замоне кам ё беш ҳусусиятҳои нав пайдо карда, аз имконоти маконҳову замонҳо ғаномандӣ меафзояд.

Забони форсӣ, аз ҷумла шоҳаи тоҷикии он низ дар роҳи тӯлонии таъриҳӣ, дар сарзамини паҳновари интишори худ пасту баланди бисёре дид, равишу равияни гуногунеро санҷида, таҷриба андӯҳтааст ва ба сифати як забони ғаноманди мутараққӣ то ба мо расидааст.

Мо ҷигунағии давраҳои гуногуни таърихи инкишофи забон — чи давраҳои тараққии он ва чи замонҳои пастравӣ, инқизозу таназзули онро бояд ба ҳубӣ бидонем. Таъриҳ дарси ибрат меомӯзанд. Барои ин ки имрӯз ва фардо ба роҳи ҳато қадам нагузорем ё камтар ба саҳву ғалат роҳ дихем, аз дарсхонаи таъриҳи сабақ омӯхтан зарур аст. Ба таъриҳ ё баъзе давраҳои муҳимми он бо ҷашми ибрат нигаристан имкон медиҳад, ки вазъи имрӯзии худро бехтар бифаҳмем, вазифаҳои навбатии худро дурусттар таъин бинамоем.

Вазъи ҳозираии забони адабии тоҷикий ва маданияти сӯҳан ҳар яки моро бар он вомедорад, ки зуд-зуд ба таъриҳи нигарем, ба таърихи ҳалқ ва забону фарҳангӣ худ, ба таърихи ҳалқҳову забонҳои дигар, ба таҷрибаи таърихии дирӯзу имрӯз гаштаву баргашта нигоҳи ибратчӯй андозем.

Ҳоло ақидае маъмул аст, ки дар нимаи дуввуми қарни XIX забони адабии тоҷикий печ дар печ, мураккаб, душвори дандоншикан, аз ҳалқ дур, аз асоси ҳалқии худ ҷудо шуда буд. Барои тасдиқи ин фикр одатан ба гуфтаҳои устод Айнӣ такъя мекунанд. Вале устод Айнӣ асосан назму насри пайравони Бедил, номанависӣ ва ҳуҷҷатҳои расмиро дар назар дошт, ки дар ҳакиқат душворфаҳм буданд.

Устод гуфтааст: «Дар замонҳои охир насрнависӣ, гуфта мешавад, ба таҳрири иншои мактуб маҳсус шуда монда буд. Беҳ-

тарин муншӣ ва мактубнавис ҳамон кас ҳисоб меёфт, ки мудаоero, ки бо як чумла ифода карданаш мумкин аст, дар ду саҳифа бо калимаҳои қофиядор печонад. Мактубҳо ва иншоҳо айнан мисли «Нукот»-и Бедил буд» (Куллиёт, ч. 1, саҳ. 54).

Чунонки мебинем, Айнӣ бештар услуби коргузории расмиро дар назар дорад. Ба ин ваҷҳ набояд ҳукм кунем, ки тамоми забони адабӣ чунин буд. Сабки бедилӣ, назму насири бедилрасҳо танҳо як шоҳаи услуби бадеиро ва навиштаи мирзование муншиҳо — ҳуҷҷатҳои коргузорӣ фақат як шоҳаи забони адабиро ташкил мекунанд. Душворписандӣ ва пеҷидагӣ дар асри XIX ва оғози асри XX тамоми забони адабии тоҷикро не, балки фақат ҳамин шоҳаҳо, яъне як қисми онро фаро гирифта буд. Дигар шоҳаҳои забони адабӣ ба ҳамон соддагиву равонӣ, ки қарнҳо боз вуҷуд дошт, инкишоф меёфт. Муборизае, ки Аҳмади Доғониш ва пайравони ў дар оҳири садаи XIX ва оғози карни XX дар роҳи демократӣ кардани забони адабии тоҷикӣ давом доданд, асосан ба муқобили пеҷидагӯҳои пайравони ношуди Бедил, бар зидди суханбозихои пучи коргузорони расмӣ равона шуда буд. Дар натиҷа баъзе нависандагони намоёне аз қабили Савдо, Аҷзи ва Асириз аз услуби бедилӣ даст кашида, ба содданависӣ гузаштанд.

Бино бар ин, чунин тасаввuri имрӯзai мо, ки гӯё муғлак-баёнӣ дар забони адабии тоҷикии пеш аз Октябрь ғалаба карда, ба пояҳои ҳалқии он футур оварда буд, ба ақидаи камина, мувофиқи ҳақиқати хол нест.

Ба диди мо, дар асрҳои охир дар забони адабии тоҷикӣ иллати дигаре пайдо шуда буд, ки инкишофи онро аз роҳи табиии таъриҳӣ берун мекард. Ин иллат аз содданависӣ, ки беҳтарин сифати ҳар як забони адабӣ, аз чумла забони форсӣ ва мӯҳимтарин намунаҳои он аст, сар зада буд.

Форсии дарӣ, ҳусусан шоҳаи тоҷикии забони форсӣ, ки дар Мовароуннаҳру Хурросон роиҷ буд, аз аввали пайдоишаш, аз замони Рӯдакиву Фирдавсӣ ва Ибни Сино бо роҳи содданависӣ пеш мерафт.

Албатта, сайри таъриҳии ин забон якранг набуда, равияҳои гуногун дошт ва дар бисёр мавридиҳо, ҳусусан дар баъзе марҳилаҳои инкишофи он, аз чумла дар замонҳои ривоҷи шаклписандӣ равияҳои норавое ба миён омада муғлақбаёнӣ, ороиши аз ҳадду андоза зиёд низ нуфуз пайдо мекард. Чунончи, дар садаи XV — дар замони Ҷомиву Навой ҳамин ҳолат рӯй дод ва аз ҳамин сабаб Ф. Энгельс душворписандиҳои мӯаллифи «Равзат-ус-сафо»-ро дар назар дошта, гуфта буд, ки забони он «хеле образнок, вале комилан бемазмун» ва «насири форсӣ насири чонкоҳ аст»¹. Лекин содданависӣ дар ҳамаи давраҳо аз равияҳои асосӣ буд. Ҳатто асарҳое ба вуҷуд омадаанд, ки

¹. К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве, т. I, М., 1957, с. 336.

соддабаёни музалифи онҳоро ба андак сарзаниш соддагии «туркфаҳмона» номидаанд¹.

Осиёй Миёна пас аз асли XV ба сабаби ақибмондагии иқтисодиву сиёсӣ ва маданий, ба сабаби ин ки чандин муддат пәёпай ба ҳамлаи қабилаҳои мухталифи турк дучор омада, ба як майдони ҷангу ҷӯш табдил ёфт ва аз раванди умумиҷаҳонии таърих қанда шуда дар ҳолати дарbastagӣ оғушташи хокуҳун афтода буд — ба бисёр сабабҳои ҷиддии иҷтимоиву сиёсӣ ба бӯҳрони маънавию rӯҳонӣ ва маданий гирифтор шуд. Ин бӯҳрони саҳти қашоддор маънавият ва аҳлоқу одобро ҳароб наਮуд, ҷашмандозро танг кард, тафаккурро соддаву оддӣ соҳт. Шак нест, ки ин ҳол ба инкишофи забони тоҷикӣ низ таъсир манғӣ расонид.

Аз адабиёти тоҷикии садаҳои XVIII — XIX нишонаҳои оддӣ шудани сухан ва паст рафтани маданияти шеър бисёр ба назар мерасад. Сухан матонатеро, ки доим дошт, кам-кам аз даст медод, фикри бикр ва сухани асил кам мешуд, ҷои онро гапи муқаррарии пастмаҳақ мегирифт. Аз ҷумла шеъри аксари намояндагони доираи адабии дарбори амир Умархон аз балогату фасоҳати шеъри классикӣ ҳеле пасттар меистад. Ҳатто матлабҳои ҷиддии иҷтимоӣ дар шеъри онҳо аксаран бо сухани оддии общуста адо шудаанд. Ин ҳолатро кам ё беш аз дигар доираҳои адабӣ ҳам мебинем.

Агар ибтидои асли XX-ро гирем, бешак, дар ҳар доираи адабӣ шоироне буданд, ки аз матонати сухани классикон баҳра бурдаанд. Саидаҳмадҳоҳаи Аҷзӣ дар Самарқанд, Тошҳоҳаи Асирий дар Ҳуҷанд, Зуфархони Ҷавҳарӣ дар Истаравшан аз ҳамин ҷумлаанд. Лекин аксари шоирони ин доираҳо дар бадеият ва тарзи баён аз савияи Аҷзӣ, Асирий ва Ҷавҳарӣ ҳеле дуранд.

Матонати классикии сухани тоҷикӣ дар асрҳои охир дар Буҳоро бештар устуворӣ дошт. Ин ҳақиқатро аз шеъри Аҳмади Дониш, Шоҳин, Савдо, Музтариб ва дигарон метавон дид. Ҳатто он шеърҳои Савдо, Ҳайрат, Айнӣ, ки бо истифодаи фаророн аз үнсурҳои гуфтугуи муқаррарии авомона эҷод гардидаанд, шеърҳои ҳаҷвӣ, ки низ ба услуби «паст» гуфта шудаанд, бисёр нишонаҳо аз сухани асили шоирона доранд.

Пасттабъӣ ва сухани общуста ба доираи адабии Буҳоро низ роҳ ёфта буд ва намунаҳои он гоҳ ҳадафи тири ҳаҷв қарор мегирифт. Ҷунончи Садри Зиё баъзеи онҳоро дар «Тазкират-ул-хумақо» ҳаҷв кардааст.

Аз ҷумла як ғазали Комил, ки матлааш ин аст:

Ҷигаррешам, кабобам, дилғигорам, аҳгари ишқам,
Фарибам, бекасам, дармондаам, хоки дари ишқам.

Дар ин бора ниг.: Алимардонов. Сарсухан, дар кит.: Абулғазли Алломӣ. Йёри дониш, Душ., 1988, саҳ. 10.

аз тарафи устод Айнӣ бо ин байти пурзарофат чамъбаст шудааст:

Цувозам, даббаам, дӯлам, ба гирди кунда машгулам,
Зи сар то шона равған, равғангари ишқам.

Аммо он чӣ дар Бухоро ҳадафи тири ҳаҷвияни обдоре қарор мегирифт, дар дигар ноҳияҳо намунаи савияи умум буд.

Пасттабъӣ, ху гирифтан ба сухани пасти беранг, вайронии таносуби сухан ё соҳтори калимаву ибора ва монанди инҳо хусусан пас аз Инқилоб бисёр ривоҷ ёфт.

Инқилоб оммаро ба майдони воқеаҳои таъриҳӣ баровард ва адабиёт ба ҳамин оммаи ҳалқ, ба мардуми авом нигаронида шуд. Бино бар ин лозим буд, ки забони назму наср содда бошад. Лекин аз нахустин солҳои инқилоб содданависӣ дар шеър ба оддигӯй гузаштан гирифт. Мазмуни шеърро шиору баёни инқилобӣ, ки дар маҷлисҳову митингҳо ва рӯзномаҳо гуфта мешуданд ва дар андак муддат ба ҳиқиқатҳои оддӣ табдил ёфтанд, ташкил медоданд. Ҳақиқатҳои одди рафта-рафта марому маслаки шахс ва дастури ҳаёти ўқарор гирифтанд ва тафаккури оддии қолабӣ ба вучуд оварданд. Аммо аз тафаккури қолабӣ фикри олий ва сухани баланд набояд ҷашм дошт.

Азбаски равшанфирони кӯхна ба соҳтмони ҳаёти нав камроҳ дода шуданд, матбуоту нашриёт ва маорифу маданияти хусусан аз солҳои сӣ ба дasti онҳое гузашт, ки дирӯз бесавод буданд ва ба ҳам бастани ду ҷумла барои онҳо хеле душворӣ дошт. Рӯзномаҳои солҳои бисту сиро бинем, сухан на факат оддист, балки ҷумлаҳои вайрон ва калимаю ибораҳои беколиб бисёр дорад. Ва ҳол он ки аз рӯзномаи «Бухорои шариф», ки пеш аз инқилоб нашр мешуд ва маҷаллаи «Шуълаи инқилоб», ки нахустин солҳои баъди Октябрь мебаромад, чунин нишонаҳои бесаводӣ ба назар намерасад.

Дар ин шароит процесси таъриҳии демократӣ шудани забони адабии тоҷикий зуд-зуд аз шоҳроҳи зарурӣ берун гардида, ба кӯрроҳаҷое медаромад. Ба ҷои ин ки ба забони адабӣ аз забони умумиҳалқӣ унсурҳои ифодакори серимконият дохил шавад, бенизорӣ ва дуруштиҳои гуфтугӯи кӯчаву бозор мегузашт. Ин ҳолат низоми забонро аз дарун вайрон мекард. Забон чун як низоми мураттабу мавзун, ки бо ҳуҳоҳангӣ ва расоӣ, бо назаррабоиву гӯшнавозӣ дилҳоро ба худ қашида мардумро муттаҳид месозад, то рафт камтар роль мебозид.

Режими тоталитарии мутлак, низоми фармонфармоиву зӯрварӣ, ки солҳои сол дар мамлакати мо ҳукмронӣ дошт, аз ҷумла итоати бечунучаро ва ҳамрангиву берангӣ, рафтору гуфтори якхелаи бефарқ ва механикӣ талаб менамуд, мухимтарин сифатҳои инсониро аз инсон нест карда, одамро ба сӯи ноодамӣ мебурд. Баъзе аз падидаҳои инро Чорҷ Оруэлл дар романи «1984» нағз тасвир кардааст.

Дар шеъри устод Айнӣ «Самарқанду Бухоро» (1917) чунин байт ҳаст:

Мил бар дида гузоранду бигӯянд: «Ҳамӯш!»
Тир бар сина ҳалонанду бигӯянд: «Манол!»

Ин байт дар бораи золимони замони феодалии арафаи инқилоб гуфта шудааст. Вале пас аз инқилоб низоми фармон-фармоиву зӯроварӣ, режими сталиниӣ дар кишвари мо шароите ба вучуд овард, ки мазмуну байти мазкур ба он пурра мувофиқ меояд. Дар ҳаққи инсон анвои ҷавру зулмо раво мединанд ва намегузоштанд, ки охе қашад. Рӯзҳое фаро расид, ки ба қавли шоир:

Зиндагӣ ҷашмбаста мазлум аст,
Даҳр — ҷаллоди даствурда ба тег.

Дар чунин шароит аз мардум забоновариву суханварӣ умед кардан на ҳамеша дуруст аст. Чун инсон ба даҳшати ҳаробкории хонабарандози замон, ба ҳориву зорӣ, муфлисии руҳонӣ, бемаънавияти ва фасоди ахлоқ дучор омада, дар ҳар қадам ба ҳолатҳое меафтад, ки ўро аз маданияти ботинӣ маҳрум мекунанд, чӣ ҷои забондонӣ ва маданияти сухан!

Замон одамияти одамро ҳароб мекард. Дар сурате ки инсонни инсон ба ҳаробӣ рӯй овардааст, аз ўна танҳо сухани расову шево, ҳатто ҳатту саводи oddī ҷашм доштан нашояд.

Маданияти сухан солҳои бисту сӣ ва ҷилду панҷоҳ дар ҳамаи республикаҳои мамлакати советӣ пайваста рӯ ба нишебӣ дошт. Ин процес забони русиро ҳам бо ҷамеи услубҳои он фаро гирифт. Ҳоло дар ин бора дар матбуоти марказӣ ва дар республикаҳо мақола бисёр ҷоп мешавад¹. Ҳусусан масъалаи ин, ки поймол шудани адолати иҷтимоӣ, ривоҷи беинсофӣ, ҳории инсон ва ҳунрезӣ, зиндагии батарсу ҳарос ва бесару соғон ба забон ҷӣ таъсирҳое кардааст, дар ҷанд мақолаи Ҳасан Ҳусайнов муфассалан таҳқиқ шудааст². Ҳ. Ҳусайнов дар бораи имрӯзи мо гуфтааст: «Вазъи забонро дар мамлакати мо дар замони ҳозира ва ояндаи наздики нимзабонӣ метавон донист». «Нимзабонӣ» ки ин ҷо ёдоварӣ шудааст, ҳеле очизона, андақе ва факат барои бартараф кардани odditariin эҳтиёҷоте доностани забон аст.

Солҳои шасту ҳафтод дар баъзе республикаҳо, аз ҷумла дар Украина, Озарбойҷон, Ўзбекистон ва Тоҷикистон барои пешгирии ин процесси пурсуръат, барои аз ҳаробиҳо тоза кардани забон, барои ҷустани оғозгоҳҳои асолати сухан кӯшише сар шуда, баъзе натиҷаҳо дод, вале ба вазъи забони адабӣ дигар.

¹ Масалан, ниг.: Говоря откровенно. Заметки писателей о межнациональных отношениях. М. 1989.

² Г. Гусейнов. Речь и насилие «Век XX и мир». 1988, 8, с. 36—41; его же. «Сколько ни таиничай, а будет казаться», «Знание — сила», 1989, № 1, с. 73 — 79.

гаргунии куллій ворид наовард. Носуфтағиву дуруштій, қолаб-хой вайрони сухан ва примитивизм дар забон ҳамчунон давом дорад.

2

Холо забон ҳар чӣ бештар аз асоси эчодии худ маҳрум гардида, чун як воситаи мусовилот — коммуникация, робитаву алоқаи байни мардум хизмат мекунаду бас. Бегумон, вазифаҳои мувосилотии забон барои ҷамъият бисёр заруранд ва ҳастии мо бидуни онҳо тасавурпазир наҳоҳад буд. Вале вазифаҳои забон аз ин зиёдтаранд ва моҳияти он ба тарзҳои дигаре ҳам ифода мегардад.

Забон таҷассуми фикр аст, ҳама ҳастии маънавию рӯҳии инсонро ифода карда, оламҳои маънавию рӯҳиро ба ҳам мепайвандад ва оламҳои наве эҷод менамояд, зеро зотан эҷодгар буда, на танҳо неруи эҷодкории инсонро афзоишу такомул мебихад, балки ўро тамоман дигар мекунад, фаҳми ўро ташаккул ва ё ба куллӣ тағъир дода, одаму олами дигаре месозад. Асоси эҷодгарии забон ва моҳияти эҷодкории инсон саҳт ҳамбастаи якдигаранд, аз якдигар оғоз меёбанд. Лекин инсон дар ҳақиқат эҷодгар бошад, забон ҳам эҷодкору ҳаллоқ ҳоҳад буд, вагарна набояд аз забон ҳаллоқият ҷашм дошт. Кувваи беканори маъниофаринӣ, маънавиятпарварӣ ва инсонсозии забон ба кувваи фикру рӯҳи худи инсон вобаста аст, ба он воқеяничи иҷтимоӣ вобастагӣ дорад, ки барои зиндагии инсон, барои кувватагӣ ва парвози фикри ўзамина тайёр мекунад. Агар шароити иҷтимоӣ мавҷуд набошад ва инсон моҳияти эҷодгарии худро зоҳир карда натавонад, аз шукуфти табъи эҷодкори забон ҷои умед намемонад.

Дерест, ки мо дар шароите, ки барои тараққии қувваҳои эҷодии инсон имконият то рафт кам мешавад, умр ба сар мебарем. «Маданияти умумӣ», «Фарҳанги ҳамагонӣ» инсонро ба си маконияти олий роҳ надода, табъу завқро мекушад. Ин аст, ки аз забон бегона шудаем. Табъи мардум аз суханпарварӣ ва суханофаринӣ дур меравад. Гӯё мардум дигар соҳиби забон нестанд ва дар ҳар қадам очизӣ аз истифодаи озодонаи он зоҳир мекунанд. Гӯё одамон фикре надоранд, ки барои ифодаи он ягон сухани маҳсус, ягон шаклу воситаи алоҳида ҷусташан зарур бошад ва дошта бошанд ҳам, ҷандон нест, ки барои ифодаи он ҷустуҷӯе даркор шавад: як навъ, ниму нимкора, бо ду-се калимаи шикастаю вайрон ба забон оранд, кифояст.

Бо фикри даррок асрори зиндагӣ ва ҳиссу ҳаяҷони атро-фиёнро қашғ кардан, барои ифодаи қашғи ҳақиқат, барои ба дигарон фаҳмо овардани маъниҳои борики мураккабу душвор ва ҳисси нозуки пурҷилои гуногунтоб сухан ҷустану ёфтанд, воситаҳои нав ихтироъ намудан ба инсон болидаруҳӣ ато мес-

кунад, мурғи фикру ҳисси ўро ба парвози баландтар мефиристад. Чун шоир гуфтааст, ки «Тарики мардуми бегонашно ин чост», ба забон омадани калима ачиби бегонашно шояд илҳоми ўро дучанд боло бурда буд. Ин калима ҳақиқатан ачиб аст ва на танҳо бисёре аз хонандагону шунавандагон, шояд худи шоирро ҳам ҳангоми гуфтани ин мисраъ ба ҳайрат оварда бошад. Бегенашно аз ду калима зидди якдигар — бегона ва ошно сохта шудааст. Ду маъни хилофи якдигар ба ҳам омада, тамоман як маъни дигар ба миён овардаанд. Бегонашно — касест, ки бо бегонагон ошной дорад ва аз ошноёни дерин чашм пӯшидааст. Ин маъни зоҳирии калима аст ва аз эҳтимол дур нест, ки аз ҳар матни дигар як ё чанд маъни таҳтуллафзи он ҳосил шавад. Ин гуна ба ҷилва овардани сухан, ин тарз аз калима маъниҳои нав қашида ва аз забон имконоти тоза чустан ба шахсе мусассар мешавад, ки фикру ҳисси қавӣ ва табъи равон дорад, ҳама имконоти эҷодгарию забонро ба осони ва хеле табий ба кор дароварда метавонад.

Забони тоҷикӣ забони машозот аст. Машозҳо, кинояву истиорроҳои он қобилианд, ки паҳлӯҳои гуногуни маъни, ҳама мураккабиҳо, ғаномандиҳо, ҷилваҳои рангомези олами ҳастиро ба тарзе ҳайратангез ба тобиш оранд.

Афсус, ки ин ҳусусияти забони тоҷикӣ дар айёми мо кам зоҳир мегардад. Ҳоло суханро берангӯ бетобиш, «рост» ва «туппа-тӯғрӣ» мегуем, ки ҳолӣ аз маъни дуввуму савум буда, урёни беороиш аст, «луччаку пустканд» гап мезанем.

Садри Зиёд дар «Латонифу мутонибот» як ҳикояҷаи воқеӣ дорад, ки ин аст:

«Ҳазрати охунд алайҳирраҳма (яъне домулло Ҳасан ном мударрисе — М. Ш.) аксару ағлаб аз забони мардум авсофи ҳамидаи Мирзо Абдулқодири Бедилро мешуниданд. Рӯзе яке аз таломиза (муллобача)-ашонро (ки) мӯътакиди Бедил буд, гуфтанд:

— Аз ашъори Бедил ягон байт хон, бинам, ки маъний дорад ё не.

Шахси маъмур ин байти Бедилро, ки осонтар ва ба фахми ҳазрати охунд наздиктар буд, хонд:

Зиндагӣ бар гардан афтодааст, Бедил, чора чист,
Шод бояд зистан, ношод бояд зистан!

Ҳазрати охунд алайҳирраҳма фурсате дар тафаккур шуданд ва охир сар бардоштанду гуфтанд:

— Бедил ҳам касе набуда, ин ҳама гапи бисёр чӣ даркор? «Хафа шудам» гӯяд, кифоя мекард».

Ҳоло бисёр касон монанди қаҳрамони ҳамин ҳикоя фикр мекунанд ва амал менамоянд: дар ҷунин мавридиҳо «хафа шудам» мегӯянду бас, обу ранге намечӯянд ва гӯё зарурати обу рангеро ҳанӯз фахм накардаанд. Ҳамин ки сухан андаке аз маъни аслий дур шуд, мумкин аст, ки ба ҷунин касон номаф-

хум ояд. Қамина боре ҳангоми суханронй гүфтам: «Рұдакй шоирест, ки номаш ба қағон рафтааст». Яке аз хозирон маъниой ин гапро нафаҳмидает ва суол кард. Хостам бидонам, ки ўдигар мағұмы шұхратро, ки бо «ном» ифода шудааст, хоҳад фахмид ё не. Ба ин ният гүфтам: «Ба қағон рафтани ном сухане аз кабили он аст, ки биғуем: Рұдакй шоирі номдор аст». Он кас гүфт: «Хар кас номе дорад, дигар шоирон магар ном надоранд, ки Рұдакиро номдор мегүед?»

Дар айёми мо мәрдүм бештар ба номбари чизе, ҳодисае, ҳиссе майл доранд, аммо аз як процесси әчөдй, ки дарки он чиз, он ҳодиса ё ҳис бо ёрии сухан аст, гурез мечүянд. Гүё ба табиатқо танбалай ғалаба кардааст, мәрдүм монда шудаанд, хаставу бекіланд, дигар ҳатто фикр кардан намекоҳанд, чиң дарки олам бо ёрии сухан, чи парвои маънирасй?

Ҳам аз ниғорандагон ва ҳам аз хонандагон ҳар чиң бештар зохир шудан тангии доиран назар, пастии савияи маданият, ривоҷу равнаки камсаводиу күрсаводй яке аз сабабхост, ки дар забон ба оддият ва примитивизм рох күшоданд. Чун қаламдастықи мо аз аввали солҳои бист пайғирона күшидан, ки ҳар матлабро ба ниҳояти соддагиву фахмой баён күнанд, бегұмон ин күшиш бояд фқат ҳодисаи мусбати мұхим донисста шавад. Лекин пастсұханиву оддигүй аз соддабаёнй ва ҳалқияти забон хеле дур буда, нишонаи паст шудан маданияти фикр аст. Бино бар ин аз он ҳазар кардан лозим аст. Вале нависандагон, рұзноманигорон, тарчумонҳои мо, баръакс, худро ба савияи авом мұвоғиқ кардан, аз солҳои бист күшидан, ки ҳар чиң соддатар, балки дурушттар нависанд, то ки матлаб номағұм намонад. Тарси ин, ки хонанда матлабро нахоҳад фахмид, ҳама қаламдастонро фаро гирифта буд, баёнро ҳар чиң бештар ба оддият, дуруштиву дағалы мебурд. Устод Айні ҳатто дар асаρхои бадей баъзе таъбиротро дар қавс ё дар зернавиши сахиға эзоқ медиҳад, ки ин ҳолат тасвири бадеъро халал меорад ва аз қараёни табий берун мекунад.

Чунин «соддабаёнй» сұханро аз қиддият дур мебарад ва зеҳнхоро кунд мекунад. Ба ин тарз фикрхои олӣ, матлабхои қиддӣ, чунончи, мавзұйъҳои мураккаби илмиро, чунонки бояд ва шояд, баён кардан мумкин нест. Бино бар ин ҳам қобилияти ниғоранда ва ҳам фахми хонанда то рафт кам мешавад.

Ин аст, ки маъниой соддасұханиро дуруст фахмидан лозим аст. Марому маслаки соддасұханй қиддитарин фикрхоро аз қиддият нағуроварда, бо ҳама мураккабиву нозукихояш, вале соддаву равон ва зебо, ба ниҳояти дарача фахмо баён кардан аст. Чунин соддабаёнй кори душвор буда, фахмишу дониш ва табиъи салим меҳоҳад, вале чун даст дод ва хүсусан агар расм шавад, аклро қувват медиҳад, фикрро равшанй ва қило мебахшад.

Азбаски солҳои бисту сій хонандае доштем, ки шояд ҳафт пушташ бесавод ва худаш навсаводу навомұз буд, нависандагону рұзноманигорон мачбур мешуданд, ки савияи ўро ба

назари эътибор гиранд ва гоҳ суханро оддӣ гүйнд. Ин оддикориҳои нигорандагонро танҳо дар баъзе мавридиҳои онвақта дуруст хисоб кардан мумкин буд, аммо имрӯз ба ҳеч ваҷҳ бояд дуруст нашуморем.

Имрӯз агар маданияти фикр ва маданияти сухан, ҳусни фикру хис ва ифодай онро кам-кам баланд бардоштани бошем, аз ҳама пеш бояд аз оддисухани парҳез кунем, нагузорем, ки сухан ҷиддияташро гум кунад, бачагона ва ё кӯчагӣ шавад. Ба назар мерасад, ки аввало фикру суханро ба як низом даровардан, ба талаботи ҷиддияти масъулиятшиносии эстетикий тобеъ намудан лозим меояд. Қаламкашҳо набояд ки ба савияи ҳонандай миёнафаҳм фуруд оянд, балки бинишу фаҳмиши уро ба савияи фикри низомдори тобеи қоидаҳои эстетикаи сухан бояд баланд баранд.

Медонем, ки пас аз инқилоб дар забони адабии тоҷикӣ дигаргуниҳои ҷиддии пурсамаре рӯй дод, забони адабӣ аз забони умумиҳалқӣ ё баъзе лаҳҷаҳо воситаҳову имконоти наве қасб карда, иқтидори худро афзоиш дод. Лекин аксари ин қолибҳои нав ба дасти кӯрсаводон ва ё онҳое, ки ҳалқиятро иборат аз дуруштию оддият медонанд, афтода, ҳусни худро бар бод дод, боиси олудагии забон гардид. Чунончи, яке аз қолабҳое, ки баъди инқилоб дар забони адабӣ пайдо шуд, муайян-кунандай дорои-аш буд: шахси саллааш ба гардан печенидашуда (С. Айнӣ), як марди қоматбаланди ҷашмонаш қалон-қалон. Ин навъи муайянкунанда дар оғаридаҳои устод Айнӣ на-мунаҳои ҷолибе дорад. Аммо қаламдастҳои мавридиҳинос онро сунистифода карда, тамоман нобаҷо кор фармудан гирифтанд. Онҳо ба ҷои қундзехн—зехнаш қунд (бачаи зеҳнаш қунд), ба ҷои лабчок—лабаш чок (занаки лабаш чок), ба ҷои қоматбаланд — қоматаш баланд ва ҳоқазо мегуфтагӣ шуданд. Ҳоло муайянкунандай дорои -аш ба ҷои қалимаи мураккабо гирифта, ҳомазанҳоро аз қобилияти соҳтани қалимаи мураккаб маҳрум карда истодааст. Ба ин ваҷҳ дар забони адабӣ нақши манғӣ дорад. Ҳар қолаб бояд дар мавриди жудаш ба кор равад ва ноҳақ ҷои қолиби дигареро нағирад.

Дигар навъи муайянкунандаи дорои пешоянд, яъне қолиби дўсти аз ҷашм дур дар забони адабии асрҳои гузашта гоҳ-гоҳе ба назар мерасиду дар замони мо ҳеле фаъол шуд. Вале дар истифодаи ин қолиб ҳам мавридиҳиносӣ бисёр диде мешавад. Баъзеҳо ҳеч фаҳмидан намехоҳанд, ки қасони ба спид гирифтор гуфтан нағз нест, гирифторони спид гуфтан беҳтар аст. Зиёда аз ин, ҳатто муайянкунандаҳои тафсилие ба ин бенизомӣ пайдо шуданд: камонаки ҳеле бо ҳавсола соҳташудаи тиркашаш аз резинҳои дарозу тирдонаш ҷармин. Чунонки мебинем, ин муайянкунанда ду пешоянд — бо ва аз, ду -аш, як сифати феъли — соҳташуда дорад, ҳамагӣ аз II қалима иборат буда, ба назари мо, нишонаи печидагии фикр аст.

Дар забони адабии ҳозира фаъол шудани сифати феълӣ —

сохташуда, рафтаистода, бавуцудомада, задабароварда ва монанди инҳоз низ яке аз он чизҳост, ки ба сухан вазниниву носуфтаги ва гоҳ бемантиқӣ меоранд. Сифати феълӣ бо таъсири забони русӣ ва ӯзбекӣ бениҳоят фаъол шуд. Ин фаъолиятгари сифати феълӣ сухани тоҷикиро аз табиият берун карда истодаст, зеро хилофо табииати он аст.

Агарчи дар забони адабӣ пайдо шудани чунин қолибҳо ё фаъол гардидани онҳо дар асл ҳодисаи муҳиммӣ буда, дар баъзе мавридҳо нақши мусбате ба инкишофи он гузаштааст, савияни пасти шуури ҳамагонӣ онҳоро аз ҳусн ба қубҳ табдил дод, навпардозии пурсамаре моҳиятан чун омили ҳаробкоре амалкард.

Замон чунон буд, ки ҳар нияти нек ҳам рафта-рафта моҳиятан дигар мешуд ва оқибатҳои баде меовард.

Замон ва шуури оммаро дигар кардан лозим аст, то ки натичаҳои матлуб ба ҳосил ояд.

3

Оре, лозим аст, ки вазъи ҳозираи забонро ҳар чӣ батафсилтар ва бо ҷузъиёташ бидонем, то ки вазифаҳои минбаъдаи ҳудро дурусттар муайян кунем. Ҳар кас, ки салоҳият дорад, фикри ҳудро дар бораи ин, ки аҳволи забони мо ҳоло чист, бояд бигӯяд. Чигунагии вазъият ва сабабҳои рӯй додани он беҳтар маълум шавад, шояд тартиб додани барномаи ислоҳи кор бештар муваффакиятомез ояд.

Чандин сол аст, ки ихтисосмандони забоншиносӣ ва кормандони амал — адибон, тарҷумонҳо, рӯзноманигорон, муҳаррирони нашриёту радиову телевизион ва дигарҳо дар бораи маданияти сухани тоҷикӣ ва ҷораҳои баландтар бурдани он мақола менависанд. Дар ин мақолаҳо фикрҳои ҷолиб бисёранд, vale, мутаассифона, ҳанӯз як ҷо гирд оварда нашудаанд ва парокандаанд. Лекин дар он навиштаҳо фикрҳое, ки ҳаргиз қорбили қабул нестанд, низ мавҷуданд ва равшан кардани моҳияти онҳо низ барои пешрафт зарур аст.

Дар бораи сабабҳои паст шудани маданияти сухани тоҷикий чанд сол боз баъзе фикрҳое ҳам баён мешаванд, ки чунон ки дил ғувоҳӣ медиҳад, ба ҳақиқати ҳол рост намеоянд ва ҳоло дар ин бора андак муфассалтар сухан рондан лозим аст. Ин фикрҳо аввал ҳангоми сӯбатҳои ҳусусӣ ба миён меомаданд, vale соли 1989 ба майдони матбуот гузашта шуданд. Муаллими ховалингӣ Одил Исломов дар мақолаи «Ҳам дар наъл, ҳам дар пошна» («Тоҷикистони советӣ», 26 январи 1989) хулласи он фикрҳоро чунин ба қалам овард, ки гӯё дар солҳои бисту сӣ «онҳое ки дар сари мансабҳои сиёсии ҷумҳурий қарор доштанд, нависандагон ва журналистонро маҷбур мекарданд, ки факат ба забони он тоҷиконе нависанд, ки забонашон бо туркӣ махлут буда, аз сарфу наҳви форсӣ дур бошад», гӯё ба ин

тарз лаъчай Бухорову Самарқанд — ин «лаъчои дурагай забони точкини ба унвони забони адабий ворид гардид (? — М. Ш.)», яъне ба забони адабий нуфуз пайдо кард, гүё он гоҳ «азбаски сардамдорони (? — М. Ш.) вакт, аксари нависандагону шоирон намояндаи лаъчои дурага буданд», «ғайр аз садҳо луғат ва ибороти туркиву муғулӣ дар забони мо низоми чумласозии туркӣ низ ҳукмрон гардид» ва ҳоказо.

Хуллас, ки дод аз дасти тоҷикони дурага ва лаъчои дурага! Онҳоянд, ки забони адабии ҳозираи тоҷикиро ҳароб кардаанд ва аз ин сабаб имрӯз аз нӯги қалами шикастай О. Исломов ягон чумла сиҳату саломат ба руи коғаз намеояд, ҳама по дар ҳаво дорад!

Такроран мегӯям, ки инҳо фикри хусусии як нафар нестанд, балки ҳоло як миқдор тарғибарон пайдо кардаанд, яке аз онҳо ки Темур Киличзода Варқӣ ном доштааст, ҳатто ба забони русӣ мақолае навишта, хонандай русро низ оғоҳӣ додан меҳоҳад, ки дар вакташ «ба сифати нормаҳои адабий варианти адабии (? — М. Ш.) лаъчай тоҷикони Самарқанду Бухоро, ки ба аҳолии асосии Тоҷикистон бегона аст, қабул шуда буд» («Комсомолец Таджикистана», 30 июня 1989 г.).

Мо ҷунин гуфтаҳоро факат натиҷаи ноогоҳии пурра, ҳудношиносӣ ва маҳрумӣ аз ҳофизаи таъриҳӣ медонем. Агар ҷунин ноогоҳие дар миён намебуд, дар ҳаққи лаъчоҳе, ки аз садай X то садай XX қисми асосии бори забони адабии моро бар дӯш доштаанд, ин гуна носазо намешунидем. Абдурауфи Фитрат соли 1909 навишта буд, ки «Мунозира»-ро «ба таври муҳовараи бухориён тартиб дода»-аст. Ё ки устод Айнӣ дар бораи як ҳикояҷаи доҳили мақолаи «Забони тоҷикӣ» (1928) гуфтааст, ки «ин порча бо лаъчай Бухоро таҳrir шудааст» (Куллиёт, ҷ. XI — 2). Инак, «Мунозира»-и Фитрат ва он ҳикояҷаи Айниро, ки маҳсусан ба лаъчай Бухоро навиштаанд, бинед, ки магар аз забони адабии тоҷикӣ дуранд? Ҳаргиз! Он асарҳо аз забони адабий ҳеч дурӣ надоранд. Пас, бадназарӣ нисбат ба онҳо як навъ қадрошиносист:

Ҷӣ ҳуш гуфт Бахлули фарҳундаҳӯ,
Чу бигзашт бар орифи ҷангҷӯ:
Гар ин муддай дуст бишноҳтӣ,
Ба пайкори душман напардоҳтӣ.

Бале, ин ҳама ноогоҳиву ҳудношиносиҳо ҳавфе азим пеш меоранд: бо маҳдудназарӣ ҳудбинии маҷалгириро ривоҷ дода, оқибат теша ба решай ҳалқи ҳуд мезананд. Ҷунин фикрҳо барои инкишофи минбаъдаи ҳалқ ва забони ӯ фақат зарар додад. Аммо Ф. Наҷмонов, О. Ҳучамуродов ва У. Сафаров гуфтанд, ки «аз назари мо дар ин ҷо ҳеч гуноҳе аз тарафи Одил Исломов сар назадааст» («Тоҷикистони советӣ», 16 марта 1989). Не, ба фаҳми мо, О. Исломов фақат саҳв накардааст, балки

азбаски бадқасдиҳои исроркоронаи вай бисёр заар доранд, бояд гӯем, ки дар назди ҳалқи худ гунаҳ содир кардааст.

Аз ҳамин сабаб Ҷалол Икромӣ дар «Мактуби кушода...» («Тоҷикистони Советӣ», 22 феврали 1989) ва Сотим Улуғзода дар мақолае бо сарлавҳаи «Тоҷики дурага? Кист вай?» («Тоҷикистони советӣ» 16 марта 1989) ҳақ доштанд, ки дар бораи гуфтаҳои О. Исломов бо ҳашму ғазаб сухан ронанд. Қомилан ҳақ ба ҷониби Сотим Улуғзода аст, ки на ин ки танҳо О. Исломов, ҳамаи моро ҷунин огоҳӣ додааст: «Ҳар гуна ҳаракати тафриқа андохтан дар миллати муттаҳидai тоҷик гуноҳи набахшиданист. Аз тафриқа то низоъ ҳам дур нест».

МО баъди пайдо шудани мақолаи О. Исломов, ки ба оҳангӣ саҳте навишта шуда, дар ҳаққи «тоҷикони дурага», «лаҳҷаҳои дурга» ва ду намояндаи онҳо — академик Раҷаб Амонов ва профессор Рazzоқ Раффоров латифагуҳои таҳқиромез дорад, мачбур шудем, ки дар боло дар бораи роли Бухорову Самарқанд барои инкишофи забону маданияти тоҷикон андак ба тафсил сухан ронем.

Холо бисёр қасон ба ҳубӣ дарк карда истодаанд, ки аз даст рафтани Самарқанду Бухоро барои тоҷикон чӣ фоциае шуд. Инак, номзади илми фалсафа В. Мазагаев ҳангоми муҳокимаи лоиҳаи Қонуни забони РСС Тоҷикистон гуфтааст: «Мо дар як маҳалли аҳолинишин, ки аз ҷиҳати таъриҳӣ ҳеч ҷолибият надорад, пайтаҳт соҳтему бо ҳамин кори худ вазъи ҳозираи забонро пешакӣ муайян намудем, метавон гуфт, ба барнома гирифтем» (В. Мазагаев. Конституционное право. «Вечерний Душанбе», 28 июня 1989). Ин гап ҷон дорад. Ин ҷо андешаи ҷиддӣ баён шудааст. Ҳангоми муайян кардани сабабҳои аҳволи имрӯзан забони тоҷикӣ ва ҷораҳои ислоҳи кор инро бояд ба назар гирифт.

Чунонки дидем, аз байн рафтани таъсири пуркуввати анъанаҳои ҷандинасраи марказҳои маданият ё ки суст шудани ин таъсири ба забони адабӣ ҳаробӣ овард. Аммо О. Исломов забони адабиро аз таъсири марказҳои таъриҳӣ боз ҳам дуртар бурда, ба лаҳҷаҳои кӯҳистони ҷануб асос додан меҳоҳад. Ӯ ҳатто мегӯяд, ки «ҳуди устод Айнӣ... ибтидо ба унвони забони китобҳои мактабии тоҷикон лаҳҷаҳои тоҷикони кӯҳистонро пешниҳод мекард, зеро ба қавли устод ин лаҳҷаҳо аз луғати туркӣ орӣ буда, бар қоиди сарфу наҳви форсӣ мутобиқати тамом доранд». Оре, устод Айнӣ барои таъмини тараққии забони адабӣ пурра истифода кардани имкониятҳои фаровони лаҳҷаҳои кӯҳистони Тоҷикистонро зарур медонист (ва мо инро дар мақолаи дигаре ҳоҳем дид), лекин ба сифати пояи асосии забони адабӣ истифода гардидани лаҳҷаҳои Миёнколот — Бухорову Самарқандро дуруст мешумурд. На факат адабиёти классикии форсиву тоҷикӣ, балки дар замони мо таҷрибан эҷодии ҳуди устод Айнӣ ва нависандагони дигар ҳам ба субут расонидааст, ки он ғоҳ бунъёди асосии забони адабӣ дуруст таъин гардида

буд. Баъдтар вазъият дигар шуд ва ҳоло асоси забони адабии точики шаҳри Душанбест. Аз анъанаҳои устуори инкишофи олии забони адабӣ маҳрум будани Душанбе имкон намедиҳад, ки ин вазифа бо муваффақият иҷро шавад. Вале ба ҳар ҳол азбаски дар Душанбе намояндағони ҳамаи районхову вилоятҳои тоҷикнишин ҷамъ омадаанд, имкон бештар аст, ки онҳо ҳама якҷоя забони адабиро ғизо диҳанд, асоси забони адабӣ то андозае фароҳ бошад, унсурҳои шеваю лаҳҷаҳои гуногуниро фаро гирад. Агар факат лаҳҷаи як вилояти қӯҳистон, чунон ки О. Исломов меҳоҳад, асоси забони адабӣ қарор мейфт, мо аз заминай фароҳи забони адабӣ маҳрум мегардиdem, аз анъанаҳои марказҳои таърихии бостонӣ боз дурттар мерафтем.

Имрӯz иштироки лаҳҷаҳои қӯҳистон дар инкишофи забони адабӣ ба маротиб зиёдтар аз он аст, ки дар солҳои бисту сӣ буд. Акнун на танҳо шоирони бисёре, балки насрнависоне ҳам ҳастанд, ки ба адабиёт аз қӯҳистон омадаанд. Намояндағони қӯҳистон дар байни рӯзноманигорон, кормандонии телевизиону радио, матбуоту нашриёт, мактабу маориф, аз ҷумла дар миёни муаллимони мактабҳои олӣ ҳоло бисёранд. Ҳамаи инҳо соҳаҳои мебошанд, ки ба инкишофи забони адабӣ таъсири доимӣ доранд. Пас, таъсири лаҳҷаҳои ҷануб ба забони адабӣ минбаъд боз меафзояд. Афзоиши таъсири лаҳҷаҳои ҷануб ба забони адабӣ имрӯz як процесси қонуманди таърихист, ки асоси забони адабиро фароҳтар, имконияти онро афзунтар, бунъёди ҳалқии онро устуортар ҳоҳад кард.

Бисёр муҳим аст, ки афзоиши ин таъсир хилоғи роҳҳои инкишофи таърихии забони адабӣ ва анъанаҳои пурсамари он сурат нагирад, ба андухтаҳои олии он ба тарзи табии дороиҳои тоза илова намояд. Барои ин, ки дар воқеъ чунин шавад, лозим аст, ки монанди О. Исломову Т. Варқӣ рафтор накунем, таърихро дурусту бетаҳриф донем, аз анъанаҳои бузургу ҷаҳоншумули инкишофи фарҳангӣ ҳуд оғоҳ бошем.

Ғайр аз ин чунонки забони адабӣ мардумро ҳамназдикиӣ, яқдилӣ, ягонагӣ меомӯзад, баҳсҳои атрофи забон ҳам бояд ба рангे сурат ёбанд, ки иттиҳоди мардум мустаҳкам шавад.

Ҳокимииятҳоҳону мансабталошон дар сари тақсими «минтақаҳои ҳукмронӣ» ва маснадҳо байни ҳалқи мо ҷудой меандозанд. Онҳо моро пораву парешон кардаанд. Ба манфиати онҳо буд, ки дар вакташ моро аз марказҳои маданият маҳрум намуданд ва хостанд, ки оянда моро ба боди нестӣ диҳанд. Имрӯz ҳам маҳалпарастӣ танҳо ба фоидай як мушт дунъёчӯёни бадғараз, танҳо бар зарари ҳалқ, бар зарари ягонагии миллий амал мекунад. Ва ҳол он ки дар шароити ҳозира ҳалқе, ки ягонагии миллий надорад, оянда наҳоҳад дошт. То ин ҳукмҳоҳову маснадҷӯйҳо имкон доранд, ки ба шуури мардум заҳри маҳалпарастӣ пошанд, ҳавфи маҳрумӣ аз оянда ба сари ҳалқи мо таҳдид ҳоҳад кард. Йи ҷо позаҳре зарур аст, доруе даркор аст, ки таъсири он заҳрро нест кунад. Як ҷузъи ин позаҳр

ҳамоно мубориза дар роҳи маданияти сухан ва тозагии забон аст, муборизаи умумӣ барои устувор кардани пояҳои забони адабист. Дар ин роҳ бояд ҳама баробар мубориза кунем.

Мубориза дар роҳи мақоми давлатии забони тоҷикӣ тамоми ҳалқро ба по хезонд. Он гоҳ ҳама аз як гиребон сар бароварданд. Мубориза дар роҳи маданияти сухан низ бояд муборизаи ҳамагонӣ бошад, тамоми ҳалқ, мардуми ҳамаи ноҳияву вилоятҳоро баробар фаро гирад. Забони адабии ғаноманду зурманд ва зебову шево ба тамоми ҳалқи мо — чи ба қулобиву ғармӣ, чи ба ҳисориву истаравшанӣ, чи ба ҳуҷандӣ ва самарқандиву буҳорӣ зарур аст. Барои ҳамаи инҳо як забони адабии умумӣ даркор аст. Пас, бояд дар мубориза ҳама яқдилу ҳамдаст бошанд. Он гоҳ мурод ҳосил ҳоҳад шуд.

Забони адабӣ беҳтарин ҳусусиятҳои ҳамаи лаҳҷаҳову шеваҳоро бояд дар бар гирад. Ҳар як тоҷики маданий бояд кам ё беш аз беҳтарин ҳусусиятҳои ҳар шеваю лаҳҷа огоҳ бошад, тоқи муносибати онҳоро ба забони адабӣ муайян карда тавонад, ҷун лозим омад, аз ҳисоби онҳо тавонони забони адабиро як зарра афзоиш диҳад.

Ҳар неку баде, ки ҳалқ дорад, бояд бидонем. Як зарра имконияте, ки дар ягон гӯши зиндагии ҳалқ ҳаст, бояд аз назар дур намонад ва ба ғоидай ҳуди ҳалқ истифода шавад. Ҳоло на маҳалпарастӣ, балки ҳамапарастӣ, ҳалқпарастӣ зарур аст! Агар ҳар қадоми мо ба гилемгӯши ҳуд часпида бинишинем, ҳама баробар ё паси яқдигар нобуд ҳоҳем шуд! Ҷисман ё маънан нест ҳоҳем шуд! Пас, ҳама яқҷоя бояд мубориза барем.

4

21 февраля соли 1989 дар шаҳри Душанбе, дар назди ҳонаи ҳукумат якумин намоиши ҷавонони тоҷик баргузор гардид. Ҷавонон нахустин бор барои ҳакталаӣ ба майдон баромаданд ва ба саволҳои ҳуд ҷавоб хостанд. Саволҳои онҳо асосан ба мақоми давлатии забони миллий даҳл дошт.

Яке аз ҷавонон ҳангоми суханронӣ аз минбар дар соҳтани як ҷумла саҳви кард ва саҳви ҳудро ислоҳқунон аз аҳли митинг узр пурсид, ки забони модарии ҳудро ҷандон намедонад, доностон меҳоҳад, вале имкон набуд ва ҳанӯз нест, ки нағз бидонад, аз ҳамин сабаб бисёр ғалат мекунад.

Ҷун он шаҳс узри саҳви ҳудро гуфт, бисёр ҷавонони майдон ба тасдиқи гуфтаи ӯ садо баланд карданд. Доностон, ки онҳо ҳама медонанд, ки аз забон дур шудаанд ва меҳоҳанд, ки онро нағз бидонанд. Ҳар дағъа ки ба ин ҳақиқат бовар ҳосил мекунам, ҳурсанд мешавам, зеро, алҳақ,

Он кас, ки надонад ва бидонад, ки надонад,
ӯ лошҳари хеш ба манзил бирасонад.

Ҳар кас, ки надонад ва надонад, ки надонад,
Дар ҷаҳли мураккаб абадуддаҳр бимонад.

Аз ҳаљи мураккаб ҳазар! Пай бурдан аз надонистани худ давлати бузургест, зеро ба сүн донистан раҳнамун метавонад буд. Ҳоло, ки бисёр қасон аз пиру ҷавон ба надонистани забони модарӣ ё бад донистани он икроранд, инро аломати некӣ бояд донист.

Ин аст, ки дар муҳокимаҳову мушовираҳо, саҳифаҳои матбуот ва ғайра роҳҳои ислоҳи кор тақлиф шуда истодааст, ки барои беҳтар, шудани вазъи забони адабӣ, барои беҳтар донистани забони модари чиҳо кардан лозим аст. Бисёре аз ҷавонону миёнсолон бар ин ақидаанд, ки барои беҳтар кардани вазъи забони адабии тоҷикӣ ба форсии имрӯзai Эрон ва дарии Афғонистон рӯй овардан даркор аст, аз онҳо, ки асолати ҳалқиву классикии суханро бештар нигоҳ доштаанд, бисёр ҷизҳо бояд омуҳт.

Аз солҳои шаст аст, ки дар Тоҷикистон майлу рағбат нисбат ба Эрону Афғонистон, ҳусусан забони форсии ин кишварҳо пайваста меафзояд. «Об агар сад пора гардад, боз бо ҳам ошнност». Ҳамин ки рафтумади мардуми советӣ ва хориҷиён саршуд ва дидар ба дидори ҳамхунони ҳамса расидан гирифт, боз меҳри онҳо дар дили мо ба ҷунбиш омад.

Ҳоло мардуми тоҷик ҳар ҷой бештар мефаҳманд, ки забони тоҷикӣ як ҷузъи забони форсист, байни забони мо ва дарии Афғонистону форсии Эрон фарки кироӣ нест, ин се моҳиятан як забон аст. Донишмандони Эрону Афғонистон низ инро ба таъқид меоранд. Олимӣ машҳури Эрон Парвези Нотили Хонларӣ гуфтааст: «Забони форсии тоҷикӣ ба забони ҳозираи форсии адабӣ беш аз лаҳҳаҳои дигар қаробат дорад». Ба ин ҳукими донишманди мӯҳтарам шак овардан лозим нест. Забони устод Айнӣ, забони навиштаҳои баъзе нависандагони дигари мо аз ҳамин ҳақиқат гувоҳӣ медиҳад. Лекин забони баъзе тарҷумаҳо, рузномаву маҷаллаҳо, як қисми барномаҳои радиову телевизиони Тоҷикистон, гуфтугӯи нимтоҷикии баъзе «зииёйён» ва ғайра ҷунон аст, ки онро тоҷикӣ номидан ҷандон дуруст наҳоҳад буд ва аз ин рӯ аз форсӣ ҳам дур аст. Тоҷикистон асила, тоҷикистон ҳақиқии покизаву дуруст ҳамон форсист. Тоҷикистон сақат форсӣ наҳоҳад буд, сазовори ин ном нест.

Моддаи якуми Қонуни забони РСС Тоҷикистон ин аст: «Забони давлатии Республиқаи Советии Социалистии Тоҷикистон забони тоҷикӣ (форсӣ) мебошад». Ҷунон ки мебинем, расман эътироф шудааст, ки тоҷикӣ форсист. Пас, забони мо бояд сазовори ин ном бошад. Ин ном хеле олист. Забони форсӣ дар ҷаҳон ҷун яке аз мӯъчизаҳои эҷодкории маънавии инсон шӯҳрат ёфтааст. Барои ин ки ҳақ дошта бошем забони худро бо ифтиҳор забони форсӣ ё форсии тоҷикӣ биномем, лозим аст, ки маданияти сухани тоҷикӣ, ҳусусан сифати эстетикии навиштаҳои худро ба савияи баланди баробари шӯҳрати забони форсӣ боло барем.

Маълум аст, ки забони мо аз аввал, аз замони Рӯдакӣ, ҳат-

то хеле пештар аз он форсӣ ва форсии дари ном дошт. Номи адабиёте, ки дар Мовароуннахру Ҳуресон ба вучуд омадааст, низ адабиёти форсӣ буд. Устод Айни агарчи соли 1926 китоби машҳури худро «Намунаи адабиёти тоҷик» унвон кардааст, дар доҳили он нисбат ба забону адабиёти Осиёи Миёна аксаран истилоҳи «забони форсӣ» ва «адабиёти форсӣ»-ро ба кор мебарад. Соли 1929 Тоҷикистон ба ҷумҳурияти иттифоқи табдил ёфту ба ин муносабат як китоби раиси Шурои Комиссарони Ҳалқии РСС Тоҷикистон Абдураҳим Ҳоҷибоев ба номи «Ҷумҳурияти ҳафтум — Тоҷикистон» чоп шуд. Муаллиф дар ин китоб гуфтааст. «Забони асосии тоҷикон... форсист. Забони форсии тоҷикон аз забони ҳозираи Эрон бо тозагии худ фарқ дорад» (саҳ. 11).

Ин аст, ки номи «форсӣ» нисбат ба забони мо дар Тоҷикистон то аввали солҳои сӣ давом карда, баъд тамоман «тоҷикӣ» шуд.

Пас, чи сабаб буд, ки забони форсӣ дар Осиёи Миёна баъди Инқилоби Октябрь забони тоҷикӣ ном гирифт? Ин кор худ ба худ шуд ё ки қасеву воқеае сабаб гардид? Бешубҳа, ин ҷо сабабҳои ҷиддӣ дар миён буданд.

Номи «забони тоҷикӣ» (на «адабиёти тоҷикӣ»), инчунин иборан «лӯғати русиву тоҷикӣ» ва монанди инҳо дар баъзе сарчашмаҳои Осиёи Миёнаи қарни XVIII—XIX ва оғози асри XX гоҳ-гоҳе ба назар мерасид, вале «забони тоҷикӣ» ҳанӯз ҷандон маънои истилоҳӣ надошт ва номи расмӣ набуд. Аммо номи «Тоҷикистон» тамоман вучуд надошт. Устод Айни соли 1932 гуфта буд:

Понздаҳ сол пеш аз ин ба ҷаҳон
Тоҷикистон набуду номаш ҳам,
Буд оре ба ном қуҳистон,
Қӯҳсоре ҳаробу пурмотам.

Истилоҳи «Тоҷикистон» аз нимаи солҳои бист, аз вақти таъсиси ҷумҳурияти мо (1924) пайдо шуд: унвони республикаи навбуњӯёди моро аз номи ҳалқи тоҷик гирифтанд. Ба ҳамин муносабат ва аз ҳамин вақт истилоҳи «забони тоҷикӣ» мақоми расмӣ ва шӯҳрат ёфт ва номи «адабиёти тоҷик» пайдо шуда, аз охири солҳои сӣ, асоса० баъди нашри дуввумин тазкираи советии тоҷикӣ — «Намунаҳои адабиёти тоҷик» (Сталинобод, 1940) нисбат ба адабиёти то садаи XVI истилоҳи «адабиёти форс-тоҷик» ба кор даромад.

Чунон ки мебинем, пайдоиши истилоҳоти «Тоҷикистон», «адабиёти тоҷик», «адабиёти форс-тоҷик», расмият ва шӯҳрат ёфта ни истилоҳи «забони тоҷикӣ» натиҷаи дигаргуниҳои иҷтимоиву сиёсии солҳои бисту сӣ, аз ҷумла натиҷаи таъсиси давлати миллии тоҷикон буд. Мо он гоҳ бо ифтиҳори тамом номи давлати худ, инчунин номи забону адабиёти худро аз қалимаи «тоҷик», ки ҷанд аср пештар номи эрониёни Осиёи Миёна, яъне унвон

ни халқи мо шуда буд, гирифтем. Якумин бор халқи мо бо номи худ шұхрат ёфт ва забону адабиёти ү бо он ном гүшниши ни ахли олам гардид. Ба ин маънӣ истилоҳоти мазкур барои амикрафти худшиносии иҷтимоиву таърихии халқ ва худогоҳии миллии мардум бағоят роли калон бозид.

Истилоҳоти нави «Тоҷикистон», «забони тоҷикӣ», «адабиёти тоҷик» ва монанди инҳо солҳои бист барои устувор шудани пояҳои миллат, барои аз нобудӣ нигаҳдорӣ шудани тоҷикон, барои муборизаи зидди пантуркизм ва бокимондаҳои вай хизмати басазо адо намуд. Метавон гуфт, ки мо маҷбур будем истилоҳоте аз қабили «забони тоҷикӣ» ва «адабиёти тоҷик» рӯи кор орем. Чунонки маълум аст, пантуркистҳо солҳои бист даъво доштанд, ки халқе ба номи тоҷик вучуд надорад ва онҳое, ки ҳоло худро тоҷик мегуянд, дар асл узбек мебошанд, vale бо таъсирӣ мактабу мадраса забони модарии худро гум карда, забони форсиро қабул намудаанд, ба ин мардум истиқлоли миллӣ ва ҷумҳурият додан лозим нест. Дар айни замон ҳар кас худро ба исрор тоҷик номид, барои халқи тоҷик ҳақ талабад, ҳусусан агар забони худро забони форсӣ хонад, пантуркистҳо ба у гуноҳи панэронистӣ ва панисломисти нисбат медоданд. Ва ҳол он ки панэронизму панисломизм он вактҳо ҷараёнҳои зидди соҳти советӣ ба шумор омада, барои маҳкум намудани касе ё аз байн бурданӣ ү дар дasti сиёsatfurӯshҳо чун як силоҳи хуби сиёсӣ хизмат мекард.

Дар он шароити муборизаҳои саҳти сиёсӣ сиёsatмадорону равшанфирони тоҷикро лозим омад, ки худро аз дигар халқҳои эронии кишварҳои ҳамсоя андаке дур гиранд, асли эронии худро таъқид накунанд, решоҳои халқи худ ва маданияти ўро фақат ба номи «тоҷик» устуворӣ диханд. Аз ҳамин ҷост, ки забони форсиро барои тоҷикони Осиёи Миёна «забони тоҷикӣ» номидан лозим омад, ба ҷои истилоҳи мавҷудаи «адабиёти форсӣ» истилоҳоте монанди «адабиёти тоҷик» ва «адабиёти форсиву тоҷикӣ» соҳтан зарур шуд.

Барои пайдоиши ин истилоҳоти нав, ба амал ҷорӣ гардидан ва ба расмият шинохта шудани онҳо чанде аз пешвоени халқ, аввало устод Айнӣ ва Абдулқодир Муҳиддинов, инчунин Шотемур, Нурсатулло-маҳсум Лутғуллоев, Бобоҷон Faғurov ва дигарон басо талош кардаанд ва хизмати онҳо фаромушношуданист. Истилоҳоти мазкур дар дasti он муборизон барои барқарор доштан ва муҳофизати истиқлоли халқи тоҷик, барои исботи ҳуқуқи тоҷикон ба мероси фарҳангӣ, аз ҷумла барои исботи ин, ки тоҷикон дар адабиёти бузурги форсӣ иштирок намудаанд ва имрӯз ба он ҳақке доранд, чун силоҳи бурroe хизмат кардааст.

Ин аст, ки ин истилоҳот ба фармоиши таърих пайдо шудаанд ва дар сарнавишти халқи тоҷик роли таърихӣ бозидаанд. Аз ин рӯ, онҳо барои мо бисёр азизанд ва ба назари дигар миллатҳои эронинажод ҳам имрӯзу минбаъд арзишеро сазоворанд.

Инак, боз меоем ба сари баҳсҳои имрӯза, ки дар Тоҷикистони мо торафт авҷ мегиранд ва ба муносабати мақоми давлатӣ ёфтани забони тоҷикӣ аҳамияти маҳсус пайдо мекунанд.

Гурӯҳе аз қаламкашҳои ҷавону миёнсол кӯшиш доранд, ки забони адабии тоҷикӣ ҳарҷӣ бештар ба форсии Эрон ва дарии Афғонистон наздик бошад, на факат баъзе истилоҳот, балки бисёр қалимаву ибораҳо ва тарзҳои ибораороиву ҷумлабандӣ, ки дар форсиву дарии ҳозира маъмуланд, ба тоҷики ҳам расм шаванд.

Гурӯҳи дигар, ки бештар иборат аз қаламкашҳои солдида ва аҳли назария мебошанд, дар ин кор моро ба эҳтиёт даъват менамоянд ва таъқид мекунанд: «Шарт нест, ки дар тақлиди ҳамсаёҳои ҳамзабон қалимаҳои номашҳури арабӣ, форсииҳои қадим, воситаҳои арҳаистии грамматикии ва монанди онҳоро фаровон истифода барем» (Р. Амонов ва Р. Фаффоров. Дар забон ҷӣ қачравиҳо мавҷуд аст. «Тоҷикистони Советӣ», 7 дебабри 1988).

Ин баҳс, ки солҳои охир авҷ ёфт, хеле пештар — охири солҳои бист сар шуда буд. Он гоҳ ҳам баҳсе ба миён омада буд, ки забони адабии тоҷик бояд ҷӣ гуна бошад. Он вактҳо—солҳои бист баъзеҳо маслиҳат дода буданд, ки форсии онрӯза, забони матбуоти онвактаи Эрон дар Тоҷикистон ҳам ба сифати забони адабӣ қабул шавад, то ки тоҷикон тавонанд, ки дар Шарқи форсигӯён гояҳои инқилобӣ интишор диханд. Устод Айнӣ ба ин пешниҳод зид баромад ва гуфт: «Аввал хеш, байдар дарвеш», аввал бояд ҳалқи худро ҳатту савод омӯзем ва ба роҳи пешрафти замонӣ барорем. Устод Айнӣ ақида дошт, ки тақлиди форсӣ норавост, забони адабии мо аввалан бояд ба оммаи тоҷик ғаҳмо бошад ва тоҷикии ҳақиқӣ ба форсигӯёни дигар кишварҳо мағҳум ҳоҳад омад. Ин ҳақиқатро он вакт баъзе зиёёни дигар ҳам пай бурда буданд. Чунончӣ, Абдулқодир Муҳиддинов, ки дар мубориза ҳамфирӯз ҳамдасти устод Айнӣ буд, гуфтааст: «Забоне, ки барои оммаи мо ғаҳмиданаш осон бошад, он забон барои мардуми порсигӯи Эрону Афғонистон ва Ҳиндустон ҳам чун забони адабии умумӣ пазируфта ҳоҳад шуд».

Ба назар мерасад, ки чунин гузориши масъала он рӯз ҳам дуруст буд, имрӯз ҳам дуруст аст. Фақат мағҳуми «забони содда» имрӯз назар ба ғаҳмиши мардуми он рӯз андаке маънои дигар бояд дошта бошад: ҳоло миёни «забони содда» ва забони оддӣ бояд фарқе гузорем. Забони адабии тоҷикӣ имрӯз ҳам бояд содда бошад, vale ҳадӣ не. Дар ин сурат тоҷикии имрӯза ба форсии ҳозира наздиктар ҳоҳад буд.

Оре, солҳои бисту сӣ ҳам маълум буд, ки форсиву тоҷикӣ як забон аст. Устод Айнӣ таъқид мекард, ки «дар миёни онҳо фарқи асосӣ нест». Модомки дар миёни форсӣ ва тоҷикӣ фарқи асосӣ мавҷуд набудааст, пас чаро устод Айни намехост, ки

форсии адабии ҳозира барои тоҷикон ҳам ба сифати забони адаби қабул шавад? Ин оё чунин маъни надорад, ки форсӣ дигар асту тоҷикӣ дигар ва ҷои ҳар қадоме бояд дигар бошад? Дар ҳақиқат, ин ҷо магар зиддияте дар ақидаи Айнӣ ва тарафдорони уроҳ наёфтааст?

Ба фикрам, ин ҷо зиддияте ба назар намеояд. Айнӣ ақида дошт, ки дар миёни форсиву тоҷикӣ «фарқи асосӣ нест», вале аз ин мебарояд, ки фарқи ғайри асосӣ ҳаст. Устод Айнӣ ба ҳар ҳол байни форсиву тоҷикии ҳозира фарқе медид ва ин хеле муҳим аст. Инро имрӯз ҳам бояд фаромуш накунем.

Устод ин фарқро пеш аз ҳама аз он иборат медонист, ки дар форсии ҳозира калимаю ибораҳои арабӣ бисёранд ва онҳо чи ба авоми Эронӣ, чи ба авоми тоҷик номафӯманд. Албатт, дар забони форсӣ калимаю ибораҳои арабӣ зиёдтар аз он аст, ки дар тоҷикӣ мебинем. Лекин аз эҳтимол дур аст, ки ба ин сабаб, масалан, навиштаҳои рӯзномаи форсӣ ба ҳонандагони ҳудаш мағҳум набошад. Агар фаҳмо намебуд, рӯзноманигорон он калимаю ибораҳои арабиро ба кор намебурданд. Бисёре аз он калимаю ибораҳо ба форсӣ ҳазм шудаанд ва бино бар ин беибо ва фаровон ба кор мераવанд.

Ба форсӣ бештар нуғуз доштани забони арабӣ аз истифодаи ҷамъи шикаста ҳам маълум мешавад. Ҷамъи шикастани арабӣ (ҳабар-аҳбор, матлаб-матолиб, ҷавҳар-ҷавоҳир, шоиршуаро, фозил-фузало ва ғ.), бо часпаки -от ҷамъбанӣ шудани калима (талаб-талабот, аҳбор-аҳборот ва ҳоказо) дар забони форсии Эрон ва дарии Афғонистон бисёр ба ҷашм меҳурад, аммо дар забони умумиҳалқии тоҷикӣ ҳеле кам мушоҳид мешавад ва бино бар ин дар забони адабии ҳозираи тоҷикӣ кам истифода мегардад.

Холо баъзеҳо меҳоҳанд, ки ҷамъи арабиро ба забони адабии тоҷикӣ ҳарҷӣ бештар ҷорӣ кунанд. Ба фикри мо, ҳуддорӣ аз ин кор беҳтар аст. Ҷун ҷамъи арабӣ дар забони умумиҳалқии тоҷикӣ кам аст, агар дар забони адабӣ бисёр шавад, забони адабиро аз асоси ҳалқӣ дур мебарад.

Дуруст аст, ки дар забони адабии асрҳои гузашта, аз ҷумла дар асарҳое, ки дар Мовароуннаҳру Ҳуросон таълиф ёфтаанд, ҷамъи арабӣ бисёр лида мешавад. Ин ҳам як далел аст барои он рафиқон, ки дар тоҷикии ҳозира ҷамъи арабиро бештар ҷорӣ кардан меҳоҳанд. Вале ба ин муносибат ҳамиро хотиррасон кардан лозим аст, ки ҷамъи арабӣ дар оғаридаҳои гузаштагони мо — дар навиштаҳои асрҳои гузашта на ҳамеша ва на дар ҳамаи асарҳо бисёр буд, балки дар асарҳое, ки муаллифонашон ба ороиши сухан дикқати маҳсус додаанд, бештар буда, дар асарҳое, ки нигорондаашон камтакаллуф аст, ҳеле кам ба назар мерасад. Ҷунончӣ, ҳангоме, ки ин мақола дар дасти таълиф буд, китоби «Ҳақоиқ-ул-адвия» ба номи «Гиёҳномаи Абӯмансури Муваффақ» аз чоп баромад. Камина хостам, ки таносуби ҷамъи тоҷикиву арабиро аз ин китоби асри

Х бисанчам ва фақат аз ду саҳифаи аввали он (муқаддима) ҳамъбандиро ба шумур овардам. Натиҷа ин аст: часпаки ҳо 19 бор, часпаки -он — 9 бор, ҳамъи арабӣ — 5 бор омодааст. Албатта, дар асоси ду саҳифа ҳулосаи куллӣ баровардан мумкин нест, аммо аз ин рақамҳо қатъи назар кардан ҳам нашояд. Ин рақамҳо нишон медиҳанд, ки дар гузашта баъзан ҳамъи арабӣ нисбат ба ҳамъи форсӣ мавқеи ноҷизе доштааст. Пас, ҷаро имрӯз бояд мавқеи бештар дошта бошад? Не, имрӯз ҳам мавқеи он дар забони адабӣ бояд чунон бошад, ки дар забони умумиҳалқӣ ҳаст.

Сайд Сиддик ва Ҳусайн Нарзулло таклифе пеш ниҳоданд, ки ба тоҷикии адабии ҳозира калимаҳои арабӣ аз руи қэйдҳои арабӣ, яъне ба тарзи шикаста ва бо часпаки -от ҳамъбандӣ шаванд, аммо калимаҳои тоҷикии сирф мувофиқи қоидаи тоҷикий, яъне бо часпаки -ҳо ва -он ҳамъ шаванд («Тоҷикистони советӣ», 2 июли 1989). Фикри камина ин аст, чунин пешниҳод қобили қабул нест, чунки ба сухан маҳдудияти сунъӣ меандозад. Чунин «тақсимот», ки калимаҳои арабӣ фақат ба қоиди арабӣ ҳамъбандӣ шаванд ва часпакҳои тоҷикий танҳо бо калимаҳои тоҷикий ба кор раванд, дар забони мо ҳеч гоҳ вуҷуд надошт. Қасе ҳақ надорад, ки қоидаҳои мавҷудаи забонро ба назар нағирифта, худсарона қоидаҳои нав бофта бароварад.

Оре, ҳамъи арабӣ дар форсии адабии ҳозираи Эрон ва дарии имрӯзаи Афғонистон бисёр ба кор меравад, вале ин ҳаргиз далел бар ин шуда наметавонад, ки дар форсии тоҷикий ҳам бояд фаровон истифода гардад.

Ҳулласи гап, миёни забони тоҷикиву форсӣ фарқ ҳаст. Агарчи «фарқи асосӣ нест» ва бештар тафовути ҷузъӣ дида мешавад, ба ҳар ҳол баъзан ҷузъиёти ҷиддӣ ҳам ба назар мепрасад. Муҳакқиқони забоншинос як қисми он фарқҳоро нишон додаанд.

Баъзе аз ин фарқҳо ба ҳамин қарибихо ё ду-се қарн пештар пайдо шудаанд, баъзеи онҳо аз ин ҳам зиёдтар таъриҳдоранд. Форсии Мовароуннаҳру Ҳурросон аз аввал дорон махсусиятҳое буд ва чунон ки ишора шуд, аз форсии дигар вилоятҳо фарқ мекард. Дар зарфи ду-се садсолаи охир, ки робитаҳои Осиёи Миёнаву Эрон суст шуда буд, чунин фарқ бештар қувват гирифт. Роҳҳон инқишифи забони форсӣ ва тоҷикий дар садаи XVIII — XIX аз баъзе ҷиҳатҳо ба якдигар кам монандӣ дошт. Ин номонандӣ дар асри XX бо суръати бештар афзуд.

Устод Айнӣ шояд ҳамин тафовутҳоро дар назар дошт, ки ба сифати забони адабии Тоҷикистон қабул шудани форсии ҳозираро мувофиқи мақсад намедонист. Ба фаҳми камина, ин ҳакикатро имрӯз ягон лаҳза аз ёд набояд бароҳрем.

Бешубҳа, кам-кам ба форсии Эрон ва дарии Афғонистон наздик шудани забони адабии ҳозираи тоҷикий рӯйдоди судманди муҳиммӣ буда, боиси афзоиши имконоти забони тоҷи-

кі ва баландтар рафтани маданияти сухан хоҳад гашт. Вале бояд нагузорем, ки ин раванд маҳсусиятҳои таърихии забони тоҷикӣ, фарқҳои форсии Осиёи Миёнаро аз байн барад. Мо аз форсию дарӣ нигаҳдошти асолати сухан ва риояи меъёрҳои ҳалқиву классикии забонро бояд омӯзем, вале симои хоси худро аз даст надиҳем. Агар мо дар забон маҳсусиятҳои мовароуннаҳри қадими худро аз даст диҳем, дар олами порсигӯйҳо аз мавқеи таърихии худ маҳрум мешавем, дар тараққии забони форсии ягона дар оянда бо рангбандиҳои маҳсус ҳиссаи хосе гузашта наметавонем.

Халқи тоҷик ҳамеша як ҷузъи олами порсигӯён буд, узви фаъоле буд, ки барои тараққии ин олами нопайдоканор дар ҳар ришта саҳме мегирифт ва ин ҳам доимо саҳми хосе буд. Ин саҳмгирии таърихии ҳалқи тоҷик минбаъд бояд нақши нағоёнтаре дошта бошад. Аммо ҷунин вазифаи бузургеро бидуни ривоҷи шевай хоси худ наметавон иҷро кард. Чи дар забон, чи дар адабиёт, чи дар соҳаҳои гуногуни санъат бояд шевай хосе дошта бошем, то ки ба заҳираи умумӣ ҷизе аз худ илова намоем.

Ин вазифаро ба тақлид иҷро карда наметавонем. Баъзе ҷавонон, ки ба форсии Эрон ва дарии Афғонистон тақлид меқунанд, барои инкишофи забони адабии тоҷикӣ хизмати хирсонга адо менамоянд. Миёни омӯзиши эҷодкорона ва тақлид фарқи ҷиддӣ бояд дид. Тақлид асосан хоси овони қӯдакиву наврасист. Агар ҳоҳем, ки овони қӯдакӣ бисёр қашол наёбад, ҳарҷӣ зудтар роҳҳои омӯзиши эҷодкоронаро бояд ҷуст.

Асрҳост, ки ҷунон ки ишора рафт, ҳама форсигӯён форсии тоҷикиро намунаи ибрат донистаанд. Агар имрӯз ҳам намуна аст, шояд аз ҷиҳати ҳаробӣ ва пастмаданияти бӯшад. Гардиши айёро бинед, ки дирӯз ҳама ҳамзабонони мо аз мо форсӣ меомӯхтанд, имрӯз мо аз онҳо бояд тоҷикӣ омӯзем. Осиё ба навбат будааст, имрӯз навбати мост. Пас, бояд аз навбат намонем, дар вақташ, ба он андоза, ки Ҷетиёҷ ҳаст, ғами фардову пасфардоро ҳӯрем.

Набояд гумон кард, ки он вактҳо, ки ҳамзабонони мо аз мо забон ёд мегирифтанд, мо аз, касе ҷизе намеомӯҳтем. Не, ҳаргиз ҷунин нест. Мардуми мо дар тӯли таъриҳ ба ҳоли ҳама дидай ибрат дӯхта буданд, на танҳо забон, ҳама ҷиз ёд мегирифтанд. Он омӯзиши аҷдоди мо ҳамеша омӯзиши эҷодкорона буд, на тақлидкорона. Аз ҳамин сабаб онҳо аксаран ҳамрои пешсафони таърихи башар қадам задаанд.

6

Солҳои сиву чилу панҷоҳ имкон надоштем, ки аз порсигӯёни Эрону Афғонистон, аз он ҳамхунҳову ҳамзабонҳои худ ҷизе биёмузем. Ин кор манъ шуда буд. Ҳатто солҳои шаст ҷунуналмаҳои донишкада, донишгоҳ, донишҷӯй ва монанди инҳо ба тоҷикӣ истифода шудан гирифт, аз ҷумла камина истифо-

дан онхоро чоиз доиста, низ ба кор бурдам, як забоншиноси мансабдор ба ман айби сиёсӣ нисбат дод, ки гӯё пайрави феодализми шоҳаншоҳи Эрон ҳастам, забони тоҷикиро аз қалимаҳои университет, институт, студент маҳрум намуда ва аз забони русӣ чудо карда, ба забони форсӣ пайвастан меҳоҳам, яъне миллатчиям.

Чунин сиёсатфурӯшиҳо ва маҳдудиятандозиҳо ҳамеша ба зарари забони тоҷикӣ амал мекард. Азбаски зимомдорони замон ба ҳама ҷизҳову корҳои дунё факат аз назари синғӣ менигаристанд, агарчи забон синғӣ нест, ҳар як унсури он аз ҷиҳати идеологӣ шубҳаангез менамуд ва метарсиdem, ки дар истилоҳот, захираи лӯғавӣ ва дигар соҳаҳои забон ҷиҳоз аз ин лиҳоз ягон шакку шубҳа ба миён намеоварда бошад? Вале ҳарҷай бештар метарсиdem, гумон бештар пайдо мешуд. Ҳама умр ба тарс ва бадгумонӣ мезистем.

Забон монанди ҳар соҳаи дигари зиндагӣ инкишифи озод ва бемаҳдудият меҳоҳад. Маҳдудиятҳои иҷтимоӣ, сиёсӣ, мағкуравӣ, динӣ ва ғайра, ки ба тақозои замон пеш меоянд, боис мешаванд, ки як гӯшай мулки сухан нообод мемонад. Чунин ноободиҳо зиёд шудан гиранд, рӯзе ҳоҳем дид, ки мулк ҳама ҳарҷазор аст.

Тараққии озод ва бар ҳам задани маҳдудиятҳо чунин маъни надорад, ки аз талаботи ҳар гуна қоидаву тартибот озодем ва ҳақ дорем, ки ҳар чӣ ҳоҳем, биқунем. Забону услуб талаботи саҳте ҳам дорад, ки доистан ва риояи он зарур аст. Ҳудсарӣ дар забон, истифодаи ҳудсаронаи қалимаю ибораҳо, қолибҳои сухан — тарзҳои қалимасозӣ, иборабандӣ, чумлапардоӣ ва ғайра, ба ихтиёри ҳуд ба онҳо нисбат додани вазифае ё маъниие натиҷаи ноогоҳист. Инҳо ба забон бесару сомонӣ оварда, боиси ифодаи хираи фикр мегарданд ва ҳар дафъа фикри ҷандин нафарро ба хирагӣ мекашанд, ҷандин қасро ба хираబӣ меоранд. Истифодаи забон ва воситаҳои он бояд ба дониши устувору табъи салим асос ёфта бошад.

«Чуз аз вайрон сухан н-ояд бурун аз хотири вайрон,
Ба ҳикмат чун иморат шуд дилат, некусухан гаштӣ.

Тақлид, аз дигарҳо айнан гирифтани қалимаю ибора ё колабе, мумкин аст, соҳтори забонро аз дарун ҳароб кунад. Гоҳ, ҷавонони мо қалимаву ибораҳоеро, ки аз форсиву дарӣ омуҳтаанд, ҷунон ба кор мебаранд, ки дар он матн ё чумла ҳаргиз ғунҷоиш надорад, чун як ҷизи соҳтаву сунъӣ ва бегона аз матн ҷудо шуда меистад. Қалимаву ибораҳои оличаноби хушрехт ва пурмаъно дар чумлаи сусту вайрон ё барои ифодаи як фикри ноҷиз корбаёт омада бошад, албатта аз мавридиношиносӣ ва бетабъии гӯянда дарак медиҳад, ҳаргиз аломати ҳусни сухан нест, баръакс, аз маданияти пасти факт бозгӯй мекунад.

Ба диди камина, гап дар ин нест, ки қалимаҳоеро аз қаби-

ли қазоват, тасмим (тасмим гирифтан), бархе, баррасй, озмун, иброз, күмак, суннат, азиздошт, зодруз, зодсол, ҹашнруз дар навиштаҳои ҳаррӯза, дар матбуоти чории оммавӣ кор фармоем ё не. Корбасти онҳоро манъ кардан мумкин нест. Ягона талаб, ба ақидаи мо, ин аст, ки онҳоро дар ҷои худ, дар мавриди зарурат, яъне агар мазмуну услуби сухан дар мавриди муайян иҷэзат диҳад, ба кор бурдан лозим аст. Дар дигар мавриди худдорӣ беҳтар аст.

Солҳои охир расме пайдо шуд, ки ба ҷои **оид ба, доир ба нисбат ба** аксаран **оиди..., доири..., нисбати...** меѓуянд. Дар сари ин табдил баҳсе ҳам ҳанӯз давом дорад ва қаламкашҳо ба ду гуруҳи зидди якдигар тақсим шудаанд. Ба назари мо ҷунин мерасад, ки ҳар ду тарз ҳам дар забони мо метавонад вуҷуд дошта бошад. Ҳарду тарз ҳам дуруст аст. Агар яке аз онҳо нодуруст, шаклан ё маънан вайрон мебуд, аз истифодаи он худдорӣ лозим меомад. Фақат ба ин сабаб, ки навъи дуввум, яъне **нисбати...** аз дарӣ ё фэрсии ҳозира омадааст, онро манъ кардан нашояд.

Лекин аз руи он одати бади мо, ки як гапи нав, ягон қалима, ибора ё қолиби тоза ёд гирен, зуд гапи кӯҳнаро фаромуш мекунем, ҳоло кор ҷунин сурат гирифтааст, ки дар рӯзномаҳо, ҳатто дар баъзе асарҳои бадей дигар оид ба, доир ба, нисбат ба ҳеч ба назар намеояд, фақат **оиди..., доири..., нисбати...** ме-нависанд. Ё ки нафар гӯё фаромӯш шуда истодааст, гоҳ мебинем, ки ба ҷои он фақат **тан** (ду тан, даҳ тан) истеъмол гардиддааст. Ба ҷои нафар бештар истифода шудани тан ҳам шояд аз таъсири дариву форсӣ бошад.

Вале дар ин ки ибораи **соли равон** ҳоло ҳозир аз форсии Эрон ё дарии Афғонистон омад, шак нест. Бисёр хуб шуд, ки омад, зоро ибораи нағзест. Лекин аз чӣ бошад, ки баъди омадани он аз гапи муқаррарии ҳуд **соли ҷорӣ** даст қашидем, онро дигар ба кор намеорем. Ва ҳол он ки **соли ҷорӣ** ҳам айбе надорад. Ба ин зудӣ аз он ба куллӣ ру гардонидани мо, ба назарам, навъе аз носипосист.

Файр аз ин, бояд таъкид кунем, ки **соли равон** ба форсӣ на ба маъни соли ҷорӣ, балки ба ҷои соле, ки ба охир мерасад, ба кор мерафтааст. Агар дар ҳақиқат ҷунин бошад, онро ба ҷои соли ҷорӣ кэр фармудани нусхабардорони мо як тақлиди кур-курона будааст.

Чун як муродифи нав ёфтем, муродифи пештараро тамоман аз лавҳи хотир тарошида партофтани ё қатъиян аз он даст қашидан нишонаи чиддият нест, балки аз муносабати рӯяқӣ ва булҳавасонай мо дарак медиҳад. Муродифҳо барои он пайдо шудаанд, ки шаклҳои сухан, воситаҳои ифода, қолабҳо, имконоти забон бисёртар ва гуногуну рангоранг бошад. Агар ҳамин ки муродифи наве омухтем, муродифҳои мавҷударо аз ёд берун кунем, имкониятҳои забон зиёдтар намешавад, шояд ҳеч

имконияти наве ба даст наояд. Аз чунин муродифчүй фоидае нахохад буд.

Як одати бад, ки аз солҳои аввали инқилоб бисёр ривоҷ ёфт, ин буд, ки ҳар чиро, ки аз замонҳои гузашта бокӣ мондааст, чизи бад, заарнок ё нодаркор донистем ва қӯшидем, ки нест кинем. Ҳатто Ҷағозӣ ва шуллукгузорӣ, ки дар тибби ҳалқи ва илмии Шарқ асрҳо боз вуҷуд дошт, азбаски дар тибби аврупоӣ эътироф нашуда будааст, солҳои бисту сӣ манъ гардид. Соли 1949 инқилоби социалистӣ дар Ҳитой пирузӣ ёфту духтурҳои советӣ баъзе чизҳо аз усули хитоии табобат ёд гирифтанд. Он гоҳ шуллукгузорӣ чун як навъи «табобати социалистӣ» эътироф гардид ва шуллук ба аптекаҳо баромад. Мисли ҳамин корҳое ҳоло дар забони матбуоти тоҷикӣ низ рӯй дода истодааст. Чун баъзе ҷавонон ҷанд ҷиз аз дариву форсӣ ёд гирифтанд, ба ҷӣ сабаб бошад, қарор додаанд, ки ҳатман ин ҷазҳоро ба забони тоҷикӣ ҳам ҷорӣ қунанд ва албатта муродифҳои мавҷудаи тоҷикии онро аз истеъмол берун созанд. Дар натиҷа баъзе ҷизҳоеро, ки то ин вақт ба тоҷикӣ расм шуда буд ва аз ягон ҷиҳат айбе ҳам надорад, фақат ба сабаби ин, ки ба дариву форсӣ чунин намегӯянд, аз тоҷикӣ бароварда истодаанд. **Оид ба, нисбат ба, назар ба, баромада истодааст, анъана, маданият** ва монанди инҳо аз ҳамин ҷумлаанд. Ҳоло аз баромада истодааст, гуфта истодаам, давида рафт, ҷаста ҳест ва монанди ин баъзе шақлҳои феъл шарм мекунанд, анъана намегӯянд, ҳатман суннат мегӯянд қариб аст, ки ба ҷой маданият ҳам қултур гӯянд, чунки дар қадом қишиваре ვაзорати қултур мегуфтаанд.

Ин тақлидкорӣ гоҳ ба қуллӣ ҳилоғи маҳсусиятҳои забони тоҷикӣ меравад. Ҷунончи, дар забони форсӣ пешоянди аз нисбат ба тоҷикӣ ғаъъол буда, дар мавриҷҳо ҳам меояд, ки дар форсии тоҷикӣ дар он мавриҷҳо одатан дигар воситаҳои забон истифода мешаванд: ба форсӣ — дифоъ аз миҷан, ба тоҷикӣ — мудофиаи ватан; ба форсӣ — ҷонибдорӣ аз пешниҳодот, ба тоҷикӣ — тарафдории таклифҳо; ба форсӣ — интиқод аз қасе кардан, ба тоҷики — қасеро танқид кардан, ба форсӣ — аз маноғеи қасе посдорӣ кардан, ба тоҷикӣ — манғиатҳои қасеро ҳимоя кардан ва ҳоказо. Мебинем, ки вазифаи пешоянди аз, ки дар ин ибораҳои форсӣ ҳаст, ба тоҷикӣ бо изофат ё пасоянди -ро ифода мешавад. Ин ҷо маҳсусияти форсӣ ва тоҷикии имрӯза аз ҳам фарқ дорад. Ин фарқро бояд ба назар гирем ва ҳатман риоя қунем. Аммо баъзеҳо аз ин ҳусусияти тоҷикии ҳозира ҷашм пушидан меҳоҳанд. Онҳо дар ин мавриҷҳо сухани тоҷикиро ба қолаби форсӣ ҷо мекунанд. Мо ин равияро дуруст ҳисоб карда наметавонем. Забони тоҷикӣ бояд ҳусусиятҳои худро ба ҳеч ваҷҳ аз даст надиҳад. Нигаҳдошти ҳусусиятҳои забони модарӣ вазифаи муқаддаси ҳар яки мост.

Мо он чиро, ки хоси забони ҳуди мо, яъне хоси шоҳаи тоҷикии забони форсист, бояд чун гавҳараки ҷашм эҳтиёт ва ни-

гахдорй кунем, дар айни замон бикушем, ки он чиро, ки фагат хоси фэрсӣ ё дарии ҳозира аст, айнан ба тоҷикӣ накӯчонем, балки аз форсиву дарӣ он чиро гирем, ки асоси ҳамагонӣ дорад, дар миёни ҳар се шоҳон забон муштарак аст ё ки қобилияти умумӣ шудан дорад, ҷунончи қолабҳои рехтаву суфтаи калимасозӣ — қолабҳои калимаи мураккаб, ба фикри мо, бештар қобили иқтибосанд.

Аз ҷизҳои ҳудӣ ор кардан ва аз паси ҳар ҷизе, ки аз берун омадааст, рафтани мо як навъи мавридиношиносист. Ин ҳам айнан монанди ҳамон аст, ки дар вакташ аз ҷизҳо ва таҷмулоти маҳаллӣ ҳар ҷиз ба тасаввуроти нави «инқилобӣ» мувоғиқ наояд, онро нодаркору заарнок шуморида, ба муқобиляш мубориза сар кардем.

Аз он ҷӣ хоси забони тоҷикист, бояд ор накунем. Ҳосияту маҳсусият доштан айб нест, баръакс, маҳрумӣ аз хосияту маҳсусият айб аст. Агар орият дошта бошем, аз он вайрониву ишдурустиҳо, ки дар тоҷикии имрӯза ҳаст, бояд ҳичолат қашем ва барои аз онҳо тоза намудани забон қӯшем. Баръакс, бисёр вактҳо мебинем, ки аз он ҷизҳо, ки ҳаргиз муҷиби ору номус наметавонад буд, баъзе рафиқон бо ҳичолат даст мекашанд, аммо аз қабоҳати вайрониву ҳаробиҳо, баъзе қолибҳои ишдурусти калимасозӣ ё ҷумлабандӣ бехабар мемонанд ё аз қалимаҳое, ки бо -кунӣ ва шавӣ сохта шудаанд (маҳдудкунӣ, ҷомашӯикунӣ, азнавбарқароркунӣ, маҳдудшавӣ, азнавбарқароршавӣ ва др.) ва ба сухан хеле дуруштӣ меоранд, ор намекунанд. Як мебинем, ки ҷумлае ба равияни дарӣ ба ин тарз сохтаанд: «Созмонҳои Ҷумҳурии Шӯравии Сусиёлистии Тоҷикистон ва ҷамоҳири бародар, инчунин шаҳрвандон ва созмонҳои мамолики ҳориҷа метавонанд саҳм бигиранд». Ва дар паҳлуи ин ҷумлае ба ин тарз омадааст: «Пуршавии ҳазинаро ҳар шаҳси ватанпараст ҷун кори ҷонии хеш пазирифтааст». Ии ҷо пуршавӣ ба сабки умумии матн (масалан, ба ҷумлаи боло) ҳаргиз мувоғиқ наимеояд, тамоман ҳилоғи он аст. Ҷун кори ҷонӣ ҳам қолабест, ки аз русӣ омадааст, ба матне, ки ба тақдирӣ форсӣ сохтаанд, бо ширеш ҳам намечаспад. Аммо қаламрон аз ин носозвориҳо бехабар мёндааст.

Такроран мегӯям, ки ман ба истифодаи суннат, баррасӣ, бархе, роҷеъ ба (ба ҷои оид ба) ва монанди инҳо ҳаргиз муқобил нестам. Инҳоро ҳар кас ҳоҳад, истифода кунад, имконияти забони тоҷикӣ афзун мегардад, муродифҳои он зиёд мешавад. Ман меҳоҳам, ки ҷун суннат, бархе, роҷеъ ба аз ҳуд шуд, анъана, гурӯҳе, оид ба фаромӯш нашавад, низ дар забон бокӣ монад.

Анъана калимаи арабӣ ва дар асл аз истилэҳоти ҳадисшиносон буда, баробари суннат дар Шарқи исломӣ машҳуру мағҳум аст. Бино бар ин тарсе бояд дар миён набошад, ки шояд барои хонандаву шунавандай ҳориҷӣ номағҳум ояд. Ба

чуз ин дил меҳоҳад, ки ба муносабати калимаи анъана мулоҳизаи зерин ба назар гирифта шавад.

Дар оғози қарни XX ва солҳои аввали пас аз инқилоб дар забони тоҷикӣ як идда истоҳоти нав пайдо шуданд, ки аз забони туркии усманий омадаанд. Чунонки медонем, бо таъсири инқилоби русии соли 1905 дар байни равшанфирони тоҷик ҳаракати маорифпарварӣ вусъат ёфт ва ҷамъияти «Тарбияи атфол» ҷанд гуруҳ ҷавонони Бухороро ба Туркия барои таҳсил фиристод. Ин ҷавонон баъди ҳатми таҳсил бо маорифу маданияти нав омаданд, тасаввуроту мағҳумҳои тоза, аз ҷумла истилоҳоти ҷамъиятиву сиёсӣ ва илмӣ оварданд. Баъзеи онҳо пантуркизм ҳам оварданد, ки ҳусусан солҳои пуршӯри дигарсозиҳои иҷтимоиву сиёсӣ ба ҳалқи тоҷик хеле зарар расонид. Лекин ҳамаи он таҳсилдидагони Туркия пантуркист набуданд. Бисёре аз онҳо солҳои бисту сӣ бо фаъолияти маорифпарварӣ барои ташаккули шуури нави ҳалқи тоҷик хизмат карданд. Як ҷузъи ин хизмат тартиб додани истилоҳоти нав буд.

Истилоҳоти тозаи замонӣ, ки аксарапон бо ёрии онҳо аз туркии уномонӣ ба тоҷикӣ гузаштанд, аз ин қабиланд: анъана, маданият, ҷамъият, ҷумҳурият (на ҷумҳурий), санъат (ба маънои ҳунар, искуство), саноат, Ҷетиро, зиёй, вергул, обуна, танқид, фоиз, фирқа (партия), шарқӣ (суруд), синф, инчунин калимаҳое аз қабили ашаддӣ, оид ба.

Аксарияти ин истилоҳот дар форсии имрӯза ва дарии Афғонистон андак дигаранд. Имрӯз баъзе рафиқони мо меҳоҳанд, ки барои таъмини ягонагии истилоҳоти тоҷикови форсӣ аз он калимаҳое, ки дар забони тоҷикӣ 70—80 сол таърих доранд, даст қашанд ва ба ҷои онҳо истилӯҳоти имрӯзai форсиро қабул кунанд.

Ба фикри камина, калимаҳои мазкурро дар забони худ нигоҳ дорем, беҳтар аст. Ҳусусан, ки аксари он калимаҳо ба ҳонандагони эрониву афғонӣ мағҳуманд, бо истифода шудани ин калимаҳо ҳам навиштаҳои мо ба ҳонандагони афғониву эронӣ мағҳум хоҳанд омад. Албатта, муодилҳои форсиву дарии ин калимаҳоро низ истифода кардани мо зараре надорад: ин муодилҳо ба он чи мо худ доштем, илова шуда, имконияти моро зиёдтар мекунанд. Он чи имрӯз аз дигарон мегирем, шарт нест, ки он чиро ки худ доштем, ҳатман нест кунад. Имкон-пазир аст, ки ин ҳарду ҷаҳлу ба паҳлу амал кунанд.

Ба ҳам наздик шудани истилоҳоти тоҷикӣ, форсӣ ва дарӣ зарур аст. Ҳусусан ки мутахассисони Эрону Афғонистон дар истилоҳсозӣ ва ихтирои калимаҳои нав аз мутахассисони мо зиёдтар салҳои тозагии он хеле фоидаманд хоҳад буд.

Лекин ин кор боз ҳам бояд боиси даст қашидан аз он чӣ мо худ дорем, нагардад. Дил меҳоҳад, ки ҳусусан он калимаҳое, ки бо нахустин маорифпарварони мо омадаанд, дар забони тоҷикӣ бокӣ монанд. Замон ба ҳалқ имкон надод, ки дар

ҳаққи бисёре аз он маорифпарварони худ андаке сипсугузорй зохир намояд. Баръакс, онҳо аксаран аз бадгумонии хукуматдорон таъкиб медиданд. Соли 1937 низ онҳо бештар талафот доданд. Акнун вакте расидааст, ки онҳоро дар ёдҳо зинда кунем ва ҳол он ки мо ҳатто номи бисёре аз онҳоро намедонем. Ба назар мерасад, ки агар калимаҳои мазкур дар забэни тоҷикӣ нигаҳдорӣ шаванд, бехтарин сипосгузории мо ҳоҳад буд.

Баъзе истилоҳоти имрӯзаи забони русиро М. В. Ломоносов ҷорӣ кардааст. Ду-се истилоҳи забоншиносии русӣ, ки аз ӯ мондааст, имрӯз кӯҳна шудааст ва ба талаботи ҳозира ҷавоб дода наметавонад. Бо вучуди ин, иҳтиносандони забони русӣ аз он истилоҳот даст намекашанд. Он истилоҳот чандон дуруст набошанд ҳам, факат ба хотири М. В. Ломоносов дар илми русӣ ҳанӯз маҳфузанд.

Мо ба ин гуна азиздошти гузаштагон пайрав бошем, бехтар аст, зеро риояи шарти қадршиносӣ воҷиб аст.

Албатта ҳар сари чанд ғоҳ истилоҳотро як аз ғалбер гузаронида, тасҳеху такмил кардан матлуб аст. Вале ҷунон ки номи шаҳрҳо, районҳо ва деҳаҳоро ҳар рӯз дигар кардани мо қори баде буд, зеро ба инсөфи таъриҳӣ рост намеомад ва ҳофизаи таърихири қунд мекард, истилоҳотро низ зуд-зуд тағъир додан мумкин нест. Ҳусусан дар ҳаққи он қисми истилоҳоту мағҳумот, умуман калимаю ибораҳо, ки аз ягон ҷиҳат аҳамияти таъриҳӣ доранд, ғамхориву эҳтиёткорӣ ва қадршиносии маҳсус шарт аст. Дар ин масъала ҳам бояд аз ҷосипоси гурезон бошем.

Ҳангоми аксари мубоҳисаҳое, ки перомуни маданияти забон ва ҳусни сухан баргузор мешаванд, асосан калимаҳои алоҳида ва ё чанд ғурӯҳи калимаҳо мавриди гуфтугузор қарор мегиранд. Дар баҳс нисбат ба дигар қисмҳои забон бештар дикқат ҷалб кардани лексика, албатта, бесабаб нест. Сабаб шояд ин бошад, ки аз ҳар матн аввало луғат ба ҷашм мерасад ва мавриди таваҷҷӯҳ ё бозрасии танқидӣ мегардад. Дар ҳақиқат ҳангоми баҳсҳои мо дар бораи бисёр калимаҳо фикрҳои ҷолиб баён шудаанд.

Мо ҳоло меҳоҳем, ки боз ба чанд масъалаи баҳсталаби ҷиҳати лексикии маданияти сухан дикқати хонандаро ҷалб намоем.

Гоҳ аз мо талаб мекунанд, ки баъзе калимаҳоеро, ки аз форсии имрӯза ба тоҷикӣ гузаштааст, танҳо ба он маънои маҳдуди истилоҳӣ, ки дар форсӣ доранд, истифода намоем. Фикри камина ин аст, ки калимаи иқтибосӣ ба маънои аслии ҳудаш, яъне ба он маъно, ки дар забони асл дорад, ба кор равад, ба он аз ҳуд маънои дигаре нисбат надиҳем, бехтар аст. Вале одатан риояи ин шарт кам муюссар мегардад. Аксарон ҳамин ки калимае аз берун гирифта шуд, шаклан ё маънан андак ё хеле тағъир мейбад, ба шароити нав мувоғиқ мешавад, ба дарҳосту ниёзҳои маҳаллӣ ҷавоб мегуяд. Ин яке аз

конунҳои умумии инқтибоси луғат дар ҳамаи забонҳост. Аксари калимаҳое, ки ҳоло аз форсии ҳозира гирифтаем, низ тибки ҳамин қоида андак маъни дигар кардаанд.

Аз ҷумла О. Исломов шикоят карда буд, ки «мо ҳам мактабу институт ва ҳам омӯзишгоҳо донишгоҳ мегӯем» ва ҳол он ки ба форсӣ донишгоҳ факат университет аст, ё ки ҳам яслийи ҳам боғчаро қӯдакистон номидаем, ва ҳол он ки ба форсӣ қӯдакистон танҳо боғчай бачагон аст, аммо яслиро ба форсӣ ширхоргоҳ мегуянд ва ҳоказо (ниг. «Тоҷикистони советӣ, 13 ноябр 1988»). Ба фикрам, дар ин тафъирот, дар ин, ки калимаҳои мазкур маъноеро, ки дар форсии ҳозира доранд, ба тоҷикӣ андак дигар кардаанд, ҳеч ҷои тааҷҷуб ва ҳашму газаб нест. Ин калимаҳо ба форсӣ бештар маънои истилоҳӣ доранд, аммо ба тоҷикӣ пештар ба маънои аслӣ ва ғайрии истилоҳӣ ба кор мерафтанд, ҳануз истилоҳ нашуда буданд, маънои онҳо ба тоҷикӣ аз маънои маҳдути истилоҳи васеътар буд. Он гоҳ ки донишгоҳ, донишкада, донишҷӯй, қӯдакистон ва монанди инҳо ба тоҷикӣ ҳам истилоҳ шуданд, маҷбур гардидем, ки онҳоро бештар фақат ба маънои танги истилоҳӣ истифода кунем. Дар ин маврид аз маънои истилоҳии онҳо дур нарафтан бехтар аст. Ҷунончи модом ки донишкада ба форсӣ факултет будааст, онро ба ҷои институт ба кор овардани мо, ки ҳоло бисёр дида мешавад, матлуб нест.

Аз баҳсҳон матбуот боз як паҳлуи дигари масъалаи иқтибосот аҳамият пайдо карда истодааст. Ин ҳам бошад, ҳоҳиши маҳдуд кардани иқтибос дар баъзе соҳаҳо ё аз баъзе манбаъҳост. Ҷандин сол аст, ки чун перомуни масъалаҳои забон баҳссе сар шуд, ҳатман аз истифодай калимаҳои ӯзбекӣ, русӣ, юнонӣ, баъзе калимаҳои арабӣ ва ғайра норозигии бисёре мешунавем. Баъзеи ин эътироҳо беасос нестанд. Иқтибос аз ягон ҷиҳат норасоиे дорад ё қобили қабул нест. Дар ин сурат баҳс натиҷаҳои матлуб медиҳад.

Гоҳ аз ин баҳсҳо тасаввуре пайдо мешавад, ки баъзе рафиковн забони тоҷикиро аз луғатҳои иқтибосӣ ё аз иқтибосоте, ки аз забонҳои муайян омадаанд, тоза кардан меҳоҳанд, ҳоҳиши доранд, ки масалан, калимаҳои ӯзбекӣ ё аврупойӣ дар забони тоҷикӣ кам бошанд, ҳатто набошанд. Сабаби пайдоиши ин ҳоҳиши фаҳмост: Ҳусусан калимаҳое, ки аз забонҳои аврупойӣ омадаанд ва калимаҳои советии интернационалӣ меномем, дар забони тоҷикӣ аз ҳадду андоза берун мавқеъ ишғол карда истодаанд. Истилоҳоти баъзе соҳаҳои ҳаётӣ ҷамъияти ва илм фақат аз онҳо иборат аст. Агар истилоҳотро аз дигар забонҳо ба ин тарик айнан иқтибос кардан гирем, имкониятҳои дохилии худи забони тоҷикӣ аз баъзе ҷиҳатҳо ва дар баъзе соҳаҳо торафт кам мешавад, барои инкишифӣ имконоти дохилии забон замина кам мемонаӣ. Ин ҳолат, бешубҳа тараққии умумии забонро суст мекунад.

Як сабаби афзоиши шумораи калимаҳои иқтибосӣ он аст,

ки аҳли қалам, ихтисосмандони соҳаҳои алоҳида, тарҷумонҳо ва дигарон, ки пайдонши қалимаҳои нав бештар вобаста ба фаъолияти онҳост, дар мавриди зарурӣ бо истифодаи имконоти забони тоҷикӣ зуд қалимае соҳта наметавонанд ё қалимае месозанд, ки шаклан ё маънан нуқсе дорад ва қобили қабул нест. Он гоҳ маҷбур мешавем, ки асли он истилоҳро аз русӣ айнан қабул намоем. Ҳақиқатан асли он қалимаҳо ба он шакл, ки дар русӣ ҳаст, баъзан беҳтар аз қалимаҳои нави безеби вайронсоҳти мост.

Сабаби асосии афзоиши шумораи қалимаҳои иқтибосии аврупой ин аст, ки зиндагонии ҳалқи тоҷик бо зиндагии ҳалқҳои аврупоии қишвари мо, хусусан бо ҳалқи рус ҳар ҷи бештар робитаву умумият пайдо кард. Албатта, ин ҳамбастагии рузафзун дар ҳамаи соҳаҳои зиндагӣ, аз ҷумла дар забон ҳамрангиву ҳамоҳангӣ меорад. Ин як процесси объективии зиндагист, ки ба ғаноафзоии забони тоҷикӣ, хусусан афзоиши заҳираи лугавӣ ва тартиб ёфтани ислоҳоти замонии он сабаб шуд.

Дар забони чанде аз ҳалқҳои мамлакати мо, масалан, дар Осиёи Миёнаву Қазоқистон як принципи илмии умумӣ дар амал аст, ки принципи ягонагӣ ва ҳамназдикии истилоҳоти ҷамъиятигу сиёсӣ ва илмиву техникуст. Ҷарор шудааст, ки барои ин, ки аз адабиёти илмии русӣ истифода карданӣ намояндагони ҳамаи ҳалқҳои мамлакат осон шавад, истилоҳоти забони онҳо бояд ба истилоҳоти русӣ ягонагӣ ва наздикии кулӣ дошта бошад. Аз ҳам фарқ карданӣ истилоҳот дар истифодаи навиштаҳои илмии якдигар, хусусан осори олимони рус ва тарҷумаи русии асарҳои олимони намоёни Ғарб душвориҳо пеш меорад. Принципи ягонагию ҳамназдикии истилоҳоти ҳалқҳои гуногун аз ин ҷиҳат дар забони тоҷикӣ роли мусбат бозид.

Дар айни замон бояд гӯем, ки мо ин принципро ба ҳадди ифрот расонидем. Айнан иқтибос карданӣ қалимаҳои нав аз ҳадду андоза гузашт, боиси ин шуд, ки баъзе қалимаҳои мавҷудан тоҷикӣ ё арабии тоҷикишуда ва ғайра бо муодили аврупоии худ иваз шуда, аз истеъмол баромаданд. Заари асосии принципи ягонагию ҳамназдикии истилоҳот ин аст, ки имконоти забони тоҷикиро дар қалимасозӣ ва иборабандӣ маҳдуд кард, монеае дар роҳи равнақи қобилияти суханофарини эҷод намуд.

Инкишофи пурсуръати илму техника, навиҳои ҳайратангезе, ки ҳамарӯза ба зисту майшат сар медароранд, қарib дар тамоми гӯшаҳои ҷаҳон ба сифати як фишонги пурзуре барои суръатафзоии тараққии лексика хизмат карданд: лаёқати дохилии забонро фаъолие баҳш намуда, ба иҷрои вазифаҳои тоза сафарбар соҳтанд. Аз як тараф, дар аксари қишварҳои ҷаҳон наст шудани маданияти сухан дида шавад, аз ҷиҳати дигар, тараққии имконоти қалимасозӣ ва афзоиши заҳираи лугавӣ ба

назар мерасад. Аммо дар забони точикӣ якумӣ, яъне паст рафтани маданияти сухан бештар ба мушоҳиде меояду дуввумӣ, яъне пешрафти калимасозӣ чандон қобили мулоҳиза нест. Ва он чӣ ҳаст, сифатан на ҳамеша ба дараҷаи матлуб аст.

Аз ин рӯ зарурате пеш меояд, ки аз маҳдудияти соҳаи калимасозӣ раҳӣ ёфтани лозим аст. Барои ба дарҳостҳои нав ба нави замон часуруна ҷавоб ҷусташ зарур аст, ки ҳама имконоти забони тоҷикиро ба кор андозем, аз забони тоҷикӣ имконоти нав ковему ёбем. Айнан иқтибос гирифтани осонтарин қорест. Бояд ба дағъии душвориҳо миён бандем, далерона таҷриба сар қунем. Он гоҳ барои инкишофи имконоти забони тоҷикӣ замина васеъ ҳоҳад шуд, забон аз файзи замон бештар баҳра ҳоҳад ёфт.

Фаъолиятафзои имкониятҳои забони ҳуд ва маҳдуд кардани иқтибос ҳавфи бисёре ҳам дорад. Як ҳавф ин аст, ки калимасозӣ, ҷустуҷӯи имкони ифодай мағҳумҳои нав зиёд шудан гирад, мумкин аст, ки ҳама калимасозӣ оғоз ниҳанд, ҳар кас калимаҳои нав соҳтан гирад. Он гоҳ шояд ҷунин калимаҳои ачибу ғарibi «иҳтироъ» намоянд, ҷунин ҷизҳое «эҷод» қунанд, ки то ин вакт дар қуттии ҳеч атторе надидаем. Ҷунин «эҷод» ҳаробкории маҳз дар забон ҳоҳад буд. Ба таъқиди устод Айнӣ, истилоҳсозӣ чандон кори саҳл нест, ки ҳар кас ба он даст занад. Умуман калимаи наве ва ибораи тозае ба вучуд овардан қорест, ки ба устодони сухан муюссар мегардад. Баъзе нависандагони намоён дар умрашон ҳамагӣ ду-се калимаи нав соҳтаанд, ки дар забон ҷун үнсури фаъол боқӣ мондааст.

Ёфтани шакли ифодай мағҳумҳои нав ва тартиб додани истилоҳоти соҳаҳои алоҳидай ҳаёт ва илму техника бояд ба қасоне супурда шавад, ки ба ин кор салоҳият доранд. Бо ин мақсад Қомитети истилоҳот таъсис додан лозим аст. Гуфтани мумкин нест, ки ҳоло комитети истилоҳот надорем. Дорем, валие ягон нафар дар он ҷо кор намекунад. Пас, моҳиятанд комитет вучуд надорад. Ба ҳол он ки таъсиси он зарур аст. Мо бояд комитете дошта бошем, ки кормандони салоҳиятдорро як ҷо ғирд оварда ва муташаккилонга ба ҳалли назариву амалии масъалаҳои истилоҳот сафарбар намояд.

7

Худдорӣ аз иқтибоси луғат на ба он маънист, ки дигар калимае аз забоне ба забони мо айнан иқтибос набояд шавад, қатъи иқтибос бояд кард. Не, аз иқтибоси калима илоҷи гурез надорем. Умуман аз иқтибос опаро кардан лозим нест. Дар дунъё забоне нест, ки аз дигар забонҳо хеле мағҳумҳо, калимаю ибораҳо нагирифта бошад. Аз луғатномаҳои этимологии забони русӣ маълум мешавад, ки тамоми калимаҳо, ки дар ҳарфи а омодаанд, дар асл ғайрирусӣ мебошанд. Дар дигар ҳарфҳои

китоби луғати русӣ ҳам калимаҳои иқтибосӣ зиёданд. Қалимаҳои омада дар бисёр забонҳо аз нисф зиёди захираи луғавиро ташкил мекунанд. Забони тоҷикӣ аз ҳамин чумла аст. Дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» этимологияи калимаҳо ишора шудааст. Аз ин ишораҳо намудор аст, ки аксарияти калимаҳо ғайритоҷикист. Ин аз вусъати донраи робитаҳои ҳалқи мо гувоҳӣ медиҳад. Забони форсӣ ҳамеша аз сарватҳои маънавию моддии дигар ҳалқҳо, аз чумла, аз дороиҳои забони онҳо то ҳадди имкон истифода кардааст. Имruz низ ҳамин равиш бояд идома ёбад.

Дар ҳамаи ҳолатҳо ҳусусан дар замони мо, ки зиндагӣ бо суръати тамом пеш рафта истодааст, ҳар рӯз калимае аз забони дигаре ба забони мо меояд, гоҳ ҷандин калима якбора доҳил мегардад ва мо худ бехабар мемонем.

Аз ин ҳол набояд тарсид. Ин процес агар ба ҳоли худ гузашта нашавад ва ба қадри имкон ба тартиб оварда шавад, ҳамеша ба дороиҳои забони мо дороиҳои нав илова ҳоҳад кард, иқтидори онро афзуни ҳоҳад овард.

Гоҳ мебинем, ки рафиқоне гӯё забони тоҷикро аз калимаҳои узбекӣ, юнонигу лотинӣ, русӣ ва ғайра тоза кардан мекоҳанд, ҳар ҷо ҷунин калимае бинанд, ҳат мезананд. Онҳо ба калимаҳои «бегона» мубориза эълон кардаанд. Ин кор ба фоидаи забон наҳоҳад буд, дороиву имкониятҳои забонро кам ҳоҳад кард. Аксаран сабаби омадани калимае аз забоне ба забони мо он аст, ки мо ба он калима эҳтиёҷе доштаем. Агар эҳтиёҷ намедоштем, аз берун калимаю ибора намегирифтем. Модомки калимае даркор шуду аз забони дигар гирифтем, ба он худсарона муомила кардан манъ аст. Ин калима моли ҳалқи мост, ба қонуну қоидаҳои забони мо итоат мекунад ва мувоғиқ мешавад, аз руи эҳтиёҷоти мо андак ё хеле шаклу маъно тағиیر медиҳад, бо ин тағиирот бисёр нишонаҳои бегонағии он аз байн мераванд.

Аз ин рӯ, калимаҳои русӣ, юнонигу лотинӣ ва ғайраро ба он шакл, ки дар забони русӣ доранд, айнан қабул кардани мо кори нодурустест. Ҳар калимае, ки аз забоне ба забоне гузашт, ҳеч мумкин нест, ки ба дигаргунихо дучор наояд. Ба ин муносибат бояд ёдовар шуд, ки зотан забони форсӣ, аз чумла тоҷикӣ аз он қабил забонҳост, ки аз дигар забонҳо калима гиранд, шаклан қариб айнан мегиранд, кам тағиир медиҳанд. Инро профессор Е. Э. Бертельс таъқид карда буд. Вай гуфта буд, ки номи олимони Юнони Кадим бидуни ғигаргуние ба арабӣ ва аз он ба форсӣ гузаштааст: Гален — Ҷолинус, Платон — Фалотун, Афлотун, Эвклид — Ақлидус, Сократ — Сукрот, Аристотель — Арастутолис ва монанди инҳо. Иқтибоси калимаҳои ғайри исми хос низ ба ҳамин минвол сурат гирифтааст. Андак дигаргуние, ки ҳаст, аксаран дигаргунии фонетикии қонунист, ҳатмист, ки фонетикаи забони арабӣ ё форсӣ ба он водоштасст. Чунончи бадали г ба ҷ, а ба о, о ба у ва ғайра. Вақте ки

ин калимаҳо аз арабӣ ба форсӣ гузаштанд, низ дар шакли он-ҳо тафйироте ворид наомад. Ба ин ҳақиқат аз калимаҳои туркӣ забони тоҷики ҳам бовар ҳосил мекунем. Агар гӯем, ки дар забони тоҷики ягон калимаи ӯзбекӣ вайрон нашудааст, шояд ҳато накунем (ва ҳол он ки калимаҳои тоҷики дар забони ӯзбекӣ ва дигар забонҳои туркӣ — қазоқӣ, кирғизӣ, туркманиӣ, тоторӣ ва ғайра чунон шакл дигар кардаанд, ки гоҳ шинохтан душвор аст).

Табииати ҳалқи мо ва забони мо ҳамин аст, ки ҳар чӣ аз дигарон гирад, ба эҳтиёт ва эҳтироми тамом мегирад. Ин ҳам як нишона аз маданияти баланди ҳалқ ва забони ӯст. Ин як нишонаи инсоғӣ низ ҳаст. Аз инсоғӣ ҳалқи мо ва фарзандони бузурги ҳунарманду санъаткори у ҳамин гувоҳ бас аст, ки ҳар бахши «Шашмақом» ба мусиқии ҳалқҳои ҳамсоя алоқамандие дошта бошад, инсоғӣ ҳатто дар номи он қисм таъкид шудааст — Қашқарчай Дугоҳ, Муғулчай сегоҳ, Рок ва ҳоказо. Дигар нашудани шакли калимаҳои иқтибосӣ низ ҷизе аз ҳамин қабил аст: модомки шакли ин калимаҳо дигар нашудааст ё фақат аз руи коидаву қонун андаке тағъир ёфтааст, онҳоро шинохташ, аслашон ва аз қадом забон омаданашонро таъин кардан осон аст. Ҳалқи мо бо ин кори ҳуд гӯё ба соҳиби аслии ҳар калимаи иқтибосӣ арзи эҳтиром карда ваъда додааст, ки онро аз ҳар осеб ва ҳаробӣ нигаҳдорӣ ҳоҳад намуд, чун гавҳараки ҷашм эҳтиёт ҳоҳад кард.

Расми ҳақшиносӣ ва сипосгузорӣ аз аҷодди ҳуд бояд омузэм ва дар ҳар қадам риоя қунем. Аз ҳар забон калимае даркор шавад, бояд ба шакли аслий, ношиқаста, вайрон нокарда бигирем.

Мо ин расми ниёғон, ин анъанаи муҳимми забони ҳудро дар 50 — 60 соли охир бисёр вайрон кардем. Як намунаи ҳаробкории мо ин аст:

Коидай дурусте дорем: азбаски калимаҳои аврупойӣ — юнонӣ, лотинӣ, англisisivу фаронсавӣ ва монанди инҳоро на бевосита аз худи он забонҳо, балки аз забони русӣ мегирем, шакки русии онҳо ба тоҷики ҳам риоя мешавад, баъзе дигаргунинҳо, ки дар забони русӣ ба он калимаҳо ѹорид омадааст, ба тоҷики ҳам мегузарад. Масалан, газета, журнал, институт, университет, пакет, фольклор, роман, композиция ва ғайра ба забони тоҷики ба навишту талафузи русӣ гузаштаанд. Ин навишту талафуз ба табииати забони тоҷики хилоф нест ва аз ҳамин сабаб комилан қобили қабул аст.

Лекин ин принцип дар баъзе мавридиҳо кӯр-кӯрони амалий шуда, ба тоҷики боиси вайрон шудани коидai асосӣ мегардад: шакли тоҷики аз ҳад зиёд ба қонунмандиҳон забони русӣ тобеъ шуда, аз шакли аслий хеле дур меравад, ба шакли аслии калима дигаргунии хилоф қоида доҳил мегардад.

Чунончи, агар калимаи аврупойӣ дар навишти русӣ дж дошта башад, мо онро ба тоҷики ҷ менависем ва талафуз мекунам.

нем, ки тамоман дуруст аст: бино бар он ки ба русй овози ч нест, онро дж менависанд, мо ки худ ҹ дорем, бояд на ифодаи русй, балки ифодаи аслй ва точикии он пазирафта шавад. Вале ин принципи муҳим нисбат ба он калимаҳо, ки дар забонҳои дигар овози ҳ доранд, риоя намешавад: дар калимаи авропой ё шарқӣ овози ҳ бошад, онро ба русй ҳ ё г менависанд мо ҳам ба тэҷикӣ онро айнан монанди русй менависем. Калимаҳои ҳалогенез, ҳаллюцинация, гатель, ҳаплоид, гафний, гипноз, госпиталь ва дигарҳо, ки дар ҷилди дуввуми Энциклопедияи советии Тоҷикистон бисёр омадаанд, исмҳои хоси машҳуре ба монанди Генрих Гейне, Гельмгольц, Гельвеций, Галлей, Гашек, Гитлер, Гиппарх, Ҳиросима Ҳаной, Ҳельсинки аз ҳамин чумлаанд. Аксари ин ҳавъи калимаҳо дар забони аслии вомдеҳ ба Ҳ навишта ва талаффуз мешаванд. Азбаски ба русй овози Ҳ нест, онро бо Г ё Ҳ ифода мекунанд. Лекин мо, ки ҳ дэрэм, бояд ин навишту талаффузро аз русй айнан нагирем, балки он тарз, ки дар забони вомдеҳ ва забони худамон ҳаст, яъне ба Ҳ нависему ҳалогенез, ҳаллюцинация, ҳантел, ҳаплоид, ҳафний, ҳипноз, ҳоспитал, инчунин Ҳайнрих Ҳайне, Ҳелмҳолц, Ҳельвеций, Ҳаллей, Ҳашек, Ҳиппарх, Ҳиросима, Ҳельсинкӣ, Ҳаной ва ҳоказо.

Ғайр аз ин бино бар он ки дар забонҳои асл ва забони тоҷикии мо Ҷатан нармию дурушти талаффуз дар навишти ишора намешавад, ҳамаи ифодаҳои нармиро аз навишти тоҷикӣ берун кардан даркор мешавад. Дар он сурат калимаҳои мазкур ба тоҷикӣ чунин шакл мегиранд: ҳалогенез, ҳаллюцинация, ҳантел, ҳаплоид, ҳафний, ҳипноз, ҳоспитал, инчунин Ҳайнрих Ҳайне, Ҳелмҳолц, Ҳельвеций, Ҳаллей, Ҳашек, Ҳиппарх, Ҳиросима, Ҳельсинкӣ, Ҳаной ва ҳоказо.

Фақат баъзе калимаҳо, алалхусус исмҳои хос, ки навишти русии онҳо ба тоҷикӣ устувор ҷойгир шудааст ва ба анъана даромадааст, мумкин аст, ба тарзи русй навишта шаванд: гуманизм, гипертония, гигиена, Голландия, Гитлер ва мёнанди инҳо.

Зарурати ифодаи Ҳ дар навишту талаффузи тоҷикии ин гуна калимаҳо, худдорӣ аз ифодаи нарми талаффузи русй аз он ҷо сар мезанад, ки мо бояд ҳусусиятҳои забони вомдеҳи аслӣ, ҳусусан қоидаҳои забони худро ҳурмат кунем. Имлои тоҷикиро ба қоидаҳои навишту талаффузи русй тобеъ кардан беътини нисбат ба забони худ ва қонунҳои эн аст, як навъ бехурматӣ дар ҳакқи онҳост.

Аз русй айнан нусха бардоштан дар навишти калимаҳо ҳавъи бисёр дорад. Инак яке аз онҳо.

Як қонуни устувори забони тоҷикӣ ин аст, ки дар аввали калима ду ҳамсадо паи ҳам намеояд. Аз ҳамин сабаб станция дар талаффуз ба истанса табдил ёфтааст, яъне азбаски дар аввали калима ду ҳамсадо — ст омада буд, пеш аз он як и иловава шуд, то ки шакли калима ба талаффузи тоҷик мувоғиқ ша-

вад. Ин дигаргунии қонунӣ дар калимаҳон **стакан** — истакон, **шляпа** — ишлапа, **школа** — ишкӯл, **квитанция** — кивитонса, **стадион** — истадиён ва ғайра низ рӯй додааст.

Рафта-рафта бо таъсири талаффузи русӣ талаффузи тоҷикии ин қабил калимаҳо дигар шуд, ба русӣ наздиқ омад. Ҳоло дар талаффузи тоҷикии онҳо баъди ҳамсадои якум ним **И ё** ки **У** шунида мешавад: **с(и)такон, с(и)тадиён, ш(и)лапа, ш(и)кола, к(и)витанса**. Ин холат имкон медиҳад, ки навишти русии онҳо ба тоҷикӣ айнан нигоҳ дошта шавад: **станция, стакан, стадион, шляпа, квитанция**. Ин ҷо байни талаффузу навиштандак фарқ бошад, боке нест. Онро қобили қабул донистан мумкин будагист.

Лекин навишти пьеса ва **Вьетнам** тамоман хилофи табииати забони тоҷикист. Мо гуфем, ки ба тоҷикӣ одатан ду ҳамсадо дар аввали калима намеояд, аммо дар пьеса ва **Вьетнам** ҳатто як ҳамсадову як бесадо паи ҳам омадааст: **пъ ва въ**. Пас, дар ин маврид аз навишти русӣ айнан нусха бардоштани мо ҳаргиз раво нест. Навишти тоҷикии чунин калимаҳо бояд аз рӯи қоиди тоҷикӣ муқаррар шавад. Чунонки дар **истанса, кивитонса** ва монанди инҳо барои аз ҳам ҷудо кардани ду ҳамсадои ҳиҷои якуми калима як садонки кӯтоҳ **И ё** ки **У** илова кардем, ба ҳиҷои аввали пьеса ва **Вьетнам** низ садонки кӯтоҳи **И** илова кардан лозим меояд: **пиеса, Виетнам**. Дар ин сурат навишту талаффузи ин калимаҳо тоҷикӣ ҳоҷад буд.

Инро ҳам бояд гӯем, ки пьеса дар асри XIX ба русӣ ҳам гоҳ, пьеса навишта мешудааст. А. В. Сухово-Кобилин драмаи худ «Кор» («Дело»)-ро пьеса номидааст («Предлагаемая здесь публике пьеса»). Ин навишт аз русӣ дидо ба тоҷикӣ бештар зарурат дорад.

Ин ҳам бояд таъкид шавад, ки **Вьетнам** ба забони худи соҳибони он мамлакат ба хоти лотинӣ бо **И** навишта мешавад: **Виет-нам**. Пас, мо ҳам навишти русиро не, балки навишти худи онҳоро бояд қабул кунем. Навишти русӣ хоси қоидои забони русӣ мебошад. Қоидои як забонро ба забони дигар гузаронидан мумкин нест. Забони вомғир навишту талаффузи калимаҳо иқтибосиро аз рӯи табииати худ бояд таъин намояд. Албатта, шакли аслии калимаи иқтибосӣ, маҳсусиятҳои забони вомдех ҳатман бэяд ба назар гирифта шавад, лекин бештар аз ҳама қонуну қоидои забони вомғир эътибор доранд, зеро калимаи иқтибосӣ акунун моли ҳамин забон аст.

Чунонки мебинем, принципи мухимми анъанавии забони тоҷикӣ — аз дигар забонҳо бидуни дигаргунии шаклӣ иқтибос гирифтани калимаҳо чунин маънӣ надорад, ки ҳангоми иқтибос ба калима заррае дигаргунӣ рӯй намедиҳад. Не, ҳангоми иқтибос гоҳ ба андак дигаргунӣ дучор омадани калима зарурати ҳатмист. Ин як қонуни умумии ҳамаи забонҳост. Мә ин қонунро бояд донем ва дар амалиёти худ корбаст орем. Вагар на асолати забони мо осеб мебинад, забони мо маҳсусиятҳои

худро аз даст медиҳад, ба қондаҳои забонҳои дигаре тобеъ ме-
гардад.

Дуруст муайян кардан пахлухои гуногуни муносибати худ ба унсурҳои иқтибосӣ яке аз шартҳои мухимми нигаҳдошти асо-
лати забон аст. Мутаассифона, чунон ки дар боло дидем, ин
ҳақиқат аз тарафи мо ҳанӯз амиқ дарк нашудааст.

Аксари касоне, ки дар роҳи тозагии забон мубориза кардан меҳоҳанд, чунонки гуфтем, қушиши бисёре ба ҳарҷ медиҳанд, ки дар сухан калимаи ӯзбекӣ, юнонӣ ё лотинӣ ва ё русӣ ба кор наравад, танҳо калимаҳои худӣ истифода шавад. Онҳо факат аз калимаҳои «бегона» тоза кардан забонро мубори-
за дар роҳи ҳусни сухан медонанд. Ба пиндошти камина, ин
яке аз фаҳмишҳои яктарафai вазифai муборизаҳои роҳи ма-
данияти сухан аст.

Қушише дар роҳи тоза кардан забон аз калимаҳои «бего-
на» монанди он аст, ки об дар ҳован кубем.

Бешак, бояд нагузорем, ки боғистони забони тоҷикӣ ба зе-
ри ҳасу ҳасрубаҳои беруна, ба зери бодовардҳои айём монад. Забонро ҳар сари чанд гоҳ аз калимаҳои иқтибосии нозаруру
номатлуб тоза кардан даркор аст. Аммо умуман ба муқобили
калимаҳои «бегона» мубориза эълон кардан бефоида аст. Шу-
мораи онҳо дар забон то рафт ҳоҳад афзуд. Забонро бештар на
аз калимаҳои «бегона», балки аз унсурҳое, ки ба табииати забон
бегонаанд, тоза кардан лозим аст. Мубориза асосан ба муқоби-
ли унсурҳои хилофи табииати забон бояд равона гардад. Он гоҳ
шояд натиҷае ҳосил шавад.

Агар дар матне калимаҳои «бегона» ё архаистӣ ва ё исти-
лоҳоти ҳхтисосӣ бештар омада бошад ва маъни баязэ аз он-
ҳоро нафаҳмем, барои фаҳмидан чора мечӯем: китоби луғат
мебинем ва мефаҳмем. Лекин агар соҳтори сухан бегона бо-
шад, калимаву ибораҳо ва ҷумлаҳо ба қолаби бегона ё вайрон
рехта шуда бошанд, он гоҳ маъни суханро фаҳмидан душвор
ва гоҳе имконнозазир ҳоҳад буд. Агар соҳтори фикр тоҷикӣ
набошад, иборапардозиву ҷумласозӣ хилофи қонунҳои забони
тоҷикӣ воқеъ шавад, ҳама калимаҳо тоҷикӣ бошанд ҳам, аз
чунин матн шояд чизе наҳоҳем фаҳмид. Дар ин сурат ~~а~~ кито-
би луғат ҳам истифода карда наметавонем, зеро аз китоби лу-
ғат танҳо маъни калимаи нофаҳмоеро ёфтани мумкин аст, аммо
маъни ҷумлаи номафҳумро магар ин ки аз худи муаллиф пур-
сида фаҳмем. Иборасозиву ҷумлабандиҳои нодуруст ва ғай-
ритоҷикӣ дарди бедармонест ва барои фаҳмидани маъни мат-
нен, ки чунин ибораву ҷумлаҳо бисёр дорад, на аз китоби лу-
ғат ёрие умед метавон кард, на аз грамматика.

Устод Айнӣ аз тарҷумонҳо талаб мекард, ки замини таҳ-
рир бояд тоҷикӣ бошад. Он вактҳо, ки устод чунин талабе пеш-
гузошта буд, ранги ғайритоҷикӣ додан ба замини таҳрир асо-
сан аз тарҷумонҳо содир мешуд. Акнун ин гуноҳ қарib аз ҳа-

ма содир шуда истодааст. Ин таъбири устод, ки замини таҳрир бояд точиқӣ бошад, чӣ маънӣ дорад? Ба фаҳми камина, устод Айнӣ дар ин маврид ба қолабҳои точиқӣ рехта шудани сухан, гурехтан аз соҳтори бегона, масалан, худдорӣ аз чумлассизиу иборабандиҳои русиро дар назар дорад. Дар ҳакиқат, агар соҳти ибораву чумлаҳо русӣ бошад, агарчи ҳама қалимаҳо точиқӣ бошанд, аз матн ҷизе фаҳмидан душвор ҳоҳад буд, зеро дар ин сурат таҳрир аз замини точиқӣ маҳрум аст.

Ранги ғамримилӣ гирифтани «замини таҳрир» пурхавфтарини рӯйдодҳост, ки мумкин аст, рафта-рафта забонро аз мөҳияти аслии он маҳрум созанд, бисёр маҳсусиятҳои онро ба нестӣ диханд.

Дар ҳакиқат, ҷунонки ҳоло дар навиштаҳои ҳомазанони тоҷик бисёр дида мешавад, дар баъзе мавридиҳо ибораву ҷумлаҳоро ба қолаби русӣ резем, баъзан суханро ба тарзи ўзбекӣ гуем, гоҳ ба форсиву дарии ҳозира тақлид кунем, инсоғ дигҳед, аз ҳуди точиқӣ чӣ бокӣ мемонад? Дуруст аст, ки забони тоҷикӣ навъи забони форсист, як шоҳан он аст, онро аз дигар шоҳаҳои форсӣ чудо кардан заарарҳои ислоҳнапазир ҳоҳад дошт, ҳамназдикии онҳоро ҳамеша бояд баркарор дорем, зеро ин ҳоло ба фоидай забони тоҷикист. Лекин дар ҳамин сурат ҳам тақлид ҳаргиз сарҷашмаи нашъунамо нест. Дар ҳамин сурат ҳам замини таҳрир бояд тоҷикӣ бошад.

Ин тарз гоҳ ба ину гоҳ ба он гароидан, гоҳ ба таъсири ину гоҳ ба таъсири он афтодан, ҳудро ба ҳар дар задан, ки ҳоло аз мо зоҳир мешавад, аз он аст, ки роҳ гум кардаем, марому маслак аз даст дадаём, намедонем, ки чӣ кор кунем. Дар сари ҷорраҳаे ҳайрону ҳараҷ мондаем.

Оре, месазад, ки ин вазъи ҳуд ба андеша бигирем, то роҳу равиши ҳуд боз биёбем.

Ҳангоме ки вазъи ҳуд ба андеша меорем, як ҷиз, ки бояд мавриди баррасӣ қарор ёбад, ба пиндошти камина, ин аст.

Ҳоло масъалаи таъсири забони русиро аз нав ба мулоҳиза гирифтани лозим меояд. Ба фикри мо, таъсири забони русӣ ба забони тоҷикӣ ҳоло мөҳиятан на он аст, ки солҳои сӣ буд, кайҳост, ки мазмунан дигар шудааст ва мазмуни имрӯзани онро ба назар гирифта муносибати ҳудро ба он муайян кардан даркор аст.

Забони тоҷикӣ бештар аз ҳама солҳои сӣ дар майдони вазъе бо забони русӣ рӯ ба рӯ омад. Фарҳангӣ забони русӣ ба рӯи мо олами наве кушод, моро ба тамаддуни аврупой бурд, ки ҳама арзишҳои он барои мо ҷизи тозаи замонӣ буданд ва мо аз онҳо бо хирси тамом баҳра бардоштан гирифтем. Аз забони русӣ ба забони мо мағҳумҳои нав, қалимаю ибораҳои тоза, тарзҳои бесобиқаи ифодаи фикр фаровон омад.

Ин дороиафзоии мо ҳамзамон бо бисёр рӯйдодҳои манғӣ давом дошт: бемаданиятӣ ва пастмаданиятӣ ривоҷ мейeft, маданияту забони ҳалкҳо бо фармонфармоиву зӯроварӣ ба якран-

гү кашида шуда, миллатхо ҳар чүй бештар симои хоси худро аз даст медоданд. Он мои ҳаллоқияту эчодгарӣ, ки дар сиришти инсон ҳаст ва дар сухан, дар забони модарӣ амалӣ мегардад, торафт кам мешуд. Нирӯи эчодкории инсон ба ҳеч мера-сиid, такрори тутивор ва тақлид гул мекард.

Имruz тарҷумонҳо ва аксари қаламкашҳо, ҳатто баъзе адібон дар сухан аз русӣ нусха мебардоранд. Принципи тарҷумай аз русӣ ба тоҷикӣ аксаран ин аст: ба ҷои қалимаҳои матни русӣ ба азобе ва баъзеҳо ҳеле ба осонӣ қалимаҳои тоҷикӣ ёфта мегузоранд, аммо қолаби сухан ҳамон аст, ки дар матни русӣ буд ва гоҳе андак дигар мешавад. Фақат қалимаҳо тоҷикист, вале қолаби сухан, соҳти ҷумлаҳо русист. Ин ҳолатро на танҳо дар тарҷумаҳо, балки дар баъзе мантҳое, ки ба тоҷикӣ навишта шудаанд, низ мебинем: матни тоҷикӣ ҳам ба қолаби русист. Тафаккур русӣ шудааст. Бо қалимаҳои тоҷикӣ, вале ба тарзи русӣ гап мезананд ва қалам меронанд.

Ин дардест, ки аксарияти иҳтисосмандони соҳаҳои гуногуни илму техника гирифтори онанд.

Барои ин, ки маънои навиштаи онҳоро фаҳмем, лозим аст, ки илоҷе карда шакли русии суханро ба ёд орем. Бояд ба хотир орем, ки ин гапро ба русӣ ба чӯй тарз мегӯянд, он гоҳ мефаҳмем, ки он гапи «тоҷикӣ» чӯй маъни душтааст. Лекин агар асли русии сухан ба ёд наояд ё онро надонем, маънои матни тоҷикиро наҳоҳем фаҳмид.

Ин ҳаргиз аз забони русӣ ва имконоти бепоёни он баҳра бурдан нест, балки ба асорати он афтодан аст, ғуломи ҳалқа-баргӯши он шуда, аз шаҳсияти ҳуд ба тамом ҷашм пӯшидан ва маҳрум гардидан аст. Мутеиву тақлид ва бефаъолияти ҳатман аз истиқлоли табъ маҳрум мекунад, ба бешаҳсияти меорад.

Бегумон, ин ҷо ҳуди забони русӣ гуноҳе надорад. Гуноҳ ба гардини он низоми иҷтимоиву сиёсӣ, он сиёсати зӯроварист, ки моро ба мутеиву бандагӣ ва якрангиҳу берангӣ маҷбур мекард. Инчунин гуноҳ аз ҳуди мо гузашт, ки ба ин ҳол тан до дем, ба нусхабардории маҳз одат кардем, ба такрори тутивор хӯ гирифтем.

Холо лозим аст, ки ҳамин вазъи ғуломии ҳудро фаҳмем. Зарур аст, ки аз асорати забони русӣ ба ҷандалаҳо начот ёбем ва ба сари асолати сухани тоҷикӣ расем. Озодиву озодандешӣ шарти асосии покизакориву эчодгарист. Аз ҳар қайду банд ҳалосӣ ёфта, дар майдони забони модарӣ озод ба ҷавлон омадан лозим аст, то ки аз файзу баракати дигар забонҳо эчодкорона баҳра бардоштан муюссар гардад.

сид. Баъдтар маълум шуд, ки саҳт саҳв карда будаем: дунъёй куҳнаро ба ҳоки сиёҳ яқсон карда бошем ҳам, дунъёй нав бунъёд нашуд, ҳама давлатмандхоро ба кўи адам фиристода бошем ҳам, ҳалқ давлат наёфт ва рӯи осудагӣ надид. Дар ҳақиқат, натиҷаи вайронкорӣ ободӣ наҳоҳад буд.

Ба ҷашми нобовариву бадгумонӣ нигаристан ба бисъёре аз андӯхтаҳои маданияти гузашта, дурӣ ҷустан аз зебоиву шевоии забони классикони адабиёти форсиву тоҷикӣ, чунин гумони ботил, ки гӯё он зебоиву шевоиву расой ба оммаи меҳнаткашон бегона аст, мағҳум наҳоҳад омад ва зарап ҳоҳад дошт, дигар гумони ботил, ки гӯё табъи мардуми заҳматкаши бечора фақат ба дуруштиву дағалӣ одат кардааст ва аз забони адабӣ низ ҳамиро мепазирад — ҳамаи ин пиндорҳои бебунъёди мо забонро ба очизиву нотавонӣ овард. Аз инкори андӯхтаҳои гузаштагон, аз ҳароб кардани он чӣ ба мерос монда буд, барақа наёфтем. Акнун бояд ободкорӣ сар кунем. Шиори ободкории мо бояд ин бошад: «Зебоӣ ҷаҳонро начот ҳоҳад дод». Ба ҳамон зебоиву шевоии классикий баргаштан лозим аст. Аз он ҳар чӣ бештар баҳра бурдан зарур аст.

Құдак аз овони ширхорагӣ бояд шеъри классикий шунавад. Дар ҳар хонадон, дар ҳар ясливу боғча бояд ҳар қадами кўдак бо шеъри классикий гузашта шавад. Барномаи гуманитарии доманадоре бояд тамоми таълими миёнаву олиро фаро гирафта, адабиёти классикий муҳимтариҳи ҷузъи онро ташкил нағояд. Омӯзиши алифбои арабии тоҷикӣ дар мактаби миёнаву олий ва курсҳои махсус бояд фақат бо «маҳви бесаводӣ» маҳдуд нағардад (чунон набошад, ки солҳои сӣ буд: курсҳои маҳви бесаводӣ дар ҷумҳурияти мо бесаводӣ паҳн карданд, зеро ба ҳар кас, ки навиштани номашро ёд гирифт, гувоҳномаи савод доданд), омӯзиши ҳатти арабӣ дар ҳамаи марҳилаҳо бояд аз омӯзиши хондану фахмидани матни классикий иборат бошад, ба дарси сухансанҷӣ, пай бурдан нозукиҳои сухан, дарси маънирасӣ табдил ёбад.

Инсонро аз аввали зиндагиаш пайгирана ба олами сухани олий ва маъноҳои зебо доҳил кардан зарур аст, ки сарчашмаи маънавияту маданият, аз ҷумла ҳусни забон он чост.

Ҳар лаҳза нигоҳе ба гузашта бояд андоҳт, вале на барои он ки аз олами имрӯзиву аз фардои ҷаҳон рӯ гардонем ва ҷашми умед фақат аз гузашта доштә бошем, балки барои он ки имрӯзу фардоро ба дирӯз пайвандем, риштаҳои кандаи робитаро боз васл дихем. Аз он таҷрибаи иҷтимоии ҳуди мо, ки дар шаст-ҳафтод соли охир гирд овардаем, маълум аст, ки қатъи ҳамбастагиҳо аз дирӯзу паририӯз барои имрӯзу фардо фақат зарар меорад. Дирӯзу паририӯз буд, ки имрӯз фаро расид ва фардо ҳоҳад омад. Вале мо гумон кардем, ки ҳоло ба рӯи саҳифаҳои таърихи гузашта ҳати бутлон метавон қашид. зеро таърихи ҳақиқӣ акнун сар мешавад ва онро мо оғоз медиҳем. Ҳайҳот, қарип буд, ки таъриҳи ба рӯи ҳуди мо ҳати бутлон ка-

шад. Барои ин, ки чунин хавфе дигар ба сари мо наояд, зарур аст, ки аз баландии имрӯз ҳамеша як назар ба гузашта ва як назар ба оянда андоzem, то таносуби зарурӣ доимо риоя шавад.

Бешак мақсади аслӣ оянда аст, зотан ба нияти таъмини оянда ба гузашта рӯй меорем. Яъне чунонки М. Горький исор дошт: «Мо бояд аз баландии мақсадҳои оянда ба гузаштаву имрӯз нигаристанро ёд гирэм».

Забони мо ҳастии мост. Ҳар чӣ дар ҳастии мо як вакт буд ё имрӯз ҳаст, ҳар чӣ дар таърихи иҷтимоиву сиёсӣ ва иқтисодӣ, дар маънавияту маданият ва ахлоқу одоб доштаем, дар забон акс ёфтааст, дурусттар ин, ки забони моро ба вучуд овардааст. Сухан оинаи маънавияти инсон аст, ки маънавияти тамоми ҷамъият ва ҳалқро дар худ акс медиҳад. Имрӯз оинаи маънавияти мо хиранамост. Аз тирагии маънавияти мост, ки оина губор гирифтааст. Пас, тирагии маънавияти худро илоҷ мебояд кард, мардумро ба сӯи ҳаёти маънавӣ раҳнамун мебояд шуд, барои инкишофи маънавии ҳалқ шароит ҳозир мебояд намуд, ки он оина покнамо бошад.

Оре, вакти он аст, ки мувофиқи расму одати бостонӣ аз пирон мадад ҷуем, арвоҳи пирони хирад, пирони таъриҳро ба мададгорӣ ҳонем. Лозим аст, ки аз сарчашмаи даҳои пирони сухани олий — Рӯдакӣ, Фирдавсӣ ва Низомӣ, Саъдӣ, Ҳофиз ва Ҷалолиддини Румӣ, Ҷомӣ, Бедил, Аҳмади Дониш ва Айнӣ, аз ҷашмаи ҳушкношудани асарҳое монанди «Самаки айёр», «Чор дарвеш» ва «Ҳазору як шаб» ҳамеша сероб бошем. Ягона илоҷи мо аз худ карданӣ оғаридаҳои ҷандин аср аст. Омӯхтани забони ҳалқ бояд ба пояи устувори асарҳои классики такъя қунад. Чунонки Садриддин Айнӣ дар демократӣ карданӣ забони алабӣ пеш аз ҳама миёни дастовардҳои олицаноби устодони гузашта ва забони зиндаи ҳалқӣ ҳамҷӯриву созворие ҷуст, мо ҳам бояд дирӯзу имрӯзо ба ҳам пайвандем, то ки роҳи сун фардоро дуруст биёбем.

Ин гап чунин маънӣ дорад, ки бояд дар сари анъанаҳои оламшурули марказҳои маданияти қадимиҳои худ, ба гирди анъанаҳое, ки аз санчиши асрҳо гузашта, аз ҳар озмуни таҷриба ва дорӣ афзудаанд, ҷамъ оем, муттаҳид шавем, аз як гиребон сар бароварда, ба ҷаҳд амал қунем, он анъанаҳоро эҷодкорона давом дигем.

Аз айбӯй, аз масҳара доштани сухани яқдигар ва лаҳҷаи яқдигар, аз ин, ки ба яқдигар ба ҷашми шубҳаву бадгумонӣ менингарем, барака наҳоҳем ёфт. Барака он гоҳ ҳоҳем ёфт, ки аз гуфтору рафтори яқдигар чизи мусбате ҷуему ёбем, аз он ибрат гирэм, онро яқҷоя корбаст орем, ба манфиати умум ба кор барем.

Ҳеч мумкин нест, ки ҳар кас ягон хислати мусбат надошта бошад. Ҳар лаҳҷаву шева, забони ҳар нохияву вилоят низ чу-

нин аст. Ҳар гоҳ ки бо чунин ақидае ба гуфтори намояндаго-
ни дигар нохияхову вилоятхо диққат мекунем, аз он ҳатман
чиэхон ачиби даркорй мейбем.

Аввало ҳамин хислатхон мусбатро бояд дидан омүзем, бояд
дида тавонем ва як чо гирд оварда, як омили зўрманд бисо-
зем ва дар роҳи тараққии умумии миллат ба кор андозем.

Холо вакте расидааст, ки ҳатман бояд аз роҳи худшиной
коми дил чуем. Бояд худро бишносем, атрофиёни худ, ҳалқу
кишвар ва дирузу имрузи онро ба хубй бидонем. Фақат аз до-
нистакорй чизе умед метавон кард.

1991

УСТОД АЙНӢ ВА ЗАБОНИ ҲАЛҚ

Чунон ки маълум аст, дар нимаи дуввуми асри XIX барои
демократӣ кунондани забони адабии тоҷик муборизаи домана-
доре сар шуд. Устод Айнӣ таъқид намудааст, ки сарвару илҳом-
бахши ин мубориза Аҳмади Дониш буд. Он тадқиқоти илмӣ,
ки дар давоми чанд соли охир анҷом ёфт (пеш аз ҳама, тад-
қиқоти бисъёр муфассали ҳодими хизматнишондодаи илм, аъзо-
корреспонденти АФ РСС Тоҷикистон марҳум Н. Маъсумӣ), дар
охир асри XIX ва ибтидои асри XX асосан бо қадом роҳҳо
чараён ёфтани ин процесси таърихиро ба таври умумӣ ва аз
баъзе ҷиҳатҳо бо ҷузъиёташ муайян кард. Ин тадқиқот ҳанӯз
давом дорад.

Демократӣ шудани забони адаби дар нимаи дуввуми асри
XIX ва ибтидои асри XX асосан бо ду роҳ давом кардааст: яке
садда кардани забони адабӣ ва дигаре аз ҳисоби забони зиндаи
гуфтугу афзудани сарвату имконияти бепоёни забони адабии
давраҳон гузашта ҳамаҷониба истифода шуда, дар айни за-
мон ин забони адабии давраҳои гузашта аз баъзе унсуҳрои
куҳнаи арҳаистӣ, аз шаклу воситаҳо, ки ба инкишофи ҳози-
раи забони умумихалқӣ мувоғиқ намеоянд, тоза гардид ва на-
муди нави имрӯзӣ гирифт. Аз ҷониби дигар, ба ганҷинаи забо-
ни адабии чандин аср ганҷинаи забони зиндаи гӯфтугуи ҳози-
ра зам шуд, бисъёр шаклу воситаҳо, калимаю ибора ва маҷоз-
хое, ки дар забони мардуми оддии тоҷик мавҷуд ва ҳанӯз ба
забони адабӣ надаромада буданд, бо ҷараёни пурзӯре ба забо-
ни адабиёти бадей ва матбуот доҳил гардиданд ва забони
адабиро ба асоси умумихалқии он боз ҳам наздиқтар оварданд,
кувваю тавонӣ ва имкониятҳои онро яке бар ҷанд афзуданд.
Забони адабии гузашта, ки бо номи забони фарси дар Шар-
ку Фарб шӯҳрат дошт, басо иктидорманд буд. Ин забон аз
айёми Рӯдакӣ ва Ибни Сино, яъне аз қарни X то айёми мо-
дар муддати ҳазор сол такомул ёфта, захираҳои беандоза гирд
овардааст. Чунин асарҳои бузурги бадей ва илми дар ин за-

бон ба вучуд омадаанд, ки дар инкишофи маданий башарият мақоми босазо доранд. Устодони бузурги забони форсӣ — Рӯдакиву Ибни Сино, Фирдавсиву Низомӣ, Саъдиву Ҳофиз, Ҷалолиддини Рӯмӣ, Насириддини Тӯсӣ ва Ҷомӣ, Сайидо, Аҳмади Дониш ва дигарон суханро онҷунон қудрат бахшидаанд, ки барои ифодаи ҳар фикру ҳисси олӣ, нозуқ ва мураккаб қобил буд. Устодони сухан, бузургони илму адаб барои сайқал додани забон ва афзудани тавонони он на факат аз даҳои ҳалқ, аз ҷашмаҳои соғу беғубори зиндагии мардуми оддӣ, балки аз дастовардҳои маданий ҳалқҳои ҳамсоя, хусусан аз иқтидори забони араби баҳра бардоштаанд.

Дар таърихи забони форсии адабӣ, хусусан форсии тоҷикӣ, яъне форсии Ҳурросону Мовароуннаҳр ҳамеша содданависӣ аз равияҳои пурзуре буд. Такаллуфписандиро на танҳо ба Рӯдакӣ, Ибни Сино, Фирдавсӣ ё Носири Ҳисрав нисбат додан мумкин нест, балки бисёр нависандагони дигар ҳам, аз қабили Ҷалолиддини Рӯмӣ, Убайди Зоконӣ ва Ҷомӣ, инчунин Ҳилолӣ, Мушғиқӣ ва Сайидо—ҳама содданависиро равия карда буданд. Ҳангоме ки адабиётшиносони мо солҳои охир адабиёти қарни XVIII ва нимаи аввали қарни XIX-ро тадқиқ карданд, маълум шуд, ки дар ин давра ҳам содданависӣ тарафдорони бисёре доштааст.

Дар ин маврид он чиро, ки насли омиёна ё насли ривоятӣ меномем, низ фаромӯш кардан лозим нест. Як қисми насли омиёнаро «китобҳои ҳалқӣ» ташкил мекунанд, ки забони онҳо боз соддатар аст. Дар асарҳои сершумори насли омиёна иқтидору тавонӣ, сайқалдидағӣ ва равонии забони адаби бо соддагию табиияти гуфтугӯи муқаррарӣ як шудааст. Ин асарҳо як шоҳаи муҳимми забони адабӣ буда, пайванди ногусастани онро бо забони ҳалқ устувор медоштанд ва дар процесси демократӣ шудани забони адабӣ чи дар оғози садаи XX ва чи дар замони советӣ роли қалон бозидаанд.

Аз ин рӯ, ба факри мо, ҳақ ба ҷониби Шарофиддин Рустамов аст, ки гуфтааст: «Қӯшиши соддабаёй ва майли омма-фаҳмии забони адабӣ дар ягон давраи инкишофи адабиёти классикий комилан аз байн нарафтааст, балки ба тарзҳои гу ногун давом кардааст»¹.

Он муборизаи домандоре, ки Аҳмади Дониш ва тарафдорони ӯ дар охирҳои садаи XIX дар роҳи демократӣ кардани забони адабӣ оғоз намуданд, ба ҳамин ҷараёни ҷандинасраи содданависӣ такъя мекард ва бештар ба муқобили пайравони ношуҳи Бедил ва иншонависони замон равона шуда буд. Ин муборизон умуман ба муқобили забони адабии мавҷуда на баромаданд, балки бо яке аз ҷараёнҳои инкишофи он, бо муғлақбаёй ва тақлидкорӣ мубориза сар карданд. Мақсади онҳо ин буд, ки забони адабӣ мувоғики талаботи замон, мувоғики

¹ Ш. Рустамов. Забон ва замон. Душанбе, Ирфон, 1981, саҳ. 45.

эстетикаи реализми демократӣ ва маорифпарварӣ ба асли ҳалқии худ бештар наздик шавад, аз ҷашмасорони забони ҳалқ бештар шодоб гардад. Устод Айнӣ дар «Муҳтасари тарҷумаи ҳоли ҳудам» демократӣ шудани забонро «ҳаракати майлон ба забони омма — ба забони соддай ҳамафაҳм» номидааст.

Дар ибтидои аспи XX ин процесс боз бештар қувват гирифт. Дар ин давра нависандагони тоҷик дар ин роҳ боз ҷанд қадами дигар гузоштанд.

Яке аз нависандагоне, ки дар ибтидои аспи XX дар пеш бурдани ин процесси муҳимми таърихӣ фаъолона иштирок кардаанд, устод Айнӣ буд. Айнӣ бо он асарҳои назмию насрини давраи аввали эҷодиёташ, ки як қисмашонро дар охири аспи XIX ва аксаравонро дар ибтидои аспи XX таълиф кардааст, аз шоҳроҳи ҳамин процесси таърихӣ қадам задааст.

Дар ин асарҳои ў, аз як тараф, қӯшиши то ҳадди имкон содда кардани забону услуг дидо шавад, аз тарафи дигар, истифодаи бисёр қалимаю ибораҳои оддии гуфтугӯй, таркибҳои забони зинда, таъбири мачозҳои ҳалқӣ мушоҳида мегардад. Дар байни он шеърҳои Айнӣ ягон шеъре, ки услубан мураккаб ё тумтароқ бошад, нест. Ҳамаи шеърҳои ў хеле соддаву табии ва самимӣ буда, аз баъзеи онҳо ҳатто оҳанги гуфтугӯйи муқаррарӣ ба гӯш мерасад.

❖ Барои нишон додани ин ҳусусияти муҳимми услуби асарҳои манзуми Айнӣ, ки пеш аз революция навиштааст, мисоли бисёре овардан мумкин буд, вале мо ҳоло меҳоҳем, ки фақат ду-се мисол зикр намоем.

Чунончи, қасидаи зерини Айниро, ки дар соли 1901 навиштааст, аз назар гузаронем:

Шаби дӯшина, ки дар гӯшай саҳнам ҷо буд,
Сар пур аз ғулгулаву сина пур аз ғавғо буд.
Дар бари ман бинишаст омада Махдуми Сироҷ,
Он, ки дар ҳар бадию некии ман ҳамро буд.
Гуфт: Барҳез, агар толиби базмӣ, биравем
Ба маконе, ки ҳама аҳли тараб он ҷо буд..
Алғараз, ҳардӯямон ҳеста ҷое рафтем,
Ки ҳама хона мусафро, ҳама ҷо зебо буд...
Сад-дусад устулу кат буд мураттаб он ҷо,
Ғайри асбоби тараб, ҳар чӣ бувад, пайдо буд.
Гӯлаке ҷанд нишаста ҳама бар устулҳо,
«Ин ҷитӯ базми наку» гуфта даҳоншон во буд,
Хуб ҷо буд, валекин зи тараб ҳолӣ буд,
Базмаке буд ҳунук ё кӯран сармо буд.
Баъди як ҷойник аз ҷой ба Махдум гуфтам:
Ҳуҷраи танги ту сад бор аз ин авло бӯд¹.

Ин қасида ба тариқи ҳазлу мутониба гуфта шудааст. Дар ҳазлу мутониба ва ҳаҷвиёт бештар истифода шудани үнсурҳои забони гуфтугӯй дар адабиёти мо ҳодисаи муқарририст, ки дар асрҳои пеш ҳам дида мешуд. Ин ҳодиса ҳусусан аз нимаи дув-

¹ Ин ҷо ва дар порҷаҳои поён таъқиди қалимаю ибора ва ҷумлаҳо аз мост.

вуми аспи XIX бештар вусъат пайдо кард. Аз ин чиҳат мумкин аст, ки дар порчай боло истифодай унсурхой забони ҳалқ, ки мо ҳамаи онҳоро бо курсив таъкид кардем, чандоне хусусияти эҷодиёти Айнӣ ба шумор наояд. Дар он сурат ҳам соддагию равоние, ки ин шеър дорад, хоси услуби Айнист ва ин услубро аз услуби дигар шоирони содданависи ин давр тафовут додан мумкин аст.

Яке аз шеърҳои Айнӣ, ки унсурхой ҳалқӣ бисёр доранд, шеъри зерин аст, ки дар байни солҳои 1902 — 1910 навишта шудааст:

Хезед, рафиқон, май гулранг биёред,
Танбуру наю доираву чанг биёред..
Бисёр ба олам пай номус *нағароёд*,
Он горати ному шарафу наинг биёред,
Яъне бути ҳарҷони бозорин моро
Якранг тақал карда ба найранг биёред.
Гар ёр ба мо майл надорад ба дурустӣ,
Аз роҳи дурустӣ *шуда қашшанг* биёред.
Аз аҳли тараб кас нағузоред ба ҳар ҳол,
Ҳар қас, ки биёбед, ба ҳар ранг биёред.
Бо зориу зар кист, ки дар базм наояд?
Зинҳор, ки беманшаву бечанд биёред.
Дар мадраса гар май натавон ҳурд зи номус,
Бе қайф ғапе нест, ҳабу банг биёред.
Имрӯз димоги гули шаббӯй надорам,
Шаббӯй аз он турраи шабранг биёред.
Бас қофия танг аст ба Айнӣ, ҳабари Дуст
Аз лутф дар ин қофияни танг биёред.

Ин шеър ҳам монанди порчай якум аз он шеърҳои Айнист, ки дар мавзӯи базм ва базмгардии муллобачагону пешаварони Бухоро гуфта шудааст. Дар айни замон ин шеър таърихе дорад, ки Айнӣ онро дар «Ҷудоштҳо», («Куллиёт», ч. VII, саҳ. 570 — 586) ҳикоя кардааст ва фаҳмидани мазмуни шеър мавқуф ба донистани он воқия мебошад. Вале нақли он воқия ҳоло ба мо лозим нест. Барои мо ҳоло таъкиди ҳамин чиз зарур аст, ки дар шеърҳои мавзӯи базм таъсири забони базмгардҳо ва «дойираҳарҳо», ки мардуми оддии шаҳр буданд, мушоҳида мешавад. Азбаски базму базмгардӣ барин ҳодисаи конкрети онвақта боиси навишта шудани он шеърҳо гардидааст¹, худи ҳамин воқиаи конкрети ҳаёт дар забону услуби шоир ҳам нақше гузоштааст. Ин аст, ки ба шеърҳои Айнӣ дохил шудани унсурхой забони ҳалқ вобаста ба роҳ ёфтани мавзӯъҳои конкрети ҳаёт ба эҷодиёти ў буд.

Унсурхой забони ҳалқ на танҳо дар он шеърҳои Айнӣ, ки дар мавзӯи базму базмгардӣ гуфта шуда, аксаран мutoибомезанд, бисёр аст, балки дар лириқи ишқии ў низ диде мешавад. Чунончи дар ин ғазал:

Қадом гул, ки ба ҳубӣ зи боф раста барояд,
Миён ба хизмати ту бандавор баста барояд.
Дам аз карашма занад бо вучуди ҷашми ту нарғис,
Аз ин мучодила анҷоми кор ҳаста барояд.

Ба боф ой, ки дар пешвози рӯи накӯят
Шақоиқу суману лола даста-даста барояд.
Ту гар ба ин қади барҷаста сӯи раста баройд,
Дили ҳама ба тамошо зи сина ҷаста барояд.
Чӣ некбаҳту чӣ бедортолеъ аст қасе, к-ӯ
Шаби дароз ба паҳлӯи ту нишаста барояд.
Шаби фироқи ту Айнӣ ҳалқ мешавад, охир,
Зи об кӯза на ҳар бор ношиқаста барояд.

Ин ғазал, ки низ ниҳоят соддаву равон аст, оҳанги ҳазлу мutoиба надорад, балки як шеъри ошиқонаи пурэҳсосест, ки ҳиссияту ҳаяҷони қаҳрамони лириқии он хеле барҷаставу са-мимӣ ва ба забони обдору образноки ҳалқӣ ифода шудааст. Вале агар дар ду порчай аввал суханҳои ҳалқии гуфтугӯй гӯё аз матн ҷудо шуда, махсусан таъкид ёфта, ҳар қадоме алоҳида-aloҳида ба назар намоён мешуда бошад (ки ба ин восита шоир оҳанги ҳазлу мutoибаро барҷастатар ифода менамояд), дар ғазали ишқӣ ин ҳолат диде намешавад. Дар ғазали ишқӣ он суханҳои ҳалқӣ ҷандон намудор набуда, махсусан таъкид нашудаанд ва асосан дар қоғияю радиф (раста барояд, бас-та барояд, ҷаста барояд ва ғайра) зуд ба назар мерасанд, зеро қоғияю радиф дар ифодаи фикру эҳсосот роли бештар додард.

Дар лириқи ишқӣ фаровон ва ба ин тариқ табиию бамав-кеъ истифода гардидаи унсурхой гуфтугу, асосан, хусусияти эҷодиёти Ҳайрат ва Айнӣ буда, дар шеъри дигарҳо дар он давра ба ин дараҷа нарасида буд. Р. Ҳодизода дар бораи ин ху-сусияти лириқи Ҳайрат сухан ронда гуфтааст: «Дар он замон шоирони дигар низ аз забони гуфтугуи ҳалқ истифода менамуданд. Аммо мақсади онҳо бештар ба завқи дурушти табақаи ашроф мувоғиқ кунонидани шеър, барои ҳанда ва димоғқӯшӣ дагал соҳтани забони назм буд. Ҳайрат аз забони ҳалқ барои зебони шеър, афзудани таъсири бадеии он, амиқ ва пурратар ифода намудани эҳсосоти лириқӣ истифода мебард»².

Максади асосӣ аз истифодаи фаровони унсурхой гуфтугуи забон — таъбирҳои урғият, мачозҳои ҳалқӣ, оҳанги одии мукаррарӣ ва ғайра ҳамоно афзудани табиияти ҳаётни шеър буд. Ин кушиш ҳалқияти адабиётро амиқ мебурд, балки нав ме-кард.

Ин ҳулошаро то андозае ба лириқи Айнӣ ҳам нисбат до-дан мумкин аст. Айнӣ, ки дар назм шогирди Ҳайрат буд, баъзе ҷустуҷӯйҳои эҷодии устодашро давом додааст.

Истифодаи фаровони имкониятҳои забони ҳалқ дар офа-ридан образ на танҳо дар назми Айнӣ, балки, ҷунон ки Н. Маъсумӣ нишон додааст², дар насрӣ ў низ диде мешавад ва

¹ Р. Ҳодизода. Гуфтор дар бораи Ҳайрат, сарсухани маҷмӯаи Ҳайрат «Ашъори мунтаҳаб», Душ., 1964, саҳ. 33.

² Н. Маъсумӣ. Вазъияти забони адабии тоҷик дар ибтидои аспи XX, дар китobi у «Ҷаҳонбии ҳамонат». Ирфон, 1966, с. 205 — 229.

умуман яке аз хосиятхой мұхимми услуби вай дар давраи аввали эчодиёташ (то Революцияи Октябрь) мебошад. Ин хусусияти мұхимми услуби бадеи Айниро мазмуни эчодиёти ү, ки руз то руз бештар ба ҳаёт, ба халқи одді наздик мегардид, муайян кардааст.

Нас аз Инқилоби Октябрь ин тамоюл дар забон ва услуби Айнй боз бештар инкишоф ёфт.

Таърих ба зыммаи Айнй вазифаи бузурге гузошт, ки ибограт аз оғаридани насири нави реалистии точик буд ва устод ин вазифаи таърихибо бо сарбаландии тамом ичро намуд, барои бинои мұхташами насири реалистонаи точик таҳкурсии мустаҳкаме соҳт. Дар ин байн устод Айнй дигар вазифаи таърихибо низ ичро кард: он байраки демократий кунонидани забони адабиро, ки Аҳмади Дониш баланд карда буд, ба марраи ғолибият расонд. Он муборизае, ки дар роҳи демократий кунонидани забони адабий дар замони Аҳмади Дониш сар шуда, дар ибтидои асри XX хеле вусъат пайдо карда буд, дар «Одина»-ву «Доҳунда», «Гуломон»-у «Марги судхӯр» ва дигар асарҳои Айнй бо ғалабаи тамом анҷом ёфт.

Ҳангоме ки дар эчодиёти Айнй ба чӣ тарз сурат гирифтанни он процесси таърихий — демократий шудани забони адабий ва бадеиро муюнна менамоем, чунин ба назар мерасад, ки ин кор дар натиҷаи бо камоли дақиқсанчӣ истифода шудани комёбию имкониятҳои бепоёни забони классикий ва забони ҳалқӣ, дар натиҷаи ба ҳам созиш додан ва мувофиқ намудани ин ҳарду мусассар гардидааст.

Ходисаи тасодуфӣ нест, ки дар солҳои бист, дар вактҳое, ки Айнй «Одина» ва «Доҳунда»-ро менавишт, забони ҳалқ, забони зиндай гуфтагӯ ва мұхимтарин хусусиятҳои он дикқати уро ба таври ҷиддӣ ба сӯи худ қашида буд. Ин ҳолат аз бисёр мақолаҳои ү, ки дар нимаи дуввуми солҳои бист навишкааст, тамоман маълум мешавад.

Баъд аз шикасти пантуркистҳо, таъсиси республикаи автономии Тоҷикистон ва ташкили матбуоту нашриёти точик бо вучуди бисёр мушкилиҳои иқтисодию ҳочагӣ дар байнин ҳалқи точик дигаргунихои ҷиддии маданий вусъат ёфт, ки ба он Партияи Коммунистӣ роҳбарӣ мекард. Азбаски, ба қаълӣ М. Горкий, забон «силоҳи тавонони маданияти социалистист», ба муносибати ин, ки дар мактабҳо таълимии забони точикӣ сар шуд ва ба забони точикӣ китоб, газетаву журнアルҳои оммавӣ чоп шудан гирифт, дар байнин зиёёни точик баҳсе дар масъалаи забони адабий оғоз ёфт. Ин мубоҳиса дар давраи тартиб ёфта ни алифбои лотинии точикӣ дар солҳои 1927 — 1929 давом кард. Яке аз иштироккунандагони фаъоли он устод Айнй буд ва дар ин муддат 5 мақола навишил, ки дар рӯзномаи «Овози точик» ва мачаллаи «Раҳбари дониш» чоп шудааст.

Аҳли тадқикот аҳамияти ин мақолаҳои Айниро аз ҳар ҷиҳат муайян кардаанд. Мо ҳоло меҳоҳем танҳо ба як ҷиҳати

назариёти Айнӣ, ки дар ин мақолаҳо баён шудааст, диққат ҷалб намоем.

Дар он мубоҳиса масъалаҳо гуногуне бардошта шуд, валие масъалаи асосӣ ин буд, ки забони адабии тоҷикӣ бояд чӣ гуна бошад. Як гурӯҳ таклиф мекарданд, ки ба сифати забони адабии тоҷикӣ забони адабии имрӯзӣ форсиро қабул кардан лозим аст, зеро «адабиёт ва матбуоти тоҷикӣ корандай тухми инқилоб дар Шарқӣ форс аст» ва аз забони форсӣ ҳамаи форсизабонони ҷаҳон фоида бурда метавонанд. Як гурӯҳи дигар тарафдори ин буданд, ки забони умумиҳалқии тоҷикӣ бояд асоси забони адабии имрӯза қарор гирад. Устод Айнӣ яке аз фаъолтарин тарафдорони гурӯҳи дуввум буд. Вай дар мақолаи «Забони тоҷикӣ» (1928) гуфта буд: «Вазифаи аввалини мо равшан кардани фикри авоми тоҷик, паҳн кардани илм ва дониши шурӯй дар байни оммаи тоҷик ва оммагӣ кардани инқилоби маданий дар байни тоҷикон аст. Агар мо байнамилилай мекунем гуфта, забони адабиёти тоҷикро аз доираи тоҷикон берун барорем, қисми авоми тоҷик аз ғизои дониш маҳрум мемонад».

Айнӣ бо қатъияти тамом ба ҳимояи «забони соддai авоми тоҷик» барҳост. Дар ҳамон мақолаи ў ҷунин эзоҳи истилоҳи «забони соддai авоми тоҷик»-ро меҳонем: «Забони авоми тоҷик забонест, ки вайро оммаи тоҷик фаҳмад, дар ҷумлабандӣ, дар ташбехҳо, дар қиноя ва истиораҳо, дар зарбулмасалҳо ва дар дигар бобатҳо хусусият ва рӯҳи забони тоҷик риоя карда шуда бошад».

Дар ин ҷумла назариёти Айнӣ дар масъалаи ин, ки забони адабии тоҷикӣ бояд чӣ гуна бошад, ҷамъbast шудааст. Аҳамияти бисёр қалони сухани ў дар ин аст, ки на танҳо дар муайян кардани хусусиятҳои забони адабӣ ақидаи дуруст доштани ўро нишон медиҳад, балки дигар адібон, хусусан ҷавонро дар эҷодиёти адабӣ ба роҳи дурусте мебурд.

Албатта, он таҷрибае, ки Айнӣ дар соҳаи истифодаи забони ҳалқ пеш аз революция ҷамъӣ карда буд, дар давраи нави тараққиёти маданияту адабиёти тоҷикӣ камӣ мекард. Акнун боз роҳҳои дигари содда ва ҳалқӣ кардани забонро ҷустан лозим буд. Инкишифи забону услуби Айнӣ аз «Одина» то «Дохунда» ва аз «Дохунда» то «Ғуломон» нишон медиҳад, ки нависандар дар он солҳо ин роҳҳои навро сабитқадамона ҷуста, дар ин ҷустуҷӯ ба комъёбихои муҳимме ноил гардидааст. Сабаби асосии ба комъёбӣ ноил омадани ў ҳамин буд, ки аз аввал роҳи ҷустуҷӯро дуруст муайян карда тавонист, хиши ҷавалро дуруст ниҳод ва бино бар ин девори бинои ў то ба охир рост рафт.

Инак, ў меҳост, ки ҷавонон ҳам ба роҳи ҷустуҷӯи эҷодӣ, ба роҳи омӯҳтани забони ҳалқ дароянд. Вай таъқид менамуд, ки бояд «мо роҳи кор фармудани забони авоми тоҷикро ёбем». Аз мақолаҳои онвақтаи Айнӣ маълум мешавад, ки ў ҳалли

ягон масъалан забони адабии точикиро бе омӯхтани хусусият-хон забони меҳнаткашони оддӣ тасаввур карда наметавонистааст. Вай ба онҳое, ки ба ҳалли муҳимтарин масъалаҳои илмӣ — масъалаҳон забони адабӣ, масъалаҳон алифбо ва имло миён баста буданд, таклиф менамуд, ки дар ин кор на танҳо забони китоб ва адабиёти навишта, балки забони бесаводтарин намояндагони ҳалкро низ ба назар гиранд. Вай бо исрор таъкид мекард: «Барӯи таъин кардани ин, ки забони зиндан тоҷик чӣ гуна аст ва чист, намояндагони тоҷик даркоранд. Инҳо бесавод ва беилми сирф бошанд, боз беҳтар аст. Зоро ғайр, аз он, ки ҷизҳои аз модар шунидаро ба тарзи шунидааш гӯяд, ба ҳеч тарафи дигар намелағжад, ҷунки барои лағжидан роҳи дигареро намедонад».

Ин гуфтаҳои Айнӣ аз он ҷиҳат ҳам аҳамияти қалон доранд, ки бо қадом роҳҳо забон омӯхтани худи ўро нишон медиҳанд, ба забони ҳалқ, ба суханҳои бесаводтарин одамон бо дикқати тамом гуш андохта, бо камоли эҳтиром назар кардани вайро маълум менамоянд.

Айнӣ ба ҷунин масъалаи муҳимме ҳам дикқати аҳли адабро ҷалб карда буд, ки ҳарчанд лаҳҷаи водиҳо (масалан, Бухорову Самарқанд) асрҳо боз ба забони адабӣ ғизо дода омадааст, акнун танҳо бо ин лаҳҷаҳо маҳдуд шудан мумкин нест. Айнӣ даъват мекард, ки аҳли адаб ба сӯи лаҳҷаҳои куҳистони тоҷик низ назари таҳқиқ күшоянд: «Барон оммафаҳм кардани забони адабиёти тоҷик тафтиш кардан ва донистани лаҳҷаҳои куҳистон низ зарур аст», — гуфта буд ӯ ва бо таасуф қайд карда буд, ки «нависандагони мо дар деҳаҳо ва кӯхсorҳо кам гаштаанд».

Айнӣ шаронти онвактаро ба назар гирифта, таклиф карда буд, ки лаҳҷаи Миёнкот (Бухорову Самарқанд) ба сифати асоси забони адабии тоҷики қабул шавад. Вале Айнӣ аз аввал гаштаву баргашта хотиррасон менамуд, ки «барои ба кор андохтани забони авомфаҳми тоҷик лаҳҷаи ҷоero асос карда гирифтан лозим аст, лекин ба шарти пурра дардан ва дуруст кардани он бо лаҳҷаҳои ҷойҳои дигар». Бо ин максад ӯ тафтиш кардани ҳамаи лаҳҷаҳои тоҷикон, хусусан лаҳҷаҳои куҳистонро зарур медонист. Бисёр ҷолиби дикқат аст, ки Айнӣ омӯхтани фолклорро яке аз роҳҳои асосии омӯхтани забони ҳалқ ва лаҳҷаҳои гуногуни он ҳисоб кардааст. Вай аз ҳамон вактҳо ҷамъоварӣ ва нашри асаҳрои фолклорро вазифаи муҳимме шуморида, гуфта буд: «Ба воситаи ҷамъ ва нашр кардани адабиёти ҳалқ он ҷизҳоеро, ки хусусияти маҳалли доранд, оммагӣ кардан даркор аст».

Оре, на танҳо аз асаҳрои бадеии Айнӣ, балки аз ин мако-лаҳҷаҳои ӯ ҳам дида мешавад, ки ин устоди бузурги сухан муҳлиси забони ҳалқ буд, ба он бо эҳтироми тамом назар мекард, онро мушкилкушои нависанда медонист ва ақида дошт, ки ҳар нависанда барои бартараф кардани ҳар мушкиле, ки аз пе-

шаш мебафояд, бояд ба ҳалқ ва забони ў муроциат намояд. Вай душвориҳоеро, ки дар назди адабиёту мағбуоти тоҷик меистод, зикр намуда, бо қатъияти тамом гуфта буд, ки «ин душвориҳо, ба андозае, ки нависандагони мо ба авом наздики мешаванд ва авомро мешиносанд, кам ва бартароф ҳоҳад шуд». Шубҳае нест, ки ин гуфтаи Айнӣ ҳам хулосан таҷрибаи эҷодии худи ўст. Худи ў дар наздики шудан ба ҳалқ, шинохтани ҳалқ ва забони вай намунаи камназире барои нависандагони тоҷик буд ва ҳоҳад буд. Тамоми мероси адабии Айнӣ дурустӣ ва ҳакқонияти суханҳои мазкури уро тасдик менамояд.

Мо ин чо он ақидаҳоеро, ки Айнӣ дар охири солҳои бист дар бораи ҷигунағии ҳусусиятҳои асосии забони адабии имрӯзai тоҷикӣ дошт зикр кардем. Аз ин гуфтаҳои ў ҷунин гумон кардан лозим нест, ки дар он солҳо назариёти вай дар ин масъала комилан ташаккул ёфта буд ва ў роҳи ҳалли амалии масъаларо барои ҳуд низ тамоман муайян карда буд. Оре, на танҳо аз он мақолаҳо, балки аз «Одина» ҳам ба куллӣ равшан аст, ки назариёти Айнӣ дар ҳусуси забони адабӣ дуруст ташаккул мейфт ва ў роҳҳои ҳалли амалии масъаларо низ дуруст муайян мекард. Вале дар он солҳо ин процесс — процесси ҷустуҷӯи асосҳои назарӣ ва роҳҳои амалии демократи шудани ҳақиқии забони адабӣ барои Айнӣ ҳанӯз ба охир нарасида буд, ҳанӯз давом дошт. Барои фаҳмидани ин ки он ҷустуҷӯйҳои Айнӣ ба қадом тарқӣ давом кардааст ва чӣ гуна марҳалаҳо доштааст, тарҷумаи романи Ф. Душен «Қамар» аҳамияти қалон дорад.

Ҳарчанд тарҷумаи «Қамар», ки устод Айнӣ дар соли 1928 анҷом дода буд, дар ҳалли бисёр масъалаҳо, аз ҷумла, барои омухтани таъриҳи забони адабии ҳозираи тоҷикӣ аҳамияти қалонро молик аст, мутаассифона, то солҳони охир аз донраи назари аҳли тадқиқоти тамоман берун монда буд. Танҳо дар соли 1963 тадқиқоти муфассали С. Табаров ҷоп шуда¹, мавқеи онро дар эҷодиёти Айнӣ аз бисёр ҷиҳатҳо муайян кард. С. Табаров дастурҳои тарҷумонии Айниро дар тарҷумаи «Қамар» як-як аз назар гузаронида, ҷуддият ва мукаммалии он дастурҳоро таъқид карда, ба ҷунин хулоса омадааст, ки аз ин ҷиҳат Айниро «яке аз саромадони мактаби тарҷумонии адабиёти советии тоҷик номем, хато наҳоҳем кард».

Тарҷумаи «Қамар» дар айни авҷӣ мубоҳисаи забон, дар охири солҳои бист анҷом пазируфт. Дар забону услуби он ҳам таъсири ин мубоҳиса ва ҷустуҷӯйҳои эҷодии Айнӣ ҳис мешавад. Ин тарҷума гувоҳӣ медиҳад, ки нависанда тарзҳои гуногуни демократӣ кардани забони адабиро меозмуд. Равияе, ки ў дар забону услуби ин тарҷума пеш гирифт, як таҷриба буд. Ба си-

¹ С. Табаров С. Айнӣ ва тарҷумаи «Қамар»-и Фердинанд Душен, «Ҷаҳонномаи Айнӣ», ҷузъи Ш. нашриёти АФ РСС Тоҷикистон, Душ. 1963, саҳ. 46—116.

фати як таҷриба пешкаш шудани ин тарҷумаро худи Айнӣ дар сарсухан таъқд кардааст:

«Ба ҳоҳишӣ баъзе коркуниони нашриёти тоҷикӣ дар забони ин ҳикоя як қадар таъбирҳои кӯчагӣ дароварда шуд, ки ин як таҷриба аст; агар оммаи ҳонандагон ин корро ҳуҷ қабул қунанд, баъд аз ин дар баъзе ҳикояҳо ин равиш риоя карда ҳоҳад шуд, вагарна ин ҳикоя дар ин боб аввалин ва охирин шуда ҳоҳад монд. Ба ҳар ҳол дар ин бора диққат карда, изҳори фикр намудани ҳонандагон матлуб аст».

Чунон ки мебинем, аввалин, Айнӣ дар ин тарҷума бевосита ба «таъбирҳои кӯчагӣ», ба забони зандаи ҳалқ рӯ овардааст, сониян, ин корро бо маслиҳати «баъзе коркуниони нашриёти тоҷикӣ» кардааст, ки онҳо ҳам, бешубҳа, дар масъалаи забони адабӣ ба ҷустуҷӯ даромада буданд ва, ниҳоят, «ин як таҷриба»-и ҳудро ба муҳокими «оммаи ҳонандагон» гузошта, ҳукми охирро аз онҳо ҷашмдор будааст. Дар ин ҷо ба масъала то ҷи андоза эҳтиёткорона наздиқ шудани ў, ба маслиҳати ҳамкорон ва афкори омма аҳамияти қалон додани ў намоён мешавад, боз як бори дигар маълум мегардад, ки вай масъалаи забонро дар ҳонаи дарbastа ҳал кардан намехост, фикри омма, раъю ҳоҳиш ва завқи ҳалқ дар назари ў аҳамияти асосӣ дошт.

Пас, он «таъбирҳои кӯчагӣ», ки Айнӣ дар забони ин тарҷума дохил кардааст, ҷи гунаанд? С. Табаров қайд намудааст, ки онҳо аз ҷумла аз ин қабил таъбирҳои ҳоси гуфтугӯ ва лаҳҷа иборатанд: «ҳамту-мӣ», «инту», «ин ҷи кори кардагет», «қадру қимати доштагиҳоянто» ва гайра. Таъбирҳои зерин ҳам аз гуфтугӯ ва лаҳҷа гирифта шудаанд: «ҳоло ҳамту-мӣ», «мувоғики донистагии ҳудам», «ҷудо ҳурсанд буд», «як дуҳтар зонда дода буд», «ба руяш будаги рангҳо», «сарнавишт ҷи, ки бошад, ҳамон мешавад», «ҳай-ҳай, читу нағз», «хуб оғият-мӣ» ва ҳоказо. Таъсири гуфтугӯ аз соҳти баъзе ҷумлаҳо низ намудор аст: «Ин як кори табиӣ. Ҳамту бошад ҳам, Қамар онро ҷашм намедошт», «ҳабаре, ки дар рӯзнома навиштагӣ буд» ва дигарҳо.

Ин гуна таъбирҳо асосан дар муқолимаи персонажҳо кор фармуда шудаанд ва мақсади нависанда ин аст, ки сухани персонаж ба ҳолати табиӣ, ба гуфтугӯи муқаррарӣ наздиқ бошад. Лекин аксари мисолҳо, ки дар боло овардем, шакли вайрон ва лаҳҷавӣ мебошанд. Онҳо, одатан, боиси вайрон ва ифлос шудани забони адабӣ мегарданд. Истифодан онҳо аксаран нависандаро ба нусхабардории маҳз ва натурализм меорад. Бино бар ин чунон ки С. Табаров таъқид кардааст, нависанда дар асарҳои дигараш аз ин равиш даст қашид ва тарҷумай «Қамар» «дар ин боб аввалин ва охирин шуда монд».

Ҳаминро ҳам таъқид намудан лозим аст, ки Айнӣ «Қамар»-ро ба «забони кӯчагӣ», ба забони оддии гуфтугӯ тарҷума назардааст, балки ба тарҷума факат «як қадар таъбирҳои кӯ-

чаги» даровардааст. Унсурхон вайрони лаҳчавӣ дар тарҷумаи «Қамар» хеле каманд, асар асосан ба забони фасеҳи адабӣ тарҷума шудааст.

Ғайр аз ин дар забони «Қамар» хеле бисёр калимаю ибора ва таъбирҳои олиchanobi халқӣ ҳастанд, ки аксари онҳоро эҳтимол Айнӣ бо ҳамин тарҷума ба забони адабӣ дохил карда бошад. Чунончӣ: зани буррандави дизанд, гарданшаҳӣ, гарданғафсӣ, акл давондан, гаппарронӣ кардан, газ-газ шудани дандон, ба гирифтигир даромадан, аз ҳад баромада рафтан, гирия карда фиристодан, парпанақ задан, гуши аз бини ҳабардор нашуда ва дигарҳо низ ба сифати «таъбирҳои кучаги» ба забони ин асар даромадаанд. Шубҳае нест, ки инҳо ҳама суҳанҳои обдори халқӣ буда, дар тасвири бадей имкониятҳои фаровоне доранд. Онҳоро аз забони халқ ёфта гирифта, ба забони адабӣ дохил намудан дар он солҳо кори хеле муҳим буд, зеро домани забони адабиро васеъ карда, ба сарватҳои он сарват меафзуд.

Аксари чунин ибораҳо худашон аз ҷиҳати соҳт ба қоидҳои забони адабӣ мувоғик буданд ва бâъзеашонро худи нависанд ба қоида мувоғик кардааст. Ба қоидҳои забон мувоғик карда гирифтани унсурҳои забони халқӣ яке аз дастурҳои асосии эҷодиёти Айнист. Нависанда ин дастурро факат дар тарҷумаи «Қамар», танҳо дар ибораҳои мисли «ҳамту-мӣ», «чи ту», «вай гап» ва ғайра вайрон карда, дигар ҳама вакъ саҳтириоя кардааст. Ҳатто дар сурате ки Айнӣ дар охири солҳои бист маҳсус барои таҷриба дар лаҳҷаи ягон маҳал порчае машқ кардан хостааст, аз руи ҳамон дастури асосӣ амал кардааст.

Масалан, Айнӣ ба муносибати баҳси атрофи забони адабӣ дар соли 1928 дар ҳамон мақолаи «Забони тоҷикий» барон на-муна порчае ба лаҳҷаи Бухоро таълиф кардааст, ки як кисми он ин аст:

«Ашӯр дехқони миёнаҳол буд, як дар хона, як гови корӣ, як модағев, ҳар ва ҳашт таноб замин дошт.

Ашӯр бо Аҳмад, ки гови кории ўҳам, тоқа буд, ҳамъюғ шуданд, ҳар қадоми инҳо дар замини худ шаб дар миён ба навбат говоронӣ мекарданд.

Ашӯр марди коркуни боғайрат буд. Шабе, ки навбати говорони ба худаш мерасид, сари шом гови Аҳмадро оварда, дар таҳти соботи худ мебаст, ба говон ба сериву пурӣ ҳурок медод, худаш ҳам бо об ва ёғоне, ки дошт, шикамашро сер карда, зуд меҳобид. Дар аввали ҷеф задани ҳурус аз хоб меҳест, ҷуфтӣ говоро мебаст, омоҷ, поза (говоҳан) ва дандонаро гирифта, ба сари замин мерафт. Ним таноб заминро сераҳа карда, сурма барин майн меронд, пеш аз сар задани офтоб дандона ва мола мекард, ки нами замин намепарид»...

Айнӣ дар зернавишти сахифа маҳсусан таъкид намудааст, ки «ин порча бо лаҳҷаи Бухоро таҳrir шудааст». Ба фикри ман, агар худи Айнӣ чунин таъкид намекард, мо имрӯз асло

фаҳмида наметавонистем, ки ин порча ба забони Бухоро навишта шудааст. Пас аз дидани таъкиди нависанда пай бурдан мумкин аст, ки дар ҳақиқат ин порча дар руҳи лаҳчанд Бухоро таълиф ёфта, бисёр калимаю ибора ва маҷозҳои он хоси ин вилоятанд. Вале дар ин порча ягон чизе, ки қобилияти умумӣ шудан ва ҳуқуқи ба забони адабӣ даромадан надошта бошад, мавҷуд нест. Ин порча комилан адабист. Аксари ин калимаю ибораҳо ва баъзеин ин маҷозҳо дар дигар лаҳчандо тоҷикӣ низ ҳастанд. Ин порча чунон аст, ки ягон калимаи он ба намояндагони дигар лаҳчандо номафҳум нест. Ҳусусан ҳамин чиз муҳим аст, ки нависанда сухани мардуми ватанашро аз баъзе унсурҳои тасодуғӣ, аз баъзе вайрониҳо, ки одатан дар гуфтугӯ рӯй медиҳад, тоза кардааст, соҳти баъзе ҷумлаҳо ва аъзоёни ҷумларо, ки дар гуфтугу аз доираи қоиди забон андак берун меравад, ба қоида мувоғиқ намудааст. Аз ҳамин сабаб дар ин порча чӣ ҳусусиятҳои гуфтугуни муқаррарӣ ва чӣ қонунҳои забони адабӣ нағз риоя шудааст.

Аз мубоҳисан охири солҳои бист тамоман равшан шуд, ки Айнӣ ба қоида мувоғиқ кардан унсурҳои забони ҳалқро талаб менамуд, ҳар чизро ки ба қоидоҳои забон мувоғиқ наояд, қатъиян рад мекард. Дар айни замон вай ба қасоне, ки ба забони ҳалқ нописандона нигоҳ карда, саҳт риоя намудани анъанаро меҳостанд, муқобил баромада, чунин мегуфт: «Як чизеро бечораи авом мувоғики қоиди забони худаш мегуфтааст, «ту ғалат кардӣ, мувоғики анъана гап зан» гуфта рад карданамон магар дуруст аст? Албатта, не! Дуруст, ба анъана риоя кардан даркор аст, лекин вақте ки талафзузи авом ба асоси сарғӣ мувоғиқ буда, ба анъана муҳолиф ояд, рад кардан дуруст нест»

Айнӣ то охири умр дар масъалаи забон ба ҳамин дастур амал кард: Ҳар чизе, ҳар калимаю ибора, ҳар қолаберо, ки дар забони ҳалқ ҳаст, агар нодурусту вайрон набошад, дар забони адабии замонҳои гузашта истифода нашуда бошад ҳам, ба чону дил қабул мекард. Ба ин тарз ғаномандии забони адабии тоҷикӣ афзоиш ёфт.

(На факат асарҳои бадеии Айнӣ, балки инчунин ин таълимоти ӯ дар бораи алоқаи забони адабӣ бо ҷабони ҳалқӣ дар солҳои бист ва барои ташаккули эҷодиёти як гурӯҳ нависандагони ҷавони тоҷик, ки дар он вактҳо акнун ба майдони адабиёт кадам мегузоштанд, роли қалоне бозидааст)

Дар солҳои сӣ ақидаҳои устод Айнӣ дар бораи забон аз ҷанд ҷиҳат такмил ёфт. Дар ин такмили ақидаҳои вай таъсисири ҷанд омили муҳим ба назар мерасад. Муҳимтарини ин омилҳо, албатта, афзудани таҷриби ҷадиди худи ӯст. Ҳар қадар ки дар асарҳои Айнӣ ҳақиқати воқеӣ ва ҳаёту муборизаи ҳалқ ҷавонтару амиқтар тасвир мегардид, забони ӯ низ ба ҳаёт, ба ҳалқ наздиктар мешуд ва назариёти вай дар бобати забо-

ни адабиу бадей, алоқаи забони адабӣ бо забони зиндаи халқ низ беш аз пеш такмил меёфт.

Аз тарафи дигар, солҳои бист ва хусусан солҳои сӣ дар давоми инкилоби мадани интеллегенцияи нави тоҷик ташаккул ёфт. Ин зинёни нави тоҷик аз байни оммаи халқ ва аз районҳои гуногуни тоҷикишинаш баромада, ба майдони маданияту адабиёт ба ҷавлон омада буданд. Ташаккули зинёни наъ ба забони адабӣ таъсири намоёне гузошт ва дар соҳаҳои гуногуни он дигаргунии ҷиддие овард. Дар айни замон таъсири забони русӣ ба забони тоҷикӣ рӯз то рӯз зиёд шуда, низ боиси афзудани иқтидори забони миллиӣ ва боиси пайдо шудани имкониятҳои наве дар забони адабӣ мегардид. Шак нест, ки Айнӣ ин ҳама дигаргуниҳо ва таҷрибаи ҳамкасбони худ — дигар нависандагони тоҷикро бо диққати тамом ба мулоҳиза мегирифт, аз онҳо барои худ ҳулосаҳо мебаровард.

Як омили муҳимме, ки дар ташаккули назариёти Айнӣ дар хусуси забон таъсири қалоне иҷро намуд, шиносои ӯ бо эҷодиёти Алексей Максимович Горький, на танҳо бо осори бадеии Горький, балки инчунин бо мақолаҳои ӯ дар бораи забон буд. Шиносоӣ бо таҷрибаи эҷодии Горький ва хусусан бо он мақолаҳои назарию танқидии ӯ, ки солҳои сӣ дар бобати забони адабиёти бадеии рус навишта буд, ба Айнӣ имконият дод, ки бальзе назариёти худро ғаниқтар қунад, мавқеи суханро дар тасвири бадей аз ҷиҳати назарӣ бехтар дарӯ намояд.

Чунон ки Айнӣ ҷандин бор таъқид кардааст, у бо эҷодиёти Горький асосан аз аввали солҳои сӣ шинос шуда буд. Вай дар мақолаи «Падари тарбиятгари адабиёти советӣ» (1951) гуфтааст: «Ман аз соли 1930 сар карда бо асарҳои А. М. Горький шинос шудам». Вале ҳарчанд ки Айнӣ бо эҷодиёти Горький дер шинос шуда буд, аз ӯ бисёр ҷизҳо омуҳт ва ин омузишро то охири умр давом дод. Айнӣ дар аввалин мақолаи худ дар бораи Горький, ки 20 июня соли 1936 — дафъатан пас аз вафоти ин нависандай бузург навишта, бо сарлавҳаи «Зиндаи адабӣ» ҷоп намуда буд, гуфтааст: «Ман Горькийро кам дидам ва кам ҳондам, аммо аз ӯ бисъёр ҷизҳоро омуҳтам ва дар кори эҷодии худ ба кор бурдам. Баъд аз ин ҳам ман, то зиндаам, Горькийро ҳоҳам омуҳт ва аз ӯ ҳоҳам ёд гирифт».

Яке аз муҳимтарин масъалаҳо, ки аз осори бадеии Горький диққати Айниро бисёртар ба худ ҷалб кардааст, масъалаи забон ва содданависӣ будааст. Ҳамин аввалин мақолаи Айнӣ дар бораи Горький аз ду қисм иборат буда, қисми якуми он «Омузиши худам аз Максим Горький» ном дорад. Бисёр ҷолиби диққат аст, ки Айнӣ аз ҷумлаи он таълимоте, ки аз асарҳои бадеии Горький гирифтааст, дар навбати аввал масъалаҳоеро номбар мекунад, ки ба забон ва содданависӣ онданд. У пас аз номбари асарҳо, ки аз Горький ҳонда буд, мегӯяд: «Инро бояд ман дар пеши ҷамоати советӣ арз қунам, ки пешрафти таҷрибаҳои эҷодкории ман ба омухтанам Мак-

сим Горькийро вобастагии қавӣ дорад. Ман дар додани образҳо, дар ташбеҳҳо, дар баёни ҳарактери қаҳрамонҳо, дар тарзи ифодаи содда аз Максим Горький бисёр чизҳоро омӯҳтам». Чунон ки мебинем, ин ҷо устод Айнӣ масъалаи тасвири образҳо ва ҳарактери қаҳрамонҳо, масъалаи ташбеҳҳо ва тарзи ифодаи соддаро як ҷо ва дар вобастагӣ ба якдигар гирифта сӯхан рондааст. Ин, албаттa, бесабаб нест. Инҳо чизҳоеанд, ки дар тасвири реалистӣ роли қалон доранд ва Айнӣ ҳангоми ҷустуҷӯҳо эҷодӣ пеш аз ҳама дар ҳамин бобат аз М. Горькийро раҳнамой ҷустааст.

Айнӣ дар ҳамин мақолааш дар қатори чизҳое, ки солҳои сӣ аз Горький ҳонда буд, мақолаи «Дар бораи формализм»-ро ном бурдааст. Дар ин мақолаи Горький ҳам суханҳое ҳастанд, ки ба ҳамон масъалаи «тарзи ифодаи содда» даҳл доранд ва бояд Айнӣ онҳоро аз назар нагурезонда бошад. Чунончӣ, Горький дар ин мақола гуфтааст: «Формализм ҷун «тарзу шева» (манера), ҷун «усули адабӣ» аксаран барои рупуш кардани пучӣ ва фақирии рӯҳӣ хизмат менамояд. Қасе бо мардумон сухан кардан меҳоҳад, вале ҷизи гуфтани надорад, бино бар ин дар бораи ҳамаи чизҳое, ки дида истодааст, вале маънои онҳоро фаҳмида наметавонад ё фаҳмидан намехоҳад ва ё аз фаҳмидан метарсад,— дар бораи ҳамаи ин чизҳо бо сергапии ҳастакунандае сухан кардан мегирад. Формализмро ба сабаби тарсидан аз сухане, ки гоҳо дурушт бошад ҳам, соддаву возех аст, ба кор мебаранд».

Дар бораи ин, ки забони асарҳои бадӣ бояд соддаву равон ва аз ороишу ҷилои сунъӣ орию барӣ бошад, Айнӣ кайҳо боз ақидаи қавӣ пайдо карда буд. Чунонки дар боло дидем, ин масъала дар мақолаҳои солҳои бист, дар мақолаҳое, ки пеш аз шинос шуданаш бо асарҳои Горький навишта буд, мавзеи қалон дорад. Аз ҳама муҳим ин аст, ки баъзе фикрҳои Айнӣ, ки дар мақолаҳои солҳои бист баён кардааст, ба баъзе фикрҳои Горький, ки дар мақолаҳои солҳои сӣ изҳор намудааст, хеле наздик ва монанд ҳастанд.

Масалан, Айнӣ дар мақолаи «Забони тоҷикӣ» (1928) гуфта буд: «Мазлумон ва меҳнаткашони Шарқ аз риёкорӣ, аз муболигаҳои бемаъни, аз ҳаёлоти хушк, аз мавҳумотфурӯшии мулло ва эшонон ба ҷон омадаанд. Акнун ба онҳо ба кучо будани манғнати моддӣ ва роҳи ҳалосии онҳоро нишон додан даркор аст, аз муболига ва ҳаёлоти шарқӣ даргузашта ҳар ҷизеро монанди будаш намоён кардан зарур аст». Ин суханони Айнӣ як моддаи асосии маромномаи эҷодии ӯро дар он солҳо, яке аз талаботи муҳимми он реализмеро, ки дар эҷодиёти ӯ ташаккул мейӯфт, ифода менамоянд. Аҷобат дар ин аст, ки Айнӣ пас аз 23 соли дигар, дар соли 1951 дар мақолаи «Падари тарбиятгари адабиёти советӣ» ҷунин суханони Горькийро зикр намуд, ки мазмунан ба суханони Горькийро боло хеле наздиканд. Он гуфтаи Горький, ки Айнӣ зикр кардааст; ин аст: «Хонан-

даи советӣ ба зебу зинат ва тумтароқи зоҳирӣ сохта, ба рангу равғани арzonбаҳо эҳтиёҷ надорад, ба вай иборапардозиҳои дабдабадор ва нақшу нигори қалом лозим нест,— зиндагонии вай бо саҳтиҳои достонбоб пур мебошад ва ў сазовор аст, ки дар адабиёт бо чунин як инъикоси достонии қавӣ акс ёбад»¹.

Ин гуна суханҳои Горъкий баъзе фикрҳои муҳимми Айниро, ки пештар дар сари худи ў пайдо шуда буд, мустаҳкамтар мекард, ақидаҳои ўро қувват медод, событиқадамии ўро дар роҳе, ки интихоб кардааст, меафзуд. Чунин гуфтаҳои Горъкий ба дили Айнӣ қувват мебахшид, имони ўро қавитар мекард.

Дар муборизаи Айнӣ барои забони адабии тоҷик бо таъсири Горъкий як соҳаи нав пайдо шуд. Ин соҳаи нав — мубориза дар роҳи муҳофизати тозагии забон, мубориза ба муқобили олуда шудани забони адабӣ бо қалимаҳои маҳдуду вайрони маҳаллӣ ва лаҳҷавӣ буд.

Мо медонем, ки аз охири солҳои сӣ, хусусан баъд аз Ҷанги Бузурги Ватаний, масъалаи тозагии забон дикқати устод Айниро ҷиддан ба сӯи худ қашидা буд ва фикри ўро ҳамеша ба худ банд медошт. Худи Айнӣ дар ҳамон мақолаи «Падари тарбиятгари адабиёти советӣ» маҳсусан таъкид карда буд, ки дар шурӯъ шудани ин мубориза таъсири Горъкий хеле қалон аст. Ў гуфтааст: «Дар матбуоти Тоҷикистон он ҳама муборизаҳои ки барои забони соддай равшани ҳамафаҳми покиза рафт, ба асоси тавсияҳои А. М. Горъкий буд».

Айнӣ ин ҷо «тавсияҳои А. М. Горъкий» гуфта он суханони ўро дар назар дорад, ки дар як силсила мақолаҳои маҳсус дар бораи забони баъзе асарҳои онвактаи нависандагони советии рус, хусусан оид ба навиштаҳои А. Белый, Ф. Панфёров, Ф. Гладков ва дигарҳо гуфта, аз ҷумла бо А. Серафимович саҳт баҳс карда буд. Горъкий дар он мақолаҳо ба муқобили ин нависандагон, ки бисёр қалимаҳои маҳсуси лаҳҷавӣ ва шакли вайрони маҳаллии баъзе қалимаҳоро кор фармуда, дар бораи муҳофизати покизагии забони адабӣ фикр намекарданд ва боиси ифлос шудани он мегардианд, бо камоли қатъият сухан карда, нависандагонро ба баланд бардоштани маданияти қалом даъват намуд. Партияи Коммунистӣ ин муборизаи Горъкийро ҳимоя кард ва газетаи «Правда» 18 марта соли 1934, дар вақти ҷондагӣ қардани мақолаи ў «Дар бораи забон» навишта буд: «Идораи «Правда» муборизаи А. М. Горъкийро барои сифаҳи сухани адабӣ, барои болоравии минбаъдан адабиёти советӣ комилан дастгирӣ мекунад».

Дар солҳои сӣ ва хусусан дар солҳои чилу панҷоҳ дар То-

Ин суханони Горъкий аз мақолаи «Дар бораи наср» (1938) гирифта шудааст. Асли русии он чунин аст: «Советский читатель не нуждается в ми-шуре дешевеньких прикрас, ему не нужна изысканная витневатость словесного рисунка,— жизнь, его исполнена эпической суровости и вполне достойна такого же эпически мощного отражения в литературе.

чикистон ҳам «бо ахлоти сухан ифлос шудани адабиёт» бештар шуд. Баъзе нависандагон, тарчумонҳо ва аҳли матбуот дар масъалаи забон саҳлангорӣ карда, баъзе калимаю ибораҳои маҳаллии маҳдуд ва иборасозио ҷумлабандиҳои вайрону нодурустро ба забони адабӣ роҳ доданд. Аввалин касе, ки бар зидди ин майлҳон нораво муборизан саҳт сар кард, устод Айнӣ буд.

Айнӣ дар ин мубориза ба таълимоти Горький такъя мекард.

Зотан ин муборизаи Айнӣ ҳам аз солҳои бист сар шуда буд. Вай соли 1926 дар бораи китобҳое, ки нашриёти навбуњӯди Тоҷикистон чоп карда буд, бо сарлавҳаи «Китобҳои тоҷики» чанд такриз навишта, ин китобҳоро «меваи пешпазаки ҷорбоғи адабиёти нави тоҷик» номида, дар айни замон ба нуқсонҳои ин китобҳо, аз ҷумла ба нуқсонҳои забони муаллифони онҳо хеле муфассал тавакқуф кардааст. Такризро, ки Айнӣ дар ҳусуси тарҷумаи китobi «Ҳисоб» (тарҷумон Сайдризо Ализода) навишта, 30 июнь ва 5 июляи соли 1926 дар газетаи «Овози тоҷик» чоп кардааст, дар матбуоти тоҷик аввалин маколае, ки баъзе масъалаҳои амалии маданияти суханро пеш гузаштааст, номидан мумкин аст. Вай дар бораи тарҷумон бо камоли эҳтиром сухан ронда, дар айни ҳол баъзе камбулиҳои ҷиддии уро нишон дода, дар охир мегуяд: «Гумон меравад, ки дар ҳамон ин вайрониҳо таъсири забони аслии китоб ҳаст... Рафиқ Сайдризо... бо андак мусоҳала дар таъсири асл мондаанд».

Айнӣ дар республикаи мо аввалин касест, ки дар яке аз ин такризҳо доир ба зарурати «аз асорати тарҷума ҳалос шудан»-и тарҷумон сухан сар карда буд. Устод Айнӣ дар охир солҳои бист, дар он вакҳто, ки дар роҳи «забони авоми тоҷик» мубориза мекард, масъалаи забони тарҷумаро низ аз ҳамин нуқтаи назар муҳокима намудааст.

Ин як тарафи масъала аст. Тарафи дигари муборизаи Айнӣ дар роҳи тозагии забон ҳамон муборизаи зидди ифлос шудани забони адабӣ бо унсурҳои номақбули лаҳҷаҳои маҳаллист. Ин муборизаи Айнӣ ҳам аз солҳои бист оғоз гардидааст. Ин ҷо бисёр ҷолиби дикқат аст, ки дар ин соҳа низ баъзе масъалаҳо, ки Айнӣ аз солҳои бист ба онҳо аҳамияти қалон медод, баъдтар аз тарафи Горький ҳам маҳсусан таъқид шуданд. Масалан, Айнӣ аз аввал ба масъалаи муносибати лаҳҷаҳо ва забони адабӣ дикқати маҳсус медод. Вай дар ҳамон мақолаи «Забони тоҷикий» (1928) гуфтааст: «Гап дар ин чост, ки забони авоми тоҷик чист ва қадом аст? Агар мо забони авоми як доира ё як маҳалро дар назар гирифта ҷизе нависем, ба лаҳҷаҳои авоми ҷойҳои дигар баробар меояд ё не? Дар пурсиши дуввум «не» гуфта ҷавоб додан рост меояд». Аз ин ҷо Айнӣ ҷунин ҳулоса баровардааст, ки «ё бояд ҳаққи якеро қурбон кунем ё барои ҳар як ҷой як китоби ҷудогона чоп кунем».

Аз мақолаи Горький дида мешавад, ки ӯ ҳам ин матлабро

на танҳо ҳамеша пеши назар доштааст, балки, ин чо мұхимтар аз ҳама ин аст, ки дар мақолаи «Дар бораи ҷобукӣ» («О бойкости», 1934) ҳамон ҷизеро, ки Айнӣ далел оварда буд, низ далел овардааст: «Чунин баҳона кардан, ки «дар вилояти мо ин тавр меѓуянд», мумкин нест, зеро китоб барои як вилоят ғавишта намешавад».

Ин аст, ки Айнӣ аз аввал дар байзе масъалаҳо тарафдори ҷунин ақидаҳое будааст, ки Горький ҳам онҳоро тарафдорӣ мекардааст. Аз ин гуна нуқтаҳое, ки дар назариёти Айнӣ нисбат ба забон мавҷуданд, боз як бори дигар яқин ҳосил менамоем, ки инкишофи эҷодии вай ҷунон давом мекард, ки худи ғависандана ба қабули таъсири Горький тайёр шуда буд ва ҳангоме ки бо осори Горький шинос шуд, принципҳои ғоявии эстетикии у барои Айнӣ ҷизи бегонае набуд, балки чун як ҷизи мағҳум, наздик ва азониҳудӣ тадриҷан дар эҷодиёти ў ҳазм шуд.

Таълимоти Горький дар бораи забон дар байзе мавридиҳо боиси қувват гирифтани такмил ёфтани ақидаҳои Айнӣ шуда бошад, дар байзе мавридиҳо сабаби ба системае даромада ташаккул ёфтани афкори ў гардидааст. Дар масъалаи истифодаи ұнсурҳои лаҳҷа ҳамин холати дуввум мушоҳида мешавад. Айнӣ аз аввал ҳам медонист, ки забони адабӣ бояд асоси умумихалқӣ дошта бошад, vale дар масъалаи чӣ гуна истифодаи кардани ұнсурҳои лаҳҷаҳои маҳаллӣ фикри ў аз ҷиҳати назарӣ бо таъсири таълимоти Горький ташаккул ёфтааст.

Мубориза дар роҳи тозагии забон ва аз ҷиҳати назарӣ равшан кардани масъалаи истифодаи лаҳҷаҳои маҳаллӣ ҳусусан дар охири умри Айнӣ, дар солҳои пас аз Ҷангиги Бузурги Ватаний дар фаъолияти ў мавқеи калон пайдо кард. Дар ин давра вай аксари асарҳои нави ғависандагони тоҷик ва асарҳоे-ро, ки тарҷумонҳои намоёни мотарҷума мекарданд, бо дикқати тамом ҳонда, фикрашро дар ҳошия қайд кардааст. Дар ин давра ў дар масъалаи забон мақола ҳам ғавиштааст. Хеле ҷолиби дикқат аст, ки Айнӣ ба ин муносибат мақолаҳои Горькийро махсус аз назар гузаронида будааст. Домуллои мұхтаррам Раҳим Ҳошим дар як сұхбати ҳусусӣ нақл карданд, ки дар соли 1948 Айнӣ аз ин кас тарҷума карда додани китоби «Горький дар бораи адабиёт»-ро илтимос намудааст. Р. Ҳошим мақолаҳои ин китобро даҳанакӣ тарҷума кардаанд ва устод гӯш кардааст. Ғайр аз ин Р. Ҳошим бо илтимоси устод як мақолаи Горькийро, ки дар масъалаи забон баҳс менамояд, ҳатти тарҷума карда дода буданд.

Ин ҳам ҷолиби дикқат аст, ки дар худи ҳамон вақт — 12 декабри соли 1948 маколаи машҳури Айнӣ «Мактуби күшода ба рафик Толис» ғавишта шуд. Дар ин мақола фикрҳои Айнӣ дар масъалаи истифодаи лаҳҷаҳои маҳаллӣ дар забони адабӣ хеле муфассал баён гардидааст. Лекин Айнӣ дар баёни ин фикрҳо комилан ба таълимоти Горький тақъя намудааст. Устод Ғазиғаин ин мактуби саркүшодаре ин тавр муайян кардааст:

«Вазифаи ман ин аст, ки он қобилияти баланди шуморо икрор карда истода, шуморо ба роҳи таълимоти Горький даъват на-моям».

Дар ҳақиқат на танҳо Толис, балки Фарҳат, Шуқӯҳӣ ва «дигар рафикон»-ро бо як эҳтироми пурҷӯш «ба роҳи таълимоти Горький» даъват намудааст. Устод аввал мазмуни баъзе сӯ-ханҳои Горькийро хеле батафсил нақл намуда, хулосаи онҳо-ро мазмунан ин тавр баён кардааст: «Вазифаи нависанда ва шоирон дар хусуси забон ин нест, ки бо забони вайрон аз паси касони забоннодон раванд, балки бояд инҳо дар хусуси забон оммаро аз паси худ қашанд». Ҷумлаи зерин низ як қисми хулосаи он фикрҳои Горький мебошад: «Дар ин замон ҳеч дуруст нест, ки нависанда дар пан зинда карда ба матбуот даровардани забони вайрони бесаводон гардад».

Ҳамаи фикрҳои бисёр муҳимми Айнӣ, ки баъд аз ин дар он мақола баён шудаанд, ба ҳамин таълимоти Горький асос ёфтаанд. Вай нависандаи ҷавон П. Толисро саҳт сарзаниш кардааст, ки қаҳрамонони ҳикояи ў «Студентшавандоҳ» муаллим ва ҳатмкардагони мактаби миёна бошанд ҳам, «тамоман ба забони вайрон гап мезананд». Айнӣ мегӯяд: «Шумо, рафиқ То-лис, забони вайрони ба мурдан маҳкумшударо дар ҳикояи мазкур «зинда кардан» хостаед».

Аз ин мақола маълум мешавад, ки ба ақидаи Айнӣ забони зиндаи ҳалқ ду ҷиҳат дорад: яке ҷиҳати солим ва пурқувват, ки забони адабӣ аз он ғизо мегирад ва дигаре ҷиҳати суст, ки нависанда аз он бояд ҳазар кунад. Ин аст, ки ў мегӯяд: «Дар забони зиндаи ҳалқи тоҷик ҷунон ҳазинаҳо ҳастанд, ки пур аз дурдонаҳои пурқимат мебошанд. Вазифаи мо, нависандагон, ана ҳамон дурдонаҳоро ба омма тӯҳфа кардан аст, на ин ки дар бораи умумӣ кардани баъзе луғатҳои хона ё маҳаллаи худ бикӯшем!» Айнӣ ба забони зинда эҷодкорона наздиқ шуданро талаб мекунад, вай бар зидди нусхабардории маҳз аз забони зинда, бар зидди натурализм дар забон, тарафдори эҳтиёткорона аз ҳам чудо кардани сараву ғақат аст. Ҳуди ў дар вакти эҷод кӯшиш менамуд, ки нисбат ба забони ҳалқ ҳамин тавр комилан эҷодкорона рафтор кунад ва ин принципро ба дигарҳо низ талқин мекард. Вай гаштаву баргашта таъкид намудааст, ки «дар кор фармудани луғатҳои маҳалӣ бисъёр эҳтиёт кардан, аммо ҷизҳои нағзи онро аз назар нагурезондан лозим аст».

Ҷунон ки мебинем, устод Айнӣ, ки худаш соли 1928 «таъ-бирҳои кучагиро ба адабиёт доҳил кардан меҳост, акнун, со-ли 1948 баръакс маҳсусан таъкид намудааст, ки дар истифо-даи луғатҳои маҳалӣ бисъёр эҳтиёт шудан даркор аст ва «ба-рои умумӣ кардани баъзе луғатҳои хона ё маҳаллаи худ» кӯ-шидани ҳар нависанда кори нодурусте ҳоҳад буд.

Устод Айнӣ, ки дар забон табъи салиме дошта, забони ҳалқро бо бисъёр нозукиояш хеле хуб омӯхта, дар истифо-

даи эчодкоронаи он таҷрибаи калоне гирд оварда буд, дар охир умр ба чунин хулоса омадааст, ки баъзе калимаю ибора ва шаклҳои забони ҳалқ сазовори ба забони адабӣ дохил гардидаш ва умумӣ шудан мебошанд, аммо баъзеашон сазовори он нестанд: «Дар лаҳҷаҳои маҳаллӣ монанди «ибӣ»-и бухориён (бухорогиён не!) калимаҳои ҳастанд, ки қобилияти умумӣ шудан надоранд». Ин фикри Айнӣ бисъёර ҷолиби диққат аст. Дар ҳақиқат ин гуна калимаҳои маҳдуди маҳаллӣ асоси умуми-ҳалкии забони адабиро суст карда, онро аз бурроӣ ва таъсири умумӣ маҳрум намуда, боиси қундӣ ва нотавонии он, боиси ифлос шудани он мегардад.

Дар ҳусуси калимаҳои, ки дар забони ҳалқ ё баъзе лаҳҷаҳои он вайрон шуданд, фикри Айнӣ ин гуна аст: «Дар баъзе маҳалҳо баъзе калимаҳои ҳуби тоҷикий ба шакли вайрон кор фармуда мешаванд. Вазифаи нависанда он гуна калимаҳоро гирифта рост ва дуруст карда кор фармудан аст. Чунончӣ, дар Бухоро фарзанди аввалро «фарзанди нахустабин» мегуянд. Вазифаи мо ин калимаро гирифта ба шакли дурусташ «нахустин» карда кор фармудан аст».

Ин ҷо ҳам дар масъалаи забон ба нусхабардории маҳз ва натурализм зид баромадани Айнӣ дидо мешавад. Ин принцип ҳам дар эҷодиёти ҳуди ӯ амалӣ шудааст.

Ногуфта намонад, ки ин таълимоти Айнӣ дар ҳусуси ҳуддорӣ аз истифодаи шакли вайрони калимаҳо ва калимаҳои маҳдуди маҳаллӣ чунин маъно надорад, ки онҳоро ба адабиёт ҳеч роҳ додан мумкин нест. Айнӣ эътироф намудааст, ки баъзан аз ин калимаҳо истифода кардан лозим меояд, балки зарур аст. Дар як ҷои мақола ӯ гуфтааст, ки «ин гуна калимаҳоро танҳо дар порчаҳои ҳаҷви кор фармудан мумкин аст» ва инро аз он ҷиҳат ҷоиз донистааст, ки ба ин восита барои «камбудии забони шаҳсҳои ҷудогонаро масҳара карда нишон додан» имконият пайдо мешавад. Дар ҷои дигари мақола аз забони Горъкий чунин суханонро овардааст: «Фақат дар баъзе писсаҳо ва ҳикояҳо мумкин буд, ки барои фаҳмондани савияни забони баъзе шаҳсҳо ё районҳо қаҳрамонон гоҳо (на ҳама вакт) ба забони ҳуд гап зананд».

Ин аст, ки Айнӣ аҳамияти калимаҳои вайрон ва маҳаллии маҳдудро дар тасвир эътироф намуда, бо мақсадҳои муайянӣ ғоявию бадей, барои таъкиди ҳосиятҳои фардии персонаж, барои типсозӣ кор фармудаҳни калимаҳои вайрон ва маҳаллӣ, ҳатто ба забони маҳалле гап занондани персонажро дуруст ҷуморидааст. Лекин ӯ таъкид намудааст, ки бо ин мақсад низ ин корро факат «гоҳо (на ҳама вакт)» кардан мумкин аст, то ки забони адабӣ зарар набинад.

Чунин аст муносабати устод Айнӣ ба унсурҳои лаҳҷа ва забони гуфтугӯ, ки ҳам, мумкин аст, боиси хеле сарват ғун кардани забони адабӣ шаванд ва ҳам ба забони адабӣ зарар овардани онҳо эҳтимол дорад. Айнӣ дар натиҷаи таҷрибаи ҷандин-

солаи эчодӣ ва бо ёрии таълимоти Горъкий муносибати диалектикаи забони адабӣ ва лаҳҷаҳои маҷаллиро пай бурдааст ва он табъи салим, ки ў дошт, имконият додааст, ки роҳи дурусти ҳалли ин масъаларо ёбад. Ин ҳолат дар навбати худ ба ў имкон дод, ки дар чунин масъалаи муҳим мавқеи дурусте ишғол намояд ва аз ҳамин мавқеи дуруст истода, барои «забони адабии софи оммафаҳм» мубориза кунад. Муборизаи Айнӣ дар роҳи муҳофизати тозагии забони адабӣ ва маданияти сухан, муборизаи сахти ў бар зидди вайрон ва ифлос кардани забон, ки муборизаи бузургвоне буд, аҳамияти хеле калон дошт ва дорад. Балки имрӯз аҳамияти он бештар аст, ки камтар нест. Афсус, ки нависандагони тоҷик пас аз вафоти Айнӣ ин муборизаи ўро давом надоданд ва ҳоло дар ин соҳа низ ҷои у ҳолист.

Муборизаи Айнӣ дар вакташ натиҷаҳои хубе дод ва ҳоло ҳам медиҳад. Таълимоти ў дар эҷодиёти бисъёр нависандагони тоҷик таъсири мусбате гузошт. Аз ҷумла нависандай ҷавони боистеъод П. Толис, ки мақолаи мазкури Айнӣ ба тарзи мактуби саркушодае ба номи ў навишта шуда буд, дар бобати истифодай унсурҳои лаҳҷа ва гуфтугӯ равиши худро дигар кард ва дар риояи забони покизаи адабӣ муваффакиятҳои намоёне ба даст овард. Бехуда нест, ки ў як умр аз Айнӣ миннатдор буд ва дар ёддоштҳояш аз ў хеле сипосгузорӣ кардааст.

Дар соли 1928—1929, дар вактҳое, ки дар роҳи демократӣ кунонидани забони адабӣ мубориза мерафт, устод Айнӣ забони ҳалқии тоҷикиро аз ҳуҷумҳои гуногун, аз ҳуҷуми анъана-парастҳо ва «байналмиладиён» — тарафдорони забони адабии онрузаи форсӣ муҳофизат мекард, ҳуқуқи ҳар як калимаю ибораи ҳалқии тоҷикиро ҳимоя менамуд. Аммо дар айни ҷӯшу ҳуруши мубоҳиса ҳам ў ба қоиди забон мувоғиқ омадан ё наомадани ҳар як калимаю ибора ва таъбири ҳалқири фаромуш намекард, ҳар ҷизро, ки ба қоида мувоғиқ бошад, ба ҷону дил қабул медошт ва бо қатъияти тамом мегуфт: «Чунон ки ҷанд бор гуфтаам, боз мегуям, ки як сухани машҳур агар ба қоиди сарғӣ муҳолиф набошад, ба губоҳ мӯҳтоҷ на мешавад» (мақолаи «Ҷавоби ман», 1929), яъне дар забони адабӣ қобили қабул ҳоҳад буд.

Аммо дар охири умри Айнӣ, дар солҳои 40—50 ба ў лозим омад, ки дар ҷабҳаи дигаре мубориза сар кунад — забони адабиро аз ҳуҷуми унсурҳои вайрони забони гуфтугӯ, аз ҳуҷуми калимаю ибора ва таъбири ҳодурусту маҳдуди маҳалли муҳофизат намояд. Ин ду мубориза (мубориза барои унсурҳои гуфтугӯ ва бар зидди онҳо) асосан ду ҷиҳати ҳамон як мубориза буд, ки дар роҳи забони адабии пуритидор, тоза ва мадани давом мекард. Дар ҳарду маврид ҳам ҳамин ҷиз дар назар буд, ки забони адабӣ бояд пуритидор, содда ва оммафаҳм, инчунин дуруст ва мувоғики қоида бошад. Дар охири умраш дар «Мактуби кушода ба рафик Толис» таъқид кар-

дааст: «Нависанда ба дараае содда ва оммафахм нависад, ки ҳар хонанда гуфтаҳон ўро равшан фаҳмад ва дар айни замон навиштаҳои ў мувофиқи қоидаҳои забон буда, дилчасп ва шавқандез бароянд».

Ин таълимоти Айнӣ, ки диалектикаи инкишофи таърихии забони адабии тоҷикро нағз ифода кардааст, имрӯз ҳам аҳамияти қалоне дорад. Ин таълимоти ўро ба баъзе нависандагон ва ҳодимони матбуоти имрӯзай тоҷик хотиррасон кардан аз фоида ҳолӣ наҳоҳад буд.

Үстод Айнӣ ғаввоси пурхунари ду баҳри азимест: яке баҳри забони адабиёти классикий ва дигаре баҳри забони зиндаи ҳалқ. Вай аз ҳарду баҳр ҳам дурдонаҳои қимматбаҳое ёфта, дар ороиши сухан ин дурдонаҳоро чунон паҳлӯи ҳам мегузорад, ки ҳар марворид на танҳо ҳусни ҳудро ба ҳубӣ зоҳир менамояд, балки аз дигаре ҳусну ҷило мегирад ва онҳо ҳама якҷоя тобиши назаррабою ҳайратоваре пайдо менамоянд. Ин марворидкорӣ дар забони асарҳои Айнӣ аз қабили баъзе зинатҳои зоҳирписандонаи услуби шарқии пештара набуда, балки бо мақсади типсозӣ ва тасвири барҷаставу дақиқ сурат гирифтааст, ба сабабе сурат гирифтааст, ки онро Горький дар мақолаи «Дар бораи наср» чунин эзоҳ дода буд: «Ҳар материал — ҳусусан забон — интиҳоби пухтакоронаи беҳтарин ҷизҳоे, ки дар он ҳаст, он чиро, ки равшану возех, аник, рангин, ҳушсадост, талаб мекунад ва бо меҳру муҳаббат минбаъд инкишофт додани он лозим аст».

Айнӣ яке аз бузургтарин қадршиносони забони ҳалқ буд, онро азиз медошт, бо дикқати тамом меомӯҳт. Яке аз сабабҳои асосии комъёбиҳои эҷодии ў низ ҳамин аст.

1967

II

ЗАБОНИ МИЛЛӢ FAMХORӢИ MAXСУС ХОҲОН АСТ

1

Маълум аст, ки пас аз Инқилоби Октябрь давраи нави тараккии забони тоҷикий оғоз ёфт. Замони бузурги таърихӣ — даврони дигаргуниҳои куллии иҷтимоӣ забони тоҷикии ҳазорсоларо ба роҳҳои тозаи инкишоф доҳил намуд. Ҳалқи тоҷик дарbastagии феодалиро паси сар карда, боз ба арсаи таърих багромад ва ҳастии маънавии ў, аз ҷумла забонаш пешрафтҳои имрӯзии ҷаҳонро як андоза фаро гирифт, самтҳои нави робита ҷуст ва ёфт, аз ин роҳ ғаномандӣ афзуд.

Ҳам афзоиши муттасили ободии мамлакат ва некуаҳволии ҳалқ, тараккии илму маданият ва адабиёту санъат, ҳам душвориҳои азим, зиддиятҳои пурпеч, ноҳамворӣ ва паству баланде, ки дар роҳҳои инкишофи иқтисодӣ ва иҷтимоиву сиёсӣ пеш

омаданд, дар сарнавишти навини забони миллӣ акс андохтанд. Таърихи забони имрӯзай тоҷикӣ таърихи ҷамъияти советиро чун оинае дар худ акс додааст.

Аз ҷумла, демократӣ шудани ҷамъият ва маданияти он дар демократӣ шудани забони тоҷикӣ ифода гардид ва ҳусусиятҳои онро муайян кард. Забони адабӣ ба асосҳои ҳалқии ҳозираи худ саҳттар ва табиитар пайванд ёфт ва ҳамбастагии он бо забони асрҳои гузашта шаклҳои нав пайдо кард. Ғайр аз ин, самтҳои тозаи робитаи интернационалии ҳалқ дар забони адабӣ ҳам накш гузошта, роли як сарчашмаи муҳимми инкишофи он — таъсири забонҳои дигар, ҳусусан забони русиро Ҷа ғоят фаъол кард. Аз ин ҳисоб забони адабии тоҷикӣ дар андак муддат хеле дорой афзуд.

Демократӣ шудани забони адабии тоҷикӣ процесси мураккабе буд. Солҳои сӣ ва пас аз он дар ҷамъият омилҳои низ қувват гирифтанд, ки аз баъзе ҷиҳатҳо процесси демократӣ шудани забонро ба роҳҳои номатлуб мекашиданд, ба инкишофи табиии он ҳалал мерасониданд, боис мегардидаанд, ки мавкеи меъерҳои ҳалқиву классикӣ дар забони адабӣ дар бисъёр мавриҷҳо суст шавад.

Давраи ҳозираи таърихи ҷамъияти социалистӣ — даврони бозсозии инқилобии иҷтимоиву маданий тақозо дорад, ки вазъи забони миллиро бо кӯшишҳои дастҷамъӣ ва навбинӣ ҳамаҷониба аз назари таҳлил гузаронем, монеаҳои роҳи тараққиёти он, сабабҳои пайдоиши монеаҳоро муайян карда, барои бартараф намудани онҳо чора андешем.

Ягон навъи тараққӣ бидуни зиддияту ихтилоф сурат наҳоҳад пазируфт. Сари вакт ошкор намудани зиддиятҳо ва аз сари роҳ бардоштани онҳо барои таъмини пешрафти муваффакиятомез ҳамеша зарур аст. Ин зарурат ҳусусан имрӯз — дар шароити күшодагӯиву ошкорбаёнӣ, ки ҷамъияти моро ба сӯи соғкории иҷтимоӣ ва маънавию аҳлоқи мебарад, бештар зарур аст.

2

Солҳои сӣ дар Тоҷикистон давраи пуравчи тараққии маорifi ҳалқ буд. Маҳви бесаводӣ ва вусъат ёфтани шабакаи мактабҳои маълумоти умумӣ он солҳо баробар давом мекард. Дар тамоми гӯшаву канорҳои республика мактабҳои советӣ күшода мешуданд ва барои онҳо муаллим даркор буд. Дар Ленинобод ва Сталинобод институти педагогӣ күшода шуд. Аз нимаи солҳои бист дар Тошканд дорулмуаллимини дусошли тоҷикӣ фаъолият сар кард.

Лекин аксарияти муаллимонро аз роҳи курсҳои семоҳаву шашмоҳа ва яксола тайёр мекарданд. Яъне барои ин ки кас муаллим шавад, таҳсили чандмоҳаву яксола бас буд. Аз ин рӯ дар оҳири солҳои сӣ зиёда аз 80 фоизи омӯзгорони тоҷик ҳанӯз маълумоги миёнаи пурра надоштанд.

Хатмкардагони он курсҳои кӯтоҳмуддат баъдтар маълумоти олии ғоибона гирифтанд. Мактаби олии ғоибона хусусан сслҳои пас аз Ҷангӣ Бузурги Ватани равнақ ёфт. Вале дарроҳи таҳсили оли ҳам солҳои сӣ ва чилу панҷоҳ душвориҳои махсусе бисъёр буд. Чи ғоибхонҳо ва чи ҳозирхонҳо китобҳои дарс ва дастурҳои таълими тоҷикӣ дар даст қариб тамоман надоштанд. Чунин адабиёт аз русӣ ҳам ками дар кам тарҷума мешуд. Аз баски қадрҳои баландиҳтисос кам буданд, республика натавонист, ки донишҷӯёро бо китоби дарс ва дигар нашрияҳои зарурӣ ё тарҷумай онҳо таъмин кунад. Ҷанг ҳам дар ин кор саҳт ҳалал овард.

Дар ин сурат сарчашмаи асосии дониши хонандагони курсҳои кӯтоҳмуддати тайёр кардани омӯзгорони мактаби миёна ва такмили иҳтиносии онҳо, инчунин манбаи донишомӯзии студентон бештар лекцияи муаллимони он курсҳои ва мактабҳои оли буд. Муаллимони оянда асосан аз лекцияи устодон дониш меомӯҳтанд. Ва ҳол он ки шунидани лекцияи устодон ба ғоибхонҳо ҳамагӣ соле як-ду моҳ (пеш аз сессияи имтиҳоноти тобистону зимистон) мұяссар мегардиду бас.

Ин аст, ки мардум аксаран камтарин ҳиссай дониши зарурро ба даст наоварда, ба иҳтиносии муаллими соҳиб мешуданд. Албатта, дар ин сурат аз шогирдони мактабии чунин омӯзгорон дониши амиқ умед кардан мумкин набуд. Дар ҳақиқат, хатмкардагони мактаби миёна аз солҳои сӣ сар карда савияни таълими олиро паст қашиданд. Мактаби оли аз солҳои сӣ маҷбур шуд, ки савияни таълимиро ба савияни донишҷӯёни суст ва камтайёр мувоғиқ кунад. Ин ҳолат солҳои баъд ҳам давом ёфт. Факат солҳои шасту ҳафтод андак баланд бурдани дараҷаи таҳсили оли мұяссар шуд. Гумон меравад, ки тамоман бартараф кардани пасмондагӣ дар савияи маълумоти миёнаву оли дар зарфи чанд соли оянда факат бо қушишҳои фавқулъода мұяссар ҳоҳад гардид.

Дар ин шароит ба вазъи душворе мондани мактаб, ки солҳои шасту ҳафтод рӯй дод, бештар ба кор ҷигил андохт. Ин солҳои кор ба дараҷае расид, ки, масалан, дар Тоҷикистони могоҳ қасоне, ки дар ҷон дигар коре аз дасташон намеояд, ба муаллими даромаданд. Аз чунин мактабу чунин муаллим чӣ умед кардан мумкин аст?

Аз он чӣ гуфта шуд, муаллимони мӯҳтарами мо бояд наранҷанд. Медонем, ки омӯзгорони нағзе ҳам бисъёр дорем ва онҳо умри азиз ба мактаб, ба таълиму тарбияи наслҳои наvras бахшидаанд, дар шароити номусониде кор карда, гоҳ аз сардорони ҳоҷагиву маъмурӣ хурду калон носазоҳо шунавида, без корашонро давом медиҳанд. Онҳо гунаҳкор нестанд, ки дар ташкили кори маориф, дар муайян кардани вазифаҳову мазмуни таълим дар вакташ як равияни номатлуб пеш гирифта шуда буд. Моҳиятан ин айби мактабу муаллим нест, айни низому система аст, ки онҳоро ба ин ҳол овардааст.

Шитобкорй, зохирбинй, назари дур аз чиддият дар системай маориф аз аввал кам ё беш мавчуд буд ва ҳануз бартараф нашудааст. Агарчи инкишофи ҳаматарафаю гармоникии шаҳс вазифаи асосии таълиму тарбия эълон шуда буд, имкон наёфтем, ки мактабро аз аввал ба сӯи омӯзиши амику эҷодии донишҳои замонӣ, ба ҷониби таъмини инкишофи умумии ҷа-вонон, ба мақсади устувор кардани ҷамъият равона кунем. Баръакс, мактаб ба инкишофи назари яктарафаю маҳдуд, бештар факат ба ҳосил кардани андак дониш ва ихтинос, ки аз асоси маънавӣ кам барҳурдор аст, нигаронида шуда буд, дар фаҳмиши адабиёту таъриҳ социологизми вулгарро ривоҷ мебодд, нисбат ба бозҷустҳои маънавии наслҳои гузашта беъти-ни зохир мекард, аҳамияти онҳоро барои замони мо қариб тамоман инкор менамуд. Мактаб монанди бисъёр омилҳои дигар бемаънавиятиро амиқ мебурд.

Волунтаризм ва системаи фармонфармоии маъмурӣ, ки дар ҷамъият решаш медавонд, боиси фаро расидани қархативу қа-содӣ шуд ва пояҳои маънавияту ахлоқро суст кард.

Забони модарӣ оғозгоҳи ҳама оғозҳост, асоси маънавият, маданияти ҳақиқии ботинӣ, худшиносии иҷтимоиву ахлоқии шаҳс аст. Аммо аз солҳои бисту сӣ сар карда, бисъёр омилҳо қувват гирифтанд, ки дар ҷамъият, баръакс, бемаънавиятиро устувор мекарданд, аз ҷумла ба инкишофи пурсамари забони миллий монеъ меомаданд. Дар байни он омилҳо сабабҳои ҷид-дии иҷтимоиву сиёси ва саҳвҳои калонеро, ки дар соҳтмони маданий рӯй доданд, ёдовар шудан лозим аст.

Яке аз онҳо масъалаи алифбост, ки ҷанд гоҳ боз дар мат-буоти мо мавриди баҳс қарор гирифтааст. Мо дар андак муд-дат — аз соли 1929 то соли 1940 ду бор алифбо дигар кардем: аввал ба ҳатти лотинӣ ва баъд ба кириллица гузаштем. Лекин бидуни тайёрии маҳсус, на оҳиста-оҳиста ва поя ба поя, балки якбора гузаштем. Дар натиҷа аз ҷадабиёти бадеиву ил-мии ҳазорсола, аз бисъёр андухтаҳои олим забони адабӣ ба як бор қанда шудем. Тасаввур кунед, ҳалке, ки асрҳо боз тафак-кури китобӣ дошт, моҳиятан якбора бекитоб монд, Мехнатка-шон ба сӯи савод, маориф, маданияти нав майли қавӣ пайдо карданд, vale имкон надоштанд, ки ба таҷрибаи маънавии ҷандин насли гузашта роҳ ёбанд, аз донишҳо, ки дар китобҳои кухна гирд омадааст, баҳра баранд. Зиёда аз ин мардум дар муддати бештар аз 15 сол дастнависҳои қадим ва китобҳои чопи сангии пеш аз инқилобро ба дасти ҳуд нест карданд. Ин гап чӣ маънӣ дорад? Маънои ин гап ҳамин аст, ки оммаи меҳ-наткашон бо ҷидду ҷаҳди тамом ба сӯи маорифу маданият роҳ пеш гирифтанд, vale дар ҳолате ба ин роҳ даромаданд, ки ҷамъият моҳиятан аз маданияту маънавияти оли рӯй гар-донда, ҳатто ба нобуд кардани он миён баста буд.

Аз солҳои бист ҷунин шароите пеш омад, ки инкишофи иҷ-тимониву иқтисодӣ ва маданияи ҳалқи тоҷик асосан дар музоз-

фоти дурдасти ватани ў, дур аз марказҳои маданий бостонии вай сурат гирифт. Дар мухимтарин давраи тараккии таърихии халқ бузургтарин марказҳои маданияти у, файр аз Хуҷанд, аз доираи таъсири бевосита ва фаъолона берун шуданд. Ба ҳол он ки маҳз дар Бухорову Самарқанд дар садаи IX-X забони адабии тоҷикӣ ташаккул ёфта буд. Ин ду вилоят дар асрҳои баъд ҳам барои тараққиёти забон, адабиёт, илму санъати тоҷикон фавқулъода роли бузург бозидаанд. Аммо дар замони мо накши онҳо дар ҳаёти Тоҷикистон, дар маънавияти халқ, аз чумла дар пешрафти забону адабиёти у торафт кам шудан гирифт. Ин ҳолат, албатта, бенатиҷа намонд.

Медонем, ки зиёёни кӯхна солҳои сӣ дар «инқилоби маданий» хеле кам истифода шуданд. Охирин бокимондаҳои онҳо соли 1937 нобуд гардиданд. Ҷаҳду ҷадали қаҳрамононаи шахсиятҳои бузурге ба монанди устод Айнӣ ва устод Лоҳутӣ ба эътибори таъсири умумӣ натиҷаи каме дод, зеро омилҳое, ки зидди он амал дошт, зӯртар омад: бисъёре аз риштаҳои пайванди мардум бо андуҳтаҳои маънавии ҷандин аср, аз чумла аксари риштаҳои устуворе, ки мардумро бо маданияти олии забони классикӣ мепайваст, пора шуда буд, ба боди нобудӣ рафта буд. Асарҳои бисъёр нависандагони насли солҳои сӣ, ҳусусан забони матбуоти ҷорӣ ва зиёёни навхез аз ин ҳакиқат гувоҳӣ медиҳад. Суст шудани робитаи забони адабии тоҷикӣ бо пояҳои халқиву классикии он дар солҳои чилу панҷоҳ бетаваққуф давом ёфт.

Факат аз солҳои шаҳст баъзе шонрон аз қабили М. Қаноат, Лоиқ ва дигарон кӯшише пеш гирифтанд, ки бунъёди асолати сухан ва меъёрҳои халқиву классикии онро устувор қунанд. Ин кӯшиши онҳо аз тарафи ҷанди насрнавис, ҳатто аз ҷониби баъзе органҳои матбуот дастгирӣ дид. Аммо ин тамоюли муҳим ба ҳар ҳол ҳама шоҳаҳои забони адабиро фаро гирифта натаҷонист, дар инкишофи умумии забони адабӣ дигаргуниҳои ҷиддӣ ба миён наовард.

Оре, сустӣ пазируктани бунъёди маънавии ҳастӣ ба забон саҳт осеб меорад ва бартараф кардани ин осеб ба осонӣ даст намедиҳад.

3

Вазъи забони миллӣ дар республикаи мо ҳоло ба ниҳояти дараҷа мӯчиби ташвиши изтироб аст.

Изтироб аз он ҷост, ки примитивизм ва дуруштӣ ба тафаккур ҳар ҷой бештар сар дароварда, эҳсоси забонро қунд намуд, Маданияти суханро паст бурд, боиси ин гардид, ки қалимасозиву иборабандӣ, таркибҳои синтаксиси ва файра, қонуну қоидагҳои забон дағалона вайрон шуданд. Ҳоло маданияти пасти забон қариб ҳамагонист. Бо қатъияти тамом бояд гӯем, ки маданияти сухани тоҷикӣ дар ягон давру замон ~~а~~ун имрӯз паст нарафта буд.

Дар тамоми Тоҷикистон лавҳае, шиоре, эълоне ва дигар навиштаи тоҷикӣ, ки ҷанд ҳатои услубӣ ва имлой ҳадошта башад, кам ёфт мешавад. Ин ҳуд аз савияи саводи мо гувоҳест. Ноогоҳӣ аз забон, бедикқативу нопухтакорӣ дар таҳрир, маданияти пасти забондонӣ, ҳатто аломатҳои бесаводӣ дар барномаҳои телевизиону радио ва саҳифаҳои матбуот ҳодисаи мукарарӣ шудааст. Ҳангоме ки бисъёре аз мутахассисони соҳаҳои гуногуни илму амал (аз ҷумла мутахассисони номдор), кормандони партиявию советӣ, ҳатто баъзе зиёниёни эҷодкор бо аҳолӣ воҳӯрда сухан меронанд ё аз телевизион ба тоҷикӣ баромад мекунанд, хеле бесаводона гап мезананд ва бисёр вақтҳо фахмида наметавонем, ки онҳо чӣ мегӯянд. Гоҳ аз шунидан сухани онҳо шарми қас меояд.

Инҳо ҳама тасодуфан ва гоҳ-гоҳ дучор намеояд, балки ҳодисаи умумӣ буда, намоёнгари муносабати мо ба забони модарӣ, як нишона аз мавқеи забони миллий дар ҷамъият аст.

Узви мухбирии АИ СССР, академики АИ РСС Ӯзбекистон Эркин Юсуфов дар бораи Ӯзбекистон гӯфтааст: «Як қисми зиёниёни маҳаллий ба забони модарӣ озодона баёни матлаб қарда наметавонанд, на танҳо асари илмӣ, балки мақолае ба забони модарӣ наметавонанд навишт» (шомномаи «Тошкент оқшомӣ», 5 ноябр 1987). Ин ҳолат ҳусусан дар Тоҷикистон бисъёёр интишор ёфтааст. Кори илмӣ дар Тоҷикистон асосан фақат дар соҳаи филология ва қисман дар риштаи таърихи фалсафа ба забони тоҷикӣ анҷом мейбад. Аз ин рӯ, инкишофи услуги илмии забони ҳозираи тоҷикӣ дар соҳаҳои асосӣ ҳануз сар нашудааст ё акнун нахустин қадамҳои ноустувор мегузорад.

Ин ҳам ба ҳамон вакууми шуури таъриҳӣ ва ҳофизаи маданий вобастагӣ дорад ва нишонаи ҷудоӣ аз гузашта мебошад. Забони илмии тоҷикӣ дорои таърихи ҳазорсола аст ва дар оғозгоҳҳои он бузургоне чун Ибни Сино ва Берунӣ истодаанд. Инкишофи баъдина ва такмили он ńиз ба номи намояндагони барҷастаи илмҳои гуногун — фалсафа, филология, тиб, риёзиёт, ҳайат ва ғайра вобаста аст. Гарчанде ки забони илми классикии форсиву тоҷикӣ ҳусусияти асримиёнагӣ дорад, имрӯз метавонад ба ҷуз баъзе қисмҳои истилоҳот асоси услуги илмии забони ҳозираи тоҷикӣ қарор гирад ва ба ақидаи мӯ, ҳатман бояд чунин бошад. Ин ҷо низ, чунонки дар ҳалли дигар масъалаҳои забон мебояд, меросбарӣ ва принципи таъриҳӣ, ки маҳсусияти роҳҳои инкишофи ҳалқ ва психологияи ўро ба назари эътибор мегирад, бояд роли дуввумдарача набозад.

Агар дар ҳаққи ҳалқ фикр мекарда бошем, тафаккури ҳалқро ба дараҷаи илму маданияти ҳозира бардоштан ҳоҳем, шукуфти ҳақиқии қобилияту имкониятҳои ўро диданий ва ҳама иқтидори забони адабии тоҷикиро ба кор дароварданий бошем (ва ҳол он ки ҳама иқтидори забони адабӣ амалӣ нашавад, ҳар забони мутараққӣ ҳам оқибат рӯ ба очизӣ мениҳад) —

бояд ҳатман забони ҳозираи илму технико инкишоф диҳем ва ба дараҷае расонем, ки ҳама мағҳумҳои мураккаберо ифода карда тавонад, истилоҳоти имрӯзии мукаммал дошта бошад. То ин вазифаро ичро накунем, инкишофи ҳалқ ва забони милли ба дараҷаи баланд наҳоҳад расид, дар ҳолати номукаммали ҳоҳад монд, ақибмондагии он аз замон ҳоҳад афзуд. Масъалаи инкишофи забони илм яке аз муҳимтарин масъалаҳои ҳастии маънавию мадани ҳалқ аст.

Забони адабии ҳозираи тоҷикӣ асосан дар адабиёти бадеӣ ва дар доираи филологҳо мукаммалан амал дорад. Амали он ҳатто дар доираҳои журналистиӣ на ҳамеша мукаммалу пурарзиш аст. Дар мактаб, масалан, дар дарси ҷуғрофия ё табиатшиносӣ мумкин аст, ки сухани муаллим (албатта, инчунин сухани талаба) гоҳ гоҳ ба забони адабӣ наздик шаваду бас. Забони тоҷикиро ҳатто аз мактабҳои олие монанди институти тиб ва ҳочагии қишлоқ тамоман берун кардаанд. Ва ҳол он ки ҳатмкардагони чунин мактабҳои олӣ дар байни ҳалқ бояд кор қунанд, аммо онҳо бо эҳтиёҷмандон гуфтушунид карданро ёд нағирифта ба кор мераванд. Ҷои таачҷуб нест, ки устодони онҳо, ки аксаран мутахассисони барҷастае ҳастанд, низ сӣ-чили сол дар мактаби олӣ дарс гуфта бошанд ҳам, дар пеши аҳолии деҳот суханронии илмӣ карда наметавонанд, чӣ ҷои он ки дар соҳаи худ забони илм ба вучуд оранд.

Беэътинои бисъёре аз зиёён нисбат ба забони модарии худ як натиҷаи бедиққатӣ нисбат ба забони миллист, самараи аҳамият надодан ба роли ҷамъияти забон, нодида гирифтани аҳамияти он барои инкишофи ҳалқ аст, ки солҳо боз дар Тоҷикистон ба назар мерасад. Ин ҳам як нишонаи паст рафтани савияи маънавии ҷамъият аст.

Забони миллий он гоҳ ба савияи зарурии инкишоф расида метавонад, ки дар ҷамъият вазифаи худро ҳамаҷониба ичро намояд, дар соҳаҳои асосии он — дар идораҳонаҳои давлативу ҷамъияти ва коргузории расмии онҳо, дар истеҳсолот, дар мориф ва мактаби миёнаву олӣ, дар илм, маданият, санъат, дар мачлисҳои ҳурду қалон, муомилаи муқаррарии миёни мардум ҳама имкониятҳои худро амалий қунад. Истифодаи забони модарӣ то рафт дар доираи оила ва ҷор девори мактаб маҳдуд шудан гирад, аз тараққии он умед бояд қанд. Ин ҳолат нишонаи наздик расидани марғи забон ҳоҳад буд. Чунин нишонаҳо дар Тоҷикистон ҳар чӣ бештар ба дид омада истодаанд. Ичро аз шаҳрҳои қалон, ки аҳолии гуногуни миллат доранд, ҷунончи аз Душанбе метавон дид. На танҳо дар шаҳрҳои қалон, балки умуман дар бисъёր мавридиҳо фикре ба сар мезанад, ки неъбо забони тоҷикӣ кор буд намешавад, забони мо аз даҳан монда истодааст. Ин фикр саҳт фишори маънавию психоло-

гї меорад. Чунин фикр боиси дилхунукї аз забони худ мегардад: чизи нодаркорро донистан чї зарур!

Аз ин рў имрўз ё фардо таълими забони модариро дар мактаб тамоман дигар ва пурсамар кунем ҳам, чунин муваффақият факат он гоҳ натичае ҳоҳад дод, ки мардум донанд, ки ин забон на танҳо дар хона ва барои супурдани имтиҳони мактаб даркор, балки дар тамоми фаъолияти инсон зарур аст ва бидуни он дар зиндагӣ, дар ҷамъият кор буд кардан илоҳ надорад. Мардумон бояд амалан бовар ҳосил намоянд, ки забони модарӣ як ҷузъи муҳимми ҳаёти ҷамъияти ва маънавии шаҳс аст. Аммо аз шароити ҳозира чунин бовар то рафт кам ҳосил мешавад.

Бешубҳа, устувор кардани роли ҷамъиятии забони миллӣ ва ҳозир намудани шароити даркорӣ барои инкишофи муътадили он ҳаргиз ба дили намояндагони дигар миллатҳо, ки дар шаҳрҳои республика зиндагӣ доранд, саҳт намерасад. Шукур, ҳоло ҳиссу фаҳми интернационалии ҳамаи ҳалқҳои мо баланд аст ва аҳолии гуногунмиллати шаҳрҳои Тоҷикистон ҳоҳанд фаҳмид, ки ғамҳории маҳсус дар ҳаққи забони миллӣ имрўз зарурати ҳатмӣ ва фармудаи таъриҳ аст.

Ғамҳорӣ дар ҳаққи забони миллӣ падидаи миллатчӣ, «шовинизми соҳаи забон» ва монанди инҳо наҳоҳад буд. Дар шароити ошкоргӯиву кушодабаёни имрўз мо ҳамаи бояд ба сари чунин фикри ягона оем, ки ғамҳорӣ дар ҳаққи забони миллӣ ва маданияти миллӣ набояд аз падидаҳои миллатгарӣ дониста шавад. Онро яке аз шартҳои асосии интернационализм бояд донист. Дар республикаҳое аз қабили Тоҷикистон, ки иҷрои вазифаи ҷамъиятии забони миллӣ ба душвориҳои саҳт дучор меояд, ин ғамҳорӣ вазифаи интернационалий мебошад, на факат вазифаи соҳибони ин забон, балки ҳамаи аҳолии гуногунмиллати республика аст. Зиёда аз ин, чунонки нависандай қазоқ Абдуҷамил Нурпессов мегӯяд, «агар ҳавфи бенавоии маънавӣ ба сари як республика ояд, ин ҳолат бояд бехтарин фарзандони дигар республикаҳоро ба ташвиш орад, дарди дили онҳо низ бошад» («Литературная газета», 24 февр. 1988).

Медонем, ки В. И. Ленин ба забони русӣ муносибати диққаткорона ва ғамҳоронае дошт ва «озодии пурраи забонҳои модарӣ»-ро зарур медонист. Чунин ғамҳории ленинвир дар ҳаққи забонҳои миллӣ ҳусусан ҳозир зиёда зарур аст, ки тафаккури мо самтҳои нави инкишоф мечӯяд ва ин самтҷӯй ҷигунағии афзоиши минбаъдаи имкониятҳои маънавию интеллектуалии ҷамъияти советиро муайян ҳоҳад кард.

Мо аз ягонагии ҷанбаи милливу байнамилалӣ бисъёр гаг мезанем, vale ҳамин ки ин мағҳумҳоро аз соҳаи эстетикий ба соҳаи иҷтимоӣ гузаронидан меҳоҳем, ҳамин ки дар ин асос масъалаҳои иҷтимоиро ҳал карданӣ мешавем, аз чӣ бошад, ки ба он ҳар ду чун ба ду рӯйдоди зидди ҳамдигар, чун ба ду падидаи истисносози якдигар менигарем. Табиист, ки дар

натицан чунин нигоҳ хулосаҳои нодурусте мебарорем, ба ҳали амалии масъалаҳо чунон наздик мешавем, ки ҳам ба манфиатҳои миллӣ ва ҳам ба принципҳои интернационализм зид аст. Фамхориҳоеро, ки дар ҳаққи забону маданияти миллӣ зоҳир мешавад, як падидан миллатгарой донистан аз ҳамин ҷо сар зодааст. Ҳанӯз ҷиддан фаҳмида нашудани зарурати чунин фамхории маҳсус, зарурати бартариҳое ба забони миллӣ додан аз ҳамин ҷост.

Ва аз ҳамин ҷост, ки дар Тоҷикистон баҳси ин, ки оё дар шаҳрҳои интернационалӣ кӯдакистонҳои миллӣ, чунончи яслибу боғчаҳои тоҷикӣ кушодан равост ё нораво, хеле қашол ёфт. Ва ҳол он ки дар ин масъала барои шубҳа ва чуну ҷаро асос надорем. Боғчай миллӣ ба принципҳои интернационализм ҳаргиз зид нест, балки, баръакс, онро аз шартҳои интернационализм бояд донист. Зоро қайҳост, ки чунончи, дар Душанбе забони модарӣ ёд гирифтани кӯдакони тоҷик хеле душвор шудааст. Ҳамин ки аз ҳона баромадем, забони тоҷикӣ дигар ба кор намеравад. Пас, кӯдак забони модариро аз кучо ёд мегирад? Онҳое, ки имкон доранд, кӯдакро тобистон ба деҳа мефиристанд, то ки аз бобоҳову бибиҳо ва ҳешовандон тоҷикӣ ёд гирад. Вале онҳое, ки имконияти ба деҳа фиристодани кӯдакро надоранд, ҷой бояд кунанд? Дар ин шароит зарур аст, ки адади боғчаҳои тоҷикӣ дар шаҳр ҳар ҷай зиёдтар бошад, ин боғчаҳо бо ҳама заруриёт, бо қадрҳои баландиҳтисоси тарбиятгар таъмин бошанд, то ки фарзандони мо аз ҳурдӣ забони тоҷикиро донанд. Тамоман нодуруст аст, ки, масалан, дар Ленинобод соли 1987 аз 39 боғча фақат 3 боғча ба тоҷикӣ кор мекард ва 3 боғчай дигар омехта буд. Дар дигар шаҳрҳои республика низ аҳвол ҳамин аст.

Забони модарӣ бо шири модар ҳазм мешавад ва дер мондани шири модар ё қатъ шудану кам омадани он беокибат наҳоҳад буд. Боғча нахустин ҳалқае дар таълиму тарбияи ҷамъиятий, гүё шири модар дар парастории иҷтимоист. Пас ин ҷишири модар буд, ки бе забони модарӣ, бе аллаи модар бошад?

Системаи таълиму тарбияи мо, баръакс, бар ақидае асос ёфтааст, ки ҷун забони модарӣ бо шири модар меояд, барои омӯҳтани он ҷандон вакту қувват сарф кардан зарур нест, дар кӯдакистон, дар мактаби миёнаву олӣ ба корҳое аз ин заруртар машғул шудан даркор аст. Ин фикр ба тамом нодуруст аст. Инсон аз синни кӯдакистонӣ бояд аз доираи маҳдуди гуфтагӯй хонагӣ берун шавад ва ба олами бепоёни забони модарӣ қадам гузошта, кам-кам ба дороиҳои рангомези он даст ёбад. Омӯҳтани забони модарӣ як умр давом ҳоҳад дошт ва оила, кӯдакистон, мактаби миёнаву олӣ, тамоми ҷамъият бояд барои ҷунин омӯзиши доими заминai мувоғиқ ба вучуд орад.

Дар мактаби олӣ ин вазифаро танҳо ба ўҳдаи факультети фиљология набояд гузорем. Омӯзиши эҷодкорона ва оғоҳонаи забони модарӣ як процесси ҷиддӣ, мураккабӯ душвор ва бар-

давом аст ва ҳамаи таълиму тарбия бояд ба амиқбурди он иштирок намояд. Дар ёд бояд дошт, ки омӯзиши огоҳонаву амиқи забони модарӣ, аз худ кардани меҳри сухани бобоӣ аз муҳимтарин нишонаҳои маънавият мебошад ва ҳол он ки маънавият таҳқурсии гражданияти асиљ, ватандӯстӣ ва интернационализм аст. Пас, дар таълими забони модарӣ бояд на танҳо факультетҳои филология, балки тамоми мактаби олий ва омӯзишгоҳҳои касбу ҳунар фаъолона иштирок намоянд. Дар ҳамаи мактабҳои олий ва техникуму омӯзишгоҳҳо бояд ба забони тоҷикӣ дарс гӯем, дарси забони тоҷикӣ ҷорӣ бошад.

Нависандай ҳалқии Белоруссия Иван Шамякин боре дар «Правда» (20 сент. 1987) масъала пеш гузошт, ки дар Белоруссия таҳминан бист сол пеш аз ин кароре содир шуда буд ва ин қарор ба падарону модарон ҳукуқ дод, ки фарзандонашонро аз омӯзиши забони модарӣ озод қунанд, дар натиҷа «модаракони раҳмидл барои кам кардани бори фарзандон ба шитоб афтоданд». И. Шамякин аз чунин қарор ва чунин «ғамхориҳо» норозигӣ изҳор кардааст. Чунин «ғамхорӣ» дар ҳаққи фарзандон аз падарону модарони тоҷик ҳам зуд-зуд рӯй медиҳад. Қамина дар Тоҷикистон ҷавононеро бисъёёр дидаам, ки аз чунин падару модари худ норозиянд, ҳатто баъзан ба сабаби он, ки падару модар як вакъто фарзандро «ғамхорона» аз забони модарӣ дур дошта буданд, баъдтар байни фарзанд ва падару модар низоъ афтодааст.

Гражданини ояндаи ҷамъияти социалистиро ба сӯй даст қашидан аз забони модарӣ раҳнамоӣ қунем, ин кори мо ба неёнӣ наҳоҳад анҷомид. Ягона оқибате, ки ин «раҳнамоӣ» ҳоҳад дошт, ҳамоно бетафовутиву беэътиноӣ нисбат ба ҳама муқаддасот метавонад буд. Қунд шудани ҳисси ифтихори миллӣ, кам шудани қобилияти ифтихор аз забони худ, ҳалқи худ, маданияту таърихи худ ҳамоно нишонаи суст гардидан ҳислатҳои асли инсонист ва ҳаргиз ба ташаккули интернационализми ҳақикӣ оварда наметавонад.

Чингиз Айтматов концепцияи мукаммале дар масъалаи дузабонӣ ба миён оварда истодааст ва моҳияти принципи соҳиб-иҳтиёри падарону модарон ва демократизми интихоби забони таълими фарзандон бо ин суханони вай хеле амиқ қушода шудааст: «Албатта, ҳеч кас касеро мачбур карда наметавонад, вале шуури миллиатро аз таърихи ўозод кардан, ҳусусан ба даст қашидан аз забони модарӣ даъват намудан, ин дасткаширо дастгири кардан ҳам норавост. Ин кор қариб баробари он аст, ки аз падару модари худ даст қашем» («Қырғызстан маданияти», 17 дек. 1987).

Дар ин ҳусус дар он пленими Иттифоқи нависандагони СССР, ки аввалҳои марта соли 1988 баргузор шуд, нависандай украин Ю. Мушкетик, нависандай белорус Н. Гилевич ва дигарон низ хеле мӯътамад сухан ронданд.

Мо бояд он фикри оличаноби К. Д. Ушинскийро сармашк

карор дихем, ки гуфга буд: «Забони модарӣ асоси инкишофи бузурги фикрӣ ва ғанчинаи ҳама донишҳост, ҳар фаҳмише аз он оғоз мейбад, ба воситаи он меояд ва ба он бармегардад».

Ин ҷо сухан танҳо аз қӯдакону наврасон нест, балки муҳимтариҳ қонунияти ҳаёти инсон ифода ёфтааст. Ҳастин инсон аз гаҳвора то ба тобут бидуни забони модарӣ тасаввур намешавад: аз аввал шинохти худ ва олам, ҳосил кардани хислатҳои инсонӣ ва симои маънавӣ ба забони модарӣ вобастагӣ дорад, бо забони модарӣ меояд ва то охир давом мейбад. Пас падарону модарон ва тамоми ҷамъият барои муваффакият-омез ва мунтазаман идома ёфтани ин процесс бояд замина тайёр кунанд.

5

Устувор кардани мабдаъҳои маънавии инсон, таҳайюли аз ҷиҳати эстетики тараққикарда ва озодии интеллектуалиӣ, фольолиятафзоии фикри мустакил ва имконияти эҷодкорӣ, ки ба амалиёту ҷӯйндагии часоратмандона қобил аст, бояд пояи асосии таълим дар ҳамаи сатҳҳо бошад. Дарси адабиёт ва санъат — рассомӣ, мусикӣ, меъморӣ, театр, кино, инчуни дарси забони модарӣ ва таъриҳ дар ин кор бештар аз ҳама имконият фароҳам меорад. Афсӯс, ки ҳоло мавзеи санъат ва таърихи ҳалки тоҷик дар мактаб ба дарачаи ҳеч аст. Таълими забони модарӣ ва адабиёт низ норасоиҳои ҷиддӣ дорад.

Дарси забони модарӣ на танҳо дар мактаби тоҷикӣ, балки умуман дар мактаби мо аз ҳама зиёдтар зиқиовар ва каммаҳсул аст. Дигаргунни куллие дар мазмун ва усули таълими забони модарӣ зиёда зарур омадааст. Ин дигаргунӣ бояд имкон дидад, ки на грамматикае, ки ҷонашро гирифтаанд ва ба ҷисими берӯҳ табдил додаанд, балки забони зинда бо ҳама доронҳо ва рангандиҳояш омӯхта шавад. На аз ёд кардани қоидарои грамматикаву имло, балки аз худ намудани системаи забони модарӣ, асосҳои услубиёт, ки барои истифодан имконоти белоёни сухан замина тайёр мекунад, чи дар таълими мактаби миёна ва чи дар мактаби олӣ бояд ҷизи асосӣ бошад. Қалиди ғанчи забонро ба дasti донишҷӯён бояд дод, дари маданияти суханро ба рӯи онҳо бояд кушод, ки нахустунсури маънавият ҳамин аст.

Ба ин сабабҳо камина ақида дорам, ки бозсозии таълими забони модариро аз мактаби олӣ оғоз намудан лозим меояд. Аввало мактаби олӣ бояд ҷунин омӯзгороне тайёр кунад, ки дар мактаби миёна забони модариро ба тарзи нав, аз рӯи программаю методикаи тоза дарс дода тавонад. Пеш аз ҳама ҳатмкардаҳои мактаби олӣ барои эҷодкорона иҷро кардани вазифаҳо таҳсултуни устуворе бояд дошта бошанд, то ки он ҳама норасоиҳоеро, ки дар таълиму тарбия дар зарфи ҷандин даҳсола ҷамъ омадааст, бартараф карда тавонанд. Дар Тоҷикистони мо ба кулӣ дигар кардани тартиби қабул ба макта-

би оли, инчунин нав кардани ҳайати муаллимони он низ аз шартҳои зарурист.

Барои устувор кардани пояҳои маънавии ҷамъият роли мактаби олий бузург аст. Ҳамаи мактабҳои олий ба ин кор бояд сафарбар шаванд. Таъмини маънавият факат вазифаи факультифи филология ва институти санъат нест. Танҳо кормандони соҳаи адабиёту санъатро эҳтиёҷманди маънавият донистан ҳатон маҳз мебуд. Кормандони дигар соҳаҳо ба маънавият бозбештар эҳтиёҷ доранд.

Модом ки забони модарӣ нахустунсури маънавият аст, зарур аст, ки таълим дар ҳамаи мактабҳои олий ба забони модарӣ сурат гирад. Ба чунин фикр розӣ шудан мумкин нест, ки мегӯянд: агар таълим дар мактабҳои олие аз қабили институти тиб, ҳоҷагии қишлоқ, политехника, тарбияи бадан ва ғайра ба забони миллӣ гузарад, яъне дар ин институтҳо гуруҳҳои тоҷикий кушоем, донишҷӯён забони русиро наҳоҳанд донист, аз адабиёти ихтисоси русӣ истифода карданашон душвор ҳоҳад шуд, пас аз ҳатми мактаби олий дар курсҳои марказии такимили ихтисос ҳонда наметавонанд ва ҳоказо. Ба пиндошти мо, дар ин масъала ҷои биму ҳарос нест. Дар Тоҷикистон, инчунин дар дигар республикаҳои минтақаи мо бисъёр мутахассисоне ҳастанд, ки мактаби миёнаву олиро ба забони модарӣ ҳатм кардаанд, vale ин монеъ наомад, ки забони русиро донанд, масалан, рисолаи номзадиро ба русӣ нависанд. Агар дар рафти бозсозии маълумоти миёнаву олий ва умумиву қасбӣ омузиши забони модарӣ ва русиро ба дараҷот бехтар кардан муюссар шавад, имконияти мутахassisони соҳаҳои гуногун дар русиомӯй боз бештар ҳоҳад буд.

Дар мактаби олий ҷорӣ намудани забони модарӣ на танҳо барои устувор шудани мавқеи ҷамъиятии забони миллӣ лозим аст, балки як зарурати амъалист: ҷавоне, ки дирӯз мактаби миёнaro ба забони модарӣ тамом карда буд, дар мактаби олий якбора комилан ба забони русӣ гузаштани ўхеле душвориҳо ба миён меорад. Як сабаби ин ки бисъёр донишҷӯён баъзе дарсҳои душвортарро ҳазм карда наметавонанд, маҳз ҳамин аст. И淨 бояд ба назар гирифт.

Забони модарӣ на факат барои ихтисос гирифтани донишҷӯён, балки барои таъмини асоси маънавият ҳам зарур аст. Забони модарӣ баробари адабиёту санъат ва таъриҳ дар маълумоти олий ва қасбиу техникий ҷойгоҳе босазо ёбад, пояҳои ҳастии маънавии шаҳсро устувор мекунад, имкон медиҳад, ки ҷавонон на танҳо соҳиби ихтисос шаванд, балки барои маънавияти олий таҳқурсии устувор дошта бошанд, ва ҳол он ки маънавияту одамият аз ихтисос заруртар аст. Дурусттар он, ки ихтисос, қасбу ҳунар факат як ҷузъи одамият аст, тобеи он мебошад.

Ба ин тарик, зарурати омузиши забони модарӣ ва донистани он як ҷузъи масъалаи маънавиятафзои ҷамъият буда, ҳан-

гоми ҳалли илмиву амалии масъалаҳои забони миллӣ маҷмӯи он вазифаҳои муҳимморо, ки ҳастии маънавии ҳалқ талаб ме-кунад, дар назар доштан лозим меояд.

ҚМ ПҚ Тоҷикистон ва Совети вазирони республика моҳи май соли 1988 қароре бо номи «Дар бораи такмили омӯзиш ва таълими забони тоҷикӣ дар республика» қабул намуданд. Ин ягона қароре дар сатҳи олист, ки дар зарфи солҳои бисъёре бид ба забони тоҷикӣ қабул шудааст. Умедин аст, ки агар ҳама чораҳое, ки дар ин карор пешбинӣ шудааст, иҷро гардад, дар омузиши амалии забони модарӣ дигаргуниҳое ба амал ҳоҳад омад. Мутаассифона, дар ин ҳӯҷати муҳим ҳам чизи асосӣ ҳанӯз нест: дар бораи вазъи имрӯзаи забони тоҷикӣ ва масъалаҳои ҳалталаби инкишофи он, дар бораи чораҳои таъмини амали ҷамъиятии забони миллӣ, дар бораи он соҳаҳои ҳаёт, ки дар онҳо иҷрои вазифаҳои ҷамъиятии забони милли минбаъд зарур аст, дар бораи корҳои асосии соҳаи ба вучуд овардани программаи нави забони тоҷикӣ, ба вучуд овардани усули тозаи таълими он дар мактаб ва файра тасаввуроти равшану возех вучуд надорад.

Имрӯз як системаи мукаммали ҷораҳои пурсамари дарозмуддат зарур аст, ки иҷрои сиёсати ҳақиқатан лениниро дар соҳаи забонҳои миллӣ таъмин намояд. Дар ин мавриди бояд ба назар гирифт, ки забони миллӣ муҳтоҷи ҳимоя аст, ба таъмини вөқеии мавҷудият Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳамаи вазифаҳо бояд аз рӯи ҳамин матлаби асосӣ муайян гардад.

Аз ин рӯ, фикре дар бораи зарурати қонуни умумии тифоқии забони ҳалқҳои СССР — он фикри муҳим, ки М. С. Горбачёв дар Пленуми июли (с. 1988) ҚМ КПСС изҳор дошт, бо шавқи тамом истиқбол шуд. Бегумон, чунин қонуне лозим аст га бояд дар асоси омӯзиши ҳамаҷонибаи вазъи республикаҳои мо тартиб ёбад. Мо аз ин қонун умединорем, ки статуси забони миллӣ ва соҳаҳои асосии истифодаи он, принципҳои тартибоварии ҳуқуқии истеъмоли онро таъин ҳоҳад кард. Ин қонун амали ҳамаҷонибаи забони миллиро дар ҷамъият бояд таъмин намояд ва кафолати устувори ҳуқуқи забонҳо бошад. Шояд ин қонун инчунин статуси забони муомилаи байни миллатҳо — забони русиро низ таъин карда, асосҳои ҳуқуқии мавқеи онро дар кишвари сермиллати мо, амали мутақобили онро бо забонҳои миллӣ муайян созад. Чунин қонун ва соҳибқадамона амалӣ шудани он, бешубҳа, қадами муҳимме ҳоҳад буд, ки барои аз тарафи ҷамъият амиқан дарк шудани моҳияти аслии маданияти ҳалқҳои СССР роли қалон мебозад.

Чандин сол аст, ки забони миллӣ дар РСС Гурҷистон, РСС Арманистон ва РСС Озарбойҷон забони давлатист. Дар Украина, Белоруссия, Молдавия, Латвия, Литва, Эстония ва баше республикаҳои дигар ҳам муҳокимаи масъалаи мақоми давлатии забони миллӣ, кӯшише дар роҳи устувор намудани кафолати қонунии амали ҷамъиятии забони миллӣ хеле вусъат

ёфт, мутахассисони соҳаҳои гуногун — забонц логҳо, ҳуқуқдонҳо, аҳли чамъият асосҳои илминосон, социопаларо ҳамаҷониба санҷиданд.

Ин масъала барои Тоҷикистон хеле муҳим донем, ки ба қонуни умумии тифоқии забони аст. Лозим мемунаштириз нашуда, Президиуми Совети Олии Рӯзномояни СССР комиссияи маҳсусе ташкил дихад ва бо иштироки мутахассифати забони давлатии республика санҷида, тоҷикиро ба май умуми ҳалқӣ лоиҳае тайёр намояд.

1988

ЗАБОНИ ТОҶИКӢ БОЯД МАҚОМИ ДА҆^ЛАТӢ ДОШТА БОШАД

Аз чист, ки масъалаи забони миллӣ ва зарулатии он дар даврони бозсозӣ ба ин андоза рати вазъи давкард? Чаро зарур омадааст, ки мавқеи чамъӣ^{аҳамият} пайдоҷони кафолати устувори ҳуқуқиву конституц^{ияти} забони тоҷиши^{чавӣ} дошта бошад?

Ҳукмронии дуру дарози системаи фармондариюн бироқратӣ пояҳои чамъияти советиро аз фармои маъмурӣ вайронӣ қашид. Аз ҷумла ба сари ҳалқҳои ҳароонӣ беху реша ба милли ҳавфи нобудӣ ҳарҷӣ бештар омадан ӯрд ва забонҳои саршумори аҳолии соли 1926 нишон дода буд^{ирифт}. Чуночи, кати мо 194 миллат мавҷуд аст, аммо аз ҷониши^{КП} дар мамламаълум гардид, ки 101 миллат мондааст, яън^{умори} соли 1979 лату қавмҳо дар зарфи 50 сол қариб ду ба^{обар} шумориа милли шудааст.

Албатта, баъзеи онҳо соли 1926 номи чуд шанд ҳам, моҳиятан ҳалқи мустақил не, ба^{гона} дошта бо буданд ва баъдтар, солҳои сиву чил ба он^{ки} ҷузъи ҳалқе Аз ҷумла қарлуқҳо, манғитҳо, лақайҳо ва ғай^{ялк} пайвастанд. қиби миллиати узбекро ташкил доданд. Ин^{чајак} ҷузъи тарқонунманд буд. Ба ин ҳисоб дар рӯйхати расм^{бояд} яън^{рӯйдоди} ву қавмҳо хеле кам шуд. Аммо нест шудани^{номгуи} ҳалқҳо-қавмҳоро ба ҳеч ваҷҳ ҳак баровардан мумкин^{баъзе} ҳалқҳову нест.

Шумориа умумии забонҳое, ки дар ин^{му} мебинем. Иҷрои^{дати} 50 сол^{аз} байн рафтаанд, қариб ба 40 мерасад. Ва^{ҳо} дар забонҳо ҳаммаънои нест шудани ҳалқҳос^{он} ки нест шудани забонҳо ҳамаҷониба санҷида санҷиданд.

Нишонаҳои ин процесро дар Тоҷикистон^ҳрои вазифаи чамъияти аз тарафи забони адабии мебинем. Иҷрои^м забони тоҷикро ба

¹. Ин макола бо имзои муаллифи ин сатрҳо, Р. А.
Рустамов, Р. Гаффоров, Кухзод, Лонӣ, А. Сайфуллоев^{нов}, Гулружор, Ш.
оҳири соли 1988 чөн шуда, масъалаи макоми давлатии^{ва} Б. Турсунов дар
марҳалаи амалӣ расонида буд.

Тоҷикистон ҳеле маҳдуд аст ва метавон гуфт, ки дар аксари яти кулли соҳаҳои муҳимми ҳаёти ҷамъият ба ҳеч расидааст. Ташикилотҳои партияйӣ ва органҳои советӣ, вазоратҳову идораҳонаҳо, коргоҳҳои саноату соҳтмон, муассисаҳои илм ва ғайра аксаран забони тоҷикиро истифода намекунанд, нафақат ҳуҷҷатҳои техникӣ, ҳатто оддитарин навиштаҳои коргузорин онҳо, умуман муомилоти расмӣ, ба тоҷикӣ сурат намегирад.

Аксари он тоҷикон, ки дар корхонаву идораҳонаҳо, дар колективҳои гуногунмиллат кор мекунанд, дар андак муддат аз забони модарӣ чунон дур мешаванд, ки ҳатто бо аҳли оилаи ҳуд дуруст гап зада наметавонанд, чи ҷои китоби тоҷикӣ ҳондан ё ба рӯзномаи тоҷикӣ обуна шудан! На танҳо кормандони оддӣ, балки роҳбарону мансабдорони қалон, ҳатто аксари зиёйён ба тоҷикӣ нутқи дуруст надоранд, ба азобе ва ҳеле оддӣ гап мезананд, агар дар пеши ҳалоиқ сухан рондан, хусусан бо меҳмонони аффониву эронӣ сӯҳбат кардани онҳо лозим ояд, ҳосили он факат шармандагист.

Забоннодонӣ, бесаводӣ ҳар чӣ бештар решава пахн мекунад ва мактаби миёнаву олий аз пешгирии он очиз омадааст. Ҳалки тоҷик, ки асрҳо боз тафаккури китобӣ дошт ва забони адабии ӯ ба поҳои баланди тараққӣ расида буд, имрӯз ба ҳадди безабонӣ наздик меравад.

Равшан аст, ки дар донираҳои расмӣ аз истифода баромадани забони тоҷикӣ тамоман ҳилофи принципи ленини баробарӣ забонҳост. В. И. Ленин аз аввал баробарӣ ва озодии забонҳоро қисми таркибии программаи партияи большевикон қарор дода буд ва нахустин солҳои инқилоб аз аъзоҳои партия талаб меканд, ки, масалан, дар Украина «ба кори бартароф намудани ҳамаи монеаҳои роҳи инкишофи озодонаи забону маданияти украинӣ бо ҳамаи воситаҳо ёрмандӣ расонанд». «Аъзоёни РКП,— мегуфт вай,— бояд дар ҳудуди Украина ҳукуки ба забони модарӣ таълим гирифтан ва дар ҳамаи идораҳои советӣ гуфтугӯ кардани оммаи меҳнаткашро амалий қунанд, ба кӯшишҳои рускуноние, ки мақсадашон забони украиниро беаҳамият кардан аст, ба ҳар восита муқобилат нишон дода, забони украиниро ба олати маърифати коммунистии оммаҳои меҳнаткаш табдил диханд. Фавран бояд чораҳо дида шаванд, ки дар ҳамаи идораҳои советӣ ба қадри кифоя хизматчиёни забони украиниро медонистагӣ мавҷуд бошанд ва минбаъд ҳамаи хизматчиён ба забони украинӣ гуфтугӯ карда тавонанд» (Асарҳо, ҷ. 30, саҳ. 162-163).

Афсус ки системai фармонфармоиву зӯроварӣ дар мамлакати мо шароите фароҳам кард, ки барои иҷрои дастурҳои дурандешонаи Ленини бузург имкон намонд.

Аз ҳамин сабаб аст, ки майдони амали ҷамъиятии забони тоҷикӣ ҳоло торафт таиг мешавад ва эътибори он паст мерават. Дар аксари мавридҳо то ба дараҷаи забони хона ва кӯҷаву бозор паст шудани мақоми забони миллӣ чунин маънӣ

дорад, ки аз он пояи олӣ, ки дошт, маҳрум шудааст ва аз таракки он ҷои умед кам мондааст. Дар ин сурат забони миллӣ одатан рӯ ба очизӣ меорад, аз имконияти қадам задан баробари замон қисман ё тамоман маҳрум мегардад.

Дар ҳакиқат ҳоло ба тоҷикӣ аз ҳама шоҳаҳои услуби забони адабӣ танҳо як услуб — услуби бадеӣ инкишоф меёбад ва он ҳам дар баъзе мавридиҳо пурнӯксон аст. Аммо услуби илмӣ, ки низ дар таърихи ҳалқи тоҷик ҳазор сол умр дорад, имruz асосан дар соҳаи филология ва таърихи фалсафа маймул буда, дар дигар соҳаҳо қариб пурра аз амал мондааст. Услуби дигар — услуби расмӣ бо хусусиятҳои нави замонӣ моҳиятанд ҳанӯз тамоман шакл нагирифтааст. Агар бисъёр паст рафтани маданияти суханро ҳам ба назар гирем, бояд гӯем, ки инкишофи забони адабии ҳозираи тоҷикиро инкишофи мӯтадил ба шумор овардан мумкин нест. Забони миллӣ аз решава суст шудан дорад, яъне решаҳои миллат осеб мебинад.

Зотан, агар як забони калони сернуфуз ва як забони камнӯфуз паҳлуи ҳам амал кунанд, дар арсаи иҷтимоӣ миёни онҳо баробарҳукукӣи вокей устувор доштан душвор, балки аз имкон дур аст. Қонун онҳоро ҳамсангу ҳамарзиш донад ҳам, таъмини ҳуқуқи қонуни забони камнӯфус дар амал қариб номумкин ҳоҳад буд. Дар чунин вазъияти нобаробарии вокей одатан забони калон забони ҳурдро ба ҳуд тобеъ менамояд, амали онро ба маҳдудият меорад ва, мумкин аст, чунон таъсире ба он расонад, ки, ба гуфти профессор М. Дъячков, «ҳамон бо унсурҳои як забон ифлос шудани забони дигар асту бас» («Литературная газета», 21 сентябрь 1988). Таҷрибаи иҷтимоии таърихии ҳалқҳои мо ин ҳакиқатро исбот кард.

Дар ин сурат барои аз нобудиву вайронӣ муҳофизат карданни забони камнӯфуз чораҳои қатъӣ дидан лозим меояд. Ҳоло забони тоҷикӣ муҳтоҷи чунин чораҳои маҳсус аст. Шароити маҳсусе тайёр кардан даркор аст, ки инкишофи мӯтадили забони тоҷикӣ, бақои умри он таъмин шавад. Забони миллӣ дар республика бояд бартарию имтиёзҳое дошта бошад, ки барои устувор истодани он дар мавқеи ҳуд имкон дихад.

Таъмини умри забони тоҷикӣ таъмини умри ҳалқи тоҷик ҳоҳад буд. Ҷавлати ҳалқӣ аз фароҳам овардани асбоби умри абадии ҳалқ зиёдтар мақсаду вазифае надорад. Пас, дар ин роҳ ҷорасозӣ ҳамеша зарур буда, дар шароити имрӯза чораҳои фавқулъода ногузир меояд.

В. И. Ленин таъқид мекард, ки «дар бобати истифодаи забони миллӣ дар республикаҳои дигар миллатҳо, ки ба ҳайати иттифоқи мо доҳиланд, қоидаҳои саҳт ҷорӣ кардан ва ин қоидаҳоро маҳсусан бодикқат тафтиш намудан лозим аст» (Асарҳо, ч. 36, саҳ. 629).

Рафти зиндагонӣ пурра исбот кард, ки ин таъқиди В. И. Ленин асоси ҷиддӣ доштааст. Мутаассифона, ҷамъияти мо аз

аввал ин суханро ба гӯш нагирифт. Акнун ҳанӯз ки дер нашудааст, лозим аст, ки ба муҳофизати забони миллӣ «коидаҳои саҳт ҷорӣ карда», як силсила ҷорабиниҳои маҳсус амалӣ намоем.

Тадриҷан ба тартиб овардани муҳочираа — миграция, пешгирифтани сиёсати катъии пурсамаре барои афзоиши ададиву сифатии синфи коргари тоҷик ва зиёёни инженеру техник, риояни таносуби миллии ҳайати кормандони идораҳо, саноат, хизмати майшӣ ва ғайра, вусъат додани шабакаи қӯдакистонҳои миллӣ ва ба куллӣ нав кардани таълимӣ забон, адабиёту санъат ва таърихи тоҷикон дар мактаби миёнаву олий муҳимтарин қисми он ҷорабиниҳо ҳоҳад буд. Он гоҳ кафолати ҳуқуқии Конституцияи республика барои чун забони давлатӣ бо роҳи табиии пурнатиҷае тараққӣ ёфтани забони тоҷикӣ амалӣ ҳоҳад гардид.

Аз ин рӯ, раъи аҳли ҷамъиятро, ки дар матбуот ифода ёфт, аз ҷумла тавсияи конференцияи маданияти суханро, ки 24—25 ноябрин соли ҷорӣ баргузор гардид, инчунин таҷрибаи дигар республикаҳои бародарро ба назар гирифта, пешниҳод меқунем: забони тоҷикӣ бо қарори Совети Олии РСС Тоҷикистон дар ҳудуди Республикаи Советии Социалистии Тоҷикистон забони давлатӣ дониста шавад. Ба ин маънӣ моддаи маҳсусе бояд ба Конституция (Қонуни Асосӣ)-и РСС Тоҷикистон иловава гардад. Конституция кафолати ҳуқуқии истифодаи забони тоҷикиро дар органҳои давлатӣ, дар муассисаҳо, идораҳо ва ташкӣлотҳо, дар истеҳсолот, дар маълумоти миёнаву олий, илм, техника, маданият, нигаҳдории тандурустӣ, хизмати майшӣ ва ғайра бояд таъмин намояд.

Президиуми Совети Олий ба комиссияи даҳлдори худ ё ба комиссияи маҳсусе бояд супориш дихад, ки бо иштироки ихтиносомандони забоншинос, социолог, ҳуқуқдон ва ғайра, инчунин бо ҳамкории зиёёни эҷодкор лоиҳаи статуси забони давлатии РСС Тоҷикистонро тартиб дода, ба муҳокимаи умуми ҳалқ ва баъд ба сессияи Совети Олии республика пешниҳод қунаҷ.

Ҳудуди Тоҷикистон ҷавлонгоҳи асосии забони тоҷикист ва масъалаи ҳастиву нестии он имрӯзу фардо пеш аз ҳама дар ин сарзамин ҳал ҳоҳад шуд. Барои ин ки дар талоши ҳастиву нестӣ пирӯзӣ насиби забони миллӣ гардад, зарур аст, ки қонун онро бо имкониятҳои маҳсусе таъмин намояд. Дар айни замон ин бартарииҳои забони миллӣ бояд манфиатҳои ҳалқу забонҳои дигарро низ то ҳадди имкон ба назар гирад.

Ба ин андеша ва баъзе мулоҳизаҳои дигар зарур медонем, ки забони давлатӣ ва вазъи ҳуқуқии он бояд на танҳо дар Конституцияи РСС Тоҷикистон муайян гардад, балки ғайр аз ин, қонуни маҳсусе — Қонуни забонҳои РСС Тоҷикистон ба миён оварда шавад.

Қонуни забонҳои РСС Тоҷикистон бояд ҳуҷҷати ҳуқуқии

дорад, кашу
раккни ҳои
одатан на.
бари

Д III
бони

и

иа

на танҳо вазъи забони давлатӣ, балки вазъи из батафсил таъин намояд. Ин қонун бояд р қадом мавридҳо баробар истеъмол шуд, русӣ ва ўзбекӣ лозим аст (масалан, дар ҳолӣ, советҳои маҳаллӣ, ҳангоми нашри қонунхбороти расмӣ ва ғайра, чунонки ҳоло ҳаст), мавридҳо бояд асосан забони тоҷикӣ ба кор равад шуда, коргузории ҷорӣ, номанависии расмии дохири мачлисҳои ҳурду қалон, ки аксари иштироқдорони ҷаҳонӣ (ҷаҳонӣ ҷаҳонӣ, монанди инҳо). Инчунин статуси забони русӣ сифати забони муоширати байнӣ миллатҳо ва муомилийи федералии республика бояд қонунан таъин гардад.

Қонуни забонҳои РСС Тоҷикистон бояд мақоми ҷамъиятии ҳар яке аз забонҳои асосии республика, ҳуқуқи қонунӣ ва ҷазираҳои расмии онҳоро равшану возех муайян созад.

Таъини соҳаи истеъмоли ҳар яке аз забонҳои республика бафоят душвор аст ва бисъёр нозукиҳо дорад. Бино бар ин, ихтисосмандони соҳаҳои гуногун ва намояндагони ҳамаи ҳалқҳои республика ин масъаларо батаачӣ бояд бисанҷанд. Аз ҷумла эҳтимол номгӯи қасбҳову вазифаҳоеро, ки соҳибони онҳо ҳатман забони тоҷикиро бояд бидонанд ва ё донистани забони русӣ ҳам зарур аст, тартиб додан лозим меояд. Шояд ин масъала баъзе ҷанбаҳои дигаре ҳам дошта бошад. Ҳуллас, ки лоиҳаи Қонуни забонҳои РСС Тоҷикистон аз тарафи ҷандин гурӯҳи мутахассисон эҳтиёткорона муҳокима гардида, пас аз маълум шудани розигии умуми ҳалқ барои тасдиқи Совети Олии республика пешниҳод бояд шавад.

Вазъи забони давлатӣ гирифтани забони тоҷикӣ, ба пиндошти мо, чунин маънӣ ҳоҳад дошт, ки дар расмият забони асосист. Пас, Совети Олий бояд ба зиммаи Совети вазирон вазифа гузорад, ки барои чунин вазифаи куллии ҷиддӣ иҷро на мудани забони тоҷикӣ дар андак муддат шароит тайёр қунад. Ҳукумати республика, чунончи омӯхтану аз худ кардани забони тоҷикиро дар муассисаҳои томактабӣ, мактабу омӯзишгоҳҳо, донишкадаҳои миёнаи маҳсус ва олий, дар колективи меҳнатии корхонаҳо бояд таъмин намояд. Аз ҳукумати республика лозим аст, ки барои ин ки забони тоҷикӣ дар соҳаҳои гуногуни ҳаёти давлатӣ, ҷамъиятий ва маданий ғаъдолона амал карда тавонад, шароити зарурӣ, ҳусусан асоси моддӣ ба вучуд орад. Барои аз тарафи намояндагони ҳалқҳои бародар омӯхта шудани забони тоҷикӣ ҳама имконот бояд доимо ҳозир бошад. Шумораи омӯзгорони забону адабиёти тоҷикиро ба маротиб афзудан зарур меояд.

Ба забони миллӣ вазъи забони давлатӣ додан корест, ки ҷанбаҳои гуногун дорад ва ҳама ҷанбаҳои онро омӯхтан дар кардсар аст. Бегумон, қонуни иттифоқии забони ҳалқҳои СССР, ки лоиҳаи он мувофиқи нишондоди Пленуми июли (с. 1988) КМ КПСС ҳоло тайёр шуда истодааст, шароити инкишифи

оозд ва истифодай баробархукуқи забонҳои гуногуни халқҳои мамлакати моро муайян ҳоҳад кард. Қонуни забонҳои РСС Тоҷикистон бояд ба ин қонуни иттифоқӣ таъя кунад ва дар айни замон шароити маҳаллиро ба назар гирад. Ҳамчунин материалҳои Пленуми марта с. 1988-и Иттифоқи нависандагони СССР, материали мухокимаи масъалаҳои миллӣ, ки дар саҳифаҳои газетаву журнالҳои марказӣ ва республикаҳои бародар баргузор шуда истодааст, бояд ҳартарафа омӯхта ва истифода гардад.

Аминем, ки дар Тоҷикистон ҳукуқи забони давлатӣ пайдо карданӣ забони тоҷикӣ решоҳои ҳастиин онро устувор карда, дӯстиву рафоқати ҳақиқии байни халқҳои республикаро таъмин месозад, барои тараққии пурсуръати забони модарии мо заминаи зарурӣ фароҳам меорад. Дар айни ҳол шубҳае нест, ки қонуни вазъи давлатии забони тоҷикӣ, забони миллатҳои асосии республикаҳои иттифоқӣ, автономӣ ва дигар ташаккулоти маъмурии мамлакати сермиллати мо аз тарафи ҳамаи халқҳои бародар бо мамнуният Ҷумҳирӣ ҳоҳад шуд, онҳо ҳоҳанд дид, ки ислоҳи системаи сиёсӣ, ки яке аз пояҳои асосии бозсозист, воқеан ҷомаи амал мепӯшад.

1988

КОДЕКСИ БАТАФСИЛЕ ДАРҚОР АСТ¹

Демократонӣ ва кушодагӯй, ки асоси бозсозии инқилобии ҷамъияти советӣ қарор ёфт, боиси ин гардиҳ, ки бисъёре аз дардҳои иҷтимоӣ ошкор шуда, фикрҳо аз паи ҷустани илоҷи он дардҳо ба ҷунбиш омаданд. Саҳттарини ин дардҳо ба соҳаи маънавият оиданд. Системаи формонфармою зӯроварӣ бештар аз ҳама пояҳои маънавии ҳастиин мардум ва халқҳову миллатҳоро суст карда, ҷамъиятро ба суръат сӯи бемаънавиятӣ мебурд. Аз ин рӯ масъалаи забони миллӣ, ки рукни асосии ҳастики маънавии миллат аст, дар бисъёр республикаҳо аз аввали бозсозӣ дар маркази дикқат қарор гирифт. Вазъи забони модарӣ, маданияти миллӣ ва маорифи халқ, масъалаҳои дузабониву ҷандзабонӣ ва таълими забони русӣ дар ҳамаи минтақаҳои мамлакати мо мубоҳисаву мунозираҳои пурҷӯше ба миён овард.

Дар матбуоти Тоҷикистон ҳам ҷанд мақолаи тезу тунд ба чоп расид. Конференцияи маданияти сухани тоҷикӣ (Душанбе, 24-25 ноябр с. 1988), ки Институти забону адабиёти ба номи Рӯдакии АИ РСС Тоҷикистон баргузор кард, ба Совети Олии республика муроҷиат намуд, ки забони тоҷикӣро дар ҳудуди РСС Тоҷикистон забони давлатӣ эълон кунад. Аҳли

¹ Ин мақола бо имзои муаллифи ин сатрҳо, Р. Амонов, Ш. Рустамов ва А. Сайфуллоев чон шуда буд.

чамъият ин таклифро ҳамачониба дастгирӣ намуданд ва январи соли 1989 Президиуми Совети Олии РСС Тоҷикистон ба-рои омухтани ин масъала комиссияе таъсис дод.

Сабабҳои ба миён омадани масъалаи мақоми давлатни забонҳои миллӣ ҳоло ба ҳама маълум аст: оқибатҳои системи фармонфармоиву зӯровариро, ки дар соҳаҳои гуногуни ҳаёти чамъияти мо адолати иҷтимоиву миллиро поймол намуд, барҳам додан лозим аст. Ин низоми бенизомӣ боиси нест шудани баъзе ҳалқҳо гардид, ба сари ҳама ҳалқҳо ҳавфи қалон свард.

Дар айёми мо нест шудани забони ҳалқе аз маҳдуд гарди-данни доираи вазифаҳои чамъияти он оғоз мёёбад. Забон ҳам монанди ҳар ҷондоре аз амал мондан гирад, оқибат ба боди фано меравад. Қайҳост, ки ин ҳавф ба сари забони тоҷикӣ омадааст.

Ҳалки тоҷик аз аспи XI аз истиқлоли сиёсиву давлати миллӣ қарип тамоман маҳрум шуда бошад ҳам, забони ўто замони мо забони расмии коргузорӣ ва муомилоти чамъияти, мактабу маориф ва илму маданият — моҳиятан забони давлатии ташаккулдех буда, дар ҳама соҳаҳои ҳаёти чамъият фаъолона амал дошт ва роли байналхалқӣ низ мебозид. Аз ин рӯ, ҷои тааҷҷуб нест, ки забони адабии тоҷикӣ ба пояҳои баланди тараққӣ расида, монанди осори Рӯдакӣ, Фирдавсӣ, Ҷалолиддини Румӣ, Абдураҳмони Ҷомӣ, Аҳмади Дониш ва Садриддин Айнӣ ёдгори ҷаҳоншумуле ба ҳосил овард. Аммо аҷобатро бинед, ки дар замони мо, яъне чун ҳалки тоҷик баъди ҳазор сол боз ба давлатдорӣ расид ва соҳиби давлати социалистӣ гардид (соли 1924), баръакс, доираи амали чамъияти забони ўторафт танг шудан гирифт.

Маълум аст, ки ҳоло ташкилотҳои партияиӣ ва органҳои советӣ, вазорату идораҳо, саноату соҳтмон, муассисаҳои илм ва гайра забони тоҷикро истифода намекунанд, муомилоти расмӣ ба тоҷикӣ сурат намегирад. Дар доираи расмият аз эътибор маҳрум шудани забони миллӣ оқибатҳои ҷиддии иҷтимоиву психологӣ дорад ва дар ҷаҳони маънавии ҳалқ чун як омили ҳаробкор амал мекунад.

Дар органҳои партияиӣ ва ҳукуматҳонаҳову идероҳонаҳои давлат аз истифода берун мондани забони тоҷикӣ чунин маънӣ дорад, ки забони миллӣ ҳуқуқи худро аз даст додааст, дар муҳимтарин соҳаҳои ҳаёти чамъият аз ҳуқуқ маҳрум шудааст. Ин рӯйдод комилан ҳилофи таъқидоти В. И. Ленин аст, ки аз аввалин солҳои ҳокимияти советӣ ба забони миллии республика кор кардани ҳамаи идораҳонаҳоро талаб мекард.

МО аз иҷрои он дастурҳои Ленин ҳар ҷӣ дуртар мерафтем. Ғақат дар оҳири солҳои сӣ дар Тоҷикистон андак кӯшише шуд, ки дар идораву ташкилотҳо барои кормандони русизабон курсҳои забони тоҷикӣ кушода, программаи таълим ва китоби хуби дарсӣ тартиб доданд. Он гоҳ шумораи кофии омӯзго-

рон ҳам ёфт шуданд. Аммо баъд ҷанг сар шуду он чорасозиҳо қатъ гардид. Баъди ҷанг бошад, дар масъалаи забон боз баъзе равияҳои норавое ривоҷ ёфт: кӯшиши ҷорӣ қардани дузабонии яктарафа то рафт қувват мегирифт, ақидае, ки гӯё ҳар яке аз ҳалқҳои мо ду забони модарӣ дорад, пахн шуд. Ва ҳолате рӯй дод, ки забони модарии якум аз дидан эътибор ҳар чӣ дурттар мерафт. Ҳамаи инҳо ба назарияи як шудани миллатҳо такъя дошт ва мақсади асосӣ афзоиш додани суръати процесси як шудани онҳо буд. Ҳар чӣ зудтар миллатҳо ва забонҳоро як кардан меҳостанд. Он вактҳо, ки дар Белоруссия мактаби белорусӣ қариб намонда буд, Н. С. Хрущёв дар университети Минск гуфт: «Ҳар чӣ зудтар мо ҳама ба русӣ гап мезадагӣ шавем, коммунизмро зудтар хоҳем соҳт» (ниг. «Правда», 6 марта 1989). Оре, якнамуду якзабон ба остонаи коммунизм қадам гузоштан меҳостем.

Аз ин ҷост, ки чунонки аз материалҳои Пленуми феврали (соли 1988-и) КМ КПСС маълум аст, ҳоло дар мамлакати мо фикат фарзандони 39 ҳалқ ба забони модарии ҳуд таҳсил ме-бинанд. Ин гап чунин маънӣ дорад, ки забони дигар ҳалқҳо аз шоҳроҳи маорифу маданият ва пешрафти замон дар канор мондааст.

Бинед, ки аз байн рафтани баробархуқуқии забонҳо ҷӣ на-тичаҳое дод. Аз маъмурият, аз бисъёр соҳаҳои истеҳсолот ва маданияти маънавӣ берун шудани забони тоҷикӣ, чунин ҳолат, ки дар бисъёр муассисаҳои маълумоти олий ва миёна — институти тиб, ҳоҷагии қишлоқ, политехника, аксари техникиумҳо, омузишгоҳҳои касби техникӣ ва ғайра, дар институтҳои номдори Академияи илмҳои республика (ғайр аз Институти забону адабиёти ба номи Рудакӣ, Институти шарқшиносӣ ва Шӯъбаи фалсафа) забони тоҷикӣ қариб тамоман истифода намешавад, то ҳол забони илмии ҳозираи тоҷикӣ ба ву-чуд наомадааст. Забони тоҷикӣ ба сифати як забони маданий дигар амали ҳамаҷониба надорад.

Маълум аст, ки услуби илмии забони тоҷикӣ аз асрҳои X—XI бо кӯшиши намояндагони барҷастаи шоҳаҳои гуногуни илм чунон тараққӣ карда буд, ки ин забон дар қишварҳои гуногуни Шарқ яке аз забонҳои асосии илм ба шумор меомад. Ҳатто дар замонҳое, ки дар илм забони арабӣ ҳукмрон буд, на таҳдо бузургони оламшумуле аз қабили Ибни Сино ва Берунӣ, балки бисъёр дигарон забони илмии тоҷикиро инкишофт медоданд. Тараққии забони тоҷикӣ ба сифати забони мукаммали илмӣ натиҷаи инкишофи маданияи ҷамъият буд ва дар навбати ҳуд барои баланд шудани савияи маънавии ҳалқ аҳамияти маҳсус дошт.

Имruz дар муҳимтарин риштаҳои илму техника, бисъёр соҳаҳои таълими маҳсус ва донишомӯзӣ, касбу ҳунар ва саноат, дар як қисми доираҳои санъати меъморӣ, рассомӣ, бастакорӣ, кино ва ғайра истифода нашудани забони тоҷикӣ им-

кон намедиҳад, ки савияи маданияти халкро ба дарацаи та-лаботи замон баланд барем. Албатта, барои ин, ки имрӯз фикри чӯяндаи олиме ва эҳсоси баланди санъаткоре дар майдони фарохтаре ба ҷавлон ояд ва дастовардҳои ўчун ҳиссае ба илму санъати умумии советӣ илова гардад, ҳатман забони руси-ро истифода кардан, ба русӣ асар навиштан зарур аст. Бисъ-ёре аз мутахассисони тоҷик дар ин роҳ комъёбиҳои назаррас доранд. Лекин агар ин мутахассисони шинохта бо илму до-ниши худ доираҳои илмии Москав ва ҳориҷаро ба ҳайрат оварда бошанду забони модарии худро надонанд, мақолачае ба тоҷикӣ навишта ё дар пеши аҳолӣ суханронӣ карда натавонанд, ҷандин сол дарс гӯянду ягон соати он ба забони модарӣ набошад, шогирдони онҳо низ аз мусикии дилрабои суха-ни тоҷикӣ, аз рангомезиҳои сеҳрангези забони модарӣ бебаҳра монанд, — инсоғ диҳад, он гоҳ комилан ҳақ дорем, ки чунин илмро барои халқ илми мурда донем.

Илм ҳам бояд асоси халқӣ дошта бошад. Корманди илм бояд на умуман ба даргоҳи илми олий, балки аз ҳама пеш ба халқи худ хидмат қунад, ба дардҳои ўдаво ҷуяд, маърифати ўро баланд барад. Агар маънавияти олий, аз ҷумла мағҳумҳои ба монанди хизмати халқ, азиздошти забони модарӣ, садоқат ба арзишҳои умумииинсонии аҳлоқ ва ғайра дар ҷашми аҳли илму техника беътибор ё камеътибор шавад, аз фаъолияти онҳо ҷандон манфиате бояд умед нақунад.

Инак, услуби илмӣ, ки аз муҳимтарин шоҳаҳои забони адабист, ҳоло асосан фақат дар риштai филологияи тоҷикӣ як андоза муваффакиятомез инкишоф меёбаду бас. Инкишофи услуби публицистӣ, забони матбуот, радиову телевизион ва ғайра хеле пурзиддияту сернуқсон ҷараён дорад. Моҳиятан забони адабии тоҷикӣ фақат бо услуби бадей бештар тараққии арзишманде дорад. Чунин инкишофи яктарафаю номута-носиб ба решаҳои забони адабии имрӯзai тоҷикӣ сустӣ ме-орад.

Инро ҳам бояд гуфт, ки маданияти сухани тоҷикӣ то рафт паст меравад. Бо масъулиятиносии тамом ба такрор таъкид мекунем, ки маданияти сухани тоҷикӣ дар ягон давру замон то ин дараҷа паст нашуда буд. Пасттабъӣ, сухани примитив ва камсаводонаву бесаводона, дуруст ифода карда натавонис-тани матлагӣ аз зиёён, аз сардорони муассисаҳои идораҳо, аз ҳама дар ҳар қадам зоҳир мешавад. Мардум забони худро намедонанд. Халқи тоҷик ба суханпарварӣ, ҳуштабъӣ ва маъ-нирасӣ шӯҳрате дошт, вале фарзандони имрӯзai вай ду да-ҳан сухани оддиро одамвор гуфта наметавонанд.

Забоне дар муҳимтарин соҳаҳои ҳаёти ҷамъият иштирок нақунад, ҳар чӣ бештар ба ҷор дөвori хона ва мактаб маҳдуд гардад, аз доронағзоии доимии он, аз пайваста баланд рафтани маданияти сухан ҷои умед намемонад. Чунонки маълум аст, тараққӣ натиҷаи ҳаракат, ҷунбишу қушиш, ҷаҳду ҷадал

аст. Аммо он чӣ камҳаракат аст ё бечунбиш мондааст, маҳкум ба нестист. Файр аз ин, чизн нодаркор худ ба худ аз истеъмол мебарояд.

Аз ҳамин сабаб як гурӯҳ муаллимони райони Ҳисор пас аз баёни аҳволи гирду атрофи худ ҳаққан гуфтаанд: «Агар ҳаёт минбаъд ҳам чун имрӯз сурат бигирад, ҳалқ аз забони салису зебои худ маҳрум мешавад» («Газетаи муаллимон». 10 янв. 1989). Т. Расулзода — муаллиме аз райони Ашт ақида дорад, ки вазъи ҳозираи забони тоҷикӣ «зехнҳоро кунд, завқҳоро паст, комҳоро талҳ ва ҷароғи ақлро хира месозад» (дар ҳамон ҷо). Дар ҳақиқат, имрӯз масъалаи забони миллӣ аз муҳимтарин масъалаҳои ҳастии маънавии ҳалқ, мавҷудияти рӯҳониву ҷисмонии вай аст, масъалаи рақами як мебошад.

Дар ин сурат барои муҳофизату нигаҳдошти забони миллӣ ҷораҳои маҳсус, тадбирҳои фавқулъода дидан зарур омадааст. Барои муайян кардани ин, ки он ҷораҳо чӣ гуна бояд бошанд, боз ба ақидаҳои В. И. Ленин рӯй меорем. Боз он чиро, ки В. И. Ленин соли 1922 таъқид карда буд, ёдрас мешавем: «Дар бобати истифодаи забони миллӣ дар республикаҳои дигар миллатҳо, ки ба ҳайати иттифоқи мо дохиланд, қоидаҳои саҳт ҷорӣ кардан ва ин қоидаҳоро маҳсусан бо дикқат тафтиш намудан лозим аст (Асарҳо, ҷ. 36, саҳ. 629). Пас аз ин Владимир Ильич дафъатан илова кардааст: «Дар ин ҷо кодекси батафсиле даркор аст, ки онро фақат аҳли миллатҳои маҳаллии ҳар республика то андозае муваффақиятомез тартиб дода метавонанд (саҳ. 630).

Ба пиндошти мо, ҷорӣ кардани «қоидаҳои саҳт» дар шароити имрӯз ҳамоно забони тоҷикиро дар ҳудуди РСС Тоҷикистон забони давлатӣ эълон кардан аст. Аммо, «кодекси батафсиле», ки Владимир Ильич тартиб додани онро зарур донистааст, ба фикри мо, бояд «Қонуни забон» бошад, ки Совети Олии республика қабул намояд ва Совети вазирон амали қунаид.

Конституцияи республика ва Қонуни забон кафолати ҳуқуқии истифодаи забони тоҷикиро дар органҳои ҳокимиюти давлатӣ ва идоракории давлат, дар муассисаҳо, идораҳо ва ташкилотҳо, дар таълими миёнаву олий, илму техника, маданият, хизмати тиббӣ, хизмати майший ва ғайра, яъне амали ҷамъиятии ҳамаҷонибаи забони тоҷикиро бояд таъмин намояд ва барои тараққии мӯътадили он замина фароҳам орад. Забони тоҷикӣ ҳама вазифаҳои ҷамъиятии худро дар ҳудуди республика комилан ва пурарзиш бояд ба иҷро расонад, доираи амали ҷамъиятии он бояд тамоми соҳаҳои зиндагии ҳалқро пурра фаро гирад. Конституция ва қонун баҳои умри забони тоҷикӣ ва ҳалқи тоҷикиро бо кафолати ҳуқуқӣ бояд қувват дидад. Он гоҳ мо боз як омили ҷиддӣ, як имконияти ҳуқуқиву конституцияви ҳоҳем дошт, ки аз решоҳои аслии худ дур афтодани инсонро пешгирӣ кунем.

Мақоми давлатии забони тоҷикӣ бояд боиси заар дидани баробарҳукуқии забонҳо, боиси камҳукуқии забони дигар миллатҳо, ҳалқҳо ва гурӯҳҳои миллии Тоҷикистон нагардад. Модда ё моддаҳои даҳлдори Конституцияи РСС Тоҷикистон, инчунин тамоми Қонуни забон дар асоси принципи баробарии миллатҳову ҳалқҳо ва забони онҳо тартиб дода шуда, кафолати амалий шудани ҳуқуқи онҳоро бояд таъмин кунад.

Дар республикаи мо, ғайр аз тоҷикӣ, боз чанд забони дигар маълум аст: забонҳои Бадаҳшон, ўзбекӣ, русӣ, кирғизӣ, туркманий ва ғайра. Ҳамаи онҳо барои инкишофи озодона бояд шароити зарурӣ дошта бошанд. Барои истифодাতи забонҳои асосии республика дар мактабу маориф ва ҳуҷҷатҳои он, дар матбуот, ҷамъиятҳои маданий, мурофиаи суд ва ғайра бояд монеае ба миён наояд.

Яке аз муҳимтарин вазифаҳое, ки ҳангоми тартиб додани Қонуни забон бояд ичро шавад, муайян кардан мақоми ҳар яке аз забонҳои асосии республика мебошад. Лозим меояд, ки мақоми забони русӣ чун воситаи муюширати байни миллатҳо ва ба сифати забони муомилоти расмии федералии республика ҳамаҷониба таъин гардад.

Аз ҳама пеш дар мактабҳои олий факультетҳои таъсис додан лозим меояд, ки муаллимони баландихтисоси забони тоҷикӣ бароварда, ҳамаи муассисаҳо, ташкилот ва идораву корхонаҳоеро, ки ҳайати колективи онҳо бояд забони тоҷикӣ омузанд, аз омузгор таъмин кунад. Албатта, дараҷаи тоҷикидонии ҳар гурӯҳи кормандони ғайри тоҷикзабон бояд дигар бошад: аз як раҳбари идораи давлатӣ ва як корманди почта ба як дараҷа донистани забонро талаб кардан мумкин нест. Лекин зарур аст, ки раҳбар ба забони як нафар тобеъ ё корафтода, магазинчӣ ба забони харидор, табиб ба забони беморе гап зада тавонад (агар табибе дар як райони ўзбекнишин кор кунад, бояд ҳатман на тоҷикӣ, балки ўзбекиро донад). Аз ҳар гурӯҳ ба он дараҷа, ки касбу вазифааш тақозо дорад, забондонӣ талаб кардан лозим меояд.

Дар институтҳои Академияи илмҳои СССР ва баъзе республикаҳои бародар коидae ҳаст, ки агар корманди илмиј як забони хориҷӣ донад, даҳ фоиз зиёдтар моҳона мегирад ва яке аз забонҳои Шарқро донад, моҳонааш ҳатто бист фоиз меафзояд. Ба фикри мо, ин коидаро дар республикаи мо нисбат ба омузандигони забони тоҷикӣ ҷорӣ кардан лозим аст: моҳонаи кормандони ғайри тоҷикро, ки аз имтиҳони забони тоҷикӣ баҳои аъло ва хуб гирифтаанд, 20 ва 10 фоиз бояд афзуд. Ба ҷуз ин, ҳамаи ҳарчи дарсҳои забони тоҷикиро бояд давлат ва корхонаҳо ба гардан гиранд.

Ақида дорем, ки муюмилоти расмиро ба ӯхда гирифтани забони тоҷикӣ на якбора, балки тадриҷан бояд сурат бандад ва барои давраҳои гуногуни он аз 3—4 сол то 10 сол мӯҳлат муайян кардан лозим аст.

Аминем, ки ба забони точикӣ гузаштани муомилоти расмии Республика ба инкишофи дузабонӣ ва чандзабонии анъанавии ҳалқи точик ҳалал наҳоҳад овард. Асрҳост, ки забони точикӣ моҳиятан забони давлатӣ бошад ҳам, дар байни мардумони оддӣ дузабонни майши буд: онҳо забони ўзбекиро ҳам медонистанд, аммо зиёйён чандзабон буданд: арабию туркӣ низ медонистанд. Пас аз Инқилоби Октябрь дар шароити наве чунин анъанаҳо устувор шуданд ва тараққии онҳо самти тоза гирифт: ҳалқи мо ба забону маданияти рус рӯй овард. Ба гумон аст, ки ҳоло дар Тоҷикистон касе ёфт шавад, ки аҳамияти забони русиро ҳанӯз ба дараҷаи коғи нафаҳмида бошад, ба қадри он нарасад. Бешак, русидонии мардумони мо минбаъд афзун ҳоҳад шуд. Тамоми ҷамъиятро фаро гирифтани амали забони точикӣ боис мегардад, ки ҷавонон забони модарии худро беҳтар донанд ва ҳол он ки беҳтар донистани забони модарӣ ҳатман маданияти шахс, маълумоту дониши ў, аз ҷумла дониши забони русиро баландтар ҳоҳад бурд.

Ҷун имрӯз лозим омодааст, ки забони точикӣ дар Республика мақому эътибори маҳсуси ҷамъиятӣ дошта бошад, ин ҳаргиз аз ҳоҳиши бартириҷӣ набуда, танҳо аз зарурати муҳофизату ҳимояи худ сар задааст. Ин ҳам фармудаи таъриҳ аст ва бояд нуқта ба нуқта иҷро қунем. Ҷунин вазифаи таъриҳӣ фақат бо фаҳмишу дикқат ва ёрии ҷиддии намояндагони ҳамаи ҳалқҳое, ки дар Тоҷикистон зиндагӣ доранд, ҳусусан мардумони рус иҷро ҳоҳад шуд. Ин як вазифаи интернационалии ҳамаи мо дар даврони бозсозист. Забони точикӣ то рафт аз куввату тавон маҳрум ва очиз шавад, эътибори он ҳар ҷӣ пасттар равад, яъне пояҳои маданияти миллӣ, пояҳои ҳастии ҳалқ суст шудан гирад, ҳаргиз эътибори ҳалқи рус ва забону маданияти вай, эътибори ягон ҳалқи бародар ва забону маданияти ў баланд наҳоҳад шуд, балки баръакс мӯҳамма ӯзие дар маҳкамаи таъриҳи ҷавобгар ҳоҳем буд. Шодиву ҳурсандӣ, бахту саодат ва обрую эътибори ҳар шахс, ҳар ҳалқ ба он андоza, ки ба шахси дигаре, ба ҳалқи дигаре дасти ёрӣ дароз кардааст, афзунтар ҳоҳад буд. Ҳалқҳои мо ба ин ҳақиқат қайҳо бовар ҳосил карда буданд ва, бешубҳа, минбаъд ҳам марому маслаки ҳаётии худро ба он асос ҳоҳанд дод.

Зерсутуни бинои маънавияти ҳар ҳалқ забони ўст. Пас аввали бояд ҳамин пояти асосии ҳастии ҳалқ устувор шавад.

1989.

ҲИМОЯННОМАИ ЗАБОНИ ТОЧИКӢ

1

Ҷун Президиуми Совети Олии РСС Тоҷикистон мӯҳи январи соли 1989 комиссияи забон таъсис дод ва масъалаи мақоми давлатии забони точикӣ аз марҳалаи дарҳосту пешниҳод

ба дарацаи ҳалли амалӣ расид, ҳангоми тартиб додани лоиҳаи Қонуни забон ва муҳокимаи он чанд масъалаи мухимми уму-мӣ ба миён омад. Пеш аз модда ба модда конкретан муҳокими кардани лоиҳаи Қонуни забон он масъалаҳои умдаи уму-миро аз назар гузаронида, принципҳои асосии Қонунро таъин кардан даркор аст. Он гоҳ муайян ҳоҳад шуд, ки Қонуни забон бояд чӣ гуна бошад, чӣ матлабҳоро дар бар гирад, кафолати қонунии амали ҷамъиятии забони тоҷикӣ ва дигар забонҳоро дар ҳудуди республика чӣ тавр муайян кунад.

Муҳимтарини ин вазифаҳо таъмини баробархукукии пурраи забонҳои сокинони республика, ҳамаи ҳалқҳои бародари ин сарзамин аст. Дар роҳи адои ин вазифа фикрҳои гуногун пайдо шуд. Ғайр аз пешниҳоди асосӣ, ки мегӯянд: забони тоҷикиро дар ҳудуди республика забони давлатӣ Ҷълон кардан лозим аст, баъзеҳо исрор доранд, ки ду забон — забони тоҷикӣ ва русӣ бояд забони давлатии Тоҷикистон шинохта шавад. Баъзеҳо таклиф намуданд, ки се забон — тоҷикӣ, русӣ ва ўзбекӣ бояд забони давлатии республикаи мо бошад, ҷунки қарibi 24 фоизи аҳолии он ўзбекизабонанд ва ҳаққи онҳоро қонунан эътироф кардан зарур аст.

Дар ҳақиқат, таъини забони давлатӣ бояд бар зарари ягон ҳалқ наравад, боиси бад шудани муносибати миёни миллатҳо нагардад, балки ба устувории дустиву бародарии онҳо сабаб шавад. Муносибати ҳалқҳо одатан аз ин, ки ҳампаҳлу ва дар як марзу сарзамин зиндагӣ мекунанд, вайрон намешавад, балки то рафт беҳӣ ёфта, самимият меафзояд. Бадмуносибати одатан он гоҳ оғоз меёбад, ки яке ба дигаре бо ҷашми бад нигарад, бадниятие зоҳир намояд, аз ягон ҷиҳат бартарӣ ҷуяд ва ҳоказо. Интиҳоби забони давлатӣ як воситаи гирифтани пеши ҷунин рӯйдодҳост. Интиҳоби дуруст шароите фароҳам меорад, ки ягон ҳалқ ва забони ў барои кам кардани ҳакку ҳуқуки ҳалқи дигаре ва забони дигаре имкон наёбад.

Барои ба ин мақсад расидан, ба фикри мо, аз ҳама пештар лозим меояд, ки миёни баробарии зоҳирӣ назарфиreb ва ба-робарии воқеии моҳиятӣ фарқ гузорем. Бояд фаромӯш накунем, ки то ҳол баробарии зоҳирӣ забонҳо вучуд дошт, аммо баробарии воқеии онҳо моҳияттан кайҳо аз байн рафта буд. Ба пиндошти мо, минбаъд ҳам агар, масалан, забони тоҷикӣ ва забони русӣ ҳарду дар Тоҷикистон мақоми давлатӣ ёбад, боз танҳо баробарии зоҳирӣ ба миён меояд ва баробарии воқеӣ муяс-сар наҳоҳад шуд. Агар забони тоҷикӣ ва русӣ расман дар як сатҳ гузошта шавад, забони русӣ бо ҳама иқтидору тавонойӣ, нуфуз ва мавқеи ҷамъиятиву сиёсӣ, ки дорад, забони тоҷикиро зери фишор ҳоҳад қашид, ҷунонки ҳоло ҳаст, майдони амали забони тоҷикиро то рафт танг ҳоҳад кард ва ин амали ғайриқонуни он, ки 50—60 сол боз давом меёбад, минбаъд ранги қонунӣ гирифта, беш аз пеш натиҷаҳои норавое ҳоҳад овард.

Шарти асосии баробарии моҳиятӣ он аст, ки ҳар забонро

ба чои худ гузорем, мавқеи аслии ҷамъияти ҳар забонро дуруст муайян ва устувор намоем, коре кунем, ки забони тоҷикӣ, русӣ, ўзбекӣ, забонҳои Бадаҳшон ва ғайра — ҳар қадоме ҷои қонунин ҳудро ишғол намоянд, вазифаи хоси ҳудро ба иҷро расонанд, ба ҳаққи дигарон даст дароз накунанд. Ҳамин ки як забон андаке ҷои забони дигареро ишғол кард ва вазифаи забони дигареро ба зимма гирифт, баробархуқуқии умумӣ ҳалал меёбад.

Меъёри асосии баробарии моҳиятӣ, ба фаҳми мо, ҳамоно ҷойгоҳи воқеии ҳар забон дар ҷамъият аст ва принципи асосии Қонуни забон бояд ба ҳамин меъёр тақъя созад. Агар Қонун ҷойгоҳу вазифаҳои ҷамъияти ҳар забонро дуруст муайян ва ҳудуди онро дақиқан таъин намояд, баробарии ҳама забонҳоро таъмин ҳоҳад кард, барои инкишофи баробар ва дӯстонау бародаронаи онҳо шароит фароҳам ҳоҳад овард.

Аз ин ваҷҳ таҷрибаи Швейцария, Финландия, Ҳиндустон, Афғонистон ва дигар кишварҳое, ки ду-се забонро мақоми давлатӣ додаанд, аз баъзе ҷиҳатҳо дар шароити республикаи мо намунаи ибрат шуда наметавонад. Дар он мамлакатҳо муносабати байни забонҳо тамоман дигар аст, аз шароити мо фарқ мекунад ва мо бояд маҳз шароити ҳудро ба назари гирифта, Қонуни забон тартиб дихем. Маълум аст, ки дар баъзеи он кишварҳо, ҷунончи, дар Швейцария, Финландия ва ғайра забонҳои гуногуне, ҳоҳ камнүфус бошанд, ҳоҳ сернуфус, сулҳомезу бенизоръ паҳлуи ҳам зиндагӣ доранд. Дар ин сурат ҷанд забони давлатӣ бехалалу баробар амал карда метавонад. Аммо дар баъзе кишварҳо, ҷунончи дар Канада, дар сари масъалаи забон гоҳ миёни қисматҳои гуногуни аҳолӣ задухӯрди саҳт рӯй медиҳад. Бояд ёдовар шуд, ки ба наздики дар Белгия низои миёни соҳибони забонҳои гуногун ба тарзи қаноатбахш — на ба тарики эълони баробархуқуқии умумии зоҳирписандона, балки моҳиятан маҳз дар натиҷаи ин, ки ҳар забон дар мавқеи худ комилхукуқ дониста шуд, ҳал гардид.

Ба ғазар мерасад, ки чустучӯи тарзҳои гуногуни ҷунун ҳали одилона ба мо ҳам задур аст. Ба гумонам, аввало барои муайян кардани мазмуни баробархуқуқии забонҳо меъерҳои на-ве ҷустан зарур аст, ҷунонки гуфта шуд, на нишонаҳоеро, ки вазъи зоҳирро намудор меоранд, балки маҳз аломатҳои моҳиятнаморо меъёр қарор дода, мақоми қонунин ҳар забонро аз рӯи мавқеи воқеии ҷамъияти он таъин кардан лозим меояд.

2

Чун аз ин бинишгоҳ ба вазъи забони мардумони гуногун-миллати Тоҷикистон менигарем, бояд забони тоҷикиро забони асосӣ донем. Забони тоҷикӣ забони аксарияти кули аҳолии таҳҷоии ин кишвар, забони соҳибони ин сарзамин, забони ҳалҳест, ки номи республика аз номи он гирифта шудааст. Пас

хукуки қонунин забони тоҷикӣ бояд мувофиқи ин вазъаш таъин гардад: қонун иҷрои аксарияти вазифаҳои муҳимми ҷамъиятиро бояд ба ихтиёри он вогузорад ва барои амалкарду инкишофи ҳамаҷонибаи он шароити зарурӣ муҳайё намояд. Яъне забони давлатӣ дар ҳудуди РСС Тоҷикистон бояд забони тоҷикӣ бошад.

Ба назар чунин меояд, ки пас аз забони тоҷикӣ дар республикаи мо забони русӣ мавқеи муҳим дорад. Ҷойгоҳи расмии забони русӣ, ба ақидаи мо, бояд аз чор дидгоҳ таъин шавад. Якум, забони модарии як қисми аҳолии республика — ҳама русизабонҳо (на танҳо русҳо), яъне 13—14 фоизи мардумон аст; дуввум, забони муомилоти федералии республика — муомилоти бо марказ ва республикаҳои бародар мебошад, ки вазифаи хеле муҳим аст; сеюм, забонест, ки дар ҳудуди республика баробари забони тоҷикӣ муоширати байни миллатҳоро таъмин месозад; чорум, яке аз омилҳои асосии принципи дузабонист, ки дар илму маданияти тоҷикон мавқеи муҳим дорад ва дар дигар соҳаҳои ҷамъият, ҷунончи, қисман дар коргузорӣ ва номанависии расмӣ (мукотиботи берунаи республика) ҳам бояд ҷорӣ бошад.

Ҷунонки мебинем, арсаи амали забони русӣ дар ҳаёти ҷамъиятии республика фароҳ ва аҳамияти он бузург аст. Қамина ҳангоме ки як лоиҳаи Қонуни забонро тартиб медодам, кӯшиш кардам, ки ҳама паҳлуҳои ин амали пурдоманаи забони русӣ ба назар гирифта шавад. Ҷунин кӯшише дар дигар лоиҳаҳо низ ба кор рафтааст.

Дар лоиҳа ҳамин ҳам ба назари эътибор гирифта шуд, ки мавқеи забони ўзбекӣ аз ягон ҷиҳат маҳдуд нашавад, ба фаъолияти он зараре нарасад, дар муҳити гуногун, дар ҳамаи маҳалҳои ўзбекнишин ва идораҳонаҳои он, дар қӯдакистонҳо, мактабҳо, муассисаҳои маданияти миллӣ, дар матбуот, интишори ҳуҷҷатҳои давлатӣ, аҳбороти расмию умумӣ ва ғайра забони ўзбекӣ озодона амал кунад ва тараққӣ ёбад. Доираи амали забонҳое аз қабили забонҳои бадаҳшӣ, қирғизӣ, туркманиӣ, тоторӣ, немисӣ ва дигарҳо низ ба ҳадди зарурат ва аз рӯи ҳақоният ба ҷашмандоз омадааст.

Албатта, ҳаҷму миқъёси вазифадории ҷамъиятии ин забонҳо як хел ва барobar нест, яке бештар ва дигаре камтар ба кор меравад. Вале гап дар ҳаҷму миқдор нест, балки дар ин аст, ки мувофиқи Қонун ҳар забон дар мавқеи худ қарор ёфтааст ё не. Демократия ва баробархукуқии аслӣ он аст, ки дар ҳар сурате ҳақ ба ҳақдор қарор гирад, ҳар тарафе соҳиби ҳаққи ҳалоли худ бошад, на камтар ва на зиёдтар аз он, ки мебояд, ҳуқук ёбад.

Мегӯянд, ки агар дар Тоҷикистон танҳо як забон — факат тоҷикӣ мақоми давлатӣ ёбад, якзабонӣ инкишофт ҳоҳад ёфт, ду забон — тоҷикиву русӣ ба мақоми давлатӣ расад, дузабонӣ

равнақ ҳоҳад гирифт, се забон — точикиву русиву ўзбекӣ забо-
ни давлатӣ шавад, чандзабонӣ ҳоҳад шукуфт ва ин айни интер-
национализм ҳоҳад буд. Мо ба чунин гузориши масъала розӣ
шуда наметавонем. Забони давлатӣ ва дузабониву чандзабо-
ни ду мағхумест, ки аз якдигар хеле фарқ мекунад ва шояд
ҳамбастагие надошта бошад. Забони давлатӣ дар замони мо
бештар як категорияи сиёсист, ки ба конституцияву қонунгу-
зорӣ ва сиёсати миллӣ даҳл дорад. Аммо дузабониву чандзабо-
ни бештар яке аз принципҳои ҳаёти мадани буда, ихтиёран
ривоҷ мейёбад ва мумкин аст, ки қатъи назар аз чигунагии за-
бони давлатӣ сурат гираф.

Гувоҳи ин ҳақиқат он аст, ки масалан, камина муаллифи
ин сатрҳо ғайр аз забони модарӣ боз русиву ўзбекиро медонам,
яъне, ба истилоҳи имрӯза, чандзабон ҳастам. Лекин на забони
точикий, на русӣ, на ўзбекӣ то ҳол забони давлатӣ нест. Яъне
ин забонҳоро донистани ман ба забони давлатӣ будан ё набу-
дани онҳо вобастагӣ надорад, балки ба сабабҳои дигаре рӯй
додааст. Барои он ки дар ин масъала шубҳа намонад, ба таъ-
риҳҳои ҳам рӯй овардан мумкин аст. Равшанфирони тоҷик ҳа-
зор сол боз забони арабиро медонистанд, яъне лоақал дузабон
буданд. Ва ҳол он ки забони арабӣ забони давлатӣ набуд.
Арабӣ забони дину ойин ва қисман забони илм буд ва аз ҳа-
мин сабаб дар кишварҳои исломӣ паҳн гардида. Ё ки як саба-
би ўзбекидонии камина шояд он аст, ки муддати сад-ду сад
соли охир дар байни як қисми мардумони тоҷик дузабонии
маишӣ точикиву ўзбекӣ ривоҷ ёфта буд. Ин ҳам аз ҳусусият-
ҳои иҷтимоӣ таъриҳӣ, аз ин, ки ду ҳалқ дар як ҷо зиндагӣ
доранд, сар зада буд. Вагарна дар Осиёи Миёна сулолаҳои
гуногуни турк ҳукм ронда бошанд ҳам, забони ўзбекӣ забони
давлатӣ нашудааст.

Хуллас, ки донистани забонҳои дигар на ҳамеша вобас-
та ба он аст, ки он забонҳо забони давлатӣ ҳастанд ё не. Омил-
ҳои равнақи дузабониву чандзабонӣ аксаран аз заминай васеъ-
таре, аз шароити иҷтимоӣ ҳаёти ҳалқ, аз маҳсусияти ҷусту-
ҷӯҳои маънавию маданий ӯ дар давраҳои гуногуни таъриҳҳои
миғрианд. Умуман чунин фикр, ки агар инкишофи дузабо-
ниро ҳоҳем, бояд ҳатман ду забон мақоми давлатӣ ёбад, ва
агар чандзабонӣ даркор бошад, ҳатман бояд чанд забони дав-
латӣ дошта бошем, фикри ботилест ва ақли салим онро қабул
намекунад.

Баръакс бовари комил ҳаст, ки ба мақоми давлатӣ расида-
ни забони тоҷикий боиси баландтар рафтани савияи умумии ма-
данияти ҳалқ мегардад ва ин ҳолат ҳатман маданияти маъна-
вии ҳалқ, маданияти дузабониву чандзабониро кувват меди-
ҳад.

Зўр гирифтани решаҳои забони модарӣ решаҳои ҳастии чисмониву маънавии халқро қувват дода ҷуқуртар мебарад. Он тоҳ имконоти халқ ва забони ўдар пешрафти маданий пайваста ҳоҳад афзуд. Онҳое, ки ба иқтидори забони тоҷикӣ ва қобилияти аз имконоти нави замон қувва афзудани он бовар надоранд, саҳт хато менунанд. Гуфтаи кормандони намоёни тибби мо Б. Исҳоқӣ ва М. Ғуломов, ки гӯё дар мактаби олӣ ба забони тоҷикӣ дониши мукаммали пуарзиши тиббӣ ба даст овардан мумкин нест ва таҳсили миёнаву олии тиббӣ ҳатман бояд ба забони русӣ давом кунад, ба назари мо, ҳаргиз қобили қабул наҳоҳад буд. Агар вазорати нигаҳдории тандурустии СССР, чунонки ин муаллифон мегӯяд, дар ҳакиқат тавсия дода бошад, ки таҳсил дар институтҳои тиб ба забони русӣ гузаронида шавад, ин тавсия моҳиятан таҳқири дар ҳакқи забони тоҷикист. Забони тоҷикӣ аз замони Ибни Сино, дар муддати ҳазор сол забони тиббу табобат буд. Имрӯз низ он қобилияти забони мо нест нашудааст. Фақат фарзандони баруманди халқ лозиманд, ки ба майдон дароянд ва он қобилияти забони моро аз қувва ба феъл оранд, амалӣ созанд. Дар Тоҷикистон бисёр қасоне ҳастанд, ки маълумоти миёнаву олиро ба забони модарӣ — ба тоҷикӣ гирифтаанд, бо вучуди ин ихтиноссанди намоёни илм мебошанд. Яъне забони тоҷикӣ барои расидан ба пояҳои баланди илмӣ ё қасбӣ ҳаргиз монеъ наомадааст. Пас чаро ин кор дар соҳаи тиб мумкин набошад?

Ҳеч кас ҳақ наðорад, ки ҷавононро аз ҳуқуқи таҳсили миёнаву олии ба забони модарӣ маҳрум кунад. Ба фикри мо, дар Қонуни забон моддаҳое заруранд, ки барои ба забони тоҷикӣ аз ҳамаи ихтиносҳо маълумоти миёнаву олӣ ҳосил кардан қафолати қонунӣ дижанд, мавҷудияти таълимгоҳҳои тоҷикист қасбҳои техникиро таъмин намоянд.

Илова бар инҳо, Қонуни забон дар соҳаҳои гуногуни илм ва маълумоти олӣ, ҳар ҷо, ки имкон ҳаст, ба воситаи забони модарӣ пайванди дирӯзу фардоро бояд таъмин намояд. Таъмини пайванди наслҳои гузаштаву имрӯзаву оянда, ки хусусан дар айёми мо зиёда зарурат пайдо кардааст, ба пиндошти мо, яке аз руҳи асосии Қонуни забон аст. Аз ин ваҳҳо лозим медонем, ки дар Қонуни забон, масалан, ба ин мазмун моддае мавҷуд бошад:

«Бо мақсади ин, ки мувофиқи ихтинос дониши амиқи забони тоҷикӣ ва меросбарии илмию маданий мұяссар шавад, давлат дар институти тиб омӯзиши ҳатти арабии тоҷикӣ ва осори илмии тибби Шарқро таъмин месозад».

Омӯхтани ҳатти арабии тоҷикӣ шояд ба химиядонҳо ё физикашиносҳо чандон лозим набошад, аммо барои мутахассисони тиб зарур аст. Ба ҳатти арабии тоҷикӣ ҷайл-ҷайл китобҳои тиб, ки андӯхтаҳои илмиву амалии ҷондонасраи халқҳои

гуногуно дар бар мегиранд, дар китобхонахон Тоҷикистон зери ғубори фаромӯшӣ ҳобидаанд. Агар ҳатмкардагони Институти тибби ба номи Ибни Сино саводи кӯҳна дошта бошанд ва он китобхоро, аз ҷумла оғаридаҳои шайхурраисро хондаву фаҳмида тавонанд, аз эҳтимол дур нест, ки барои имрӯза бисёр ҷизҳо қашф намоянд. Ба фаҳми камина, дар қишиваре ҷун Тоҷикистон бехабарӣ аз тибби ҳалқӣ ва классикии Шарқ барои табиб гуноҳи азимест. Ҳуди мо ҷавононро ба ин роҳи гуноҳ бурдем ва минбаъд бояд роҳи савоб нишон дигем. Бино бар ин, зарур медонем, ки донишҷӯён дар гурӯҳҳои тоҷикии институти тиб на танҳо алифбои арабии тоҷикӣ бояд омӯзанд, балки саводи кӯҳна бароранд, фаҳмидани матни классикиро ёд гиранд, забони арабӣ донанд.

Албатта, дар ҳамаи донишкадаҳои миёнаву олий таълими забони русӣ ҳам бояд ба дараҷаи кофӣ ва ба тарзи нав ба роҳ монда шавад ва донишҷӯён истифодаи адабиёти илмию методии русиро ёд гиранд. Дар замони мо ҳақиқатан донистани забони русӣ яке аз шартҳои расидан ба қасбу ҳунар, илму дониш ва маданияти ҳозира мебошад. Аз ин рӯ дараҷаи русидонии мо бояд то рафт баланд шавад. Қонуни забон асосҳои ҳукукӣ таълими дузабониро муайян намуда, аз ҷумла таъкид кардан лозим меояд, ки принципи дузабонӣ дар қӯдакистону мактаби тоҷикии маълумоти умумӣ, таълимгоҳҳои қасбу техника, донишгоҳҳои миёнаи маҳсус ва мактаби олии тоҷикӣ бо таъмини ҳаҷму мазмуни зарурии таълими забони русӣ риоя мегардад.

Дар айни замон лозим аст, ки Қонуни забон принципи дузабонии дутарафаро устувор қунад, масалан, ҳам дузабонии таҷикиву русӣ, ҳам дузабонии русиву тоҷикиро ривоҷ дихад. Аз ин сабаб таъкиде зарур меояд, ки дар қӯдакистонҳо, мактабҳои миёнаву олий, донишкадаҳои қасбу техника, идораҳонаҳои давлат, ташкилотҳои ҷамъияти ва ғайра аз тарафи ҳамаи ғайри тоҷикизабонҳо омухтани забони тоҷикиро давлат таъмин ҳоҳад қард. Забони тоҷикиро омухтани ғайри тоҷикизабонҳо на танҳо кори шаҳсӣ, балки вазифаи давлатист.

Ғайр аз ин дар Қонуни забон он моддае, ки ба кори илмӣ даҳл дорад, ин матлабро равшану возеҳ ифода намояд, ки кори илмӣ дар ҳудуди Тоҷикистон ба забони тоҷикӣ бояд анҷом ёбад, дар айни замон истифодаи забони русиро дар илм аз ягон ҷиҳат махдуд кардан мумкин нест.

4

Қонуни забон бояд инкишофи қӯдакистони миллӣ ва мактаби миллиро таъмин намояд. Қӯдакистону мактаби мо бояд миллӣ бошад, яъне на танҳо ба он талаботи умумӣ, ки дар назди қӯдакистону мактабҳои Иттифоқи Советӣ гузошта мешавад, ҷавоб дода тавонад, балки зиёда аз ин, ҷавобгуи барье талаботи маҳсуси миллӣ буда, барои омӯзиши амиқи забони

точикӣ, адабиёт, таъриҳ, соҳаҳои гуногуни маданияти ҳалқи тоҷик ҳама имкониятҳои заруриро фароҳам орад, барои ташаккули худогоҳии миллии иҷтимоиву таъриҳӣ заминай мувоғиқ тайёр намояд.

Ба ин муносабат зарурати инкишофи мустақили кӯдакистони миллии ва мактаби миллиро таъқид кардан зарур аст. Чунин ба назар мерасад, ки таҳминан ин гуна молдае дар Қонуни забон бояд мавҷуд бошад:

«Инкишофи мустақили кӯдакистони миллии ва мактаби миллии таълимӣ умумӣ, ки аз рӯи барномаи гуманистарӣ барои омухтани забони тоҷикӣ, инҷунин адабиёт, таъриҳ, соҳаҳои гуногуни маданияти ҳалқи тоҷик дорои ҳама имкониятҳо бошад, мавриди ғамхории маҳсуси давлат қарор мейёбад. Кӯдакистону мактаби омехта (тоҷикиву русӣ ва монанди инҳо) фақат дар сурати зарурати маҳсус ҷоиз аст. Давлат барои таъсиси мактабҳои маҳсуси забону адабиёти тоҷикӣ (ба монанди мактаби математика, мактаби забони англisiy ва fâriy) шароити зарурӣ фароҳам меорад. Барои таъмини меросбари таърихии забону маданият дар мактаби таълимӣ умумии тоҷикӣ омузиши хатти арабии тоҷикӣ ва матни классикӣ, ки ба ин хат навишта шудааст, аз оҳирин синфи мактаби ибтидой то синфи XI бефосила бояд давом кунад».

Аз ин модда бояд мағҳуми «инкишофи мустақил» ва «кӯдакистону мактаби омехта»-ро андак эзоҳ дихем.

Инкишофи мустақили кӯдакистону мактаби тоҷикӣ ва як андоза аз омехтагӣ дурӣ ҷустани он баъзан ба foят зарур аст. Истиқлоли кӯдакистону мактаб аз ҳама пештар дар мазмuni таълиму тарбия ифода ёфта, дар роҳи барқарор доштани пайванди он бо муҳимтарин анъанаҳои маънавияту аҳлоқи ҳалқ, дар роҳи таъмини мазмuni ҳалқии омузишу парвариши насли наврас бояд хидмат кунад. Омузишу парвариш мазмунан, чунонки гуфтем, бояд мувоғиқи ҳама талаботи умумии тифоқӣ бошад, vale дар айни замон бунъёди ҳалқиву миллии онро ҳамеша бояд устувордорем, таҳсили илму қасбро бо ҳама ҳастии таърихии маънавию аҳлоқии ҳалқ саҳт пайванд дихем, то ки мактабу маориф дар ташаккули симои инсонии наслҳои ҷаҷон, дар таъмини пайванди маънавию аҳлоқии дирӯzu фардо нақши зарурӣ дошта бошад. Асолати ҳалқии таълиму тарбияро устувор карда, ба савияи нави имрӯзӣ бардоштан зарур аст. Истиқлоли миллии мактабу маорifi тоҷикӣ аз ҳамин ҷо оғоз ҳоҳад ёфт. Муҳимтарин унсури он, бегумон, забони модарӣ (аз ҷумла тарзу усулҳои тозаи таълимӣ он) ҳоҳад буд.

Лекин таҷрибаи ҷанд даҳсолаи охир нишон дод, ки дар кӯдакистону мактаби омехта ба даст овардани ҷунин мақсадҳои ба душвориҳои иловагӣ дучор меояд. Ҳар чӣ бештар бовар ҳосил мешавад, ки як дараҷа аз омехтагӣ дур доштани кӯдакистону мактаб зарур аст. Албатта, ҳалқ ва маданияти милли-

ро аз дигарон дур доштан ва чудой чустан ҳаргиз мумкин нест. Тафриқацүи маҳз ва худчудои милли пайовардҳои даҳшатнгез хоҳад дошт. Таълиму тарбия мазмунан ва усулан мохияти интернационалӣ дошта, ба муҳимтарин комъёбихои маънавию маданий халқҳои гуногун бояд асос ёбад. Истиқлоли миллии кӯдакистону мактаб ва асолати халқии омӯзишу парвариш бояд боиси ба дигар халқҳо зид гузоштани худ нагардад, баръакс барои ин, ки ҳар фарди тоҷик худ ва халқи худро як ҷузъи инсоният донад, забону маданияти миллиро на танҳо сарврати бебаҳои худ, балки боз ҳам як ҷузъи арзишҳои маънавии ҷонӣ ба тасаввур оварда тавонад, бояд заминаи зарурӣ ҳозир кунад. Таълиму тарбия ва муҳимтарин унсури он — забони модарӣ бояд пайванди ногусистани халқро бо халқҳои дигар мустаҳкамӣ баҳшад. Дар ин ҳақиқат шакке нест. Вале процесси омӯзишу парваришро аз баъзе таъсирҳои номатлуби пурзур муҳофизат кардан аз шартҳои зарурист. Ҳусусан дар шаҳрҳои калоне ба монанди Душанбе, ки ҳайати аҳолии онҳо дар ғояти гуногун миллист ва аз ин сабаб дар роҳи омӯзиши забони тоҷикий монеаҳои саҳте пеш омадааст, кӯдакистону мактаби омехта ҷандон матлуб нест. Дар Душанбе, Ҳучанд, Қурғонтеппа ва бисёр шаҳру қасабаҳои дигари республикаи мо барои ин, ки ҷавонон аз кӯдакӣ забони русӣ ёд гиранд, муҳити мусоид ва ҳама шароит мавҷуд буда, баръакс, барои аз аввал нағз донистани забони тоҷикий имкон то рафт кам шуда истодааст. Дар кӯдакистону мактаби омехта ҷунин имконият боз камтар аст. Пас зарур аст, ки кӯдакистону мактаби тоҷикий чудо ва ба алоҳидагӣ вуҷуд дошта, дорои хурдақлими милли ва андак шароити камхалале барои омӯзиши муваффақиятомези забони модарӣ бошад. Ташкили кӯдакистону мактаби миллии мустақилу ҷудогонаро натиҷаи кӯшишҳое дар роҳи ҷудоиҷӯй не, балки ҳукми зарурате, ки аз шароити мавҷудаи иҷтимоиву демографӣ сар задааст, бояд донист. Дар шароити ҳозира илоҳи дигар кам ба назар мерасад. Агар ҳоҳем, ки омӯзиши забони модарӣ то андозае босамар бошад ва ҷун яке аз пояҳои асосии ташаккули маънавияту аҳлоҳи шаҳс хизмат карда тавонад, мачбурем, ки лоакал дар кӯдакистону мактаб андаке хурдақлими зарурӣ ба вуҷуд орем.

Азбаски яке аз вазифаҳои муҳимми Қонуни забон муҳофизати забони тоҷикий ва таъмини шароити лозимаи инкишофи озодонаву ҳамаҷонибаи он аст, зарур медонем, ки асосҳои қонуни инкишофи мустақилли кӯдакистону мактаби тоҷикий ва омӯзиши босамари забони тоҷикиро ҳамаҷониба муайян кунад. Бо ин мақсад ба Қонун дохил шудани моддан боло ва моддаҳое монанди он лозим менамояд.

Аз дигар чизҳои гуфтаний боз якero гӯшгузор ва ба муҳокима пешкаш кардан меҳоҳем.

Дар Конуни забон ҳатман вучуд доштани моддаеро ба ин мазмун зарур мешуморем:

«РСС Тоҷикистон дар ҳаққи тоҷикони берун аз республика, дар бораи тараққии озоду бемамонии забони тоҷикӣ ва маданияти ҳалқи тоҷик дар он ноҳияҳо ғамхории маҳсус зоҳир менамояд, барои бартараф кардани қушишҳои маҳдудиятандозӣ ба инкишофи забони тоҷикӣ, мактабу маориф, муассисаҳои маданияни тоҷикон ва файра, барои пешгирии фишори миллӣ ба онҳо, ки дар ноҳияҳои тоҷикнишини берун аз РСС Тоҷикистон эҳтимоли рӯй додан дорад, дар асоси Конституция (Конуни Асосӣ)-и СССР, Декларацияи ҳуқуки инсон ва қатъномаи Хелсинкӣ ҳамаи имкониятҳои мавҷударо истифода мекунад».

Зарурати чунин моддае шояд ҷандон мӯхтоҷ ба шарҳу баён набошад. Ҷунонки маълум аст, дар тамоми таърихи ҷамъияти советӣ ҳамеша лозим меомад, ки раҳбарияти Тоҷикистон ба ахволи тоҷикони берун аз хоки республика даҳолат кунад, барои пешгирии таъқиби забони тоҷикӣ, бастани мактабҳои тоҷикӣ, дар ҳучҷатҳо ба миллати дигар нисбат додани тоҷикон ва монанди инҳо ҷорае бинад, valee аксаран аз ин гуна ҷораандешиҳо ҳуддорӣ меварзид, гӯё аз он амалёти норавои хилоғи ҳама қонунҳо, ки дар ҳаққи тоҷикон раво медианд, парвое надошт. Аз ин беҳамияти баязе роҳбарони республика, ки як қисми ҳалқи тоҷикро бе пушту паноҳ гузоштанд, тамоми ҳалқ ва забону маданияти вай заарарҳои ислоҳоназир дид. Минбаъд Конституцияи РСС Тоҷикистон, Конуни забон ва баязе дигар ҳучҷатҳои қонунгузории республика ҳуқуки ҳаммиллатони ноҳияҳои тоҷикнишини берун аз ҳудуди Тоҷикистонро низ бо ҳама имконоти мавҷуда бояд ҳимоя кунад.

Конуни забони РСС Тоҷикистон пеш аз ҳама ҳучҷати муҳофизати давлатӣ — ҳимоянномаи забони тоҷикист, ки ҳуқуқи қонунии онро устувор ва монеаҳои мавҷудаву эҳтимолии роҳи онро бартараф карда, барои вазифаҳои ҷамъияти худро пурра ба ичро расонидани он, барои инкишофи бехалал ва тараққии ҳамаҷонибаи вай кафолати ҳуқуқӣ эҷод менамояд. Конуни забон таҳқиқсии бинои маънавияти ҳалкро мустаҳкамӣ мебаҳшад. Лоиҳаи нашршуда ҳанӯз ба ин дараҷа нарасидааст ва бо муҳокимаи ҳамаҷонибаи умумихалқӣ онро ба ин дараҷа расонидан даркор аст.

Ба ин муносибат бояд таъқид қунем, ки бисёр қасон дар республикаи мо аҳамияти масъялаи забон ва мақоми давлатии онро нодида мегиранд, сабабҳои онро, ки ҷаро ин масъяла маҳз бо оғози бозсозии инқилобӣ тезию тундӣ пайдо кард, ҷиддан ҷустан намехоҳанд, ҳатто ба исорат мегӯянд, ки ин масъа-

ла ба бозсозӣ даҳле надорад. Мо ба ин тарзи баёни масъала ҳаргиз розӣ шуда наметавонем. Имони мо комил аст, ки агар бозсозиро фақат аз шикамсерӣ ва таносой иборат донем, ачаб тасаввuri нодуруст ҳоҳем дошт. Албатта, бояд фаромӯш накунем, ки гуфтаанд: «Мусулмонӣ — ба шикамсерӣ». Алҳақ, бо мардуми ғурунаву бараҳна ва бесарпаноҳ қаср олии маънавияту маданият барпо кардан аз орзуҳои муҳол аст. Лекин масъалаи маънавияту ахлоқ, мактабу маориф, илм ва маданияту санъат, ки нахустунсури ҳамаи онҳо забони модарист, низ аз муҳимтариҳи ҷузъҳои таркиби бозсозии инқилобии мост. Бозсозиро бе инҳо тасаввур кардан имкон надорад.

Бесабаб нест, ки масъалаи забони миллӣ дар ҳамаи республикаҳо аз аввали бозсозӣ дар маркази диққат қарор гирифт. Поймол шудани адолати иҷтимоӣ ва дар ҳамаи барномаҳои иқтисолӣ ва иҷтимоиву сиёсӣ беътибор мондани масъалаҳои инқишифи маънавии чамъият зиёдтар аз ҳама ба вазъи забони миллӣ таъсири ҳаробкоре расондааст. Қабули як хучҷати қонунгузории пухтаву мукаммале оид ба мақоми давлатии забони тоҷикӣ ва сабитқадамона амалӣ кардани он аввалин ҷунин маъний ҳоҳад дошт, ки дар роҳи устувор кардани адолати иҷтимоӣ комгории муҳимме ба даст омадааст. Химоятномаи забони миллӣ ҳимоятномаи адолати иҷтимоӣ ҳоҳад буд.

Забони модарӣ аз муҳимтариҳи омилҳо дар ҳудшиносии иҷтимоиву таъриҳист. Инҷунин ҳоло ақидае ҳар чӣ бештар устуворӣ мейёбад, ки ҳудоҳои миллӣ, агар ҳудро аз ҳавобаландӣ ва ҳудписандиву ҳудситоии миллӣ дур дошта тавонад ва аз биниши танқидӣ маҳрум намонад, ба сари ҳуд як қувван фаъол, қувваи бунъёдкору эҷодкорест. Навсозӣ бидуни иштироки ҷунин қуввае тасаввурпазир нест.

1989

ЧАНБАИ МИЛЛӢ БА САРИ ҲУД АРЗИШ ДОРАД

Мубоҳисаҳои сари забони давлатӣ дар республикаҳо хеле тезу тунд идома доранд. Мақоми давлатӣ додан ба забони миллӣ муқобилии саҳте ба миён овард. Дар навиштаҳои матбуоти баъзе республикаҳо калимаҳои «миллатгарӣ» ва «маллатҷӣ» зуд-зуд ба ҷашм меҳуранд. Ҳайрият ки ин калимаҳо ҳоло бе сифати «буржуазӣ» ба кор мераванд, яъне на ба он тарз ки дар вакташ буд, vale ба ҳар ҳол ба ҳамон қатъият, ки дар вакташ диде будем, ба ҳамон ҳоҳиши фош кардани онҳое, ки гӯё ба дӯстиву ягонагии ҳалқҳои мо, ба принципҳои интернационализми социалистӣ сүиқасд оварданд, корбаст мешаванд. Ҷун «соҳибони сүиқасд» онҳое дар назаранд, ки ақида доранд як забон — забони он ҳалқ, ки номи республика аз номи вай гирифта шудааст, бояд забони давлатии республика бошад. Ҳар

Аз дигар кима пешкашонем, азаб
Дар Ко мазмун зар «РСС»
дар борз менамо дози хои
ли бөрс чикчи (Ко нот.)

еши масъала
ст, ки агар
ишиш науки
бо мар
масъия
данияти
менамо из боз
», 4 марта 1989).

а фикру нияти якдигар, дар рохи сар
яти масъала кам аст. Як гувохи ин ҳа
шанбе, ки барои забони тоҷикий мақоми дав
шуд, ки масъалаҳое аз қабили масъалаи забон
муносабате надоранд» (рӯзномаи «Коммунист Тад
», 4 марта 1989). Он гоҳ боз изҳор гардид, ки «проб
расоси республика проблема озуқа, манзил ва монан
ост». Яъне вазифаҳои мо бо соҳаи моддиёт ва ҳочагӣ, тан
о истехсолу истеъмол маҳдуд будаанд. Яъне аз соҳаи маъ
вию миллӣ ҷои гап нест — охир аз маънавияту миллият ши
кама касе сер ва тани касе пӯшида наҳоҳад буд! И淨ро ба мо
ҳангоме гуфтанд, ки сухан аз ҳастиву нестии забони тоҷикий,
аз ин нахустунсурӣ мавҷудияти миллат меравад!

Аммо «андешаҳои» зерин, ки ба муносабати масъалаи заб
они давлатии республика дар рӯзномаи «Советская Молда
вия» 29 апрели с. 1989 пайдо шуд, боз ҳам «нозуктар» аст:

«Дар Ғарб ҳама қувваро дар як мушти техникий — дар муш
ти ягонае, ки масъалаҳои умумииинсонии экологӣ, қайҳонӣ, иҷ
тимоиро ҳал карда тавонад, ҷамъ меоранд. Дар он ҷо (ва ин
комилан фикри шаҳсии ман аст) принципи лениниро (дик
қат кунед дар Ғарб принципи лениниро! — М. Ш.) истифода
мекунанд, ки вазъи иқтисодӣ барои кишваре ва минтақае заб
он интихоб менамояд, забоне муайян мекунад, ки барои му
носабатҳои умумии тиҷоратӣ қулайтар бошад. Мо баръакс амал
мекунем. Мо қӯшиш мекунем, ки масъалаҳоро миёни «аморат
чаҳо», ки аз рӯи нишонаҳои миллӣ барпо шудаанд, пораву
пароканда созем».

Мутаассифона, ин «фикри шаҳсии» муаллиф фикрест, ки
холо моҳиятан хеле ҳавоҳоҳон дорад. Ин ақидаи ҳазорон ҳа
зор бурократҳои ашаддӣ ва технократҳои берӯҳ аст, ки ҳозиранд
ҳалкҳоеро ва забону маданияти онҳоро ба хотири «як мушти
ягона» ва «муносабатҳои умумӣ» курбон кунанд. Ин мардум
барои муҳофизати худ ҳатто В. И. Ленинро шафेय меоранд.
Аммо В. И. Ленин дар бораи забони ҳалқҳои советӣ ҷизи дигаре
гуфта буд. Он гуфтаи ўро, ки ба соли 1922 тааллук до
рад, боз ба ёд меорем: «Дар бобати истифодаи забони миллӣ
дар республикаҳои дигар миллатҳо, ки ба ҳайати иттифоқи

та гарму ҷӯшон ба ҳимояи худ ме
ани онҳо гуноҳи экстремизм гу
за «экстремист» истилоҳоти на
Дуруст аст, ки акнун бисёр
аз «ярликҳои сиёсии пешта
летарсанд. Бо вуҷуди ин, шид
л, бегумон, ҳавфи бисёре бо худ

и шиддати вазъият ин аст, ки қӯши
а фикру нияти якдигар, дар рохи сар
яти масъала кам аст. Як гувохи ин ҳа
шанбе, ки барои забони тоҷикий мақоми дав
шуд, — дафъатан баъди ин намоиш аз пояи

муносабате надоранд» (рӯзномаи «Коммунист Тад
», 4 марта 1989).

Он гоҳ боз изҳор гардид, ки «проб
расоси республика проблема озуқа, манзил ва монан
ост». Яъне вазифаҳои мо бо соҳаи моддиёт ва ҳочагӣ, тан

о истехсолу истеъмол маҳдуд будаанд. Яъне аз соҳаи маъ
вию миллӣ ҷои гап нест — охир аз маънавияту миллият ши
кама касе сер ва тани касе пӯшида наҳоҳад буд! И淨ро ба мо
ҳангоме гуфтанд, ки сухан аз ҳастиву нестии забони тоҷикий,
аз ин нахустунсурӣ мавҷудияти миллат меравад!

Аммо «андешаҳои» зерин, ки ба муносабати масъалаи заб
они давлатии республика дар рӯзномаи «Советская Молда
вия» 29 апрели с. 1989 пайдо шуд, боз ҳам «нозуктар» аст:

«Дар Ғарб ҳама қувваро дар як мушти техникий — дар муш
ти ягонае, ки масъалаҳои умумииинсонии экологӣ, қайҳонӣ, иҷ
тимоиро ҳал карда тавонад, ҷамъ меоранд. Дар он ҷо (ва ин
комилан фикри шаҳсии ман аст) принципи лениниро (дик
қат кунед дар Ғарб принципи лениниро! — М. Ш.) истифода
мекунанд, ки вазъи иқтисодӣ барои кишваре ва минтақае заб
он интихоб менамояд, забоне муайян мекунад, ки барои му
носабатҳои умумии тиҷоратӣ қулайтар бошад. Мо баръакс амал
мекунем. Мо қӯшиш мекунем, ки масъалаҳоро миёни «аморат
чаҳо», ки аз рӯи нишонаҳои миллӣ барпо шудаанд, пораву
пароканда созем».

Мутаассифона, ин «фикри шаҳсии» муаллиф фикрест, ки
холо моҳиятан хеле ҳавоҳоҳон дорад. Ин ақидаи ҳазорон ҳа
зор бурократҳои ашаддӣ ва технократҳои берӯҳ аст, ки ҳозиранд
ҳалкҳоеро ва забону маданияти онҳоро ба хотири «як мушти
ягона» ва «муносабатҳои умумӣ» курбон кунанд. Ин мардум
барои муҳофизати худ ҳатто В. И. Ленинро шафёв меоранд.
Аммо В. И. Ленин дар бораи забони ҳалқҳои советӣ ҷизи дигаре
гуфта буд. Он гуфтаи ўро, ки ба соли 1922 тааллук до
рад, боз ба ёд меорем: «Дар бобати истифодаи забони миллӣ
дар республикаҳои дигар миллатҳо, ки ба ҳайати иттифоқи

мо дохил ҳастанд, қоидаҳои саҳт чорӣ кардан ва ин қоидаҳоро махсусан бо диққат тафтиш намудан лозим аст. Шубҳае нест, ки,— таъкид кардааст В. И. Ленин,— бо баҳонаи як будани хизмати роҳи оҳан, бо баҳонаи як будани идораи андозчинӣ ва ҳоказо дар мо, дар сурати мавҷудияти аппарати ҳозира як туда сунистъемолҳои соғ русӣ рӯй додан мегирад. Барои муборизаи зидди ин сунистъемолҳо печонии махсусе лозим аст, аммо дар бораи самимияти махсуси онҳое, ки ин муборизаро ба зимма мегиранд, ҷои гап нест» (Асарҳо, ч. 36, сах. 629 — 630).

Чунонки мебинем, В. И. Ленин возехан ва дақиқан муайян карда буд, ки дастгоҳи девонсолорӣ (аппарати бурократӣ) сунистъемолҳои худро дар ҳаққи забони миллӣ бо чӣ баҳонаҳое сафед ҳоҳад кард: баҳонаи ў «ягонагӣ», «умумият» ва монанди инҳост, ки воқеан бо ягонагии интернационалии ҳалқҳо умумият ва назикие надорад. Дар ҳақиқат, ҳамаи ҳалқҳои мо аз «ягонагии» иқтисодии комплексӣ ва фармонфармоиву бурократӣ, ки амиқан хилоғи гуманизм аст, аз марказиятҳоии қулӣ хеле зарар диданд. Аз ин рӯ, имрӯз мубориза дар роҳи ҳимояи забони миллӣ, маданияти миллӣ, ҳастии миллӣ, муборизае, ки В. И. Ленин аз ўҳдадорони он «печонии махсусе» ва «самиимияти махсусе» ҳоҳон буд, ҳақиқатан аҳамияти таъриҳӣ пайдо кардааст.

Оре, мунозираву муноқиша дар республикаҳо то рафт тунду тез мешавад, аммо матбуоти марказ инро нодида мегирад, чунон вонамудан меҳоҳад, ки чизе, ки сазовори диққат бошад, рӯй надодааст. Ё ин ки бо андак «ҳамовозии» хушке, ки боди сарди бетафовутӣ аз он мевазад, қаноат меварзад (шарҳу эзоҳи ҳуқуқшиносон дар рузномаи «Известия» чунин буд). Забоншиносону социолингвистҳои Маскав ҳам барои ҳалли масъалаи душвори мавриди баҳс ба мақсади дasti ёрӣ дароз кардан шитоб надоранд.

Инҳоят, 19 апрели соли 1989 дар ҳафтаномаи «Литературная газета» (№16) фикри олимони Институти забоншиносии АИ СССР пайдо шуд, ки дар мақолае ба номи «Воқеяти дузабонӣ» баён гардидааст. Аз муқаддимаи идораи ҳафтанома маълум мегардад, ки ҳангоми гуфтани ҷавоби номаҳои хонандагон «барои баланд бурдани савияи объективияти илмӣ» ба мутахассисони Институти забоншиносӣ муроҷиат кардаанд. Бо таассуф бояд гӯем, ки аз ҷавобҳои ин олимон ҳам як сардии бепарвой ба рӯй мезанад, асаре аз манфиатмандии гарму чӯшон, аз қушиши амиқтар намоён кардани моҳияти масъалаҳое, ки дар гирди забони давлатӣ пайдо шудаанд, ба назар намерасад. Баёнгари фикри он мутахассисон Конст. Қатанян ба сабабе, ки комилан номафҳум аст, забони юқагириро асос гирифта ва андоза қарор дода, гаштаву баргашта ба ҳоли он рӯ меорад ва аз аввал дар миёни ғаномандиву рангомезихои қуллии забони ҳалқҳои СССР самтнаморо гум мекунад. Вай

ақида дорад, ки «хоҳиши ба ҳам баробар кардани ҳуқуки шаҳрвандҳо (гражданҳо) ва ҳуқуки забонҳо хаёлест (утопия аст) ва кӯшишеро ба ёд меорад, ки картошкаю помидорро пайванҷ кардан хостанд, то ки ҳам шоху барг ва ҳам решаш кобили хурдан бошад», — мегӯяд у. Чунин ақида, чунин ифодаи лоуболони он, ки барои инсон, барои ҳалқҳоу забонҳо дашномомез аст, аз якумин бандҳои мақола ҳама дарҳои ибодатгоҳи илми шинохти забонро, ки аз он дар роҳи душворе дуои хайр ва илҳом умед кардан мумкин аст, ба рӯи мо саҳт мебандад.

Мутахассисони Инситути забоншиносӣ ачаб далелу бурҷоне меоранд! Инак, як далели онҳо барои исботи ин, ки забонҳо миллий сазовори пояи давлатӣ нестанд: «Охир, ба хотири касе намеояд, ки, масалан, забони юқагириро забони давлатӣ эълон намояд», зеро аз рӯи мантиқи сухани он забоншиносон, агар юқагириро забони давлатӣ эълон кунем, гӯё лозим меояд, ки ба ин забон «ба ҳаҷми баробар дар Телевизиони марказӣ ва Радиои умуми Иттифоқ барнома ҷорӣ созем». Ачабо, чунин фикре дар сари муаллифон аз кучо пайдо шуда бошад? Охир, ҳеч гоҳ масъалае пеш гузошта нашуда буд, ки ба забони давлатии республикаҳо дар радио телевизиони Маскав барномаҳое бояд бошад ё ки дар мактабҳои олии Маскав ба ин забонҳо дарс гуфтан даркор аст. Касе чунин таклифе пеш наовардааст. Ва ҳол он ки агар фарзан чунин такиф мекарданд ҳам, дурусттар андеша кардан меарзад, ки шояд асосе дошта бошад. Дар ҳақиқат, чаро, масалан, фақат радиостанцияҳои «Озодӣ», «Садои Амрико» ва ғайра ба забони ҳалқҳои ССРР барнома доранд? Агар Осиёи Миёнро гирен, ду барномаи Телевизиони марказиро пурра тамошо мекунад. Ин тамошо соати бисёреро ташкил менамояд. Ва ҳол он ки барномаҳои тоҷикии телевизионӣ андак муддате давом мейбанд: фақат нимаи вақти барномаҳои республикавиро ишғол кардаанду бас. Ин аст, ки фақат нисфи яке аз се барнома, яъне ҳаматӣ камтар аз шашъяки барномаҳои телевизионие, ки дар Тоҷикистон пахш мешаванд, ба забони тоҷикист! Ин магар дуруст аст?! Находки дар ин маврид ҳам «баробар кардани ҳуқуки забонҳо хаёлест»?

Таносуб дар бисёр соҳаҳои зиндагӣ аз ин ҳам камтар ба фоидай ҷанбаи миллист, аксаран ба кулӣ ба фоидай он нест. Модомки таносубҳо чунинанд, ҳам дар зиндагӣ, ҳам дар забон ҳам дар маданият қонунмандиҳои муайянэ ба амал медароянд, ки бар зарари ҳама хусусиятҳои миллист. Аз ҷумла чунин қонунмандиҳо амал ҳоҳанд кард, ки ҷунонки Конст. Катанян аз номи мутахассисон гуфтааст, «моро бо ҳавфи бемиллатии ҳамагонӣ (денационализации умумӣ) бевосита рӯ ба рӯ оварданд». Муаллиф пас аз қалимаи «денационализация» дар миёни қавс чунин тасҳҳо додааст: «вале ин ба ҳеч ваҷҳ рус қунонидан нест (ҷунонки баъзеҳо ақида доранд), зеро ба ҳамин дараҷа үнсурҳои маданияти рус ҳам нобуд мешуд». Оре, би-

Сёр чизҳо ҳаст, ки ба маданияти рус ҳам ҳаробӣ меорад. Лекин бемиллатӣ дар районҳои миллӣ одатан маҳз ба рус кунонидан меорад. Чунончи, шароите, ки боиси надонистани забони модарӣ ё ба донистани он мегардад, асоси интишори забони русиро вусъат медиҳад, дар он ҷоҳо, ки колективи гуногуни миллиат ё шаҳри сермиллат ном доранд, рӯҳи русӣ ҳукмрон аст.

Қонуни мақоми давлатии забони миллӣ бояд чун омили пуркуvvате ба муқобили процесси ассимиляция амал қунад.

Процесҳои ассимиляциявиро як чизи табий ва ҳатмӣ донистан нашояд. Чунин процесҳо бояд берун аз қонун гузашта шаванд. Бозсозӣ ба сари роҳи ин процесҳо бояд монеаҳое гузорад, ки то ҳадди имкон бартарафношудани бошанд. Як вазифаи муҳим ба тартиб овардани муҳочирият — миграция мебошад, ки ба ҳаёт аз ҳад зиёд сар даровардааст ва дар роҳи худ ҳама ҳусусиятҳои миллиро нест мекунад. Албатта, ҳар яке аз мардумони советӣ дар ҳар яке аз гӯшаҳои мамлакат гӯё дар ҳонаи худ бояд бошад, вале набояд фаромӯш кард, ки меҳмон бояд иззати соҳиби ҳонаро нигоҳ дорад. Йи як принципи ба ниҳояти дараҷа одилона аст, ки ба тасаввуроти ҳама ҳалқҳо мувоғиқ меояд. Кор бояд ба он дараҷа нарасад, ки дар гӯшаҳои миллии ҳонаи умумии мо барои соҳибонаҳо ҷой намонад.

Йи аст, ки масъалаи ролу мавқеи ҷамъиятии забони миллӣ, масъалаи ин, ки мавқеи иҷтимоии онро қонунан устувор ва кафолати мавҷудияти онро таъмин намудан зарур аст, бо як идда масъалаҳои муносибати байни миллиатҳо вобастагӣ дорад.

Аппарати бурократӣ аз ҳамаи инҳо парво намекунад ва сабаби бепарвоии он ба мо маълум аст. Шукр, ҳоло медонем, ки бурократия чист. Лекин чун олимоне, боз ҳам олимони як институти марказӣ, ки одатан мо аз Республикаҳо ба сӯи онҳо ба ҷашми умед менигарем, кӯшиш доранд, ки монанди ҷанд соли ҷеш аз рӯи ҷиддитарин масъалаҳои иҷтимоиву сиёсӣ парда қашанд,— қамина аслو фаҳмида наметавонад, ки ин кӯшишҳо чӣ маънӣ дошта бошад. Чунин рафтори онҳо шояд фақат як маънӣ дорад: аз воқеяти объективӣ ҷашм пӯшида, масъала ҳал кардан меҳоҳанд.

Ман инро аз оҳанги беътиноӣ ва мағруронай онҳо ҳам эҳсос мекунам, аз ин ҳам мефаҳмам, ки ба ҳар яки мо ёдрас меоранд: фаромӯш накунед, ки оё забони шумо аз ҷумлаи забонҳоест, ки «бештар тараққӣ кардаанд, бештар эътибор доранд, бештар заруранд». Ман дар андеша мондам: мабодо ки забони тоҷикии ман — форсии оламшумуле, ки зиёда аз ҳазор сол умр дорад, аз тарафи Иститути забоншиносии АИ СССР ба сифати як «забони зарурӣ» эътироф нашавад ё ки забоне дониста шавад, ки «камтар зарур аст». Чунин пиндор чӣ оқибатҳое ҳоҳад дошт? Он гоҳ ки сарнавишти забонҳо муайян мешавад, чунин навъбандӣ, чунин тақсими ҳунсардони забонҳо

ба гурӯҳхое, ки гӯё бештар ё камтар заруранд, магар бехурмати нисбат ба муқаддасот нест?

Раҳбарони Институти забоншиносӣ бехуда дар ташвишанд, ки қонуни забон дар республикаҳо «фақат ба фондан як миллат» истифода хоҳад шуд. Албатта, ин аз эҳтимол дур нест. Аммо то ҷое ки ба камина маълум аст, тамоюли асосӣ анда-ке дигар аст.

Коркарди принципҳои қонуни забони давлатӣ дар республикаҳо ба сӯи муайян кардани меъёрҳои наве барон мағҳуми баробарии забонҳо равон аст. Меъёрҳои пештаре ҳоло ба кор намеоянд. Мо то ҳол баробарҳукукии забонҳоро чун баёноте эълон медоштем ва ин ҳол моро ба сари баробарии зоҳирӣ овард, аксаран баробарии вожӣ ба дараҷаи нестӣ расида буд. Чунин ба назар меояд, ки баробарии ҳақиқии забонҳо он гоҳ мұяссар хоҳад шуд, ки воқеияти объективии чигунагии мавҷу-дияти забонҳо ба назар гирифта шавад, мақоми қонунни ҳар забон дар ҳар ҷумҳурият мувофиқи мавқеи ҷамъияти он, му-вофиқи вазифаҳое, ки дар ҷомеа ба иҷро мерасонад, таъин гардад. Мөҳиятан маҳз чунин рафтор баробарии забонҳоро таъ-мин мекунад, чунки имкон медиҳад, ки ҳар забоне дар қалам-рави як ҷумҳурият ҳама вазифаҳои ҳудро озодона иҷро на-мояд ва дар айни замон ҳар забонро аз имконияти даъво кар-дан ба вазифаҳои забони дигаре маҳрум месозад.

Комилан ҳақ ба ҷониби олимони Институти забоншиносист, ки гуфтаанд: «Республика бо қабул кардани забони давлатӣ барои таъмини талаботи забони ақалнияти миллий, барои та-раккии маънавӣ, маданий, иҷтимоии онҳо, яъне барои тақдирӣ онҳо ҳама мастьулиятро ба зиммаи ҳуд мегирад». Оре, ин бояд яке аз принципҳои асосии қонун бошад.

Чунончи, агар забони тоҷикӣ забони давлатии РСС Тоҷи-кистон шавад, забони русӣ бояд дорои ҳама имконот бошад, ки дар ҳудуди ҷумҳурияти мо чун забони модарии як қисми аҳолӣ, чун як унсури принципи дузабонӣ, чун өоситаи муюши-рати байни миллатҳо (дар хоки Тоҷикистон — баробари забо-ни давлатӣ) ва муносибатҳои федералии республика озодона амал намояд. Дар лоҳиҳа Қонуни забони республика инчунин шаклҳои гуногуни амали забонҳои ӯзбекӣ, кирғизӣ туркманиӣ, бадаҳшонӣ, зарурати амали пурраи онҳо дар ҳар ҷо, ки эҳтиёҷ ҳаст ва ба ҳар шакл, ки мувофиқи матлаб аст, ба назар гириф-та шудааст.

Ақида дорем, ки ба чунин фикри олимони Институти забон-шиносӣ ва бисёр рафиконе аз республикаҳои гуногун, ки ба робитай забони давлатӣ ва дузабонӣ аҳамияти мутлақ нисбат медиҳанд, розӣ шудан мумкин нест. Забони давлатӣ ва дузабонӣ ду категория, ду мағҳумест, ки ҳар қадоме ба як соҳаи дигар даҳл дорад. Чунин гузориши маъсала, ки аксаран дида мешавад,— гӯё барои ин, ки дар ҷумҳурияте дузабонӣ ривоҷ ёбад, бояд ду забон — забони миллий ва русӣ мақоми давлатӣ

дошта бошад, ба назари ман, қобили қабул нест. Аз руи он чи дар Тоҷикистон кайҳо боз ба мушоҳид моеяд, бо дилпурӣ метавон гуфт, ки донистани забони русӣ сарфи назар аз статуси расмии он то рафт ҳоҳад афзуд, зоро забони русӣ ба ҳаёт дохил шудааст, эҳтиёчи ҷамъият ба забони русӣ то рафт зиёд мешавад, ҳусусан ҷавонон зарурати онро лоакал ҷун забони илму техника ҳар ҷи бештар дарк карда истодаанд. Ва ҳол он ки ҷун зарурати ҷамъияти ва иҷтимоиву маданин забоне дарк шуд, онро ҳоҳанд омӯҳт ва ҳоҳанд донист. Маҳз ҳаминро дар ҳаққи забони тоҷикӣ гуфта наметавонем. Баръакс ҳар ҷи бештар бовар ҳосил мешавад, ки забони тоҷикиро на-дониста кор ва зиндагӣ кардан имкон дорад. Бино бар ин дар Тоҷикистон маҳз забони тоҷикӣ бояд мақоми олии давлатӣ гирад, то ки ба кулӣ дигар кардани вазъи ҷамъияти он муясисар гардад ва барои мавҷудияти минбаъда он шароит ба вуҷуд ояд.

Оре, ҳоло зарурати ҳаётни забони русӣ дарк шудааст ва акнун вазифа ин аст, ки барои дарки амиқи зарурати ҳаётни забони миллӣ, барои ин, ки ин заруратро ҷи соҳибони забон ва ҷи атрофиёни онҳо дарк намоянд, шароит фароҳам овардан зарур аст.

Сиёсати соҳаи забон ҷи дар республикаҳо ва ҷи дар сатҳи умуми Иттифоқ бояд аз концепцияи нави диалектикаи ҷанбаи милливу байналмилалӣ бунъёд гирад. То ҳол барои фахмидани ҳамbastagии ҷанбаи милливу байналмилалӣ аз дуввумӣ ба сӯи якумӣ мерафтем ва моҳиятан ҷанбаи интернационализро ба ҷанбаи миллӣ мӯқобил мегузоштем. Дар натиҷа ҳам маънои ҷанбаи миллӣ ва ҳам ҷанбаи байналмилалӣ ва ҳам ягонагии онҳоро нодуруст фаҳм кардем. Акнун зарур аст, ки тартиби лозимаи рафти фикрро барқарор намоем: инсон ва шаҳс, ҳалқ ва миллат асоси ҳама асосҳоянд, маҳз ҳаминҳо бунъёди аслиянд, аммо интернационализм барои устуворию муттаҳидӣ, барои бузургтару пуркуvvattар шудани онҳо хизмат мекунад. Ҳалқҳову миллатҳо барои интернационализм зиндагӣ намекунанд, балки принципҳои гуманистии интернационализм барои манфиатҳои ҳаётни онҳо дар хидмат аст. Мавҷудияти миллии ҳақиқии одамвору арзишманд бидуни ягонагии интернационалиӣ имконпазир наҳоҳад буд, vale ғидуни ҷанбаи миллӣ ҷанбаи интернационалиӣ қатъан мавҷудият наҳоҳад дошт.

Пайванди ногусастани байналмилалӣ ва дӯстиву бародарӣ бунъёди маънавии ҳастиин ҳалқҳоро устувор мекунад ва аз ин рӯ ҳар ҳалқро ба сӯи ҳуд мекашад. Дӯстӣ як мағҳуми рештагӣ ва моҳиятист, яке аз арзишҳои асосии башарӣ ва андухтҳои таъриҳ аст.

Вале шакл вайрон кардани социализм арзиши олитарин фикрҳоеро ҳам шикаст, аз ҷумла мағҳуми дӯстии инсонҳо ва бародарии ҳалқҳоро низ ба беарзишӣ овард. Дар шарҳи маънои ин мағҳумҳо иҷтимоигарони дурушт — социологизми вул-

гар ва сиёсатгарои маҳз ғолиб омад, бо фаразкорӣ, бо ниятҳои дур аз гуманизм ва зиддиҳалқӣ истифода шудани он мағҳумҳо дар бисёр мавридҳо мазмуни аслии онҳоро вайрон намуд. Асосҳои милливу байнамилалии ҳастии халқҳо аз ин қаҷрафторӣ саҳт зарар ёфт.

Қонунҳои республикавии амали ҷамъиятии забонҳо, он ҳучҷати иттифоқие, ки дар бораи забони халқҳои ССР тайёр шуда истодааст, ба ақидаи камина, бояд ба устувор кардани решоҳон маънавии халқҳо, асосҳои миллии ҳаётӣ мӯ, ҳама ғаномандиву гуногуни рангомези зиндагӣ равона гардад ва аз ин роҳ мазмуни интернационалии ҳастии иҷтимоиву маънавии моро қувват дигад. Ин ҳучҷатҳои оид ба забони миллӣ бояд тамоюлотеро қонунан устувор намоянд, ки дар инкишофи давлати социалистӣ нав сар шудааст: вазифаҳои иҷтимоиву сиёсии давлатдории миллӣ бояд ҳар чи бештар ба вазифаҳои маънавӣ гузаранд, на танҳо асосҳои иҷтимоии иқтисодӣ ва моддӣ, балки поҳоҳои маънавии қобилияти ҳаётии миллатро фаро гиранд. Масалан, давлати миллии тоҷикон ҳоло аз ҳама пештар вазифае дар ӯҳда дорад, ки мавҷудияти минбаъдати миллати тоҷикро бояд таъмин намояд, барои устувор шудани поҳоҳои осебидан ҳастии вай, барои инкишофи муваффакиятомези забону маданияти ӯ замина тайёр кунад. Вазифаи асосии қонуни забон чи дар ҷумҳурият ва чи дар миқъёси Иттифоқ, ба назарам, ҳамин аст.

Қушиши рӯзафзуни миллатҳо дар роҳи муҳофизати худ, на танҳо дар роҳи мустаҳкам кардани решоҳо, балки инчунин барои нигаҳдошти асолати маънавию маданий миллӣ сазовори ин аст, ки аз намояндагони халқҳои дигар ҳусни фаҳмиш ва эҳтироми амиқ бинад. Эътирофи пурра ва бечунучарои ин, ки миллат барои мавҷудият, барои тараққии озодонаи пурсамар ҳақ дорад, воҷиб аст. Омодагии ҳамешаҳӣ барои фахмидани маънои ҳар чӣ, ки аз ҳоҳиши худмуҳофизатии миллатҳо ва худустувории ҳамаҷонибаи онҳо сар задааст, омили асосии роҳи иттиҳоди интернационалии халқҳост ва ҳусусан дар айёми моаҳамият пайдо кардааст.

Ҳоло концепцияи нави ҳамbastagии ҷанбаи милливу байнамилалӣ лозим аст, концепцияе даркор аст, ки ба муқаддас донистани манфиатҳои ҳаётии ҳар миллат ва ҳама чизе, ки воеан миллист, асос ёфта бошад. Мо моҳияти даҳшатомези мағкураи бенасабиро ҳанӯз ҷандон дарк накардаем. Ин мағкура солҳо дар шуури мо ҳукм ронда, бетафовутие нисбат ба оғозҳои маънавият ва муқаддасоти миллӣ ба вуҷуд овард ва як навъ интернационализми бенасабӣ, интернационализми бемиллият эҷод намуд. Чунин интернационализм моҳиятан ба инкори арзиши миллият асос ёфта буд.

Эътирофи хударзиши ҷанбаи миллӣ, эътирофи он ҳакиқат, ки ҳама миллиёти асил на танҳо ба сари худ арзише дорад, балки зиёда аз ин, шаҳснутуни бинои ягонагии халқҳост,

бояд бунёди фаҳмиши нави интернационализмо ташкил кунад. Ҷавҳари ҳама миллиёти асил дар забони миллӣ гирд омадааст. Пас аввало пояи забони миллиро устувор бояд кард. Он гоҳ пояи миллат устувор хоҳад буд. Пояи миллат устувор бошад, бунёди интернационализм мустаҳкамтар хоҳад гардид. Вагарна интернационализм аз кучо мерӯяд?

Дар яке аз моддаҳои лоиҳаи Қонуни забони РСС Тоҷикистон гуфта шудааст: «Коргузорӣ дар органҳои маҳаллии ҳокимиюти давлатӣ ва органҳои идорақории давлатӣ ба забони аксарияти аҳолии маҳал сурат мегирад». Моддаи дигаре чунин аст: «Дар он корхонаҳо, муассисаву ташкилотҳо, ки аксарияти кормандонашон тоҷикизабон нестанд, коргузорӣ ба забони русӣ ё дигар забони қобили қабул сурат меёбад».

Маъни ин ду модда он аст, ки агар дар маҳалле аксарияти аҳолӣ ўзбек ё рус бошад (чунончи, дар Нову Пролетар ва Ҷаллов), ё дар корхонае аксарияти ҳайати колективи меҳнатиро мардуме ташкил кунанд, ки тоҷикизабон нестанд (масалан, бисёр коллективҳои шаҳри Душанбе), коргузории расмии хаттиву даҳанакии онҳо на ба забони давлатӣ, балки ба забони он аксарият, яъне ба забони ўзбекӣ ё русӣ ва ё забони дигаре сурат хоҳад гирифт. Бегумон, ин як талаби ҳаққонист, ки аз рӯи инсоғ, аз рӯи принципҳои демократия ба миён омадааст, асосҳои миллию интернационалии зиндагии моро кувват медиҳад.

Вале ин моддаҳо ҷиҳати дигаре ҳам доранд. Аз мантиқи онҳо бармеояд, ки дар Душанбе забони русӣ мавкеи асосӣ хоҳад дошт, чунки ҳоло ин ҷо дар аксарияти идораҳонаҳои маъмурӣ ва муассисаҳои илму маданият, дар истеҳсолот асосан русизабонҳо кор мекунад. Пас дар ин ҷоҳо забони тоҷикӣ ба сифати забони расмии корроҳ наҳоҳад ёфт. Ин гап чунин маънидорад, ки боз ҳам дар пойтаҳти республика забони тоҷикӣ чун як нишонаи давлатдорӣ вуҷуд наҳоҳад дошт, факат дар синфҳои мактаб ва баъзе идораҳонаҳои матбуоту нашриёт, яъне танҳо дар баъзе муассисаҳои маорифу маданият маҳдуд хоҳад буд. Гӯё танҳо баъзе қисмҳои шаҳри Душанбе як навъ худмухтории маданий доранду бас. Магар ба чунин вазъият роzi шудан мумкин аст? Ҳаргиз не.

Охир. Душанбе пойтаҳти ҷумҳурият, яъне маркази асосии сиёсӣ, иқтисодӣ ва маданияи мост. Ва ҳол он ки маркази асосии маданияти ҳалқе одатан равиши асосии инкишофи маданияти ў ва мазмуни замонии онро муайян мекунад ва аз ҷумла нормаҳои забони адабиро ташаккул медиҳад. Пас, агар забони тоҷикӣ дар Душанбе танҳо дар ҷорӯрӣ ҷонад, пойтаҳти мо он вазифаҳои бузурги худро дар роҳи тараққии забону маданияти тоҷик иҷро карда наметавонад. Пас, Душанбе маркази маданият, маркази инкишофи забони адабии тоҷикӣ наҳоҳад буд.

Аз ин ҷо хулосае бармеояд, ки агар ҳукми он ду модда ба

Душанбе чорӣ шавад, ба манфиатҳои миллӣ хилоф ҳоҳад омад. Ва ҳол он ки ҳар чӣ хилофи манфиатҳои миллӣ бошад, хилочи принципҳои интернационалисти ҳоҳад буд. Дар ин маврид меъёри интернационализмо аз меъёри миллиёт бояд гирифт. Дар маркази маданияти мо ба ҳеч расидани мавкеи забони тоҷикӣ ё маҳдуд шудани он ба манфиатҳои миллии дигар ҳалқҳо, ки намояндагони онҳо дар Душанбе зиндагӣ мекунанд, хизмат наҳоҳад кард, балки баръакс, норозигие ба миён оварда, байни ҳалқҳо низоъ ҳоҳад андоҳт. Алҳак, андаке аз назар дур мондани манфиатҳои миллӣ ҳатман принципҳои интернационализмо бар бол медиҳад.

Ба ин сабаб, лозим меояд, ки аз он ду моддаи лоиҳаи Қонуни забони РСС Тоҷикистон шаҳри Душанбери истисно қунем. Мо тамоман тарафдори колективи Институти политехники ва баъзе рафиқони дигар ҳастем, ки ҳангоми муҳокимаи лоиҳа дар пойтахи Тоҷикистон ба забони давлатӣ, яъне ба тоҷикӣ анҷом ёфтани коргузориро зарур донистаанд. Ин кор, албатта, ба манфиатҳои шаҳсии он қисми аҳолии шаҳр, ки забони тоҷикиро ҳанӯз намедонанд, зарар меорад, валие азбаски ба манфиатҳои миллии ҳалқҳо зид нест, ҷоиз аст. Пас аз андак муддат, ки онҳо забони тоҷикиро омӯҳтанд, ин зиддияти миёни манфиатҳои шаҳсӣ ва миллий нест мешавад.

Оре, зарур бувад, раво бувад. Он ҷо, ки зарур аст, ба хотири мақсадҳои байналмилалӣ аз баҳри баъзе манфиатҳои шаҳсӣ ва миллий гузаштан лозим меояд. Манфиатҳои маҳдуду ноҷизи шаҳсӣ ва ҳатто баъзе дарҳостҳои миллий ба ҳеч ваҷҳ бояд монеи мақсадҳои олии башарии байналмилалӣ наоянд, лекин манфиатҳои бузурги интернационалий бояд ҷунон ташаккул дода шаванд, ки ягон манфиати ҷиддии миллиро ба онҳо курбон кардан лозим Nagarداد. Ба ҳам созвор овардани манфиатҳои миллий ва байналмилалӣ шарти ҳатмии ҳамзистии бародаронаи ҳалқҳост. Таносуби ҷузъу кул зарур аст. Аз байн афтодани ҷузъе баробариву ҳамвазниро аз миён мебарад.

‘989

СЕҲРИ СУХАНИ МОДАРИ

Чунонки ҳабар дода будем, моҳи октябрь дар Душанбе анҷумани муассисони Бунъёди забони тоҷикӣ баргузор гардид. Яке аз гузеришгарони асосӣ дар ин анҷуман М. Ш. Шукуров буд. Муҳбири ТоҷикТА Владимир Фомин бо ӯ мулоқот намуд ва илтимос кард, ки аз процессҳо, ки дар ҷумҳурият ҷараён доранд, ҳикоят кунад.

— Дар ин анҷуман оинномаи созмони забони тоҷикӣ тасдиқ гардид, шоибу публицисти машҳур, сармуҳаррири моҳномаи «Садои Шарқ» Лоики Шералий раиси ин ҷамъият интихоб шуд.

Буньёди забон барои чопи қитобҳои тэчикӣ, барои тайёр намудани программаҳои нави мактаби миёна, ки асосан пеш аз ҷанг тартиб дода шуда буданд ва ҳоло кухна шудаанд, ёрмандӣ мекунад.

Наметавонам аз шарҳу эзоҳе дар бораи программан мактаб худдорӣ кунам. Дарси забони тоҷикӣ шояд бештар аз ҳамаи дигар дарсҳо дилгириовар аст. Мақсад аз ин дарс асосан аз бар кардани қоидроҳост. Аз синфи як то синфи ҳашт асосан грамматика меҳонанд. Ҳатмкунандагони мактаби миёнаро дар институт ҳам асёсан ҳамин грамматикаҳои интизор аст. Фароригири эҷодкоронаи забон ҳанӯз расм нашудааст. Аз ин рӯ, чи мазмуни программа ва чи усули таълим бояд ба кулӣ дигар шавад.

— Барои ба вучуд овардани усули нави таълим асосан қадом муассисаҳои илмӣ кор мекунанд?

— Ҳоло асосан Институти тадқиқоти илми педагогӣ тартиб додани программаю қитобҳои дарсӣ ва адабиёти онд ба усули таълимиро дар ўҳда дорад. Вале ҳайати кормандони илми он камқувват аст. Ин бештар вобаста ба эн аст, ки кормандони институт моҳонаи ноҷизе мегиранд. Институт мутаҳассисони хуберо ба кор гирифта наметавонад.

Ва ҳол он ки доираи фаъолият дар ин арса хеле фароҳ аст.

Концепцияи нави маълумоти миёна ба муҳокимаи аҳли ҷамъият гузошта шуд, ки дар ҳақиқат аз бисёр ҷиҳатҳо сазовори гуфтушуниди ҷиддист. Тасодуф нест, ки мутавозеан концепцияи мактаби миллии тоҷикӣ ба вучуд меояд. Барои ин кор асоси ҷиддии методологӣ лозим аст.

— Оё дар анҷуман барои ба вучуд овардани асоси методологии кор маслиҳатҳои конкрете пешниҳод шуданд?

— Мутаассифона, ба ин масъала даҳл накардем. Дигар масъалаи дарднок — масъалаи Бухорову Самарқанд дар маркази дикқат буд. Як рӯз пеш аз ин, яъне 13 октябрь дар стадиони «Спартак» митинге барпо гардид, ки ба ҳамин масъала бахшида шуда буд. Намояндагони Самарқанду Бухоро дар анҷумани Буньёди забон ҳам фаълони ширкат варзишанд. Шояд як сабаб ҳамин буд, ки қариб тамоми анҷуман дар сарн масъалаи ин ду шаҳр марказият ёфт.

— Ба фикри шумо, қадом масъала бояд дар ҷойгоҳи аввал бошад: масъалаи инкишофи забон дар ҷумҳурият ё масъалаи Бухорову Самарқанд?

— Ба назарам, ин ду масъала дар соҳаи маданият саҳт ҳамбастаи якдигаранд. Онҳо ҳар қадоме масъалаи алоҳида мебошанд, вале барои ҳалқи тоҷик ҳар ду ба як дараҷа аҳамият доранд. Ҳусусан дар давраи ҳозира аҳамияти ин ду баробар аст.

— Агар «аҳамияти ин ду баробар аст», агар дар анҷуман асосан аз масъалаи забон ва дигар масъалаҳои маданияти то-

Чикони Бухорову Самарқанд сухан рафта бошад, маълум мешавад, ки гуфтугузори оиди ин ду шаҳр муҳимтар аст?

— Моҳиятан кор чунин сурат гирифт. Вале ба ҳар ҳол аз ҳама пеш оинномаи Бунъёди забон бояд муҳокима мешуд. Афсус ки ин масъала гӯё ба ҷойгоҳи дуввум гузашт.

Чун масъалаи Бухорову Самарқандро даҳл кардаем, бояд гӯем, ки аз лиҳози забон ин масъала дар ҳақиқат муҳим аст. Чунонки медонем, забони адабии тоҷикӣ дар садаи IX дар Бухоро ташаккул ёфт. Адабиёти классикии форсиву тоҷикӣ низ ҳамон вақт дар эн ҷо шакл гирифт. Лаҳҷаи ин шаҳрҳо дар муддати ҳазор сол яке аз сарчашмаҳои асосии инкишофи забони адабии форсии тоҷикӣ буд. Дар замони мо демократӣ шудани забони адабии тоҷикӣ ҳам бештар ба лаҳҷаи Бухорову Самарқанд такъя дошт. Лозим аст, ки ин шаҳрҳо минбаъд ҳам дар тараққии забону маданияти тоҷикон фаъолона саҳм бигиранд.

— Агар баъзе мутахассисони хуби ҳочагии ҳалқ, ки аз ҷумлаи таҳҷоиён ва тоҷикизабонон нестанд, гоҳ аз димоғсӯхтагӣ ё аз ин, ки ба баъзе гуфтугузорҳо, ҳатто овозаҳои бемаъни бовар караанд, аз ҷумҳурият рафта истодаанд, пас равшанфирони ҷумҳурият ба ин ҳол чӣ назаре доранд?

— Ин масъала хеле тунду тез баррасӣ шуда истодааст. Аз ҷумла мөҳи сентябрь дар рӯзномаи «Известия» навиштаи мухбири ин рӯзномаи А. Карпов ҷоп шуд, ки гӯё мутахассисони русизабон аз Тоҷикистон рафта истодаанд. Муаллифи он мақола аз республика рафтани чунин мутахассисонро бо он мубоҳисаҳои пуршӯр, ки пеш аз қабул шудани Қонуни забони РСС Тоҷикистон сурат гирифтанд, вобаста донистааст. Лекин чун маълумоти статистикаро тафтиш карданд, маълум шуд, ки ҳақиқати ҳол дигар аст. Эҳтимол баъзеҳо, як микдори каме дар ҳақиқат ба мунёсибати Қонуни забон раҳти сафар бастанд, вале ин масъала паҳлӯҳои гуногун дорад, масъалаи мурракабест; баъзе тоҷикон ҳам аз республика рафта истодаанд. Решай гап дар ин аст, ки ҷумҳурияти мо ҳоло ба бисёр душвориҳо иҷтимоӣу иқтисодӣ рӯ ба рӯ омадааст.

— Яъне шумо ақида доред, ки нисбат ба солҳои гузашта як процесси муқаррарии муҳочират ҷараён дорад?

— Бовар кунед, ки процесси муқаррарист. Инак, нахустин ҷамъбости рӯйхати имсолаи аҳолиро аз назар мегузаронем. Аз ин ҷамъбости пешакӣ ошкор мегардад, ки такрибан то соли 1979 аз РСФСР ба сӯи дигар ҷумҳуриятҳо муҳочираӣ мешуд. Баъд процес самти акс гирифт. Ҳатто чунин ҳусусияте ба назар мерасад: мардум на ба ноҳияҳои марказии Русия, балки ба ноҳияҳои дур аз марказ мекӯчанд. Яъне умуман як процесси нав, баъзе зуҳуроти тоза ба дид меояд. Ин гап чӣ маънидорад? Маълум аст, ки дар он ноҳияҳо шароити зиндагӣ дигар шудааст, ба мардум замин медиҳанд, имконоте фароҳам меоранд, ки мардум он сӯ бикиӯчанд, чунончи ба дехаҳои холи-

монда баргарданд, эн дэхажоро аз нав обод кунанд. Барои ин кор маблаги зиёде таъин шудааст. Ин як процесси табиист.

— **Бо вуҷуди он, дар бораи ин, ки равшанфирони қаламкаш, масалан, барои ошкор кардани заарҳои иқтисодии аз ҷумҳурият кӯч бардоштани мутахассисон ёб ба дараҷаи коғӣ ҷидду ҷаҳд доранд, назари шумо чист?**

— Бегумон, ҳоло ҷидду ҷаҳди онҳо ғайри қаноатбахш аст. Ба ақидаи камина, ҳар чӣ лэзим аст, бояд биқунем, то ки, масалан, аҳолии русизабон имкон дошта бошад, ки дар ҷумҳурияти мо монад, Қонуни забон ба ҳаёти иқтисодии ҷумҳурият таъсири манғӣ нарасонад. Яъне ҳар чӣ лозим аст, бояд биқунем, ки мардум забон донанд. ҳар ҳоҳишманде имкон дошта бошад, ки забони тоҷикӣ омӯзанд.

Мо ҳоло аз амалий кардани ин мақсад дурем: китоби дарсӣ, омӯзгор, курси маҳсус кам дорем. Ҳэло усулҳои нави омузиши забон, ҷунончи забономӯзии босуръат пайдо шудааст. Ин усулҳоро аз худ кардан зарур аст.

Масъалаи мутахассисон дар шароити мо аз муҳимтарин масъалаҳост. Агар ҷанбаи миллии онро санҷидан хоҳем, бояд бигӯем, ки ҳоло мутахассисони тоҷик ҳеле каманд. Ҷандин сол истгоҳи электрикии обии Норакро соҳтем, акнун Рӯғун сар афрохта истодааст. Ибратори ӯз ҳоҳад буд бубинем, ки, масалан, он мутахассисон, ки Норакро бино карданд, ҳоло кучоянд ва чӣ шугле доранд? Ва дар муддати бино шудани Норак чӣ миқдор кормандони баландиҳтисоси миллӣ тайёр кардем? Ҷаро дар соҳтмонҳову корхонаҳои бузурги республика қариб тамоман аз тоҷикон қадрҳои баландиҳтисос тайёр намекунем? Соҳтмон дар ҷумҳурияти мо то рафт вусъат меёбад, вале мо ҳанӯз муентазири омадани мутахассисони тайёр аз дигар ноҳияҳо ҳастем. Имрӯз мутахассис дар сурате кӯч мебандад, ки дар ҷои дигаре ба ӯ пули бештар ва манзилгоҳи бехтар ваъда мекунанд. Модомки ҷунин аст, фардо республика ба ҳисоби ҳочагӣ гузорад, ҳоли мо чӣ мешавад? Мумкин аст, ки ба мутахассисони мӯз дар ҷоиҳои дигаре боз бештар пул ваъда диханд ва онҳо аз ҷумҳурияти мо кӯч бардоранд. Аз эҳтимол дур нест, ки бемутахассис монем. Не, қадри миллӣ лозим аст, мутахассисоне даркоранд, ки эҳтимоли аз республика рафтанашон камтар бошад.

Ин ҳам муҳим аст, ки барои ҷумҳурияти мо аз мактабҳои олии Москав чӣ қадар ҷои чудо мекунанд ва мо аз қадом мактабҳои олий ҷои талаб мекунем. Одатан ҷавонон ба ҷунин ҷойҳо бидуни озмуни умумӣ қабул мешаванд ва республика худ иҳтиёр дорад, ки ҳар киро ҳоҳад, фиристад. Аз ин ҷиҳат ҷунин масъала ҷолиб аст. На танҳо сифати тайёрии ҷавононе, ки барои таҳсил ба мактабҳои олии Москав ва дигар шаҳрҳо фиристода мешаванд, қаноатбахш нест, балки шумораи онҳо ҳам ҳеле кам аст. Бисёре аз онҳо, масалан, ба сабаби ин, ки барои таҳсили ба забони русӣ бад тайёр шудаанд, баъди соли

якум хона ба хона бармегарданد, аз душвориҳо тарсида, ба роҳи мактабгурезӣ медарзянд.

— Боз суоле ҳаст, ки ба рӯзноманигорон дахл дорад: агар шумо дар бораи зарапҳои иқтисодӣ, ки республика аз рафтани мутахассисон мебинад, мақола навиштан ҳоҳед, маълумоти даркорӣ ба даст овардан оё юсон аст?

— Медонам, ки душвор аст. Чунончи, он гоҳ, ки дар комиссияи Қонуни забон кэр мекардем, лозим омад, ки аз таносуби фоизи гурӯҳҳои миллии шаҳри Душанбе огоҳ бошем. Огоҳие зарур буд, ки дар Душанбе чӣ миқдор тоҷикон, узбекон, русҳо ва ғайра ҳастанд, зиёда аз ин, адади русизабонон чӣ қадар аст, зеро баъзе тоҷикон ҳам забони тоҷикиро намедонанд. Дар ин бора маълумоти дақiq лозим буд, то ки вазъият беҳтар ба назар гирифта шавад. Мэ ба Комитети давлатии статистика муроҷиат кардем, vale ҷавоби рад гирифтем. Маҷбур шудем, ки аз ин ҷиҳат бидуни оғоҳии пурра кор кунем. Ба даст оварданӣ дигар маълумоти зарурӣ низ чунин душвориҳо дорад.

— Биёд, ба масъалаҳои атрофи забон баргардем. Шумо, ки академик ҳастед, сё муқобилони илмӣ доред? Оё кассоне ҳастанд, ки дар бораи тамоюлоти инкишофи забон фикрҳое хиљофи ақидаҳои шумо доранд?

— Ҳоло дар забони мо процессҳои ацибе ҷараён ёфта истодааст. Ин равандҳо боиси баҳсу мунозираҳо мегарданд. Қамина ҳам ба баъзеи ин мубоҳисаҳо иштирок дорам. Мебинам, ки муқобилоне ҳам ҳастанд. Онҳо ҳанӯз ошкоро сухан сарнакардаанд. Чунончи дар Анҷумани Бунӯёди забон ба маърузанд қамина эрод нағирифтанд. Лекин ҳангоми танаффуси байнӣ маҷлисҳо мубоҳиса рӯй дэд. Ин гап чунин маънӣ дорад, ки ба ин қарибиҳо шояд дар саҳифаҳои матбуот баҳсе оғоз ёбад. Мубоҳисаи ҳамаҷонибае дар сари масъалаҳои забони адабии ҳозира ва маданияти сухан зиёда зарур аст. Банда ҳоло як мақолаи баҳсомез навиштаам, ки дар маҷаллаи оммавие ба чоп додан меҳоҳам. Ҷаро ба маҷаллаи оммавӣ? Чунки ин мақола, ба пинҷори қамина, бештар на ин ки аҳамияти илми, балки аҳамияти амалиро дэрост.

Бисёр тоҷикон солҳои охир ба Эрону Афғонистон сафар карданд. Онҳо эн ҷо ҷанд гоҳ кор карда забонро диданд, ки нисбат ба забони мо тоза аст, тамоман вайрон ва ифлос нашудааст. Онҳо мафтуни форсии Эрон ва дарии Афғонистон гардидаанд ва меҳоҳанд, ки форсии тоҷикӣ ҳам ба ҳамон асолату покизагӣ бошад. Ин ҳоҳишро табрик гуфтан лозим аст. Аммо, мутаассифона, баъзе аз ин рафиқон ба роҳи тақлиди маҳз ва нусхабардорӣ аз форсии Эрону дарии Афғонистон қадам гузоштаанд. Фаромӯш мекунанд, ки форсии тоҷикӣ яке аз шоҳаҳои забони форсист, ки маҳсусиятҳое дорад. Монанди он, ки забони адабиёти бадеии мо дар асрҳои миёна се сабк дошт — сабки ҳурросонӣ, сабки ирокӣ ва сабки ҳиндӣ — монанди ҳамин ҳоло забони адабии форсӣ ба ҳадди ақал дорои се

шоха мебошад ва яке аз онҳо форсии тоҷикист. Мо маҳсусиятҳои онро бояд нигоҳ дорем. Охир, форсии Мовароуннаҳру Ҳуросон дар тӯли асрҳо намунаи ибрати дигарон буд.

Имрӯз дар Осиёи Миёна (ва на танҳо дар ин минтақа) замоне фаро расидааст, ки масъалаҳои забон аҳамияти маҳсус пайдо кардаанд. Гоҳ ҳатто муносибату муомилаи шахсии мардумон вобаста ба он аст, ки дар масъалаи забон чӣ назаре доранд. Сехри сухани модарӣ қобил аст, ки дилҳои дарднокро дармон шавад ва шодмонӣ баҳшад, рӯҳафтодагонро шавқ диҳад ва боиси сарбаланди гардад, якдигарфаҳмии мардумро амиқтар барад ё, барьакс, мардумро аз ҳам дуртар дорад. Масалан, тоҷике забони модарии худро ҳар чӣ бехтар донад, аз як тараф, тоҷикияти худро бештар эҳсос ҳоҳад кард, аз ҷониби дигар, дили намояндагони дигар ҳалқҳо ва забони онҳоро дурусттар ҳоҳад фаҳмид ва эҳтиром ҳоҳад намуд.

Мехоҳам таъқид кунам, ки вакти тартиб додани як конуни умумиитифоқӣ, ки макому вазъи забонҳои милли, аз ҷумла забони русиро дар тамоми кишвари мо муайян кунад, кайҳо расидааст. Ҷандест, ки аз ин ҳусус сухан меравад, лекин ҳанӯз аз конун дарак нест.

Аз сӯи дигар, камина ақида дорам, ки агар забони русӣ макоми умумии давлатӣ гирад, аҳамияти он қонунҳои забон, ки дар ҷумҳуриятиҳои советӣ қабул шудаанд, ба ҳеч ҳоҳад расид. Тарси ман аз он аст, ки сар то сари мамлакати мо ба сифати забони расмии давлатӣ амал кардан забони русӣ, дар соҳаҳои гуногуни ҳаёт чун забони ҳатмӣ истифода шудани он боз ҳам боиси таназзули дигар забонҳои миллӣ, аз ҷумла забони тоҷикӣ ҳоҳад гардид. Ин ҳавф ҳавфи воқеист.

— Оё мумкин аст, ки дар ин ҳусус андаке ба тағсил изҳори ақида кунед?

— На дар материалҳои расмӣ, на дар навиштаҳои олимомни забоншинос сабабҳои зарурати як забони ҳатмии умумиитифоқӣ ҳанӯз эзоҳ наёфтааст. Узви вобастаи Академияи илмҳои СССР профессор В. М. Солнцев меѓӯяд, ки «агар забонҳои миллӣ дар ҳудуди ҷумҳуриятҳо мақоми давлатӣ доранд ё ҳоҳанд дошт, пас ҷаро бояд дар ҳудуди СССР як забони давлатӣ надошта бошем?» (Национально-языковые отношения в СССР: состояние и перспективы, М., 1989, саҳ. 20). Узви мубирии АИ СССР проф. О. Н. Трубачёв таъқид мекунад, ки забони русӣ «кайҳо боз дар тамоми мамлакати сермиллати мо забони умумии давлат аст» ва биноан «аз рӯи инсоф мебуд, ки ин вазъи воқеӣ бо конун устувор гардад» (ҳамон китоб, саҳ. 26). Не, ба факри мо, ин кор аз рӯи инсоф наҳоҳад буд. Бечиз нест, ки В. И. Ленин дар вақташ ба онҳо, ки забони русиро дар тамоми Русия ба мақоми давлатӣ бардоштани буанд, саҳт зид баромада гуфтааст: «Забони ҳатмии давлатӣ бо маҷбурият ва зурان ҷорӣ кардан алоқаманд аст» (Асаҳро, ҷ.

20, саҳ. 62). Ин фикри В. И. Ленин пас аз инқилоб ҳам дигар нашуда буд.

Дар ҳақиқат чун забони русӣ дар ҷанд даҳсолаи охир ҳукуки маҳсус пайдо кард ва ғайрирасмӣ бошад ҳам, аз дигар забонҳо болотар гузашта шуд, қадам ба қадам майдони амали дигар забонҳои миллиро танг кардан гирифт ва ба сари бисёр забонҳо ҳавфи даҳшатомезе омад. Агар имрӯз забони русиро расман ва қонунан бар сари забони дигар ҳалқҳои мамлакати мо гузорем, бешубҳа, ахволи забонҳои миллӣ бадтар ҳоҳад шуд.

Макоми забони русӣ дар қишивари мо ба куллӣ муайян ва хеле устувор аст. Зарур аст, ки минбаъд ҳам макоми он дар ҷомеа на аз гӯи маҷбурият ва қонунгузории ҳатми, ба зӯри, балки аз рӯи зарурат, ҳуд ба ҳуд, иҳтиёран устувор гардад. Ҳақ ба ҷониби проф. А. Н. Баскаков аст, ки гуфтааст: «Муҳимтар он аст, ки барои ин ки аз тарафи дигар ҳалқҳои СССР омӯхта шудани забони русӣ на вазифа, балки эҳтиёче бошад, ҳама имконот ба вучуд оварда шавад» (ҳамон китоб, саҳ. 50).

Пешниҳоди мо ин аст, ки забони русӣ дар қаламрави РСФСР бояд ба макоми забони давлатӣ расад. Лекин шояд аз рӯи инсоғ ҳоҳад буд, ки ҳукуки қонунии давлатии ҳатмии забони русӣ дар РСФСР ҳам на ба ҷумҳуриятҳои ҳудмуҳторе ба монанди Тотористон, Бошқирдистон, Дагестон ва ғайра, яъне на ба сарзамини дигар миллатҳо, балки ба он иттиҳодияҳои маъмурии миллӣ, ки аксарияти кулли аҳолии онҳо русҳоанд, ҷой шавад.

Принципи асосии қонуни умумииттифоқии забони ҳалқҳои СССР бояд ин бошад, ки ҳар забони миллӣ дар ватани таъриҳии ҳуд ба ҳукуки расмии маҳсусе соҳиб ҳоҳад буд ва ҳукуки маҳсуси он аз макоми ҷамъиятии воқеии он зиёдтар набояд бошад. Забони русӣ ҳам факат дар сарзамини аслии ҳуд дорои ҳукуки алоҳида аст, аммо дар дигар бахшҳои маъмурии мамлакати мо аз бартарии ҳукуқиву қонуни махрум буда, танҳо ба сифати як воситай муоширати байни миллатҳо, як омили устувор кардани иттиҳоди онҳо бояд амал намояд.

Чунин гузориши масъала ҳаргиз нишонаи инкори вазифаҳои умумидавлатии забони русӣ нест. Вазифаҳои умумидавлативу умумииттифоқии он аз баъзе ҷиҳатҳо дар Марказ маҳдуд буда, аз бисёр ҷиҳатҳо доираи васеи муносибатҳои расмии Федералии республикаҳо ва дигар иттиҳодияҳои миллии маъмуриро фаро мегирад. Чунин макоми расмии забони русӣ бояд дар Конституцияи СССР қайд гардад ва доираи вазифаҳои он дар қонуни умумииттифоқии забон муфассал баён ёбад. Барои ин, ки забони русӣ ба сифати сернуфустарин ва яке аз бузургтарин забонҳои қишивари мо дар ҳама ҷо вазифаҳои ҳудро озодона ва бемамоннат иҷро карда тавонад, замонати ҳукуқию қонуни устуворе лозим аст. Конституцияи СССР ва қонуни умумииттифоқии забон бояд чунин кафолату замонат дода, ма-

коми ҳамаи дигар забонҳоро дар қаламрави онҳо ҳамаҷониба таъин созад.

Танҳо дар ватани таъриҳӣ ва амалгоҳи асосии худ баъзе ҳукуқҳои маҳсусеро соҳиб будани ҳар забон, ба назари мо, принципи одилонаест ва ҳуқуқи дигар забонҳои сарзаминеро кам намекунад. Саҳт риоя шудани ин принцип чунин маъний дорад, ки, масалан, дар Тоҷикистон забони тоҷикӣ қонунан мақоми давлатӣ ёфта бошад ҳам, дар ноҳияҳои ўзбекнишини ин ҷумҳурият, чунончи дар Нов ва Пролетар дар ҳамаи соҳаҳои ҳаёти ҷамъияти — на танҳо дар муассисаҳои маорифу маданият, балки инчунин дар коргузории расмӣ бештар забони ўзбекӣ истифода мегардад. Аз Қонуни забони РСС Тоҷикистон бармеояд, ки забони расмии ин ноҳияҳо асосан забони ўзбекист ва забони давлатӣ бештар дар номанависии байни муассисаҳои ин ноҳия ва дигар ноҳияҳои республика ё ки маркази он ба кор меравад.

Қонуни забони РСС Тоҷикистон дар ноҳияҳои қирғизнишину туркманишини ҷумҳурияти мо низ ба забони қирғизиву туркмани чунин ҳуқуқ додааст. Дар шаҳрои Норак, Ҷалов ва дигар маҳалҳои Тоҷикистон, ки аксарияти аҳолӣ русизабонанд, дар расмият асосан забони русӣ амал меқунад. Мо инро айни инсофу адолат медонем.

Аз ин рӯ, айни инсофи иҷтимоист, ки дар вилояти Бӯҳоро, Самарқанд, Сурхондарё, Қашқадарё, дар баъзе ноҳияҳои вилояти Тошканд, Фарғона, Наманғон ва ғайраи РСС Узбекистон забони тоҷикӣ забони расмӣ бошад. Модомки дар вилояти Бӯҳоро зиёда аз 80 фоизи аҳолӣ тоҷиканд, оё аз рӯи инсоф аст, ки холо дар расмият — дар ҷорабинҳои партияви давлатӣ ва ҷамъияти, дар маҷлисҳо, лекцияҳонҳо ва сӯҳбатҳои илмию сиёсӣ, дар коргузории идорӣ, мурофиаи суд ва ҳоказо забони тоҷикӣ ҳаргиз истифода намешавад? Агар на маълумоти статистика, балки воқеияти ҳолро ба назар гирем, шумораи тоҷикон дар Ўзбекистон на камтар аз он аст, ки дар Тоҷикистон аст, аммо забони тоҷикӣ дар Ўзбекистон аз муомилоти расмӣ тамоман берун буда, факат дар мактаб (ва он ҳам дар сурате ки адади мактабҳои тоҷикӣ нисбат ба дараҷаи зарурӣ хеле кам аст) бокӣ мондааст ва акнун андак-андак, яъне хеле ба сустӣ ва камӣ дар матбуоти баъзе ноҳияҳо низ роҳ ёфта истодааст. Ин гап чунин маъний дорад, ки забони тоҷикӣ дар муддати ҳафтод сол дар як қисми қалони ватан таъриҳӣ ва майдони амалкарди имрӯзаи худ аз ҳуқуқи қонунӣ маҳрум аст. Ин ҳуқуқи онро барқарор кардан зарур аст.

Конституцияи давлати ҳуқуқбунёди советӣ, қонуни умумии-тифоқии забон бояд чунон бошад, ки ҳамаи имконоти ба тарзе поймол кардани ҳуқуқи забонҳои миллиро пешгирий кунад, дар роҳи нигаҳдошту муҳофизати забонҳои миллӣ ба сифати як силоҳи бурро хизмат адо намояд.

Сессияи Совети Олии РСС Тоҷикистон 22 июли соли ҷорӣ

Қонуни забонро қабул карда, забони точикиро дар ҳудуди республика забони давлатӣ эълон кард. Тамоми аҳолии республика ин воқеаи таърихири аз оинан нилгун дид, анҷоми не-ки онро бо хурсандӣ ва тантанай азиме пешвоз гирифтанд. Бο-карори сессияи Совети Олии республика рӯзи иду шодмонии умумиҳалқӣ — Рузи забони тоҷикӣ эълон шудани 22 июль ҳамин рӯҳияни ҳалқро ифода кард. Пас аз ин дар бисёре аз он муассисаву ташкилотҳои Душанбе, ки хизматчиёнашон мардуми русизабонанд, курсҳои омӯзиши забони тоҷикӣ кор саркарданд.

Вале ҳамин ки дар Пленуми сентябри (соли 1989) аз зарурати ба забони русӣ додани мақоми давлатии умуминтифоқӣ сухан сар шуд, якбора бисёр кормандони он ташкилоту муассисаҳо аз курсҳои омӯзиши забони тоҷикӣ пой қӯтоҳ кардани онҳо чӣ буд? Сабаби аз курси забони тоҷикӣ пой қӯтоҳ кардани онҳо чӣ буд? Ба факрии мо, сабаб факат ин буд: мардум фаҳмиданд, ки Қонуни забони республикаҳо бекор мешавад.

Чунин пайбурд бебунёд нест ва ба таъбири «Маркази пурзӯр» маънои муайяне бахшида, байни он ва пештара фишору зӯроварии «боловоҳо» як ришта алоқа мекашад.

Зарурати русидонӣ ва принципи дузабониро аз ҳурдтарин унсурҳои ҳатмияту маҷбурият озод карда, асосҳои ихтиёрии онро ҳамаҷониба кувват додан зарур аст. Он гоҳ васияти В. И. Ленин иҷро шуда, дузабониву русидонӣ барои ҳамаи ҳалқҳои мамлакати сермиллати мо ба зарурати ҳатмӣ табдил ҳоҳад ёфт.

1989

ДУЗАБОНӢ ҶЕ ЗАБОНӢ?

1

Кайҳост, ки дузабонӣ дар ҷамъияти мо аҳамияти қалон пайдо кардааст: на танҳо забони модарӣ, Ҷалки боз забони русисро, ки ҳоло дар мамлакати мо муҳимтарин воситаи муомилаи байни миллатҳост, донистан зарур аст. Дузабонии тоҷикиву русӣ ҳоло асоси пешрафти иҷтимоӣ ва маънавию маданияи ҳалқи мост.

Аз ин рӯ дар мактаби миллий ба омухтани забони руси аҳамияти маҳсус медиҳанд. Мактаббачагони тоҷик онро аз синфи I то синфи X меомӯзанд. Бо ин мақсад ҷамъан 1085 соат вақт ҷудо кардаанд, ки андак камтар аз соатҳои забони модарӣ (1540 соат) мебошад. Тахминан дар зарфи бист соли охир миқдори соатҳои забони русӣ дар мактаби тоҷики қариб ду ба-робар афзуд.

Файр аз ин, адабиёти русиро ҳам ба сифати дарси алохид мегузаранд ва ин низ як воситаи боэйтимоди омӯхтани забон аст. Барои адабиёти русӣ баробари адабиёти тоҷики — 506 соат дода шудааст.

Дар республикаи мо Институти забону адабиёти русӣ таъсис ёфтааст, ки барои мактаби миёнан тоҷикӣ муаллим тайёр мекунад. Факультети маҳсуси Институти педагогии Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко ва Институти педагогии Қӯлоб низ барои мактабҳои тоҷикӣ муаллими забони русӣ мебарорад. Дар Тоҷикистон журнали маҳсусе чоп мешавад, ки «Русский язык и литература в таджикской школе» ном дорад. Омӯзиши забони русӣ дар барномаҳои телевизиону радиои Тоҷикистон то рафт бештар мавқеяят пайдо мекунад.

Омӯхтани забони русӣ аз солҳои кӯдакӣ, аз оила ва кӯдакистон оғоз мешавад ва ҳама умр давом мейёбад.

Бо вучуди инҳо воситаҳои аҳбороти умумӣ ва матбуоти республикавию умумииттифоқӣ солҳои охир ҳар чӣ бештар ва шадидтар бонги хатар мезананд, ки дар Тоҷикистон (инчунин дар баъзе республикаҳои дигар) мардум забони русиро ба савияк паст медонанд. Бисёр шикоятҳо мешунавем, ки талабагони мактабҳои миёна, студентон, ҷавононе, ки дар сафҳои Армияи Советӣ хизмат мекунанд, забони русиро намедонанд ё бисёр бад медонанд.

Ин шикоятҳо бе асос нестанд ва ҳар касро, ки ба масъала назари ҷиддӣ дорад, ба ташвиш меоранд. Лекин баъзехо ҷунин хуносae ҳам бароварда истодаанд, ки гӯё дар ин республикаҳо, аз ҷумла дар Тоҷикистон аҳолии таҳҷӯй умуман забони русиро намедонанд. Баъзехо ҳатто тасаввуре ба вучуд овардан меҳоҳанд, ки гӯё ҳоҳиши донистани забони русӣ эҳсос намешавад.

Бешак, ин хуносаҳо аз ҳакиқат дуранд ва барои ҳалли масъалаҳои мавҷуда ёрмандӣ карда наметавонанд, балки факат ҳалал мерасонанд. Онҳо аз назари нодуруст ва яктарафа ҳосил шудаанд, натиҷаи онанд, ки масъаларо ҷудо аз дигар масъалаҳои ҷиддии иҷтимоӣ, ки саҳт ҳамbastai якдигаранд, муҳокима кардан меҳоҳанд. Ва ҳол он ки масъалаҳои алоқамандро дар якҷоягӣ ба андеша оварда, ҷунин ҳалли ҷомеъе ҷустан даркор аст, ки ҳама ҳамbastaghiҳо ба назар гирифта ва истифода шуда бошад. Он гоҳ натиҷае ба ҳосил ҳоҳад омад.

Ҳаргиз ҳак ба ҷониби онҳое нест, ки ақида доранд, гӯё умуман дар байни мардумони Осиёи Миёна дониши забони русӣ хеле бад аст. Не, қайҳост, ки ҳалқҳои мо забони русиро медонанд: ҳоло 74 фоизи мардумони тоҷик русидон хастанд. Имрӯз ин донишро ба савияи наве бояд бардошт. Зэтан дузабонӣ бо шири модар ба ҳуни мардумони мо даромадааст. Ҷанд сад сол аст, ки зуллisonайӣ дар миёни ҳалқҳои Осиёи Миёна расм шудааст. Аз ҳамин ҷост, ки дар мактаби кӯҳнаи пеш аз инклибом омӯзиши дигар забонҳо мавқеи муҳим дошт. На танҳо дар

мактаби кўхнаи точикон девони узбекни Навої ва девони озарии Фузулий дар баробарн «Гулестон»-и Саъдӣ ва девони Хоғизу Бедил китоби дарс буд, балки дар мактаби узбеки ҳам девони Хоғиз, дар бисёр мағридҳо инчунин девони Бедил ба қатори китобҳои дарс даромада буд. Ҳоло ҳам гоҳ-гоҳе туркманҳову қазоқҳоеро дидан мумкин аст, ки шеърҳон классикони адабиёти форсиву тоҷикиро аз ёд меҳонанд, зоро аз солҳои кудакӣ дар мактаби кўхна аз бар карда буданд. «Планни таълими» мактаб он вактҳо ҳам кам ё беш талаби ҳаётро ба назар мегирифт.

Дар айёми мо дар мактабҳои тоҷики забони ўзбекӣ таълим намедиҳанд, vale ҷаҳони тоҷикон ўзбекӣ медонанд. Ҷолиби диққат аст, ки дузабонии гайрируси, яъне доностани яке аз дигар забонҳои миллӣ дар маҷмӯи тамоси гуфторӣ дар байни узбекон 4—5 фоиз, қазоқҳо 2,8 фоиз, қирғизҳо 11,8, туркманҳо 5,3, аммо дар байни тоҷикон 25 фоизро ташкил менамудааст, ки забони дуввум асосан ўзбекист (Национально-языковые отношения в СССР. М. 1989, саҳ. 52). Аз ин ракамҳо аён аст, ки тоҷикон бо ўзбекидонии худ дар дузабонии гайрируси аз ҳамаи дигар ҳалқҳои ҳамсоя пеш гузаштаанд. Аз ин рӯ бояд гӯем, ки ҳоло як қисми қалони ҳалқи тоҷик моҳиятан сезабон аст.

Чун аз шаклҳои мавҷудияти чандзабонӣ дар миёни тоҷикони ҳозира гап сар шуд, бояд гуфт, ки забони ўзбекӣ дар байни тоҷикони Тоҷикистон асосан (ғайр аз мавридҳои алоҳида) ба шакли шифоҳӣ ривоҷ дошта, дар миёни тоҷикони Ўзбекистон ҳам даҳанакию ҳам хаттӣ интишор ёфтааст, аммо забони русӣ дар бисёр мавридҳо ба шакли даҳанакию хаттӣ маъмул аст.

, Бояд таъкид кард, ки фақат ҳалқи тоҷик чунин нест. Баъзе ҳалқҳои дигари мо ҳам чандзабон ҳастанд. Боз ҳам ҳамзистиу ҳамкории дӯстони ҳалқҳои гуногун худ ба худ ин ходисаро ба вучуд овардааст. Билингвизм — дузабонӣ дар Осиёи Миёна торафт вусъат мейбад. Муовини директори Институти забону адабиёти АИ РСС Қирғизистон А. Орузбоев мегӯяд: «Ҳоло қариб сеяки аҳолии Қирғизистон дузабон аст». Аммо Чингиз Айматов ба наздики гуфт: «Ҳама ҳалқи қирғиз комилан русидон аст» («Қирғизистан маданияти», 17 дек. 1987). Камина ба ин гуфти қатъин нависанде, ки чунонки медонем, ба ниҳояти дараҷа масъулиятшинос аст, бовар мекунам. Он чӣ дар Тоҷикистон мушоҳида менамоем, имкон медиҳад, ки ба гапи Ч. Айтматов бовар кунем. Дар Тоҷикистон ҳам моҳиятан кам касеро ёфтани мумкин аст, ки тамоман русиро нафаҳмад. Шароити зиндагии якҷояи ҳалқҳои мо чунон аст, ки ҳар як тоҷик бидуни саъю кушиши маҳсус ҳам ба андозае русифаҳм ва русигӯй шуда метавонад.

Албатта, дар байни ҷаҳонони тоҷик (инчунин ҷаҳонони ҳар як ҳалқи дигар) қасоне ҳам ба назар мерасанд, ки русиро на медонанд. Вале ин ҳолат истиносӣ ва фикри моро дар бораи

вазъяти умумӣ, дар бораи умумияти русидонӣ дигар карда наметавонад.

Ӣн аст, ки сарзанишҳое аз қабили ин, ки гӯё мардуми мо забони дигареро донистан намехоҳанд, бебунёд аст.

Бо вучуди ин наметавон гуфт, ки дар бобати зуллисонайнин тоҷикиву русӣ ҳама масъалаҳо ҳал шудаанд. Баръакс, дузабонӣ ҳар чӣ бештар инкишоф ёбад, масъалаҳои халталаби нав ба нав пеш меоянд.

Аввалан бояд гуфт, ки аз вазъияте, ки дар байни ҷавонон, мактаббачагону студентон мавҷуд аст, ба ташвиш омадани аҳли ҷомеа асос дорад. Забони русӣ забони душворест ва омузиши он ба ҷавонон ба душворӣ даст медиҳад. Дар матбуоти мо рақамҳое зикр шуда истодаанд, ки аз пасти будани савиияи русидонии донишҷӯёни мактабҳон миёнаву олии тоҷикӣ гувоҳӣ медиҳанд. Ӣн ҳолатро дар дигар республикаҳои Осиёи Миёна низ мебинем.

Аҳамияти забони русӣ барои ҷамъияти мо, барои ҳар як фард ҳоло аз тарафи ҳама, ҳатто аз тарафи онҳое, ки дар роҳи омухтани он комёб нестанд, ба ҳубӣ дарӯ шудааст. Вале дар ин роҳ аз комёбӣ маҳрум мондани баъзе ҷавонон на аз он сабаб аст, ки маҳрум аз истеъдоланд ё ҳоҳиш надоранд. Ҳар чӣ бештар бовар ҳосил менамоем, ки ин ҷо дигар сабабҳои ҷиддӣ мавҷуд аст.

Бояд фаромӯш накунем, ки дар мактаби миёнаву олии на танҳо дар омузиши забони русӣ корҳо камбарор аст, балки дар омузиши забони модарӣ ҳам ҷандон барор ба назар намерасад. Чунончи, қайд шуда буд, ки соли 1985 дар Тоҷикистон аз 25 ҳазор нафаре, ки барои мактаби олии имтиҳони қабул супурданд, қариб нисфашон аз забону адабиёти тоҷикӣ баҳон гайри қаноатбахш гирифта буданд. Аз овардани рақамҳои дигар ҳуддорӣ мекунем, зоро онҳо ҳоло аз матбуоти ҷорӣ ҳамеша ба ҷашм мерасанд. Факат ҳаминиро таъқидан гӯшгузор меорем, ки ҳоло дониши мактаббачагон на танҳо аз забони модари ва русӣ, балки аз дигар дарсҳо, чунончи, аз таъриҳ, физика, химия ва гайра низ баланд нест. Донишмузии талабагон аз ҳама дарсҳо ба дараҷаи пасти ё миёна аст.

Пас, бояд аз он вазъияти ногуворе сухан ронем, ки умуман дар мактаб рӯй додааст. Мактаб ҳоло дар ҳолатест. ки обрӯю Ҷӯйборашро аз даст додааст ва аз тарбия, аз омухтани асосҳои дониш очиз аст.

Чингиз Айтматов дар бораи сабабҳои ин ҳолат аз минбари Анҷумани УП-и нависандагони СССР (1981), инчунин дар як мақола, ки бъдтар дар «Литературная газета» чоп шуд, муғассалан сухан ронд. Имрӯзҳо ҳама аҳли ҷомеа аз ин бобат изҳори ташвиш ва нигаронӣ мекунанд: Вале бисёр омилҳо, ки мактабро ба дами бӯхрон оварданд, ҳанӯз таъин ва омухта нашудаанд. Ӣн омилҳо дар Осиёи Миёна, аз ҷумла дар Тоҷи-

кистон махсусиятхое доранд. Ин махсусиятхоро донистан ва дар рафти бозсозиву бехсозӣ ба назар гирифтан зарур аст.

2

— Бегумон, сабаби асосии он ҳодисаро, ки бисёр ҷавонони тоҷик забони русиро ҷандон хуб намедонанд, аз он ҷо бояд ҷуст, ки забони модарӣ, забони асоспро намедонанд ё бад медонанд. Якумнро дуруст надониста, дуввумиро донистан мумкин нест. Дар сурате ки омӯзиши забони модарӣ аз ҳад зиёд нокису хотамом аст, дониши хуби забони русиро ҷашм доштан нашояд. Ағсӯс ки ин ҳақиқатро ҳанӯз дуруст дарк накардаем.

Дар республикаҳои Осиёи Миёна бисёр қасон ҳастанд, ки гӯё забони русиро баҳубӣ медонанд, вале аз забони модарӣ бебаҳраанд ё онро танҳо ба тарзи ҳонагиву кӯчагӣ, яъне бад медонанд. Мо ҷунин қасонро дида, ҳудро тасаллӣ медиҳем, ки онҳо забони модариро надонанд ҳам, ҳайрият, забони русиро нағз аз худ кардаанд, барои кор ҳамин зарур аст. Лекин мушиҳид нишон медиҳад, ки дар бисёр мавриди ҷунин дониши забони русӣ ҳодисаи фиребандаест, назарфиреб аст. Дар ҷоъеъ аксаран ин русидонӣ бо баъзе формулаҳо ва суханҳои серис-тъемоли забонзади қолибӣ, бо як микдор қалимаҳои доимӣ ва ҳамешаҳозир, ки аз баъзе соҳаҳои фаъолияти амалӣ ҳосил шудаанд, маҳдуд аст, русидонии очизонаест. Ҷунин дониш дар бисёр мавриди ҷаҳонӣ факат зоҳирнамоист, моҳиятӣ на нишонаи ду забонӣ, балки безабонист, зеро ҷунин шаҳс на забони модарӣ медонад, на русиро дуруст ёд гирифтааст.♦

Чи забони модарӣ ва чи забони русиро на тӯтивор, балки ба тарзи ҳақиқӣ, огоҳона ва эҷодкорона бояд донем, ҷунон омузӣ, ки дунёи маънавии моро ғаномандӣ орад, начобат баҳшад. Ҷунин русидонӣ танҳо дар асоси дониши хуби забони модарӣ метавонад ба даст ояд.

Холо ҷанбаҳои гуногуни масъалаи билингвизм дар баъзе республикаҳои мо мавриди омӯзиши илмӣ қарор гирифтааст. Аз ҷумла рафиқони эстонӣ ҳулосаҳои ачибе бароварда буданд. Академики АИ РСС Эстония Я. Ребене навиштааст: «Агар ҷоъеъбин будан ҳоҳем, бояд аз зарурати дониши амалӣ, дониши хуби забони дуввум, забони ғайримодарӣ гап занем, вале барои ҳамаи мардумон вазифа нагузорем, ки забони дуввумро комилан ва пурра ёд гиранд» («Советская Эстония», 2 февр. 1988). Ин дар ҳақиқат нишонаи ҷоъеъбинист. Бисёр қасонро ҳеч зарур нест, ки забони русиро ба дараҷаи аъло донанд ва ҳамаҷониба аз худ кунанд, балки қифоя аст, ки ба дараҷаи зарурӣ, ба он дараҷа, ки барои адои кору хизмат лозим аст, биёмузанд. Дониши амалии забони дуввум шаклу пояҳои гуногун дорад. Ҳамаи ин навъу пояҳо дар мавриди худ қобили қабулаганд.

Бо вучуди ин набояд гузошт, ки русидонии рӯйкӣи механикӣ, ҷунонки дар Осиёи Миёна бештар ба назар мерасад, бар-

тарй ёбад ва доман паҳн кунад. Чунин «русионй» хусусан дар сурате ки забони модариро кам ё беш иваз мекунад, қабех аст. Он кас, ки русиро нимкора медонаду дар забони модарй очиз аст, дар пасттарин пояи маданият қарор ёфтааст.

Оре, забони мэдэрий асоси ҳама чиз — асоси худшиносии маънавию ахлоқӣ, симои интеллектуалии инсон, сифатҳои гражданини уст. Ин гуфтаги Чингиз Айтматов айни ҳақиқат аст: «Фаромӯш шудани мабдаи модарй роҳе ба сӯи бемаънавиятист» («Литературное обозрение», 1987, № 11, саҳ. 44). Ва ҳол он ки бисёр ҳалқҳо, аз ҷумла қирғизону тоҷикон забони худиро забони модарй меноманд ва аз муҳимтарин мабдаъҳои мадарий медонанд. Тасодуф нест, ки гуфтаанд:

Ҳар кӣ ба забони ҳештан дармонад,
Нодон бувад, ар ду сад забон медонад.

Ба фаҳми камина, мақсад аз ин байт ҳамин аст, ки дузабоние, ки аз ҳад зиёд асоси амалӣ дорад, бештар меҳаникист, зоҳирӣ ва яктарафа мебошад, бояд ба дараҷаи як падидай асими маънавӣ ва маданияти амики ботинӣ бардошта шавад.

Дузабонии ҳақиқии илмӣ ва огоҳонаи амиқ ҳатман ба маданияти баланди дониши забони модарй такъя мекунад. Дар акси ҳол дузабониву ҷандзабонӣ ҳамоно як рӯйдоди меҳаники ва сустбунёд буда, гоҳ зоҳирнамои дуруғин аст. Чунин «дениш» ҳавфи чудо шудан аз заминай миллиро бо ҳуд дорад, баъзан ба инкишофи рӯзағузуни забони миллий ҳалал мерасонад, барои ғаномандӣ афзудани забони миллий аз ҳисоби имконоти забонҳои дигар мусоидат карда наметавонад, баръакс, ба иқтибоси нотабииву меҳаникии шаклу воситаҳои дигар забонҳо сабаб мегардад ва ғайра. ♦

Медонем, ки ҳоло иқтибос аз забони иқтидорафзои русӣ, на танҳо иқтибоси калимаву истилоҳот, балки инчунин баъзе таркибҳо, шаклҳо, қолабҳои синтаксисӣ ва ғайра то рафт зиёд мешавад. Ҳамин ҳам маълум аст, ки ин ҷо низ гоҳ бесарусомоние ба дид мерасад: иқтибосҳо, калькасозиҳо ва монанди инҳо на ҳамеша ба қонунҳои дохилии забони тоҷикий рост меоянд, гоҳ боиси ифлос шудани забон мегарданд, зеро ба тарҷумаи меҳаникии ҳарф ба ҳарф асос ёфтаанд. Бешак, ин ҳолат аксаран дар натиҷаи кам ё бад донистани забони модарй ва забони русӣ рӯй медиҳад ва як омили ғаноафзои забони миллий наметавонад буд. Бисёр қитобҳое, ки ба забони тоҷикий барои омӯзишгоҳҳои қасби техникиӣ, барои кормандони ҳочагии қишилӯқ, тиб, маорифи сиёсӣ ва ғайра чоп шудаанд, ба зоҳирбинӣ ва гардониши ҳарф ба ҳарф такъя доранд. Аз ин рӯ аз матни онҳо ҷизе ғаҳмидан душвор аст. Ин ҳамоно натиҷаи дузабонии меҳаникии тӯтивор аст.

Робитай мутақобилай маданиятҳои миллий, аз ҷумла ғаноафзои мутақобили забони адабии ҳалқҳои ҳамсоя, хусусан ҳамватан конуни ҳаёт аст. Мо ин ҳақиқатро кайҳо дарк намудаем,

ки худчудой ва гӯшагири барои миллат, барои маданияти вай халокатовар хоҳад буд. Вале мо дар бисёр мавридҳо ҳакикати дигареро ҳануз ҷаидон фаҳм накардаем: муносибати ғайри эҷодӣ, тақлидкории очизона, нусхабардории маҳз ва пайравии курона моро ба сарманзили доронафзӣ оварда наметавонад, зиёда аз ин, мумкин аст, ки амали вайронкорӣ иҷро намояд. Чунин амал кобил аст, ки бъазе падидаҳои пурсамари процесҳои прогрессивии забониро беэътибор ва беобру кунад. Ин ҳакиқатро дарк накардан ҳам як нишонаи бемаъниятий ё маданияти паст, натиҷаи самтирии подуруст аст, ки назари сатҳиеро дар фаҳмиши муҳимтарин масъалаҳои иҷтимоӣ ривоҷ медиҳад. Ин аст, ки он тарҷумонҳову муаллифҳо, ки дар суханашон калимаҳо ҳама тоҷикисту бо вучуди ин ҷиизе аз он фаҳмидан мумкин нест, на таҳо забони русиро нағз аз худ накардаанд, балки забони модариро ҳам аз даст додаанд. Яъне ба оғати безабонӣ гирифтор гардидаанд.

Ин ҳама як натиҷаи он аст, ки ба иҷрои беандешаи вазифа одат кардаем, аз муносибати мустақилу эҷодкоронае, ки ба ҷаҳду ҷадали ҷиддӣ ва маданияти ботинӣ, ба маънавияти амиқе бунёд ёфта бошад, дур шудаём.

Ба дастраси ҷамъият гузаштани доронҳои маънавӣ аз муҳимтарин вазифаҳои мактаб аст. Таълиму тарбия дар мактаби миёнаву олӣ ва умумиву ихтиносӣ бояд бунёди устувори маънавӣ дошта бошад. Максад аз таълим танҳо дониш ва ихтиносе омӯҳтан не, балки аввало мустаҳкам кардани таҳлояҳои ҳастни маънавии инсон ва тамоми ҷамъият аст. Маънавияти олӣ қувваи эҷодкорӣ ва имконоти интеллектуалии шаҳсро фаъол карда, барои амалиёти мустақилонаи огоҳона замина тайёр мекунад. Барои ин ки чунин мақсади ниҳоӣ ба даст ояд, зарур аст, ки дар таълим аз аввал то оҳир, яъне чи дар мактаби миёнаву олӣ ва чи дар омӯзиши қасбҳои техникий ҷойгоҳи илмҳои гуманитарӣ афзоиш ёбад, дарсхое, ки маданияти маънавии амиқро таъмин карда метавонанд,— дарси забони модарӣ ва сӯҳани баланди рӯҳбахш, адабӣёт ва шоҳаҳои гуногуни санъат, таърихи ҳалқҳои гуногун ва пеш аз ҳама ҳалқи худ — таҷриби аҷтимиӣ ва маънавию аҳлоқии наслҳои гузаштаву ҳозираи башарият мавкеи басазо пайдо қунад.

Омузиши забони русӣ як ҷузъи ҳамин процесси умумӣ, процесси пурвусъати амикбурди маънавият ва фаъолиятафзони фикри ҷӯяндаи мустақил аст. Мо то ин вакт бо роҳи афзудани миқдори соатҳои дарси забону адабӣёти русӣ мерафтем, вале кам натиҷа мояссар шуд. Албатта, ҳаҷми материалии таълим ва миқдори соат ҳам аҳамият дорад, вале бартарии миқдори на ҳамеша тафтири сифатӣ ба вучуд меорад. Дигаргунни сифатӣ он гоҳ ба даст ҳоҳад омад, ки дарси забону адабӣёти русиро ҷузъе аз як низоми мукаммали ягона донем ва ҳамбастагиҳу амали мутакобили ҳамаи ҷузъҳои ин низомро ба эътибор гирем. Дар сурате ки бисёре аз ҷузъҳои он, ҷунончи навъ-

хой гуногуни санъат, таърихи республика ва ғайра дар таълим хануз чойгоҳе басазо наёфтаанд ва омӯзиши бальзе аз ҷузъҳон дигар, масалан, забону адабиёти тоҷикӣ ба дараҷаи ғайри қаноатбахш аст, яъне низоми матлуб хануз мукаммалан шакл нагирифтааст, бегунон, дар ин шароит муваффақияти дарси забону адабиёти русиро умед кардаи душвор аст. Аввал қонцепцияи нави аз назари илми саҳтбунёди мактаби миёнаву олиро ба вучуд оварда, ҳаҷми асосии донишҳои талабагону студентонро муайян кардан лозим аст, то ки мавқеи таълими забону адабиёти русӣ ва робитаи ногусастани он бо дигар омилҳои таъмини инкишофи ҳамаҷонибаи шаҳс маълум гардад.

Таълими забони русӣ пеш аз ҳама бо таълими забони модарӣ бояд саҳт алоқаманд гардад ва ба муваффақиятҳои он такъя намояд. То дар таълими забону адабиёти тоҷикӣ тартиби нав ҷорӣ накунем ва усулҳои тоза пеш нагирем, дар таълими забони русӣ дигаргунии ҷиддӣ ба даст овардан гумон аст. Аз ҳама пеш дар омӯзиши забони модарӣ ҷанбаи эҷодкорӣ бояд то ҳадди имкон қувват гирад, то ки омӯзиши огоҳонаи забони русӣ даст диҳад. Он гоҳ дузабонии ҳақиқӣ ба ҷои бе забонӣ ҳоҳад омад.

Ин як тарафи масъала аст. Паҳлуи дигари масъала, ба фахми мо, он аст, ки ҳангоми таълими забони русӣ бояд муқонса бо забони тоҷикӣ мавқеи муҳим ишғол намояд. Бидуни муқонса доимиву амиқрав аз ҷониби талабагону студентон оғона ва эҷодкорона аз ҳуд шудани забони русӣ имконпазир наҳоҳад буд. Ин муқонса монандиву фарқҳои системаи ҳарду забон ва тарзи тафаккури ҳарду ҳалкро бояд намоён қунад, барои фаҳмидани нозукиҳо ва маҳсусиятҳои забони русӣ имкон фароҳам орад. Муаллими забони русӣ бояд забони тоҷикӣ ва маҳсусиятҳои онро нағз донад. Албатта, дар синф ҳангоми дарс тоҷикӣ гап задани ў раво нест, ваде бояд ҳамеша ба муқонса ҳозир бошад.

Омузиши ҷиддии муқонсавӣ дар мактаб ҳануз принципи асосӣ нашудааст ва кадрҳон педагогии мо ба ин кор тайёр нестанд. Аз ин рӯ вусъат додани тадқиқоти илмӣ, ба вучуд овардани грамматикайи муқонсавии забони тоҷикӣ ва русӣ, чоп кардани асарҳои илмии методи зиёда зарур аст.

Камина ҳамфирки онҳое ҳастам, ки меѓуянд: дар шароити ҳозира барои бо муаллимони баландихтисоси забону адабиёти русӣ таъмин кардани мактабҳои тоҷикӣ ҳатмкардагони мактабҳои олии Русия, Украина ва ғайраро даъват намудан ба манфиати кор нест. Ҷаро? Чунки онҳо барои кор кардан дар республикаи мо маҳсусан тайёр нашудаанд, шароити маҷалӣ, забону адабиёти тоҷикӣ, таъриҳ, анъанаҳо ва урғу одати ҳалкро ҳануз намедонанд ва барои аз ин ҷиҳат омодагие фароҳам оварданашон муддати дарозе лозим меояд. Чунин кадрҳоеро, ки дар мактаби тоҷикӣ забони русӣ дарс дода тавонанд, бояд худамон дар республика тайёр намоем ва дар вакти тайёр

кардани онҳо ҳама талаботи маҳсусро ба назар гирем. Ба фикри мс, чунин муаллимонро бештар аз руссои маҳаллӣ, аз онҳое, ки дар Тоҷикистон таваллуд ё қалон шудаанд, тайёр кардан бехтар аст.

Барои ин ки таълими забони русӣ ва инкишофи дузабонӣ ба дараҷаи талаботи замон бардошта шавад, роли мактаби ойӣ, роли муассисаҳое, ки қадрҳои педагогӣ ба воя мерасонанд ва такмили иҳтиноси онҳоро дар ӯҳда доранд, бузург аст. Бешубҳа, ин ҷо ҳам дигаргуниҳои ҷиддӣ лозим меояд. Вале ин масъалаи алоҳида буд, дар ин муҳтасари мо гунҷоиш надорад.

Хуллас, ки масъалаи дузабонӣ ва паҳлӯҳои гуногуни онро як қисми табии, яке аз ҷузъҳои асосии маҷмуи масъалаҳои бозсозии маорифу маданияти пояҳои маънавии он, як баҳши гуманитарӣ кардани умумӣ, ки бояд барои устувор шудани мабдаъҳои интеллектуаливу эҷодии ташаккули шаҳсияти инсон хизмат намояд, аз назар гузаронидан ва ҳал кардан лозим меояд.

3

Собитқадамона амалӣ шудани Қонуни забон, бардоштани обрую Ҷӯтибори забони миллӣ дар назари худи соҳибони он, ҳамаҷониба устувор кардани мавқei вай дар ҷамъият яке аз муҳимтарин омилҳои инкишофи пурвусъати дузабонии ҳақиқии эҷодкорона, ҳатто, метавон гуфт, заминаи асосии он ҳоҳад буд. Забони миллӣ, сухани модарӣ бекадр бошад, аз шинохти қадру қимати забони дигаре умед наметавон кард. Баръакс, ҳама ҳаққу ҳуқуқи забони миллӣ дар ҷамъият барқарору устувор бошад, ин гувоҳӣ медиҳад, ки пояҳои маънавии ҳаёт мустаҳкам ҷаст ва он ҷо, ки бунёди маънавият қавист, қадршиносӣ нисбат ба ҳалқҳои дигар ва забону маданияти онҳо меафзояд, маданияти робитаҳои интернационалиӣ баландтар меравад. Ва ҳол он ки дузабонӣ як ҷузъи ҳамин алоқамандиҳои интернационалии ҳалқ аст. Аз ин рӯ дузабонӣ бояд ба маданияти баланди шахсу ҷамъият такя дошта, як намуна аз он бошад, вагарна ба як рӯйдоди механикӣ табдил ёфта, яъне бунёди эҷодиву эҷодгарии худро аз даст дода, фақат аз пастмаданияти ё бефарҳангӣ гувоҳӣ медиҳаду бас.

Агар дузабонӣ яке аз падидаҳои маънавияту маданияти ойӣ набошад, эҳтимоли рӯй додани ҳолате ҳаст, ки ду забон ба якдигар ҳалал ӯрад. Он гоҳ забони модарӣ ба нағз донистани забони дуввум монеъ меояд ва ё забони дуввум шахсро аз забони модарӣ дур мебарад, арзиши онро шикаста, Ҷӯтиборашро паст мекунад. Агар дар соҳаи робитаҷӯҳои умумӣ — дар матбуот, рузномаву ҳафтномаву моҳномаҳо, радиову телевизион ва монанди инҳо нусхабардорӣ аз забони русӣ, айнан ис-

тифода кардани қолибхон он, тарчумай ҳарф ба ҳарф ривоҷ ёфта бошад, ё ки ин дард ба қитобҳон дарсии мактаби ибтидоиву миёна сироят карда бошад, иро на нишонаи бекобилияти камхунарии баъзе тарчумонҳову муҳаррирону муаллифон, балки аломате бояд донист, ки як забон ба забони дигар саҳг халал оварда истодааст, аз фишори он халос бояд шуд.

Мухакқики туркман О. Назаров ба забони матбуоти миллӣ нуфуз пайдо кардани соҳтори матни русиро камбудин ҷиддӣ дониста, сабаби онро чунин эзоҳ додааст, ки дар ҷумҳурият асарҳои онд ба назариян тарҷума ба вучуд наомадаанд, марказҳое нестанд, ки ба тарчумонҳову муаллифон ёрии назариву амалий расонанд, қадрҳои баландиҳтисос тайёр кунанд ва ҳоказо (ниг.: Национально-языковые отношения в СССР: состояние и перспективы. М. 1989, с. 196 — 197). Албатта, инҳо сабабҳои ҷиддиянд. Шубҳас нест, ки тадқиқоти илмӣ ва ёрии назарӣ барои фаъолияти амалии кормандон, барои тараққии забон аҳамияти қалон дорад. Лекин сабаби рӯй додани чунин ҳодисаҳо, ки на танҳо дар тарҷума, балки дар матни аслии тоҷикӣ низ ҳама қалимаҳо тоҷикӣ бошанд ҳам, қолиби ибораву ҷумлаҳо русист ва ба ин ваҷҳ маънави матнро фаҳмида на метавонем, — сабаби ин ҳолат, ба факри мо, суст шудани пояҳои забони миллӣ ва паст рафтани маданияти маънавист, ки мардум аз ин рондаву аз он монда ва дасту по гум карда, музтариҳхол ба олам менигаранд. Фақат бо ёрии методӣ расонидан ба тарчумонҳову муҳарриҳро аз ин ҳолат халос шуда наметавонем. Ин ҷо ҷораҳои ҷиддитаре лозиманд. Пеш аз ҳама пояҳои забони миллиро устувор кардан даркор аст, аз ҷумла онро аз таҳти нуфузи забони дигар баровардан ва ба роҳи тараққии озодонаи мустақилона даровардан лозим аст, то ки ҳама имкониятҳои худро фаъол карда, ба таври табиӣ инкишоғ ёбад ва аз дороҳои забонҳои дигар ҳам эҷодкорона истифода карда тавонад. Инкишоғи забони миллиро аз унсуҳрои тақлиду нусхабардории маҳз, аз қолибҳои ғайритабии бегона, аз ҳар чизе, ки василаҳои худиро ба назарҳо беэътибор карда, аз амал бозмедорад, тоза кардан лозим аст, то ки мабдай эҷодӣ ва асолати ҳоси худро пурра ба ҷилва орад.

Ин аст, ки дузабонии ҳамагонӣ на ҳамеша натиҷаҳои мусбат медиҳад ва барои инкишоғи умумии маданият хизмат мекунад. Ҳусусан тамоси бевоситаи ду забоне, ки дуввумини он аз як ё чанд ҷиҳат, — дар нуфус, ба эътибори мавқеи иҷтимоӣ-ву сиёсӣ ва ғайра бартарии кулӣ дорад, мумкин аст, ки дар як давраи муайяни инкишоғи таъриҳӣ ба роҳи якумӣ монеаҳои ҷидди пеш орад. Ин ҳақиқат аз сабаки таъриҳи мо бармеояд.

Илочи воқеа, албатта, пешгирии робитаи забонҳо, даст қашидан аз дузабониву ҷандзабонӣ нест. Ба пиндори мо, илочи воқеа ин аст, ки дузабониву ҷандзабонӣ ва тамоси забони миллӣ бо дигар забонҳо бояд ба пояни дигаре гузошта шавад, асосии онҳо бояд тағиیر ёбад: дузабониву тамос бояд ба робитаи

табии эчодӣ асос гирад, таъсири забони дуввум ба забони милли бояд аз нуфузи умумии ҳамагир иборат набошад, балки маҳдуд ва интихобӣ буда, огоҳона ва эчодкорона пазирафта шавад.

→ Дузабонӣ он гоҳ як омили пешрафти маънавӣ хоҳад буд, ки забони дуввум тобеъи забони якум бошад, таъсири забони дуввум комилан дар тобеъияти мақому нуфузи забони якум карор ёбад. Он гоҳ дузабонӣ чун нишонаи маданияти баландтаре шахсро зеб медиҳад, ба баланд шудани маданияти забони милли ва сайқал додани он мусоидат меқунад. Ҳамин ки чунин таносуби мавқеи ду забон вайрон шуд, ҳамин ~~ни~~ забони якум ба тобеъияти забони дуввум даромад, дузабонӣ ба сӯи забонӣ роҳ хоҳад кушод. *

Дар фаъолияти ҷамъиятӣ, дар меҳнату истеҳсолот аз кормондани забони модарӣ, яъне ҷои онро гирифтани забони дуввум ҳатман бозгӯи инкишофи яктарафаю номукаммал ва пурнуҳ аст. Дар идораҳонаҳо хизмати расмиро ба забони русӣ иҷро кардан тоҷикон, дар институти тиб ё омузишгоҳи қасбҳои техники ба русӣ таълим гирифтани ҷавонон ва ба тоҷикий дарс гуфта натавонистани муаллимони тоҷик, дар театри тоҷикий машқи ҳаррӯзаро ба русӣ анҷом додани ҳунарварон ва монанди инҳо, ки дар ҳар қадам мебинем, нишонаи ҷиддии очизни маънавию рӯҳонист. Эҳсоси очизӣ ҷанд муддат пайваста давом қардан гирад, шаҳс ба ниҳояти натавонии маънавӣ мепрасад, аз тараққӣ бозмемонад ва муваффақияти ўтанҳо вонамуди назарғиребе хоҳад буд. Натавонии маънавию рӯҳонӣ аз омилҳои ҳаробкунандай шахсияти инсон аст. Аз ин сабаб ҳавфи безабонӣ аз ҷиддитарин ҳавфҳоест, ки ба сари ҷомеаи монадааст.

Сар то сари ҷомеа дар ҳамаи соҳаҳои зиндагӣ пурра ҷорӣ шудани забони милли, яъне дар ҷамъият озодона ва ҳамаҷониба амал намудани он барои ҳалосӣ аз омилҳои ҳаробкор ёрмандӣ хоҳад кард, барои ба роҳи табиии муқаррарӣ даромадани инкишофи забону маданият роли муҳим хоҳад бозид. Барои он ки ин тараққии табиии муқаррарӣ ба сатҳи замони ҳозира, ба савиияи ҷаҳонӣ сурат бандад, дузабонӣ зарур аст, ба воситаи забони русӣ, англисӣ ва файра роҳ ёфтан ба ганчиҳои таҷаддуни ҷаҳонӣ воҷиб аст. Лекин барои он ки ин инкишофт дар воқеъ тараққии ҳақиқӣ ва намоёнгари табиияту асолату ҳудхосагии маданияти ҳалқ бошад, лозим аст, ки инкишофи забони милли ҳар чӣ зудтар аз нуфузу фишори забони дигар озод шавад.

Барои он ки чунин имконияте даст дихад, дар воқеяияти иҷтимоӣ шароити зарурӣ фароҳам овардан даркор аст. Чунонҷи, дар баъзе ноҳияҳо шароити иҷтимоӣ ва демографиро тағиیر додан лозим меояд, то ки ҳайати миллии аҳолӣ барои тараққии забон замина тайёр кунад ва имкон фароҳам орад. Аз ҷумла мадомки шаҳри Душанбе дар забони адабии тоҷикий нор-

магузори асосист, бояд ин чо забони точкӣ чи дар зисту зиндагии хусусии мукаррари ва чи дар ҳаёти ҷамъияти мавқеи асосӣ дошта бошад. Вагарна пойтахт вазифаи пурмасъулияти ҳудро дар соҳаи таъмини пешрафти забони миллӣ иҷро карда наметавонад. Душанбе бодд на зоҳирон, балки моҳиятан маркази маданияти миллӣ, маркази инкишофи забони адабӣ бошад. Фақат дар сурате ки забони миллӣ дар маркази асосии маданият — дар пойтахт иштирӯро истеъмоли умумӣ ёбад, имкон пайдо ҳоҳад шуд, ки кам-кам сайқал дида, забони адабии намуна ба вучуд ояд, музофотро ба зери таъсири ҳуд орад, тамоми ҷомеаро фаро гирад. То забони миллӣ дар маркази асосии маданият ҷунин нуфузи кулӣ ва анъанаҳои устувор пайдо накунад, аз тараққии ҳақиқии он дар тамоми ҷомеа ҷои умед наҳоҳад буд.

Барои иҷрои ин вазифа аввало дар пойтахт шароити зарурӣ демографӣ ба вучуд овардан ва бо ин мақсад ба низом даровардани процесҳои муҳсисрат зарур аст.

Ҷунонки мебинем, ҳоло вазифаи асосӣ фароҳам овардани заминан инкишофи забони миллист. Ҷигунагии ҳалли дигар масъалаҳои пешрафти фарҳангӣ, аз ҷумла масъалаи дузабони вобаста ба ин ҳоҳад буд, ки он масъалаи асосӣ чӣ гуна ҳал мешавад.

Ҳоло баъзе мутахассисони забоншинос масъалаи инкишофи дузабониро ба маркази дикқат гузаштаанд ва онро масъалаи асосии тараққиёти иҷтимоӣ за фарҳангии ҳалқҳои мо ба шумор меоранд. Ба назари мо, ба ҷунин гузориши масъала розӣ шудан мумкин нест, зоро дикқати моро аз сари масъалае, ки ҳоло барои ҳастни маънавии ҳалқҳои мо ҳақиқатан умдатарин масъалаест, яъне аз сари масъалаи забони миллӣ дур мебарад. Масъалаи забони модарӣ барои мавҷудияти миллат масъалаи раками як аст ва ҷунин аҳамияти он имрӯз ба маротиб афзузааст. Ҳамаи дигар масъалаҳо тобеи онанд. Ба масъалаи дузабонӣ ҳам аз ҳамин мавкеъ наздук шудан лозим меояд.

1990

III

МАДАНИЯТИ СУХАН ЧИСТ?

Масъалаи маданияти сухан — чи навиштор ва чи гуфтор аз муҳимтарин масъалаҳои маданияти шаҳс ва умуман маданияти ҷамъият аст. Ифодаи дурусти фикр, маданий ва бо риояи хусни сухан баён намудани мақсад нахустин нишонаи маданияти шаҳс аст.

Ҳангоме ки бо касе якумин бор рӯ ба рӯ меоем ва ҳанӯз намедонем, ки ӯ кист ва ҷо касест, пеш аз ҳама ба сухани ӯ

гүш медиҳем, ба мазмун ва шакли гапҳои ӯ дикқат мекунем, мебинем, ки ӯ чӣ мегӯяд ва чӣ тавр мегӯяд. Аз ин мушоҳида дар бораи ин шахс аввалин таассуроти мо ҳосил мешавад. Агар суханаш зебо, vale каммаъни бошад, мефаҳмем, ки ин одам ҷиддӣ нест, балки гапфурӯш аст. Лекин агар суханаш маъни мухимме дошта бошад ҳам, он маъниро дуруст, батартиб, равшану возех адо карда натавонад, дурушту дағал, бесару нӯг ва ё номафҳум гап занад, маълум мешавад, ки гарракиёти ин шахс яктарафа ва маданиятиаш номукаммал аст. Ҳатто ин гуна шахс чизи бисъёре донад ҳам, ба ҳоли ӯ раҳми кас меояд, зоро ӯ донои безабон ё сустсухан аст. Соҳиби маданияти ҳақиқӣ он кас аст, ки бисъёёр чиз медонад ва онро дурусту зебо ва пуртасир баён карда метавонад.

Агар кас илму дониши замони худ ва ё ягон соҳаи онро ба дараҷаи кофӣ ба даст орад, vale az маданияти баёни фикр, az маданияти ифода маҳрум бошад, шакку шубҳа нест, ки az он илму дониши ӯ фоида кам аст. Ин гуна шахс он чиро, ки мединад, ба дигарон, ба ҷамъият дастрас оварда наметавонад. Донистану гуфта натавонистан дарди саҳт аст, касро хеле азоб ҳоҳад дод. Ин дардро муолиҷа кардан лозим аст. Аз аввал ҷавононро az ин дард ҳифз бояд кард, яъне az овони ҷавонӣ, az давраи мактабхонӣ асосҳои маданияти суханро az худ кунонидан лозим аст.

Фаромуш набояд кард, ки умуман дар зиндагӣ на танҳо чӣ гуфтани кас, яъне мазмуну мундариҷаи сухани шахс, балки чӣ тавр сухан кардани ӯ, яъне шакли суханаш низ аҳамијати қалон дорад. Муҳим ва барҷаста будани як фикр фақат дар он вакът маълум мешавад, ки мо барои ифодай он шакли муносиб ёфта тавониста бошем. Агар ин шакли муносибро ёфта натавонем, маъно ва аҳамијати он сухан маълум намешавад, моҳияти сухан az байн меравад, фикри баланду барҷаста ба як гапи оддии муқаррарӣ ва бетаъсир табдил меебад.

Фикри муҳим ба сари ҳар кас ҳам меояд, аммо шахси маданий, шахси ҳарҷониба тараққиёфта он кас аст, ки бо сухан аҳамијати ин фикрро зоҳир карда тавонад, онро дуруст, возеху равшан ба дигарон гӯшрас орад.

Хусни маъниро бо хусни баён зоҳир намудан маданияти сухан аст. Маданияти сухан дуруст, содда, фаҳмо ва дар айни замон зебову пуртасир ифода кардани фикр аст. Як унсури муҳимми инкишофи ҳартарафаи инсон бояд ҳамин хусни сухан, ҳамин нутқи маданию дилкаш бошад.

Барои соҳиб шудан ба маданияти сухан чӣ кор кардан лозим аст? Инак, як-ду шарти умумии маданияти суханро хотиррасон мекунем.

Барои ин ки сухани кас мантиқан ва шаклан дурусту бенуқсон бошад, пеш аз ҳама грамматикаро, грамматикай ибтидоии мактабиро донистан лозим аст. Грамматика қонуну қоидаҳои забонро меомузад ва то ин қонуну қоидаҳро надонем,

шакли дурусти баёни фикрро ёд гирифта наметавонем. Албатта, манзур ин нест, ки қоидаҳои грамматикаро тамоми умр бояд қориёна аз ёд донем. Не, ин қонуну қоидаҳоро на қориёна, балки огоҳона ва ба таври эҷодӣ аз худ кардан лозим аст, тақи пас аз чанд соли тамом кардани мактаб худи қонда аз хотир фаромӯш шавад ҳам, моҳияти он дар зеҳн нишаста бошад. Ин гуна дониши огоҳонаи эҷодӣ барои таъмини ҳусни сухан ҳама вакът лозим ҳоҳад омад.

Лекин факат донистани грамматика кифоя нест. Агар факат грамматика кифоя мебуд, ҳоло ҳама соҳиби маданияти сухан мешуданд, зоро онро дар мактаби миёна ҳама ҳонданд. Грамматика ба мо асосан маълумоти умумии назарӣ медидҳад ва ҳол он ки мо бояд шарту шароити тадбиқи амалии онро низ донем. Инро аз илми услубшиносӣ ва ҳусусан аз адабиёти бадей ёд мегирем.

Ҳар ҳунарро аз устодаш меомӯзанд. Забондонӣ ва маданияти сухан низ ҳунар аст, балки санъати олист. Инро низ аз устодаш, яъне аз устодони қаломи бадеъ, аз нависандагони забардаст бояд омӯхт. Муҳимтарин воситаи ба даст овардани маданияти сухан қитоб аст ва пеш аз ҳама эҷодиёти классикон мебошад. Дар замони мо ҳусусан асарҳои устод Айнӣ аз ин ҷиҳат аҳамияти қалон дорад.

Устодони сухан забонро аз ҳалқ омӯхтаанд. Онҳо бо табъи баланде забони ҳалқро сӯфта карда, сайқал дода, имкониятҳои ниҳонии онро зоҳир намуда, ба дараҷаи санъати олий расонидаанд. Мо медонем, ки Айнӣ забони ҳалқро бо дикқати тамом меомӯҳт, ҳамеша гӯшаш ба гуфтугӯи мардум буд, то ки ягон қалимаи ачиб, ягон ибораи ҷолиб, ягон қолиби ҳушнамо аз назараш дур медорад.

Ин дикқаткории Айнӣ бесабаб набуд. Ягон кори ҷиддиро бе дикқати маҳсус анҷом додан мумкин нест. Забономӯзи ҳам кори бисъёр ҷиддӣ ва душвор аст. Бино бар ин дар омӯхтани забони ҳалқ ва классикон бояд бо дикқати тамом амал қунем.

Ба ҳама маълум аст, ки қитобро бо камоли дикқат ҳондан лозим аст. Агар бедиқкат, сатҳӣ ва рӯяқӣ ҳонем, беҳтар ин ки наҳонем, зоро аз он ҳондан фоида нест ё бошад ҳам, хеле кам аст. Кирои вакът сарф кардан ва нури ҷашм Ҷаҳонӣ намекунад.

Оре, бояд зеҳн монда қитоб ҳонем. На факат мазмуни умумии онро бояд фаҳмем, балки ба ҳар ҷумла, ба ҳар қалимаю ибора зеҳн монем, то ки фаҳмем, ки ҷаро нависанда дар ин маврид ин қалимаро овардаасту қалимаи дигареро не, ҷаро ибора ё ҷумлаэро ба ин тарз соҳтаасту ба тарзи дигар не, ҷӣ кори кардааст, ки ҷумлаву ибораҳои ўравон, табиӣ ва зебо ағодаанд ва ҳоказо. Дар вакъти қитобхонӣ ягон қалима, ҳатто аломатҳои қитобат бояд аз назари мо нагурезад ва маънио вазифаи он номафҳум намонад.

Хар гоҳ ки чунин диққаткорӣ ба мо одат шуд, кам-кам аз сирру асрори сухан ва хусни баёни хабардор мешавем. Он гоҳ дар мо як фазилати муҳим пайдо мегардад, ки онро сухансанҷӣ меноманд. Ҳар як шаҳси мадани на фақат суханфаҳму маънирас, балки ба дараҷаи муайян бояд сухансанҷ бошад, яъне ҳар сухан, ҳар калимаву ибороро ҳартарафа санҷида, тобишҳои нозуки маънои онро муайян карда тавонад ва мавриди истифодаашро донад.

Дар услубиёт якумин унсури сухан калима аст. Барои ин ки фикр дуруст ифода шавад, лозим аст, ки ҳама калимаҳои зарури дар ҷои ҳуд ва муҳимтар аз ҳама — ба маънои ҳуд (на ба маънои дигаре) кор фармуда шуда бошанд.

Дар ин маврид ҳусусан интихоби яке аз ҷанд синоним аҳамият дорад. Ҳатто ҷанд калимаи синоним як маъни дошта бошад ҳам, аксарон онҳоро ба ҷои якдигар кор фармудан мумкин нест. Ҳар синоним аз ҷиҳати маъно тобиши маҳсусе дорад ва мавриди истифодай он ба ин ҷилда маънояш вобаста аст.

Чунончи, феъли ёвари кардан ва намудан синониманд. Масалан, ифода **кардан** ва ифода **намудан** ҳарду як маъни дорад, яъне бо дигар шудани феъли ёвар маъно дигар нашуд.

Дар ин масъала пеш аз ҳама ду ҷизро ба назар гирифтан лозим аст. Аввал ин, ки доираи истеъмоли феъли ёвари **кардан** хеле васеъ буда, доираи истеъмоли **намудан** нисбатан танг аст. Яъне «кардан» бештар истифода мешавад, «намудан» камтар. Дуввум ин, ки феъли ёвари «кардан» қариб ҳамеша ҷои феъли ёвари «намудан»-ро гирифта метавонад, аммо «намудан» баръакс фақат гоҳо ба ҷои «кардан» истифода мешавад. Чунончи дар феълҳои таркибии ифода **намудан**, баён **намудан**, изҳор **намудан** ва гайра ба ҷои «намудан» «кардан»-ро гузоштан мумкин аст. Аммо дар феълҳои таркибии **кор** **кардан**, **хоб** **кардан**, **телефон** **кардан** ва мисли инҳо «кардан» бо «намудан» иваз намешавад, яъне «хоб намудан», «кор намудан», «телефон намудан» намегуянд.

Пас феъли ёвари **намудан** дар қадом мавридиҳо истифода мешавад? Ба ин савол ҷавоб додан душвор аст. Ҳоло ҳамон қадар маълум аст, ки феъли ёвари «намудан» ро барои ифодай маънои изҳор **кардан** ё зоҳир гардонидани чизе дар сухан ё дар шакл бештар ба кор мебаранд. Чунончи хотиррасон **намудан**, изҳор **намудан**, ифода **намудан**, баён **намудан**, ҷилва **намудан** ва ҳоказо.

Дар ин бора дар як мақолаи Раҳим Ҳошим ва В. Қапранов, ки бо номи «Намудан» ҳамчун феъли ёридиҳанда дар газетаи «Маориф ва маданият» 6-ми январи соли 1970 чоп шуда буд, муфассалтар сухан рафтааст.

ЗАБОНИ АДАБИИ НАВИШТ ВА ГУФТУГҮИ АДАБИЙ

Асоси забони адабий забони умуми халқ аст. Забони халқ сарчашмаи асосии инкишофи забони адабий, манбаи асосии куввату иқтидор ва сарватҳои он мебошад.

Холо барои ин ки муносибати забони адабий ва забони умуми халқ маълум шавад, ба хотир овардан лозим аст, ки худи забони адабий чист ва аз забони ҳалқӣ чӣ фарқ дорад.

Забони адабий забони китоб, газетаву журнал, радиову телевизион ва мисли онҳо мебошад ва дар асоси сайқал дидани забони гуфтугӯи халқ ба вучуд омадааст. Аммо забони умумихалқӣ он забон аст, ки халқ бо он сухан мекунад. Вакте ки нависандагон ва олимон забони гуфтугӯи халкро аз унсурҳои тасодуфӣ ва дурушт тоза намуданд, софкорӣ ва сӯфта карда ҷило доданд, забони адабий ба миён омад. Бино бар ин забони адабий шакли олӣ ва ба норма даромадаи забони умуми халқ ба шумор меравад.

Ин аст, ки забони адабий аз забони умуми халқ пайдо шудааст, беҳтарин ҷизҳоеро, ки дар забони халқ ҳаст, дар баргирифтааст ва аз ин сабаб ҳама ҳусну зебон ва қувваю тавонии забони халқ дар забони адабий барҷастатар намоён шудааст. Забони адабий ба забони гуфтугӯи халқ такъя мекунад, аз он ғизо мегирад, баробари он дигар мешавад ва тараққӣ мекунад.

И Муҳимтарин ҳусусиятҳои забони халқӣ ҳар чӣ пурратар дар забони адабий акс ёфта бошад, сарватҳои забони адабий ва имкениятиҳои он бештар ҳоҳад буд.

Аз ҳамин сабаб нависандагони бузург ҳамеша бо диққати том забони халкро меомӯзанд. Устод Айнӣ, ки забони халқӣ ҳудро нағз медонист, гуфта буд: «Дар забони зиндаи халқӣ тоҷик ҷунон ҳазинаҳо ҳастанд, ки пур аз дурдонаҳои пуркимат мебошанд. Вазифаи мо, нависандагон, ана ҳамон дурдонаҳоро ёфта, ба омма тӯхфа кардан аст».

Ҳуди Айнӣ доимо ба ҳамин дастур амал мекард.

Лекин фаромӯш набояд кард, ки забони халқӣ тоҷик дар ҳама чо як хел нест, балки дар вилояту районҳои гуногун аз якдигар хеле фарқ мекунад. Ҷунончи, гуфтугӯи мардуми Қўлоб ва атрофи он аз сухани мардуми Ҳучанд ва ё Самарқанду Бухоро хеле тафовут дорад. Яъне дар забони тоҷикӣ ҷандин лаҳҷаву шева мавҷуд аст. Фарки ин лаҳҷаву шеваҳо фақат дар талаффуз нест (фақат дар ин нест, ки «шуд» ё «шид» мегӯянд), балки боз дар ин аст, ки дар ҳар вилояту район қалимаҳои маҳаллӣ мавҷуданд, қалимаҳои ҳастанд, ки дар дигар ҷойҳо ба кор намераванд ва бино бар ин ба мардуми он ҷойҳо фахмо нестанд. Ин қалимаҳои маҳаллиро қалимаҳси шевагӣ ё лаҳҷагӣ меноманд.

Ғайр аз ин, баъзе қалимаҳо дар баъзе лаҳҷаҳо вайрон шудаанд ва ба шакли нодурусте талаффуз мешаванд. Ҷунончи,

дар баъзе маҳалҳо «нон»-ро «нун», «об»-ро «ов» ё ба ҷои «табак» «тавоқ», ба ҷои муборак бошад» «мӯрак бошад» мегуянд. Ин шаклҳои вайронро шаклҳои шевагӣ ва лаҳчагии қалима меномем.

Шакли вайрони калимаҳо ва калимаҳои маҳаллӣ, ки ба мардуми дигар маҳалҳо маълум нестанд, одатан аз доираи забони адабӣ берун мемонанд.

Агар калимаҳои шевагии маҳаллии маҳдуд ба забони адабии тоҷикӣ бисъёр сар дароранд, мумкин аст, ки тоҷикони району вилоятҳои гуногун, ҳамаи тоҷикон ин забони адабиро фахмида натавонанд ё дар фаҳмиданаш душворӣ қашанд. Он гоҳ забони адабии мо очиз ҳоҳад буд, на пурқувват. Монанди ҳамин агар шакли нодурусти калимаву ибораҳо аз гуфтугу ба забони адабӣ бисъёр доҳил гардад, забони адабӣ вайрон, беҳеб, баднамо ҳоҳад шуд.

Бино бар ин бисъёр нависандагон одатан калимаҳои маҳаллӣ ё вайронро бештар дар сухани қаҳрамони манғӣ ва ҳаҷви ба кор мебаранд, то ки каммаданиятиву маҳдудияти он қаҳрамонро нишон диҳанд ва уро ҳаҷв кунанд. Барои таъкиди баъзе хислатҳои хоси персонаж дар сухани ўистифода кардани калимаҳои лаҳчагӣ дар адабиёти бадей бисъёр дида мешавад. Лекин дар сухани худи муаллиф кор фармуда шудани онҳо камтар ба назар мерасад.

Баръакс баъзе нависандагон аксаран ҳатоҳои забони гуфтугуиро ислоҳ менамоянд. Садриддин Айнӣ дар баъзе маҳалҳо ба шакли вайрон кор фармуда шудани «баъзе калимаҳои ҳуби тоҷикиро» таъкид намуда гуфта буд: «Вазифаи нависанда он гуна калимаҳоро гирифта рост ва дуруст кор фармудан аст».

Ин чиз, ки устод Айнӣ қайд кардааст, яке аз шартҳои муҳимми тоза нигоҳ доштани забони адабист. Ин шартро на фақат нависандагон, балки ҳар як шахси маданий бояд то ҳадди имкон риоя кунад. Ҳар яке аз мову шумо бояд ҳамеша дар ёд дошта бошем, ки шахси маданий, одами маълумотнок, масалан, касе, ки мактаби миёнаро ба охир расондааст, бояд ба забони тозаи адабӣ нависад ва гап занад. Чунин шахс ба забони вайрон, ба лаҳчаву шеваи маҳалли ҳуд сухан кунад, айб аст.

Вале аз ин гап чунин маъни баровардан лозим нест, ки шахси маълумотнок, шахси маданий бояд ба забони китобӣ гап занад. Не, агар мо дар гуфтугӯи мукаррарӣ ба забони китобӣ гап занем, дар вакти сухан кардан тамоми ҷумлаҳоро мисли ҷумлаҳои китоб тартиб диҳем, бешубҳа, забони мо ғайритабӣ ва сунъӣ ҳоҳад шуд.

Бояд фаромӯш накунем, ки байни забони адабии навиштва забони адабии гуфтугӯи фарқ ҳаст. Бисъёр ҷизҳоро он тавр ки мегӯем, навиштан мумкин нест ва баръакс он тарз ки менависем, гуфтан ҷоиз нест. **Навишти адабӣ** қоидаҳое дорад, ки на ҳамеша ба гуфтугӯи адабӣ татбиқ мешаванд. Гуфтугуи адабӣ

бӣ дар баъзе мавридҳо қондаҳои сухани навиштаи адабиро риоя карда, дар баъзе мавридҳо хусусиятҳои лаҳҷаву шеваро нигоҳ медорад.

Пас қадом хусусиятҳои лаҳҷаву шева дар гуфтугӯи адабии тоҷикӣ нигоҳ дошта шудааст? Ҳоло ба ин савол ҷавоб додан душвор аст, vale ҳамиро қайд кардан мумкин аст, ки масалан, ба ҷои ибораи «китоби Аҳмад» аксаран «Аҳмада китобаш» мегуянд Азбаски ин шакл факат ба як-ду лаҳҷа маҳсус набуда, ба забони умуми ҳалқ дохил шудааст, онро дар гуфтугӯи адабӣ ҷоиз донистаанд, лекин дар навишт асосан «китоби Аҳмад» қабул шудааст.

Дар бисъёر лаҳҷаҳои забони тоҷикӣ садоноки «ӯ» мавҷуд нест. Бино бар ин талафғузи ин садонок дар гуфтугӯи адабӣ ҳатмӣ ҳисоб намешавад.

Талафғузи бандакҳои феълӣ аксаран дар гуфтугӯи адабӣ ҳам мисли лаҳҷаву шева боқӣ мондааст. Чунончи навишти адабӣ ин аст: *рафта истодаам, рафта истодай, рафта истодааст*. Аммо дар гуфтугӯи адабӣ *ман рафта истодем, ту рафта истодӣ, ӯ рафта истодас ё рафта истодиям* гуфтан ҳам ҷоиз аст.

Чаро талафғузи лаҳҷавии ин феълҳоро дар гуфтугӯи адабӣ ҷоиз донистан лозим аст? Чунки ин феълҳо дар забони уму-михалқӣ як шакли умумии талафғуз надоранд, талафғузашон дар ҳар вилоят аз ҳам фарқ мекунад. Дар айни замон агар навишти адабии онҳоро дар гуфтугӯи адабӣ низ ҳатмӣ шуморем, боз гуфтугӯ ранги сунъию ғайритабий ҳоҳад гирифт. Ва ҳол он ки гуфтугӯ бояд табӣ ва равон бошад, ҳиссиёти гӯяндаро ифода карда тавоҷад.

Вале бояд фаромӯш накунем, ки дар гуфтугӯи адабӣ «рафта истодиям» (ба ҷои «рафта истодаам») ё «рафта истодӣ» (ба ҷои «рафта истодай») ҷоиз бошад ҳам, «рафсадакам», «рафсадиям» ҷоиз нест. Чаро? Чунки дар ин сурат яке аз қалимаҳо ё ҳар ду қалима (ҳам «рафта» ва ҳам «истода») саҳт шикистааст. Ин шакли вайрон аст, ки онро ба забони адабӣ роҳ надиҳем, беҳтар аст.

Аз ин ҷо яке аз шартҳои асосии гуфтори адабӣ ба миён меояд: қалимаҳое, ки дар лаҳҷаву шеваҳо вайрон шудаанд, бояд ба шакли дурусти аслишён ба гуфтугӯи адабӣ дохил шаванд. Масалан, «миямун» не, балки «мехмон», «амба» не, балки «амма», «ставоқ» не, балки «табак», «худдам» не, балки «хӯрдам» ва ҳоказо.

Гуфтугӯи адабӣ бояд то ҳадди имкон аз таъсири манфии лаҳҷаҳо озод, аз таъсири мусбати онҳо баҳравар ва ба забони умумихалқӣ наздик бошад. Пеш аз ҳама, гуфтугӯи адабӣ ҳам мисли забони адабии навишт бояд тоза, дуруст, бурро ва хушифода бошад.

Акнун саволе пеш меояд, ки забони адабии гуфтугӯиро аз кучо ёд гирифтан мумкин аст?

Аз ин хусус аввалин намунаи ибрат омӯзгор аст. Аксари

муаллимон одатан күшиш мекунанд, ки дар дарс ба забони адаби гап зананд. Аз ин чихат имконияти муаллимони забону алабиёт бештар аст. Пеш аз ҳама ба сухани муаллимон диккат кардан лозим аст, гап заданро аз онҳо омӯхтан даркор аст.

Дигар манбаи омӯхтани забони адабни гуфтугӯ — телевизион, радио ва театр мебошад. Аз радио, телевизион ва артистон пеш аз ҳама талаффузи калимаҳо ва оҳангҳои гуногуни суханро ёд гирифтан мумкин аст. Барномаи раидову телевизион гуногун буда, сӯҳбатҳои илмин оммафаҳм, гуфторҳои сиёсиву публицистӣ, лавҳаҳои бадей ва гайраро дар бар гирифтааст. Дар ҳар қадоми ин сӯҳбату гуфторҳо сухан оҳангӣ дигар дорад. Яъне сӯҳбати оддӣ дар масъалаҳои зисту зиндагонӣ як оҳангӣ маҳсусро соҳиб аст. Дар сӯҳбати илмӣ оҳангӣ сухан дигар аст. Дар мавзӯъҳои байналхалқӣ суханронӣ саршавад, боз оҳангӣ гап тағиъир меёбад ва ҳоказо.

Дар баробари ин, ҳар қадоме аз ин суханрониҳо услуби дигареро талаб мекунад. Чуночи, дар сӯҳбати илмӣ услуби илмии забон, дар гуфтори байналхалқӣ услуби публицистӣ, дар барномаҳои бадей ва тамошои театр услуби бадей пеш меояд. Ҳар қадоми ин услубҳо хусусиятҳои дорад, калимаҳои муайян, иборарониҳои алоҳида, оҳангӣ маҳсусро тақозо менамояд. Агар гуфторҳои радиову телевизион ва дар вакти тамошои театр сухани артистонро ба диккати тамом гӯш кунем, аз нозуриҳои услубҳои гуногуни суханронӣ пай мебарем.

Хусусан суханрониҳо нависандагонро ба диккат гӯш кардан лозим аст. Ҳоло дар Тоҷикистони мо маданияти сухани нависандагон аз маданияти сухани дигар қисми зиёйён баландтар аст. Нависанда аз аҳли сухан аст ва забони адабӣ, чи забони адабии китобат, чи гуфтугуи адабиро бештар аз ӯ омӯхтан даркор аст. Агар китоби бадеиро зеҳи монда хонем, баромади нависандагон, сӯҳбату гуфтори онҳоро бо камоли диккат гӯш кунем, дуруст ва маданий сухан гуфтан, зебо, рангин ва образнок фикр карданро ёд мегирем.

1971

МАЛЬНОҲОИ ГУНСГУНИ КАЛИМА

Забони тоҷикӣ аз ҷумлаи қадимтарин забонҳои дунъёст ва забонҳои қадимӣ одатан бисъёр дороиҳо гирд меоваранд. Забони мо яке аз забонҳои сарватманд, пуриқтидор ва зебо мебошад. Ин забонро ҳалқ оғардидааст. Нависандагони бузург, олимони ҷаҳоншумул онро сайқал додаанд, ба сарватҳои он сарват зам кардаанд. Ҳалқ ва фарзандони бузурги ӯ ба забони мо иқтидору тавонӣ баҳшидаанд.

Як әломати иқтидори забони тоҷикӣ ин аст, ки захираи луғавии он хеле бузург аст. Олимон таҳмин мекунанд, ки ҳозир

адади калимаҳои забони адабии тоҷики аз сад ҳазор зиёдтар аст. Сад ҳазор калима дар ҳақиқат сарвати бузургест!

Илова бар ин, ҳоло дар забони тоҷики калимаи нав бисъёр пайдо шуда истодааст. Дар натиҷаи инкишоғи рӯзағузии ҷамъият, дар натиҷаи таракқиёти соҳаҳои гуногуни иқтисод, маданият, илму техника, санъату адабиёт қариб ҳар рӯз як калимаи нав, балки ҷанд калима пайдо мешавад. Фақат дар рӯзҳои ба Мox фурӯмадани станцияҳои автоматии «Луна» якборг ҷанд калимаю ибораи нав — истилоҳоти қайҳонаварди ба забони тоҷикӣ илова шуд.

Ин калимаҳо ва умуман калимаҳои нав қувваю иқтидори забонро зиёдтар мекунанд.

Ҳаминро ҳам бояд ба назар гирифт, ки одатан баъзе калимаҳо дар забон факат як маъно доранд, аммо бисъёр калимаҳо ҳастанд, ки ҳар қадомашон на як, балки якчанд маъниро ифода мекунанд. Агар «Фарҳанги забони тоҷики» ё «Лугати тоҷики-руси»-ро варак занем, мебинем, ки калимаҳо, ки на як, балки ду-се ё якчанд маъни доранд, хеле бисъеранд. Яъне бисъёр калимаҳо сермаъно мебошанд ва сермаънои калима низ боиси афзудани қувваю иқтидори забон гардидааст.

Хусусан калимаҳои серистеъмол бештар маъно доранд. Масалан, калимаҳо, ки номи як узви бадани инсонро ифода меқунанд, ҳамеша дорои ҷандин маъно мебошанд.

Дар «Фарҳанги забони тоҷики» аз калимаи **чашм** 4 маъно, аз калимаи **пой** 6 маъно, аз калимаи **сар** 8 маъно, аз калимаи **даст** 9 маъно қайд шудааст. Дар ин фарҳанг аз дигар калимаҳои серистеъмол бод 7 маъно, об 9 маъно, банд 12 маъно ва феъли **пардохтан** 14 маъноро ифода кардааст.

Чаро калимаҳо сермаъно шудаанд? Сабаби ин ҳодиса бисъёр аст. Дар давоми сайри таърихии ҷамъият забон ҳам дигар мешавад ва такмил мейбад. Одатан ба мурури замон, аз як тараф, баъзе калимаҳо аз истеъмол берун мешаванд ва калимаҳои наве ба миён меоянд, аз тарафи дигар, баъзе калимаҳо оҳиста-оҳиста маъниҳои наве ба худ мегиранд ва баъзе маъниҳон пештараашонро аз даст медиҳанд. Ҳатто дар баъзе давраҳои таърихи маънои баъзе калимаҳо тамоман дигар шудааст.

Мисоли барҷастаи ин ҳодиса калимаи **мехнат** мебошад. Дар «Фарҳанги забони тоҷики» калимаи «мехнат» чунин эзоҳ шудааст: 1) Мусибат, бало, бадбаҳтӣ. 2) Ранҷ, азобу уқубат, машиқкат, заҳмат. Инҳо ҳама маънои пештараи калимаи «мехнат» буда, пеш аз инқилоб ин калима чунин маъниҳо дошт. Азбаски «Фарҳанги забони тоҷики» дар асоси материали замони пеш аз инқилоб тартиб ёфтааст, дар он ҷо факат ҳамин маъниҳои калимаи «мехнат» зикр шудааст. Аммо чунонки мединем, ҳозир маънои «мехнат» тамоман дигар аст. Дар забони ҳозираи тоҷики маънои **мехнат** кор ва кори маҳсусест, чунин

фаъолияти инсон аст, ки шиддати фикрию чисмониро талаб мекунад ва ба фоидай чамъият нигаронида шудааст.

Сабаби асосии дигар шудани маъниони калимаҳо ва маъниони нав гирифтани онҳо ҳамони дигар шудани замон ва пешрафти хаёт аст: Ҳар қадар дар зиндагӣ воқиаҳои нави муҳим бештар рӯй диҳад ва таҷрибаи иҷтимони маънавии ҳалқ зиёд шавад, дар заҳираи луғавии забон ҳам дигаргунӣ зиёдтар ба вуқӯй меояд.

Баъзе калимаҳо на факат маъни аслий, балки боз маъниони маҷозӣ ҳам доранд. Масалан, ҷашм як узви инсону ҳайвон, узви биноиро ифода мекунад. Лекин дар ибораи ҷашми сӯзан калимаи ҷашм ба маъни суроҳ омадааст: ҷашми сӯзан суроҳи сӯзан аст. Дар ин ибора калима «ҷашм» ба маъни аслии худ наомада маъни дигаре гирифтааст, ки онро маъниони маҷозӣ меноманд.

Инчунин дар ибораи пои девор калимаи «по» ба маъниони маҷозӣ омадааст: пои девор — зери девор, таги девор.

Ҳангоме ки як ҳодисаро ба ҳодисаи дигаре монанд кунанд, маъниони маҷозӣ ба миён меояд. Пой одамро дар замин устувор нигоҳ медорад. Бино бар ин он ҷои деворро, ки ба замин расидааст, ба пои инсон монанд карда пои девор номидаанд. Аз ин ҷо калимаи мураккаби пойдевор ба вучуд омадааст, ки маъниони он таҳқурсии девор ва умуман таҳқурсӣ мебошад.

Як калима бо калимаи дигаре алоқа пайдо кунад, баъзан маъниони он андаке ё ҳеле дигар мешавад. Чунончи, маъниони калимаи қушод қушодагӣ, яла аст: дари қушод — дари яла, дари нонопушид. Дар ин ҷо калимаи «қушод» ба маъни аслий омадааст. Лекин дар ибораи дашти қушод калимаи «қушод» маъниони фароҳ, васеъ ва паҳноварро ифода кардааст, ки ин маъниони маҷозист. Дар ибораи рӯи қушод бошад, маъно боз дигар шудааст: рӯи қушод — меҳруbonӣ, самимияти аст: «У маро бо рӯи қушод пешвоз гирифт» — яъне бо меҳруbonӣ ва рӯи хушистиқбол кард.

Ин гуна ибораҳои, ки бо калимаи қушод сохта шудаанд, бисъёранд. Калимаи «қушод» дар баъзеи ин ибораҳо аз маъниони аслий дур шуда, маъноҳои гуногуни маҷозӣ ифода кардааст.

Чунин ибораҳои маҷозӣ дар забони тоҷикий чунон бисъёранд, ки ҳамон онҳоро як ҷо ҷамъ кардан эҳтимол ҳеч мумкин на бошад. Чунончи, дар «Фарҳанги забони тоҷикий» бо калимаи даст 121 ибораи маҷозӣ, бо калимаи поӣ 136 ибора, бо калимаи сар 161 ибора, бо калимаи об 167 ибора омадааст. Ҳамагӣ дар ин китоб қариб 13.000 ибора ҳаст. Агар китоб фарҳанги муҳтасар намебуд, бешубҳа, шумораи ибора боз ҳам зиёдтар мешуд.

Хусусияти бадеии баъзе маҷозҳо ҳеле пуркуват аст. Масалан, гоҳо лабро писта меноманд:

Намехандад ба шодӣ пистаи ӯ,
Гирех дорад зи ғам доим барӯй,

(Фахриддини Гургонӣ)

Ё ки баъзан калимаи шер ба маънои далер ва нотарс ба кор меравад. Чунончи падар фарзандро дӯстдорӣ карда, «далери падар, шери падар» мегӯяд. Дар ин ҷо далер ва шер харду ба як маъни омадааст.

Ва ё яке аз персонажҳои Айнӣ дар бораи персонажи дигаре гуфтааст: «ӯ аз мо нест, ӯ хук аст». Ин ҷо хук ба маънои номодам, паст ва разил омадааст.

Ин мачозҳои писта ё гул, шер ё хук ва гайра, ки дар мавриди навозиш ё дашном ва ё бо мақсади дигаре гуфта мешаванд, характеристикаи барҷастаэро дар бар мегиранд, ягон хислати инсон, ягон хусусияти ҷизе ё ҳодисаэро хеле равшан ифода мекунанд. Ин гуна мачозҳо як навъи истиёра мебошанд.

Хуллас ки агар ба маъниҳои гуногуни калима, ба тобиҳҳои рангоронги маънои калимаю ибораҳои мачозӣ нағз диққат кунем, аз нозукиҳои забон пай мебарем, ба ганҷинаи дороҳои он роҳ мебёбем ва рафта-рафта сухани мо образнок, рангин ва пургунҷоиш мегардад.

Акнун бинед, ки дар ҷумлаи поён калимаи лаб чӣ маъно дорад: Зокирҷон дар лаби ҷӯй нишаста ба фикр рафта буд.

Е дар ин ҷумла калимаи сар ба қадом маъни омадааст: Сари ҳама саодатҳо ақл аст (Аҳмади Дониш).

Чун мазмуни умумии ин байтро муайян мекунем,

Ман аз бекадрии хори сари девор доностам,
Ки нокас кас намегардад ба ин боло давиданҳо.

маълум мегардад, ки дар ибораи сари девор калимаи сар ба қадом маъни омадааст. Ибораи «кас намегардад» низ маъни мачозӣ дорад ва онро ба тарзи дигар гуфтан мумкин аст.

1970

МАЧОЗРО ДУРУСТ ҚОР ФАРМОЕМ

Калимаву ибораҳо аксаран ғайр аз маънои аслӣ маънои мачозӣ ҳам доранд. Чунонки зикраш гузашт, дар ибораи ҷашми сӯзан калимаи «ҷашм» на ба маънои аслӣ, яъне на ба маънои номи узви биной, балки ба маънои тамоман дигаре — ба маънои суроҳ омадааст: ҷашми сӯзан — суроҳи сӯзан аст.

Дар ин мисол ибора аз ду калима — «ҷашм» ва «сӯзан» иборат буда, факат яке аз ин калимаҳо, яъне факат «ҷашм» маънои мачозӣ гирифтааст. Калимаи дуввум — «сӯзан» дар ин ибора ба маънои аслӣ омадааст.

Ибораҳое ҳам ҳастанд, ки на як, балки ҳамаи қалимаҳои онҳо маъни мачозӣ пайдо кардааст. Масалан, ибораи дasti қушод ба маъни саҳоват, дур будан аз ҳаснӣ, ҳасис набудан меояд.

Е ин ки устод Айнӣ ҳолати як қаҳрамонашро чунин тасвиր кардааст: Ҳабиба пешониашро турш карда, ба абрувонаш чин овард. Дар ин ҷо ибораи «пешонӣ турш кардан» ҷи маъни дорад? Маъни он норозӣ шудан ва ба ғазаб омадан аст. Яъне пешонӣ турш кардан ибораи мачозист, ки на як қалимаи он, балки ҳамаи қалимаҳои маъни худро дигар кардаанд. Онҳо ҳама якҷоя маъноеро ифода намудаанд, ки ҳар қадоме ба алоҳидаги чунин маъниро доро нестанд.

Ин гуна ибораҳо дар забони мо ҳеле бисъёранд. Чунончи сари баланд қиноя аз ифтихормандӣ, **сари ҳам** — қиноя аз хичолатмандӣ ё ки қиноя аз ҳоксорӣ, **забони кӯтоҳ** — қиноя аз гап зада натавонистан ба сабаби хичолат ва гунахгорӣ, сиёҳ шудани дил қиноя аз ғамгин шудан ва ғайра ва ҳоказо.

Ин тавр маъни мачозӣ пайдо кардани қалимаву ибораҳо ҳедисаи муҳимми забонист. Аҳамияти он иборат аз ин аст, ки имкониятҳои забонро зиёд мекунад ва кувваю тавонони онро меафзояд. Ин навъ қалимаву ибораҳо дар забон ҳар ҷи бисъёرتар бошад, ифодай матлаб ҳам осонтар, барҷастатар ва рангитар ҳоҳад буд.

Забони тоҷикӣ яке аз забонҳои сермаҷоз аст, яъне маъни мачозӣ гирифтани қалимаву ибораҳо дар забони мо ҳеле инкишоф ёфтааст. Ҳалқи мо бисъёр мачозҳои ачиб, нозук ва хушнифода соҳтааст. Дар ин роҳ классикони адабиёти форсу тоҷик ҳам ҳеле ихтироъкорӣ ва мушикофӣ карданд. Мачозҳои нав имрӯз ҳам пайдо шуда истодаанд. Умуман имконияти соҳтани мачозҳои нав охир надорад. Ба бисъёр қалимаҳо маъни тоzae дода, мачози наве ба вучуд овардан мумкин аст.

Лекин бояд фаромӯш накунем, ки ин кор кори ҳар кас нест. Ин кор аз дasti қасе меояд, ки аз нозукиҳои забон ва сирру асрори он нағз ҳабар дорад. Аммо ин ҳабардорӣ аз таҷриба, аз нағз омуҳтани забон ҳосил мешавад. Онҳое, ки кам таҷриба доранд, дар кор фармудани қалимаву ибораҳо бояд ҳеле эҳтиёт шаванд.

Хусусан дар овони ҷавонӣ, дар давраи шогирдиву талабагӣ кӯшиш кардан лозим аст, ки табииати забонро нағз омузем, кор фармудани қалимаву ибораҳоро дуруст ёд гирем. Бояд аз хотир набарорем, ки қалимаву ибораҳоро ба ихтиёри ҳуд, ба майлу ҳоҳиши ҳуд кор фармудан мумкин нест. Ҳеч кас ҳақ надорад, ки ба онҳо аз пеши ҳуд маъни наве дихад, онҳоро ба қадом маъно, ки ҳоҳад, кор фармудан гирад.

Баъзеҳо кӯшиш мекунанд, ки суханро оро диҳанд. Онҳо қалимаҳои зебоеро ба кор мебаранд, вале маъни он қалимаҳо ро фикр намекунанд ва бехабар мемонанд, ки ҷумла бемантиқ баромадааст.

Масалан, ин чумларо бинем: «Мо аз ганчи шеърҳои ӯ таълим мегирим». Андак фикр кунед, ки «аз ганчи шеър таълим гирифтан» чӣ маънӣ дорад. Ин то айб дар ин аст, ки калимаи «ганҷ» ва феъли «таълим гирифтан» байни худ хеч муносабат надоранд. Аз шеър таълим гирифтан мумкин аст, вале магар аз ганҷ таълим гирифтан имконпазир аст? Ин то савол меояд, ки «ганҷ» чист? Дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» гуфтаанд: ганҷ—хазинаи тилло, нукра ва ҷавоҳирот аст, ки дар ҷое пинҳон кардаанд. Агар ганҷ хазина бошад, аз хазина таълим гирифтан чӣ тавр мешавад? Аз ганҷ тиллову нукра, дурру гавҳар ва мисли инҳо гирифтан мумкин аст, аммо на илму дониш. Илму донишро одатан аз мактаб, аз китоб, аз радиову телевизион, аз сӯҳбати донишмандон ва ҳоказо мегиранд.

Бино бар ин, модомки дар ин ибораи феъли «таълим гирифтан» омадааст, калимаи «ганҷ»-ро кор фармудан мумкин набуд. Лоақал агар мегуфтем, ки «аз мактаби шеърҳои ӯ таълим мегирим», ин гап маънине медошт, зоро дар истиори «мактаби шеър» гӯё шеърро ба мактаб монанд кардаем.

Фаромуш набояд кард, ки худи ибораи «ганчи шеър» но-дуруст нест. Дар забони тоҷикӣ истиори «ганчи сухан» ва мисли он мавҷуд аст. «Ганчи шеър» ҳам аз ҳамин қабил аст. Лекин модомки дар ҷумъа ибораи «ганчи шеър» омадааст, ҳабари ҷумларо дигар кардан лозим буд, ба ҷои феъли «таълим гирифтан» ягон феъли дигар гузоштан даркор буд. Масалан, ин тавр гуфтан мумкин буд: «Мо аз ганчи шеърҳои ӯ дурдонаҳои дониш мечинем». Ин ҷумла ҳеле дабдаба дорад ва муносаби сухани oddии муқаррарӣ нест. Лекин дар ин ҷумла муносабати сухан, таносуби сухан андак риоя шудааст. Аз ганҷ дурдона ба даст овардан мумкин аст. Модомки ганҷ ганчи шеър будааст, пас ин дурдона ҳам дурдонаи дониш аст. Дар ин сурат мо шеърҳои шоирро ба ганцинаи бебаҳое монанд мекунем ва донишеро, ки аз он шеърҳо ҳосил шудааст, пурқиматтарин донише мешуморем. Истиораҳои «ганчи шеър» ва «дурдонаи дониш» ба якдигар муносабате доранд, бино бар ин байни дигар аъзоҳои ҷумла, байни ҳамаи калимаву ибораҳо як нағвъ таносуби маънавӣ ба миён омадааст.

Ин аст, ки яке аз роҳҳон асосии сӯҳтани мачоз ба ҷизе монанд кардани ҷизест. Буниёди мачоз аслан бар ташбех аст. Алоқаи монандӣ дар мачозҳо бâъзан ноаён буда, зуд ба ҷашм намерасад, вале ба ҳар ҳол мавҷуд аст.

Дар пайдо шудани ин алоқаи монандӣ мантиқ роли қалон бозидааст. Мантиқи сухан аз муҳимиатарин шартҳои мачоз аст. Агар ба дурустии мачозе шубҳа пайдо шавад, пеш аз ҳама ба асоси мантиқии он диккат кардан лозим аст.

Барои ин ки масъала равшантар шавад, боз як мисол мөрjem: «Ин кас аз мағзи ноҳун чирк мекофтааст». Мачоз ин то дар ибораи «аз мағзи ноҳун чирк кофтан» аст. Лекин андак фикр кунед, ки мағар аз мағзи ноҳун чирк кофтан мумкин аст?

Ҳаргиз! Ин چо як ибораи маҷозии машҳури ҳалқӣ нодуруст кор фармуда шудааст. Асли он маҷоз аз таги нохун чирк кофтан аст. Дар ин шакл сухан маънидорад ва маъни маҷозии он айбҷӯй, аз корҳои касе нуқсон кофтан, хурдагири мебошад.

Аз ин мисол ҷунин ҳулоса баровардан лозим аст, ки мо бояд маҷозҳои ҳалқиро донем, на фақат маъни онро дуруст фахмем, балки ба шакли он ҳам бо ҷиддият диққат кунем, то ки дар вакти кор фармудан ба ҳато наравем.

Маҷози мазкур ҷанд шакл дорад: **аз таги нохун чирк кофтан**, аз зери нохун чирк кофтан, аз зери нохун чирк ҷустан. Агар ин шаклҳоро муқоиса кунед, мебинед, ки «так» ва «зер», «кофтан» ва «ҷустан» синоним мебошанд, яъне маъни «таг» ва «зер» як аст, «кофтан» ва «ҷустан» низ як маъноро ифода мекунад. Аз ҳамон сабаб ин қалимаҳо ҷои якдигарро гирифта метавонанд. Лекин «мағзӣ»-ро ба ҷои «таг» овардан мумкин нест ҷунки инҳо синоним нестанд. Аз ин рӯ, аз **мағзи нохун чирк мекофтааст** гуфтан норавост, **аз таги нохун чирк мекофтааст** гуфтан лозим аст. Мо бояд донем, ки қадом қалимаро бо қалимаи дигаре ӣаз кардан мумкин аст ва қадомеро не. Онро ҳам бо қадом қалима ӣаз кардан мумкин аст, бо қадоме мумкин нест. Агар ин масъалаҳоро ҳаматарафа ба мулоҳиза нагирем, мантиқи сухан аз байн меравад ва моҳияти маҷоз ҳалал мебинад.

Ҳар маҷоз маъни муайяне дорад. Маъни онро дуруст фахмидан лозим аст. Аз кор фармудани қалимаю иборае, ки маъни онро ҳанӯз дуруст намедонем, худдорӣ мебояд кард. Агар ба маъни қалимае ва ё иборае шубҳа дошта бошем, бояд аввал ба китоби луғат нигоҳ карда, донишу фахмиши худро бисанҷем. Он гоҳ имкон пайдо мешавад, ки қалимаю ибораро ба маъни ҳудаш кор фармоем, на ба маъни дигаре.

Дар ин сурат ҳам мавриди истифодаи ҳар маҷозро донистан лозим аст. Агар ба мавриди истифода аҳамият надиҳем ва тамоми ҷумла, ҳамаи қалимаву ибораҳоеро, ки дар ҷумла ҳаст, ҷумлаҳои болову поёнро ба назар нагирем, мумкин аст, ки аз сухан ҳатто акси маъни матлуб ҳосил шавад.

Ҷунончи ин ҷумларо бинем: **Офтоб тег қашида, оламро гулгун кард.** Мақсади гуянда аз ин гап ҳамин аст, ки офтоб баланд шуда ба ҳама ҷо нур пошид. Лекин ин ҷумла нуқсон дорад. Айби ҷумла ин аст, ки ибораҳои **тег қашидан** ва **гулгун қардан** ба ҳам алока пайдо кардааст. Албатта, ибораи маҷозии «**тег қашидан**»-ро ба офтоб нисбат додан мумкин аст. Лекин азбаски маъни «гулгун» гулранг, сурхранг, сурҳ аст, ҷумлаи боло ҷунин маънное медиҳад, ки гӯё офтоб тег қашида оламро сурҳ кард, яъне ба хун оғушт. Агар нависанде ҷангӣ саҳтро тасвир карда, ҷумлаи мазкурро мевард, гапаш маънное пайдо мекард: дар рӯзи ҷангӣ саҳт гӯё офтоб ҳам тег қашид ва боиси хунрезӣ шуд. Аммо дар ҷое, ки ҷангӣ хунрезӣ тасвир нашудааст, мисли ҷумлаи боло ҷумлае тартиб додан хуб нест.

Яъне дар ин чо гүянда мавриди суханро дуруст ба мулохиза нағирифтааст.

Ин аст, ки ҳар сухан чоеву ҳар нукта мақоме дорад. Ҳар калимаву ибора ва ё мачозеро, ки ба мо маъқул шудааст, дар ҳар маврид, ки рост ояд, кор фармудан гирем, аз эҳтимол дур нест, ки маъниву мантиқ ҳароб шавад. Ҳар суханеро, ки аз китобе ё аз касе ёд гирифтаем, бояд нағз ҳазм кунем, яъне нозукиҳои маъно ва мавриди истифодаи онро ба хубй муайян намоем. Умуман дар ҳар кор хусусан дар сухан назари мавридишинос лозим аст. Ин мавридишиносӣ аз дикқат ва таҷриба ҳосил мегардад, зеро неку кардан аз пур кардан аст.

Дар забони тоҷикий ибораи мачозии ба осмон расидани сар мавҷуд аст. Ба осмон расидани сар киноя аз фаҳр кардан, ифтихормандӣ ва хурсандии ифтихоромез аст. Ин мачоз аз ин-кишофи баъдинаи маънои мачозии калимаҳои сарбаланд, сарбаландӣ ва ибораи сари баланд ҳосил шудааст. Маънои мачозии сарбаланд ифтихорманд ва баландмартаба аст. Барои ифодаи дараҷаи олии фаҳр, яъне барои ин ки аз ҳад зиёд ифтихор доштан ва шоду мамнун будани касе таъкид шавад, ибораи ба осмон расидани сар пайдо шудааст: гӯё сар ҳамчунон баланд аст, ки ба осмон расидааст. Баъзеҳо ин маъниро боз ҳам кувват додани шуда, сарам ба осмони ҳафтум расид мегӯянд, яъне сар на фақат ба осмон, балки ба қабати ҳафтуми он, ба олитарин нуктаи он расидааст. Инҳо ҳама мачозҳои ҳалқӣ мебошанд, ки як ҳисси инсон ва дараҷа ба дараҷа боло рафтани онро хеле барҷаста ифода мекунанд.

Ибораи ба осмон расидани сар дар як чо ба ин тарз дучор омад: «Ин хабарро шунида, аз хурсандӣ сарам ба осмон расид». Ба фикри мо, ин чо аз хурсандӣ зиёдатист. Чунонки гуфтем, худи ибораи «ба осмон расидани сар» маънои хурсандӣ, шодии ифтихоромезро дар бар мегирад. Бино бар ин ҷумлаи мазкурро ин тавр тартиб додан беҳтар буд: «Аз ин хабар сарам ба осмон расид».

Аз ин мисол ҳам дида мешавад, ки мачоз маъниро образнок ва барҷаста ифода менамояд, вале ба шарте ки кувваи онро зоҳир карда тавонем. Агар кас санчида ва дониста кор кунад, мумкин аст, ки як мачози муҳтасар ҷои як тасвири муфассалро гирад. Кувваи тасвирии мачоз он қадар аст, ки бо ду-се калима як ҳисси амиқ, як ҳолати мураккаб, як манзараро нишон дода метавонад, на фақат пеши назар нишон медиҳад, балки сабаб ва моҳияти ҳодисаро мекушояд. Аз ин ҷиҳат имконияти мачоз барои ифодаи мақсад ва тасвири бадей хеле қалон аст. Бесабаб нест, ки мардум ба мачоз ихлоси маҳсус доранд ва нависандагон онро бисъёр ба кор мебаранд.

БАЗИФАИ АСОСИИ МУБОРИЗА ДАР РОХИ МАДАНИЯТИ СУХАН

Пас аз Инқилоби Октябрь расме пайдо шуд, ки ҳар сари чанд гоҳ маҷлисе барпо гардида масъалаҳои муҳимми инкишофи забони адабии ҳозираи тоҷики мухокима мешавад. Масъалаи забон дар замони мо аз муҳимтарин масъалаҳо буда, ахли ҷамъият ба он маҳсусан аҳамият медиҳанд.

Р. Гаффоров боре масъалаи ҷиддие пеш гузашта буд. У диккати моро ба ҳамин ҷиз ҷалб кард, ки дар забони адабӣ, дар забони бадей як ҷараён, як ҳодисаи нав пайдо шудааст, ки аз ҳисоби қалимаю ибораҳои маҳсуси як гурӯҳ лаҳҷаҳои тоҷики — аз ҳисоби лаҳҷаҳои кӯҳистон афзудани дорони забони адабӣ ва бадеи имрӯзаи тоҷикӣ ба мушоҳида мерасад. Вай ҳусусиятҳои ассесии ин ҳодисаи навро, ба фикри ман, бисъёр дуруст муайян кард. Албатта, баъзе мисолҳо, ки Р. Гаффоров овард, мумкин аст, ки мавриди баҳс қарор гиранд, мумкин аст, ки дар бораи мисолҳои алоҳидаи ӯ баҳс кунем, норозигӣ баён кунем, лекин, умуман, масъала бисъёр дуруст гузашта шуд ва диккати моро ба аҳамияти қалони ин ҳодисаи муҳим дуруст ҷалб мекунад. Забоншиносону адабиётшиносон дар бораи аҳамияти қалимаю ибораҳои лаҳҷаву шева, дар бораи аҳамияти онҳо дар забони адабӣ ва адабиёти бадеи бисъёр гап зодаанд, вале Р. Гаффоров, ба назари мо, гузориши ин масъаларо ба савияи наве бардошт.

Забоншиносҳои мо борҳо таъкид кардаанд, ки дар замони советӣ, ки як давраи нави инкишофи забони адабии тоҷикист, баъзе унсурҳо якбора фаъол шуданд, баъзе унсурҳо аз фаъолият монданд, ё ин ки аз истеъмол баромаданд ва ҳоказо. Аз ҷумла баъзе суффиксҳо дар замони мо хеле фаъол шуданд. Суффикси — анда яке аз онҳост. Ҳоло бо суффикси — анда қалима соҳтан хеле бисъёр дида мешавад. Ш. Рустамов ин ҳодисаро вобаста ба таъсири забони русӣ донистааст.

Камина дар вакташ ба як ҷиҳати дигари ин масъала диккат ҷалб карда будам ва ҳоло боз таъкид кардан меҳоҳам, ки аз ҳад зиёд истифода шудани суффикси — анда гоҳ ҳеч зарурати маҳсус надорад, баръакс, ин ҳодиса баъзан ба ғоидан забон ва бурди забон нест, балки бохти вай аст, зоро ҳусни забонро аз байн мебарад. Албатта, бисъёр паҳн шудани суффикси — анда ҳодисан муҳим аст, лекин мо вакте ки ин ҳодисаро аз назар мегузаронем, бояд ҳаминро ҳам ба эътибор гирем, ки чӣ аҳамияте дорад, чӣ роль бозидা истодааст. Мо бояд бинем, ки аз ҳад зиёд ривоҷ ёфтани ҳодисае то чӣ андоза роли мусбат бўзида истодааст ва оё ҳамеша роли мусбат дорад.

Ба ақидаи ман, бо суффикси — анда қалима соҳтан бисъёр осон аст. Ҳар кас ҳам бо ин суффикс қалима соҳтан мегирад. Дар бисъёр мавридҳо муаллифону тарҷумонҳо шаклҳои дигари

калимасозӣ, шаклҳои мувофиқтар, шаклҳои рехтатару зеботареро кофтуков кардан намехоханд ё наметавонанд ва аз ҷустуҷӯ гурехта ба суффикси -андა рӯ меоранд. Дар ин маврид -анда «муҳимбарори» онҳост. Бояд таъкид кунем, ки ин часпак кори забонро ба якрангӣ, вазнинӣ ва дуруштӣ мекашад. Ин часпак хусусан дар истилоҳсозӣ хеле бисъёر истифода мешавад ва ҳол он ки аксаран ҷои дигар суффиксҳо ва дигар шаклҳои калимасозиро гирифтааст. Дар натиҷа интишори -анда боиси маҳдуд шудани забон, то андозае аз гуногуни ва рангорангӣ маҳрум гардидани он шуда истодааст ва нишонаи очизни мо дар ҷустуҷӯи шаклҳои гуногун, дар истфодан ҳама дории забон мебошад.

Масалан калимаҳои насиҳатдиҳанда ва насиҳаткунанда гирем. Ин калимаҳо аз рӯи қоида дуруст сохта шудаанд, лекин дар забон калимаи насиҳатгар ҳам ҳаст. Чунончи, устод Лоҳутӣ гуфтааст:

Насиҳатгар, ҷӣ мепурсӣ илоҷи ҷони беморам?
Усули ин табобатро фақат ҷононаи медонад.

Аз ҷӣ бошад, ки имрӯз «насиҳатгар»-ро қариб тамоман фаромӯш кардаем ва истифодан онро фақат ба ихтиёри шоирон ғӯзаштаем. Охир, насиҳатгар сабуктар ва равонтар аст. Забон сабукиро мепарварад. Сабукиӣ, равонӣ ва сүфтагӣ аз муҳимтарин талаботи услуга аст.

Дар мисоли боло -андა ҷои суффикси «-гар»-ро гирифтааст ва ҳол он ки дар ин маврид -гар ба ҷои ҳуд меомад, ба фикри мо, беҳтар буд. Дар калимаҳои ғамгинкунанда, шодиоваранда ва ҷисми инҳо, ки ҳоло бисъёри дидо мешаванд, низ -андა ба ҷои дигар воситаҳои забон омадааст. Чунончи ғамгинкунанда ҳамон ғамангез аст. Фақат якумӣ вазнин, дуввумӣ сабуку равон аст. Пас ҷаро ғамангез аз байн рафта истодааст? Ҷаро низ танҳо ба ихтиёри шоирон мондааст?

Ба ҷои шодиоваранда ҷаро шодиовар ғуфтан мумкин нест? На фақат мумкин, балки беҳтар аст, зоро шакли аслии ин калима ҳамин шакли кӯтоҳ ва сабук аст.

Дар ин маврид фаромӯш кардан лозим нест, ки ба таври сунъӣ роли як ё якчанд воситай забонро маҳдуд карда, воситай дигареро ба ҷои он ривоҷ додан ҳамеша ба забон зарар меорад ва имконоти онро кам мекунад.

Чанд гоҳ аст, ки дар матбуот ва радиову телевизион ибораи агрегати даравкунанда пайдо шудааст. Ва ҳол он ки онро агрегати дарав ғуфтан мумкин аст. Дар ин сурат ҳам маъно нурра ифода мешавад ва ҳам ибора сабуку рехта ҳоҳад буд.

Дар ибораи «талаботи доимо афзояндаи ҷамъият» калимаи «доимо афзоянда» ба ман маъқул нест, зоро намедонам, ки ба тақозони қадом зарурат сохта шудааст. Калимаи қадими ҷебо ва рехтаву сүфтаи рузофзун маънои «доимо афзоянда»-ро пур-

рә ифода карда метавонад: талаботи рӯзафзуни чамъият, яъне талаботе, ки руз то рӯз доимо меафзояд. Модомки рӯзафзун дар забони мо ҳанӯз маъмул аст, доимо афзояндаи сунъиро сохта баровардан чӣ лозим аст? Он чиро, ки дар ганчинаи забон ҳаст, истифода накардан гуноҳ аст, аммо ба чои он аз худ калимаю ибораҳои дурушту дағал сохта баровардан гуноҳе боз ҳам калонтар, гуноҳи азим аст.

Дар бораи ин, ки бо -андо калима ва ҳатто ибораҳо сохтани мо аксаран аломати бехунарист, боз як мисол меорем. Дар фарҳанги русӣ-тоҷикӣ газовая лампаро ҷароғи бо газ даргиранда тарҷума кардаанд. Тамоман равшан аст, ки ҷароғи бо газ даргиранда тарҷумай ҳарф ба ҳарф, тарҷумай бад аст ва ба ҳеч ваҷҳ номи як чиз шуда наметавонад. Ин ҷо тартибиди-ҳандагони китоби луғат маънәи «газовая лампа»-ро як навъе эзоҳ додаанд ва ҳол он ки вазифаи онҳо ёфтани номи тоҷикии он буд, калимае ё иборае ёғтан буд, ки муносиби ном ва истилоҳ бошад. Агар ба ин чиз номи тоҷикӣ ҷустуҷӯ кунем, масалан, ҷароғи газ гуфтан мумкин аст. Лекин дар вакти таҳрири фарҳанг ба фикри мо, беҳтарин роҳи ҳалли масъала ёфт шуд. «Газовая лампа» газчароғ номида шуд. Ин газчароғ ба қиёси калимаи машҳури ҷинҷароғ сохта шудааст ва ба ғоят рехтаву табий мебошад.

Аз ин мебарояд, ки агар сарватҳои забон, қолибҳои калимасозӣ ва шаклу воситаҳои гуногунро донем ва ҷустуҷӯ кунем, дар бисъёъ мавриди ҳеч эҳтиёҷ намемонад, ки бо суффикси -андо калимаҳои дурушту вазнин ва ибораҳои дароз созем.

Модомки ҷунин аст, аз ҳад зиёд интишор ёфтани суффикси «-андо»-ро, ба назари мо, ҳамеша ҳодисаи мусбат ба шумор овардан мумкин нест. Албатта, -андо дар забон ҳуқуқи комил дсрард, асрҳо боз мавҷуд аст ва минбаъд ҳам маълум ҳоҳад буд. Вале онро факат дар чои худ, дар мавриди зарурӣ истифода кардан лозим аст. Ба фикри мо, ҳозир истифодай -андо ҳар чӣ камтар шавад, бурди ҳусни забон бештар ҳоҳад буд.

Ш. Рустамов дар бораи дефиси баёнияҳо низ сухан рондааст. Камина ҳам дар китоби «Ҳар сухан ҷоеву ҳар нукта мақоме дсрард» аз ин ҳусус изҳори ақида карда будам. Бояд гуям, ки он ақидаи ман ҳанӯз дигар нашудааст. Камина имони комил дорам, ки таркибҳои студентон-тамомкунандагон, муаллимон-агитаторон, инженер-бинокор, революционер-коммунист, коммунист-марксист, ҷанобон-империалистон, механик-ронандон ва мисли инҳо аз ҷиҳати соҳт таркиби тоҷикӣ нестанд. Ин маъниҳо дар тоҷикӣ бояд на бо дефис, балки бо изофа ё пайвандаки «-у» ифода шавад.

Студентон-тамомкунандагон ҳамон студентони тамомкунада гуфтан аст. Муаллимон-агитаторон не, балки муаллимони агитатор гуфтан аст, яъне муаллимоне, ки агитатор ҳастанд, қассоне, ки муаллим ҳастанд, вале агитаторӣ ҳам карда истоданд. Ҷунонки мебинем, ин маъниро бо ҷумләи пайрави муай-

янкунада, бо пайвандаки ки ифода кардан мумкин аст. Аз ин чо маълум мешавад, ки ибораи он ибораи изофист.

Муаллими агитатор гӯем, инро ба маънои агитатора муаллимаш фаҳмидан лозим нест. Аз контексту чумла тамоман равшан хоҳад буд, ки **муаллими агитатор** ба маънои «муаллиме, ки агитатор аст» омадааст. Як ҳикояи Акобир Шарифӣ «Ақаи милиса» ном дорад. Ин чо **акаи милиса** бародари милиса не, балки худи милисаро ифода мекунад, ба маънои милиса-ака омадааст. Мо медонем, ки дар чунин мавридҳо **раис-амак** ва **амаки раис** ҳаммаъно мебошанд.

Инженер-бинокор не, инженери **бинокор** гуфтан беҳтар аст. Зоро вай инженер аст, vale дар соҳаи **бинокорӣ** кор мекунад. **Инженери бинокор** мисли ибораи **устои дурдгар** аст. Устои дурдгар касест, ки усто мебошад, vale факат дурдгарӣ мекунад. Аз ин қиёс инженери **бинокор** ҳам инженерест, ки фақат дар **бинокорӣ** ихтисос дорад. Чунонки **устод-дурдгар** гуфтан мумкин нест, **инженер-бинокор** ҳам набояд гуем.

Механик-ронанда ҳам мисли ҳамин аст. Онро ҳам **механики ронанда** гуфтан матлуб аст. Ба маънои чумла нигоҳ карда, **механику ронада** гуфтан ҳам мумкин будагист.

Дар баъзе мавридҳо ба чои дефис пайвандаки «у»-ро истифода кардан лозим меояд. Ман ақида дорам, ки «отчетно-предвыборное собрание»-ро **мачлиси ҳисоботи-интихоботӣ** не, балки **мачлиси ҳисоботу интихобот** гуфтан даркор аст. Чунки дар чунин мачлисҳо ҳисобот медиҳанд, баъд ҳайати нав интихоб мешавад. Пас, номи ин **мачлис** бояд **мачлиси ҳисоботу интихобот** бошад.

Ибораи **научно-техническая революция**-ро низ ба тоҷикӣ бо «у» ифода карда, инқилоби илмию техниқӣ гуфтан лозим меояд. Ин чо ҳам дар ибораи русӣ дефис ба вазифаи «у»-и тоҷикӣ омадааст. Дар забони русӣ қоиде ҳаст, ки агар ду ходиса ба якдигар саҳт пайваста бошад, пайвандаки «и»-ро соқит карда, бо ёрии дефис аз ду ном як сифат месозанд. «Научная и техническая революция» не, балки «научно-техническая революция» гуфтан чунин маънидорад, ки илму техника саҳт ба ҳам пайваста, як инқилоб ба миён овардаанд. Дар тоҷикӣ саҳт ба ҳам алоқаманд будани ду чиз, ду ҳодисаро ҳамон пайвандаки «у» ифода мекунад. Дар ҳар яке аз ибораҳои нону чой, чойнику **пиёла**, дегу табақ, дафтари қалам ва мисли инҳо пайвандаки «у» ду чизеро ба ҳам пайвастааст, ки якеро бе дигаре тасаввур кардан мумкин нест, ҳарду саҳт ба ҳам алоқаманд ҳастанд. Ба ин қиёс барои таъқиди алоқамандии маҳсуси илм ва техника пайвандаки «у»-ро ба кор бурда, **инқилоби илмию техниқӣ** гуфтан ҷоиз, балки зарур аст.

Ин аст, ки дар ифодаи мағҳумҳои нав кӯр-кӯрона нусха бардоштан мумкин нест, балки маъною мазмуни он мағҳумҳо-ро фаҳмида, дар ин асос шакли тоҷикии ифодаи онҳоро ҷустан

лозим аст. Рафтори эчодкорона аз шартҳон асосӣ дар ифодан мафҳумҳо ва истилоҳоти нав мебошад.

Дар айни замон бояд таъкид кард, ки баъзе мафҳумҳо ба тоҷикӣ аз русӣ айнан гузаштаанд ва минбаъд ҳам ҳоҳанд гузашт. Дар ин гуна мафҳумҳо, бешубҳа, дефис ҳам ҷоиз аст. Мо пеш аз ҳама ибораҳон **марксизм-ленинизм**, социал-демократия ва монанди инҳоро дар назар дорем. Дар ин мавридҳо деғисро на бо «и»-и изофат ва на бо «у» иваз кардан мумкин нест. Онҳо дар тоҷикӣ ҳам ҳамон шаклеро, ки дар забони русӣ доранд, нигоҳ медоранд, яъне боз ҳам «зарур бувад — раво бувад».

Мо аз забони газетаву журналҳо ва радиову телевизион бисъёр шикоят мекунем ва ҳақ дорем, ки шикоят кунем. Вале як гурӯҳ нашрияҳо ҳастанд, ки дар забони онҳо саҳву хото ва вайронию расвой боз ҳам бештар аст. Азбаски ни нашрияҳо барои доираи муайянӣ хонандаҳо маҳсусанд, мо аз онҳо ҳабар надорем, онҳоро намехонем ва дар бораи онҳо гап намезанем. Ман китобчаҳоеро, ки дар бораи ҳочагии қишлоқ, саноат, тиб ва мисли инҳо навишта шудаанд, дар назар дорам.

Мо дар бораи ҳочагии қишлоқ дар забони русӣ ҳам бисъёр китобчаҳое дидаем ё ин ки дар газетаву журналҳо мақола хондаем. Як ҳусусияти муҳимми ин китобу мақолаҳои русӣ он аст, ки аксаран бисъёр содда навишта шудаанд ва ҳарчанд ки тоҷикӣ масъалаҳои мураккаби илмиро ҳам ба муҳокима мегиранд, ба оммаи хонандаҳо мафҳум меоянд. Лекин вақте ки мо ин гуна китобчаҳоро ба забони тоҷикӣ меҳонем, ҳеч чиз фаҳмида наметавонем. **Муаллиф** ё тарҷумон ҳамон ҷизеро, ки дар русӣ бисъёр соддаву фаҳмо буд, ба тоҷикӣ ҳамчунон мегӯяд, ки маъние баровардан душвор аст. Қариб ҳама қалимаҳо тоҷикӣ мебошанд, ҷумлаҳо, ибораҳо низ гӯё тоҷикӣ мебошанд, лекин маъно намебарояд. Кас ҳар ҷумларо ду-се бор хонад ҳам, маъно ҳосил намешавад. Пас, ин гуна китоб ба кӣ лозим аст ва аз чопи он фоида чист?

Чунин китобҳоро аз назар дур гузоштани мо нағз нест. Мо бояд бо чунин таълифоту тарҷумаҳо саҳт мубориза кунем. То он вақте ки тарҷумонҳо ва мутахассисони соҳаҳои гуногуни ислому техника ба тоҷикӣ равшану возех ва фаҳмо баён карданни фикрро ёд намегиранд, ба омма расонидани муваффақиятҳо илму техника душвор аст.

Номафҳумӣ ду навъ аст ва онро эҳтимол номафҳумии субъективӣ ва номафҳумии объективӣ номидан мумкин бошад.

Номафҳумии субъективӣ ба савияи забондонии хонанда во-баста буда, агар хонанда аз забон заҳираи қалон надошта бошиад, баъзе қалимаю ибораҳоро фаҳмида наметавонад ва бино бар ин мати номафҳум мемонад. Ин ҷо айб дар худи хонанда аст ва мо бояд аз ӯ талаб кунем, ки савияи худро баландтар кунад. Баъзе рафиқон аз ин ки дар матбуот қалимаҳон арҷманӣ, омӯзгор ва ғайра кор фармуда мешавад, норозӣ ҳастанд

ва мегүянд, ки ин калимаҳоро хонанда намефаҳмад, бино бар ин ба кор бурданни онҳо лозим нест. Мо ба ин фикр розӣ шуда наметавонем. Чунин калимаҳоро нафаҳмидан айб аст. Ҳар кас, ки онҳоро намефаҳмад, бояд китоби луғат бинад ва коре кунад, ки минбаъд фаҳмад.

Аммо номафхумин объективӣ он аст, ки на бо айби хонанда, балки бо айби муаллиф ё тарҷумон ба миён меояд. Азбаски муаллиф ё тарҷумон мақсадро дуруст баён карда наметавонад, хонанда аз навиштаи ӯ чизе намефаҳмад, яъне худи матн исмафхум аст ва аз хонанда ҷои гила нест.

Ба фикри мо, ҳоло дар Тоҷикистон мубориза бо ҳамин навъи дуввуми номафхумӣ — номафхумии навиштаҳо аз муҳимтарин вазифаҳост. Дар республикаи мо навиштаи номафхум сол то сол зиёд шуда истодааст. Ин ҳолат дар роҳи ба илму маърифат наздиқ кардани оммаи ҳалқ монеаи ҷиддист.

Вазифаи асосии мубориза дар роҳи маданияти сухан аз ҳамроҳи ҷо сар мезанад. Мубориза дар роҳи дуруст ва возеху равшан баён кардани фикр, ба ақидан мо, ҳоло вазифаи асосии забоншиносон ва адабон аст. Агар ин вазифа муввафқият-омез ҳал шудан гирад, навъи якуми номафхумӣ — номафхумии субъективиро аз байн бурдан душвор наҳоҳад буд.

1975

۲ АЗ КАЛИМАҲОИ ЗИЁДАТИ ҲАЗАР БОЯД ҚАРД

Ҳангоми сухан кардан одатан кам ё беш калимаҳое ба кор мебарем, ки ба онҳо эҳтиёче нест, яъне аз ғайри зарурат истифода кардаем. Чунин калимаҳои зиёдатӣ дар гуфтугӯгоҳ ҷандон айби сухан шуморида намешаванд, зоро ба маънои ҷумла ҳалали ҷиддӣ намеоранд, азбаски дар гуфтугӯ ба кор рафтанд, бори зиёдатии онҳо бар гуши шунаванда ҷандон гаронӣ намеорад, баъзан тамоман номаълум мегузарад. Лекин ҳамеша чунин нест. Гоҳ қалимае, ки бидуни зарурат ба ҷумла ҳамроҳ шудааст, ба мантиқи сухан зиён меорад ва ҳусни суханро аз байн мебарарад. Бино бар ин аз калимаи зиёдатӣ бояд ҳазар кунем, эҳтиёт бошем, ки ба сухан қалимае барзиёд иловава нашавад. Ҳусусан дар навишт баъзан бидуни зарурат иловава шудани қалимае айби ҷиддӣ ба шумор меояд.

Пас одатан дар қадом мавридҳо қалимаи нодаркоре ба сухан илова мегардад? Аз қучо донем, ки қадом қалима дар сухан зиёдатист ва қадоме бамаврид омадааст? Оё қонуну қондае ҳаст, ки дар ин масъала рахнамои мо бошад?

Албатта, чунин қонуну қондаҳое ҳастанд. Вале, мутаассифона, он қонуну қондаҳо дар услубшиносии мо ҳанӯз ҳамаҷониба омуҳта нашудаанд, ҳамаи навъҳои истифодай безарурати қалимаю ибораҳоро ҳанӯз муайян накардаем, ба гурӯҳ-

банди наовардаем. Услубшиносон ба ин масъала чандон диккат кнакардаанд ва акнун кәм-кам машғул шуда истодаанд.

Мо холо ба як навъи он диккати шуморо чалб кардан меҳоҳем.

Гоҳ гүянда он чиро, ки худ ба худ маълум аст, таъхидан зикр кардан меҳоҳад, пай намебарад, ки он чизи маълум эҳтиёче ба эзоҳи таъкидӣ надорад. Он гоҳ дар сухан калимаи зиёдатие роҳ мейбад.

Чунончи баъзан гүянда номи мафхумеро пеш аз он мафхум зикр мекунад ва ҳол он ки зарурате барои ин кор нест. Инак, чумлае:

Шоир **хислати** ғарибнавозии қаҳрамонро нишон додааст.

Дар ин чумла калимаи **хислат** зиёдатист. Чаро? Чунки худ аз худ маълум аст, ки ғарибнавозӣ яке аз хислатҳои инсон аст. Бино бар ин дар чумлаҳое аз қабили чумлаи боло **хислати ғарибнавозӣ** гуфтан зарур нест, худи калимаи «ғарибнавозӣ»-ро бе калимаи **хислат** овардан беҳтар аст. Чунончи, дар ҷумлаи боло ба ҷои **хислати ғарибнавозии қаҳрамон** фақат **ғарибнавозии қаҳрамон** гуфтан кифоя аст. Он гоҳ ҷумла ин шакл ба худ мегирад:

Шоир **ғарибнавозии қаҳрамонро** нишон додааст.

Файри зарурат истифода шудани калимаи «хислат» аз ин ҷумла ҳам намоён аст:

У аз **хислати** ватандустии рафиқаш гап сар кард.

Дар ин маврид ҳам ба ҷои аз **хислати** ватандустии рафиқаш фақат **аз ватандустии рафиқаш** гүем, беҳтар аст, чунки боз ҳам як **хислати** инсон будани ватандустиро таъкид кардан ҳеч зарур нест, зоро он чиро, ки аён аст, баён кардан нишонаи мавридиношиносист.

Мулоҳиза фармоед, ки агар гүем: «Ватандустӣ мухимтарин **хислати** рафиқи ман аст», дар ин ҷумла калимаи **хислат** бачо омадааст. Ба чӣ ваҳӯ? Ба он ваҳӯ, ки як **хислати** инсон будани ватандустиро хабар намедихад, балки онро чун мухимтарин **хислате** аз чанд ҳаслати як шахс таъкид менамоид, яъне ҷузъе-ро аз кулл ҷудо мекунад. Калимаи «**хислат**» дар ин ҷумла вазифаи муъйян дорад, аз ҳамин сабаб онро аз ҷумлӣ партоғтани мумкин нест. Пас такрор мекунам; «Ватандустӣ мухимтарин **хислати** рафиқи ман аст» гүем, дар як ҷумла омадани калимаи «**ватандустӣ**» ва калимаи «**хислат**» ходисаи муқарририст. Аммо дар аксари мавридҳо, ки калимаи «**хислат**» бо номи конкрети ҷуд дар алоқамандии изоғӣ меояд, чунончи, ҳангоме ки **хислати** ҳушфеъӣ ё **хислати** бадфеъӣ, **хислати** камгапӣ ё **хислати** сергапӣ, **хислати** нотарсӣ ё **хислати** тарсончакӣ ва ҳоказо мегӯем, калимаи «**хислат**»-ро аксаран зиёдатӣ ба кор мебарем.

Чунонки мебинем, **хислати** **сергапӣ** бад аст гуфтани хуб нест, **сергапӣ** бад аст гуфтани лозим аст, лекин **сергапӣ** **хислати** бад

аст гуфтан чандон нодуруст нахоад буд, зеро боз ҳам калимаи «хислат» дар ҷумла ҷунин мавқеъе гирифтааст, ки анда-ке барои як хислатро аз дигар хислатҳо, яъне ҷузъро аз кулле чудо кардан имкон дорад. Вале дар ин сурат ҳам калимаи «хислат»-ро фурӯ гузоштан мумкин аст; **Сергапӣ бад аст.**

Аммо агар дар ин маврид нуфузи хислатеро дар сириши шахсе таъкид кардан бошем, беҳтар аст, ки масалан, гӯем: **Сергапӣ дарди бад аст.**

Дар ин сурат маъни сухан якбора хеле қувват меёбад. То чӣ андэза қувват ёфтани мантиқи сухан аз муқоисаи се таҳрири он ҷумлаи боло аён мегардад;

1. Сергапӣ хислати бад аст.
2. Сергапӣ бад аст.
3. Сергапӣ дарди бад аст.

Чун маъни ин се ҷумларо муқоиса мекунем, пай бурдан душвор нест, ки ду ҷумлаи аввал, яъне «сергапӣ хислати бад аст» ва «сергапӣ бад аст» маъни мухимме надорад; гӯянда ба ҷӣ сабабе гапи маълумеро мегӯяд. Аз ҷунин суханрони худдорӣ варзидан беҳтар аст, ҳусусан ки дар таҳрири якум — «Сергапӣ хислати бад аст» калимаи «хислат» зиёдатист ва аз ин рӯ ҷумла на танҳо дар маъни, дар шакл ҳам айб дорад, айб болои айб омадааст.

Фақат таҳрири охир — сергапӣ дарди бад аст суханест, ки аз маъни ҳоли нест, маълумотеро дар зимн дорад, моҳияти сергапиро мекушояд, мефаҳмонад, ки сергапӣ аз ҷумлаи касалиҳои саҳтест ва онро муолиҷа бҶад кард. Аз ин рӯ, ҷумлаи мазкур кирои гуфтан, шунидан ё хондан мекунад.

Аз он ҷӣ гуфта шуд, маълум мегардад, ки калимаи «хислат» дар забони ҳозира баъзан бемаврид ва ғайри зарурат истифода шуда истодааст. Ба ин сабаб дар истифодаи он эҳтиёт зарур аст.

Чунин калимаҳо боз ҳастанд. Масалан, калимаҳои **вокиа** ва **ҳодиса** аз ҳамин ҷумлаанд.

Дар маҷлисҳо, дар матбуоти ҷорӣ калимаҳои «вокиа» ва «ҳодиса» аз фаъолтарин калимаҳоянд, аммо аксаран бидуни зарурате ба кор мераванд. Чунончи ҷумлаҳои зеринро ба мулоҳиза оред:

Ҳодисаҳои ба дарс наомадани талабагон кам шуд.

Вай дар бораи ҳодисаҳои қаҳрамонӣ ва фидокории ҷангварон ҳикоя кард.

Вокиаҳои бетартибиро пешгирий кардан лозим аст. Ва ғайра.

Дар ҳамаи ин мавридҳо ҳам «ҳодиса» ва «вокиа»-ро аз ҷумла партофтани мумкин, балки беҳтар аст. Ба ҷои ҳодисаҳои ба дарс наомадани талабагон ба дарс наомадани талабагон гӯем ё ҳодисаҳои қаҳрамонӣ ва фидокории ҷангварон»-ро қаҳрамонву фидокории ҷангварон гӯем, маъни зараре намебинад,

балки сухан сабуктар мешавад. Пас он ҳама «ҳодиса» ва «вокиа»-ҳо зиёдатй будаанд.

Яке аз чунин калимаҳо, калимаи **кор** аст. Масалан, ба ин чумла дикқат кунед;

Корҳои обёйр қардани заминҳоро ба охир расониданд.

Акнун бинед, ки агар аз ин чумла калимаи «корҳо»-ро партоем, маъни халал намебинад;

Обёйр қардани заминҳоро ба охир расониданд.

Яъне калимаи «корҳо» зиёдатй будааст. Дар ин чумла боз як калимаи зиёдатй ҳаст. Агар ба чои;

Обёйр қардани заминҳоро ба охир расониданд.

Гӯем, ки;

Обёйрии заминҳоро ба охир расониданд.

Маъни дигар намешавад; **Обёйр қардани заминҳоро ва обёйрии заминҳо** дар маъни як аст. Худи калимаи «обёйр» амалеро мефаҳмонад ва бино бар ин дар чумлаи мазкур феъли ёвари «кардан»-ро ба он илова намудан шарт нест.

Аз ин маълум мешавад, ки аз он чумлаи на чандон калоне ду калимаро кӯтоҳ қардан мумкин будааст. Асли чумла ин буд; «Корҳои обёйр қардани заминҳоро ба охир расониданд». Баъд мо онро ба ин шакл овардем: «Обёйрии заминҳоро ба охир расониданд». Дар ин сурат маъни халал надид, лекин сухан сабуктар шуд, аз ду унсури нодаркор озод гардид. Суҳанро аз ҳама унсурҳои нодаркору зиёдатй тоза кардан аз муҳимтарин шартҳои услуб аст.

Гушгузор бояд кард, ки ҳоло калимаи **кор** дар бисёр мавридҳо бидуни зарурате ба сухан илова шуда истодааст, ки тамоман норавост.

Чунончи мулоҳиза фармоед:

— Бюрои маҳсусе бо кори тартиб додани рӯйхат машғул аст.

Аз ин чумла ҳам «кор»-ро партофтани мумкин буд; «бо кори тартиб додани рӯйхат» не, балки «бо тартиб додани рӯйхат машғул аст»

Е ки ба ин чумлаҳо дикқат кунед;

Дар кори соҳтани станцияи электрикӣ ёрмандӣ медиҳад.

Бешубҳа, аз ин чумла ҳам «кор»-ро партофтани мумкин буд: «Дар кори соҳтани станция» не, балки «дар соҳтани станция» гуфтан беҳтар буд.

Дар чумлаи зерин калимаи **кор** ҳатто маъниро андак вайрон кардааст:

Ба кори планро ичро намудани управлениҳ ҳиссаи калон гузаштем.

Бубинед, тартибиҳандай ин чумла «кори планро ичро намудан» гуфтааст, яъне гӯё худи планро не, балки кори планро ичро намудаанд. Бегумон, дар ин сурат мантиқ осеб диддааст.

Аз ин рӯ мо мегӯем, ки чумлаи болоро ба тарзи дигаре соҳтан лозим буд. Чунончи на «кори планро ичро намудани управ-

ления», балки «ичрои плани управления» гуфтан бехтар буд. Дар он сурат чумла ин шакл мегирифт:

Ба ичрои плани управления ҳиссай калон гузоштем.

Ба фикри мо, ин таҳрир бехтар аст, зеро дар ин сурат на танҳо «кор», балки «намудан» ҳам аз чумла афтид, яъне ду калима кўтоҳ шуд, матлабро на бо 9 калима, балки бо 7 калима адо кардем.

Аз он чӣ гуфта шуд, хулоса, ба фикрам, ҳамин аст, ки ҳар гоҳ аз рӯи одат истифодай калимаи кор лозим ояд, андак андеша кунем, ки дар ин чумла «кор» ҳақиқатан зарур аст ё не.

Дар сухан аз ғайри зарурат омадани калима аз чумлаи нуқсонҳои ҷиддии услугуб аст: аз масрифи нолозими калима фикр хира мешавад, маънӣ зуд ба факри хонанда, хусусан шунаванда намерасад. Яъне калимаҳое, ки зиёдатӣ омадаанд, ба ифодаи маънӣ ҳалал меоранд, барои равшану возех баён шудани матлаб зарар мерасанд. Калимаҳои зиёдатӣ монанди ҷизҳои нодаркоре мебошанд, ки ба рӯи хона партофтаем ва ба пои кас печида, ба чунбуҷул ҳалал медиҳанд.

Бехтар он аст, ки чун чумлае соҳтем, зуд як аз назар гузаронем, ки калимаҳои зиёдатӣ надошта бошад.

1988

НА ҲАМА СИНОНИМҲО ҲАМСАНГАНД

Шарти асосии хусни сухан он аст, ки мақсад бояд ба он тарзе ки лозим аст, ифода шуда бошад, на ба тарзи дигаре.

Албатта, як фикрро ба чанд тарз баён кардан мумкин аст. Як гапро ҳеч гоҳ ду кас як ҳел намегӯяд, балки ҳар кас ба тарзи дигаре, ба таври ҳуд адо мекунад. Ҳатто як кас як гапро ду бор гӯяд, аксаран дар дафъаи дуввум такрираш дигар мешавад. Ҳар яке аз мо вакти китоб хондан чандин бор пай бурдаем, ки хусусан нависандагони забардаст дар баёни гуногуни матлаб қобилияти маҳсусе доранд ва агар фикреро ду бор ё якчанд бор такрор кардан лозим ояд, ҳар дафъа аз дафъаи аввал бехтар ва барчастатар адо намуда, такмил мединанд, ҷиҳатҳои дигари онро зоҳир менамоянд. Имконияти забон дар баёни гуногун зиёд аст. Агар чунин намебуд, дар бисёр мавридиҳо сухан якранг мешуд ва касро дилгир мекард.

Вале масъалаи гуногуни шакли баёнро дуруст фаҳмидан лозим аст. Онро ба ин маънӣ фаҳмидан лозим нест, ки ҳар кас ҳар навъ ки ҳоҳад, гап задан гирад, ба қадом тарз ки ҳоҳад, навиштан гирад. Не, медонем, ки забон қоидаву қонун дорад, хусни баён шарту шароит дорад, ки ба онҳо риоя кардан лозим аст.

Яке аз ин шартҳои муҳим дурустии баён аст. Яъне фикр бояд дуруст баён шуда бошад, ончунон ифода шуда бошад, ки хонанда ё шунаванда мақсадро дуруст фаҳмад. Агар матлаб

дуруст ифода нашуда бошад, аз сухан маъное намебарояд ё мумкин аст, ки маънои дигаре ҳосил шавад.

Гоҳо чунин ҳодисае руй медиҳад, ки фикр умуман дуруст баён шудааст, vale ба шакли дурушту дағал ифода гардидааст. Баёни дурушту дағал, носуфтаю нотаришида яке аз аввалин аломатҳои пастии маданияти сухан аст.

Дар қадом вақт сухан дурушту мешавад? Чизҳое, ки ҳусни суханро аз байн мебаранд, бисёранд. Мо ҳоло факат ба якчанди онҳо таваккуф менамоем.

Масалан, ин чумларо аз назар гузаронем: «Ногоҳ садои тирхолиқунӣ шунида шуд». Ин чумла як айб дорад. Айби он дар калимаи «тирхолиқунӣ» мебошад. Ин калимаи мураккаб аз се қисм иборат аст: якум — калимаи тир, дуввум — калимаи ҳолӣ ва саввум — асоси феъли кардан. Албатта, калимаи мураккаб аз се-ҷор қисм иборат бошад, вазнин ва дурушту ҳоҳад шуд. Лекин гап факат дар ин нест, ки ин калима хеле вазнин омадааст. Ин шакли калимасозӣ дар забони тоҷикӣ мавҷуд аст ва онро истифода кардан мумкин аст. Пас нуқсон дар чист? Нуқс ин аст, ки дар ин маврид чунин калимаи мураккаби вазниро истифода кардан ҳеч лозим набуд. Ба ҷои «садои тирхолиқунӣ баромад» гуфтан «садои тир баромад» гуфтан кифоя буд. Маънои ибораи «садои тир» ва «садои тирхолиқунӣ» як аст. Ба ҷои яке аз ин ибораҳо дигареро гузорем, маъно тағъир намеёбад. Ин ду ибҳора дар ифодаи маъни ба ҳам баробаранд, vale ҳангоми истифода ба эътибори шакл баробархукуқ нестанд. Ибораи «садои тир» ба маротиб бартарӣ дорад, ҳуқуқи он хеле зиёдтар аст. «Тирхолиқунӣ» барин калимаҳои гарони сертаркибро факат баъзан аз ноилоҷӣ ба кор бурдан мумкин аст, яъне факат дар мавриде, ки матлабро бо калимаи сабуктару рехтатаре ифода кардан мумкин на-мешавад, маҷбуран истеъмол кардан ҷоиз аст.

Дар мисоли боло ба ҷои як калимаи соддаи сабук калимаи дарози вазнине көр фармуда шуда бошад, баъзан ба ҷои як калимаи рехтаи кӯтоҳ ҳатто ибораи дарозеро ба кор мебаранд. Аз ин ҳам сухан вазнин мешавад.

Мисол: «Талаботи рӯз то рӯз афзояндаи ҳалкро таъмин мекунем». Дар ин чумла айб дар ибораи «рӯз то рӯз афзоянда» мебошад. Дар асл ин ибора нодуруст нест, сохташ ва шаклаш дуруст аст. Вале зоҳирان дуруст аст, моҳиятан нуқсон дорад. Чунки ба ҷои ибораи дароз, ки аз ҷор қалима иборат аст, як калима — калимаи кӯтоҳу рехтаи «рӯзафзун»-ро гузэштан мумкин буд. Он гоҳ чумла ба ин шакл медаромад: «Талаботи рӯзафзуни ҳалкро таъмин мекунем». Ҳоҷати исбот нест, ки қадоми ин ибораҳо равонтару зеботаранд: ибораи «талаботи рӯз то рӯз афзоянда» ё ибораи «талаботи рӯзафзун»? Ба фикри ман, модом ки матлабро бо ду калима — **талаботи рӯзафзун** ифода кардан мумкин будааст, панҷ калимаро қатор кардан хуб нест.

Аз ин чо як масъалаи бисёр мұхим пеш меояд. Он касе, ки ибраи «талаботи рӯз то рӯз афзоянда»-ро сохтааст, хабар на доштааст ё ба ёдаш наомадааст, ки дар забони точкӣ калимаи рехтан рӯзағзун мавҷуд аст ва ин калима айни ҳамон маъноро ифода мекунад. Аз ин чо чунин хулоса мебарояд, ки сарватҳои луғавии забонро аз худ кардан лозим аст, ҳар чи зиёдтар калимаи донистан, имконоти гуногуни забонро аз худ намудан даркор аст, на факат донистан, балки истифодай онҳоро ёд гирифтанд зарур аст. Мухтасаргүй ва соддабаёнӣ ба калимадонӣ, ба донистани имконоти забон вобаста аст. Ҳарчӣ зиёдтар калимаи донем, аз имконоти гуногун ҳар чи бештар хабар дошта бошем, ҳоҳем тавонист, ки суханеро, ки баъзеҳо бо як чумла ё як ибораи дароз баён менамоянд, бо як-ду калима ифода кунем.

Барои ин ки мақсад равшантар шавад, боз чанд мисол меорем.

Чунончи, ин чумларо бинем: «Ӯ баргҳои шамол овардаги-ро рӯфта истода буд». Ин чумла вайрон нест, дуруст аст. Лекин ҳасу ҳошок ва баргҳоеро, ки шамол овардааст, дар точкӣ бодовард мегӯянд. Модом ки дар ин маврид калимаи маҳсусе мавҷуд будааст ва гӯё ин чиз номе доштааст, пас ҳамин калима, ҳамин номи онро донистан ва гуфтан зарур аст. Яъне ба ҷои ибораи баргҳои шамол овардагӣ ибораи баргҳои бодовард-ро гузоштан беҳтар мебуд. Он гоҳ чумла чунин таҳрир мейфт: «Ӯ баргҳои бодовардро рӯфта истода буд».

Чумлаи дигар: «Дар ин дуқонҳо матоъҳои бо даст бофташуда бисёр буд».

Ин чо ба ибораи матоъҳои бо даст бофташуда дикқат кунед. Ин маъноро ба тарзи дигар адҳо кардан мумкин буд. Чизеро, ки бо даст бофтаанд, дастбоф ё дастибофт мегӯянд. Ин гуна калимаҳо дар точкӣ бисёранд. Чунончи, чизеро, ки бо даст сохтаанд, дастсоз мегӯянд, ҳӯрокеро, ки касе бо дasti худ пухтааст, дастпухт меноманд, чизе, ки бо даст навишта шудааст, дастнавис ном дорад ва ҳоказо. Дастбоф ва дастибофт низ ҳамин қабил аст. Азбаски калимаҳои рехтаву зебои дастбоф ва дастибофт мавҷуд аст, агар матоъҳои бо даст бофташуда гӯем, сухан ранги оддӣ, примитив ва дурушт мегирад. Ибораи бо даст бофташуда аз чор калима иборат аст: «бо», «даст», «бофта», «шуда». Ба ҳамин ҳам дикқат кардан лозим аст, ки дар калимаи «бофташуда» ду сифати феълӣ ҳаст: «бофта» ва «шуда». Як чо омадани ду сифати феълӣ, ба ҳам часпидан ва як калимаи мураккабро ташкил додани онҳо низ он қадар хуб нест, мумкин ва ҷоиз аст, вале аксаран зебо нест. Ба ҷуз ҳамаи инҳо, дастофт ё дастибофт номи чизе, номи сифатии он аст, ин номи кӯтоҳу мӯҷазро як сӯ гузошта, матлабро бо як ибораи дарози баёнӣ адо кардан аксаран нишонаи мавридиношиносист.

Чунонки мебинем, ибораи матоъҳои бо даст бофташуда айби

бисёр дорад. Бино бар ин аз ин ва инчунин ибораҳо худдорӣ бехтар аст.

Боз як мисол: «Дар ҷси аз ҳама тангтари дара ҳарсанге пеши роҳро банд карда буд».

Аз ин чумла ба ибораи «ҷси аз ҳама тангтари дара» дикқат ҷалб мекунем. Бояд гӯем, ки гузаргоҳи тангро **тангно** мегӯянд. Калимаи **тангно** ҷанд маънидорад. Вале бештар аз ҳама ба ду маъно меояд. Якум — дара, дараи ӯх, ки низ ҷои танг аст. Дуввум — гузаргоҳи танг, гузаргоҳе, ки васеъ нест. Пас дар ҷумлаи боло ба ҷои ибораи ҷси аз ҳама тангтари дара ибораи **тангнои дара**-ро овардан лозим буд. Ибораи «ҷси аз ҳама тангтари дара» аз панҷ калима иборат аст. Ва ҳол он ки «тангнои дара» гӯем, айни ҳамон маъниро бо ду калима ифода мекунем. Яъне як калимаи «тангно» ҷои ибораи дэрои ҷор қалимаро мегирад.

Аз мисолҳои боло дидем, ки як калимаи мураккаби **рӯзатғузун** низ вазифаи ҷор қалимаро иҷро кард ва калимаи мураккаби «дастбеф» ба ҷои се калима омад. Аз ин ҷо маълум мешавад, ки калимаҳои мураккаб сабуккунанда бори сухан мебошанд. Як сабаби пайдоиши калимаҳои мураккаб низ ҳамин аст, ки мақсад кутоҳ, муҳтасару мӯҷаз ва равону зебо баёни гардад. Калимаи мураккаб дар забони тоҷикий ҳеле бисёр буда, муҳимтарин қисми ганчинаи луғавии онро ташкил медиҳад. Иқтидори забони тоҷикий дар ин аст, ки калимаи мураккаб бисёр дӯрад.

МО бояд аз ин иқтидори забон, аз ин сарватҳои бепоёни ганчинаи луғавии он бехабар набошем.

Албатта як ҳамаи сарватҳои забонро аз худ карда на-метавонад. Ганчинаи забон онҷунон бузург аст, ки ҳатто бузургтарин нависандагон ҳам ба ҳамаи ҳонаву таҳхонаҳои он роҳ ёфта наметавонанд. Нависандагони бузург ҳам фақат як қисми сарватҳои забонро ба даст меоранд. Чунончи мегӯянд, ки Фирдавсӣ дар «Шоҳнома» ҳамагӣ нӯҳ ҳазор калима кор фармудааст ва ҳол он ки ҳозир дар забони адабии тоҷикий қарib сад ҳазор калима ҳаст. Дар замони Фирдавсӣ, дар асри X калимаи мураккаб ҳанӯз кам буд. Лекин, бешубҳа, дар он давра ҳам дар забони мо калима ҳеле зиёдтар аз он буд, ки дар «Шоҳнома» истифода шудааст.

Модом ки нависандагони бузург ҳам ба тамоми сарватҳои забон даст ёфта наметавонистаанд, аз мо мардуми оддӣ ҷои гила нест. Бо вуҷуди ин мо бояд кӯшиш кунем, ки забонамон то ҳадди имкон сарватманд бошад, маданияти суханамон то рафт баланд равад.

Бо мақсади ин ки шумо қувваи худро дар муҳтасаргӯй санҷида тавонед, бинед, ки аз ҷумлаҳои зерин қадом ибораҳоро бо як калима (як калимаи мураккаб ё содда) ифода кардан мумкин аст:

Як одами қадаш баланд ва пойҳояш дароз даромада омад.

У чанд рўз боз алафи хушк ёфта наметавонист.
Дар як тарафи дўкён зарфҳои аз гил сохташуда чида шуда буданд.
Ин кас ҳоло ҳам техникаи сохташ кўхнашударо кор мефармояд.

1970

ЧАСПАКИ «-ГАР» ВА «-ЧИ»

Калимаи тамошобин дар забони адабии асрҳои гузашта эҳтимол дучор наояд, vale дар забони ҳалқии тоҷикӣ маъмул аст ва аз ҳамин сабаб дар замони мо дар забони адабӣ ҳам ба қатори маъмултарин калимаҳо гузашт.

Солҳои охир дар баробари **тамошобин** баъзе шаклҳои дигари он, ҷунончи, **тамошогар** ва **тамошочӣ** ҳам ба истифода даромад. Мо, ки чандин сол боз дар забони адабӣ ба **тамошобин** одат карда будем, **тамошогар** ва **тамошочӣ** ба назарҳо ацибу ғарib намуд ва ҳоло баъзе рафиқон ба истифодай онҳо эътироz доранд. Сабаби эътироz он аст, ки одатан суффиксҳои **-гар** ва **-ҷӣ** ба исмҳо пайваста, касбу машғулият ва хислати шахсро ифода менамояд ва ҳол он кӣ гӯё **тамошогар** ва **тамошочӣ** на касбу машғулият ва на хислатро намефаҳмонад. Файр аз ин, таъкид гардид, ки **тамошогар** дар луғатҳо қайд нашудааст. Бино бар ин тавсия мекунанд, ки аз истифодай **тамошогар** ва **тамошочӣ** бояд ҳуддорӣ шавад.

Ба факри мо, ба истифодай **тамошогар** ва **тамошочӣ** эътироz кардан даркор нест. Бояд ҳамиро ба назар гирем, ки часпаки **-гар** ва **-ҷӣ** дар ин маврид ҳилоғи маъно наомадааст. **Тамошогар** ё **тамошочӣ** касест, ки дар як муддати муайян ба тамошо машғул аст, яъне **-гар** ва **-ҷӣ** дар ин калимаҳо ҳам шуғл ва машғулиятро ифода мекунад ва ба вазифаи аслии худ омадааст. Аз ин рӯ, метавон гуфт, ки ин калимаҳо дуруст сохта шудаанд, дар соҳти онҳо қўида зиён надидааст. Модомки онҳо ҳилоғи қоида набудаанд, ҳаққи мавҷудият доранд.

Тамошогар ва **тамошочӣ** аз ҷумлаи он калимаҳое нестанд, ки қаламкашҳои уҳданобарои имрӯза соҳта бошанд. Ҳардуи онҳо дар форсии адабии ҳозира кайҳо боз мавҷуданд, дар забони адабии тоҷикӣ ҳам таърихчае доранд. Ҷунончи, дар достони устод Лоҳутӣ «Точу байрак», ки солҳои сӣ, яъне на дар Эрон, балки дар Тоҷикистон таълиф шудааст, **тамошочӣ** ба наzar мерасад:

Тамошочиён ҳам зи андоза беш,
Биригоди Ориф ситода ба пеш.

Тамошочӣ дар гуфтугӯи форсӣ ва тоҷикӣ шояд ба наздикиҳо пайдо шуда бошад. Пайдоиши он эҳтимол ҷунун воеъ шуд, ки суффикси **-ҷӣ**, ки аз забонҳои туркӣ омад, дар калимаи **тамошогар** ва **тамошочӣ** мавҷудият мегардишид.

мошой чои суффикси форсии -й-ро гирифт. Тамошой дар гузашта гоҳ-гоҳ истифода мешуд. Масалан, «Бар тамошиёни ин бүстон пинҳон намонад, ки...» (*Абулҳасани Фароҳонӣ*). Ин калима дар навиштаҳои устод Лоҳутӣ ҳам ба дид меояд: «Байни тамошиёни... калтаккорӣ сар шуд» (VI, 101). Тахмин меравад, ки ҳамин -й баъдтар ба -чӣ табдил шуд.

Набояд фаромӯш кард, ки **тамошой** дар забони адабии имрӯзai тоҷикӣ ками дар кам истеъмол мешавад ва ба пиндори камина, камтар ба кор рафтана什 бехтар аст, зоро чунонки дар поинтар ҳоҳем дид, ин ҷо -чӣ ҷои дигар воситаҳои маъмултару табиитарро гирифтааст.

Дар бораи ин ки **тамошогар** ҳам дар забони адабии имрӯзai тэҷикӣ ҷизи нав нест ва таърихчае дорад, набояд шубҳа кард. Чунончи, **тамошогар** дар асари устод Айнӣ «Достони сайри Ширбадан», ки соли 1899 навишта шудааст, ҷанд бор дӯзор мешавад. Аз ҷумла:

Ба саввум макон низ ҷои нишаст
Тамошогаронрост аз таҳтабаст.

Дар як мақолаи устод Айнӣ, ки ба соли 1919 тааллук дорад, **тамошогарӣ** истифода шудааст: «Мо форсиён ҳанӯз дар ӯҷаи бехабарӣ **тамошогарӣ** мекунем».

Пас, имрӯз ҳам дар баробари **тамошобин(ӣ)** истифода шудани **тамошогар(ӣ)** боиси афзоиши имкониятҳои забони адабӣ ҳоҳад гардид. Агар бо як шакли калима маҳдуд нашавем ва шаклҳои гуногуни онро ҷӯем, забон факат бурд мекунад, зоро аз якрангӣ мебарояд.

Дар «Луғатномаи осори С. Айнӣ» 12 калимаи соҳтаву мураккаб ҳаст, ки ҷузъи асосии онҳо **тамошо** мебошад. Аксари онҳо калимаҳои олиҷонобе мебошанд: **тамошобин**, **тамошобинӣ**, **тамошогар**, **тамошогарӣ**, **тамошодӯст**, **тамошогоҳ**, **тамошозор**, **тамошокун**, **тамошокунанда**, **тамошокунон**, **тамошоталаб**, **тамошона**. Равшан аст, ки устод Айнӣ эн имкониятҳоеро, ки аз **тамошо** сар мезананд, пурра истифода кардааст. Албатта, ҳамаи инҳоро (шояд ғайр аз **тамошодӯст**) устод аз заҳирағоҳҳои забони ҳалқ берун овардааст. Чунин истифодаи пурраи имконоту андӯхтаҳои забон имрӯз ҳам зарур аст.

Модомки **тамошогар** кайҳо боз дар забони тоҷикӣ вуҷуд доштааст, ҷӣ шуд, ки мо онро ҷанд гоҳ қариб тамоман фаромӯш карда, факат бо **тамошобин** маҳдуд шудем? Сабаб чист, ки солҳои ҳафтоду ҳаштод **тамошогар** боз ба ёд омад ва фаъол шуд?

Ба назари мо, ҷавоби ин суол чунин аст: солҳои шасту ҳафтод дар забони адабии тоҷикӣ як майли муҳим — қушише дар роҳи беш аз пеш устувор карданӣ меъёрҳои ҳалқиву классикиӣ ва асолати сухан қувват гирифт. Ҳусусан насли нави шоирион қӯшиш карданӣ, ки аз сухани оддӣ ва эбшуста, аз баъзе шаклҳои дуруши ё вайрон, ки солҳои сиву чил дар забони ада-

бій рох ёфта буданд, дурій үйнанд. Ин тамоюл ба наасри бадей ва забони матбуоти өзін ҳам таъсир кард. Яке аз натичаҳо ин буд, ки суффикси -гар фаъол шуд. Азбаски -гар яке аз во-ситахои маъмули ҳалқиву классикии қалимасозист, дар забони адабии имрӯза фаъол шудани он ҳеч ҷои тааҷҷуб надорад. Аз ҳамин ҷост, ки қалимаҳо аз қабили пайвандгар, баёнгар, равшангар, намоёнгар, таҳиягар на танҳо ба навиштаҳои бадей ва илмӣ, ҳатто ба истилоҳэт ва публицистикай матбуоти өзін рох ёфтанд. Баъзеи ин қалимаҳо аз забони ҳалқ ё адабиёти классикии гирифта шудаанд ва баъзеашон наванд.

Ин як ҷиҳати процесси муҳимми фаъол шудани суффиксӣ -гар буд. Ҷиҳати дигари процесс он аст, ки кам-кам вазифаи суффиксҳои -андага ва -ҷӣ низ ба -гар гузаштган гирифт. Қалимаҳо, ки солҳои сиву чил бештар бо -андага ва -ҷӣ соҳта мешуданд, ҳоло бо -гар низ соҳта мешаванд: ҳоло истисморгар, шуришгар, намоишгар, кафшергар ва монанди инҳо ба ҷои истисморкунанда, шуришҷӣ, намоишҷӣ, кафшерҷӣ бештар истироҳа мегарданд. Пайвандгар, баёнгар, равшангар, намоёнгар ва монанди инҳо низ 15—20 сол пештар асосан бо -андага соҳта мешуданд: пайвандкунанда, баёнкунанда, равшанкунанда, намоёнкунанда мегуфтем. Имрӯз дар ҷунин мавридиҳо аз анда даст қашида, ба -гар бартарӣ додани мо ҳодисаи муҳим ва шояд факат мусбат аст.

Бояд фаромӯш накунем, ки суффикси -андага ба қалима ғоҳ андак ва ғоҳ хеле вазнинӣ меорад, аммо қалимае, ки бо -гар соҳта шудааст, аксаран сабуку равон аст. Иро аз мисолҳои бисёре, масалан, аз муқойсаи истисморкунанда ва истисморгар, равшанкунанда ва равшангар, созишунанда ва созишгар, молишиҳанда ва молишгар, нишониҳанда ва нишонгар фахмидан мумкин аст. Аз ин сабаб мо ақида дорем, ки дар он мавриди фаъол шудани -гар ва маҳдуд шудани доираи амали -андага тасодуған рӯй надодааст, балки вобаста ба қонунҳои дохилии забон аст, ки ҳамеша рӯ ба сӯи сабуку равонӣ дорад.

Дар ҷанд соли охир маҳдуд шудани вазифаи суффикси -ҷӣ ва ҷои онро гирифтани -гар ҳам натиҷаи қувват ёфтани амали қонунҳои дохилии забон аст.

Солҳои сиву чил суффикси -ҷӣ аз ҳад зиёд фаъол шуд. Баъзехо инрӯ нишонаи устувор гардидани бунъёди ҳалқии забони адабӣ медонистанд, valee аксаран дар ҳақиқат ҷунин набуд. Баръакс, фаъол шудани -ҷӣ боиси танг шудани доираи амали баъзе воситахои дигар гардид. Ин ҳолат ба забони адабӣ андак маҳдудият ва якрангӣ овард ва ҳол он ки маҳдудияту якрангӣ ҳеч ғоҳ нишонаи ҳалқият наҳоҳад буд.

Барои ин ки ба ин ҳақиқат бовар хосил кунем, қалимаҳои поинро аз назар гузаронидан лозим аст: насиҳатҷӣ, гавғочӣ, ғайбатҷӣ, пардозҷӣ, ҳуҷумҷӣ, ҷанҷолҷӣ таркидуњӯҷӣ, ҷиноятҷӣ, сиёсатҷӣ, тадқиқотҷӣ, тарбияҷӣ, тасаввуғҷӣ, дурӯғҷӣ, таслимҷӣ ва ғайра. Ҷунин қалимаҳо солҳои сиву чил ва панҷоҳ

бисёр сохта шуданд. Ба ин тарз калима сохтан осон аст ва шояд аз ҳамин сабаб мавриди меҳри маҳсуси баъзе қаламкашҳо қарор ёфт. Чанде аз ин калимаҳо дар забони ҳалқ — дар баъзе лаҳчаҳо диди мешавад (масалан, дурӯғчӣ, воҳимачӣ, пардозҷӣ, гайбатҷӣ), калимаҳои дигар аз рӯи ҳамин намуна сохта шудаанд ва гоҳ дар маъно тобиши маҳсус, масалан, оҳангӣ киноямез доранд. Бо вучуди ин, тамоман равшан аст, ки бисёре аз онҳо дар натиҷаи суст шудани эҳсоси мавридишиносӣ, дар натиҷаи гурехтан аз ҷустуҷуи шаклу тарзҳои мувофиқтар ба миён омада буданд. Агар аз эсонкорӣ ҳуддорӣ намуда, ба талаботи баландтари забони адабӣ ҷавоб гуфтан ҳоҳем, масалан, дурӯғчӣ, насиҳатҷӣ, пардозҷӣ не, балки дурӯғгӣ, насиҳатгар, пардозгар, ё ки ҷиноятҷӣ, тақлидҷӣ не, балки ҷинояткор, тақлидкор, инчунин сиёсатҷӣ не, балки сиёсатмадор ё сиёсатфурӯш гуфтан лозим меояд, яъне факат бо суффикси -ҷӣ маҳдуд нашуда, тарзу шаклҳо ва воситаҳои гунонро ҷустану ба кор бурдан даркор аст. Зотан забони адабӣ дар бисёр мавридҳо аз забони гуфтугӯй айнан нусха намебардорад, балки баъзе маҳдудиятҳои гуфтугӯро бартараф карда, барои корбасти имконоти фаровони забони ҳалқ замина тайёр менамояд. Дар натиҷаи ҳамин тақозои забони адабӣ буд, ки солҳои шасту ҳафтод калимаҳое аз қабили сиёсатҷӣ, танқидҷӣ, тарбияҷӣ, таслимҷӣ, ҳуҷумҷӣ дигар ба вучуд наомаданд ё хеле кам шуданд.

Ин гап чунин маъни надорад, ки ҳоло -ҷӣ аз амал мондаст ва дигар бо ин суффикси калима сохтан мумкин нест. Не, дар забони адабии ҳозираи тоҷикӣ бисёр калимаҳое ҳастанд, ки суффикси -ҷӣ дар онҳо хеле бамаврид ҷомадааст. Масалан, хизматҷӣ, ширкорҷӣ, тракторҷӣ, колхозҷӣ, сарҳадҷӣ, ташкилотҷӣ тупҷӣ, конҷӣ ва гайра аз ҳамин қабиланд.

Дар қадом мавридҳо -ҷӣ бештар ба кор меравад? Чунин ба назар мерасад, ки суффикси -ҷӣ монанди суффикси -гар касбу машгулиятиро фаҳмонад ҳам, бештар машгулият бо кореро не, балки машгулият бо чизро ифода менамояд. Инро аз калимаҳои наве, ки дар замони советӣ сохта шудаанд, пай бурдан мумкин аст: тракторҷӣ, телефонҷӣ, телеграфҷӣ, пулемётҷӣ, мартенҷӣ, вертолётҷӣ, бульдозерҷӣ, тайёраҷӣ («Парвози тайёраҷиҳои советӣ ба Америка» — *Лоҳутӣ*), скрипкаҷӣ, прокатҷӣ, табельҷӣ, нефтҷӣ, мошинаҷӣ, парвозҷӣ ва монанди инҳо. Аксари чунин калимаҳо аз исмҳои наве сохта шудаанд, ки номи ҷизҳои тозабаромад ва маҳсули илму техникии замониро мефаҳмонанд. Дар миёни чунин калимаҳо калимаҳое ҳам ҳастанд, ки бо -ҷӣ аз исми хос ва ҷинс исми мӯҷарради ифодагарӣ як равияи илмӣ ва иҷтимоиву сиёсӣ ё қасбу машгулият сохта шудааст: ленинҷӣ, стахановҷӣ, инқилобҷӣ, ҳалқҷӣ, республикаҷӣ, алоқаҷӣ, хизматҷӣ ва гайра.

Албатта, баъзеи ин калимаҳоро ба тарзи дигаре ҳам сохтан мумкин буд, ҳатто шояд беҳтар мебуд, ҷунончи: ленинӣ,

стахановӣ (чун мӯҳаммадӣ, исавӣ — исавиён), инқилобкор ва ғ. Вале маҳз бо часпаки -ҷӣ сохтани онҳоро зарур доистаанд.

Аксарияти чунин калимаҳои нав солҳои сиву чил сохта шудаанд. Солҳои ҳафтоду ҳаштод ҳам бисёре аз номҳои касбу хунар, ки дар зиндагӣ фаровон пайдо шуда истодаанд, бо -ҷӣ шакл гирифтаанд. Вале як қисми чунин номҳои нави имрӯзӣ касбу хунар, чунончи касбҳои техникий хеле ғайри оддӣ ва хунук менамоянд. Зеро чунонки доктори илми филология Бозор Тилавов қайд карда буд, «аксарияти мутлаки исмҳои бо суффикси -ҷӣ сохташуда характеристики гуфтугӯй, лаҳҷавӣ дошта, ҳодисаҳои майшию муқаррарио ифода мекунанд» («Мавқеи истеъмоли суффикси -ҷӣ», «Маориф ва маданият», 3 авг. с. 1978). Оре, хусусияти лаҳҷавию гуфтугӯни суффикси -ҷӣ аксаран суханро оддӣ карда ба пастмаҳакӣ мекашад ва ҳамин ҳолат сабаб шудааст, ки бисёре аз калимаҳои нави дорои -ҷӣ дар забони адабӣ нобачо ва бегона менамоянд. Як сабаби он, ки солҳои ҳафтоду ҳаштод истифодаи -ҷӣ дар истилоҳсозӣ кам шуд, шояд ҳамин бошад.

МО бовар дорем, ки то андозае маҳдуд шудани амали -ҷӣ ва ба ин ваҳҳ афзудани роли дигар воситаҳо, аз ҷумла фаъол шудани суффикси -гар тамоюли пурсамаре дар инкишофи забони адабист. Албатта, на амали -ҷӣ ва на амали -гар-ро бояд ба таври сунъӣ маҳдуд нақунем ва ё афзоиш надиҳем. Аммо дар ёд доштан лозим аст, ки имкониятҳои -гар беспёён аст. Бо ин суффикс калимаҳои ачибе сохта шудаанд. Аз навъҳои гуногуни исм бо -гар калимаи нав сохтан мумкин аст.

Дар забони мо калимаҳое аз қабили ситоишгар, ромишгар, гузоришгар, созишгар, шуришгар, варзишгар, ороишгар, пуршишгар ҳастанд. Инҳо ду часпак доранд: -иш ва -гар. Бо вучуди ин, гароние аз онҳо эҳсос намешавад, ҳама сабук ва равон мебошанд. Аз ин қёлиб ҳатто ҳоҳишгарӣ сохта шудааст, ки хеле зебо ва хушсадост. Чунончи, дар ин байти Фирдавси:

Ки ҳоҳишгарӣ кун ба наздики шоҳ,
Зи кирдори мо то бубахшад гуноҳ.

Ҳоҳишгарӣ аз қабили он калимаҳои муқаррарӣ нест, ки одатан бо -гар сохта мешаванд. Модат кардаем, ки бо -гар асосан калимаҳое ба монанди коргар, кордгар, заргар, дуредгар, ситамгар, тавонгар, ҳилагар, яъне исмҳое, ки касбу кор, шуғл ва хислатеро мефаҳмонанд, ба вучуд меоянд. Аммо ҳоҳишгарӣ аз ин қабили калимаҳо нест, то андозае ғайриёдӣ менамояд, агарчи низ шуғлро ифода мекунад. Чунин калимаҳо аз эҷодиёти дигар нависандагон ҳам ёфт мешаванд. Чунончи, дар «Маснавии маънавӣ»-и Ҷалолиддини Румӣ ҳангомагарӣ ба ҷашм мерасад, дар луғатномаи ҷондомади Ӯнсурӣ пирӯзгар ва ёдгар диде шуд, аз фарҳанги осори Ҷомӣ калимаҳои ачибе ба мисли бахшишгарӣ, мотамгарӣ, марамматгарӣ, назорагарӣ, равшангар, тоатгарӣ, ҳарошгар, хидматгарӣ, ҷавлонгарӣ ба му-

шоҳида омад. Дар шеъри Низомӣ калимаи сухангар ба ҷашм расид:

Ин сухангар сухан ба поён бурд,
Ҳар он касе ки бар он сухан биспурд.

Калимаҳои ачибе, ки бо -гар ба вуҷуд омадаанд, бисёранд. Боз ҷанде аз энҳоро номбар мекунем: **муомилагар** (ба маъни савдогар), **фурӯшгар**, **сийёсатгар** («Сиёсатгарони давраи Коҷор» — номи як асари Ҳонмалики Сосонӣ), **хиёнатгар**, **имдодгар**, **оғозгар**, **таънагар**, **бедодгар**, **додгар** (Андеша намо, ғайри ту ҳам додгаре ҳаст — *Махфи*), **насиҳатгар**, **бодгар**, **тӯҳматгар**, **нолагар**, **санъатгар**, **ислоҳгар**, **маломатгар**, **сайдгар** ва ғайра ва ҳоказо.

Дар ин асос дар замони мо калимаҳо бештар мавриди истифода қарор ёфтаанд, ки шояд аксаравон дар асоси калимаҳои мазкур нав соҳта шуда бошанд. Чунончи: **бунёдгар**, **пайвандгар**, **эъёғар**, **таҳиягар**, **таълимгар**, **таъмингар**, **тарғибгар**, **ободгар**, **ифодагар**, **эҷодгар**, **намоёнгар**, **баёнгар**, **нигоргар** (яъне наққош: «нигоргарони бинои театр») ва монанди инҳо.

Чунонки мебинем, имконоти **-гар** дар калимасозӣ гӯё ҳадду канор надорад. Бо **-гар** аз навъҳои гуногуни калимаҳо калимаи нав сӯҳтан мумкин аст. Ин барои сарватафзоии забон имконоти фаровоне фароҳам меорад.

Аз ин ҷиҳат «Луғатномаи осори С. Айнӣ» басо ибратори музикӣ аст. Аввало, бояд гӯем, ки чунонки аз ин луғатнома маълум мешавад, дар оғаридаҳои устод Айнӣ -ҷӣ хеле зиёдтар аз **-гар** ба кор рафтааст. Ба шумурди камина, ин ҷо 103 калима **-ҷӣ** ва 75 калима **-гар** дорад. Дар ҳақиқат эҷодиёти устод барои фаъол шудани **-ҷӣ** роли калон бозида буд. Инрэ аз он ҷо ҳам мефаҳмем, ки устод баъзе калимаҳоро гоҳ бо **-ҷӣ** ва гоҳ бо **-гар** соҳтааст: **исъёнҷӣ** — **исъёргар**, **танқидҷӣ** — **танқидгар**, **тӯҳматҷӣ** — **тӯҳматгар** ва ғайра, яъне шояд таъкид кардан хостааст, ки дар чунин мавриди **-ҷӣ** ва **-гар** баробарҳукук мебошад. Дар айни замон устод бо ин кораш гӯё байни **-ҷӣ** ва **-гар** мусобиқае эростааст, ки дар ифодай маънӣ ва тобишҳои он, дар шакл ва хушсадои вай қадоме аз инҳо бартирий дорад. Ҳоло намедонем, ки устоди бузургвор аз ин ҷиҳатҳо ба қадоми ин суффиксҳо бартарӣ медод, умуман яке аз онҳоро бехтар мединист ё не. Лекин ба назари мо чунин мерасад, ки дар ин «мусобиқа» ба эътибори хушоҳангӣ бурд насиби калимаҳоест, ки бо суффикси **-гар** омадаанд. Дар бисёр мавриди онҳоро бартар дӯнистан лозим меоянд.

Дигар ҷиҳат, ки аз «Луғатномаи осори С. Айнӣ» маълум мешавад, ин аст, ки дар асарҳои ӯ ҳам домани истифодаи **-гар** ба ғоят фароҳ аст. Дар навиштаҳои устод ҳам на танҳо калимаҳои маъмулу одатие аз қабили **косагар**, **кулолгар**, **рехтагар**, **барзгар**, **ишвагар**, **бедодгар**, **истилогар**, **балки** баъзе калимаҳо ҳам дучор меоянд, ки аз рӯи тасаввуроти имрӯзаи мо ғай-

риоддй менамоянд. Чунончи, калимаҳои зерин хеле ҷэлиби диккатанд: зулмгар, истилоҳгар, ихтирогар, мунозирагар, танқидгар, тарбиятгар, ҳуҷумгар, ҷағогар ва монанди инҳо. Мо ҳоло бо -гар ин гуна калимаҳо намесозем ё кам месозем. Ва ҳол он ки соҳтан мумкин будааст ва аз ин таҷриба устод бояд бебахра намонем.

Бозор Тилавов соли 1979 дар мақолаи «Мақоми суффикси «гар» ва «гарӣ» («Мағриф ва маданият», 16 авг. с. 1979) масъала пеш гузашта буд, ки имконоти фаровони суффиксҳои -гар ва -гарӣ дар забони адабии имрӯза ҳанӯз дуруст дарк нагардидааст ва пурра истифода нашуда истодааст. Мо ҳамфирни ин муҳаккӣ ҳастем. Дороиҳои забон ва имкониятҳои ҳар яке аз воситаҳои он бояд пурра истифода шавад. Фақат дар ҳамин сурат иқтидори забони адабӣ пайваста афзоиш меёбад.

Хуллас, ки, ба назари мо, доираи амали часпаки -гар-ро танг гирифтан лозим нест. Баръакс, имкониятҳои фаровони ин суффиксро истифода кардан даркор аст, набояд фаромӯш кард, ки -гар дар калимасозӣ яке аз мушкилкушоҳову муҳимбарорҳост. Мо ақида дорем, ки дар солҳои охир то андозае фаъол шудани -гар барои афзоиши сарватҳои ганҷинаи калимаҳои соҳта, барои устувор шудани пояҳои ҳалқии забони адабии ҳозира ва меъёрҳои классикии он дорои аҳамияти маҳсусест.

Ба ин ваҷҳ дил меҳоҳад, ки ба хизмати аҳли қалам ҷанд таклифе пеш гузашта шавад. Мақсад аз ин таклифҳо суръат афзудан ба раванди имрӯзани инкишофи забон аст, яъне он ҳодисаҳое, ки ба мушоҳида мерасанд, бештар бояд вусъат ёбанд.

Пешниҳоди якум ин аст, ки кам шудани амали суффикси -ҷӣ минбаъд ҳам бояд давом кунад. Беҳтар аст, ки суффикси -ҷӣ фақат вазифаи асливу асосии худро иҷро намояд, яъне чунонки дар боло дидем, машгулияти бӯзиҳои ифода кунад ва аз калимаҳои навзухур калимаҳои тозае созад. Ин гап чунин маънӣ дорад, ки суффикси -ҷӣ баяд ҷои дигар воситаҳо, чунончи ҷои -гар, -гор, -кор, -андо ва монанди инҳоро нағирад, дар сурате ки бо ин воситаҳо калимаи нав соҳтан мумкин нест, бояд -ҷӣ ба кор дарояд, яъне асосан ҳамон равияе, ки дар забони мо бо пайдиши калимаҳои қабили ғойтунҷӣ, мошинаҷӣ, пулемётҷӣ, тракторҷӣ, колхозҷӣ, ташкилотҷӣ, почтажӣ оғоз ёфта буд, бояд давом кунад.

Пешниҳоди дуввум. Дар забони тоҷикӣ — дар сухани умум ё баъзе лаҳҷаҳо ва ё ҳатто дар забони адабӣ, чунонки зикраш гузашт, калимаҳои мавҷуданд, ки гоҳ бо -ҷӣ ва гоҳ бо -гар истифода мешаванд, яъне ду шакл доранд. Чунончи:

танқидҷӣ
тадқиқотҷӣ
танобҷӣ
тӯҳмәтҷӣ
ҷопҷӣ

танқидгар
тадқиқгар
танобгар
тӯҳматгар
ҷопгар

шүришчӣ	шүришгар
ғавғочӣ	ғавғогар
ғайбатҷӣ	ғайбатгар
кафшерҷӣ	кафшергар
зиёратҷӣ	зиёратгар
инқилобҷӣ	инқилобгар
иистисморҷӣ	иистисморгар
исъёнҷӣ	исъёнгар
машваратҷӣ	машваратгар
мунозираҷӣ	мунозирагар
пардозҷӣ	пардозгар
парвозҷӣ	парвозгар
қадоқҷӣ	қадоқгар
андовачӣ	андовагар

Ба андешаи мо, беҳтар аст, ки дар забони адабӣ шакли аслии ин калимаҳо, яъне он шакл, ки бо -гар ба миён омадааст, истифода гардад. Дар он сурат бунёди адабии забон ва асолати классикии он бештар устуворӣ хоҳад ёфт.

Пешниҳоди саввум. Дар сухани умум ё дар баъзе лаҳчаҳо калимаҳое боздид мешаванд, ки гоҳ бо -чӣ ва гоҳе бо дигар воситаҳо шакл гирифтаанд. Дар ин ҳам ба он воситаҳои дигар бартарӣ дода шавад, ба фоидан забони адабӣ хоҳад буд. Чунончи:

мустанликаҷӣ	мустанликадор
навбатҷӣ	навбатдор
хазинаҷӣ	хазинадор
анборҷӣ	анбордор
чойхонаҷӣ	чойхонадор
иштирокҷӣ	иштирокдор
инқилобҷӣ	инқилобкор
таклидҷӣ	таклидкор
аълоҷӣ	аълоқор, аълохон
алоқаҷӣ	алоқакор
зироатҷӣ	зироаткор
сабабҷӣ	сабабгор
дуруғҷӣ	дуруғгӯй
қалобаҷӣ	қалобарес
мухториятҷӣ	мухтэриятҷӯй
сарҳадҷӣ	сарҳадбон
назариятҷӣ	назариядон
миллатҷӣ	миллатгарой
бозорҷӣ	бозорӣ
ҷанҷолҷӣ	ҷанҷолӣ

Ақидаи мо ин аст, ки дар забони адабӣ чунин калимаҳо на бо -чӣ, балки бо он воситаҳои дигар ба кор раванд, беҳтар буда, ба талаботи маданияти сухан созгортар аст.

Аз номи олатҳои мусикӣ бо илова кардани суффикси **-ӣ** калимаҳое соҳта мешаванд, ки навозандагони он олатҳро ифода мекунанд: **танбӯрӣ**, дуторӣ, сеторӣ, **ғижҷакӣ** ва гайра. Ва ле чунонки дар тамошӣ, бозорӣ, ҷанҷолӣ ва монанди инҳо дар калимаҳои ифодагари навозандагони олатҳои мусикӣ ҳам баъдтар **-ҷӣ** ба ҷои **-ӣ** гузашт: **танбӯрӣ** — **танбӯрҷӣ**, дуторӣ — **дуторҷӣ**, **рубобӣ** — **рубобҷӣ**, **ноӣ** — **найҷӣ**, **сурнӣ** — **сурнайҷӣ**, **қонунӣ** — **қонунҷӣ**, **ғижҷакӣ** — **ғижҷакҷӣ** ва ҳоказо. Баъзеи ин калимаҳо ҳоло ба ду шакл — ҳам бо **-ӣ** ва ҳам бо **-ҷӣ** кор фармуда мешаванд.

Ба фикри мо, он ҷо, ки суффикси **-ӣ** нигаҳдорӣ шудааст ва ҳанӯз аз байн нарафтааст, коре кардан лозим аст, ки мавқеаш устувор гардад. Аз ин рӯ, дар забони адабӣ **танбӯрӣ**, дуторӣ, **рубобӣ**, **ғижҷакӣ**, **қонунӣ** ба кор равад, ба матлаб мувофикаст.

Дар баъзе исмҳои ифодагари созандагон мавқеи **-ҷӣ** басо устувор буда, гӯё бозгашт ба **-ӣ** дигар имкон надорад. Дар ин сурат зӯран аз **-ҷӣ** даст қашидан ва ба **-ӣ** баргаштан нашояд. Яъне, ба ақидаи мо, **найҷӣ**, **сурнайҷӣ**, **нақорачӣ** (усул дар дасти **нақорачӣ** — зарбулмасал) дар забони адабӣ ҳам ҳуқуқи комилро дорост. Лекин ба ҷои доирачӣ дар забони адабӣ доира-даст кор фармуда шавад, бехтар будагист, зоро ин калимаи ҳалқии зебои хушсадоест, ки аз он садои худи доира ба гӯш мерасад.

Калимаҳои нави ифодагари созандагиро, ба фикри мӯ, бо суффикси **-ҷӣ** сохтан лозим меояд: **скрипкаҷӣ**, **пианиноҷӣ**, **гармонҷӣ**, **саксофонҷӣ** ва гайра. Дар ин мавридиҳо гоҳ ба ҷои **-ҷӣ** асоси феъли навохтан **навоз**-ро ба кор мебаанд: **роялнавоз**, **пианинонавоз**, ҳатто **рубобнавоз**. Камина ақида дорам, ки аз ҷунин калимасозӣ ҳуддӣрӣ варзидан бехтар аст. Чаро ки дар ин гуна мавридиҳо истифодай асоси феъли навохтан расм нашудааст ва маълум нест, ки ҷаро солҳои сӣ ҷунин расме ҷорӣ кардан хостанд ва номи як дастай машҳури онвактаро «**Ансамбли занони рубобнавоз**» гуфтанд. Ин саҳв гӯё акунун ислоҳ шудааст ва ҳоло онро «**Дастай бонувони рубобӣ**» меноманд, ки дуруст ва зеботар аст.

Пешниҳоди ҷорум. Гоҳ ба калимаҳо, ки бо **-ҷӣ** соҳта шудаанд, боз як суффикси дигар **-гӣ** илова мекунем: **абрешимҷӣ**, **миллатҷӣ**, **тӯҳматҷӣ**, **таркидуньҷӣ**. Агар саҳв накунам, ин тарзи калимасозӣ дар қатиҷаи ба тоҷикий қӯҷонидани шакли ўзбекии **-ҷӣ+лик** пайдо гирифтааст, яъне аз **пахтачилик**, **миллатчилик** ва амсоли инҳо гирифта шудааст. Лекин айнан нусхабардорӣ шудааст, аз ин рӯ ноҷаспон менамояд.

Албатта, бисёр ҷизҳо ба забони мо аз дигар забонҳо айнан омадаанд ва ин аксаран ҳаргиз айб нест. Аз ҷумла ҳуди суффикси **-ҷӣ** аз ўзбекӣ бидуни дигаргуние ба забони мо гузаштаст ва ҷунонки дидем, ҷои баъзе воситаҳои тоҷикиро ишғол кардааст. Инро як ҳодисаи қонунманди забон бояд доност.

Хусусан ки аз қадим ба форсӣ ҳам як суффикси -ҷӣ мавҷуд буд ва ҳоло фақат дар калимаҳое монанди **фарғонаҷӣ**, **ваҳъёҷӣ**, **техронҷӣ** бокӣ мондааст. Суффикси туркии -ҷӣ ба он суффикси қадими форсӣ шаклан ба кулӣ ва мазмунан аз баъзе чиҳатҳо монандӣ дорад ва шояд аз ҳамин сабаб нисбатан ба осони ба забони тоҷикӣ гузашт.

Аммо ба тоҷикӣ гузаштани **ҷӣ+ѓӣ** (**чи+лик**)-ро аз ҷумлаи ҷунин рӯйдодҳои табии донистан душвор аст. **Ҷӣ+ѓӣ** на ҷизе сода, балки як шакли мураккаб аст ва ҳол эн ки хусусан шаклҳои мураккаб агар айнан ба забони дигаре гузаронида шаванд, гоҳ ҷун ҷизи ғайриоддӣ ва бегонае аз табиият дур мемонанд. Ҳамин ҳолат аз калимаҳое, ки **ҷӣ+ѓӣ** доранд, эҳсос мешавад. Бино бар ин, камина таклиф пеш мегузорам, ки то ҳадди имкон аз истифодаи ин шакл ҳуддорӣ бояд кард. Маъниро, ки **ҷӣ+ѓӣ** ифода менамояд, бо дигар воситаҳои муқаррарии тоҷикӣ адо кардан мумкин аст. Аз ҷумла: **тӯҳматҷӣ** — **тӯҳматкорӣ**, **тӯҳматгарӣ**; **миллатҷӣ** — **миллатгарӣ**, **миллигарӣ** (ки солҳои охир бештар расм шуда истодааст), **абрешимҷӣ** — **абрешимдорӣ**, **абрешимпарварӣ**; **таркидуњӯҷӣ** — **тарки дунёӣ**.

Оҳирин таклифи мо ба он назъи калимаҳо даҳл дорад, ки бо суффаксҳои **-гар+ӣ** ва **-ӣ+гар+ӣ** соҳт ёфтаанд. Ҷунин калимаҳо дар гуфтугӯ, хусусан дар лаҳҷаҳои шимол бештар ба ҷашм меҳӯранд: **одамгарӣ**, **навигарӣ**, **боигарӣ**, **ваҳшигарӣ**, **босмачигарӣ**, **аҳмакигарӣ**, **харигарӣ**, **тезигарӣ**, **дӯстгарӣ**, **сустгарӣ** ва дигарҳо. Дар забони адабии бадеиву илми асрҳои гузашта низ калимаҳое ҳастанд, ки ба ин қолиб реҳта шудаанд: **сӯғигарӣ**, **туркигарӣ**, **форсигарӣ**, **соғигарӣ**, **девонагарӣ** (номи забоне дар Ҳинду Покистон), **самарқандигарӣ** (Ин самарқандигарихо бо ҳуҷандӣ то ба қай? — *Қамол*). Дар навиштаҳои устод Айнӣ ҳам аз ин калимаҳо ҷонде мавҷуд аст. Баъзе аз ҷунин калимаҳо дар замони мо аз лаҳҷаҳо ба забони адабӣ даромада истодааст.

Вале миёни он калимаҳои дорои **-ӣ+гар+ӣ**, ки дар асрҳои гузашта дар забони адабӣ пайдо шудаанд ва онҳое, ки дар айёми мо ба навиштаҳо роҳ ёфта истодаанд, як фарқи ҷиддӣ ҳаст. Калимаҳое, ки устодони замонҳои пешин истифода намудаанд, ҷунончи, **сӯғигарӣ**, **туркигарӣ**, **форсигарӣ** ва гайра ҷунон соҳте доранд, ки аз се суффикси онҳо якеро аз ҷо ҷунбонидан мумкин нест ва агар якеро партоем, маъни ҳалал мебад ё дигар мешавад. Яъне ҳар ҷузъи ин калимаҳои соҳта ба сифати як унсури зарурии ҳатмӣ роль бозидаанд. Ин шарти муҳимми калимасозӣ дар баъзеи он калимаҳое, ки имрӯз аз гуфтугӯ ба навиштаҳо меоянд, низ риоя гардидааст. Масалан, **ваҳшигарӣ** ба маъни ҷонде мавҷуд аст ва фарзан агар **гар+ӣ** аз он сӯқит гардад, маъни тамоман дигар ҳоҳад буд: аз **ваҳшӣ** то **ваҳшигарӣ** фарқ қалон аст. Бинобар ин дар ин калима ҳам паси якдигар омадани ду-се часпак ҳодисаи қонунмандест. Леп-

кин аҳмақигарӣ, тезигарӣ, дустигарӣ, навигарӣ, нағзигари, пас-тигарӣ, зӯригарӣ чунин нест. Аз ин калимаҳо -гар+ӣ партофта шавад ҳам, маъни ҳамон аст, ки буд: асосан аҳмақигарӣ ҳамон аҳмақӣ ва тезигарӣ ҳамон тезӣ мебошад, навигарӣ ҳамон на-вист. Аксаран ҳаммаъно будани ҳарду шакли ин калимаҳоро аз он ҷо мефаҳмем, ки дар дохили ҷумла миёни маъни онҳо ҳудуде нест: аҳмақигарӣ накун ва аҳмақӣ накун, тезигарӣ фои-да надорад ва тезӣ фоида надорад, навигариҳон рӯз ва нави-ҳои рӯз ба назари ман аз ҳам фарқ надоранд. Агар дар ҳақи-кат чунин бошад, ҷандон эҳтиёҷ намемонад, ки аз навӣ нави-гарӣ созем, аз тезӣ тезигарӣ ба вучуд орем, аз дӯстӣ дӯстига-рий эҷод қунем ва ҳоказо.

Пешниҳоди мо ин аст, ки дар истифодаи ин навъи калима-ҳои ҳалқӣ эҳтиёт зарур аст. Ҷунонки суханварони замонҳои гузашта фақат баъзе аз чунин калимаҳоро маъқул доностаанд ва ба он шарт истифода кардаанд, ки ҳама часпакҳо бамав-кеъ омада бошад, беҳтар он аст, ки мо ҳам имрӯз ин дастурро сармашқи кор қарэр дихем ва аз истеммоли безарурати он навъи чунин калимаҳо, ки ду-се суффикс маъни онҳоро дигар накардааст, ҳуддорӣ варзем.

Албатта, навъи дуввуми ин калимаҳо — онҳое, ки часпаки -гар+ӣ маъноро дигар накардааст ва зидатист, низ аз рӯи зарурат қобили истифодаанд. Ҷунончи, корбурди онҳо дар аса-ри бадей барои характеристики персонаж метавонад пурса-мар бошад. Дигар мавридҳои муносиб низ пайдо мешудагист. Вале дар забони адабии асиљ, дар он сурат ки дар назди забони адабӣ ва ҳусни сухан талаботи саҳт мегузорем, ба ақи-даи мӯ, ҳуддорӣ аз навъи дуввуми калимаҳои дори -ӣ+гар+ӣ матлуб аст.

Дар байни навъи дуввуми ин калимаҳо калимаи **ҳонигарӣ** низ ҳаст. Ин ҳам се часпак дорад: **ҳон-и-гар-ӣ**. Пайдоиши он дар забони тоҷикӣ ба гумони қавӣ, пас аз инқилоб аст: онро ҳангоми тарҷумаи истилоҳи русии ҳанство соҳтаанд. Ҷунончи, қокандское ҳанство — ҳонигарии Қўқанд, Бухарское ҳанство — ҳонигарии Бухоро. Яъне ҳонигарӣ аз истилоҳоти имрӯзai ил-ми таъриҳ аст. Лекин, ба фикри мо, ин калима дар забони адабӣ ба сифати як истилоҳи илмӣ ҳуқуқи мавҷудият надо-рад. Сабаби асосии чунин ҳуқми қатъии мо ин аст, ки кали-маи ҳонигарӣ чун як истилоҳи ҷамъиятиву сиёсии расмӣ дар вакъташ, дар айёми мавҷудияти давлати Қўқанд, Бухоро ва Хева вучуд надошт. Дар забони русӣ нисбат ба ин давлатҳои Осиёи Миёна истилоҳи ҳанство ба кор мерафт, вале худи ҳо-кимони ин давлатҳо ё ҳалқи авоми онҳо нисбат ба давлату мамлакати худ аз истилоҳи ҳонигарӣ истифода намекарданд. Калимаи ҳонигарӣ асосан пас аз нест шудани он давлатҳо дар навиштаҳои таъриҳшиносон ба расмият даромад. Ва ҳол он ки ин кор дуруст набуд. Мо ин давлатҳоро имрӯз ҳам дар ил-ми тоҷикӣ ба он ном, ки дар вакъташ дар доираҳои расмии он

кишварҳо қабул шуда буд, бояд номбар кунем. Мо имрӯз онҳоро чӣ тарз ки худашон худро ном гузашта буданд, бояд ном гирен ва ҳақ надорем, ки аз пеши худ номе сохта ба онҳо нисбат дихем ё ки номеро, ки дигарҳо ба онҳо нисбат додаанд, мо ҳам қабул намоем.

Агар аз ин дидгоҳ ба таъриҳи нигарем, бояд ба ёд орем, ки давлати Бухоро аморат ва ҳокимони он амир номида мешуданд. Пас, имрӯз ҳам бояд аморати Бухоро гӯем, на ҳонигарии Бухоро, инчунин амири Бухоро гӯем, на ҳони Бухоро! Аммо Қўқандро давлати ҳонияи Қўқанд ва ҳокими онро ҳони Қўқанд гуфтан лозим меояд. Ҳамчунин бэяд давлати ҳонияи Хева ва ҳони Хева гуфта шавад. Ҳатто ҳангоми тарҷуман матни сарчашмаҳои русӣ, ки дар ин маврид қалимаи ҳанство корбаст омадааст, мо бояд давлати ҳония бигӯем, зеро муродифи ҳанство ҳамин аст. Аммо агар ба ҷои аморати Бухоро дар сарчашмаи русӣ Бухарское ҳанство омада бошад ё ки амири Бухоро ҳон номида шуда бошад, он гоҳ мачбур ҳаstem, ки онро давлати ҳонияи Бухоро ва ҳони Бухоро тарҷума кунем, зеро дар ин сурат бо фаҳмишу номгузории дигарон (кишварҳои дигар) сару кор дорем ва онро бояд айнан риоя намоем. Дар ҳамин сурат ҳам қалимаи ҳонигарӣ бояд ба кор наравад, зеро эъвактҳо ба сифати истилоҳи расмии иҷтимоиву сиёсӣ вучуд надошт.

1985 — 1989

ИСМИ АМАЛ ВА ҚАЛИМАИ МУРАККАБ

Яке аз шартҳои асосии ҳусни сухан ин аст, ки қалима, ибора ва ҷумла бояд сабуку равон бошад, аз унсурҳои зиёдативу нодаркор озод бошад. Қалимаю ибора ва ҷумлаҳои вазнин, дурушт, ноҳамвон, дорон унсурҳои зиёдатии нолозим ва файра ба ҳусни сухан ҳалал меоранд.

Зотан забон дар сайри таъриҳии худ ҳамеша ба сӯи суфтағиву мавзунӣ меравад. Агар тараққии забони тоҷикиро аз замони Рӯдакӣ (асри X) то имрӯз аз назар гузаронем, равшаш мешавад, ки забон асосан то рафт равонтар мешуд, қалимасозӣ ва иборабандиҳо то рафт суфтатару сабуктар мегардидаанд.

Дар айни ҳол забон дар давоми тараққии таъриҳӣ мураккабтар мешуд. Забони мо дар замонҳои Рӯдакӣ бисёр соддаву оддӣ буд, дар забони Рӯдакиву Фирдавсӣ ҳатто қалимаи мураккаб камтар аст. Дар асрҳои баъдина забон такомул ёфта, сабкҳои нав пайдо шуданд, аз ҷумла шаклҳои нави қалимасозӣ ва иборабандӣ ба миён омаданд. Баъзеи ин шаклҳои наънисбат ба шаклҳои пештара мураккабтар буданд. Чунончи даршеври Сайидо (асри XVII) қалимаҳои мураккаби дароз бисёранд. Аз ин қабил:

Чу бүи гул сабукрухе, чу шабнам тезпарвое,
Назаргоибшаве, тамкинсабо, симбороме.

Ин байт қариб тамоман аз калимаҳои мураккаб иборат аст. Дар мисраи якум калимаҳои мураккаб хеле сабук ва кӯтоҳанд: *сабукруҳ, шабнам, тезпарвоз*. Аммо дар мисраи дувум калимаҳои мураккаб то рафт дарозтар, сертаркибтар ва вазнинтар шудаанд: *назар+ғоиб+шав, тамкин+сабо, сим+об+ором*.

Дар баъзе шеърҳои Сайидо чунин ҳолатҳои дида мешавад, ки як мисраъ аз ду ё ҳатто аз як калимаи дарози сертаркиб иборат аст:

Ба хобам, Сайидо, омад мурассаъпуш маъшуке,
Тацалиостиндасте, тулӯисубҳдомоне.

Ё ки:

Мусофирипарваре, оромичоне, соҳибидроке,
Сафарнокардамардумдидае, савдогари ҳуше.

Азбаски Сайидо устоди бузурги сухан, устоди бузурги шеър аст, ин калимаҳои сертаркиби ў гӯшхарош нестанд, ба назар бад наменамоянд. Табъи равони Сайидо, инчунин вазни арӯз он калимаҳои дарози ноҳамворро ҳамвор карда, ба онҳо нармий ва оҳанги гӯшнавоз баҳшидааст.

Инро ҳам гуфтан лозим аст, ки чунин калимасозиҳо факат ба Сайидо, Бедил ва баъзе шоирони дигар хос буда, як хусусияти сабки фардии онҳост. Дигар шоирони гузашта аз чунин калимасозиҳо гурехтаанд. Калимаҳои вазнини сертаркиб дар забони тоҷикӣ бисёр ривоҷ наёфт. Хусусан шоирони советӣ аз он ҳуддорӣ кардаанд.

Максад аз ин таърихча ҳамин аст, ки дикқати муаллимон, кормандони матбуоту нашриёт ва телевизиону радио ба таркиби калима ҷалб шавад. Ба таркиби калима ҳамеша дикқат кардан лозим аст. Калимаи мураккаб то ҳадди имкон бояд камтаркиб бошад, то ки вазнин ва дурушт наояд.

Ин таъкиди мо аз он ҷо зарурат пайдо кард, ки баъзе муаллифону муҳаррирон, кормандони матбуоту нашриёт дар бисёр мавридиҳо ба таркиби калима дикқат намекунанд. Онҳо баъзи калимаҳои мураккаби дурушту дағал месозанд. Зиёда аз ин онҳо безарурат калимаи мураккаб ба вучуд меоранд.

Чунончи гуфтаанд: «Он шикастёбӣ ба ў таъсир кард», «Ин шикастҳӯрӣ калонтарин бемуваффақиятии онҳо буд».

Ин ҷо шикастёбӣ ва шикастҳӯрӣ калимаи мураккаб аст. Лекин дар ҷумлаҳои мазкур калимаи мураккаб ҳеч лозим набуд. Ҳуди калимаи «шикаст» маънои матлубро ифода карда метавонад: «Он шикаст ба ў таъсир кард», «Ин шикаст калонтарин бемуваффақиятии онҳо буд», Чунонки мебинем, ба ин шакл ҳам маънои ҷумлаҳо дигар нашуд, яъне илова шудани «ёбӣ» ва «-ҳӯрӣ» ба маънои калима ва ё тобиши он дар ҷумла ҷизе

илова накардааст. Пас маълум мешавад, ки он «-ёбй» ва «-хўй» нодаркор будааст.

Як нависандай мо гуфтааст: «Оташи интиқомгирӣ дар дили ў афрӯҳт». Ин калимаи мураккабро ҳам ба шакли содда кор фармудан лозим буд: «Оташи интиқом дар дили ў афрӯҳт» гуфтан даркор буд. Он гоҳ чумла сабуктар ва фаҳмидани маъни он осонтар мешуд. Аммо нависанда чаро оташи интиқом не, балки оташи интиқомгирӣ гуфтааст, маълум нест. Ин саҳви қалам, ба назари камина, то андозае, натиҷаи аз табъи салим маҳрум мондани муаллиф аст.

Дар ҳаққи калимаҳои тозабаромади вусъатъёбӣ, шӯҳратёбӣ, камольёбӣ, машӯршавӣ, ҳақоратдиҳӣ, тасаллидиҳӣ ва монанди инҳо низ ҳаминро гуфтан лозим аст. Ин калимаҳоро ба қадом тарз ки ба чумла доҳил кунем, мебинем, ки калимаи мураккаб безарурат омадааст. Дар ҷое, ки матлабро бо калимаи содда ифода кардан мумкин буд, муаллиф калимаи мураккаб ба кор бурдааст. Ҳамин унсури зиёдатӣ ҳусни суханро ҳаллдор мекунад.

Безарурат калимаи мураккаб ба кор бурдан яке аз он чизҳоест, ки имрӯз калимаю ибора ва ҷумлаҳоро вазнин карда, ба маданияти сухан рахна зада истодааст.

Дигар чизе, ки дар калимасозӣ ҳусни суханро вайрон карда истодааст, кор фармудани қолибҳои ноҷоиз ва таркибҳои нораво мебошад.

Камина ҳоло аз таркибҳои нораво гап задан меҳоҳам, Таркиби нораво чист ва онро аз таркиби раво чӣ тавр фарқ бояд кард?

Ин савол аз тарафи забоншиносони мо таҳқиқи маҳсус мебоҳад. Аз ин рӯ ҳозир ин ҷо ба ин савол як ҷавоби қатъӣ додан душвор аст. Ҳоло факат ба як шакли калимасозӣ, ки ба назари мо шакли нораво менамояд, таваққуф кардан меҳоҳем.

Барои мисол калимаи истиғодабарӣ-ро мегирем. Бо ин калима чунин ҷумлаҳо соҳтаҳанд: Кӯпрук аз истиғодабарӣ баромал», «Цехи нав ба истиғодабарӣ дода шуд», «Фалон аداد хона ба истиғодабарӣ супурда шуд».

Дар ҳамаи ин мавридҳо тартиб додани калимаи мураккаби истиғодабарӣ ҷоиз набуд. Дар ҳамаи ин мавридҳо калимари ба шакли содда ба қёр бурдан лозим буд: «аз истиғода ба ромад»¹, «ба истиғода дода шуд», «ба истиғода супурда шуд».

Чаро истиғодабарӣ таркиби нораво мебошад? Чунки маъни худи истиғода фоида бурдан аст. Яъне истиғода исми амал мебошад, номи амале ва кореро ифода мекунад. Агар ба ин калима боз бар — асоси феъли «бурдан»-ро илова кунем, маъни сурат гирифтани коре ва амалеро боз як бори дигар ба он мечаспонем. Ва ҳол он ки ин маъниро худи истиғода буду-

¹ Муҳаррири ин китоб Үқтами Холикназар ақида дорад, ки дар ин маврид бехтар аст «аз кор баромад» гуфта шавад.— Муаллиф.

ни бар хам ифода мекунад. Пас ба истифода илова кардани бар — асоси «бурдан» ё ки асоси феъли кардан — истифодакуний норавост.

Бояд гуфт, ки чунин калимаҳои мураккаб, ки аз як исм, як асоси замони ҳозираи феъл ва суффикси «й» сохта шудаанд, дар забони тоҷикӣ бисёранд: **хона-рӯб-ӣ**. Лекин фаромуш на-бояд кард, ки ин калимаҳо асосан аз исмҳое, ки ҳаракату корро ифода намекунанд, сохта мешаванд: **нонхӯри**, **китобхонӣ**, **дилозорӣ**, **балегӯй** ва ғайра. Азбаски ҳуди исми ин калимаҳо нон, **китоб**, **дил**, **бале** кору амалеро ифода карда наметавонад, ба он исм илова кардани асоси феъл даркор шуд, то ин ки номи ҳаракату амале ифода шавад.

Аз ин гуна калимаҳо асоси феълро партофтани ҳаргиз мумкин нест:

Ба рӯи мавчи об аз сарфарозӣ
Гирифта санъати занчирасозӣ.

Ин ҷо агар аз занчирасозӣ ҳиссаи «созӣ»-ро партоем ва ҳуди «занчира» мёнанд, маъни дигаре ҳосил мешавад. Ҷаро ки «занчира» ҳолис исм буда, кору ҳаракатеро намефаҳмонанд, аммо «созӣ» ба он калима маъни амалеро илова менамояд. Ҳамин ки «-созӣ» тарк шуд, маъни амал ҳам аз он калима барҳам меҳӯрад. Барои ин ки маъни кору амал ҳосил шавад, ба исми ҳолис як асоси феъл илова кардан зарур аст.

Ба ин ҳам дикқат кардан лозим аст, ки дар забони класикий ва гуфтугӯи ҳалқ аксари ин гуна калимаҳои мураккаб аз исми тоҷикӣ (на аз исми арабӣ) сохта шудаанд: гарданкашӣ, дастгириӣ, дандоншиканӣ, хоркашӣ, сояандозӣ, регӯчӣ, замиронӣ, устухонбандӣ, гулдӯзӣ, сангзанӣ, ошпазӣ, ҷӯйковӣ ва ғайра. Асоси ҳамаи ин калимаҳо исмҳои тоҷикии гардан, даст, дандон ва ҳоказо мебошад.

Албатта, бисёр калимаҳои ҳастанд, ки аз исми арабӣ сохта шудаанд: **ҳолпурсӣ**, **қиссаҳонӣ**, **ошиқкушӣ**, **ҳақгузорӣ**, **суратпарастӣ** ва дигарҳо. Аммо ин ҳел калимаҳои мураккаб нисбатан каманд. Ин ҳам бояд фаромӯш нашавад, ки дар ин маврид ҳам аксаран исми арабӣ исми предмет ва ҳолат буда, кор ва амалу ҳаракатро ифода намекунад.

Аз он ҷо гуфта шуд, пеш аз ҳама ду ҷиҳати ин навъи калимасозӣ — калимаи мураккабе, ки аз як исм, як асоси феъл ва суффикси **-ӣ** иборат аст, равшан гардид: якум — исми ин калимаҳо исми предмет ва ҳолат аст, на исми амал, дуввум — исми ин калимаҳо аксаран исми тоҷикист, на арабӣ.

Ин ҷо яке аз муҳимтарин қоидаҳои сохтани калимаҳои мураккаб (таркиббандии исм+асоси феъл+ӣ) намоён мешавад. Риояи ин қоида имкон медиҳад, ки дар калимасозӣ қонунҳои забон вайрон нашавад.

Нуқсони асосии калимасозии қаламдастони имрӯза дар ин

соҳа аз риоя нашудани қоидай дуввум сар задааст. Имрӯз аксари ин гуна калимаҳои мураккаб, ки мо месозем, аз исмҳои арабӣ гирифта шудаанд. Зиёда аз ин аксари он исмҳои арабӣ исми амал буда, кору харакатро мефаҳмонанд, яъне қондай якум ҳам вайрон шудааст.

Дар забони тоҷикӣ бисёр исмҳое ҳастанд, ки аз ягон боби феъли арабӣ гирифта шудаанд ва дар тоҷикӣ ҳам маъни онҳо кору амалеро дар бар мегирад. Чунончи **ташаккул** ба маъни шакл гирифтан, шакл ёфттан меояд. Аммо бо вуҷуди ин мэ имрӯз ба ин калима як асоси феъл ҳамроҳ карда, калимаи мураккабе аз қабили ташаккульъёбӣ месозем. Ин кори мо та момон нодуруст аст.. «Ёбӣ» ин ҷо ҳаргиз лозим нест, зоро мағҳуми «ёфттан» дар маъни худи «ташаккул» мавҷуд аст. Маъниро, ки худи он калима дар бар дорад, дубора ба он зам кардан фақат зиёдкорӣ, кори нодаркор аст.

Аз ҳамин сабаб ибораҳои **«ташаккульъёбии адабиёти тоҷик», «ташаккульъёбии ҷаҳонбинии нависандагӣ»-ро **«ташаккули адабиёти тоҷик», «ташаккули ҷаҳонбинии нависандагӣ»** гуфтан даркор аст.**

Як гуруҳ калимаҳо ҳастанд, ки ба забони тоҷикӣ аз боби **«тафъил»**-и феъли арабӣ омадаанд, яъне ба вазни **тафъил** мебошанд: **ташкил**, **таъсис**, **такмил**, **тағтиш**, **таълим**, **таътил** ва монанди инҳо. Ҳамаи инҳо дар забони тоҷикӣ исми амал мебошанд: **Ташкил** шакл додан аст. **Таъсис** асос додан, **такмил** камол додан, **таълим** илм додан (**омӯҳтган**) аст ва ҳоказо. Пас худи ин калимаҳо исми амал мебошанд ва ҳеч эҳтиёче нест, ки ба инҳо боз асоси феъл ҳамроҳ карда калимаи мураккаб созем.

Он рафиқоне, ки калимаи мураккаби **ташкилдиҳӣ** ё **ташкильъёбӣ**, **таълимгирий** ё **таълимдиҳӣ** сохтаанд, аз як чиз фиреб хурданд. Фиреби онҳо аз ин аст, ки дар забони тоҷикӣ, масалан, аз исми **ташкил** феълҳои **ташкил** додан, **ташкил** ёфттан ва **ташкил** кардан ба вуҷуд омадааст. Ба ҳамин тарииқ аз исми **таъсис** феълҳои **таъсис** кардан, **таъсис** додан, **таъсис** ёфттан, аз исми **таълим** феълҳои **таълим** додан ва **таълим** гирифтан сохта шудааст. Аз ин қабил исмҳои дигар низ чунин феълҳои таркибӣ ба миён омадаанд. Ин гап чунин маънидорад, ки феълҳои арабии **ташкил**, **таъсис**, **таълим** ва ғайра ба забони тоҷикӣ чун исм қабул шудаанд. Яъне **ташкил**, **таъсис**, **таълим** ва ғайра бо тоҷикӣ феъл ва масдар не, балки исм, исми амал аст. Зотан масдар исми амал мебошад. Вале чун мо ин исмҳоро ба шакли феъли тоҷикӣ даровардан хостем, ба онҳо, феъли ёвар иловагӣ карда, **ташкил** додан, **таъсис** кардан, **таълим** гирифтан ва ҳоказо гуфтаем.

Истифодан чунин феълҳои, ки аз исми амал сохта шудаанд, як қоида дорад. Агар ин феълҳо дар охири чумла ба сифати ҳабар омада бошанд, одатан пурра зикр мешаванд: «Ин мактаб соли 1935 **таъсис** ёфтааст». Лекин агар ин феълҳоро дар

аввали чумла ё миёнчои он зикр кардан даркор шавад, аксан аз онҳо феъли ёвар, яъне «кардан», «ёфтани», «шудан» ва ғайра меафтад. Азбаски исми ин феълҳо исми амал аст, дар ин маврид ба зикри феъли ёвар эҳтиёч намемонад. Чунончи ҳамон феъли «таъсис ёфтани» дар мобайни чумла бе феъли ёвар ин тавр кор фармуда мешавад: «Имруз аз таъсиси ин мактаб 30 сол гузашт».

Ин чумларо ба тарзи зерин сохтан мумкин аст, вале аз чиҳати услуг хуб нест: «Имруз аз таъсис ёфтани ин мактаб 30 сол гузашт». Чунки дар аввали миёнаи чумла исми амал ҷои феъл ва масдарро гирифта метавонад, исми амал кифоя аст, масдари феъл зарур нест.

Лекин ба ин тарзи сохтани он чумла тамоман раво нест: «Имруз аз таъсисъёбии ин мактаб 30 сол гузашт». Қалимасозие аз қабили таъсисъёбӣ қабоҳат аст. Зоро ба қалима таъсис, ки худ исми амал аст, боз як асоси феъл — ёб илова кардаем, ки ин ҳам амалро ифода мекунад: дар як қалима як маъниро ду бор ифода кардаем. Ва ҳол он ки барои ҷунин дуборакорӣ эҳтиёче нест.

Ба ин тарик ҳамаи исмҳое, ки бар вазни тафъил омадаанд, яъне исмҳои такмил, таълим, тафтиш, табриқ, тадқиқ, тадбир, тавсиф ва ғайра, ки дар забони тоҷикий бисёранд, мӯхтоҷ ба ин нестанд, ки аз онҳо бо илова кардан асоси феъли ёвар қалимаи мураккабе аз қабили такмилдиҳӣ, таълимгириӣ, тафтишкуниӣ, табриқгӯӣ, тадқиқшавӣ, тадбирбинӣ ва монанди инҳо соҳем.

Ҳамаи қалимаҳои арабие, ки бар вазни тафаъул омадаанд, низ исми амал мебошанд: табассум, тафаккур, табаррук, таасуб, таҷассум, тақаббур, тақаллуф ва монанди инҳо. Аз ин исмҳо ҳам феъл сохтан мумкин аст: табассум кардан, табаррук денистан, таҷассум додан ва ҳоказо. Лекин аз ин феълҳои таркиби ҳам қалимаи мураккаб сохтан аз қабили табассумкуниӣ, табаррукдонӣ, тақаббурдорӣ, таҷассумдиҳӣ ва ғайра раво нест. Қалимаҳои мураккабе, ки аз ин феълҳо сохта шудаанд, низ хилофи мантик ва ҳусни сухан мебошанд.

Айби ассоции қалимаҳои мураккабе аз қабили истифодабарӣ, ташкилкуниӣ, таълимгириӣ, таҷассумкунонӣ ва ғайра, ки монисолашро дар боло бисёр дидем, ин аст, ки дар вақти сохтани ин гуна қалимаҳо маъниони аслии исми онҳо пурра ба назар гирифта нашудааст. Мо аз имконоте, ки қалимаи соддадорад, бехабар монда, имконоти иловагӣ чустаем.

Оё касеро дидаед, ки ба мураббо шакар пошида ҳӯрда бошад? Ҳуди қалимаҳои истифода, таъсис, табассум ва ғайра монанди мураббои нағз ҳастанд ва ба онҳо аз асоси феъл шакар пошидан даркор нест. Зиёда аз ин, ба назари камина ҷунин мерасад, ки қалимаи ширини табассум-ро ба шакли табассумкуниӣ кор фармудан ҳатто баробари он аст, ки ба мураббои лазизе хеле намак ё ки мурҷи пошида ҳуррем. Ин корро ҳеч кас

накардааст ва мо ҳам бояд накунем. Биёед, мурзббэхон нағзро бо кулчаҳон бамаза ва чои наваду панҷ хурэм.

■ АЗ «ХУД» БОЯД ЭҲТИЕТ ШУД

Чунонки маълум аст, ҷонишини **худ** мансубиятро ифода менамояд. Масалан, агар гуем: «Ба ҳар кас фарзанди **худ** азиз аст», дар ин чумла калимаи **худ** дар ибораи **фарзанди худ** мансубияти фарзандро таъкид мекунад. Дар айни замон бояд фаромуш накунем, ки дар ин чумла вазифаи **худ** фақат ифодай мансубият нест, балки ба таъкид гӯшрас овардани он, инчунин қувват додани сухан аст. Ба вазифаи таъкид омадани **худ** дар ҷумлаи мазкур ҳусусан он гоҳ равшан мегардад, ки он ҷумларо бо таҳрири дигараш муқоиса кунем. Чунончи:

1. Фарзанд ба ҳар кас азиз аст.
2. Ба ҳар кас фарзанди **худ** азиз аст.

Чунонки мебинем, маънои ин ду ҷумла як аст, valee тобиши сухан дар ҳар яки он дигар аст. Чун мегӯем, ки «фарзанд ба ҳар кас азиз аст», гӯё маълумоти умумие медиҳем, як ҳақиқати маълумро баён мекунем, аз ҷигунағии фарзанд ва ҷигунағии ҳар кас ҷашм мепӯшем, матлабро аз ягон ҷиҳат конкрет накардаем. Лекин чун мегӯем, ки «фарзанди **худ** ба ҳар кас азиз аст» ё «Ба ҳар кас фарзанди **худ** азиз аст», он гоҳ калимаи **худ** якбора ба маъни сухан як сарбории нав илова мекунад, конкретияти мавридиро ба миён меорад, роли мансубиятро ба таъкид қувват медиҳад.

Барои ифодай ин маъни таҳрири дуввуми ҷумлаи дорои «худ» бештар имӯон дорад. Муқоиса кунед:

1. Фарзанд ба ҳар кас азиз аст.
2. Фарзанди **худ** ба ҳар кас азиз аст.
3. Ба ҳар кас фарзанди **худ** азиз аст.

Ҳангоме ки ин се ҷумларо муқоиса мекунем, мебинем, ки ҷумлаи дуввум аз ҷумлаи якум қариб фарқе надорад: ҳам «фарзанд ба ҳар кас азиз аст» ва ҳам «фарзанди **худ** ба ҳар кас азиз аст» матлабро асосан ба таври умумӣ баён мекунад, ин ҷо роли таъкидии **худ** ҳанӯз ҷандон маълум нест. Аммо дар таҳрири саввум — «Ба ҳар кас фарзанди **худ** азиз аст» таъкид ба хубӣ намудор аст. Яъне барои ифодай таъкид на танҳо калимаи «худ»-ро илова намудан, балки боз ҷои аъзоҳои ҷумларо дигар кардан зарур будааст. Он гоҳ задай мантиқӣ ба калимаи **худ** меафтад ва маъни матлуб пурратар баён мейбад.

Инро бояд фаромуш накунем. Бояд дар ёд дорем, ки таъкид на танҳо бо калимаи **худ** ифода мешавад, балки гоҳ, ҳатто аксаран ба ҷои калима дар ҷумла низ вобаста аст, то ҷои аъзои ҷумларо дигар накунем, таъкид пурра ба назар намерасад.

Барои равшан шудани он ҳақиқат, ки ҳангоми ифодай таъ-

кид дар кучои чумла омадани худ аҳамияти махсус дорад, ба як масъала дикқат ҷалб кардан лозим меояд.

Дар забони русӣ як навъи чумлаҳое, ки бо иштиరэки **худ** — *свой* сохта мешаванд, ин аст, ки, масалан, мегӯянд: Каждый метод *имеет свои* преимущества — чунин чумлаҳоро ба тоҷикӣ ин тавр тарҷума мекунанд: **Ҳар усул бартариҳои худро дорад.**

Камина бар чунин ақидаам, ки ин тарҷума чандон дуруст нест. Ба ҷӣ далел? Ба ин далел, ки дар ин сурат шаклу қолаби чумлаи русиро айнан гирифтаем ва фаромуш кардаем, ки таъқидро на танҳо **худ** ифода менамояд, балки ҷои ин қалима дар чумла низ аҳамияте дорад. Ба назари камина, маънии чумлаи «Ҳар усул бартариҳои худро дорад» ба тоҷикӣ таъқиди мансубиятро, яъне корбурди қалимаи «худ»-ро тақозо намекунад. Онро ба тоҷикӣ бидуни худ ифода кардан лозим аст. Чунончи ба ин тарз:

Ҳар усул бартариҳое дорад.

Чунонки маълум шуд, дар ин маврид маъниро аз ғайри қалимаи худ баён кардан мумкин будааст, яъне худ зиёдатист.

Лекин агар ба ҳар ҳол ин маъниро ба тоҷикӣ ҳам бо таъқиди худ ифода кардан лозим ояд, ҷӣ бояд кард? Ба фахми мо, дар ин сурат ҷои қалимаи «худ»-ро дар чумла ҳатман дигар кардан даркор аст. Масалан, ба ин тарзи:

Ҳар усул худ (худаш) бартариҳо дорад.

Ҳуди ҳар усул бартариҳо (чанд бартарӣ) дорад.

Дар ин сурат маъние, ки дар чумлаи русӣ ҳаст, ба тоҷикӣ ҳам ифода мегардад. Лекин агар чумлаи мазкури русиро ба он тарз, ки ҳоло дар матбуоти мӯрасим шудааст, тарҷума кунем, яъне «ҳар усул бартариҳои худро дорад» гӯем, маънии матлуб ифода намешавад, ҳатто метавон гуфт, ки ин чумлаи тоҷикӣ наздик ба бемаънигист.

Барои ин ки масъала равшан шавад, боз чанд мисол меорем. Адабиётшиносон чумлаҳое аз қабили ин чумла месозанд:

«Халқияти адабиёт боз барҷастатар ифодаи **худро ёфтааст**».

Ин ифодаи **худро ёфтааст** тарҷумаест, ки ба қолаби таркиби русии наҳодит свое выражение реҳтаанд. Вале чун маънии суханро ба мулҳиза мегирем, аён мегардад, ки дар ин маврид ба тоҷикӣ қалимаи **худ** тамоман ба мантиқи чумла зид аст. Зоро «халқият ифодаи худро ёфтааст» гӯем, маъниӣ надорад. Магар мумкин аст, ки халқият ифодаи худро не, ифодаи ҷизи дигареро ёбад? Не, чунин наметавонад буд. Аз ҳамин сабаб ин гап ба тоҷикӣ дур аз маънист. Пас матлабро ба дигар тарзе баён кардан даркор аст. Бояд гуфт, ки дар ин маврид қолаби дигаре ҷусташ зарур нест. Факат ҳангоми тарҷума қалимаи «худ»-ро фуруғузор кардан лозим меояд. Он гоҳ чумлаи мазкур ба тоҷикӣ ин тавр тартиб мейбад:

Ҳалқияти адабиёт боз барҷастатар ифода ёфтааст.

Қолиби мазкур, яъне иборае, ки дар он бидуни зарурате

худ ба кор рафтааст, дар чумлаҳои поин низ ба назар мераасад:

Ин масъала дар мақола хеле муфассал ҳалли худро ёфтааст.

Онҳо дар ичрои план саҳми арзандан худро гузоштанд.

Дар чунин чумлаҳо на танҳо ҳалли худро ёфтааст, балки саҳми худро гузоштанд низ қолабест, ки аз русӣ айнан гирифта шудааст. Мо ақида дорем, ки ба тоҷикӣ дар ин мавридҳо ҳам худ зиёдатист ва он чумлаҳоро, масалан, ин тарз соҳтан беҳтар мебуд:

Ин масъала дар мақола хеле муфассал ҳал шудааст.

Онҳо дар ичрои план саҳми арзанда гузоштанд.

Чунонки мебинем, ҳар ҷо, ки ба русӣ матлаб бо истифодаи қалимаи **худ** баён шудааст, шарт нест, ки ба таҷикӣ ҳам суханро маҳз ба ҳамэн қолаб дарорем, балки зарур аст, ки қолаби хоси тоҷикии онро ҷӯем. Ҳусусан ҳар дафъа, ки аз рӯи ёдат чумла бо **худро дорад** поён ёфт (ҳусусиятҳои худро дорад, маънои худро дорад, фоидай худро дорад, бартариҳои худро дорад) — ҳар дафъа, ки чумла ба ин тарз бо таркиби «**худро дорад**» ба охир расид, ҳатман бояд андак аз қалам рондан бозистем ва фикр кунем, ки матлаб дуруст баён шуд е не, мантиқи сухан пэ бар ҷост ё не.

Барзиёд ба кор рафтани **худ** танҳо дар ин маврид — дар таркиби **худро дорад** не, балки дар бисёр мавридиҳо дигар ҳам ба назар мерасад.

Чунончи ин чумлаҳоро аз назар гузаронем:

Вай портфели **худро ба замин монд**.

Қӯдаке ба олам ҷашми **худро кушод**.

Шуморо ба гап намегирам, ки аз кори **худ** намонед.

Акнун ин чумлаҳоро бо фуруғузошти ҷонишини **худ** менависем ва бинед, ки маънӣ дигар шудааст ё не:

Вай портфельро ба замин монд.

Қўллективи мо дар ичрои план саҳми арзанда гузошт.

Қӯдаке ба олам ҷашм кушод.

Шуморо ба гап намегирам, ки аз кор намонед.

Ба назари ман, баъди партофтани **худ** дар ҳеч яке аз ин чумлаҳо маънӣ дигар нашуд. Факат аз чумлаи якум — «**Вай портфельро ба замин монд**» маълум нест, ки портфель аз они худаш аст ё аз они каси дигаре. Вале ин номаълумий айбе надорад, зеро мансубият аз матн, аз рафти сухан, аз чумлаҳои пештар ё баъдина маълум мегардад. Агар аз рафти сухан мансубият номаълум монда бошад, агар дар ин чумла мансубиятро ҳатман таъкид кардан лозим бошад, қалимаи «**худ**»-ро илэва на-мудан зарур аст: «**Вай портфели худро ба замин монд**».

Дар ҳамаи дигар мавридиҳо, ки таъкиди мансубияту соҳибият зарур нест, аз корбурди **худ** даст кашидан беҳтар аст.

Ҳусусан чумлаҳое аз қабили «**Асари худро навишт**», «**Диссертацияи худро ҳимоя кард**», «**Дости худро бардошт**», ба пин-

дори ман, қабех воқеъ шудаанд: **Асар навишт, Диссертация химоя кард, Дасть бардошт гуфтан лозим аст.** Зеро худ ба худ маълум аст, ки ҳар кас диссертацияи худро химоя мекунад. Инчунин медонем, ки ҳангоми овоз додан ҳар кас дасти худро мебардорад, на дасти каси дигареро. Мэдомки ин маънӣ худ ба худ маълум аст, чӣ ҳоҷат ки онро боз бо калимаи худ таъкид кунем? Онҳое, ки инро ба назар намегиранд ва дар чунин мавридҳо ҳам аз калимаи худ гурез намечуянд, бехабар мемонанд, ки маза аз сухан рафтааст.

Дар охир ба такрор мегуем, ки гоҳ дар он мавридҳое ҳам, ки дар назари аввал барои корбурди калимаи худ эҳтиёҷе нест, барои таъкид ва қувват додани сухан онро ба кор меоранд ва ин ҳаргиз айб нест, балки зарур аст. Чунончи дар ин ҷумлаҳо:

Вай ин ҳэлро ба ҷашми худ дида, ҳайрон шуд.

Ман ин корро ба дасти худ анҷом додам.

Ҳалимҷон имрӯз ба дасти худ ош пухт.

Ин лаҳза Шодӣ ба пои худ даромада омад.

Ҳабиба ба гапи худ саҳт истода буд.

Агар зоҳири мантиқро ба назар гирем, дар бисёре аз ҷунин ҷумлаҳо ҷонишини худ ва иборае бо он соҳтан гӯё зарурат на-дорад. Дар ҳақиқат, ҷун гуфтем, ки «ба дасти худ ош пухт», шояд саволе пеш ояд, ки магар бо дасти дигарон ҳам ош пухтан мумкин аст? Албатта, не, ба маънии аслии сухан мумкин нест, лекин ба ҳар ҳол ҷумлаи боло — ҷумлаи «Ҳалимҷон имрӯз ба дасти худ ош пухт» маънӣ дорад. Дар ин ҷумла бо ҳур-сандӣ ё бо меҳр ва ё бо эҳтироми тамом ё ки умуман ба тарзи маҳсусе ош пухтани Ҳалимҷон таъкид шудааст. Дигар ҷумлаҳое, ки ҳоло ҳозир зикр кардем, низ ҷунин як таъкиди маҳсусро дар зимни доранд.

Хуллас, ки истифодаи ҷонишини худ кори душворест ва ба паҳлуҳои гуногуни он дикқат кардан зарур аст.

1988

ҲАРЧАНД... БОШАД ҲАМ, АММО...

Як қоиди забон ин аст, ки барои ифодаи хилофият дар аввали ҷумлаи пайрав пайвандаки ҳарчанд(ки) гарчанд(ки), агарчи, гарчи меояд. Чунончи:

Агарчи ҳақ талҳ бошад, бубояд шунид (*«Қобуснома»*).

Ҳарчанд ки ба маънӣ ракик аст, ба сифат борик аст (*«Тар-ҷумон-ул-балоға»*).

Агарчанде баъзе аз ӯдабӯзу шуаро ба тақлиди Бедил ҷанд газал ва аబъёте гуфтаанд, на дар мартабаи қаломи ӯст (*Зуғархони Ҷавҳарӣ*).

Дар ин ҷумлаҳо пайвандакҳои агарчи, ҳарчанд ки, агарчанде дар аввали ҷумлаи пайрав омада, маъниро, ки хилофи

маънии сарчумла аст, ифода мекунанд, зидди якдигар будани ду маъниро мефаҳмонанд. Мисолхое, ки овардем, ба асрҳои гузашта — аз қарни XI то оғози садаи XX тааллук доранд. Ин қоида дар забони имрӯза ҳам ҷорист, лекин азбаски машҳур аст, аз овардани мисол ҳуддорӣ карда, ба як ҷиҳати дигари масъала дикқат ҷалб менамоем.

Аз аввали ташаккули забони адабии форсии дарӣ расме буд, ки гоҳ барои ифодаи хилэфият дар ҷумлаи мураккаб на як, балки ду пайвандак истифода мекарданд: ғайр аз пайвандаке, ки дар аввали ҷумлаи пайрав ҳаст, пайвандаки дигаре ҳам дар аввали сарчумла мегузоштанд. Масалан, ба ин тарз:

Ишкро гар паямбарӣ, лекин
Хусиро оғаридгор тӯй.

Рӯдакӣ

Ҳарчанд аз гаронӣ ҳолӣ набувад, аммо бар вазни фоилун бисёр гаронтар бошад (*Насируддини Тӯсӣ*).

Гарчи дар мулки сухан ман Тӯграли Аҳорориям,
Лек ҷоми қисматам аз ҳоки Тӯрон рехтанд.

Тӯгра

Агарчи буд қитобам пур аз лаолии илм,
Вале қасаш зи пашизе намехарид зиёд.

Лоҳутӣ

Дар мисоли якум (ки аз Рӯдакист) гар ба маъни гарчи ҷомада аст, яъне на шартият, балки хилофиятро ифода мекунанд. Дар ин байт лекин ҳам ҳамин маъниро мефаҳмонад. Яъне дар ин байт, ки як ҷумлаи мураккаб аст, як маъни бо ду восита — бо ду пайвандак ифода ёфтааст, ки яке дар ҷумлаи пайрав. (Ишкро гар паямбарӣ) ва дигаре дар сарчумла воқеъ шудааст. Ҳамин ҳолатро дар мисолҳои дигар, ки аз Ҳоча Насир, Тӯғрал ва устод Лоҳутӣ эвардаем, низ мебинем.

Дар ҳамаи ин мисолҳо пайвандаки дуввум зиёдатист: маъни бо пайвандаки аввал пурра баён шудааст, аз ин рӯ ба пайвандаки дигаре эҳтиёҷ намемонад. Масалан, агар Ҳоча Насир мегуфт, ки «ҳарчанд аз гаронӣ ҳолӣ набувад, бар вазни фоилун бисёр гаронтар бошад», яъне агар пайвандаки дуввум — «аммо»-ро зикр намекард ҳам, маъни ҳалал намеёфт. Ё ки агар ҳарчанд фурӯгузор мешуду аммо бокӣ мемонд, низ маъни ҳамон мебуд, ки ҳаст. Дар мисолҳои дигар ҳам ҳоҳ пайвандаки якумро фурӯ гузорем, ҳоҳ пайвандаки дуввумро, ба маъни зиён намеорем. Ба ҳамин ваҳҳ бояд гуфт, ки яке аз ин пайвандакҳо зиёдатист. Бо вучуди ин, устодоне чун Рӯдакӣ, Насируддини Тӯсӣ ва Лоҳутӣ ба сухан илова шудани як пайвандаки барзиёдро айб надонистаанд, раво шумурдаанд. Вазифаи он пайвандаки дуввуми илова ҳамоно қувват додану

таъкиди сухан аст. Хусусан дар гуфтор, ҳангоми суханронии пеши мардум ба чунин таъкиду тақвияти сухан эҳтиёқ бисёртар аст.

Ба як мақсад омадани ду пайвандаки хилофӣ дар забони адабии асрҳои гузашта, хусусан дар осори устодони сухан Рӯдакӣ, Фирдавсӣ, Ҳофиз, Саъдӣ ва монанди инҳо хеле кам, гоҳгое дига мешавад, дар навиштаҳои баъзе муаллифоне, ки аз забардастони ягон соҳаи илму ҳунаранд, вали дар сухан нисбатан кам иқтидор доранд, бештар ба дид мерасад.

Дар забони адабии имрӯза ҳамин равия хеле ривоҷ ёфт: ҳоло барои ифодаи хилофият истеъмол шудани ду пайвандакро бисёр мебинем. Дар баъзе мавридҳо пайвандаки дуввум на танҳо барзиёд нест, балки барои ифодаи маънӣ зарур аст:

«Аз нав зинда шудани ғояҳои пешқадам (*гарчанде* бо суръати кам, аммо хеле ҷонбахш) дар мамлакатҳои Шарқ ҳам ба назар мерасад».

Аз ин мисол ба соҳти чумлаи миёни қавс дикқат ҷалб қунониданӣ ҳастем: *гарчанде* бо суръати кам, **аммо** хеле ҷонбахш (аст). Аз ин чумла мумкин аст, ки *гарчанде* партофта шавад, вали **аммо**-ро партофтан мумкин нест. Яъне танҳо пайвандаки якум метавонад барзиёд бошад, аммо пайвандаки аввали сарчумла ҳатмист. Пас, ин ду пайвандак баробархукуқ набуда, мавқеи дуввумӣ устувортар аст.

Дар аксари чунин чумлаҳои имрӯза мебинем, боз ҳам фарқ надорад, ки пайвандаки якум партофта мешавад ё пайвандаки дуввум.

Дар забони адабии имрӯза бо ду воситаи ҳаммаъно ифода шудани як матлаб хеле доман паҳн кардааст. Акунун на танҳо хилоф, балки гоҳ шарту сабаб ҳам бо ду воситаи грамматикий адо мегардад. Чунончӣ:

Агар дар шеърҳоям... баъзан партаве аз зиндагонии пурзиддияти онрӯза акс кунад ҳам, тасодуфӣ ва ба тарзи стихия буд (*Айнӣ*).

Азбаски вай ҳаёти ҳалкро нағз медонист, **бино бар ин** забони асарашро бо материали фольклорӣ зинат медод (*Икромӣ*).

Дар мисоли якум **агар** ва **кунад ҳам**, ки дар аввалу охири чумлаи пайрав омадааст, як маъниро мефаҳмонад. Ин аз он ҷо маълум мегардад, ки аз аввали чумла **агар**-ро партоем ҳам, маънӣ дигар намешавад ё ки **агар**-ро нигоҳ дорему ҳам-ро фурӯгузор намоем ҳам, боз маънни чумла зарап намебинад.

Дар чумлаи дуввум **азбаски** ва **бино бар ин** ҳарду ба алоҳидагӣ сабабиятро ифода кардаанд, яъне боз як маънӣ ду бор омадааст ва ҳол он ки яке бас буд. Ин ҳолатро дар чумлаҳои поин низ мебинем:

Азбаски ёрии таъчили расонида шуд, **бино бар ин** ягон ноҳушӣ рӯй надод.

Азбаски забони арабӣ забони флексивист, **бино бар ин** ба

асоси флексияи дохилий як калима шаклҳои гуногунро гирифта метавонад.

Чун шеърҳои Абулҳасани Марвазӣ ба зӯҳдиёти он шоири араб монанданд, аз ин рӯ ӯро аввалин шэри сӯфӣ намехонанд.

Агар ин шарт қабул шавад, он гоҳ мо розӣ ҳастем, ки...

Дар ҳамаи ин чумлаҳо бо ду воситаи забонӣ ифода шудани як матлаб чандон айби ҷиддӣ нест, лекин агар ин нуқсон дар забон аз ҳад зиёд доман пахӯн кунад ва дар ҳар қадам дучор шудан гирад, бегумон, ба норасони ҷиддие табдил мейбад.

Зиёда аз ин, дар забони имрӯза аксаран як маъниро на ин ки бо ду, балки бо се воситаи ифода менамоянд. Ҳоло дар аксарияти кулли мавридҳо чумлаи мураккабе, ки чумлаи пайрави он хилоғист, ба ин шакл соҳта мешавад:

«Ҳарчанд мо ҳама ҷамъ шуда **бошем ҳам**, аммо маҷлисро сар намекарданд».

«Агарчи ин таклиф дудуст **бошад ҳам**, лекин қабул нашуд».

«Агарчанде ки дар вақташ расида омада **бошам ҳам**, вале ӯро ёфта натавонистам».

Бачаҳо ҳарчанд каму беш сарфаҳм раванд ҳам, бо вуҷуди ин бе модар алаими ҷудой мекашанд.

Дар мисоли якум хилоғ бо се ҷиз ифода шудааст: пайвандаки хилоғ (ҳарчанд) + аористу ҳиссача (бошад ҳам) + пайвандаки хилоғ. Қолиби синтаксисии дигар чумлаҳои боло низ ҳамин аст. Барои ифодай матлаб яке аз ин се восита бас буд, вале қаламкаш якеро кам дониста, боз ду воситаи дигар илова намудааст.

Ин қолиби чумлаи мураккаби тобеи хилоғӣ ҳоло аз тарафи умум қабул шудааст ва на факат дар матбуот, балки дар оғаридаҳои нависандагони намоён ҳам дидо мешавад. Бо вуҷуди ин, бояд таъқид кунем, ки ин қолиб як нишонаи оддӣ гардидани сухан ва аз низоми ҷиддӣ маҳрум гардидани баён мебошад. Мақсад аз ин ки дар ин чумлаҳо як маъни бо се воситаи грамматикий ифода шудааст, пурратар ифода кардани матлаб ва афзудани таъсири сухан аст, аммо дар назари камина инҳо гапи ҳоида мебошанд, ки кам таъсир доранд. Барои ин ки он чумлаҳо низоме дошта бошанд, ба фикри мо, таҳминан ба ин шакл тартиб додан лозим буд:

Ҳарчанд мо ҳама ҷамъ шуда будем, маҷлисро сар намекарданд.

Агарчи ин таклиф дуруст буд, қабул нашуд.

Агарчанде ки дар вақташ расида омадам, ӯро ёфта натавонистам.

Бачаҳо ҳарчанд каму беш сарфаҳм мераванд, бе модар алаими ҷудой мекашанд.

Чунонки мебинем, ҳуди пайвандакҳои ҳарчанд, агарчи ва агарчанде ки маъниро пурра ифода карда метавонанд ва дигар ба бошад ҳам, аммо, лекин, вале, бо вуҷуди ин эҳтиёҷе

нест. Чумлаҳои мазкурро ба шакли дигаре, масалан, ин тавр ҳам сохтан мумкин аст:

Мо ҳама чамъ шуда бошем ҳам, маҷлисро сар намекарданд.
Ин такиф дуруст бошад ҳам, қабул нашуд.

Дар вақташ расида омада бошам ҳам, ўро ёфта натавонистам.

Бачаҳо каму беш сарфаҳм раванд ҳам, бе модар алами чудой мекашиданд.

Равшан аст, ки ин ҷо ҳам маъни тамоман дигар нашудааст, ҳамон аст, ки буд. Боз ҳам ба ҷои се воситаи грамматикий яке қифоя аст: ҳуди бошад ҳам ё равад ҳам вазифаи ду пайвандаки дигарро, ки дар аввали ҷумлаи пайрав (ҳарчанд, агарчи, агарчанде ки) ва дар сарҷумла (аммо, лекин, vale) омадааст, пурра ичро карда метавонад. Пас, дар ин сурат ба пайвандакҳо эҳтиёҷ намемонад.

Мисоли классикии ин қолиби ҷумлаи мураккаби хилэфӣ ин аст:

Агар биёранд ҳам, раво бувад (*Насируддини Тӯсӣ*).

Ба ҳуруҷ пайвандад ҳам, ... зоид ном ниҳодаанд (*Насируддини Тӯсӣ*).

Ед бод он, к-аз табассум файзи оме доштӣ,
Дар хитоби гайр бошад ҳам, паёме доштӣ.

Бедил

Аз ин мисолҳо маълум мешавад, ки бошад ҳам, равад ҳам ва монанди инҳо дар забони адабӣ ҷандон нав нест ва кайҳо боз дар ифодаи фикру ҳисси оlij иштирок дорад. Ба ин сухани содда ва соғу тозаи Бедил ду пайвандаки нодаркор илова қунем, аз ҳусни он ҷизе намемонад.

Дар аввали ҷумлаи пайрав омадани пайвандакро (ҳарчанд мо ҳама чамъ шуда будем) навъи якуми ҷумлаи мураккаби тёбене хилофӣ меномем. Бо аорист ва ҳиссача ба шакли бошад ҳам, равад ҳам, гӯяд ҳам ва гайра ифода шудани ҷумлаи пайрав навъи дуввуми ҷумлаи мураккаби тобеи хилофист. Ин гуна ҷумлаҳо навъи саввум ҳам доранд ки чунин ҳоҳад буд:

Мо ҳама чамъ шуда будем, аммо маҷлисро сар намекарданд.

Ин таклиф дуруст буд, лекин қабул нашуд.

Дар вақташ расида омадам, vale ўро ёфта натавонистам.

Дида мешавад, ки навъи саввум факат дар сарҷумла пайвандак дорад. Боз ҳам маъни бо як пайвандак — бо як воситаи грамматикий пурра ифода мегардад ва ба се восита эҳтиёҷ нест.

Аҷобат дар ин аст, ки ҳамин се навъи ҷумлаи хилофӣ ва воситаҳои грамматикии он дар навиштаҳои имрӯза як ҷо шуда, навъи ҷорум ба миён омадааст. Навъи ҷорум ҳамаи ҳусусиятҳоеро, ки се навъи асосӣ дорад, якҷоя дар бар меорад: ҳам пайвандаки аввали ҷумлаи пайрав, ҳам аористу ҳиссачи, ҳам

пайвандаки аввали сарчумларо фаро мегирад, яъне ҳарчанд... бошад ҳам, аммо... қолаби он аст. Мисоли онро дар боло дидем:

Ҳарчанд мо ҳама чамъ шуда **бошем ҳам, аммо** мачлисро сарнамекардан.

Суоле пеш меояд, ки оё барои як кардани се навъ ва ба вучуд овардани як навъи серага эҳтиёче буд? Ба фикри мо, набуд. Пас, навъи чорум чаро пайдо шуд? Ба ақидан мо, сабаби пайдоиши он боз ҳамон аст, ки ба муносабати дигар рӯйдодҳои номатлуби услубӣ ҷандин бор таъкид кардаем: ба назари баъзе қаламкашҳои ҳозира сухани соддай мукаррарӣ ноқифоя менамояд ва барои қувват додани сухан чанд чизи дигар ба қалимаву ибораву чумла илова менамоянд, vale бехабар аз онанд, ки ин унсурҳои нодаркор ба сухан на қувват, балки сустӣ меорад, сухан аз ҳашви қабех элоиш меёбад ва суст мешавад. Инро дар услубшиносии классикий **заъфи таълиф** мегуфтанд. Заъфи таълиф дар навиштаҳои имрӯза торафт меафзояд ва як намунаи он, ба фикри мо, навъи чоруми чумлаи хилофӣ ва ба ҷои як воситаи грамматикий бо се восита сохта шудани он аст.

Гоҳ дар ҷунин ҷумлаҳо ҳатто на се, балки чор воситаи грамматикий ба кор меравад, ки инро навъи панҷуми ҷумлаи мурракаби тобеи хилофӣ метавон номид. Чунончӣ:

Ҳарчанд асоси ин асарҳоро афсонаҳои ҳалқӣ ташкил дижад ҳам, vale бо вучуди ин дар мазмун дигаргуниҳо ба назар мерасад.

Ин ҷо ҳилофиятро чор чиз: 1) ҳарчанд, 2) **бошад ҳам**, 3) **вале ва** 4) **бо вучуди ин** ифода кардааст. Ва ҳол он ки яке аз инҳо басандা буд ва сеи дигар зиёдатист.

Бо се-ҷор воситаи грамматикий ифода шудани хилоф соли 1939 боиси эроди Ҳабиб Юсуфӣ гардида буд (ниг.: Ҳ. Юсуфӣ, Роҳи нотамом, 1973, саҳ. 201). Мо ба фикри ин шоири шаҳид шарикем.

Ифодаи хилоф боз баъзе шаклҳои вайрон дорад, ки Ш. Рустамов онҳоро аз назар гузаронидааст (ниг.: Ш. Рустамов, Замон ва забон, саҳ. 150 — 151). Мулоҳизаҳои ў ҳам ҷолиби диккат ва сазовори дастгирӣ мебошанд.

Маъние, ки бо як-ду қалима ифода шуданаш мумкин аст, бидуни зарурати маҳсусе бо чор-панҷ қалима ифода гардад, бешак, ҳусни сухан аз байн ҳоҳад рафт. Дар ҷумла роҳ ёфтани қалимаҳои зиёдатии нодаркӯр аломати он аст, ки қаламкаш фикрашро кутоҳу мӯҷаз ва соғу тоза, ба он тарзе ки лозим аст, баён қарда наметавонад, унсурҳое илова мекунад, ки ба сухан гаронӣ меоранд, боиси хирагии матлаб мегарданд. Баръакс, суханро аз унсури зиёдатӣ тоза кардан хунарест, ки қаламкашро кам-кам ба сӯи санъати соддаву нафис мебарад. Беэҳтиёт қалам рондан, аз паи оддисуҳанӣ ва зиёдагӯҳои авомона, гапи пастмаҳаки кӯчаву бозор рафтан ҳаргиз нишонаи

ба халқ наздик шудани забони адабӣ наҳоҳад буд. Асолати сухан ва халқияти элии забони адабиро бо нуктасанҷӣ ва гав-ҳаршиносӣ метавон устувор кард. Он чумлаҳои имрӯза, ки дар онҳо як матлаб бо се-чор воситаи ҳаммаъно тақрор ба тақрор адо шудааст, ба фикри мо, нишонаи дур рафтан аз сухани асил аст.

1984 — 1989.

«ЯК-ДУ ҚАМЧИН НАМЕРАСАД»

Таъбири як (як-ду) қамчин намерасад аз он ҷо омадааст, ки дар гузашта девонағонро бо қамчинкорӣ муолиҷа мекарданд. Ин тарзи муолиҷа дар асарҳои устод Айнӣ ва Ҷ. Икро-мӣ (ҷунончи, дар повести дуввумӣ «Тори анкабут») тасвир шудааст. Маъни як-ду қамчин намерасад он аст, ки боз як-ду қамчин задан даркор аст, яъне «ӯ» ҳанӯз андак девонагӣ дорад. Ба ин маъни гоҳ (ба ӯ) як-ду қамчин камӣ мекунад ҳам мегӯянд.

Аммо рафта-рафта сабаби пайдоиши ин таъбир ва маъни аслии он фаромӯш шудааст. Ҳоло дар баъзе маҳалҳо, масалан, ба ҷои ба ӯ ду-се қамчин даркор аст ӯ як қамчин дорад мегӯянд, ки дуруст нест. Ин таъбир ба ҳамин шакли нодуруст ба навиштаҳои имрӯза ҳам роҳ ёфта истодааст. Ҷунончи, қаҳрамони як нависанда ба дигаре гуфтааст: «Ту ҳам як қамчин дорӣ». Ва ҳол он ки, масалан, «Ту ҳам ба як қамчин ҳақ дорӣ» гуфтан даркор буд. Он гэх сухан маъни киноявӣ пайдо мекард ва маънояш он мебуд, ки ба ту ҳам як қамчин намерасад (камӣ мекунад), яъне ту ҳам андак девона ҳастӣ.

ҚАВСАЙН ВА ПАЙВАНДАК

Дар 20 — 25 соли охир дар миёни ду қавс эзоҳ додани матлабе хеле ривоҷ ёфт. Шарҳи миёни қавсайн барои пурратар ифода шудани мазмун ва таъкиди фикре, хусусан барои сабук шудани чумла ва аз байн рафтани печу тоби он аҳамияти қалон дорад. Ба ин сабаб бештар истифода шудани имкониятҳои қавсро ҳодисаи мусбат донистан лозим аст. Қавс на фафақат солҳои охир, балки аз аввали пайдоишааш, аз оғози Инқилоби Октябрь барои афзоиши имконоти забони тоҷикӣ хизмат карда истодааст. Ин ҳам як намуна аз дорониафзоии забони тоҷикӣ ба шарофати забони русист.

Дар баъзе чумлаҳо қавс ба тарзे омадааст, ки ба чумла қавс доҳил кардан шарт набуд, яъне ҷунун чумлаҳоро ҳам бо қавс ва ҳам бе қавс тартиб додан мумкин аст. Масалан, ин чумла:

«Азбаски касе симурғро (ки анқо муродифи арабии он аст) надидааст, чизҳои ноёбро ба он ташбеҳ медиҳанд».

Ин ҷо ҷумлаи пайравро, ки бо пайвандаки ки сар шудааст, ба қавс нағирифтан ҳам мумкин буд, лекин муаллиф онро ба қавс эвардааст ва ин ҳам нодуруст нест. Дар мисоли боло ҷумлаи миёни ду қавс ҷумлаи пайравест, ки дар доҳили дигар ҷумлаи пайрав («азбаски касе симурғро надидааст») ҷой гирифтааст. Бино бар он ки ду ҷумлаи пайрав дарун ба дарун омадааст, муаллиф қарор додааст, ки дуввумиро миёни қавсайн гузорад, то ки онро аз ҷумлаи пайрави якум чудо кардан осонтар шавад. Ин, албатта, як навъ мавридишиносист: қаламкаш роли қавсро чӯн муҳимбароре нағз пай бурда, ба хубӣ истифода намудааст.

Баъзе суханварон имконоти қавсро хеле моҳирона ба кор андохтаанд. Чунэнчи, ин ҷумлаи устод Айниро аз назар гузаронем, ки дар бораи Саъдист:

«Ӯ дар сафарҳояш бо дуздон ва роҳзанон (корвонро мудофиа карда) шахсан мубориза мекунад».

Ин ҷумла аҷобате дорад. Барои аҷобати онро дидан лозим аст, ки онро бе қавс ҳонем: «Ӯ дар сафарҳояш бо дуздон ва роҳзанон корвонро мудофиа карда шахсан мубориза мекунад». Чунонки мебинем, дар ин сурат маъни матлуб ҳосил намегарда, зиёда аз ин маъни номатлубе ҳосил мешавад: гӯё «Ӯ» бо ҳамкории дуздону роҳзанон корвонро мудофиа мекардааст. Аммо се қалимаро ба қавс гирен, матлаби аслӣ равшану возех ифода мейбад.

Ин аст, ки агар қавс устокорона истифода шавад, низ яке аз мушкилкушову муҳимбарорҳои мӯъчиликоре метавэнад буд.

Аз ду мисоле, ки овардем, ду вазифаи муҳимми қавс маълум мегардад: 1) Вазифаи аввал аз дигар ҷузъҳои ҷумла ҷудо кардани як ҷузъи он — яке аз аъзоҳои чида ё ибораи туфайлий ё ки ҷумлаи пайрав ва ғайра мебошад. Мақсади ин ҷудокорӣ гоҳ андак диққат ҷалб кардан ба он ҷузъ, гоҳ таъкиди маҳсус, гоҳ беҳтар намоён кардани соҳти ҷумла ва ба ин восита ёрмандӣ барои зудтар фаҳмидани маъни он аст. Дар ин сурат баъзан, балки аксаран қавсро партофтан мумкин аст.

2) Аз мисоли дуввум — ҷумлаи устод Айни намудэр аст, ки гоҳ қавс маъни ҷумларо тамоман тағъир медиҳад ва онро аз ҷумла партофтан имкон надорад, ҷояшро дигар кардан қариб мумкин нест, аз иваз кардан бо вергулу тире ҳам худдорӣ беҳтар аст.

Лекин дар навиштаҳои имрӯза ин шартҳои тартиб додани ҷумлаҳои қавсдор аксаран риоя намешавад. Қаламдастҳо ба ҷӣ тарз ки ҳоҳанд, ҷумлаи қавсдор соҳтан мегиранд ва парвое аз ин надоранд, ки мутобиқати зоҳирӣ, робитай мантиқӣ, ҳатто соҳти ҷумла вайрон шудааст.

Гоҳ чунин ба назар меояд, ки тартиб додани чумлаи қавсдорро ханӯз дуруст ёд нағирифтаем.

Шарти асосии чумлаи қавсдор ин аст, ки муносибату робитай ҳамаи аъзоҳою ҷузъҳои он бояд, ҷунонки дар чумлаи бекавс ҳаст, дуруст таъмин гардад. Ин муносибату робита бояд ҷунон бошад, ки агар қавсро аз миён бардорем, чумла вайрон нашавад, ноҳамворие рӯй надихад. Чумлаи қавсдор баёни фикрро осон мекунад, вали моро аз қонунҳои мантиқ озод намесозад. Инро бисёр вактҳо фаромӯш мекунем.

Ҷунончи гуфтаанд:

«Театр балети С. Ҳамроев «Ҷавонӣ» (ҳамроҳи Тер-Осипов)-ро намоиш медиҳад».

Ин чумла вайрон аст. Он кас, ки андак савод дорад, бояд ҷунин сухан наронад. Қасе, ки ин чумларо навиштааст, гумон дорад, ки чун ба чумла қавс ҳамроҳ шуд, қонуну қоидаҳои суханро риоя кардан шарт нест. Не, ў саҳв кардааст.

Чумлаи мазкур он гоҳ шакли дуруст ҳоҳад гирифт, ки соҳти он ва тартиби ҷузъҳояш монанди чумлаи муқаррарии бекавс бошад. Масалан, ба ин тарз: «Театр балети С. Ҳамроев «Ҷавонӣ»-ро (ки ҳамроҳи Тер-Осипов эҷод кардааст) намоиш медиҳад». Яъне ин ҷо мавриди он буд, ки эзоҳи миёни қавс ба шакли чумлаи пайрав соҳта шавад.

Дар мисоли зерин ҳам сухани миёни қавс ҷунон омадааст, ки чумларо ба тамом вайрон кардааст:

«Дар мусиқии тоҷикон услуги бадаҳшонӣ, кӯлобӣ, фармӣ, фарғонӣ, бухорӣ, ленинободӣ (агар гуфтан ҷоиз бошад)-ро ба хубӣ дарк мекунем».

Ин ҷоиз бошад-ро ба тоҷикӣ ҷизест, ки на ба бел меояд, на ба қаланд. Пас аз феъли тасрифӣ (баъди чумлаи пайрав) омадани -ро тамоман хилофи расми сухани тоҷикист. Тартибдиҳандай он чумлаи ноҳинчор ба қоидаҳои забони русӣ ё шояд ба баъзе навиштаҳои форсии имрӯза, ки низ нусхабардорӣ аз забонҳои Ғарб аст, кӯр-кӯрона тақлид кардааст. Албатта, қавс дар расми хатти тоҷикӣ, ҷунонки гуфтем, аз забони русӣ омадва баъзе қоидаҳое низ бо ҳуд овард. Аммо ин қоидаҳои нав бояд хилофи қоидаҳои мавҷудаи забони тоҷикӣ набошанд, забони моро аз дарун вайрон накунанд. Фақат дар ҳамин сурат қоидаҳои навро қабул метавон кард. Вагарна онҳоро қатъянӣ рад кардан лэзим меояд.

Пас чумлаи болоро чӣ тавр ислоҳ кардан даркор аст? Ба фаҳми мо, онро, масалан, ба ин тарз соҳтан беҳтар буд:

«Дар мусиқии тоҷикон услуги бадаҳшонӣ, кӯлобӣ, фармӣ, фарғонӣ, бухорӣ, ленинободиро (агар таъбир ҷоиз бошад) ба хубӣ дарк мекунем».

Дар ин сурат ҳам чумлаи пайраве, ки чун ибораи туфайлий дар даруни қавс омадааст, ба қоидаҳои пештараи забони тоҷикӣ мувоғиқат надорад, лекин дар айни замон хилофи онҳо ҳам нест ва аз ин рӯ кобили қабул аст. Ҳар навӣ бояд ҷизе

бо худ орад, ки мо надоштем ё он чиро, ки худ доштем, так-мил дихад. Он гох ин навй бояд ба чон қабул шавад. Вале дар сурате ки навй ҳар чиро, ки худ дорем, зеру забар кунад, ҳаргиз қобили қабул нахоҳад буд.

Дар навиштаҳои солҳои охир аксари эзоҳоти даруни қавсайн ба шакли чумлаи пайрав меояд. Лекин аз чӣ сабаб бошад, ки муаллифон дар ин маврид риояи шартҳои чумлаи пайравро зарур намедонанд, эзҳи миёни қавсро чунон месозанд, ки аз алоқамандӣ бо дигар қисмҳои чумла маҳрум аст. Дар натиҷа эзоҳи миёни қавс чун чумлаи мустақиле аз дигар қисмҳои чумла чудо шуда меистад. Ба фикри мо, инро нуқсон шумурдан даркор аст. Чумлаи пайрави миёни ду қавс бояд бо аломатҳои зоҳирӣ, чунончи, бо пайвандак ба дигар қисмҳои чумла саҳт алоқа дошта бошад. Фақат дар ҳамин сурат фикр ноканда ва пай дар ҳам ифода мегардад, мантиқи чумла пурра зоҳир мешавад. Ба ин ҳақиқат, масалан, аз чумлаи зерин пай бурдан мумкин аст:

«Дар қишилоқ ғайри худашу як ҷавон, ки фарзанди ӯ гашта буд (модари ин ҷавон ҳангоми таваллуд кардан фавтид), касе намондааст».

Ба назари мо, чумлаи пайрави миёни қавсайнро ҳатман бо пайвандаки зеро ё чунки сар кардан даркор буд. Ҳоло ки пайвандаке нест, робитаи ин чумлаи пайрав аз дигар чумлаи пайрав (фарзанди ӯ гашта буд) бурида шудааст. Қавс нишонаҳои зоҳирӣ алоқаи грамматикию синтаксисиро иваз карда наметавонад, балки фақат вазъияти яке аз ҷузъҳои чумларо дар байни ҷузъҳои дигари он муайян мекунад, чунончи онро ба ҷузъи туфайлӣ табдил медиҳад, вале ҷигунағии муносибати ин ҷузъи туфайлӣ ва ҷузъи дигаре дар мавридҳои муайян бояд бо як унсури зарурӣ ифода шавад. Дар мавриди боло ҳамин унсури зарурӣ пайвандак аст. Тамоман равшан аст, ки дар чумлаи мазкур эзоҳи миёни қавс ба шакли чумлаи пайрав омадааст. Пас, чумлаи пайрав бояд пайвандаке дошта бошад, ки ҷигунағии робитаи онро бо сарҷумла равшан кунад.

Ҷумлаи пайрав, хоҳ дар миёни ду қавс бошад, хоҳ берун аз он, бояд пайвандаки зарурӣ дошта бошад, бо пайвандаке ташаккӯл ёбад, он гоҳ тамоми чумлаи мураккаб шакли дуруст ва одатӣ мегирад, вагарна чумла вайрон хоҳад буд.

Инро Лоик ҳис кардааст ва ҷунин чумлае сохтааст: «Агар ҳоҳем, ки мусикии мо машҳур бошад ва шеъри мо тарғиб шавад (зеро сурудро бе тарҷума гӯш мекунанд), бояд эстрада-ро ривоҷу равнак дихем».

Агар шоир чумлаи даруни қавсро бо пайвандаки зеро сар намекард, тамоми ин чумлаи мураккаб вайрон мешуд. Аз ҳамин сабаб чумлаҳои зерин ба назари камина чумлаи вайрон аст:

«Девони шоир (аз 1040 байт иборат аст) дар ласти ҳешовандонаш маҳфуз аст».

«Вай латифаҳои ҳалқиро ба Мунҳавзен (дар армияи рус хизмат мекард) нисбат додааст».

«Ин нусхаҳо (с. 1778 нашр шуданд) ҳамчун материал хизмат карданд».

«Бо вуҷуди сари ҷавонаш (сисола буд) соҳиби мартабаю мақоме гаштааст».

«Рӯманӣ «Саргузашти Сафар-маҳсум» (бо ҳамкории Ҳ. Назаров эҷод шудааст) синтези юмору ҳаҷв ва таъриху қаҳрамонии ҳоса аст».

Дар ҳамаи ин ҷумлаҳо ҷизе намерасад ва он ҳам «ки» мебошад. Фақат дар сурате ки ҷумлаи пайрави даруни қавсро бо ки сар қунем, байни ҷузъҳои ҷумлаи мураккаб робитаи мантиқии табии пайдо мешавад: «Девони шоир (ки аз 1040 байт иборат аст) дар дasti ҳешовандонаш маҳфуз аст»; «Ин нусхаҳо (ки с. 1778 нашр шуданд) ҳамчун материал хизмат карданд». Ва ҳоказо.

Ҳоло дар навиштаҳои мо бо ки оғоз ёфтани ҷумлаи пайрави миёни қавсайн тамоман дидо намешавад. Мэ инро нораво мешуморем.

Ё ки ин ҷумларо бинем:

«Толстой дар ин ҷо повести «Кудакӣ»-ро (якумин асари ҷонии Толстой) оғарид».

Ин ҷумла ҳам, ба ғумони қавӣ, ба тақлиди ҷумлаҳои русӣ соҳта шудааст ва қолиби он қолиби русист. Барои ки тоҷиқӣ шавад, андак таҳrir карда, ибораи миёни қавсро ба ҷумлаи пайрав гардондан даркор буд;

«Толстой дар ин ҷо повести «Кудакӣ»-ро (ки якумин асари ҷонии ўст) оғарид».

Қолиби ин ҷумла, ба назари мо, тоҷикист. Пайвандаки ки яке аз муҳимтарин унсурҳоест, ки аз паси ҳуд қолибҳои тоҷиқӣ меорад. Дар солҳои оҳир аз ки ғурехтани қаламкашҳо ва ҷои онро надонистани онҳо нишонаи ин аст, ки дар мулки забон роҳ ғум кардаанд ва ба қӯчаҳои бунbasti тақлид бисёр медароянд. Ин ҳақиқатро боз як навъи дигари ҷумлаҳои қавснок тасдик менамояд.

Дар навиштаҳои айёми мо ба ҷои ки омадани вай, ў, он ҳеле бисёр ба назар мерасад. Мо инро ҳам номатлуб медонем, зоро қолиби русӣ ва ҳилофи мантиқи забони тоҷикист. Барои ин ки масъала равшан шавад, ҷанд ҷумлаеро аз назар мегузаронем:

«Аз дӯсташ (вай боз раис интихоб шуда буд) иҷозати сафар талабид».

«Масъалаи мудири шӯъбаи газвор (ӯ пештар барои ҷаллобӣ суд шуда буд) муҳокима шуд».

«Бо талабагон (онҳо нав ба ҳона даромада буданд) салому алем кард».

Дар ин ҷумлаҳои пайрави даруни қавс вай, ў ва онҳо зиёдатист. Зоро онҳо ифодай дуввуми он аъзои ҷумлаанд, ки пеш

аз қавс истодааст: **вай** ифодай дуввуми «дўстам», **ӯ** ифодай дуввуми «мудир» **онҳо** ифодай дуввуми «талабагон» аст. Ва ҳол он ки ба точикӣ барои чунин ифодай дубора эҳтиёче нест: ин «вай» «ӯ» ва «онҳо»-ро фурӯгузор кунем ҳам, на маъни чумлаи пайрав ва на маъни умумии чумлаи мураккаб зараре намеёбад. Онҳо ягон вазифаи семантикаи, грамматикий ё услубӣ иҷро накардаанд. Ва ҳол он ки ҳар чӣ вазифае надорад, нодаркор аст ва аз он ҳалос шудан лозим аст.

Дар ин навъи чумлаҳои қавсдор ҳодисаи ачибе рӯй медиҳад: боз он чӣ нодаркор аст, ҳаст, он чӣ зарур аст, нест. Он унсур, ки қаламкашҳо дар чунин чумлаҳо зарурати онро эҳсос намекунанд, пайвандаки **«ки»** мебошад. Пас, агар чизи нолозимро фурӯгузор ва унсури заруриро илова намоем, чумлаҳои бо-ло чунин шакл мегиранд:

«Аз дўсташ (**ки** боз раис интихоб шуда буд) иҷозати сафар талабид».

«Масъалаи мудири шӯъбаи газвор (**ки** пештар барои ҷаллобӣ суд шуда буд) муҳокима шуд».

«Бо талабагон (**ки** нав ба хона даромада буданд) салому алек кард».

Боз як навъи чумлаҳои қавсдор ҳаст, ки боиси эрод мегардад. Гоҳ ҷои қавс дар доҳили чумла нодуруст таъин мешавад, яъне қавсро на дар он ҷое, ки лозим аст, мегузоранд. Чунончи:

«Шоир саргузашти ин духтарро истифода карда (**ӯ** чанд самолёти душманро зада **ғалтонда буд**), образи як зани ватандустро ба вуҷуд овардааст».

Дар ин чумлаи мураккаб чумлаи пайрави миёни қавс дар ҷои худ наомадааст. Ин чумлаи пайрав чумлаи муайянкунанда аст, ки ба «духтар» даҳл дорад, «духтар»-ро аз як ҷиҳат муайян мекунад. Пас онро баъди «духтар» гузоштан даркор буд: «Шоир саргузашти ин духтарро (**ки** чанд самолёти душманро зада **ғалтонда буд**) истифода кард...»

Ҳамин ҳолро дар ин чумла ҳам мебинем:

«Ҳамин ки таҳсили Шодӣ ба охир расид (**вай** дар синфи даҳум меҳонд), роҳи шаҳрро пеш гирифт».

Боз ҳам чумлаи пайрави муайянкунанда, ки дар миёни ду қавс аст, аз муайяншаванда — «Шодӣ» дур афтодааст. Агар ҳоҳем, ки алоқаи муайянкунандаю муайяншаванда суст ва қанда нашавад, онҳоро паҳлуи яқдигар гузоштан беҳтар аст. Он гоҳ чумла ба ин шакл медарояд:

«Ҳамин ки таҳсили Шодӣ (**ки** дар синфи даҳум меҳонд) ба охир расид, роҳи шаҳрро пеш гирифт».

Дар ин маврид аз наздик истодани ду **«ки»** («ҳамин ки» ва **«ки»**-и даруни қавс) тарсидан лозим нест. **«Ки»** яке аз фаъолтарин унсурҳои забони мост ва агар чумла дуруст соҳта шуда бошад, ду-се бор ба ҳам наздик омадани он айбе надорад. Ин ҳолатро дар навиштаҳои устодони сухан бисёр дидаем.

Акнун ба ин чумла дикқат кунем:

«Падарам гуфтанд, ки ба наздашон (он солҳо волидам дар радио кор мекарданд) равам».

Ба назарам, ин ҳам намунаи нодуруст тартиб додани чумла аст Нодудустӣ дар он аст, ки қавс дар ҷои худ нест ва аз ин сабаб ду ҳабар — кор мекарданд ва равам бидуни тақозӣ робита паҳлуи ҳам воқеъ гардидааст. Ба ақидаи мо, қавсро ба охири чумла гузоштан даркор буд: «Падарам гуфтанд, ки ба наздашон равам (он солҳо волидам дар радио кор мекарданд)».

Чумлаи зерин низ гӯё чунин амале ҳоҳон аст:

«Яке аз аввалин муаллифоне, ки тавсифи географии ноҳияҳои гунғунро бокӣ гузоштааст, Ибни Хурдодбех (асараш с. 646 таълиф ёфта, с. 885 бори дуюм таҳрир шудааст) буд.

Чунин менамояд, ки дар ин маврид ҳам қавсро ба охири чумла гирифтан беҳтар мебуд: «Яке аз аввалин муаллифоне, ки тавсифи географии ноҳияҳои гунғунро бокӣ гузоштааст, Ибни Хурдодбех буд (ки асараш с. 646 таълиф ёфта, с. 885 бори дуюм таҳрир шудааст)».

Чумлаи қавснок боз ҷанд навъи дигар дорад. Мутаассифона, мо ин ҷо ба ҳамаи онҳо таваққуф карда наметавонем. Ғақат ҳамиро таъкид кардан меҳоҳем, ки вайрон шудани мутобиқати ҷузъҳои чумла дар аксари ин навъҳо ба назар мерасад. Аз ин рӯ ҳангоми соҳтани чунин ҷумлаҳо эҳтиёти маҳсус зарур аст.

IV

ИСТИЛОҲОТ ВА МАДАНИЯТИ СУХАН

1

• Масъалаи маданияти сухан ба масъалаи истилоҳоти забони адабии имрӯзai таҷикӣ низ даҳл дорад.

Ҳар як соҳаи маданият дорои мағҳумҳои маҳсус ва терминҳои бисёрест, ки шумораи онҳо рӯз то рӯз меафзояд. Барои ин ки соҳаҳои гуногуни илму маданият дастраси мо гардад, лозим аст, ки муҳимтарин қисми он ҳама истилоҳот дар забони тоҷикӣ низ вучуд дӯшта бошад. Истилоҳот забони илму техника мебошад ва онро донистани ҳар донишҷӯ лозим аст.

Истилоҳоти илмӣ дар забони тоҷикӣ ҳазор сол боз мавҷуд аст. Аввалин касе, ки дар тартиб додани истилоҳоти тоҷикии илмҳои гуногун ҳизмати хеле қалон кардааст, Абӯалӣ ибни Сино буд. Ҳарчанд Ибни Сино асосан ба забони арабӣ асар менавишт, «Донишнома» ва «Рисолаи набз» барин китобҳоро ба забони модариаш таълиф кардааст. «Донишнома» ҷандин илмро дар бар мегирад (ҷунончи мантиқ, табиийёт, ҳайат, мусиқӣ) ва Ибни Сино истилоҳоти асосии ин илмҳоро мувофиқи дараҷаи инкишифӣ ҳамонвақтаи онҳо ба забони тоҷикӣ тар-

тиб додааст. Ибни Сино чунон истеъдоди забоншиносӣ ва истилоҳсозӣ дӯштааст, ки пас аз нӯҳ сад соли таълифи «Донишнома», яъне дар замони мо устод Айнӣ барин донишманди забони имрӯзаи тоҷикӣ дар бораи истилоҳоти ин китоб бо ҳайрат ва таҳсину оғарин сухан рондааст.

Мутаассифона, бисёре аз истилоҳоти форсии Ибни Сино дар асрҳои баъдина аз тарафи дигар олимони форсу тоҷик қабул нашуда монд ва ба ҷои онҳо асосан истилоҳоти арабӣ гузашт. Дар давоми ҷандин аср дар илми форсу тоҷик истилоҳоти арабӣ ҷои асоси ишғол кард. Дар натиҷа забони асарҳои илмии форсии тоҷики аз ҳисоби забони арабӣ хеле сарватҳои нав ҷамъ карда бошад ҳам, имкониятҳои истилоҳсозии ҳуди забони тоҷикӣ кам инкишоф ёфт.

Пас аз Революцияи Октябрь дар Тоҷикистони Советӣ масъалай дастраси омма намудани муваффакиятҳои илми имрӯза яке аз масъалаҳои муҳимме гардид. Ҳисусан рӯз то рӯз афзудани шумори мактабҳои миёна ва олий ҷунун вазифае пеш гузашт, ки дар забони тоҷикӣ истилоҳоти илми имрӯзаи физика, химия, биология ва гайра ба вучуд оварда шавад. Тарҷумай рӯзағузуни асарҳои Маркс, Энгельс, Ленин, инкишофи ҳоҷагии ҳалқ ва дар ҳаёти республика то рафт мавқеи қалонтаре пайдо кардани техникии гуногун талаб мекард, ки истилоҳоти фалсафаи марксистӣ, истилоҳоти сиёсӣ, маъмурий ва техникии тартиб дода шавад.

Ичрои ин вазифаи муҳим солҳои бист сар шуда буд ва ҳанӯз давом дорад.

Дар аввалҳои ин кор баъзе истилоҳоти сунъӣ аз қабили оташароба (ба ҷои паровоз ё поезд) низ пайдо шуд ва асосан ҷунун роҳ пеш гирифта шуда буд, ки қушиш менамуданд истилоҳоти русӣ ва интернационалиро навъе карда ба тоҷикӣ тарҷума кунанд. Барои тарҷума бештар қалимаҳои арабӣ интихоб мешуд. Ҷунончи «интернационал»-ро байнамилал, «Партияи Коммунистӣ»-ро фирқаи иштирокион, «большевикҳо»-ро аксариюн ва «меншевикҳо»-ро ақаллиюн мегуфтанд.

Тарҷума кардани истилоҳоти нав принципи асосии истилоҳсозии тоҷикӣ дар солҳои бист ва қисман солҳои сӣ буд.

Баъзе рафиқоне, ки имрӯз дар бораи солҳои бисту сӣ асари илмӣ менависанд, ҳодимони намоёни он солҳоро барои пеш гирифтанишон ин принципро саҳт танқид мекунанд ва ҳатто бо гардани онҳо айбҳои сиёсӣ мегузоранд. Ба фикри мо, ин кор ҷандон дуруст нест. Бешубҳа, дар давраҳои аввал дар истилоҳсозӣ ҷунун принципро пеш гирифтани ҳодимони маданияти тоҷик бесабаб набуд. Барои маълум шудани ин сабаб як мисол меорем. Устод Айнӣ дар он мақолаҳои публицистӣ, ки дар журнали «Шӯълаи инқилоб» (1919 — 1921) ҷоп кардааст, «социализм»-ро сусиёлизм ва «Революцияи Октябрь»ро Инқилоби ўқтобир менавишт. Ин навишту ин талафузро дар он вактҳо ҳама қабул карда буданд, ҷунки дараҷаи онвактаи

инкишифти забони тәчикій, хусусиятхон онвақтаи талаффузи точикон ҳаминро талаб мекард. Дар он вактхо на танхो мардуми точик, балки худи Айні ҳам калимаҳои «социализм», «революция» ва «октябрь»-ро ба он тарзе, ки мо имрұз бемалол талаффуз мекунем, талаффуз карда наметавонистанд. Шаклу талаффуз русии ин калимаҳо дар он вактхо ба мардуми точик ациб менамуд ва риояи он хеле мушкил буд. Ба фикри мө, ин яке аз сабабҳои асосии интихоб шудани принципи тарчума дар истилоҳсазии он давра буд.

Бино бар ин ходимони маданияти солҳои бисту сій сазовори сарзаниш не, балки лоики таҳсину оғарин ва қадршиноси мебошанд. Онҳо аввалин қасоне буданд, ки ба воситай калимаҳои шуро, сүсиёлизм, үктобир ғояҳои революция, ғояҳои марксизм-ленинизмро дар байни ҳалқи мо паҳи мекардан, бо ёрии калимаҳои муваллидудомъ ва обзо (хидроген), муваллидудулхумузга ва туршизо (оксиген), дучарха (велосипед) ва оташароба (поезд) мағұхымҳои нави илмию техникиро ба ҳалқи мо дастрас менамуданд.

Солҳои бисту сиро дар истилоҳсозӣ давраи сағву хатоҳо ва қачравиҳо не, балки як давраи қонунии инкишифти терминологияни нави точик ҳисоб қардан лозим аст.

Баъзе рафиқон чун мақолаҳои әнвактаи устод Айні ва дигаронро имрұз чоп мекунанд ё аз он мақолаҳо иқтибосе меоранд, күшиш мекунанд, ки навишти онвактаро ба навишти имрұза иваз намоянд. Чунончи, агар Айні солҳои аввали инкилиб «Болқон», Қафқаз, полокҳо, Фарокия, нүёбір навишта бошад, онҳоро ба тарзи имрұза ислоҳ намуда, Балқан, Кавказ, полякҳо, Фракия, ноябрь менависанд. Ва ҳол он ки мо имрұз ба чунин ислоҳ ҳак надорем. Ҳамаи навиштаҳои гузаштагон, аз چумла навиштаҳои солҳои бисту сій ҳұчқати таъриханд ва ҳұчқати таърих ислоҳнапазир аст. Мо онҳоро бояд имрұз айнан истифода кунем. Агар мақолаю китобҳои солҳои бисту сій ва баъдро имрұз айнан ва бෝ риояи навишти онвакта (ғайр аз баъзе құзыерт, масалан, алматықои китобат ва монанди инҳо) чоп кунем, таърихи инкишифти забони адаби ва услубои гүногуны он, аз چумла таърихи таҳаввули принципиҳои истилоҳот як-як аз пеши қашми мо хоҳад гузашт. Он гоҳ ҳар хонанда хоҳад дид, ки дар истилоҳоти қамъиятиву сиёсій ва илмиву техникии точикӣ, ҳатто дар талаффузу навишти калимаҳои советиву интернационалий дар байни сій-чил сол чи дигаргүніхо рўй додааст ва мә бо чи роҳҳо ба пояи имрұза расидем.

Он гоҳ равшан хоҳад шуд, ки айнан ё бо андак тағыроти фонетикий қабул намудани калимаҳои советиу интернационалий ва истилоҳоти аврупой руз то рўз бештар зарурат пайдо мекард. Худи ҳаёт барои ин кор тадриҷан замина тайёр менамуд, худи зиндагӣ он калимаҳоро то рафт бештар ба забон медаровард. Зиёён ва оммаи ҳалқ ҳам ба онҳо тадриҷан одат мекардан. Аз ҳамин сабаб анчумани илмии забоншиносон, ки

соли 1930 дар Душанбе баргузэр гардид, қарор қабул кард, ки дар тартиб додани истилоҳоти нави илмию техники пеш аз ҳама ба имкониятҳои худи забони тоҷикӣ такъя бояд кард, вале дар айни замон дар мавриди зарурӣ аз қабули истилэҳоти аврупой худдорӣ кардан лозим нест.

Албатта, ин масъала бе мубориза ҳал нашуд. Дар байни зиёйён қасоне ҳам буданд, ки дар истилоҳот бештар ба имкониятҳои худи забони тоҷикӣ такъя кардан меҳостанд ва зарурати қабул кардани баъзе қалимаҳои навро фахмида наметавонистанд. Дар ҳалли ин мубоҳиса ҳам рафти ҳаёт роли асосӣ бозид.

Дар моҳи феврили соли 1938 барои муҳокимаи масъалаҳои истилоҳот ва имло маҷлиси машварат барпо гардид. Ин мушовира барои ба тартиб овардани истилоҳоти тоҷикӣ ва муайян кардани роҳи инкишофи баъдинан он роли муайян бозид. Принципҳои асосие, ки ин маҷлис мӯқаррар кард, то имрӯз дар амаланд.

Дастури асосии ин маҷлис ҳамин буд, ки истилоҳоти тэҷикий бояд то ҳадди имкон ба истилоҳоти дигар ҳалқҳои СССР наздик ва монанд бошад. Истилоҳоти ҳалқҳои СССР ба он истилоҳоте, ки дар забони русӣ қабул шудааст, бояд то ҳадди имкон наздик бошад, то ки аз комъёбиҳои илми советӣ баҳраманд гардидани фарзандони ҳалқҳои гуногуни мамлакати мосон шавад.

25 — 29 май соли 1959 дар Москва, дар Институти забоншиносии АИ СССР як мушовираи умумииттифоқӣ барпо гардид, ки муҳимтарин масъалаҳои истилоҳоти иҷтимоию сиёсӣ ва илмию техникии ҳалқҳои СССР-ро муҳокима кард. Дар ин маҷлис ҳамон принципи асосӣ — принципи то ҳадди имкон ба яқдигар наздик овардани истилоҳоти забонҳои гуногун маъқул дониста шуд.

Ҳамаи луғатҳои истилоҳӣ, ки то имрӯз дар Тэҷикистон чоп шудаанд, асосан мувоғиқи ҳамин дастур тартиб ёфтаанд. Вақте ки луғати истилоҳоти физика, математика, паҳтакорӣ, фалсафа, ҳукуқшиносӣ ва ғайраро аз назар мегузаронем, мебинем, ки аксари қалимаҳои юнонӣ, лотинӣ ва русӣ дар тоҷикӣ айнан гирифта шудаанд ва як қисми мағфумҳо ба қалимаҳои тоҷикӣ ифода гардidaанд. Тартибиҳандагони ин луғатҳо барои ёфтани шакли тоҷикии бисёр истилоҳот ҳеле кӯшиш ва хизмат кардаанд.

2

Дар забони тэҷикӣ луғати истилоҳоти санъати меъморӣ, мусикӣ, рассомӣ ва мисли онҳо ҳанӯз вуҷуд надорад. То ҳол дар китобу мақолаҳои тоҷикӣ доир ба ин илмҳо истилоҳоти ачибу ғарib мушоҳида мекунем, ки ҳар кас ба сари ҳуд соҳтааст.

Ба фикри мо, ҳозир дар соҳаи истилоҳот яке аз мухимтарин масъалаҳо масъалаи дурустии онҳо аз ҷиҳати қоидоҳои забон мебошад. Аз ин ҷиҳат истилэҳоти имрӯзai тоҷикӣ бисёр нуқсон дорад.

Принципи тарҷума кардани як қисми истилоҳоти ҷамъиятию сиёсӣ ва илмию техниқӣ, албатта, принципи дуруст аст. Лекин бисёр истилоҳоте, ки дар қитобҳои дарсӣ, луғатҳо ва матбуот тарҷума шудаанд, нуқсон доранд. Нуқсони асосӣ ин аст, ки бисёр тарҷумроҳо сунъию нотаришида мебошанд ва хеле ноуҳдабароёна анҷом ёфтаанд.

Пеш аз ҳама ҳаминро гуфтан лозим аст, ки дар истилоҳоти имрӯзai мо навъи қалимасозӣ хеле маҳдуд аст.

Ҳангоме ки қитобҳои истилоҳотро аз назар мегузаронем, мебинем, ки танҳо се-чор навъи қалимасозии тоҷикӣ истифода шудааст, аммо имкониятҳои бепоёни забони мо аз доираи диккат берун мондааст.

Шаклҳои асосии қалимасозӣ дар луғатҳои истилоҳӣ ва матбуоти мо ин аст: бо «-кунӣ» ва «-шавӣ» (масалан, пайвасткуни Ҷавонӣ ва пайвастшавӣ), бо қалимаҳое, ки аз қабили ба+вучуд+ ой мебошанд, бо суфакси -анд (ба мисли гузаронда, сузанд) ва бо -нокӣ (ба монанди давомнокӣ, шиддатнокӣ). Ин чор тарзи қалимасозӣ хеле бисёр дучор мешавад. Боз ҷанд тарзи дигар ҳаст, ки нисбатан кам дида шуд.

Истилоҳотро дар соҳаи қалимасозӣ то ин дараҷа маҳдуд кардан хуб нест. Рафиқони истилоҳсози мо дар қалимасозӣ ва иборабандӣ аз доираи се-чор шакл берун намебароянд ва боз шикоят мекунанд, ки ба забони тоҷикӣ бисёр мағҳумҳоро ифода кардан мумкин нест. Нағз донистани нозукиҳои забон, пурра истифода намудани ҳамаи имкониятҳои он ва шаклҳои гуногуни қалимасозию иборабандӣ аз шартҳои асосии ҳалли масъалаи истилоҳот аст.

Мисоли ин чор навъи қалимасозиро мо дар қитоби «Ҳар сухан ҷоеву ҳар нукта мақоме дорад» хеле бисёр дидаем ва ба тағсил мухокима кардаем. Бо вуҷуди ин меҳоҳем, ки ба масъалаи қалимаҳое, ки бо -кунӣ ва -шавӣ сӯхта шудаанд, андаке таваққуф намоем.

Солҳои оҳир паи ҳам якчанд қитоби истилоҳот чоп шуд, ки ба ботаника, педагогика, механикаи техниқӣ, астрономия, тайёрии ҳарбӣ, геология, қароқулпарварӣ, соҳтмон, география, геодезия, забоншиносӣ, таъриҳ ва ф. оиданд. Нашри ин қитобҳоро муваффақияти қалон шуморидан даркӯр аст. Дар ин қитобҳо истилоҳоту мағҳумҳои бисёре гирд оварда ва барои пайдо кардани ҳамтои тоҷикии онҳо кӯшиши зиёде ба ҳарҷ рафтагаст. Ҳар яке аз ин қитобҳо натиҷаи ҷустуҷӯйҳои доманадори мутахассисони як соҳаи илму техника мебошад ва таҷрибаи ҷандинсолаи онҳоро дар ҳуд акс додааст. Ин ҷустуҷӯҳо ва таҷриба барои пешбурди сӯҳаҳои гуногуни хоҷагии ҳалқ ва маданият самараҳои намоёне овард ва яке аз он самараҳо ху-

ди ба вучуд омадани ҳамин китобҳост. Муаллифон барои кофтану ёфтани бисёр истилоҳоти тоҷикӣ ва соҳтани истилоҳоти наве, ки қобили қабул метавон донист, хеле заҳмат қашиданд. Аз ин ҷиҳат мекнati онҳо шоёни тақdir аст.

Дар айни замон дар ҳар қадоми ин китобҳо кам ё беш нуқсонҳо низ роҳ ёфтааст. Як қисми ин нуқсонҳо дар матбуоти ҷорӣ, дар тақризҳо нишон дода шуда буд. Қисми дигараш ҳанӯз гуфта нашудааст. Бешубҳа, муҳокимаи ҳамаҷонибаи муваффакияту камбудиҳои ин китобҳо барои пешрафти минбаъдаи кори муҳимми ба вучуд овардани истилоҳоти тоҷикӣ аҳамияти қалон ҳоҳад дошт.

Ба фикри мо, як норасони ҷиддии аксари онҳо ҳамоно суистифода аз қалимаҳоест, ки бо -куни Ҷаҳонӣ соҳта шудаанд.

Бэяд таъкид қунем, ки бо -куни соҳтани қалима дар таърихи забони адабии тоҷикӣ ҳеч гоҳ шакли асосии истилоҳсозӣ набуд ва дар истилоҳоти классики қариб дида намешавад. Ин бояд бесабаб набошад. Сабаби асосӣ шояд он бошад, ки чунин қалимаҳо шаклан лоики истилоҳ шудан нестанд. Ҳар қалима истилоҳ шуда наметавонад. Аз аввал, аз замони Ибни Сино як шарти истилоҳ он буд, ки қалима бояд рехта ва зебо, сазовори интихоб шудан чун номи илмии ҳэдисае бошад. Илм ба сифати маҳсули инкишофи олии фикри инсон азиз аст ва сухани ҳасак муносиби он нест. Сухани равшану возех ва дақиқ, сухани тавонову зебо ва соғу тоза лозим аст, то дастовардҳои муҳимми илм ба шакли олӣ, ба шакли муносиби ҳуд баён шавад, бо назаррабой ҳам ҳонандаро ба ҳайрат орад ва ақлу ҳуши ўро ба ҳуд қашад. Бинобар ин ҳар қалимаро истилоҳ қарор додан ва аз рӯи принципи «ҳар ҷӣ пеш ояд, ҳуш ояд» амал кардан мумкин нест.

Дар китоби «Ҳар сухан ҷоеву ҳар нукта мақоме дорад» бисёр дидем, ки дар аксари мавридиҳо ба қалима илова шудани -куни ҳилоғи мантиқ аст ва маъниро ҳароб мекунад. Инро ҳусусан дар услуби илмӣ ва истилоҳот ба назар гирифтан даркор аст. Гайр аз ин, қалимаҳо, ки бо -куни соҳта шудаанд, услубро ба пастӣ мекашанд ва ба сухан дуруштӣ меоранд. Аз ин рӯ дар бисёр мавридиҳо кардан аз -куни беҳтар аст. Аз ин дидгоҳ агар, масалан, ба китоби истилоҳҳои қароқӯлпарварӣ (1982) назаре афканем, бояд гӯем, ки бордоркуни, дурагакуни, елимкуни, бӯрдоқиқуни, ҷуфткуни (ки аз ҷӣ сабаб бошад, ҳамеша ба шакли ҷуфтқиқуни омадааст) ва гайрано на ба шакли қалимаи мураккаб, балки чун масдари таркибӣ, яъне бо кардан ифода намудан беҳтар буд: бордор кардан, дурага кардан, елим кардан, бӯрдоқӣ кардан, ҷуфт кардан.

Ҳатто баъзеи инҳоро бӯ қалимаи кор соҳтан ҳам шояд мумкин бошад, зеро ҳар қадоми ин истилоҳот кореро ифода мекунад. Он гоҳ баъзе аз қалимаҳои мазкур ҷунин шакл мегиранд; дурагакорӣ, бӯрдоқикорӣ, ҷуфткорӣ.

Агар ин таклифи мо қобили қабул набошад, истифодаи

фесъли кардан ба матлаб мувофиқтар аст. Дар ин сурат агар аз паси истилохе сифате ояд, баъзан «кардан»-ро фуру гузотан мумкин аст. Масалан, ҳам бордор **кардани сунъӣ** ва ҳам бордории **сунъӣ** гуфтан ҷоиз аст ва дуввумй ҳам, ба фикри мо, аз ҳар ҷиҳат қобили қабул мебошад. Аз ин қиёс ба ҷои ҷуфтикуни **гуруҳӣ** ва ҷуфтикуни **такрорӣ** мумкин аст, ки ҷуфт **кардани гуруҳӣ** ва ҷуфт **кардани такрорӣ** ё ин ки ҷуфтии **гуруҳӣ** ва ҷуфтии **такрор** (дар ин сурат на **такрорӣ**) гуем.

Дар фарҳанги қарокӯлпарварӣ боз истилоҳҳову мағҳумҳое ба монанди **ба навъҳо ҷудокунӣ**, ба районҳо ҷудокунӣ, ченкуни чорво, парварида зиёдкунии саршумори чорво (разведение животных) ба назар мерасад. Ин калимаю ибораҳо ҳам аз муҳимтарин шартҳои истилоҳоту мағҳумоти илмӣ — аз рехтагиву суфтагӣ маҳруманд. Ба ҷои онҳо калимаву ибораҳое, ки ба ин шарт ҷавоб ғуфта тавонанд, ёфтани лозим меояд. Чунончи, ба ҷои **ба навъҳо ҷудокунӣ** қайҳо боз калиман **навъбандӣ** таклиф шуда истодааст. Ин, ба ақидаи мо, шоёни қабул аст, зеро аз ҷумлаи **гуруҳбандӣ**, **дастабандӣ**, **табақабандӣ**, **даврабандӣ**, **тақсимбандӣ** ва ғайра мебошад, ки ба маъни класификатия, периодизация ва монанди инҳо меоянд. Аз ин қиёс ба ҷои **ба районҳо ҷудокунӣ**, чунонки зикраш гузашт, **ноҳиябандӣ** ё **районбандӣ** метавон ғуфт.

Агар **навъбандӣ** ва ё **районбандӣ** ё ки **ноҳиябандӣ** ба сифати истилоҳ қабул шавад, он гоҳ **ба навъҳо ҷудо** **кардан** ва **ба районҳо ҷудо** **кардан** эзоҳи он истилоҳҳо хоҳад буд. Медонем, ки **чарғи бо газ** дар гиранда (газовая лампа) ҳаргиз номи чиз нест ва факат ҳангоме ки калимаи **газчароғ** ба миён омад, номе ҳосил мешавад, аммо **чарғи бо газ** даргиранда эзоҳи ҳамин ном, шарҳи ҳамин истилоҳ буда, бояд дар маъниидоди луғат истифода шавад. Ҳамин тавр **ба навъҳо (районҳо)** ҷудо **кардан** ҳам ҳанӯз шакли рехтани истилоҳӣ надорад ва «кардан»-ро ба **-кунӣ** иваз намоем ҳам, чунин шакл ба худ намегирад. Агрегати **ба навъҳо ҷудокунанда** маънӣ сортировочный агрегат-ро дуруст ифода мекунад, vale агрегати **навъбандӣ** ба эътибори шакл бештар ҳуқуқ дорад, ки ба сифати ном ва истилоҳ қабул шавад. Мақсад ин нест, ки маъниро як **навъ** **карда** ифода намоем, балки дар истилоҳот масъалаи шакл, масъалаи рехтагиву мучазии калимаву ибора аҳамияти якумдараҷа дорад. Фақат агар имкони калимасозие аз қабили **навъбандӣ**, **ноҳиябандӣ** ва **районбандӣ** дар миён намебуд, **ба навъҳо (районҳо)** ҷудо **карданро** аз ноилочӣ ба сифати истилоҳ ё мағҳуме қабул кардан мумкин мешуд. Ҳоло ки соҳтани калимаи рехтаву суфтае аз қабили **навъбандӣ**, **ноҳиябандӣ** ва **районбандӣ** мумкин аст, ин имкониятро истифода бояд кард.

Ба ибораи парварида зиёдкунии саршумори чорво низ аз ҳамин дидгоҳ нигоҳ кардан даркор аст. Ба назари мо, ин ибора иносуфтаву дурушт буда, сазовори ин нест, ки ба сифати як мағҳуми илмӣ қабул шавад. Албатта, ибораи суфтатаре ёғ-

тан мумкин будагист. Чунончи, шояд парваришу афзоши чорво гуфтан мумкин бошад. Он гох парваришу афзоши ба маъни парвариш ва афзоиш ёфтада буд, яъне маъни ибораи «разведение животных»-ро на ба шакли фоилий, балки ба шакли мафъулий ифода менамояд. Лекин аз ин тарсидан лозим нест, чунки *шудан* натиҷаи *кардан* аст ва ба чои худи амал натиҷаи онро ифода кардан ҳам ҷоиз дониста мешавад. Файр аз ин, парваришу афзоши чорво маъни парариш кардан ва афзоиш ёфтандро низ ифода карда метавонад. Дар ин сурат маъни «разведение» пурра ифода хоҳад гардид.

Чанд гох аст, ки ба чои ҷенкунӣ дар баъзе асарҳо **андозагирӣ** ба кор меравад. Ба фаҳмиши мо, ин ду калима қобили қиёс нестанд ва **андозагирӣ** аз ҳар ҷиҳат бартарӣ дорад.

Чунонки диди мешавад, аксари маъниҳоро, ки дар фарҳанги қарокӯлпарварӣ бо **-куни** омадаанд, ба тарзи дигаре, ба шакли матлуб ва муносиби илм ифода кардан мумкин аст. **-Куни** ҷои ҳамин воситаву тарзҳои гуногунро гирифта, ба истилоҳот якрангиву дурустӣ овардааст.

Он чӣ дар бораи калимаҳое, ки бо **-куни** соҳта шудаанд, гуфтем, бештар аз ин ба калимаҳои дорои **-шавӣ** даҳл дорад,

Таъкид карда будем, ки калимаҳое, ки бо **-шавӣ** таркиб ёфта бошанд, дар забони адабии классикий мавҷуд нестанд. Ин бояд бесабаб набошад. Сабаби асосӣ шояд ин бошад, ки ба чунин калимасозӣ эҳтиёҷ набуд. Ба назари мо, имрӯз ҳам зарурате пеш наомадааст. Дар ин бора дар китоби «Ҳар сухан ҷоеву ҳар нукта мақоме дорад» муфассалан сухан рафта буд.

Аз луғатҳои истилоҳоти имрӯза низ ҳамин ҳақиқат маълум мегардад. Барои мисол боз ба истилоҳоти қарокӯлпарварӣ рӯй меорем. Дар истилоҳу мағҳумҳое монанди **зиёдшавии** вазн, сафедшавии мӯй, чиркиншавии пӯст, **вайроншавии** гулҳо, ҷуфтешавии ихтиёрий, ба ақидаи мо, матлабро бэ *шудан* ифода кардан даркор аст: зиёд *шудани* вазн, ё афзоши вазн, **сафед шудани** мӯй, чиркин *шудани* пӯст, ҷуфт *шудани* ихтиёрий (на ҷуфтӣ!) ва ҳоказо. Шакли аслии ифодай чунин маъниҳо ҳамин аст. Ҳоло табъи мо аз ин шакли аслии дуруст бегона шудааст, vale, ба назарам, вакте расидааст, ки боз ба он одат қунем.

Ҳангоме ки мағҳумҳои боло дар доҳили чумла меоянд, гоҳ фуруғузонти *шудан* ҳам мумкин аст. Чунончи дар доҳили чумла ба чои вайрон *шудани* гулҳо **вайронии гулҳо**, ба чои ҷуфт *шудани* ихтиёрий **ҷуфтии ихтиёрий** (ва ин ҷо мавриди ҷуфтӣ мебошад), ба чои чиркин *шудани* **пустҳо** чиркинии **пӯстҳо** гуфтан ҳам ҷоиз меояд.

Дар фарҳанги мазкур истилоҳу мағҳумҳое ҳам ҳастанд, ки онҳоро бидуни *шудан* ифода кардан беҳтар менамояд: ҷойгиршавии қаламгулҳо — ҷойгирӣ қаламгулҳо, номавзун ҷойгиршавии гулҳо — ҷойгирӣ номавзун гулҳо, мутаносиб ҷойгиршавии қаламгулҳо — ҷойгирӣ мутаносиби қаламгулҳо, накшу тарзи ҷойгиршавии гулҳои пӯст (рисунок расположения за-

витков) — нақши *чойгирии* гулҳои пуст, мавсими чуфтишавӣ (ки боз ҳам на чуфтӣ, балки чуфт гуфтан даркор буд) — мавсими чуфтӣ (мавриди чуфтӣ ин ҷост), чуфтишавии ихтиёри — чуфтии ихтиёри ва ҳоказо.

Истилоҳу мағҳумҳои мазкур дар ин шакл сабуктару равонтар ҳоҳанд буд ва маъни ҳам ҳалал намебинад.

Ин мисолҳоро аз фарҳанги қарокӯлпарварӣ гирифтани мо ҷунин маъни надорад, ки қалимаҳое, ки бо -шавӣ ва -кунӣ сохта шудаанд, факат дар ин фарҳанг бисёр омадаанд. Не, ин гуна қалимаҳо дар ҳамаи фарҳангҳои истилоҳоти ҳозира бисёранд. Ин тарзи қалимасозӣ ҳусусан дар фарҳанги истилоҳоти ботаника бисёр ба назар расид.

Ба фикри мо, агар итилоҳоти ҷамъиятиву сиёсӣ ва илми-ву техникиро аз якрангӣ ва колибҳои номатлуби қалимасозӣ ҳалос карданӣ бошем, аввало ба қалимаҳое, ки бо -кунӣ ҳусусан -шавӣ сохта шудаанд, диккат кардан лозим меояд. Аз унсурҳои номатлуб зарар дидани истилоҳот бештар аз ҳама маҳз дар ҳамин маврид дидар мешавад.

Дар фарҳангҳои мазкур баъзе сахву ҳатоҳои ҷузъӣ ҳам ба назар мерасанд. Мо аз онҳо қатъи назар карда, фақат ба баъзе ҷизҳое, ки ба диди мо ҷиддитар менамоянд, диккат ҷалб мекунем.

Масалан, истилоҳоти зеринрӯ бинем: обобщённая координата — координати ҷамъбаст кардашуда, обобщённая формула — формулаи умумӣ кардашуда, возбудитель — барагезонанд, передатчик — фиристонанда, залежная земля — замини бекорхобида ва дигарҳо.

Ба фикри мо, тарҷумай тоҷикии ин истилоҳот вазнин, но-суфта ва дароз аст. Аз мисолҳои боло координати ҷамъбаст кардашуда—координати ҷамъбасташуда ва формулаи умумӣ кардашуда-ро формулаи умумишуда гуфтан мумкин буд. Ҷунон ки дар ҷумласозиҳо аксаран феъли ёвари «кардан»-ро тамоман барзиёд ва нобаҷо кор мефармоянд, дар қалимаҳои мазкур ҳам «карда» зиёдатист.

Аз мисолҳои боло, ба фикри мо, фиристонанда-ро фиристонда ва барагезонанда-ро ангеза гуфтан беҳтар аст. Дар ин сурат маъно дигар намешавад, vale қалима сабуктар, зеботор ва ҳушоҳангтар ҳоҳад шуд.

Чанд сол аст, ки дар матбуоти мо истилоҳоти заминҳои бекорхобида дидар мешавад, vale на интелигенция ва на дехқони колхозӣ ин истилоҳро қабул накарданд ва кор намефармоянд. Ҷунки «бекорхобида» қалимаи сунъии дарозест, ки қобилияти термин шудан надорад. Дар луғати истилоҳоти пахтакорӣ ба ҷои ин истилоҳи истилоҳи замини партав омадааст, ки ин беҳтар аст. Замини партов гуфтан ҳам мумкин будагист.

Истилоҳсозҳои мо гоҳ на танҳо аз безебии қалима парвое надоранд, балки бисёр вақтҳо қоидаҳои забони тоҷикиро ҳам вайрон мекунанд. Дар китобҳои дарсӣ, китобҳои истилоҳот ва

матбуот чун термин калимаоero мебинем, ки нодуруст сохта шудаанд ва ба ягон коидай забони точикй мувофиқ намеоянд. Чунончи, дар истилоҳоти физика ин гуна калимао хастанд: апериодичность — **ғайридаврият**, безразличность — **бифаркноён**, вероятность перехода — **эҳтимолнокий гузариш**, теплостойкость — **гармиустуворӣ** ва ҳоказо, ки онҳоро калимаи дуруст хисоб кардан аслъ мумкин нест. Ғайр аз ин ибораҳои аҷиберо ба монанди **пайвастӣ дучоршаванда** (встречное соединение), **сершавии магнитӣ** (магнитное насыщение), **буғи сершуда** (насыщенный пар), **маҳлули сершуда** (насыщенный раствор) ва ғайра дидан мумкин аст. Инҳо тарҷумай ҳарф ба ҳарф мебошанд, ки ба точикй маънное надоранд.

Е ин ки истилоҳи «художественная самодеятельность»-ро аксаран **ҳаваскорони бадей** мегуянд. Ин чандон дуруст нест. Зеро ҳаваскор одам аст, лекин магар одам ҳам бадей мешавад? Дар забони мо ибораи «одами бадей», «шахси бадей» ё «бачаи бадей» ва «марди бадей» мавҷуд нест, пас «ҳаваскори бадей» аз кучо омад?¹ Ба фикри мо, ба ҷои ин ибора, масалан, ибораи **«ҳаваскори санъат»**-ро қабул кардан мумкин аст, зеро санъат ҳам аз ҷумлаи бадеӣ буда, ҳам суруду мусиқӣ, ҳам шеърҳонӣ ва ғайраро, ки фаъолияти ҳаваскорони мо аз инҳо иборат аст, дар бар мегирад.

Ҳарчанд ки ин таклифи муаллифи ин сатрҳо асосан қабул шудааст, ибораи **«ҳаваскори бадей»** ҳанӯз ғоҳо дар матбуот дода мешавад.

Ба мунисибати калимаи **гармиустуворӣ**, ки дар боло омад, як ҷизро хотирасон кардан меҳоҳем. Ии калима тарҷуман **теплостойкость** мебошад. Дар забони русӣ истилоҳоти бисёре хастанд, ки бо **стойкость** сохта шудаанд. Агар ҳато накунам, ба точикй шакли ифодай чунин калимао ҳанӯз дарёфт нашудааст. Ба фикри мо, ин маъниро дар бисёр мавридҳо бӯ **бардор** ифода кардан мумкин аст. Чунончи **теплостойкость** дар луғати истилоҳоти пахтакорӣ **қобилияти гармибардорӣ** тарҷума шуда буд. Ба назар мерасад, ки ин **гармибардорӣ** шаклан ва маънан мувофики маврид аст. Намунаи онро дар забони точикӣ бисёр мебинем: **оббардор** (биринчи оббардор), чиркбардор (пӯшкони чиркбардор), гапбардор, нозбардор ва г. Як қаҳрамони устод Айнӣ ба дигаре гуфтааст: «Писари падарат шав, ки одами саҳтибардор аст». Дар ҳамаи ин мавридҳо **бардор** ба калима кам ё беш маъни тобоварӣ ва бардоштро илова мекунад. Дар **«Фарҳанги форсӣ ба русӣ»** калимаҳои **таъвилибардор** (сухане, ки онро ба ҷанд маъни шарҳ метавон дод), **таътилбардор** (коре, ки онро мавқуф гузоштан мумкин аст), **таълимбардор** (таълимпазир, қобилиятнок) ва монанди инҳо

¹ Дар забони русӣ ибораи художественная личность хаст. Агар онро шахсияти бадей тарҷума кунем, ба фикрам, нодуруст ҳоҳад буд. Ин ҷо тарҷумай дигаре ёфтани лозим аст, чунончи шахсияти бадеакор гуфтан мумкин будагист.

ба назар расид. Дар баъзеи ин калимаҳо ҳам андаке маънни бардошту тобоварӣ ҳаст.

Пас дар баъзе мавридҳо барои тарҷумаи калимаҳои мураккаби русӣ, ки бо **стойкость** сохта шудаанд, истифодаи **бардор** имконпазир менамояд. Вале инро ҳар дафъа ба алоҳидагӣ санҷидан лозим аст, то ки боиси пайдоиши чанд калимаи дигари сунъии гӯшҳарош нагардад.

Тоза кардани истилоҳоти тоҷикӣ аз калимаю ибораҳои хуనук, сунъӣ ва нодуруст яке аз вазифаҳои муҳимми руз аст. Истилоҳоти нав бояд боиси вайрӯн шудани забони тоҷикӣ нагардад, балки баръакс сарватҳои забони моро зиёд кунад ва бариктидор афзояд.

Таҷриба нишон медиҳад, ки тарҷумаи китобҳои дарсӣ ва тартиб додани китоби истилоҳоти илмҳои алоҳидаро танҳо ба ўҳдан мутахассисони як соҳаи илм voguzoштан мумкин нест. Дар тартиб додани истилоҳоти ҳамаи соҳаҳои илму техника ва ҳочагии ҳалқ бояд забоншиносон ва адабон иштирок намоянд. Танҳо дар сурати ҳамкории мутахассисони илм ва қасоне, ки дар забондонии онҳо шубҳае нест, дар соҳаи истилоҳсозӣ ба муваффақият ноил шудан мумкин аст.

Тартиб додани истилоҳоти забоне таъцил ва саросемагирӯ намебардорад. Ичрои ин вазифа ҳамкории ҷиддӣ ва дуру дарози мутахассисони соҳаҳои алоҳидай илмро талаб мекунад.

3

Истилоҳоти мо бояд комилан асоси илмӣ дошта бошад. Майли ҳоҳиш ва табъи шаҳсии одамони алоҳида не, балки як принципи мукаммали илмӣ бояд дар ҳалли масъалаҳо роли асосӣ бозад.

Таҷриба ҳаминиро ҳам исбот кард, ки агар тартибдиҳандагони истилоҳот роҳи осон, роҳи як навъе тарҷума кардани калимаю ибораҳоро пеш нағиранд, балки бо як принципи илмӣ амал кунанд, муваффақият ба даст меоранд. Ин ҳақиқат аз «Луғати русӣ-тоҷикии терминологияи философия» (1966), ки М. Осими, М. Бачаев ва М. Диноршоев тартиб додаанд, маълум шуда буд.

Ҳарчанд ки муаллифи ин сатрҳо мутахассиси фалсафа нест ва бино бар ин аз ҷиҳати дурустӣ ё нодурустии ифодай баъзе мағҳумҳо ҷизе гуфта наметавонад, ақида дэрад, ки ба эътибори тарзи баён ва маданияти сухан ин луғатро яке аз бехтарин китобҳои истилоҳоти тоҷикӣ ҳисоб кардан лозим аст. Муҳимтарин фазилати ин китоб аз ҳамин иборат аст, ки тартибдиҳандагони он ҳудро, ба қавли устод Айнӣ, «аз асорати тарҷума озод кардаанд». Ҳангоме ки қисми тоҷикии ин луғатро меҳонем, ғайр аз баъзе мавридҳо, аксаран чунин тасаввур пайдо мешавад, ки гӯё ин суханҳо тарҷума нашудаанд, балки дар асл тоҷикӣ будаанд. Муаллифон аз тарзи баёни тарҷу-

монхой имрӯза қатъяян даст кашида, истилохоти фалсафаро бо риояи бисёр нозукиҳои забони тоҷикӣ тартиб додаанд¹.

Онҳо дар ҳалли баъзе масъалаҳои душвор роҳи чустучӯҳои ҷиддии эҷодиро пеш гирифта, ба тарзи таҷриба ҳатто қалима-созиҳои наверо таклиф карда буданд. Ҷунончи, дар ин китоб барои ифодаи маъни он қалимаҳое, ки бо суффикси русии-ость» соҳта шудаанд, истифодаи суффикси арабии -ят таклиф шудааст: **материальность — материалият, реальность — реалият, легальность — легалият, вероятность — эҳтимолият** ва ғайра Баъзан суффикси -ят барои ифодаи дигар суффиксҳо низ истифода гардидааст: **историзм — таърихијат**. Ин аст, ки муаллифон доираи истифодаи ин суффиксро хеле васеъ кардаанд ва сабаби инро дар сарсухан чунин эзоҳ додаанд: «Ин гуна қалимасозӣ (ба воситаи суффикси ат-ят) дар забони тоҷикӣ хеле маълум аст (мисолҳо: зарурият,¹ имконият, воқеянят)».

Ба ин муносибат саволе пеш меояд, ки оё доираи вазифаи ин суффиксро ин қадар вусъат дода, опро ба қалимаҳои юнонию лотинӣ ва ғайра, инчунин ба он қалимаҳои арабӣ, ки пештар ин суффиксро қабул накардаанд, часпондан дуруст бошад ё не? Ба фикри мо, истилоҳсозҳои мо ба ин гуна «худсарӣ» ҳақ доранд.

Ин суффикси арабӣ дар забони тоҷикӣ асосан факат бо қалимаҳои арабӣ кор фармуда мешуд. Лекин ҳоло маълум шуда истодааст, ки дар забони классикий баъзе нависандагон ва олимсӣ ин суффикси арабиро бо қалимаҳои тоҷикӣ ва ҳатто туркӣ ҳам кор фармуда будаанд. Ҷуночи, соҳиби «Чомеъ-ут-тавориҳ» аз қалимаи **хон** қалимаи **хонийят** соҳтааст: «таъриҳ ва ҳикояти Чингизхон аз ибтидои вилодати ў то замони хонийату подшоҳӣ...» Аммо пас аз революция ин суффиксро ба қалимаи тоҷикии **раҳбарӣ** часпонда, қалимаи **роҳбарият**-ро соҳтанд. Ин қалима ба ҳама маъқул шуд ва касе эътиrozе накард. Баъд дар солҳои чил адабиётшиносон ин суффиксро ҳатто ба қалимаи советию интернационалии партия часпонда, қалимаи нави «партиявият»-ро соҳтанд, ки инро ҳам ҳоло ҳама қабул кардаанд. Ғайр аз ин, фаромӯш кардан лозим нест, ки баъзе суффиксҳои дигари арабӣ ҳам ба қалимаҳои тоҷикии «сабза», «мева», «дех», «боғ» пайваста, қалимаҳои **сабзавот**, **меваҷот**, **дехот**, **боғотро** ба вуҷуд овардааст. Ин қалимаҳо дар забони тоҷикӣ ҷандин аср боз мавҷуданд. Модом ки суффиксҳои арабиро ба қалимаҳои тоҷикӣ илова кардан мумкин будааст, ба иқтибосоти

¹ Дар омади гап бояд гӯем, ки ин гуна кушиш то андозае дар истилоҳоти паҳтакорӣ (Я. И. Қалонтаров ва Х. М. Максудов, 1957), ки онро Раҳим Ҳошим таҳрир кардааст, низ дида мешавад.

¹ Ин ҷо (дар сарсухан ва дар ҳуди луғат ҳам зарурият навишта шудааст ва ҳол он ки зарурат (бо суффикси «-ат») навиштан лозим буд. Шакли аслии ин қалима «зарурат» аст ва бо сабабиномаълуме ҷанд сол боз дар матбуоти мо онро «зарурият» менавиштагӣ шудаанд (Ҷунон ки **муқобилиатро** ҳоло **муқобилият** менависанд ва сабаби ин низ маълум нест).

лотиниву юонони ва ғайра, ки низ точкӣ шудаанд, часпондан мумкин аст.

Албатта, ба он калимаҳо, ки муаллифони ин китоб бо суффикси **-ят** сохтаанд, мо ҳанӯз одат накардаем ва бъзен онҳо ба назари мо ачибу ғарип менамоянд. Вале умед аст, ки тадриҷан одат ҳоҳем кард. Муҳимтар аз ҳама ин аст, ки чунин кори онҳо хилофи қоидан забон нест ва бо ин равиш дар оянда бисъёр мушкилҳоро осон кардан мумкин аст.

Ин ҳам муҳим аст, ки бо истифодани **-ят** дар бисъёр мавридиҳо аз **-нокӣ** ҳалос шудан мумкин аст. Чунон ки дар китоби «Ҳар сухан ҷоеву ҳар нукта мақоме дорад» зикр шуда буд, тарҷумонҳои мо **нокӣ**-ро асосан барои ифодани **-ность** истифода мекунанд ва бисъёр калимаҳои вайрону хунук ба вучуд мөранд. Ин гуна калимаҳо ҳар чӣ камтар бошад, беҳтар аст.

Равнияти тамоман нави муаллифони китоби истилоҳоти фалсафа боз дар ин зоҳир шудааст, ки онҳо калимаҳои русии аз қабили **материальное, идеальное, духовное** ва ғайраро бо суффикси арабии **-от, -ёт** ифода кардаанд; **материалиёт, идеалиёт, рухиёт**. Ба фикри мо, ин таҷрибаи муаллифон низ сазовори диккат ва шойистаи муҳокимаи ҳартарафа мебошад. Ин шакл дар ҳақиқат аксари маънои он шакли русиро ифода карда метавонад.

Лекин агар суффиксҳои «ат — ят» ва «от — ёт»-ро ба худи калимаҳои арабӣ илова карда, аз онҳо калимаи наве сохтан лозим шавад, хеле эҳтиёт зарур аст, зеро мумкин аст, ки калимаҳои арабӣ (ва қисман тоҷикиӣ) бо ин суффиксҳо маънои дигари ғайриматлубе пайдо кунанд. Чунончи муаллифон «иентиҷное»-ро **мусовот** тарҷума кардаанд. Ва ҳол он ки маънои «мусовот» баробарӣ мебошад. Чунин ҳодиса дар дигар ҳолатҳо низ рӯй доданаш мумкин аст.

Дигар принципи муҳими тартибиҳаандагони терминологияи фалсафа ин аст, ки онҳо дар роҳи ҷустуҷӯи истилоҳоти пештара (пеш аз революция) хеле хизмат кардаанд ва бисъёре аз он истилоҳотро пайдо намуда, қӯшидаанд, ки як қисми онҳоро то ҳадди имкон барои ифодани мағҳумҳои имрӯза истифода кунанд. Чунончи истилоҳот: **ҳадди акбар** — большии термин, **ҳадди асгар** — меньшии термин, **ваҳий илоҳӣ** — откровениз ва дигарҳо.

Ба ин кори муаллиfon аз он ҷиҳат баҳои мусбат додан лозим аст, ки ҳоло ҷамъоварии истилоҳоти пештара ва бо назари танқид санҷида баромадани онҳо, ба фикри мо, яке аз муҳимтарин вазифаҳост. Ин вазифа аз он ҷо сар мезанад, ки дар бисъёр мавридиҳо истилоҳоти пештара, ки дар давоми чандин аср сайкал дид, суфта шудаанд, аз баъзе тарҷумаҳои дағалу нотарошидаи имрӯзai мо беҳтар хизмат карда метавонанд.

мият медиҳанд. Дар маҷлиси умунииттифоқии соли 1959 махсусан қайд шуда буд, ки дар тартиб додани терминологияи имрӯза аз он аъанаҳое, ки дар забоне дар давоми чандин вакт баркарор гардидааст, қатъи назар кардан мумкин нест. Ин таъкидот барои мутахассисони республикаи мо аҳамияти махсус дорад.

Дар забоин тоҷикӣ дар давоми чандин аср доир ба илмҳои гуногун асарҳои бисъёре навишта шудаанд. Чунон ки гуфтем, дар ин асарҳо истилоҳоти арабӣ бисъёр аст. Мо бояд фаромӯш накунем, ки ин истилоҳоти арабӣ ба забони мо дохил шуда буд ва баъзеи онҳоро аввалин бор фарзандони ҳалқи мо ба илм дохил кардаанд. Имрӯз аз ҳамаи он қалимаҳо даст қашидан дуруст наҳоҳад буд. Баъзеи онҳо, ки ба талаботи замони ҳозира ҷавоб дода метавонанд, бояд дар илми имрӯзаи мо ҳам истифода гарданд.

Дар баъзе илмҳои ҳозира мо анъанаи кам доштем ё тамоман анъана надоштем. Масалан, ихтиология барои мо асосан илми нав аст. Бино бар ин аксари мағҳумҳо ва терминҳои он низ нав ва қалимаҳои советию интернационалий мебошанд. Лекин илми астрономия дар забони тоҷикӣ анъанаи қадиме дошт ва аз ҳамин сабаб мумкин аст, ки баъзе истилоҳоти астрономияни пештара ба астрономияи имрӯза айнан ё бо андак тағириот гузарад.

Вале, мутаассифона, анъана дар истилоҳоти ҳозираи тоҷикӣ на ҳамеша риоя мегардад. Мо фаромӯш накардаем, ки дар гуаштаи наздик—солҳои панҷоҳу шаст дар истилоҳоти илми астрономия ҳатто номи ситораҳо, ки дар забони ҳалқ ва ё китобҳои илмӣ асрҳо боз мавҷуданд, қариб тамоман дигар шуда буд.

Дар китоби дарсии астрономия номи яке аз ситораҳо Бетельгейзе навишта шуда буд. Дар назари аввал гумон рафт, ки ин эҳтимол номи ягон олимӣ Фарб бошад, ки он ситораро қашф кардааст ва ба он номи ўро додаанд. Лекин маълум шуд, ки Бетельгейзе шакли вайрони Байтулҷавзо будааст, ки қалимаи арабист. Номи Байтулҷавзо натанҳо дар адабиёти илмии Қадим, балки дар адабиёти бадеии форсӯ тоҷик ҳам дучор мешавад. Пас барои даст қашидан аз он асосе надоштем.

Дар китоби мазкур яке аз ситораҳо Альголь номида шуда буд. Ин «Альголь» шакли вайрони Алғул аст, ки ба тоҷикӣ онро Ғул меноманд. Ғул низ ҳатто дар забони гуфтугӯ ба маънои дев (ғӯл, ғӯли биёбон) мавҷуд аст. Пас маълум нест, ки ҷаро дар китоби «Астрономия» навишти ин ном қабул нашудааст.

Дар китоби «Астрономия» номи аксари ситораҳо ва бурҷҳои осмон ба ҳамин тарик навишта шуда буд. Масалан:

дар китоби
«Астрономия» (1967)

дар тоҷикӣ

Альдебаран	Дабаров
Альтохир	Насри Тонр
Вега	Насри Вокеъ
Денеб	Занаб
Регул	Рачул
Ригель	Ричл, Ричли Чавзо
Фомальгаут	Фуммулҳут

Агар номҳои ин ду сутунро ба ҳам муқоиса кунем, тамоман равшан мегардад, ки калимаҳои сутуни якум шакли дигаршу-дан калимаҳои сутуни дуввум мебошанд. Вале дар китоби дар-сии мо ҳамин шакли тағъирёфтаи вайрон қабул шуда буд. Ва ҳол он ки шакли аслии онҳо ҳатто дар адабиёти бадеии форсу тоҷик мавҷуданд. Чунончи:

Дабарон:

Гар Савр чу Акраб нашуди покису бечашм,
Дар қабзai шамшер нишондӣ Дабаронро.

Анварӣ

Насри Вокеъ:

Умри зоеъшударо салвати ҷон бозоред,
Насри Вокеъ шударо қуввати пар боздиҳед.

Хоқонӣ

Модомки ин номҳо то ин дараҷа ба забон доҳил шудаанд, аз онҳо даст қашидани мо ниҳояти нигилизм, ба маданияти гу-зашға бо беътиноӣ назар кардан буд.

Дар он китоби «Астрономия» дар навишти номи ситораву бурҷҳо як принцип риоя нашуда буд.

Дар нашри солҳои пештар, номи машҳури сайёраҳои Зӯҳра, Мирриҳ, Аторуд, Муштари, Зуҳал аз эътибор соқит ва ба ҷои онҳо Венера, Марс, Юпитер, Меркурий навишта шуда буд. Дар нашри соли 1967 номи аслӣ, яъне Зӯҳра, Мирриҳ ва ф. қабул гардид. Дар ин нашр номи қадимии дувоздаҳ бурҷ низ қабул шуд: Савр, Акраб, Ҷавзо, Асад, Сунбула, Даљв, Ҳут, Ҳамал, Ҷадӣ, Саратон, Қавс, Мизон. Инчунин номи аслӣ баъзе бурҷҳои дигар ҳам қабул афтод: Дубби Акбар, Дубби Асғар, Калби Акбар, Калби Асғар ва ғайра.

Лекин номи баъзе бурҷу ситораҳо тарҷума шуда буд:

Змея	Мор
Змееносец	Мордор (Морбардор)
Дракон	Аҷдаҳо
Заяц	Ҳаргуш
Лебедь	Ку
Возничий	Аробакаш

Дар айни замон номи баъзе бурчу ситораҳо аз матни русӣ айнан гирифта шуда буд: Арктур, Қапелла, Процион, Сириус, Персей, Волопас, Лира, Орион ва дигарҳо.

Ва ҳол он ки ҳамаи инҳо (ҳам онҳое, ки аз русӣ тарҷума гардидаанд ва ҳам онҳое, ки айнан гирифта шудаанд) дар забони мо ном доранд. Чунончи баъзеи онҳо:

Змея	Ҳайё
Змееносец	Ҳаввоъ
Дракон	Тиннин (Аждаҳо)
Заяц	Арнаб
Лебедь	Дачоҷа
Возничий	Мумсикулъинон
Арктур	Симок ¹
Капелла	Айюқ
Процион	Шеърои Шомӣ
Сириус	Шеърои Ямонӣ, ² Шабоҳанг
Персей	Бирсоус
Волопас	Аввоъ
Лира	Санҷ
Орион	Ҷаббор

Ҳаминро ҳам бояд гуфт, ки номи аксари ситораҳои асосӣ ва бурчҳо дар забони мо мавҷуд буд. Дар гуфтугӯи ҳалқ дучор шудани баъзеи ин номҳо ва дар адабиёти бадӣ зикр гардидани бисъёре аз онҳо шаҳодат медиҳад, ки онҳо дар вакташ аз доираи танги илмӣ берун шуда, дар забони тоҷикӣ хеле интишор ёфта буданд. Имruz онҳоро ба сифати як қисми мероси бузурги мадании ҳалқ бояд истифода кунем. Аз онҳо даст кашидани мо носипосӣ дар ҳакқи гузаштагон буд.

Дар илми астрономия нигоҳ доштани номҳои мавҷуда ба он принципи асосии истилоҳоти ҳалқҳои СССР, ки то ҳадди имкон ба ҳам наздик кардани истилоҳоти илмии онҳост, муҳолиф наҳоҳад буд. Чунки номҳои ҷуғрофӣ — номи мамлакат

¹ Мисол аз адабиёти классикӣ:

Нарафт бе маҳи рӯят шабе, ки Ҷомиро
Сиришк то ба самак, нола то Симок нашуд.

Ҷомир

² Дар байти зерин ситораи Шеъро, инчунин Яману Шом, ки қисми дувуми номи он ду ситора аз номи ин ду мамлакат гирифта шудааст, зикр ёфтаанд;

Чун на Шеъро, на Сухайл асту на Мехр,
Яману Шому Хурносон чӣ қинам?

Хоқонӣ

Яке аз ин Шеъроҳо дар байти зерин номбар шудааст:

Шеъри шоир дар баландӣ бартар аз Шеъро шудаст,
То санои ту ба шеър-андар шоир аст.

Муиззӣ

ва шахру қишлоқхо, күху дарьёҳо вә мисли инҳо, инчунин номи ситораю сайёра ва бурчҳо аз ин принцип мустасно мебошанд. Ин номҳоро одатан ҳар ҳалқ ба ҳамон тарзе, ки дар забони ӯ анъана шудааст, кор мефармояд. Азбаски номи он мамлакату шаҳрҳо, күху дарьёҳо ва ф., ки асрҳо боз ба ҳалқи тоҷик маълум буд, дар забони адабии имрӯзаи тоҷикӣ ба ҳамон шакли пештарааш қабул шудааст, дар номи ситораҳо ҳам ба ҳамин дастур амал карда, онҳоро ҳам дар забони адабии имрӯза ба шакли пештараи анъанавӣ нигоҳ доштан лоҳим меояд.

Дар тарҷумаи нави китоби «Астрономия» (1970), ки ба қалами А. Турсунов тааллук дорад, камбузиҳои мазкур ислоҳ гардида ва юми аслии ситораҳо барқарор шуд.

Акбар Турсунов дар ин тарҷума барои ҷамъоварии истилоҳоти мавҷудаи ситорашиносӣ ва барои ба истифодаи имрӯза баргардондани онҳо бисъёр хизмат кард. Хизмати ӯ барои муайян кардани истилоҳот ва мағҳумҳои баъзе соҳаҳои дигари илм низ кам нест.

Аз ин ҷиҳат «Луғати русӣ-тоҷикии терминҳои астрономия» (1977), ки Н. Абдуллоев тартиб дод, низ ҷолиби диққат аст. Дар ин китоб бисъёр номҳо, истилоҳот ва мағҳумоте, ки дар рисолаҳои илмии асрҳои гузашта дида мешаванд, гирд ома-даанд ва худи тартибиҳонда ҳам мувофиқи талаби замони мо истилоҳоте соҳтааст, ки аксаран қобили қабул мебошанд.

Гирдоварии истилоҳоти мавҷудаи илмҳои гуногун (ҷунонӣ тиб, ҷабр ва ф.) зарур аст. Аз эҳтимол дур нест, ки баъзе онҳо имрӯз ҳам қобили истифода бошанд. Барои муайян кардани ин ки қадоми он истилоҳот имрӯз хизмат карда метавонад ва қадомаш наметавонад, аввал ҳамаи онро ҷамъ карда, санҷида дидан лозим аст. Агар ин кор ба таври ҷиддӣ сар шавад, шояд маълум гардад, ки бисъёре аз истилоҳоти илмҳои имрӯза ба тарҷумаи соҳтаю сунъии мо эҳтиёҷ надорад.

Ҳар қалимае, ки дар забони тоҷикӣ ҳаст — ҳоҳ қалимаи арабӣ бошад, ҳоҳ муғулӣ, ҳоҳ ҳиндӣ бошад, ҳоҳ узбекӣ, ҳоҳ русӣ бошад, ҳоҳ тоҷикӣ — мисли як узви бадани ҳалқи мост, ки онро эҳтиёт кардан лозим аст. Агар ногоҳ ба назари мо ҷунин намояд, ки узве иллат пайдо кардааст, бемулоҳиза онро бурида партофтани хуб нест. Шояд, ки он иллат илоҷе дошта бошад, шояд, ки он узв ҳоло ҳам қобили кор ва хизмат бошад. Бино бар ин мутахассисони гуногунеро ҷамъ карда, мулоҳиза кардан зарур аст, хуб дида ва санҷида ба хулосае омадан даркор аст.

Солҳои ҳафтод дар роҳи ба тартиб овардани истилоҳоти баъзе илмҳо, аз ҷумла дар роҳи соҳтани истилоҳоти нав қадамҳои ҷиддӣ пеш гузашта шуд. Дар ин кор хизмати баъзе рафиқонро тақдир кардан лозим аст ва яке аз онҳо С. Қодирӣ мебошад, ки ҳамеша дар ҷустуҷӯ буда, табъи салимаш аксаран ӯро ба комёбӣ мебарад.

Азбаски истилоҳоти тоҷикӣ баъзе аз илмҳои ҳозира кам ё беш ташаккул ёфта истодааст, ба фикри мо, як зарурати дигар пеш меояд. Лозим аст, ки ҷавонони донишҷӯй муродифи советиву интернационалии ин истилоҳоти тоҷикиро низ нағз донанд, то ки аз адабиёти илмии русӣ баҳра бардоштани онҳо осон шавад. Беҳтар мебуд, ки дар охир китобҳои дарсии мактаби миёна ва олӣ луғати тоҷикӣ ба русӣ ва русӣ ба тоҷикӣ истилоҳоту мағҳумҳои асосӣ илова гардад. Ин вазифаро ҳоло китобҳои истилоҳоти русӣ ба тоҷикӣ, ки солҳои охир бисъёр чоп шуданд, иҷро карда истодаанд. Вале ин китобҳои маҳсус на ҳамеша ба донишҷӯён дастрас меоянд. Китоби дарсӣ, ки ҳамеша дар дasti донишҷӯён аст, барои аз ҳуд шудани муродифҳои русиву байналхалқӣ бештар имконият фароҳам меорад.

Ягон соҳаи кори илмиро бе ҷустуҷӯи ҷиддӣ тақсавур кардан мумкин нест. Истилоҳсозӣ низ ҳамчунин аст. Мо бояд бе бозҷости маҳсус аз пеши ҳуд истилоҳ соҳтан нағирем.

Яке аз шартҳои принципи илмии истилоҳсозӣ ин аст, ки аввал роҳҳои асосии истилоҳсозии ҳалқӣ ва классикиро муайян кардан лозим аст. Мо аввал бояд донем, ки ҳалқи тоҷик бо қадом роҳҳо истилоҳ месоҳт, ҷуночи истилоҳоти дехқонӣ, бинокорӣ, заргарӣ, мисгарӣ ва ғайра ба ҷӣ тарик соҳта шудаанд. Албатта, истилоҳсозии мисгарони пештараро ба истилоҳоти илму техникаи имruzа айнан татбик кардан мумкин нест. Вале бо камоли бовар бояд гуфт, ки дар истилоҳоти ҳунармандони пештара бисъёр ганҷинаҳо пинҳон аст, онҳоро ошкор кардан лозим аст.

Ғайр аз ин, мо бояд истилоҳотеро, ки Ибни Сино тартиб дода буд, бо камоли ҷиддият биёмузем ва принципҳои онро муайян кунем. Мо бояд донем, ки ин олими бузург дар ҳар илм бо қадом тарзҳо истилоҳ соҳтааст. Шояд, ки таҷрибаи у дар замони мо ҳам ба кор ояд.

Ниҳоят, донистани мо лозим аст, ки дар дигар забонҳо, масалан, дар забони русӣ бо қадом роҳҳо истилоҳ месозанд. Дар забони русӣ ҳар як соҳаи алоҳидай илму техникаи принципҳои муайянни истилоҳсозӣ дорад. Шубҳае нест, ки тадқикоти олимони рус барои муайян шудани принципҳои асосии истилоҳоти тоҷикӣ ёрии муҳим ҳоҳад расонид.

Албатта, қушиш кардан даркор аст, ки қалимае, ки ҷун истилоҳ қабул шудааст, мағҳум бошад, ҷунон бошад, ки дар фаҳмидани маънои он душворӣ пеш наояд. Аз ин ру қалимаҳои қуҳнаеро, ки қайҳо аз истеъмол баромадаанд, истилоҳ интиҳоб кардан ҳавф дорад, лекин агар зарур шавад, аз истиғодаи ҷунон қалимаҳо ҳуддорӣ кардан лозим нест, аз ин ки баъзеи он қалимаҳо шояд имрӯз на ҷандон мағҳум бошанд, набояд тарсид. Баъзе истилоҳоти нав ҳам одатан дар аввал то як андоза номағҳум мемонад ва ё шаклан ношинос менамояд, вале баъдтар мардум ба он одат мекунанд.

Бино бар ин, ба ақидаң мо, ҳақ ба өнниби онжое нест, ки мегүйнд: истилоқ ҳатман бояд калима мағхуму маълум бошад. Бисьёр рафиқон дар ин ақидаанд. Аз чумла А. Үмаров дар яқ макола («Газетай муаллимон», 14 июля с. 1981) навишта буд, ки ба хонанда аз шараён дидар артерия, аз варид дидар вена аз нишаста дидар крахмал, аз ҳаста дидар ядро, аз ҳог дидар спора маълумтару мағхумтар аст ва аз ин рӯ факат дуввумихо кобили қабуланд. Албатта, ба хонанда имрӯза шояд дуввумихо бештар маълуманд, лекин агар ӯ якумиҳоро ҳам донад, зараре намёбад, балки эҳтимол фоидае бинад. Якумиҳо шуури хонандаро ба таҷрибаи ҳалқ ва анъанаҳои илми классикии Шарқ мепайванданд ва ҳол он ки ин пайванд имрӯз зиёда зарур аст. Масалан, барои ин ки дари ганчинаҳои илми тибби гузаштаро ба рӯи имрӯзиён ва фардоиён бикушоем, аз худ кардани истилоҳоти анъанавӣ лозим меояд ва ин корро аз мактаби миёна кам-кам сар кардан беҳтар аст.

Калимаеро истилоқ қарор додан чунин маънӣ дорад, ки ғайр аз маъноҳои муқаррарии маълумаш дигар маънои иловагие ба души он мегузорем ва лозим меояд, ки он калима як як мағхуми муайяни илмиро низ ифода кунад. Он мағхуми илмӣ ва ин маънои иловагии истилоҳии калима ҳамеша мӯҳтоҷи шарҳу эзоҳ аст. Ягон мағхуми илмӣ ва истилоҳе нест, ки дар китоби дарсӣ ё адабиёти илми шарҳу эзоҳ ва таъриф надошта бошад. Бо ин таърифу маънидод истилоҳи номағхум мағхум мегардад. Ба ин сабаб аз номағхумни истилоқ набояд тарсид.

Муҳимтар он аст, ки калимае ки истилоқ қарор додаем, аввалан, моҳияти он мағхуми илмиро дуруст ифода карда таъснад, сониян, сохту шакли он бенуқс бошад. Калимаву иборае, ки шаклан андаке норасой дорад, сазовори истилоқ шудан нест.

Вақте ки китобҳои дарсии тоҷикӣ, баъзе китобҳои истилоҳот ва матбуоти имрӯзai республикаро аз назар мегузаронем, гоҳ чунин тасаввуре ҳосил мешавад, ки ҳозир дар республикаи мо истилоҳсозӣ кори осоне шуда мондааст ва ҳар кас ҳам метавонад, ки ба ихтиёри худ термин созад. Ҳоло дар истилоҳоти мо як худсарӣ мушоҳида мешавад. Ва ҳол он ки таракқиёти илм ба худсарӣ тоб надорад. Истилоҳсозӣ низому тартиботи муайяне меҳоҳад.

Устод Айнӣ гуфтааст: «Истилоҳҳои фаннӣ ва илмӣ он қадар чизи ғайри муҳиме нест, ки ҳар як муҳаррир ба ихтиёри худ вазъу қабул намояд». Мутаассифона, он рафиқоне, ки ба ихтиёри худ термин сохтан мегиранд, ин васияти устодро фаромӯш кардаанд ва аксаран ҷиддияти корро ба мулоҳиза намегиранд.

Албатта, ҳар кас ҳақ дорад, ки истилоҳе пешбарӣ кунад, ё дар хусуси истилоҳоти ягон соҳа як ё якчанд таклиф пешгузорад. Ба фикри мо, ин пешниҳодҳоро аввал барои машва-

рат нашр намуда, пас аз муҳокимаи ҳартарафа ба тасдики Комитети истилоҳот бояд овард.

Яке аз вазифаҳои муҳимми мо таъмини якхелагии истилоҳот аст. Ҳозир баъзе мағхумҳои илму техникаро бо ду-се истилоҳ ифода мекунанд, ҳар кас як истилоҳи дигар кор мефармояд. Баъзан ҳатто дар байни китоби дарсӣ ва китоби истилоҳот мувофиқат нест, як мағхум дар китоби дарсӣ як истилоҳ дорад, аммо дар китоби истилоҳот бо калимаи дигаре ифода шудааст. Ин камбудии чиддист, ки онро бартараф кардан лозим аст. Вале масъалаи якхелагии истилоҳотро ба ин маънӣ эзоҳ додан лозим нест, ки гӯё ҳамаи истилоҳотро ба маънои луғавӣ ҳам аз синонимҳояшон маҳрум бояд кард.

Баъзан дар забони тоҷикӣ студентро **донишҷӯ**, мактаби олиро **донишкада**, программаро **барнома**, самолётро **ҳавопаймо** низ мегӯянд. Ба фикри мо, бо мақсади таъмини якхелагии истилоҳот истеъмоли калимаҳои дуввум, яъне **донишҷӯ**, **донишгоҳ**, **барнома** ва **ғайраро** манъ кардан лозим нест. Мо ҷун истилоҳи калимаҳои «институт», «университет», «программа», «самолёт»-ро қабул кардаем. Агар номи институторо гуфтани бошем, масалан, мегӯем: Институти педагогии давлатии шаҳри Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко. Лекин дар дигар мавридиҳо бо мақсадҳои услубӣ калимаи «донишкада»-ро низ кор фармудан мумкин аст. «Донишкада», «барнома», «ҳавопаймо», «донишгоҳ», «донишҷӯ» ва мисли инҳо калимаҳои зебои тоҷикӣ мебошанд, онҳоро аз забон баровардан дуруст нест.

Аз ин ҳама мулоҳизот равшан аст, ки дар истилоҳоти тоҷикии ҷамъиятию сиёсӣ ва илмию техникӣ масъалаи ҳалталаб ҳанӯз бисъёр аст. Лекин муваффақиятҳои қалони ин соҳаро низ инкор кардан мумкин нест. Ин муваффақиятҳо имконият медиҳанд, ки дар ҳалли масъалаҳои бокимонда низ комъёбӣ муюссар шавад.

1964 — 1967 — 1984

«АЗ ҚАҶРИ ГИЛИ СИЕҲ ТО АВЧИ ЗУҲАЛ»

Чанд сол аст, ки аз камбудиҳои забони матбуоту нашриёт, радиову телевизион, тарҷумаҳои бадеиву ғайрибадӣ ва мисли инҳо гуфтугузори ҷиддӣ ба миён омадааст. Дар ин мавзӯъ мақолаҳои бисъёре — чи муфассал ва чи муҳтасар чоп шудаанд. Аз ин мақолаҳо вазъияти умумӣ то андозае равшан ва иллатҳои асосӣ ошкор гардиданд. Аҷобат дар ин аст, ки бисъёර иллатҳо ошкор шуда бошанд ҳам, аз ислоҳи кор ҳанӯз дарак нест.

Дар ин муҳокимаву мубоҳисаҳо бештар аз ҳама забони тарҷумаҳои ТоҷикТА танқид шуда буд. Мо ҳоло меҳоҳем, ки

диккати аҳли ҷамъиятро боз як бори дигар ба ин масъала ҷалб қамоем.

Пеш аз ҳама бояд таъкид кунем, ки на ҳамаи тарҷумаҳои ТоҷикТА бад аст. Чунончи, 27 сентябри соли 1970 аҳбороти ТАСС бо унвони «Марҳалай мӯҳими космонавтикаи советӣ» дар газетаҳо чоп шуд. Тарҷумай ин аҳборот хуб анҷом ёфтааст. Ҳисе мешавад, ки тарҷумон дар асорати матни асл нест, балки кӯшиш кардааст, ки комъёбихои мӯҳими илму техника, он қорҳоеро, ки станцияи автоматии «Луна — 16» анҷом дод, соддаву фаҳмо баён намояд. Дар ин тарҷума низ бâъзе ҷизҳое ҳастанд, ки дар бораи онҳо эрод гирифтан мумкин аст. Вале кори эҷодӣ магар бе айбу нуқсон мешавад? Ин нуқсонҳоро ба андак мулоҳиза ислоҳ кардан мумкин аст.

Мӯҳимтарин ҷизе, ки аз ин тарҷума ба ман маъқул шуд (намедонам, ба дигарҳо низ маъқул шуд ё не), ин аст, ки тарҷумон «возвращаемый аппарат»-ро «аппарати бозгард» гуфтааст. Ин ибора, ба назари ман, ибораи рехтаест ва дар ҳама ҷумлаҳо хеле табии омадааст.

Дар давоми ҷанд рузи парвози «Луна-16» тарҷумонҳои ТоҷикТА «возвращаемый аппарат»-ро ҷанд хел тарҷума карданд. Баъзан онро «аппарати баргарданда» номиданд. Ин «баргарданда» калимаи вазнин аст, ба ибора ва ҷумла сакта меорад, ба ҷумла нағз меғунҷад. Дар омади гап бояд гӯем, ки калимаи «ракетабаранда» низ ҷунин аст ва онро «ракетабар» ё «ракетакаш» гуфтан беҳтар будагист, то ки сабуктар шавад ва шакли табиитаре гирад.

Вақте ки мо аз он калимаи «баргарданда» норозӣ шуда истода будем, намедонистем, ки ин ба ҳар ҳол дарди баҳайр бувааст. Магар моро ношукурӣ гирифт, ки баъди як рӯз дар газетаҳо ба ҷои ин «баргарданда» калимае аз ин бадтар пайдо шуд: қадом тарҷумони «хуштабъ» «возвращаемый аппарат»-ро «аппарати гаштаоянда» тарҷума кард. Ҳама газетаҳо инро ҷои қарданд ва касе фикр накард, ки охир ин калимаи «гаштаоянда» хеле ҳунуқ — оддӣ ва примитив аст ва истилоҳи илмию техникий бояд то ин дараҷа дурушту дағал набошад.

Аз бозе ки мамлакати мо ба си Moҳ станцияҳои автоматиши риштода истодааст, яъне ҷандин сол ҳодимони ТоҷикТА дар тарҷумай аҳбороти ТАСС ба ҷои «Moҳ» калимаи «моҳтоб»-ро кер фармуданд. Масалан, гуфтанд: «станция ба рӯи моҳтоб нишастан». Ҳангоме ки «Луна-16» аз ҳоки Moҳ намуна овард, онро «ҳоки моҳтобӣ» ва ҷинсҳои моҳтобӣ» номиданд. Дар вақти парвози «Аполлони П» ибораи «санги моҳтобӣ» низ пайдо шуд.

Ҳарчанд ки дар тоҷикий моҳтоб ба маънои moҳ низ меояд, ба фикри мо, дар ин мавридҳо аз истифодаи калимаи моҳтоб ҳуддорӣ кардан лозим аст. Ба ҳар ҳол маҳтоб пеш аз ҳама партави moҳ, рӯшноӣ ва тобиши онро ифода мекунад. Шаби маҳтоб(ӣ) ё маҳтобшаб шабест, ки аз тобиши moҳ равшан

шудааст. Як навъи зардолу маҳтобӣ номидаанд, зеро ранги пўсти нозуки он ба ранги партави моҳ, ба ширмаҳтоб монанд аст. Яъне доираи маъноҳои калимаи «маҳтоб» ва «мағтоби» дар забони тоҷикӣ ба андозае муайян аст ва бештар ба равшани ва ранг алока дорад.

Ба фикрам, рафиқоне, ки санги маҳтобӣ, ҳоки маҳтобӣ ва ҷинси маҳтобӣ барин ибораҳо сохта истодаанд, аз ҳамин ҷилдаҳои нозуки маънои калимаҳои «маҳтоб» ва «маҳтобӣ» ҷашм пушиданд. Ин ибораҳо он маъноеро, ки тарҷумонҳо меҳоҳанд, ифода карда наметавонад, балки дар ин ҷо ҳам калимаи «маҳтобӣ» бештар рангу тобиши он санг, ҳок ва ҷинсҳоро пешниҳонӣ назари мөманданд. Ба ҳол он ки асли мақсади тарҷумонҳо ин набуд, балки нисбат ва тааллукро ифода кардан буд.

Дар аҳбороти 27 сентябрь, ки зикраш гузашт, ин ибораҳо дигар хел тарҷума шудааст. Ин тарҷумон ба ҷои ибораҳои «ҷинси маҳтобӣ» ва «ҳоки маҳтобӣ» ибораҳои ҷинси **Моҳ** ва ҳоки **Моҳ**-ро кор фармудааст. Ба фикри мо, ин тарҷума дуруст аст ва қобили қабул мебошад.

Истилоҳи **мягкая посадка** низ ба чандин ранг тарҷума шуда истодааст. Ибораи «произвёл мягкую посадку»-ро баъзеҳо беозор фуромад, баъзеҳо ба равонӣ фуромад ё ба таври равон фуруд омад, баъзеи дигар мулоим фуруд омад гуфтаанд ва ҳоказо. Албатта як гапро ба чанд ранг гуфтани мумкин аст ва ин кор айбе надорад, баъзан ҳатто беҳтар аст. Лекин ибораи устувор ё истилоҳро аксаран як хел тарҷума кардан ба мақсад мувофиқтар аст. Муҳимтар аз ҳама ин аст, ки он ҳама тарҷумонҳои тоҷикии «произвёл мягкую посадку» ба назари мөмандон қаноатбахш нестанд.

Ба фикри мо, дар тарҷуман **мягкая посадка** аз калька нағурехта, онро **нишасти нарм** ё **фуруди нарм** гуфтани беҳтар аст. Ин калька, ба пиндори мо, маъниро нагзтар ифода мекунанд ва шаклан ба табииати забони тоҷикӣ зид нест. Дар тоҷикӣ на фақат феъли нарм гуфтани, балки ҳатто феъли нарм рафтани (ба маънои нарму оҳиста роҳ гаштан) ҳаст. Аз ин қиёс мумкин аст, ки феълҳои нарм нишастан, нарм фуруд смадан ба ибораҳои **нишасти нарм**, **фуруди нарм**-ро созем. Аз ин ҷо, агар лозим шавад, ҳатто калимаҳои **нармнишин** ва **нармфуруд** ҳам соҳтани мумкин аст, ҷаро дар тоҷикӣ калимаи **нармрав** мавҷуд аст: аспи **нармрав** — яъне аспи хушрав, аспи хушрафтор.

Агар «мягкая посадка»-ро **нишасти нарм** ё **фуруди нарм** гӯем, ибораи «произвёл мягкую посадку»-ро ин тавр тарҷума кардан мумкин мешавад: «(ба рӯи **Моҳ**) фуруд омад ва нарм нишаст» ва ё «ба рӯи **Моҳ** нарм нишаст...» ва ё ин ки «ба рӯи **Моҳ** нарм фуруд омад».

Ин мулоҳизоне мө гӯё таклифест, ки ба муҳокимаи аҳли ин кор нешниҳод шудааст. Дар рафти муҳокима шояд тарҷумонӣ беҳтаре ёфт шавад.

Истилоҳи **окололунная орбита** ва **околоземная орбита**-ро

аз аввали пайдо шуданаш то имрӯз мадори назди **Моҳ** ва мадори назди Замин тарчума карда истодаанд. Мо ақида дорем, ки ин тарчума дуруст нест. Чаро? Чунки, масалан, мадори Замин — хатти давр задани Замин дар гирди Офтоб аст. «Мадори **Моҳ**» — хатти давр задани **Моҳ** дар гирди Замин мебошад. Яъне **Моҳ** на дар назди Замин, балки дар гирди Замин давр мегардад. Станцияи автоматии кайхонӣ ҳам на дар назди **Моҳ**, на дар як нуқтаи наздики **Моҳ**, балки гирдогирди он дар ҳаракат аст.

Ва хол он ки «мадори назди **Моҳ**» чунин маънӣ дорад, ки гӯё стания на дар гирди **Моҳ**, балки дар як нуқтаи наздики он ҷарҳ зада истодааст. Ин тарчума тарҷуман ҳарф ба ҳарф аст ва матлабро дуруст ифода карда наметавонад.

Бино бар ин, ба фикри мо, истилоҳоти околоземная орбита ва окололунная орбита бояд мадори гирди Замин ва мадори гирди **Моҳ** номиде шавад. Он гоҳ маънни он истилоҳ дуруст ифода мешавад.

Ба ин қиёс истилоҳоти «околоземное пространство» ва «окололунное пространство»-ро на фазои назди Замин ва фазои назди **Моҳ**, балки фазои атрофи Замин ва фазои атрофи **Моҳ** гуфтан лозим меояд, зеро дар ин мавриди ҳам қалимаи «назд» матлабро дуруст ифода карда наметавонад.

Истилоҳи «дальняя космическая связь»-ро гоҳо алоқаи дурдасти кайхонӣ гуфтанд. Ба назарам, ин ҷо мавриди қалимаи «дурдаст» нест. «Дурдаст» асосан нисбат ба ҷой ва гоҳо (дар шакли ҷамъ) нисбат ба одам (ба маънои дурафтодагон) гуфта мешудааст. Аз ин ваҳҳ «дурдаст», ба фикрам, сифати «алоқа» шуда наметавонад. Бино бар ин «дальняя связь» ро «алоқаи дур» тарчума кардан, ки низ дар матбуот диде мешавад, беҳтар будагист.

Дигар ҷизе, ки бар зидди он бояд саҳт эътиroz қунем, ҷумлаҳое ба мисли инҳо мебошад: «Дар болои ракетаи кайхонӣ намунаҳои хоки **Моҳ** мавҷуданд», Аппарат ба болои вертолёт гирифта шуд». Бисъёр вақтҳо аз газетаҳо меҳонем ва аз радиову телевизион мешунавем, ки мегӯянд: Дар болои самолёт даҳ пассажир буд», «Дар болои киштӣ...» ва ҳоказо.

Дар ин мавридиҳо кор фармуда шудани қалимаи «боло»-ро дуруст ҳисоб кардан, ба фикри мо, ҳаргиз мумкин нест. Зотан ибораҳси мазкур гӯё дар асоси баъзе ибораҳое, ки дар забони гуфтугӯй ҳастанд, соҳта шудаанд. Лекин, ба ақидаи мо, ин ибораҳо намунаи суннитифода аз забони гуфтугӯист ва аломати мавридиношиносист. Фаромӯш набояд кард, ки баъзе гапҳои оддии сабуквазъи гуфтугӯиро ба сухани чиддӣ, ҳусусан ба матни чиддии илмӣ дохил кардан хуб нест. Агар ба ин шарт риоя накунем, маза аз сухан меравад. Чунончи, ибораҳон болоро андак ба мулоҳиза гирем. Чаро «дар болои ракета» гуфтаанд? Магар ҳок дар болои мушак буд? Не, ҳок дар доҳили мушак, дар даруни он буд. Ё магар пассажирҳо дар бо-

лои самолёт нишаста буданд? Не, онҳо ҳам дар даруни самолёт буданд.

Модомки чунин аст, чумлаҳои мазкурро ин тарз таҳрир кардан беҳтар будагист: «Дар мушаки кайҳонӣ намунаҳои хоҳи Моҳ мавҷуданд», «Аппарат ба вертолёт гирифта шуд» (беҳтар ин ки «Аппаратро ба вертолёт гирифтанд»), «Дар самолёт даҳ пассажир буд» ва ҳоказо.

Мо ин ҷо дар бораи забони аҳбороти фатҳи кайҳон, ҳусусан баъзе истилоҳоти илми кайҳонӣ фақат баъзе мулоҳиза баён кардем. Ҳоло меҳоҳем, ки аз мавзӯъҳои кайҳонӣ ба мавзӯъҳои заминӣ гузарем ва бо як-ду мисол бинем, ки дар ин ҷо аҳвол ҷи гуна аст. Маълум мешавад, ки «аз қаъри гили сиёҳ то авчи Зухал» аҳвол яkest.

Пеш аз ҳама бояд гуфт, ки ҳамон дарди кӯхна — нодуруст кор фармудани қалимаҳо, маъни онҳоро нафаҳмида ё таҳминан ба кор бурдан ҳануз давом дорад, балки бештар шудааст.

Чандест, ки аз мамлакатҳои гуногун ҳабари қиматӣ бисъёр меояд. Мо ҳар сари ҷанд гоҳ дар рӯзномаҳо чунин сарлавҳаҳо мебинем: «Қиматшавии нарху наво». Дар поёни сарлавҳа, яъне дар ҳуди матн ин қабил ҷумлаҳоро меконем: «Нарху наво се фоиз қимат шудааст», «Нархи озуқаворӣ қимат шуда истодааст». Ҳамаи инҳо низ тарҷумаи ТоҷикТА мебошанд.

Ба ин гуна ибораву ҷумлаҳо на як, балки ҷанд эрод ҳаст. Аввал ин, ки қимат шудани нарх ибораи дуруст нест. Ҷунан дар асл маъни қимат ва нарх як аст. Аз ин рӯ, нарх қимат намешавад, балки чиз (хӯрок, пӯшок ва ф.) қимат мешавад. Нарх паст ё баланд, поин ё боло меравад, кам ё зиёд мешавад. Яъне нисбат ба қалимаи «нарх» феъли «қимат шудан»-ро кор нафармоем, беҳтар асг, баланд шудани нарх, боло рафтани нарх ва ҳоказо гуфтан дурусттар менамояд.

Модомки маъни «қимат» дар асл нарх ва баҳост, пас «қимат шудани нарх» мисли «оби обакӣ» ё «гарм шудани ҳарорат» аст, ки маъни надорад. Қимат ба маъни гаронии нарх ҳам меояд. Масалан, «ин чиз қимат аст» — яъне нархи ин чиз баланд аст. Ин маъни қимат ҳам ба соҳтани ибораи «қимат шудани нарх» иҷозат намедиҳад.

Эроди дигари мо ба ибораи нарху наво оид аст. «Нарху наво» ҷи маъно дорад? Маъни наво хӯроку тӯша ва сарвату дороист. Модомки чунин аст, мулоҳиза фармоед, ки ибораи нарху наво ҷи маъное медиҳад. Равшан аст, ки маъное намедиҳад. Ин ибора он гоҳ маъно пайдо мекунад, ки ба ҷои пайвандаки «у» изофат гузорем ва «нархи наво» гӯем. Нархи наво — яъне нархи хӯроквонӣ ва ҷизу мол аст.

Пас ҷаро дар матбуоти мо ин ибораю на бо «и», балки бо «у» ба кор мебаранд, яъне «нархи наво» не, «нарху наво» мегуянд? Ин ҷо сабабе ҳаст. Ибораи аслии «нархи наво» дар гуфтугӯи мардум вайрон шуда, шакли «нарху наво»-ро гириф-

тааст (ба мисли ин ки дар гуфтугӯ рангу рӯ ба чои ранги рӯ меояд). Аҳли матбуоти мо ҳамин шакли вайронро қабул кардаанд.

Албатта, ин гуна ибораҳоро, ки дар гуфтугӯи мардум вайрон шудаанд, ба ҳамон шакли вайронашон низ кор фармудан мумкин аст. Вале, чунонки устод Айнӣ тамоман ҳаққонӣ таъкид карда буд, чунин қалимаву ибораҳои вайронро бо мақсадҳои муайяне асосан дар адабиёти бадӣ, масалан, дар забони персонаж овардан ҷоиз аст. Дар дигар мавриҷҳо бояд шакли дурусти онҳоро истифода кунем, то ки забони адабиро тоза нигоҳ дорем.

Дар гуфтугӯи муқаррарӣ одатан саҳв бисъёр меравад. Вазифаи ходимони матбуоту нашриёт ин аст, ки он саҳвҳоро ислоҳ кунанд, коре кунанд, ки мардум шакли дурусти он қалимаву ибораҳои вайронро фаҳманд ва низ дар сухан ҳатои ҳудро ислоҳ намоянд, маданияти суханашон баландтар шавад.

Забони адабиро шакли сайқальёфтани забони ҳалқ ҳисоб мекунанд. Аммо дар забони он тарҷумахое, ки мо дар назар дорем, акси ин ҳол мушоҳид мешавад, яъне аз сайқал дараке нест, баръакс ноҳамвориву нотарошидагӣ, дуруштиву дагалий ва нодурустиву вайронӣ бештар аст. Аз ин ҳусус ғайр аз мисолҳои, ки дар боло овардем, чӣ қадар ҳоҳед. мисол гуфта метавонем. Вале боз факат ду мисол нақл мекунему бас.

Ба наздикий дар «Тоҷикистони Советӣ» як материали ТоҷикТА' чоп шуд, ки сарлавҳааш ин буд: **Тирпаронӣ ба воситаи Иордан**. Андак мулоҳиза кунем, ки ин гап чӣ маънидорад. Иордан номи дарьё — дарьёи Урдун аст. Пас «ба воситаи дарьё тир парондан»-ро ба чӣ маъни бояд фаҳмид? Охир, дарьё воситаи тирпаронӣ нест! Воситаи тирпаронӣ тӯпу туфанг, миномёту танк ва мисли инҳост. Пас саволе пеш меояд, ки тарҷумон чаро чунин сарлавҳае сохтааст? Ҷавоби савол ин аст, ки матни русии ин сарлавҳа чунин буд: «Перестрелка чрез Иордан». Тарҷумон ин сухани русиро айнан тарҷума кардааст. Майна об накарда, ҳеч фикр накарда, мисли тӯтии бешуур такрор намудаст ва бехабар мондааст, ки ин гап дар тоҷикий маъниое надорад ва сухани бесаводонаест! Ин магар ниҳояти бемасъулияти нест?

Мисоли дигар. Дар моҳи сентябри соли ҷорӣ дар Душанбе семинари байналхалқии мутахассисони иқтисодиёт баргузор гардид. Дар ин маҷлис ду нафарро — як намояндаи Ташкилоти Ҷавлатҳои Муттаҳид ва як олимӣ намоёни тоҷикро раис интихоб карданд. ТоҷикТА дар ин ҳусус хабаре интишор дод. Вале ба чӣ ранг? Ба ин ранг: фалонӣ ва фалонӣ «ҳамраисони семинар интихоб шуданд».

Ин чо ба қалимаи «ҳамраисон» диккат кунед. Тарҷумон ин қалимаро дар ин асос сохтааст, ки дар матни русӣ сопредсе-

датель ҳаст. Вай фақат ҳамиро медонистааст, ки ба чои пре-
фиксси русии «со» дар тоҷики «ҳам»-ро мегузоранд: собесед-
ник — ҳамсӯҳбат, сотрудничество — ҳамкорӣ, , сожитель — ҳам-
манзил ва ф. Вале оё мумкин аст, ки ба ин асос қалимае мо-
нанди ҳамраис низ бисозем?

Калимасозӣ кори ҳар қас нест. Қасоне, ки мисли «гашта-
оянда» қалимаҳое ва монанди «тирпарронӣ ба воситай дарьё»
ибораҳое ба қалам овардаанд, асло ҳақ надоранд, ба ин кор
даст зананд. Фақат қасе, ки ба табъи салими ўшакке нест, ҳақ
дорад, ки ба соҳтани қалимаи наве ҷуръат кунад ва у ҳам қа-
лимани наверо, ки ба соҳтани он маҷбур шудааст, аз назари
онҳое, ки дар ин кор салоҳият доранд, гузаронда, маслиҳати
онҳоро гирифта, пас аз тафтишу санчиши муайянे ва байди
бартараф шудани шубҳаҳо бояд ба дикқати умум ба тақдим
расонад. Дар ин сурат ҳам аз саҳву ҳато эмин неstem, вале
ба ҳар ҳол шарти Ҷэтиёт ба чо меояд ва барои муҳокимаву
мубоҳиса замина ҳозир мегардад. Аммо он ҳама саросемагӣ
ва бемасъулиятӣ, ки дар қалимасозӣ мушоҳида меравад, дар
забон ғайр аз ҳаробкорӣ чизи дигар оварда наметавонад.

Медонем, ки ходимони ТоҷикТА ва газетаҳо аксаран барои
маслиҳату машварат фурсат надоранд, зеро корашон таъчи-
лист. Лекин охир парвози «Луна-16» як-ду рӯз не, ҷандин рӯз
давом кард. Ибораи «қимат шудани нарху наво» ва мисли ин-
ҳо низ ҷандин вақт истифода шуданд. Дар ин муддат як дараҷа
маслиҳату машварат кардан, ба як қарор омадан ва ҳаторо
ислоҳ намудан мумкин буд. Аммо бесомонӣ то дараҷае раси-
дааст, ки ин рафикови ҳатто аз бозъёфтҳои як нафар ҳамкору
ҳамқалами худ (ҷунонки аз қалимаи «бозгард») бехабар мемонанд ё ба он қимат дода наметавонанд. Ғайр аз ин, дар ихтирои
қалимаҳое аз қабили «гаштаоянда», ибораҳое ба монанди
«тирпарронӣ ба воситай дарьё» ва амсоли ин на бефур-
сати ва на ягон чизи дигарро баҳона овардан мумкин нест.
Дар ин ҳусус ҳар чӣ узр пеш оранд, узри бадтар аз ғуноҳ ҳо-
ҳад буд.

МО дар ин чо фақат аз баъзе қалимаву ибораҳо сухан рон-
дем ва ба масъалаи ҷумлабандӣ даҳл накардем. Вале агар
ҷумлаҳоеро, ки дар матбуоти мовомехӯранд, аз назар гузаронем,
мебинем, ки қабоҳат камтар нест. Ҳоло аз он ҷумлаҳо
мисоле намеорем, фақат ҳамиро хотирнишон мекунем, ки 4
октябрь дар газетаҳо бо сарлавҳаи «Станцияи автоматии «Лу-
на-16» — комъёбии нахи барҷастаи қайхонавардии советӣ» як
сҳифа материали ТоҷикТА ҷоп шуд. Тарҷумайи ин макола ко-
ри душворе буд, зеро мазмунан мураккаб аст, истилоҳоти сах-
те дорад ва аз тарҷумон рафтари ҷиддии эҷоди талаб мекунад.
Вале тарҷумон боз ҳам ба роҳи осон, ба роҳи тарҷумайи
ҳарф ба ҳарф раftаast, аксари ҷумлаҳояш бесару нӯг буда,
аз баъзеи онҳо, ҳусусан аз баъзе ибораҳо чизе фахмидан мум-
кин нест. Ин тарҷумон дар бисъёёр мавридиҳо аз суханронии

дурусти точикӣ очиз аст, тарҷумааш тамоман ҳом аст ва онро ба ин шакл ба чоп додан ҳеч мумкин набуд. Вале ба чоп до-даанд ва газетаҳо ҳам бе ислоҳ чоп кардаанд.

Ҳарчанд пн чо факат аз фаъолияти тарҷумонҳон ТоҷикТА сухан рафт, аз муҳокимаҳои бисъёре, ки дар матбуот давом карда истодааст, маълум аст, ки дар дигар материалҳои газе-таву журналҳо ва радиову телевизион, дар тарҷумаи адаби-ёти иҷтимои сиёсӣ, илмӣ, илмии оммавӣ, дар адабиёти бадей ва ғайра низ камбӯдӣ бисъёр аст.

Аз он чӣ гуфта шуд, ҳулоса баровардан мумкин аст, ки дар забони матбуот як навъ бенизомӣ ҳукмрон аст. Ҳар кас ҳар чӣ ҳоҳад, карда истодааст. Қасоне, ки дар забон салиқае на-доранд, аз худ қалимаву ибора ва истилоҳоти нав месозанд, Ҷалимаю ибораҳои мавҷударо мувофиқи фахмиши сатҳию таҳминӣ ва ҳатто нодуруст кор фармудан мегиранд, ҷумлаҳои ачибу ғарип тартиб медиҳанд. Ин вазъият ҷандин сол боз давом карда истодааст ва ба забони адабӣ бисъёр зарар овард.

Мо ҳоло ҳамон таклифи ҳудро, ки ҷанд сол кабл аз ин пеш гузошта будем, такрор кардан меҳоҳем: ин ҳолатро ҷорае ҳардан лозим аст ва ҷораи ҷиддие бояд андешид! Агар мо забони модарии ҳудро азиз дорем, ба ин вазъият дигар токат ҳардан мумкин нест.

Дар моҳи сентябри соли 1970 ҳабар расид, ки Партияи Коммунистӣ ва ҳукумати Гурҷистон дар масъалаи тозагии забон ва маданияти сухан ҷораандешҳои муҳимме пеш гирифтааст. Мо ақида дорем, ки ҳатман таҷрибаи ин республикаи Бародарро бо диққати тамом аз ҳар ҷониб омухтан лозим аст ба бо илова намудани баъзе ҷораҳое, ки мувофиқи шароити маҳаллии мост, дар республикаи мо низ татбиқ ҳардан зарур аст.

1970

ДАР БОРАИ ҔАНД ИСТИЛОҲИ КАЙҲОННАВАРДӢ

Чунонки суръати таракқии кайҳоннавардӣ беназир аст, дар ин соҳа истилоҳоти нав ҳам ба суръати тамом ба миён омада истодааст. Албатта, барои баъзеи ин истилоҳоти нав дафъатан аз забони тоҷикӣ муодил ёфтани душвор аст. Ҳоло тарҷумаи истилоҳоти мазкур асосан ба дӯши ТоҷикТА афтодааст, зоро онҳо ба забони тоҷикӣ аввалин бор ба воситаи аҳбороти гуногуни ТАСС дохил мешаванд ва ин аҳборотро ТоҷикТА ба дастраси мо мегузорад.

Азбаски тарҷумону муҳаррирони ТоҷикТА мутахассиси ин соҳа нестанд, барои ёфтани шакли дурусти тоҷикии ин истилоҳоти мураккаби илмию техники хеле душворӣ мекашанд. Аммо мутахассисони илму техника ба онҳо дasti ёрӣ дароз накарда истодаанд. Олимони забоншинос ҳам аз ин кори му-

химми бошараф аксаран худро канор мегиранд. Ин ҳолат ба тартиб додани истилоҳоти кайҳоннавардӣ таъсири манғӣ расонида истодааст.

Ба фикри мо, вақти он расидааст, ки истилоҳоти кайҳоннавардиро бо иштироки мутахассисони соҳаҳои гуногуни илму техника ва забондонҳову адібон ҳарҷониба муҳокима намоем. Азбаски худи кайҳоннавардӣ ҳанӯз ҷавон аст, истилоҳоти он ҳам (хусусан дар забони тоҷикӣ) ҳоло бисъёр нест. Ҳозир ин истилоҳотро ҷиддан аз назар гузаронидан ва дастурҳои умдаи онро таъин кардан осонтар аст. Мо ақида дорем, ки ин корро ба фардо нагузошта ҳоло ҳозир иҷро кардан лозим аст, то ки фардову пасфардо кори ҳодимони ТоҷикТА ва дигар аҳли ин кор сабуктар шавад.

Мо ин ҷо дар ҳусуси баъзе истилоҳоти кайҳоннавардӣ, ки ҳодимони ТоҷикТА қабул кардаанд, ҷанд мулоҳиза баён кардан меҳоҳем.

Пеш аз ҳама бояд гуфт, ки аз бисъёрги истифода шудани сифати феълий одатан сухан вазнин ва аз равонӣ маҳрум мегардад, ранги дурушт мегирад, примитив мешавад. Сифати феълие, ки бо суффикси **-анд** соҳта шудаст, бештар фақат ба қалимаю ибора вазнинӣ меорад, аммо сифати феълие, ки бо шуда, қардашуда, гардида ва ҳоказо омадааст, ҳеле вазнин буда, аксаран бори ҷумларо гарон мекунад, ба он дуруст на-мегунҷад ва боиси носуфтагии ҷумла мегардад.

Бино бар ин дар истилоҳот ба сифати шакли асосии қалимасозию иборабандӣ истифода шудани ин навъҳои сифати феълий, ба назари мо, ҷандон мувофиқи мақсад нест. Албатта, аз ягон воситаи забон, аз ҷумла аз ягон навъи сифати феълий дар истилоҳсозӣ ва ё дар дигар мавриҷҳо тамоман даст қашидан нодуруст мебуд. Лекин аз баъзе шаклҳо суюистифода кардан ҳам, бешубҳа, забонро ба якрангӣ меорад.

Фаромӯш набояд кард, ки сифати феълий дар тӯли ҳазорсола таърихи забони адабии тоҷикӣ ба ғоят кам истифода шудааст. Сифати феълий ҳеч гоҳ мисли имрӯз фаъол набуд. Ин бояд сабабҳои ҷиддӣ дошта бошад, ҳаргиз ба ҳукми тасодуф сурат нағирифтагист. Агар сифати феълий як үнсури рехтаву мавзуни забони тоҷикӣ мебуд, классикони мо ҳамаи навъҳои онро пурра истифода менамуданд. Модомки онро ками дар кам ба кор гирифтаанд, шубҳа нест, ки үнсури камимконе будааст.

Имрӯз, баръакс, аксари истилоҳотро ба қолаби сифати феълий тартиб медиҳанд. Лекин баъзе мисолҳое аз таҷрибаи тарҷумонҳои ТоҷикТА ба ҳубӣ нишон дод, ки гоҳ даст қашидан аз сифати феълий ва ҷустани шаклҳои рехтатари қалимасозӣ ба ҷӣ комъёбиҳо оварда метавонад. Маълум аст, ки «возвращаемый аппарат»-ро аввал аппарати **баргарданда** гуфтанд ва аппарати **гаشتоянда** ҳам гуфта буданд. Ҷунонки ба муносабате қайд карда будем, истифодаи қалимае аз қабили **гаشتа-**

оянда, ба ақидаи мо, хатои фоҳишест: калимаи дурушти но-тарошидаест, ки ин калимаи мураккаб аз ду сифати феълӣ — гашта+оянда иборат аст. Мо як сифати феълиро барои истилоҳе бори гарон медонем, аммо ин ҷо ду сифати феъли болои ҳам омадааст. Ҳайрият ки аз ин калима даст кашиданд.

Баъдтар қадоме аз тарҷумонҳо ба ҷои **баргарданда** калимаи **бозгард**-ро кор фармуд ва тарҷумаи **ӯ аппарати бозгард** шакле ба ҳуд гирифт, ки муносиби истилоҳ аст.

Ба ақидаи мо, **аппарати баргарданда** ба эътибори шакли зоҳир ба истилоҳ монанд нест, аммо **аппарати бозгард** шаклан ба истилоҳ наздиктар аст.

Ба ин қиёс, ба фикри мо, ракетабарандагӣ ҳам ракетабар гуфтан беҳтар аст. Ё ки мушаки баранда гуфтан лозим меояд.

Одатан ҳар унсури забон дар сурате истифода мешавад, ки эҳтиёчи маҳсусе дар миён бошад. Дар мисоли поён на фақат суффикс, балки асоси феъл ҳам, яъне нисфи калимаи мураккаб зиёдатист: «Посадочная ступень»-ро зинаи фурудой гуфтанд ва ҳол он ки ба ҷои фурудой ҳуди фуруд кифоя буд ё **фаромад** гуфтан ҳам мумкин буд. Модомки мақсадро бо як калимаи соддай фуруд ё фаромад баён кардан мумкин будааст, чаро бояд калимаи мураккаби **фуруд-о-й** бисозем?

Ҳамиро ҳам хотиррасон кардан лозим аст, ки ҳоло чи «посадочная ступень» ва чи «трап»-ро «зинаи фурудой» гуфта истодаанд. Яъне ду қисми станцияи автоматии «Луна-17», ду ҷузъи ҷудогонаи он дар тоҷикӣ як ном гирифтааст.

Мо ин ҷо дар ҳусуси истилоҳоти многоступчатая ракета, первая ступень ракеты, посадочная ступень станции ва мисли инҳо як пешниҳоди пештараи ҳудро тақрор карданӣ ҳастем. Дар ин таркибҳо калимаи «ступень»-ро зина не, балки ба тарзи дигаре, масалан, табақа тарҷума кардан беҳтар будагист. Дар ин мавриди маънои «ступень» аз «зина» дидо ба маънои «табақа», «қабат» ва ғайра наздиктар аст. Ин ҷо ҷандон мувоғиқ наомадани калимаи «зина» пештар он қадар маълум набошад ҳам, вакте ки истилоҳи посадочная ступень пайдо шуд, тамоман равшан гардид, ки тарҷумаи мо ҷандон дуруст нест. Зоро агар «посадочная ступень»-ро зинаи фуруд ё зинаи фаромад номем, ин таркиби тоҷикӣ фақат он зина ё нардбонеро мефаҳмонад, ки қадам монда аз он фуромадан мумкин аст. Ва ҳол он ки маънои «посадочная ступень» ин нест. Мурод аз ин истилоҳи русӣ на ҷизе мисли зина ё нардбон, балки он қисми станцияи автоматист, ки ба руи Моҳ фуромадааст. Аз ҳамин сабаб он ақидаи мо, ки барои ифодани маънои **ступень** ба ҷои зина ягон калимаи дигар ёфтани лозим аст, ҳоло боз ҳам қавитар шуд.

Агар ин таклиф маъқул ояд ва барои «ступень» калимаи дигаре қабул шавад, он гоҳ «трап»-ро зина ё нардбон номидан мумкин хоҳад буд. Лекин дар он сурат ҳам «специалный

трап»-ро зинаи махсуси фурудой тарчума кардан кормандони ТоңикТА дуруст нест. Зеро «зинаи махсуси фурудой» чунин маънно дорад, ки гўё он зина махсуси фуруд омадан аст, яъне аз он факат фуруд омадан мумкин аст, аммо боло баромадан мумкин нест.

Ба фаҳми мо, истилоҳи луноход-ро ба тоҷикӣ тарчума кардан лозим аст. Дил меҳоҳад, ки ин мӯъчиҳази нави илму техникии советӣ ба тоҷикӣ ҳам номе дошта бошад. Ҷӯнонки спутник, космический корабль ва дигар истилоҳоти кайхоннавардӣ ва кайхоншиносӣ ба тоҷикӣ тарчума шуд, аз тарчумай луноход ҳам худдорӣ кардан лозим нест.

Акбар Турсунов дар як мақолааш «луноход»-ро **моҳгард** номида буд. Ин истилоҳ дар рӯзномаи «Маориф ва маданият» ҳам ба назар расид. Ин тарчума ба назари мо қобили қабул менамояд. Лекин онро **моҳпаймо** номем, боз ҳам беҳтар будагист.

Албатта, ин пешниҳоди мо чунин маънӣ надорад, ки «луноход»-ро дар ҳамаи мавридҳо **моҳгард** ё **моҳпаймо** гуфтан лозим аст. Агар ин қалима ба сифати номи як аппарати муайян омада бошад (ҷӯнончи «Луноходи 1»), бешубҳа, бояд тарчума нашавад. Аммо дар дигар мавридҳо, ки ба сифати исми ҷинс умуман чунин аппаратҳоро ифода кардааст, тарчума шуданаш мумкин аст.

Дар охир боз як **пешниҳод** дорем. Ба фикри мо, номҳои «Союз-9», «Луна-17», «Луноход-1», «Апполон-11» ва мисли инҳоро бо изофат, яъне «Союзи 9», «Луноходи 1» ва ғайра навиштан беҳтар аст. Дар ин сурат он номҳо ба қоиди тоҷикӣ мувоғиқат пайдо мекунанд, зеро дар забони тоҷикӣ исм бо шуморае, ки пас аз он омадааст, бо изофат мепайвандад. Мо ҳоло факат як қисми ин номҳоро тоҷикӣ кардаем, яъне «Луноход-1» навишта, дар талафуз «Луноход-як» мегӯем, на «Луноход-один». Пас модомки қисми рақамии ин ном тоҷикӣ шудааст, ин қисми тоҷикии онро ба қоиди забони тоҷикӣ даровардан зарур аст. Вагарна ҳоло он номҳо қисман тоҷикӣ буда, қисман аз қоиди тоҷикӣ берунанд, яъне дар иборабандӣ дуранг ҳастанд. Ин дурангиро барҳам додан лозим аст: ё онҳоро аз русӣ айнан қабул карда, дар тоҷикӣ низ «Луноход-один» талафуз кардан даркор аст ва ё агар хоҳем, ки ибора шакли тоҷикӣ гирад, «Луноходи як» гуфтан лозим меояд. Он гоҳ номҳои мазкур ба қолиби тоҷикӣ, масалан, ба колиби ибораи шаби чордаҳ, шаби ҳафт, рузи чил ва дигарҳо дохил ҳоҳанд шуд.

Аз ин қиёс ибораҳо монанди ҳосил — 70, ҳонум — 68, фестивали «Бўстон — 2» ва ғайра низ ба тоҷикӣ бояд ҳосили 70, ҳонуми 68, фестивали «Бўстони 2» навишта шаванд. Инҳо ба тоҷикӣ изофат меҳоҳанд. Ҳосил — 70 мухтасари ҳосили соли 70 аст. Чун қалимаи «сол» аз ибора афтод, ба тоҷикӣ ба ҷои он

дәфис гузоштан лозим нест, монанди моҳи шаби чордах ба тарзи ҳосили ҳафтод талаффуз кардан даркор аст.

1970

УСТОДУ МАСЛИҲАТГАРИ МЕХРУБОН

Камина Носирчон Маъсумиро аз овони студентии худ — солҳои Ҷангӣ Бузурги Ватанӣ то охири умраш медонистам. Тамоми ин муддат шогирдаш будам, аз илму дониш, одобу услугуб ва ёрию маслиҳатҳояш баҳра бурдам.

Солҳои ҷанг мо студент будему аввал А. Мирзоев, Л. Бузургзода, Б. Ниёзмуҳаммадов, баъдтар проф. Аббос Алиев, Ш. Ҳусейнзода, Н. Маъсумӣ, М. Исламутлоев, Икром Ҳоҷаев ва дигарон ба мо дарс меғуфтанд. Дарси Н. Маъсумӣ аз дигар муаллимон хеле фарқ дошт: Ӯ ба донишҷӯён кори мустақил ва эҷодинамо бештар мефармуд. Гоҳ мефармуд, ки дар бораи баҳор, тирамоҳ ё зимиston чизе нависем ва манзараero тасвир кунем, гоҳ супориш медод, ки барои ҳалқаи адабии факультёт маърӯзае тайёр намоем ва хоказо. Боре ба ман супориш кард, ки дар бораи «Саломону Абсол»-и Ҷомӣ чизе нависам. Бо вучуди ин ки дарс бисъёр буд ва шабҳо дар идораи газетаи «Тоҷикистони сурҳ» кор мекардам, ин супоришро бо хурсандӣ қабул намудам. Чизе, ки дастрас буд, ёфта, хондам, ҳар чӣ саволе пайдо шавад, бо Н. Маъсумӣ маслиҳат мекардам ва ниҳоят мақолаи калоне навиштам. Бо вучуди он, ки ин мақола аз илм хеле дур буд, Н. Маъсумӣ онро хонда, рӯзе бо ман хеле сӯҳбат кард.

Н. Маъсумӣ ба маҳфили адабии факультет ҳар сари чанд тоҳ нависандагоно даъват мекард. Нависандагон бо мо сӯҳбат меоростанд, асари нав меҳонданд, ба суолҳои мо ҷавоб меғуфтанд. Ин сӯҳбатҳо ба мо ҷунон таассуроте боқӣ мегузошт, ки баъзеи онҳоро ҳанӯз фаромӯш накардаам.

Яке аз корҳои ҷамъиятие, ки Н. Маъсумӣ дар факультет анҷом медод ва барои донишҷӯён аҳамияти маҳсус пайдо кард, ин буд, ки муаллим иҷозат гирифта, моро ба маҷlisҳои Иттифоқи нависандагон мебурд. Мо ба бисъёр муҳокимаҳои қалони масъалаҳои ҷории адабиёт ва асарҳои нави нависандагон иштироқ мекардем. Албатта, мо сомеъ будем ва дар як гӯша нишаста, ба маърӯза ва музокираву мунозираҳо гӯш меандоҳтем, одоби сухан ва тарики баҳс меомӯҳтем, аз муҳимтарин масъалаҳои руз ва процесси ҷории адабиёт огоҳӣ мейфтаем. Ба шарофати ташабbusi домулло Маъсумӣ имкон пайдо намудем, ки адабиёти ҳозираро на танҳо аз дарс, аз лекцияҳои худи ӯ омӯзэм, балки как-кам ва ноаён ба баъзе нозукиҳо ва муракабиҳои процесси ҷорӣ аз дарун, аз муҳити худи нависандагон шинос шавем, кам ё беш дар деги адабиёт ҷӯшем. Аз ин

трапъ
Точни
маън
аз он
мумк

дан никанник, ва ход

А
номи
хам
мена
гист.

А
ход»
зим
омад
ма н
чинс
дана

«Сон хоро тан вофи мора ло с ход нохс даас вард да, дур хоре оди шак гсх раи хан

тива
хону
точн
аст.

рӯман худ нафаҳмида мондам, ки чӣ тавр мақоланависӣ оғоз на нишон медод, бо ҳар кирдору гуфтори худ инсоният намудам ва ба танқид ҳамроҳ шудам. Бешубҳа, як сабаби ифҳут, ки ба роҳи танқиди здабӣ қадам гузаштам, шарофати ҳамон^ушахтам, ки бо ҷунин зоте аз ҷавонӣ на як солу ду сол, ташаббускориҳои домулло Н. Маъсумӣ, шарофати ғамхориву^и як умр наздик будам, ҳамкорӣ ва дидорбинии ҳаррӯза раҳнамоиҳои ин устодам мебошад.

Боре устодам маро ба хонаи худ даъват кард. Омадам, ки бисъёр хостам, ки аввал Н. Маъсуми хонад. Вале чан дар рӯй ҳавли столу стул гузашта ў фурсати хондан наёфт. Ниҳоят қарор додем дар меҳмонони бисъёре чамъ шудаанд. Ҳама меҳмонони иззатманд ҳар ду як ҷо меҳонем. Он вактҳо Н. Маъсумӣ директор буданд: М. Турсунзода, А. Дехотӣ, З. Шаҳидӣ, М. Раҳимӣ ва дигарон, ки бъазеашонро ман намешинохтам. Домулло Маъсумӣ пешин, дурусттар ин, ки охири кор ба кабинеташ мекардад ва як соат мақоларо меҳондаму домулло гӯш қола калон — қариб 150 саҳифаи мошинка буд. Хондан гӯшам гуфт:

— Ин домуллоро мешиносед?

Гуфтам:

— Мешиносам.

Домулло Маъсумӣ гуфт:

— Ба ин кас зехи монда нигоҳ қунед, бинед, ки чӣ тавр менишинанд, чӣ тавр гап мезананд, чӣ тавр хӯрок меҳӯранд. Одоби нишастро аз Деҳотӣ ёд гиред.

Ман он шаб ду чашм ба Дехотй доштам. Барои муқонса гоҳ ба дигарон ҳам нигоҳ мекардам. **Дар** ҳақиқат одоби Дехотй аз дигарон гоҳ андак ва гоҳ хеле фарқ дошт. Вай ҳамеша ба сӯҳбат ҳамроҳ буд, бетакаллуп гап мезад, гоҳ зери лаб ба сурудҳо ҷӯр мешуд, лекин ҳангоми сӯҳбат ягон бор баланд гап назад, баланд наҳандид, ба сархуши ҳам ягон ҳаракати бебокона аз ўзохир нашуд. Ҳама шаб ҷои худро дигар накард, ҷанд бор ки аз ҷо ҳест, боз ба ҷои худ нишасти, ба ҷои ягон каси дигар, ки муваққатан холӣ монда буд, нанишасти.

Баъд аз ин камина ба рафтору гүфтөри А. Дехотй ҳамеша диккәт мекардам, на факат дар давраҳо, балки дар мачлисҳо ва сўхбатҳои мукаррарӣ, дар кӯча, дар сари кор ҳам ба нишастухез ва муомилаи ўбо чашми ибрат менигаристам. Ҳама кори вай дар одоби муюнират ҳақиқатан ибраторомӯз билди.

Аз Н. Маъсумй як умр миннатдорам, ки боз чандин бор барон дидани хусни одоби мардуми атроф, барои аз дигарон ёд гирифтани хулки нек ва одамият ба чашми май биноӣ бахшидааст. Худи ў низ дар одоби муомила намунаи ибрат ва таҷассуми маданияти олӣ буд. Вай худ ба мо, шогирдон, ҳар лаҳза як

Сарымаша серкөр буд, күшиш мекардам, ки

гарчи устодам ҳамеша серкор буд, күшиш мекардам, ки
чи нависам, аввал аз назари ү гузаронам. Аксаран дар
ният муваффақ мешудам. Гоҳ агар барон батааний хонда
дастнавис фурсат надошта бошад, ман меҳондаму ү гүш
ард. Дар чунин маврилҳо нисбат ба ү гуфтан мумкин на
ки «шунидан кай бувад монанди дидан»: бо шунидан ҳам
лихатҳои пухта медод.

Чун маколай «Хар сухан чоеву хар нүкта макоме дордада
ишта шуд, азбаски дар борай забон» да маданиянти сухан
шуд. Н. Мальсумий хонал. Вале чайын

бисъер хостам, ки аввал Н. Маъсуми хонад. Бале чанат гузашту ў фурсати хондан наёфт. Ниҳоят карор додем, ҳар ду як чо меҳонем. Он вактҳо Н. Маъсумий директор институти забон ва адабиёти ба номи Рудакӣ буд. Ҳар рӯзи пешин, дурусттар ин, ки охири кор ба кабинеташ мегардадам ва як соат мақоларо меҳондаму домулло гӯш мекарда, кола калон — қариб 150 саҳифаи мошинка буд. Хондан чандин рӯз давом кард, лекин домулло ягон бор серкорондагиро сабаб нишон надод ва хондани мақоларо ба рӯзни дигар мавқуф нагузозшт. Ҳамеша бо диққат ва ҳавсаладаром гӯш мекард, ҳар замон маро аз хондан нигоҳ доштад, зоро ислоҳ мекунонид, саволе медод, эроде мегирифт. Годоминадаро обоз ёфта ба мубохигӣ

йни мо саволу چавоби домандоре оғоз ефта, ба мубохид гузашт, фикру мулохиза ва мисоли бисъёре аз забони халқи фольклору адабиёти классикӣ, аз нависандагону матбуоти рӯза ба миён гузошта ва радду бадал мешуд. Факат ба фаслҳои дуввумдарача камтар боиси баҳс гардид, ҳамаи слҳои асосӣ муфассалан аз муҳокима, аз санчишу озмоиш мачониба гузашт. Ҳар як суол ё шубҳаи устодам, ҳар ҷо ҳашара ва маслиҳати ўроҳи фикрро мекушод, барои ошкӯи удани ҷиҳатҳои дигари масъалае сабаб мегардид, масъалаи нав пеш меовард, ба байзе масъалаҳо андак ранги дигар едод. Ман кӯшиш кардаам, ки натиҷаҳои ин мубодилаи аорро дар охирин таҳрири **макола ба назар гирам**, вале намонам ки ин кор ба ман то чӣ андоза муюссар шуд.

Носирчон Масъумий маслихатгүй камназир буд. Дар хамасъалахо — масъалаҳои адабиёт (чи адабиёти классикик и совети), фольклор, забону лаҳча, лугат, усули таълим айра, дар масъалаҳои зиндагиву рӯзгор аз ў маслихат мепундем ва камина ягон бор аз маслихат хостан пушаймон ҷудаам. Домуллои мо аз дониши фаровони илмӣ, зиндагии на оламишноси маслихатгӯн ҳама шогирдон шуда буд.

МУНДАРИЧА

Унсури асосии маданияту маърифат (ба ҷои сарсухан) 3

I

Ду силсилачунбони маданияту точикон	7
Забони мо ҳастии мост	16
Устод Айнӣ ва забони ҳалқ	57

II

Забони миллӣ ғамхории махсус ҳоҳон аст	77
Забони тоҷикӣ бояд мақоми давлатӣ дошта бошад	90
Кодекси батафсиле даркор аст	95
Химоятномаи забони тоҷикӣ	101
Ҷаңбаи миллӣ ба сари ҳуд арзиш дорад	111
Сехри сухани модарӣ	120
Дузабонӣ ё безабонӣ	128

III

Маданияти сухан чист	139
Забони адабии навишт ва гуфтугӯи адабӣ	143
Маъноҳои гуногуни қалима	146
Маҷозро дуруст кор фармоем	149
Вазифаи асосии мубориза дар роҳи маданияти сухан	154
Аз қалимаҳои зиёдатӣ ҳазар бояд кард	159
На ҳама синонимҳо ҳамсанганд	163
Часпаки «-гар» ва «-чӣ»	167
Исми амал ва қалимаи мураккаб	178
Аз «ҳуд» бояд эҳтиёт шуд	184
Ҳарчанд — бошад ҳам, аммо	187
«Як-ду қамчин намерасад»	193
Қавсайн ва пайвандак	193

IV

Истилоҳот ва маданияти сухан	199
«Аз қаъри гили сиёҳ то авчи Зуҳал»	218
Дар бораи ҷонд ҳам, аммо	225

V

Устоду маслиҳатгари меҳрубон	229
--	-----

